

**Г. Я. МЯКИШЕВ
Б. Б. БУХОВСЕВ**

ФИЗИКА

**Китоби дарсӣ барои хонандагони синфи 11-уми
мактабҳои таҳсилоти умумӣ**

Тарҷумаи
C. Қодирӣ

**Бо тавсияи Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр мешавад**

Душанбе
«ЭР-граф»
2015

Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховсев.

Физика (китоби дарсӣ барои хонандагони синфи 11-уми мактабҳои таҳсилоти умумӣ). – Душанбе: «ЭР-граф», 2015. - 368 сах.

Хонандаи азиз!

Китоб манбаи василаи ба мардум расонидани донишу маърифат аст. Пас онро эҳтиёт кунед, кӯшиш кунед, ки ин китоб соли оянда ба дасти хонандагони дигар дар ҳоли қобили истифода бирасад.

Чадвали истифодаи китоб

№	Ному насиби хонанда	Синф	Ҳолати китоб (бахои китобдор)	
			Аввали соли таҳсил	Охири соли таҳсил
1				
2				
3				
4				
5				

АНДАРЗ

Дар китобҳои дарсии физикаи синфҳои IX ва X сухан асосан аз хусуси физикаи классикӣ андар миён буд. Ба масъалаҳои замонавии физика бошад, мо танҳо дар мавридҳое сарукор гирифта будем, ки сухан дар бораи корбурдҳои техникии ин соҳаи илм (корбасти асбобҳои нимноқилий, истифодаи абарноқилият ва ғ.) рафта бошад.

Қисми зиёди китоби дарсии «Физика, 11» ба физикаи муосир баҳшида шудааст. Ин ҷо дар бораи назарияи нисбият, назарияи қвантӣ, физикаи ҳастаҳои атомӣ ва зарраҳои бунёдӣ сухан ҳоҳад рафт.

Дар назари шумо, хонандай азиз, шояд чунин намояд, ки омӯзиши маҳз ҳамин қисми физика аз ҳама мушкилтар бошад. Вале дар асл боби душвортарин боби «Ларзишҳои электромагнитӣ» аст. Ин душворӣ бо он алоқаманд аст, ки забони риёзии баёни қонуниятҳои физикаи муосир хеле мураккаб шудааст, яъне мо ҳоҳу ноҳоҳ маҷбур мешавем, ки дар мактаби миёна физикаи муосирро танҳо дар дараҷаи сифатӣ, қарib бе корбурди риёзиёт биёмӯзем.

Аmmo назарияи ларзишҳо (ё худ навасонот)-ро дар заминаи дониши аз таҳлили риёзӣ андӯхтаи шумо амиқтар муоина кардан мумкин аст. Ин масъала аҳамияти амалий дорад. Чунончи, назарияи ҷараёни тағийирёбандҳо саропо назарияи ларзишҳои электромагнитии маҷбурий мебошад. Дигар ин қи дар омӯзиши физика ворӣ илми миқдории дақиқ танҳо бо тавсифи сифатии рӯйдодҳои физикӣ маҳдуд шудан нодуруст мебуд. Дар акси ҳол дар бораи ин илм тасаввuri камобеш саҳех ҳосил кардан муҳол аст.


Дар физикаи синфи IX ларзишҳои механикӣ дар доираи содатарин маълумоти риёзӣ муоина шудааст. Шумо дар оғози омӯзиши ларзишҳои электромагнитӣ ба ҳулосае меоед, ки ларзишҳои механикӣ ва электромагнитӣ бо ҳамон як қонунҳои риёзӣ баёни карда мешаванд. Баъд шумо бо тавсифи амиқтари ларзишҳо ошно мешавед.

Тартиби мутолиаи китоби дарсӣ ба шумо аз пешгуфтори «Физика, 10» маълум аст. Истифодаи ҳамон тавсияҳо барои шумо дар омӯзиши китоби дарсии «Физика, 11» низ судманд меояд.

(ИДОМАЙ) ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

Мо дар физикаи синфи X майдонҳои электрикӣ ва магнитии бо мурури замон тафирнаёбанда, яъне майдонҳои электрикӣ ва магнитии сабит (доимӣ)-ро муоина кардем. Он ҷо барои шумо рӯшан гашта буд, ки майдони электростатикиро зарраҳои барқаманд (зарраҳои электронок)-и беҳаракат, вале майдони магнитиро ҳамон гуна зарраҳои дарҳаракат (ё ҳуд ҷараёни электрикӣ) ба вучуд меоваранд.

Биёд мутолиаи ин мавзӯъхоро аз омӯзиши майдонҳои электрикӣ ва магнитии бо мурури замон тафирёбанда оғоз кунем.



Боби 1. ИНДУКСИЯИ ЭЛЕКТРОМАГНИТИЙ (илқои электромагнитӣ)

Ошкор гардидан ҳамбастагии майдонҳои электрикӣ ва магнитӣ басе муҳим аст. Майдони магнитии бо мурури замон тафирёбанда боиси пайдоиши майдони электрикӣ мегардаду майдони электрикии бо мурури замон тафирёбанда – боиси пайдоиши майдони магнитӣ. Бе ин гуна иртиботи байнӣ майдонҳои электрикӣ ва магнитӣ зуҳуроти қувваҳои электромагнитӣ рангоранг намебуд, на мавҷҳои радио вучуд медошту на рӯшноӣ ва на бисёр ҷизҳои дигар.

§ 1. Кашфи индуксияи электромагнитӣ (илқои электромагнитӣ)

Соли 1821 Майкл Фарадей дар дафтари лаборатории ҳудҷунин навишт: «Магнетизро ба барқ (электр) табдил додан мебояд». Ва ў баъди 10 сол ба ҳалли ин масъала муваффақ гашт.

Тасодуфӣ нест, ки дар роҳи кашфи хосиятҳои нави таъсироти мутақобилии электромагнитӣ қадами ҳалкунандаро бунёд-гузори тасаввуроти марбут ба майдони электромагнитӣ Фарадей ниҳодааст. Ў ба ягонагии табиати падидаҳои электрикӣ шакке надошт. Дар ин ҷода Фарадей кашфиёте кард, ки он баъдҳо за-

минаи эчоди генераторҳои табдилдиҳандай энергияи механикӣ ба энергияи ҷараёни электрикӣ гардидааст. Бояд гуфт, ки батареҳои галванийӣ, аккумулаторҳо (анбораҳо) ва дигар манбаъҳои ҷараёни электрикӣ ҳиссаи ноҷизи энергияи электрикӣ иштөмалшавандаро ҳосил мекунанд.

Ҷараёни электрикӣ, фикр мекард Фарадей, метавонад, ки порчай оҳанро магнитнок қунад. Оё магнит дар навбати худ на-метавонад, ки ҷараёни электрикӣ ба вучуд биёрад? Робитаи ин ду падидаро муддати тӯлоние ошкор кардан муюссар намегашт. Дар ин роҳ дарки мабдаи асосӣ бағоят мушкил буд: фахмидан осон набуд, ки танҳо магнити дарҳаракат ё майдони магнитии бо мурури замон тағиیرёбанда метавонад дар ғалтак ҷараёни электрикӣ ба вучуд биёрад.

Ҳикояти зерин далел аст, ки ҷодаи машгулоти илмӣ چӣ тасодуфҳо дошта метавонад. Қариб ҳамзамон бо Фарадей олими сусӣ (швейцарияӣ) Колладон низ мекӯшид, ки ба воситаи магнит дар ғалтак ҷараёни электрикӣ ба вучуд биёрад. Ў галванометреро ба кор мебурд, ки ақрабаки сабуке дошт ва он ақрабак андаруни ғалтаки асбоб ҷойгир буд. Барои он ки магнит ба ақрабак асари бевосита надошта бошад, Колладон нӯгҳои сими ғалтакро то ҳуҷраи ҳамсоя қашида, ҳамон ҷо онҳоро бо галванометр васл кард. Баъд ў магнитро андаруни ғалтак ҷой дода, боз ба ҳуҷраи галванометрдор даромад ва ғайри ҷашмдошти худ ҳайрон монд, ки чаро галванометр аз ҷараёни электрикӣ нишоне надорад. Аммо агар ў дастёрро маъмури магниту ғалтак мекарду худ ба мушоҳидай рафтори ақрабаки галванометр мепардоҳт, бешак, ин қашфиёти ациб насибаш мегардид. Вале ин тавр нашуд, зоро магнити нисбат ба ғалтак беҳаракат дар занчири ғалтак ҳеч гуна ҷараён ба вучуд намеоварад. (Колладон дар лаҳзаҳои ба ғалтак даровардан ва аз он баровардани магнит рафтори ақрабаки галванометрро намедид).

Моҳияти падидай индуксияи электромагнитӣ ин аст: дар нокулконтуре, ки ё дар майдони магнитии бо мурури замон тағиирёбанда беҳаракат бошад ё дар майдони магнитии субит (доимӣ) тавре ҳаракат қунад, ки адади ҳатҳои индуксияи магнитӣ (илқои магнитӣ)-и контурро бурранда тағиир ёбад, дар он контур ҷараёни электрикӣ ба вучуд меояд. Ин падида 29 августи с. 1831 қашфиёти шудааст. (Басе кам воқеъ мешавад, ки санаи ин гуна қашфиёти муҳим ба дурустӣ маълум бошад).


Сараввал падидаи индуксияи электромагнитӣ дар ноқилҳое кашф шуда буд, ки нисбат ба якдигар беҳаракат меҳобиданд ва танҳо ҳангоми кандан ё пайвастани занҷир дар онҳо ҷараёни электрикӣ ҳосил мегарди.

Фарадей ба хубӣ дарк мекард, ки ҳангоми ба якдигар наздик бурдан ё аз якдигар дур кардани ноқилҳо низ худи ҳамон натиҷа (мисли мавриди кандан ва пайвастани занҷир) мушоҳида мешавад. Дар ҳамин замина ӯ таҷриба дигаре карда, нишон дод, ки ҳангоми нисбат ба якдигар ҳаракат додани галтакҳо низ дар занҷир ҷараён ба вучуд меояд. Фарадей, ки бо асарҳои Ампер ошно буд, мефаҳамид, ки магнит ҷисмист иборат аз маҷмӯи ҷараёнҳои бисёр ноҷизи дар молекулаҳо гардон. Рӯзи 17 октябрин ҳамон сол (чунонки дар дафтари лаборатории Фарадей сабт аст), ҷараёни индуксионие ошкор гашт, ки дар галтак дар лаҳзаи ба он даровардан ё аз он баровардани магнит ба вучуд меояд.

Ҳамин тарик, Фарадей дар муддати ҳамагӣ як моҳ қарib ҳама ҳусусиятҳои муҳимтарин падидаи физикий – илқои электромагнитиро дар таҷриба дарк кард.

Дар замони мо таҷрибаҳои Фарадейро ҳар кас тақрор карда метавонад. Барои ин танҳо ду галтак, як магнит, аккумулатор ё батареи галванийӣ ва як галванометри ба қадри кофӣ ҳассос зарур асту бас.


Дар дастгоҳе, ки дар рас.1,а тасвир ёфтааст, ҷараёни индуксионӣ дар яке аз галтакҳо дар лаҳзаи кандан ё пайвастани занҷирни электрикӣ галтаки дигар (ки нисбат ба галтаки аввал беҳаракат аст) пайдо мешавад. Дар таҷрибаҳои дигар ҷараёни индуксионӣ дар сурати ба воситаи реостат дар яке аз галтакҳо тағиیر додани кувваи ҷараён (рас.1,б) ё дар сурати нисбат ба якдигар ҳаракат додани галтакҳо (рас.2,а) ё дар мавриди нисбат ба галтак ҳаракат додани магнити доимӣ (рас. 2,б) ҳосил мешавад.



Рас.1

а

б



Рас.2

а

б


Умумияти алоқаманд бо онро, ки пайдоиши چараёни индукционй дар тачрибаҳои гуногун ба чӣ бастагӣ дорад, ҳанӯз худи Фарадей пай бурда буд.

Дар ноқилконтури сарбаст (контури چараённаклкунандай сарбаст) ҳангоми тағиیر ёфтани адади ҳатҳои индуксияи магнитие, ки аз тариқи масоҳати маҳдудкардаи контур мегузаранд, چараёни индукционй ба вучуд меояд. Ва ҳар қадре ки адади ҳатҳои индуксияи магнитӣ зудтар тағиир пазираид, бузургии چараёни индукционй ҳамон қадр бештар ҳоҳад буд. Дигар ин ки дар ин маврид сабаби тағиир пазирафтани адади ҳатҳои индуксияи магнитӣ аҳамияте надорад.

Ин сабаб ду сарчашма дорад: 1) тағиироти адади ҳатҳое аз ҳатҳои индуксияи магнитӣ, ки дар натиҷаи дар ғалтаки ҳамсоя тағиир ёфтани қувваи چараён пайдо шуда, ба сатҳи ноқилконтури бехаракат мезананд (рас.1,б) ва 2) тағиироти адади ҳатҳои индуксия дар натиҷаи дар майдони магнитии ғайриякчинсае, ки зичии ҳатҳои қуввагиаш дар фазо тағиир мёёбад, ҳаракат кардани контур (рас. 3).



Дар ноқилконтури сарбаст дар сурате چараёни электрикӣ ба вучуд меояд, ки контур дар майдони магнитии тағиирёбанда воқеъ бошад ё дар майдони магнитии доимӣ тавре ҳаракат қунад, ки адади ҳатҳои индуксияи магнитии аз тариқи контур гузаранда (яъне ҳатҳои қуввагии ба контур зананда) тағиирёбанда бошад.



Рас.3



1. *Фарқи асосии майдонҳои электрикӣ ва магнитии тағйирёбанда аз майдонҳои электрикӣ ва магнитии доимӣ дар чист?*
2. *Индуксияи электромагнитӣ (яъне илқои электромагнитӣ) чӣ гуна падидар аст?*
3. *Ноқилконтури сарбаст дар майдони магнитии якчинсаи ба вакт новобаста бояд чӣ тавр – пешраванде ё гардишиҳӯранда – ҳаракат кунад, ки дар он ҷараёни индуксионӣ ба вучуд ояд?*

§2. Сели магнитӣ

Барои фароҳам овардани таърифи миқдории саҳехи қонуни индуксияи электромагнитии Фарадей сели индуксияи магнитӣ ном мағҳумро истифода кардан матлуб аст.

Майдони магнитиро дар ҳар нуқтаи фазо вектори индуксияи магнитӣ \vec{B} тавсиф мекунад. Файр аз ин боз як бузургии дигареро истифода кардан мумкин аст, ки ба қиматҳои вектори \vec{B} на дар як нуқта, балки дар ҳама нуқтаҳои сатҳи фарогирифтai контури сарбасти ҳамвор бастагӣ дорад.

Барои ин, биёд, ноқили сарбасти ҳамворе (контуре)-ро гирен, ки масоҳати S дорад ва дар майдони магнитии якчинса воқеъ аст. Кунци байни нормали n (ба ҳамвории ноқил) ва самти вектори индуксияи магнитӣ \vec{B} -ро бо а ишорат мекунем (рас.4). Сели магнитӣ (сели индуксияи магнитӣ)-и Φ аз тариқи сатҳи S гуфта бузургиро мефаҳманд, ки ба ҳосили зарби модули вектори индуксияи магнитӣ B , масоҳати S ва косинуси кунци байни векторҳои \vec{B} ва n баробар аст:


$$\Phi = BScosa. \quad (1.1)$$

Ҳосили зарби $Bcosa = B_n$ соя-тасвир (проексия)-и ба нормали n афкандаи вектори индуксияи магнитиро ифода мекунад.

Пас, ҷунин навиштан мумкин аст:

$$\Phi = BnS \quad (1.2)$$

Сели магнитиро чун бузургие шарҳ додан мумкин аст, ки он ба адади ҳатҳои индуксияи магнитии ба масоҳати S зананда мутаносиб мебошад.



Рас.4.

Воҳиди сели магнитӣ вебер ном гирифтааст. Сели магнитии баробар ба 1 вебер (1 Вб)-ро майдони магнитии якчинсае ба вуҷуд меовараф, ки аз тариқи сатҳи нисбат ба вектори индуксияи магнитӣ амудан воқеъшуудаи масоҳаташ 1 м^2 индуксияи 1 Тл (тесла) дошта бошад.



Сели индуксияи магнитӣ тақсимоти майдони магнитиро дар сатҳи фарогирифтаи контури сарбаст ифода мекунад.

§3. Самти ҷараёни индуксионӣ (ҷараёни илқоӣ).

Қоидай Ленс

Биёед, акнун масъалаи самти ҷараёни индуксиониро, ки бисёр мухим аст, рӯшан кунем.

Ғалтаке мегирем, ки дар он ҷараёни индуксионӣ ба вуҷуд меояд ва онро ба галванометр мепайвандем. Ба осонӣ дидан мумкин аст, ки дар мавридиҳои ба ғалтак наздиқ бурдан ё аз он дур кардани яке аз қутбҳои магнит самти ин ҷараён тағиیر меёбад (ниг. рас.2,б).

Ҷараёни индуксионӣ бо магнит як навъ таъсири мутақобил мекунад – ҷараён вобаста ба самти худ магнитро ҷазб мекунад ё ин ки онро тела медиҳад. Ғалтаке, ки аз он ҷараён ҷорист, ба магнит (магнити соҳиби қутбҳои шимол ва ҷануб) монандӣ дорад. Самти ҷараёни индуксионӣ нишон медиҳад, ки қадом нӯги ғалтак маънӣ «қутби шимол» дорад (ҳатҳои индуксияи магнитӣ аз ҳамин қутб ибтидо мегиранд).

Дар асоси қонуни бақои энергия гуфтан мумкин аст, ки дар қадом мавриди ғалтак магнитро ҷазб мекунаду дар қадом мавриди онро тела медиҳад.


Таъсири мутақобили ҷараёни индуксионӣ бо магнит. Агар магнитро ба ғалтак наздиқ кунем, ҷараёни индуксионии дар ин мавриди дар ғалтак пайдошаванда самте ҳоҳад дошт, ки магнитро ҳатман тела медиҳад. Барои ба якдигар наздиқ бурдани магнит ва ғалтак кори мусбат иҷро кардан мебояд, яъне ғалтак монанди магнитет, ки ин ё он қутбаш сӯйи ҳамон гуна қутби магнити ба он наздишаванда нигарон мешавад. Аммо агар қутбҳо якхела бошанд, онҳо тела меҳӯранд.

Тасаввур кунед, ки агар акси ин ҳол воқей мебуд, ҳангоми магнитро сўйи ғалтак бурдан магнит худбахуд ба даруни ғалтак кашида мешуд. Вале ин хилофи қонуни бақои энергия мебуд, зеро дар ин маврид энергияи кинетикии магнит меафзуд ва ҷараёни индуксионӣ ба вучуд меомад, ҳол он ки ин бе сарфи энергия имконпазир нест. Ба иборати дигар гӯем, дар ин сурат энергияи кинетикии магнит ва энергияи ҷараён аз ҳеч, яъне бе сарфи энергия ба вучуд меомаданд.


Дар сурати дур кардани магнит, баръакс, ба талаби қонуни бақои энергия бояд қувваи ҷазбакунанда пайдо шавад.

Дурустии ин холосаро ба воситаи асбобе намоиш додан мумкин аст, ки он дар рас.5 тасвири ёфтааст. Дар нӯгҳои милае, ки гирди меҳвари амудӣ озодона гардиш ҳӯрда метавонад, ду ҳалқаи алуминӣ (яъне ҳалқаҳои ноқили ҷараён) маҳкам карда шудааст. Якеи он ҳалқаҳо ҷойи чоқӣ (ҷойи буридагӣ) дорад. Агар магнитро ба ҳалқаи том наздик барем, дар он ҷараёни индуксионӣ ба вучуд меояд: ин ҷараён тавре ҷорӣ ҳоҳад буд, ки ҳалқа аз магнит тела меҳӯрад ва миларо гардиш медиҳад. Агар магнитро аз ҳалқа дур кунем, ҳалқа, баръакс, сўйи магнит ҷазб мешавад. Магнит бо ҳалқаи чоқ таъсири мутақобил намекунад, зеро дар ин маврид чоқи ҳалқа монеи пайдоиши ҷараёни индуксионӣ мегардад. Сўйи ғалтак ҷазб шудан ё аз он тела ҳӯрдани магнит ба он во-баста аст, ки ҷараёни индуксионӣ дар ғалтак чӣ гуна самт дорад. Пас, қонуни бақои энергия имкон медиҳад, ки қоидай муайян кардани самти ҷараёни индуксиониро шакл бандем.

Таҷрибаҳои ба якдигар наздик кардан ва аз ҳам дур бурдани магниту ғалтак чӣ тафовут доранд? Гап дар он аст, ки дар мавриди



Рас.5.



Рас.6.

аввал адади хатҳои ба печакҳои ғалтак занандаи индуксияи магнитӣ (ё худ сели магнитӣ) меафзояду (рас.6,а) дар мавриди дуюм мекоҳад (рас.6,б). Зимнан, дар мавриди аввал хатҳои индуксияи B' -и майдони магнитие, ки онро ҷараёни индуксионии дар ғалтак пайдошуда ба вучуд овардааст, аз нӯги болои ғалтак берун меоянд (ғалтак магнитро тела медиҳад!), вале дар мавриди дуюм, баръакс, он хатҳо ба ҳамон нӯги болои ғалтак мезананд (медароянд). Ин хатҳои индуксияи магнитӣ дар расм бо ранги сиёҳ тасвир шудаанд.

Қоидай Ленс. Ана акнун ба хулосаи асосӣ расидем: ҳангоми афзудани сели магнитии ба печакҳои ғалтак зананда ҷараёни индуксионӣ тавре ҷорӣ мегардад (яъне самте ҳоҳад дошт), ки майдони магнитии зодаи он афзоши сели магнитии ба печакҳои ғалтак занандаро монеъ мешавад. Дарвоқеъ, хатҳои индуксияи B' -и ин майдон муқобили хатҳои индуксияи B' -и майдоне равонаанд, ки тағириоти он боиси пайдоиши ҷараёни электрикӣ мегардад. Вале агар сели магнитии ба ғалтак зананда суст шавад, он гоҳ ҷараёни индуксионӣ майдони магнитии дорои индуксияи B' -ро ба вучуд меоварад – дар натиҷа сели магнитии ба печакҳои ғалтак зананда меафзояд.

Ҳамин аст моҳияти қоидай умумии муайян кардани самти ҷараёни индуксионӣ. Ин қоида барои ҳама мавридҳо татбиқпазир мебошад. Онро олими рус Э. Ленс муқаррар кардааст.

Аз рӯйи қоидай Ленс ҷараёни индуксионии дар контури сарбаст пайдошаванд бо майдони магнитии худ монеи тағириоти сели магнитие мегардад, ки он ҳамин ҷараёро ба вучуд овардааст.

Қоидай Ленсро барои ёфтани самти ҷараёни индуксионии I_i дар контур ба ин тартиб истифода кардан мебояд:

1) аввал самти хатҳои индуксияи магнитии майдони магнитии берунӣ B -ро муайян кардан мебояд;

2) равшан кардан мебояд, ки сели индуксияи магнитии ин майдон аз тариқи сатҳи фарогирифтаи контур меафзояд ($\Delta\Phi>0$) ё мекоҳад ($\Delta\Phi<0$);

3) самти хатҳои индуксияи магнитии B' -и майдони магнитии ҷараёни индуксионӣ I_i -ро муайян кардан зарур аст. Мувофиқи қоидай Ленс ин хатҳо дар сурати $\Delta\Phi>0$ будан муқобили хатҳои B , вале дар сурати $\Delta\Phi<0$ будан – ба рафти онҳо равона мешаванд;

4) самти хатҳои индуксияи магнитии B' -ро дониста, аз рӯйи қоидай пармача (ниг. «Физика, 10», §61) самти ҷараёни индуксионӣ I_i -ро ёфтани мумкин аст.



Самти چараёни индукционӣ аз рӯи қонуни бақои энергия муъайян карда мешавад. Ҷараёни индукционӣ дар ҳама мавридҳо ба василаи майдони магнитии офарандаи худ монеи тағйироти сели магнитии офарандаи ҳамин ҷараён мегардад.



1. Самти ҷараёни индукционӣ (ҷараёни илқоӣ)-ро чӣ тавр муайян кардан мебояд?
2. Ҷараёни индукционӣ дар мисолҳои дар боло муюнашуда қадом сӯи равона аст?

§4. Қонуни индуксияи электромагнитӣ (илқои электромагнитӣ)

Қонуни индуксияи электромагнитиро таърифи миқдорӣ медиҳем. Таҷрибаҳои Фарадей нишон дод, ки қувваи ҷараёни индукционӣ I_i дар ноқулконтур ба суръати тағйироти адади ҳатҳои индуксияи магнитие (B) мутаносиб аст, ки онҳо ба сатҳи фарогирифтаи ин контур мезананд. Ин нуктаро дар заминаи мағҳуми «сели магнитӣ» шакли дақиқтар додан мумкин аст.

Сели магнитиро ба таври аёни чун адади ҳатҳои индуксияи магнитие тасаввур кардан мумкин аст, ки ба сатҳи S мезананд. Бинобар ин суръати тағйироти адади ин ҳатҳо суръати тағйироти сели магнитиро ифода мекунад.

Агар сели магнитӣ дар муддати кӯтоҳи Δt ба қадри $\Delta\Phi$ тағйир пазирад, пас, суръати тағйироти сели магнитӣ маънни $\Delta\Phi/\Delta t$ хоҳад дошт. Бинобар ин хулосаero, ки бевосита аз таҷриба бармеояд, чунин шакл додан мумкин аст: қувваи ҷараёни индукционӣ ба суръати тағйироти сели магнитие мутаносиб аст, ки он ба сатҳи фарогирифтаи контур мезанад:

$$I_i \sim \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}. \quad (1.3)$$

Қувваи муҳаррикаи электрикӣ (ҚуМЭ)-и индуксия. Дар занчири он гоҳ ҷараёни электрикӣ ба вучуд меояд, ки ба барқаҳо (зарядҳо)-и озоди даруни ноқил қувваҳои гайр таъсир биёранд. Кори ба қадди контури сарбаст қӯчондани барқаи мусбати воҳи-

диро қувваи мұхаррикаи электрикій (ҚұМЭ) мегүем. Пас, ҳангоми тағийир ёфтани сели магнитии ба сатхи фарогирифтаи контур заңанда дар ин контур қуввахой файре ба вучуд меоянд, ки таъсири онҳо бо ҚұМЭ-и индуксия ном қувваи мұхаррикаи электрикій тавсиф мешавад. Онро бо ε_i ишорат мекунанд.

Мувофиқи қонуни Ом барои занчири сарбаст $I_i = \varepsilon_i / R$ аст. Мұқовимати нокил ба тағийироти сели магниттій бастағай надорад. Пас, таносуби (1.3) танҳо аз он рұй дуруст аст, ки ҚұМЭ-и индуксия ба $\Delta\Phi/\Delta t$ мутаносиб мебошад.

Қонуни индуксияи электромагниттій (иілкөн электромагниттій). Қонуни индуксияи электромагниттій на барои қувваи چараён, балки маҳз барои ҚұМЭ таъриф дода мешавад. Дар ин гуна таъриф қонуни номбурда онро ифода мекунад, ки моҳияти падидаи индуксияи электромагниттій ба хосиятхой нокилхо бастағай надорад. Мувофиқи қонуни индуксияи электромагниттій ҚұМЭ-и индуксия дар контури сарбаст модулан ба суръати тағийироти сели магнитие баробар аст, ки он ба сатхи фарогирифтаи контур мезанад:


$$\varepsilon_i = \left| \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right|.$$

Хуб, самти چараёни индуксионій (ё аломати ҚұМЭ-и индуксия)-ро аз рұйи қоидай Ленс дар қонуни индуксияи электромагниттій чй тавр ба эътибор гирифтан мебояд?

Дар рас.7 контури сарбасте тасвир ёфтааст. Самти гардишеро, ки муқобили рафти ақрабаки соат аст, мусбат мегүем. Нормали сатх (нормали контур) n бо самти гардиши контур винти росттоб ташкил медиҳад.

Бигзор индуксияи магнитии B -и майдони магнитии берунй ба қадди нормали контур равона бошад ва бо мурури замон афзояд. Он гоҳ $\Phi' > 0$ ва $\Delta\Phi/\Delta t > 0$ хоҳанд буд.

Аз рұйи қоидай Ленс چараёни индуксионій сели магнитие ба вучуд меовоарад, ки барои он $\Phi < 0$ аст. Хатхой индуксияи B -и майдони магнитии چараёни индуксионій дар рас.7 бо **ранги сиёҳ** тасвир ёфтаанд. Мувофиқи қоидай пармача چараёни индуксионій ба рафти ақрабаки соат (муқобили самти мусбати гардиши контур) равона аст ва ҚұМЭ-и индуксия манғист. Бинобар ин дар



Рас.7

ифодаи қонуни индуксияи электромагнитӣ барои ифода кардан ин, ки бузургиҳои ε_i ва $\Delta\Phi/\Delta t$ аломатҳои гуногун доранд, бояд аломати «минус» ояд:

$$\varepsilon_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}. \quad (1.4)$$



Қонуни индуксияи электромагнитӣ (1.4)-ро хотирнишон кардан мебояд, яъне фаҳмидан мебояд, ки қувваи муҳаррикаи электрикӣ (ҚумЭ)-и индуксионӣ чӣ маънӣ дорад ва сели магнитӣ чист.



1. Сели магнитӣ (ё худ сели индуксияи магнитӣ) чист?
2. Сабаб чист, ки қонуни индуксияи электромагнитӣ на барои қувваи ҷараён, балки маҳз барои қувваи муҳаррикаи электрикӣ (ҚумЭ) таъриф дода мешавад?
3. Қонуни индуксияи электромагнитӣ чӣ таъриф дода шудааст?
4. Дар ифодаи қонуни индуксияи электромагнитӣ аломати «минус» овардан чӣ зарурат дорад?

§ 5. Майдони электрикӣ тӯфонӣ

Қувваи муҳаррикаи электрикӣ (ҚумЭ)-и индуксия ё дар ноҳили беҳарракате ба вуҷуд меояд, ки он дар майдони магнитии бо мурури замон тағйирёбандӣ воеъ аст ё дар ноҳиле ҳосил мешавад, ки ин майдон бо мурури замон тағйир пазираад). ҚумЭ дар ин мавридиҳо сабаби гуногуни пайдоии дорад, аммо бузургии он дар ҳарду мавриди аз рӯйи ҳамон як ифода – аз рӯйи қонуни (1.4) ёфта мешавад. Биёед, аввал мавриди якумро бинем.

Бигзор трансформаторе дошта бошем, ки сохташ дар рас. 8 тасвир ёфтааст. Яке аз печакҳои онро ба занчири ҷараёнӣ тағийирёбандӣ пайваста, дар печаки дуюм ҷараён ҳосил мекунем, ба шарте, албатт, ки ин печак ҳам сарбаст бошад, зеро танҳо дар ҳамин сурат дар ноҳилҳои печаки дуюм электронҳо ба ҳаракат меоянд.


Электронҳоро чӣ гуна қувваҳо ба ҳаракат медароранд? Ин корро худи майдони магнитӣ (ки галтак дар он воеъ аст) карда наметавонад, зеро ин гуна майдон танҳо ба зарраҳои барқаманд

(зарраҳои заряднок)-и дарҳаракат таъсир дорад (ва аз майдони электрикӣ маҳз бо ҳамин хусусияти худ фарқ меқунад), вале дар мисоли мо ҳам ноқилу ҳам зарраҳои барқаманди таркиби он беҳаракатанд.


Файр аз майдони магнитӣ ба зарраҳои барқаманд (ҳоҳ ҳаркатманд бошанду ҳоҳ не) боз майдони электрикӣ таъсир меоварад. Аммо майдонҳоеро, ки то ҳол дар бораи онҳо сухан рафт (майдони электростатикӣ ё майдони сабит), зарраҳои барқаманд, яъне барқаҳо ба вучуд меоваранду ҷараёни индуксионӣ бошад, дар асари майдони магнитии тағиیرёбанда пайдо мешавад. Ин нукта фикрero пеш меоварад, ки *электронҳоро дар ноқили беҳаракат майдони электрикӣ ба ҳаракат медарорад ва худи ин майдонро майдони магнитии тағиирёбанда ба вучуд меоварад*. Пас, барои мо аз ин ҷо хусусияти нави бунёйӣ (хусусияти фундаменталӣ)-и майдони магнитӣ сар мезанад: *Майдони магнитӣ, агар бо мурури замон тағиир пазираф, боиси пайдоиши майдони электрикӣ мегардад*. Ба ин ҳулоса пеш аз ҳама Ҷ. Масквелл расидааст.

Аз ин нуқтаи назар падидай индуксияи электромагнитӣ ба таври нав ҷилдигар мешавад. Муҳимтарин ҷиҳати он тавлиди майдони электрикӣ ба василаи майдони магнитӣ мебошад. Дар ин маврид буди ноқилконтур (масалан, ғалтак) моҳияти масъаларо тағиир намедиҳад. Ноқили дорои захирави электронҳои озод (ё зарраҳои дигар) ба мо танҳо ин имконро медиҳад, ки майдони электрикӣ дар ин сурат пайдошаванд бо осонӣ ошкор карда шавад. Ин гуна майдон электронҳои ноқилро ба ҳаракат меоварад – дар натиҷа мавҷудияти худи майдон ошкор мегардад. Моҳияти падидай индуксияи электромагнитӣ дар ноқили беҳаракат начандон зуҳури ҷараёни индуксионӣ мебошад, балки пайдоиши майдони электрикӣ, ки барқаҳо (зарраҳои барқаманд)-ро ба ҳаракат медарорад.

Сохтори майдони электрикӣ, ки ҳангоми тағиир ёфтани майдони магнитӣ пайдо мешавад, аз сохтори майдони электростатикӣ фарқи куллӣ дорад. Ин майдон бо барқаҳо бевосита алоқамандӣ надорад ва ҳатҳои шиддати он аз барқаҳо ибтидо гирифта ё дар онҳо интиҳо ёфта наметавонанд. Онҳо умуман аз ягон ҷо ибтидо намегиранд ва дар ягон ҷо интиҳо намеёбанд, балки ҳатҳои сарбасте мебошанд, ки ба ҳатҳои индуксияи майдони магнитӣ монандӣ доранд. Ин майдони электрикӣ тӯғонӣ ном майдон аст (рас. 9).



Рас.8



Рас.9

Хар қадре ки индуксияи магнитӣ зудтар тафийр пазираад, шиддати майдони электрикӣ ҳамон қадр бештар меояд. Аз рӯйи қоиди Ленс дар сурати $(\Delta B/\Delta t) > 0$ будан (яъне афзудани индуксияи магнитӣ) самти вектори шиддати майдони электрикӣ E бо самти вектори B винти чаптоб ташкил медиҳад. Ин он гуна маънӣ дорад, ки ҳангоми бо самти хатҳои шиддати майдони электрикӣ гардидан винти чаптоб кӯчиши винт сӯйи пеш бо самти вектори индуксияи магнитӣ як хоҳад буд (ниг. рас.9). Дар сурати суст, яъне $(\Delta B/\Delta t) < 0$ шудани индуксияи магнитӣ, баръакс, самти вектори шиддати E бо самти вектори B винти росттоб ташкил медиҳад.

Хатҳои қуввагии шиддати E ва ҷараёни индуксионӣ ҳамсамт мебошанд. Қувваи аз тарафи майдони электрикӣ тӯфонӣ ба барқа (заряд)-и q таъсиркунанда (ки қувваи ғайр аст) мисли пештара $F=qE$ аст. Вале бар хилофи майдони электрикӣ собит (статсионарӣ) кори майдони тӯфонӣ барои роҳи сарбаст сифрӣ нест. Инро фаҳмидан душвор нест, зеро ҳангоми ба қадди хатти сарбасти шиддати майдони электрикӣ кӯчидани барқа (ниг. рас.9) кор барои ҳама қитъаҳои роҳ ҳамон як аломат дорад. Ин ҳам фаҳмост, зеро қувва ва кӯчиш ҳамсамтанд. *Кори майдони электрикӣ тӯфонӣ ҳангоми ба қадди ноқили сарбасти беҳаракат кӯчондани барқаи воҳидии мусбат ададан баробари ҚўМЭ-и индуксионӣ дар ҳамин ноқил аст.*

Ҷараёнҳои индуксионӣ дар ноқилҳои пурмасса (калон). Ҷараёнҳои индуксионӣ хусусан дар ноқилҳои пурмасса бузургии зиёд до-

ранд, зеро муковимати ин гуна ноқилҳо кам аст. Ин ҷараёнҳоро, ки ҷараёнҳои Фуко ном гирифтаанд (ба исми муҳаққики онҳо олими фаронсавӣ Ч. Фуко), барои тафсонидани ноқилҳо истифода кардан мумкин аст. Сохти кӯраҳои индуксионӣ (печҳои илкӣ) бар истифодай ҳамин ҷараёнҳо асос ёфтааст. Кӯраҳои индуксионӣ хусусан барои дар шароити вакуум гудохтани филизот (металлҳо) истифодабонд.

Аммо дар бисёр дастгоҳҳо пайдоиши ҷараёнҳои Фуко боиси талафи бехудаи энергия мегардад. Аз ин рӯ магзаҳо (дилакҳо)-и трансформаторҳо, муҳаррикҳои электрикӣ, генераторҳо ва монанди инҳоро на яклухт, балки иборат аз варакаҳои алоҳидай ойикшуда (изолатсияшуда) месозанд. Варакаҳо (ё сафҳачаҳо) бояд тавре ҷой дода шаванд, ки сатҳи онҳо амудан ба самти вектори шиддати майдони электрикӣ тӯфонӣ воқеъ шавад. Танҳо дар ҳамин сурат муковимати варакаҳо ба ҷараёни электрикӣ зиёди зиёд ҳоҳад буд.

Тамбики ферритҳо (аз лот. *ferrum – оҳан*). Дастгоҳҳои радиоэлектронӣ дар соҳаи басомадҳои бағоят баланд (миллионҳо ларзиш дар як сония) амал мекунанд. Истифодай мағзаҳои варакварак дар ин гуна асбобҳо самарбахш намеояд, зеро ҷараёнҳои дар сатҳи ҳар варака пайдошавандай Фуко қимати зиёд дошта метавонанд.

Ба ёд меорем, ки дар китоби «Физика, 10» (§ 66) дар бораи *ферритҳо* ном моддаҳои ойик (изолатор) маълумоти мухтасаре омада буд. Ҳангоми чаппа магнитнок кардани¹ ана ҳамин гуна моддаҳо ҷараёнҳои Фуко ба вучуд намеоянд. Пас, дар ферритҳо энергияи электрикӣ талаф намешавад. Ҳамин аст, ки мағзаҳои трансформаторҳои баландбасомад, мавҷрабоҳо (антенҳо)-и магнитии транзисторҳо ва амсоли инҳоро маҳз ферритӣ месозанд. Барои соҳтани мағзаҳои ферритӣ омехтаи хокаҳои заруриро аввал фишурда, баъд гирифтори амалиёти ҳароратӣ мекунанд.

Файр аз ин, ҳангоми якбора (зуд) тағиیر додани майдони магнитӣ дар ферромагнетики муқаррарӣ ҷараёнҳои индуксионие ба вучуд меоянд, ки майдонҳои магнитии онҳо бо тақозои қоидай Ленс монеи тағиироти сели магнитӣ дар мағзай ғалтак мегардад. Ба ҳамин сабаб сели индуксионии магнитӣ амалан тағиир на-

1. Чаппа гардонидани самти магнетиш (магнитнокшавӣ)-и моддаҳои ферромагнитӣ ва ферримагнитӣ бо таъсири майдони магнитии берунӣ (С. Қ.).

мепазирад ва мағза чаппа магнитнок намешавад. Дар ферритҳо чараёнҳои Фуко хеле сустанд. Ҳамин аст, ки ферритҳоро бо осонӣ (зуд) чаппа магнитнок кардан мумкин аст.



Дар баробари майдони электрикӣ қулонии потенсиалий майдони электрикӣ тӯфонӣ низ вуҷуд дорад. Ҳатҳои шиддати ин майдон сарбастанд. Майдони тӯфонӣ зодаи майдони магнитии тағиیرёбанд аст.



1. *Табиати қувваи гайре, ки дар ноқили беҳарракат ҷараёни индуксионӣ (ҷараёни илқоӣ) ба вуҷуд меовараద, чӣ гуна аст?*
2. *Майдони электрикӣ тӯфонӣ аз майдони электростатикий ё майдони собит (статсионарӣ) чӣ тафовут дорад?*
3. *Ҷараёнҳои Фуко чӣ гуна ҷараёнанд?*
4. *Ферритҳо дар муқобили моддаҳои ферромагнитии муқаррарӣ чӣ бартарӣ доранд?*

§6. Қувваи муҳаррикаи электрикӣ (ҚўМЭ)-и индуксия дар ноқили ҳаракатманд


Агар ноқил дар майдони магнитии замонан (нисбат ба вақт) доимӣ дарҳарракат бошад, он гоҳ сабабгори пайдоиии ҚўМЭ-и индуксия дар ноқил на майдони электрикӣ тӯфонӣ (ки дар ин маврид ба вуҷуд омада наметавонад), балки чизи тамоман дигар аст.

Ҳангоми дар майдони магнитӣ ҳаракат кардани ноқил барҳаҳои озоди он ҳамроҳаш ҳаракат меқунанд ва ба он барқаҳо аз тарафи майдони магнитӣ қувваи лоренсӣ таъсир меовараద. Махҳ ҳамин қувва аст, ки барқаҳои даруни ноқилро ҳаракат медиҳад. Пас, ҚўМЭ-и индуксионӣ табиати магнитӣ доштааст.

Биёед ҚўМЭ-и индуксияро дар ноқиле баҳодод кунем, ки он дар майдони магнитии яқчинса дарҳарракат аст (рас.10). Бигзор, тарафи MN -и дарозиаш l -и контур бо суръати доимии v ба қадди тарафҳои NC ва MD билағзад ва дар ин маврид ба тарафи DC ҳамеша мувозӣ (параллел) бимонад. Вектори индуксияи магнитӣ B -и майдони яқчинса нисбат ба ноқил равиши амудӣ дорад ва бо самти суръат кунчи а ташкил медиҳад.

Күввае, ки майдони магнитті білесе он ба зарраи барқаманди дархаралат таъсир мөндарад (ниг. §65-и «Физика, 10»), модулан баробари

$$F_L = |q|vBsina \quad (1.5)$$



Рас.10

мебошад ва ба қадди ноқили MN равона аст. Кори құвваи Лоренс дар тұли рохи l мусбат аст ва чунин ёфта мешавад¹:

$$A=F_L=|q|vBsina.$$

Күвваи мухаррикаи электриккі индуксия дар ноқили MN мұвоғиқи таъриф ба нисбати кори күчониши барқаи q бар бүзургии ин барқа баробар мебошад:

$$\varepsilon_i = \frac{A}{|q|} = vBl \sin \alpha. \quad (1.6)$$


Ин ифода барои ҳар гуна ноқили l -дарозие дуруст аст, ки он дар майдони магниттің якцинса бо суръати v дар ҳаракат аст. Дар ноқилхои дигары контур ҚұМЭ сифрій аст, зеро он ноқилхо беҳаракатанд. Пас, ҚұМЭ дар саросары контури $MNCD$ баробари ε_i аст ва доимій мемонад, ба шарте ки суръати ҳаракат v событ бошад. Дар ин маврид қараёни электриккі меафзояд, зеро ҳангоми сүйи рост күчиданы ноқили MN мұқовимати умумии контур кам мешавад.

Аз тарафи дигар, ҚұМЭ-и индуксияро ба воситаи қонуни индуксияи электромагниттің (1.4) баходод кардан мүмкін аст. Дарвоқеъ, сели магнитті ба контури $MNCD$ зананда баробари

$$\Phi = BS \cos(90^\circ - \alpha) = BS \sin \alpha$$

аст, ки ин чо кунци $90^\circ - \alpha$ кунци байни вектори B ва нормали n ба сатхі контур асты (рас.11) S – масоҳати контури $MNCD$. Агар гүем, ки дар лаҳзаи аввали вакт ($t=0$) ноқили MN аз ноқили CD дар масоғаи NC мехобад (ниг. рас.10), пас, дар күчиши ноқил

1. Ин кори нопурраи құвваи Лоренс аст. Дар баробари құвваи лоренсии (1.5) құзье аз ҳамон құвваи лоренсий низ вүчуд дорад, ки мүкобили суръати ҳаракати ноқил v равона аст. Ин құзъ монеи ҳаракати ноқил мегардад ва кори манфй ичро мекунад – дар натича кори пурраи құвваи лоренсий сифрій мешавад.



Рас.11

масоҳати S бо мурури замон чунин тағиیر меёбад:

$$S = l(NC - vt).$$

Дар муддати Δt масоҳати контур ба қадри $\Delta S = -l v \Delta t$ тағиир меёбад. Аломати минус онро ифода мекунад, ки ин масоҳат бо мурури замон кам мешавад. Дар ҳамин муддат сели магнитӣ ба қадри $\Delta\Phi = -B l v \Delta t \sin \alpha$ тағиир меёбад. Пас, ε_i бояд чунин ифода карда шавад:

$$\varepsilon_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = Blv \sin \alpha.$$

Агар контури $MNCD$ дар майдони магнитии якчинса дарҳаракат бошад ва рафти худ (ориентатсияи худ)-ро нисбат ба вектори B нигоҳ дорад, ҚумЭ-и индуксия дар контур сифрӣ мешавад, зеро сели магнитии ба масоҳати фарогирифтани контур зананда тағиир намеёбад.

Шарҳ ин аст. Ҳангоми ҳаракат кардани контур дар ноқилҳои MN ва CD қувваҳо (ниг. ифодай (1.5)) ба вучуд меоянд, ки ба электронҳо дар самтҳои аз N ба M ва аз C ба D таъсир меоваранд. Кори умумии ин қувваҳо дар сурати ба рафти гашти соат ё муқобили он гардидани контур сифрӣ аст.



КумЭ-и индуксионӣ дар ноқилҳое, ки дар майдони магнитии доимӣ дарҳаракат ҳастанд, аз ҳисоби ба электронҳои озоди ноқил таъсир оварданни қувваи лоренсӣ пайдо мешавад.



1. Қувваи лоренсӣ ба чӣ баробар аст ва он чӣ гуна самт дорад?
2. ҚумЭ-и индуксияе, ки дар ноқили дар майдони магнитии тағиирёбанда ҳаракаткунанда ба вучуд меояд, ба чӣ бастагӣ дорад?

§7. Микрофони электродинамикӣ

Дар китоби «Физика, 10» шумо бо баландгӯяки электродинамикие шинос шудед, ки лаптишиҳои ҷараёни электрикиро ба ларзииҳои савтӣ табдил медод. Табдилоти баръакс, яъне табдили ларзииҳои

савтии ҳаво ба лаптишҳои ҷараёни электрикӣ дар микрофон амалӣ шудааст.

Микрофон (аз калимаҳои юнонӣ *micros* – хурд ва *phone* – садо) дар радиошунавонӣ, телевизион, дар олатҳои тақвияти садо, робитаҳои телефонӣ ва ғ. истифодаи бисёр дорад.

Кори яке аз маъмултарин микрофонҳо – микрофони электродинамикӣ бар падидай индуксияи электромагнитӣ (яъне илқои электромагнитӣ) асос ёфтааст. Сохти микрофони номбурда чунин аст: пардаи полистиролии тунуки 2 ё варакаи алуминӣ бо ғалтаки 1 (аз сими борик) саҳт маҳкам карда шудааст (рас.12); ин ғалтак дар фосилаи ҳалқашакли магнити доимии пурзӯри 3 ҷой дода мешавад; ҳатҳои индуксияи магнитӣ (илқои магнитӣ) амудан ба ҳамвории печакҳои ғалтак равонаанд.

Мавчи садо пардаи полистиролӣ ва ғалтаки бо он алоқамандро ба ларзиш медарорад. Печҳои ғалтак дар майдони магнитӣ ҳаракат мекунанд ва дар онҳо қувваи муҳаррикаи электрикӣ (ҚүМЭ)-и индуксия ба вучуд меояд. Дар натиҷа дар нӯгҳои ғалтак волтажи тағйирёбанде ҳосил мешавад, ки ҷараёни электрикиро дар занчири микрофон ларзиш медиҳад. Ин ларзишҳоро тақвият дода, ба занчири баландгӯяк равона кардан ё онҳоро дар тасмаи магнитофон сабт гардондан мумкин аст.


Микрофони электродинамикӣ сохти сода дорад, камҳаҷм ва бобақо аст. Ин навъ микрофонҳо ларзишҳои фосилаи басомадии 50–10 000 Ҳз (ҳертз)-ро чандон таҳриф намекунанд. Микрофонҳои навъи дигар низ истифода мешаванд.



Дар баландгӯяк қувваи Ампер ғалтак ва ларзардаи бо он алоқамандро ларзиши медиҳад. Дар микрофон ларзиши ларзарда ба ғалтаки ҷунбиштазир дода мешавад ва дар он ҷараёни индуксионӣ (ҷараёни илқоӣ) ба вучӯд меояд.



Оё ба сифати ҷузъи ҳассоси микрофон яке аз рӯяҳои конденсаторро, ки бо таъсири мавчи садо ларзиши ҳӯрда метавонаад, истифода кардан мумкин аст?



Рас.12.


§8. Худ-индуксия (худ-илқо)

Агар дар занчири галтак чараёни тагийрёбанда чорӣ бошад, сели магнитии аз тариқи гузаранда тагийр меёбад. Бинобар ин дар худи ҳамон ноқиле, ки аз он чараёни тагийрёбанда чорист, қувваи муҳаррикии электрикӣ (ҚумЭ)-и индуксия пайдо мешавад. Ин падидаро худ-индуксия гуфтаанд (аз рӯи «self-induction»-и инглисӣ ва «самоиндукция»-и русӣ).

Худ-индуксия (илқои худбахудӣ, худ-илқо). Ҳангоми рӯй додани падидаро худ-индуксия ноқилконтур ду вазифа дорад: ҳам аз тариқи он чараёни воеигардонандай индуксия чорӣ мешавад ва ҳам дар он ҚумЭ-и индуксионӣ ε , ба вуҷуд меояд. Аз рӯйи қоидиаи Ленс дар лаҳзаи афзоиши чараён шиддати майдони электрикӣ тӯфонӣ муқобили чараён самт дорад. Пас, дар ин лаҳза майдони электрикӣ тӯфонӣ монеи афзоиши чараён мегардад. Ва баръакс, ҳангоми кам шудани чараён майдони тӯфонӣ онро «дастгирий» мекунад.

Ин боис мегардад, ки ҳангоми пайвастани занчири дорои манбаи ҚумЭ-и доимӣ қимати муайяни қувваи чараён на якбора, балки (бо мурури вакт) тадриҷан муқаррар шавад (рас. 13). Аз тарафи дигар, ҳангоми қандани занчири чараён дар контурҳои сарбаст якбора (онан) қатъ намегардад. ҚумЭ-и дар ин маврид пайдошавандай худ-индуксия назар ба ҚумЭ-и манбаъ зиёдтар буда метавонад, зеро ҳангоми қандани манбаъ тафйироти чараён ва майдони магнитӣ басе зуд рӯй медиҳад.


Падидаро худ-индуксияро дар таҷрибаҳои содае мушоҳида кардан мумкин аст. Дар рас. 14 тарҳи пайвасти мувозӣ (пайвасти параллелӣ)-и ду лампаи якхела оварда шудааст. Якеи онҳо ба




Рас.13.

манбаъ ба воситаи муқовимати R ва лампаи дуюм паёпай бо галтаки L (ки мағзай оҳанин дорад) пайвастанд.

Баъди васл кардани калид лампаи аввал қариб дафъатан дармегираду лампаи дуюм – каме дертар. Сабаб ин аст, ки дар занчири ин лампа ҚумЭ-и худ-индуксия қимати зиёд дорад ва аз ин рӯ



Рас.14.



Рас.15.

қувваи чараён то қимати зиёдтарини худ на якбора мерасад. Падидаи ҳангоми кандани занчир пайдо шудани ҚумЭ-и худ-индуксияро дар таҷрибаи дар рас.15 тасвиршуда мушоҳида кардан осон аст. Баъди кушодани калид дар ғалтаки L ҚумЭ-и худ-индуксияе ба вучуд меояд, ки ба чараёни ибтидой зам шуда, онро зиёд мекунад. Бинобар ин дар лаҳзаи кандани калид аз галванометр чараёне ҷорӣ мегардад (аз R ба A), ки муқобили чараёни занчир (аз L ба R) равона аст. Қувваи чараёни ҳангоми кандани калид пайдошаванда назар ба қувваи чараёне, ки аз галванометр ғоҳи баста будани калид ҷорӣ мешавад, зиёд буда метавонад. Ин он гуна маънӣ дорад, ки ҚумЭ-и худ-индуксия ε_i назар ба ҚумЭ-и силсилаи батареҳо ё зиёд буда метавонад.

Шабоҳати байни худ-индуксия ва инерсия (яъне худ-илқо ва шасти ҳаракат)¹. Падидаи худ-индуксия ба падидаи механикии инерсия монандӣ дорад. Буди инерсия, яъне шаст доштани ҳаракат² дар он зоҳир мегардад, ки ҷисми «ҷабр»бинанда бо таъсири ин ё он қувва ба ин ё он қимати суръат на якбора, на онан, балки оҳиста-оҳиста соҳиб мешавад, яъне ҷисми дарҳаракатро бо вучуди истифода кардани ҳар гуна қувваи зиёд якбора нигоҳ доштан илоҷ надорад (барои ин муддати муайяни вақт зарур аст). Монанди ҳамин, ғоҳи пайвастани занчир қувваи чараён ба ин ё он қимати худ на якбора, балки баъди ин ё он муддат мерасад, яъне баробари аз занчир чудо кардани манбаи чараён асари он

- Ин чо ба сифати муодили тоҷикии истилоҳи «инерсия» калимаи «истимор»-ро низ, ки дар эҷодҳои бузургҳои адабиётамон дучор меояд ва маънӣ бо як равиш рафтани, давом ёфтани, идома ёфтани дорад, гирифтани мумкин аст. Вале мо ба ҳамин маънӣ калимаи «шаст»-ро пазируфтани ҳастем, зеро ки бо мағҳуми «қувва» иртиботи равшантар дорад (С. К.).
- Иловай мо (С.К.).

ба якборагй нест намешавад, зеро ба сабаби мавчудияти падидаи худ-индуксия чараён дар занцир баъди кандаи манбаъ низ ин ё он муддат боқй мемонад (бо вучуде ки занцир муқовимат, яъне сабаби монеъшаванда дорад).

Дигар ин, ки барои зиёд кардани суръати ҳаракати чисм ба тақозои қонунҳои механика кор ичро кардан мебояд. Лекин ҳангоми тормоз ҳӯрдан худи чисм кор ичро мекунад. Мисли ҳамин, барои дар занцир ба вучуд овардани чараён муқобили майдони электрикии тӯфонӣ кор ичро кардан зарур меояду гоҳи қатъ гардидани чараён ин майдон кори мусбат ичро мекунад.

Индуктивият (худ-илқоӣ)¹. Модули B -и вектори индуксияи майдони магнитии оғаридаи чараён ба қувваи чараён мутаносиб мебошад. Азбаски сели магнитӣ Φ ба B мутаносиб аст, пас, ин тавр навиштан масъаларо равшантар месозад: $\Phi \sim B \sim I$. Бар ҳамин асос метавон гуфт, ки

$$\Phi = LI \quad (1.7)$$

аст. Ин чо L зариб (коэфисент)-и мутаносиби байни чараёни контурӣ ва сели магнитиест, ки аз тариқи контур мегузарад. Бузургии L индуктивияти контур ё худ зариби худ - индуксияи контурном дорад.

Дар асоси қонуни индуксияи электромагнитӣ ва ифодаи (1.7) ин гуна таносуб ҳосил кардан мумкин аст:

$$\varepsilon_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}. \quad (1.8)$$

ба шарте ки шакли контур бетағири монад ва сели магнитӣ танҳо аз ҳисоби тағиироти қувваи чараён тағиир пазирад, яъне *индуктивият ададан баробар будааст ба ҚумЭ-и худ-индуксияе, ки он дар натиҷаи дар контур дар муддати 1с ба қадри 1А тағиир ёфтани қувваи чараён ба вучуд меояд*.

Индуктивият (яъне худ-илқоӣ) мисли электргунҷойиш ба шаклу андозаҳои ноқил вобаста аст, вале ба қувваи чараёни дар ноқил шоронда бастагии бевосита надорад. Индуктивият гайр

1. Индуктивность; *self-inductance*. Бояд гуфт, ки мағхумҳои «индуксия», «индуктивият» ва «худ-индуксия» («илқо», «худ-илқо», «худ-илқоӣ») ба ҳамдигар то он чо наздиқӣ доранд, ки дар баъзе мавриди якеи онҳоро дар мақоми дигаре ба кор бурдан мумкин аст ва маҳз ҳамин аст, ки таълими мавзӯъҳои алоқаманд бо падидаи илқо душвориҳо пеш меорад (С.К.).

аз омилҳои геометрӣ ба хосиятҳои магнитии муҳите низ бастагӣ дорад, ки ноқил дар он воқеъ гаштааст.

Воҳиди индуктивият дар Манзумаи байналмилалии воҳидҳо (SI) ҳенри ном гирифтааст (ба исми олими амрикӣ Ч.Ҳенри) ва бо Ҳн ишорат мешавад. Ноқиле индуктивияти 1 Ҳн дорад, ки дар он дар сурати дар муддати 1c ба қадри $1A$ тағйир ёфтани қувваи ҷараён ҚумЭ-и худ-индуksияи $1B$ ба вуҷуд ояд:

$$1X_H = \frac{1B}{1\frac{A}{c}} = 1\frac{B \cdot c}{A}.$$

Падидай худ-индуksия дар электротехника ва радиотехника басе муҳим аст, зеро ба рафти ҷараёни элекtriкии тағйирёбандӣ асари намоён дорад. (Аз ин ҳусус муфассалтар дар боби 2 сухан ҳоҳад рафт).



Дар сурати тағйир ёфтани қувваи ҷараёни аз тариқи ноқил шорандӣ дар он ноқил майдони элекtriкии тӯғонӣ ба вуҷуд меояд. Ин майдон ҳангоми афзудани қувваи ҷараён монеи ҳаракати элекtronҳо мегардад, вале ҳангоми кам шудани қувваи ҷараён элекtronҳоро мешитобонад.



1. *Падидай худ-индуksия (худ-илқо) чӣ маънӣ дорад?*
2. *Ҳамрои шиддати майдони элекtriкии тӯғонӣ нисбат ба равии ҷараёни дар ноқил шорандӣ ҳангоми каму зиёд шудани қувваи ҷараён чӣ гуна самт мегиранд?*
3. *Мағҳуми индуктивияти ноқил чӣ мазмун дорад?*
4. *Ба сифати воҳиди индуктивият чӣ бузургӣ пазируфта шудааст?*
5. *Қувваи муҳаррикаи элекtriкии худ-индуksия ба чӣ баробар аст?*

§9. Энергияи майдони магнитии ҷараён

Биёд энергияи ҷараёни элекtriкии аз тариқи ноқил шорандаро муайян қунем. Мувофиқи қонуни бақои энергияи энергияи майдони магнитии оғаридаи ҷараёни элекtriкӣ ба энергияе баробар аст, ки онро манбаи ҷараён (батареи галванийӣ, генератори марказӣ барқ ва г.) барои оғаринииши ҷараён сарф мекунад. Ҳангоми қатъ гардондани ҷараён ин энергия дар ин ё он шакл хориҷ мешавад.

Биёед аввал бифахмем, ки барои оғариниши ҷараён энергия сарф кардан, яъне кор ичро кардан чӣ зарурат дорад? Шарҳ ин аст: ҳангоми пайвастани занҷир, вақте ки ҷараён меафзояд, дар нокил майдони электрикӣ тӯфоние пайдо мешавад, ки зидди майдони электрикӣ дар нокил оғаридаи манбаи ҷараён амал мекунад. Барои ба вучуд овардани ҷараёни қуввааш I манбаи ҷараён бояд муқобили қувваҳои майдони тӯфонӣ кор ичро кунад. Ин энергия барои зиёд кардан энергияи майдони магнитии ҷараён сарф мешавад.

Ҳангоми қандани занҷир ҷараён нест мешавад ва майдони тӯфонӣ кори мусбат ичро мекунад. Энергияи захирашудаи ҷараён ҳориҷ мегардад. Ин аз он ҷо аён аст, ки ҳангоми қандани занҷири дорои индуктивияти зиёд шарораи пуртавоне пайдо мешавад.

Ифодаи энергияи ҷараёне (I)-ро, ки дар занҷири дорои индуктивияти L ҷорист (яъне энергияи майдони магнитии ҷараёнро), аз қиёси байнин индуктивият ва инерсияи ҷисм (яъне шасти ҳаракати ҷисм), ки мо дар бораи он дар §8 сухан рондем, навиштан мумкин аст.

Агар падидаи худ-индуксия ба ҳосияти инерсиядории ҷисм монанд бошад, пас, индуктивият дар рафти тавлиди ҷараён бояд ҳамон гуна мақом дошта бошад, ки масса (яъне цирм) дар мавриди афзудани суръати ҷисм дар механика дорад. Роли суръати ҷисмро дар электродинамика қувваи ҷараён I (ҷунузургии ифодакунандаи ҳаракати барқаҳо (зарядҳои электрикӣ)) мебозад.

Агар чунин бошад, пас, энергияи ҷараён W -ро ба энергияи кинетикии ҷисм (дар механика) $m v^2/2$ монанд кардан ва ин хел навиштан мумкин аст:

$$W = \frac{1}{2} L I^2 \quad (1.9)$$

Дар натиҷаи ҳисобуки тоби назарӣ низ барои энергияи ҷараён маҳз ҳамин ифода ҳосил шудааст.

Ҳамин тарик, дар формулаи (1.9) энергияи ҷараён ба воситаи мушаххаса (характеристика)-и геометрии нокил L ва қувваи ҷараёни дар он шоронда I ифода шудааст. Аммо худи ҳамин энергияро ба воситаи мушаххасаи майдон низ ифода кардан мумкин аст. Ҳисобуки тоби нишон медиҳад, ки зичи энергияи майдони магнитӣ (яъне энергияи воҳиди ҳаҷм) ба квадрати индуксияи маг-

нитій мутаносиб мебошад, мисли он ки зичиі энергияи майдони электрикі ба квадрати шиддати майдони электрикій мутаносиб аст.



Майдони магнитии зодаи қараёни электрикі соҳиби энергияест, ки он ба квадрати құвваи қараён мутаносиб мебошад.




-
1. *Барои ба вүчуд оварданы қараён манбаъ бояд энергия сарф кунад – ин чіл асос дорад?*
 2. *Энергияи қараёни электрикі ба чіл баробар аст?*

§10. Майдони электромагнитті


Ч.Максвел дар роҳи таҳқиқи хосиятҳои майдони электромагнитті ин гуна пурсии пеш гузошт: модом ки майдони магнитии тәгірлек-бандада майдони электрикі ба вүчуд оварда тавонад, пас, магар падидаи акси ин воқеі буда наметавонад? Ба гүфти дигар, магар майдони электрикиси тәгірлек-бандада, дар навбати худ, майдони магнитті зода наметавонад? Ана ҳамин мулоҳиза, ки бар яғонагии табиат, бар низоми «ботиній» ва ҳамохангиси қонунҳои табиат асос ёфтааст, бунёди фарзияи Максвелро ташкил медиҳад.

Пайдошии майдони магнитті ҳангоми тәгіир хұрдани майдони электрикій. Максвел тахмин кард, ки падидаи номбурда бояд воқеій бошад. Дар ҳама мавридҳои бо мұрури замон тәгіир ёфтани майдони электрикій майдони магнитті ба вүчуд меояд. Хатхои индуксияи магнитии ин майдон хатхои шиддати майдони электрикиро фаро мегиранд (рас.16), мисли он ки хатхои шиддати майдони электрикій хатхои индуксияи магнитии тәгірлек-бандаро фаро мегиранд. Аммо акнун гоҳи афзудани шиддати майдони электрикій ($\frac{\Delta E}{\Delta t} > 0$) самти вектори индуксияи майдони магнитии дар ин маврид пайдошаванда B бо самти вектори E винти росттоб ташкил медиҳад.

Ҳангоми костани шиддати майдони электрикій ($\frac{\Delta E}{\Delta t} < 0$) самти индуксияи магнитті B бо вектори E винти чаптоб ташкил медиҳад.



Рас.16.



Рас.17.


Мувофики фарзияи Максвел майдони магнитиро, масалан, ҳангоми барқаманд (заряднок) кардани конденсатор баъди сарбаст кардани занцир на танҳо ҷараёне, ки дар ноқил ҷорист, балки майдони электрикӣ фазои байни рӯяҳои конденсатор низ ба вучуд оварда метавонад (рас.17). Зимнан, майдони электрикӣ тағйирёбанда ҳамон гуна майдони магнитӣ ба вучуд меоварад, ки дар мавриди дар байни рӯяҳои конденсатор ҷорӣ будани ҷараёни электрикӣ монанди ҷараёни электрикӣ ноқилий пайдо мешавад.

Кашфи таҷрибавии мавҷҳои электромагнитӣ дурустии фарзияи Максвелро тасдиқ кард. Буди мавҷҳои электромагнитӣ танҳо он гуна замина дошта метавонад, ки майдони магнитии тағйирёбанда майдони электрикӣ тағйирёбанда тавлид гардонаду майдони электрикӣ тағйирёбандаи пайдошууда, дар навбати худ, майдони магнитии тағйирёбанда ба вучуд биёрад ва ғ. Ҳақиқату воқеяят низ ҳамин аст.


Майдони электромагнитӣ. Баъди кашфи робитаи мутакобили майдонҳои тағйирёбандиа электрикӣ ва магнитӣ равшан гашт, ки ин майдонҳо чудо-чудо, бе яқдигар, новобаста ба яқдигар вучуд дошта наметавонанд.

Майдони магнитии тағйирёбандаро бе он ки дар айни замон дар фазо майдони электрикӣ тағйирёбанда пайдо шавад, ба вучуд овардан имкон надорад. Ва баръакс, майдони электрикӣ тағйирёбанда бе ҳамин гуна майдони магнитӣ вучуд дошта наметавонад.

На камтар муҳим ин аст, ки майдони электрикӣ бе майдони магнитӣ ё майдони магнитӣ бе майдони электрикӣ танҳо нисбат ба системаи сарҳисоби муайян вучуд дошта метавонанд. Чунончи, зарраи барқаманди қарор танҳо майдони электрикӣ ба вучуд



Пас.18.



Пас.19.

оварда метавонад (пас.18). Вале мо бояд онро ба эътибор гирем, ки он зарра нисбат ба системаи муайяни сарҳисоб қарор аст. Аммо нисбат ба системаҳои сарҳисоби дигар метавонад дарҳаракат бошад ва, аз ин рӯ, майдони магнитӣ ҳам ба вучуд биёрад (пас. 19).

Айнан ҳамин тавр, дар системаи сарҳисоби алоқаманд бо магнит танҳо майдони магнитӣ зохир мегардад. Вале мушохиде, ки нисбат ба магнит дарҳаракат аст, майдони электрикиро низ ошкор карда метавонад. Гап дар он аст, ки дар системаи сарҳисоби нисбат ба магнит ҳаракаткунанда майдони магнитӣ бо мурури замон ба қадри ба магнит наздик шудани мушоҳид (ё аз магнит дур шудани ў) тафийир меёбад. Ва майдони магнитии замонан тафийирёбанда майдони электрикии тӯфонӣ ҳосил мекунад.

Пас, он фикр, ки *дар ин ё он нуқтаи фазо танҳо майдони электрикӣ ё танҳо майдони магнитӣ вучуд дошта метавонад* (*агар нағӯем, ки он майдонҳо нисбат ба қадом системаҳо муюна мешаванд*) фикри бемаъни мебуд. Вучуд надоштани майдони электрикӣ дар системаи сарҳисоби дорон магнити қарор ҳаргиз он гуна маъни надорад, ки гӯё майдони электрикӣ вучуд надошта бошад. Мавҷудияти ин майдонро нисбат ба ҳар гуна системаи сарҳисобе, ки нисбат ба магнит дарҳаракат мебошад, ошкор сохтан мумкин аст.

Майдонҳои электрикӣ ва магнитӣ ҳарду якчоя зуҳуроти як майдони том – зуҳуроти майдони электромагнитӣ ҳастанд. Майдони электромагнитӣ шакли махсуси ҳайуло (материя) аст, майдоне аст, ки таъсироти мутакобили зарраҳои барқамандро воқей

мегардонад. Ин майдон воқеан (яъне новобаста ба мо, новобаста ба дониши мо дар бораи он) вучуд дорад. Вале вобаста ба он, ки рӯйдодҳои электромагнитӣ дар чӣ гуна системаи сарҳисоб муоина мешаванд, ин ё он ҷиҳати майдони электромагнитӣ зоҳир мегардад. Ҳама системаҳои инерсиалии сарҳисоб (яъне системаҳои шастии сарҳисоб) баробархукуқ ҳастанд. Бинобар ин ягон зухороти мушоҳидашавандай майдони электромагнитиро бартарӣ додан дуруст нест.



Мувофиқи фарзияи Максвел майдони электрикӣ тағйирёбанда хосияти майдонофаринандагӣ дорад ва майдони магнитии тағйирёбанда ба вучуд меоварад. Майдони электромагнитӣ майдони ягонаи том аст ва вобаста ба системаи муоинашавандай сарҳисоб ин ё он хосияти худро зоҳир мегардонад.



1. *Майдони магнитӣ дар натиҷаи чӣ гуна фарояндҳо ба вучуд меояд?*
2. *Агар гӯем, ки дар ин ё он нуқтаи фазо танҳо майдони электрикӣ ё танҳо майдони магнитӣ вучуд дорад, сухани мо саҳех ва муайян намеояд. Ҷаро?*

Намунаи ҳалли ду масъала

1. *Контури ростқунҷаи ABCD дар майдони магнитии ҷараёне, ки дар ноқили рости дароз ҷорист, сӯйи пеш мекӯчад (рас.20). Самти ҷараёни дар контур индуksияшуда (илқошуда)-ро барои мавриди аз сим (ноқил) дур шудани контур муайян қунед. Ба контур чӣ гуна қувваҳо таъсир меоваранд?*

Ҳал. Вектори B -и индуksияи магнитии майдони магнитии ҷараёни I аз мо амудан сӯйи ҳамвории контур равона аст. Дар сурати аз сим дур шудани контур сели магнитии ба масоҳати контури ABCD зананда кам мешавад ($\Delta\Phi < 0$). Пас, вектори B -и индуksияи магнитии ҷараёни I_1 аз рӯйи қоиди Ленс монанди вектори B аз сӯйи контур равона аст. Аз рӯйи қоиди пармача фаҳмидан душвор нест, ки ҷараёни индуksионии дар контур пайдошаванда ба рафти ақрабаки соат ҷорист.

Таъсири мутақобили ҷараёни контурӣ бо ҷараёне, ки дар ноқили ростхатта ҷорист, боиси пайдоиши қувваҳое мегардад,

ки онҳо ба ноқилҳои контур таъсир меоваранд. Қоидай дасти чапро истифода карда, дидан мумкин аст, ки ин қувваҳо, аввалан, масоҳати қоб (рамка)-ро зиёд карданӣ шуда, он (қоб)-ро қашида медоранд ва, сониян, қувваи натиҷавие ба вучуд меоваранд, ки сӯйи ноқили росткунча самт дорад. Ҳарду таъсирот «мекӯшанд», ки монеи кам шудани сели магнитии аз тариқи контур гузаранда бошанд.

2. Ҳалқаи абарноқилӣ дар майдони магнитии якчинсае воеъ аст, ки индуксияи он аз сифр то B_0 меафзояд. Ҳатҳои индуксияи майдон сӯйи ҳамвории ҳалқа (амудан) равонаанд. Қувваи ҷараёни индуксиониеро ёбед, ки дар ҳалқа ба вучуд меояд. Радиус (шуоъ)-и ҳалқаро баробари r гиреду индуктивияти онро – баробари L .


Ҳал. Азбаски муқовимати ҳалқа баробари сифр аст, пас, қувваи мухарриқаи электрикӣ низ дар он бояд сифрӣ бошад.

Дар акси ҳол аз рӯйи қонуни Ӯ қувваи ҷараён андар ҳалқа беандоза зиёд мебуд. Пас, тағийироти сели магнитии майдони магнитии берунӣ модулан баробари тағийироти сели оғардидаи ҷараёни индуксионӣ мебошад (вале аломати ба он муқобил дорад): $\Delta\Phi = L\Delta I$. Азбаски дар ин маврид сели Φ_0 аз 0 то $\pi r^2 B_0$ меафзояду ҷараёни индуксионӣ аз 0 то I тағийир мейёбад, пас,

$$\pi r^2 B_0 = LI$$

ҳоҳад буд, ки аз ин ҷо:


$$I = \frac{1}{L} \pi r^2 B_0$$



Рас.20.

Машқи 1

1. Калиди дар рас.1,а тасвиришударо мепайвандем. Дар ин лаҳза ҷараён дар ғалтаки поёнӣ (агар аз боло нигарем) муқобили гашти ақрабаки соат равона мебошад. Ғалтаки болоро бехаракат мепиндорем. Ҷараён дар ин ғалтак кадом сӯй равона аст?



Рас.21.

рад. Самти чараёни индукциониро дар контури бехаракати $ABCD$ ва самти қувваҳои ба ҳар як тарафи контур таъсироваандаро ёбед.

5. Ҳалқаи филизӣ ба қадди мағза (дилак)-и фалтаки дар рас. 21 тасвиршуда озодона ҳаракат карда метавонад. Фалтак дар занчири чараёни доимӣ пайваст аст. Дар лаҳзаҳои пайвастан ва қандани занчир чӣ падида рӯй медиҳад?

6. Қувваи чараён дар фалтак мутаносибан ба вақт меафзояд. Вобастагии қувваи чараён ба вақт дар фалтаки дигаре, ки бо фалтаки яқум ба таври индуктивӣ пайваст (яъне илқопайваст) мебошад, чӣ гуна «рафтор» хоҳад дошт?

7. Дар қадомин мавриди зерин ларзиши акрабаки асбоби магнито-электрикӣ зудтар қарор мегирад: вақте ки ноқилҳои пайвасткунандай асбоб бо яқдигар васл шуда бошанд ё вақте ки онҳо аз ҳам чудо бошанд?

8. Сели магнитие, ки ба ноқилконтури муқовиматаш $0,03 \text{ Ом}$ мезанад, дар муддати 2s ба қадри $0,012 \text{ Вб}$ тағиیر ёфт. Тағиироти селро доимӣ гуфта, қувваи чараёни дар ноқил пайдошавандаро ёбед.

9. Ҳавопаймо бо суръати 900 км/ст парвози уфукӣ мекунад. Дурии нӯгҳои болҳои ҳавопайморо 12 м ва модули ҷузъи амудии индуксияи магнитии майдони магнитии Замиро $5 \cdot 10^{-5} \text{ Тл}$ гирифта, фарқи потенсиалҳоеро ёбед, ки дар байнин нӯгҳои болҳо ба вучуд меояд.

10. Қувваи чараён дар фалтаки дорои индуктивияти $0,15 \text{ Н}$ ва муқовимати бисёр ками г баробари 4A аст. Фалтакро бо резистори муқовиматаш $R >> r$ мувозипайваст (пайвости параллелӣ) карданд. Агар манбаи чараён аз занчир ба якборагӣ қанда шавад, дар фалтак ва резистор чӣ қадр гармо чудо мешавад?

2. Магнитро (рас.2,б) аз ғалтак берун мекашанд. Чараёни индуксионӣ дар ғалтак қадом сӯ равона мешавад?

3. Магнитро (рас.5) ба ҳалқаи яклухт наздик мекунанд. Чараёни индуксионӣ дар ҳалқа қадом сӯ равона мешавад?

4. Қувваи чараён дар ноқили $00'$ (рас.20) майли кам шудан до-

Мұхимтарин хulosахои боби якум

Аввал худи шумо биқүшед, ки мұхимтарин нұктахои ин бобро ба хотир биёред. Хulosахои худро дар дафтари физика сабт кунед. Онҳоро ба бандхои алоҳида тақсимбандй кунед. Баъд ба муюинаи хulosахои мо, ки ин чо оварда шудаанд, пардозед ва онҳоро бо хulosахои худ мұқойса кунед.

1. Моҳияти падидаи индуксияи электромагнитй (илқои электромагнитй) ин аст, ки дар контури сарбаст дар натиҷаи тағийироти сели магнитии ба сатхи фарогирифтаи контур зананда қувваи мұхарриқай электрикй (ҚұМЭ)-и индуксионй ба вұчуд меояд. Кори генераторҳои тавлидсозандай қараёни электрикй бар ҳамин падида асос ёftааст. Мұвоғиқи қонуны индуксияи электромагнитй дар контури сарбаст ҚұМЭ-и индуксионй ба суръати бо аломати «минус» гирифташудай тағийироти сели магнитй баробар мебошад:

$$\varepsilon_i = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}.$$

2. Ба талаби қоидай Ленс қараёни индуксионии дар контури сарбаст пайдошаванда бо майдони магнитии худ монеъи он гуна тағийироти сели магнитй мегардад, ки ин тағийиротро ба миён овардааст.

3. Дар ноқили бәҳарапат қувваи ғайр он аст, ки ба зарраҳои барқаманд (зарраҳои электронок) аз тарафи майдони электрикии тұғонии зодаи майдони магнитии тағийирёбанда таъсир мекунад. Дар ноқили ҳаракаткунанда қувваи ғайр ҳамон қувваи магнитии Лоренс аст, ки ба зарраҳои барқаманди ҳамрохи ноқил ҳаракаткунанда таъсир меоварад.

4. Як мавриди хусусии индуксияи электромагнитй падидаи *худ-индуксия* мебошад. Ҳангоми рүй додани худ-индуксия майдони магнитии тағийирёбанда ҚұМЭ-и индуксиониро дар ноқиле, ки дар он худи қараёни индуксиякунанда өзист, илқо (индуксия) мекунад. ҚұМЭ-и худ-индуксия ба суръати тағийироти қувваи қараён дар ноқил мутаносиб мебошад:

$$\varepsilon_{is} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}.$$

5. Зариф (коэфисент)-и мутаносиби L *индуктивият* ном гирифтааст. Индуктивият ба шаклу андоzaҳои ноқил ва инчунин ба хосиятҳои мұхити мавҷудияти ноқил бастағй дорад. Ба

сифати воҳиди индуктивият ҳенрӣ (X_H) қабул шудааст ва чунин маънӣ дорад:

$$1X_H = 1 \frac{B \cdot c}{A}$$

6. Энергияи майдони магнитии ҷараён баробари корест, ки онро манбâз барои ба вучуд овардани ҳамин ҷараён иҷро мекунад. Ин аст он энергия:

$$W_M = \frac{LI^2}{2}$$

7. Макслел аз таҳлили падидаи индуксияи электромагнитӣ ҳулоса гирифт, ки майдони электрикии тӯфонӣ зодаи майдони магнитии тағиирёбанда мебошад. Баъд ў таҳмин кард, ки майдони электрикии тағиирёбанда, дар навбати худ, майдони магнитии тӯфонӣ ба вучуд оварда метавонад.

ЛАРЗИШХО ВА МАВЧХО

Боби 2. Ларзишҳои электромагнитӣ

**Боби 3. Истехсол, интиқол ва истифодаи энергияи
электрикӣ**

Боби 4. Мавҷҳои электромагнитӣ

Кашфи падидаи индуксияи электромагнитӣ (илқои электромагнитӣ) тасаввуроти моро дар бораи майдони электромагнитӣ густариш дод, онро амиқтар кард. Вале гап на танҳо дар ин аст. Рӯйдоди падидаи худ-индуксия ҳаст, ки зарраи барқаманд (зарраи электронок) ларзиш хӯрда метавонад, кувваи ҷараён ва бузургии дигари ташхисдиҳандай занчири электрикӣ тағиیر ёфта метавонанд. Ин ларзишҳо *ларзишҳои электромагнитӣ* ном гирифтаанд.

Ларзишҳои электромагнитӣ бо ларзишҳои механикӣ, ки шумо онҳоро дар синфи IX омӯхта будед, умумияти бисёр доранд.

Чунин ба назар мерасад, ки гӯё дар байни ҷунбиши *ованг* (номи пешинааш: раккосак) ва тағиироти ҷараёни ба воситаи ғалтак ҳолӣ (бебарқа) шудани конденсатор ҳеч гуна умумият набошад. Аммо ин тавр нест. Ларзишҳои механикиву электромагнитӣ тобеъи ҳамон як қонуниятҳои миқдорианд.

Инро дарк кардан душвор нест, ба шарте ки мо сарфи назар аз он қунем, ки чӣ (бори сари фанар ё ҷараёни электрикӣ дар занҷир) меларзад ё мелаппад, балки ба он бингарем, ки ҳамин ларзишҳову лаппишҳо чӣ тавр рӯй медиҳанд. Рӯйдодҳои мавҷии гуногунтабиат низ тобеи қонунҳои якхела буда метавонанд.

Дар физикаи мусоидир як фасли мустақил – «Физикаи ларзишҳо» ба майдони вучуд омад, ки дар он ларзишҳои гуногунтабиат аз ҳамон як нуқтаи назари умумӣ муоина мешаванд. Физикаи ларзишҳо татбиқҳои зиёд ва муҳим дорад. Дар ин фасли физика ларзиши мөшинҳову механизмҳо таҳқиқ мешавад. Даствардҳои он дар электротехникаи ҷараёнҳои тағиирёбанда ва радиотехникаи майдони фарохи татбиқ доранд.



Боби 2 ЛАРЗИШХОИ ЭЛЕКТРОМАГНИТИЙ

Дар ин боб мо бо муоинаи ларзиишҳои электромагнитӣ машгул мешавем. Ва бояд бигӯем, ки муоиноти мо назар ба он, ки дар физикии синфи IX дар бораи ларзиишҳои механикӣ баён шудааст, аз нигоҳи илмӣ амиқтар хоҳад буд. Донииши шумо аз риёзиёт (математика) акнун барои омӯзиши чуқуртари ин фасл коғист. Мо ин ҷо дар хусуси ларзиишҳои механикӣ низ камубеш сухан меронем, то ки ягонагии рӯйдодҳои ларзиишҳои табиатро бетаъкид назорем.

§11. Ларзиишҳои электромагнитии озод ва маҷбурий

Ларзиишҳои электромагнитиро низ ба вучӯд овардан осон аст, он сон, ки мо ҷисмеро дар сари фанаар (пружин) овехта, онро ҷунбии медиҳем. Вале мулоҳидаи ларзиишҳои электромагнитӣ ҷандон осон нест, зеро мо на рафти падидаи барқаманд шудани конденсаторро дидা метавонему на ҷараёни электрикӣ дар галтак пайдоишавандаро.


Кашфи ларзиишҳои электромагнитӣ то дараҷае тасодуфӣ буд. Баъди он ки банкаи лейденӣ (яъне нахустин конденсатор) иҳтироъ карда шуд ва олимон тарзҳои бо ёрии мошини электростатикӣ ба он додани барқаҳои зиёдро ёд гирифтанд, ба омӯзиши падидаи аз барқа холӣ шудан, яъне тахлия (бебарқа, пардаҳт) шудани он банка пардоҳтанд. Рӯяҳои банкаи лейдениро ба воситаи ғалтаки симин ба ҳам пайваста, диданд, ки симҳои пӯлодини даруни ғалтак магнитнок мешаванд. Ин ҷойи таъачҷуб надошт: ҷараёни электрикӣ «вазифадор буд», ки магза (дилак)-и пӯлодинро магнитнок кунад.

Чизи дигар таъачҷубангез буд: пешакӣ тахмин кардан илоҷу надошт, ки қадом нӯғи магзаи ғалтак қутби «шимиҳ» мешаваду қадомаш – «ҷануб». Такрори таҷриба дар ҳамон як шароит натиҷаи ҳархела медод. Ва на якбора дарк кардан мұяссар гардид, ки ҳангоми ба воситаи ғалтак бебарқа шудани конденсатор ларзиишҳои электромагнитӣ рӯй медиҳад. Дар муддати рӯй додани тахлия (пардаҳт)-и электрикӣ конденсатор ҷандин бор пури барқа ва боз холӣ мешавад ва ҷараён борҳо самти худро тафийр медиҳад. Ба ҳамин сабаб магза ба тарзҳои гуногун магнитнок шуда метавонад.

Тағыйироти даврӣ ё қарib даврии барқа, кувваи ҷараён ва волтажро¹ ларзиши электромагнитӣ мегӯянд.

Ин ларзишҳо бо басомади назар ба басомадҳои механикӣ хеле зиёд рӯй медиҳанд. Бино бар ин хубтарин воситаи мушоҳида ва таҳқиқи онҳо осциллограф (ларзишнигор)-и электронӣ аст.

Дар найчаи электронӣ шуъои осциллограф дастаи борики электронҳо ба экране мезанад, ки он бо таъсири электронҳо нур меафканад. Ба лавҳаҳои уфуқӣ-майлдиҳандай найча волтажи тағийирёбандай «аррашакл» (рас. 22), ки вазифаи густаришдиҳандагӣ дорад, дода мешавад. Ин волтаж нисбатан оҳиста меафзояд, аммо зуд кам мешавад. Майдони электрикии байнӣ лавҳаҳо шуъои электронири маҷбур месозад, ки экранро дар самти уфуқӣ бо суръати дойимӣ паймояд ва баъд қарib онан (дафъатан) ақиб гардад. Баъд ин амал саропо такрор мешавад. Акнун агар лавҳаҳои амудимайлдиҳандай найча ба конденсатор пайваста шаванд, он гоҳ паству баланд шудани волтаж ҳангоми холӣ (бебарқа) шудани конденсатор дастаи электрониро ларзиш медиҳад. Дар натиҷа дар экран «густара»-и замонии ларзишҳои дастаи электронӣ ҳосил мешавад (рас.23), мисли он, ки ованг (раккосак)-и қаламдор дар рӯйи қоғазварақи равон мекашад. Ҳама гуна ларзиш (навасон) бо мурури замон ҳомӯш мешавад².



Рас.22.




Рас.23.

1. Номи пешинаи волтаж шиддат буд (С. К.).
2. Ларзишҳои дар занчири электрикӣ рӯйдиҳанда аксаран дар тӯли ҳиссаҳои сония ҳомӯш мегарданд. Бинобар ин барои мушоҳидаи онҳо осциллографро истифода кардан хубтар аст, ки экрани он бо таъсири электронҳо муддати мадиде шӯълавар бимонад.

Ин ларзишҳо ларзишҳои озоданд. Ларзишҳоеро *ларзиии озод ё ларзиии озодона* мегӯянд, ки баъди аз ҳолати мувозанат баровардани системаи ларзишзо дар он система ба вучуд меоянд. Дар мисоли мо системаи ларзишзо дар натиҷаи барқаманд кардани конденсатор аз ҳолати мувозанат бароварда мешавад. Барқаманд шудани конденсатор монанди он аст, ки гӯё мо овангро аз мавқеи мувозанат ин ё он сӯ ҷунб дода бошем.

Дар занчири электрикӣ ҳосил кардани ларзишҳои маҷбурий низ душвор нест. Ларзишҳоеро *ларзиии маҷбурий* меноманд, ки дар занчир бо таъсири қувваи муҳаррикии электрикии даврии берунӣ ба вучуд меоянд.



Рас. 24.

Кувваи муҳаррикии электрикӣ (ҚумЭ)-и тағийирёбанда, масалан, дар қоб (рамка)-и симини иборат аз якчанд печ ҳангоми дар майдони магнитӣ гардиш хӯрдани он пайдо мешавад (рас.24). Пайдоиши ҚумЭ-и индуксионӣ дар ин маврид ин гуна замина дорад: электронҳои ҳамроҳи ноқилҳои қоб ҳаракаткунанда аз тарафи майдони магнитӣ таъсир мебинанд; электронҳоро ба қади ноқил ҳамин кувва ҳаракат медиҳад (мекӯлонад). Азбаски сели магнитии ба қоб зананда ба таври даврий тағийир мейёбад, пас, мувофиқи қонуни индуксияи электромагнитӣ ҚумЭ-и индуксионӣ низ ба таври даврий тағийир мепазирад. Дар сурати сарbast кардани занчир ҚумЭ-и тағийирёбанда ҷараёни тағийирёбанда ба вучуд меоварад ва акрабаки галванометр дар назди мавқеи мувозанати худ ларзиш мөхӯрад.




Ларзишҳои электромагнитии озод дар натиҷаи фароянди ба воситаи галтаки индуктивӣ (илқо-галтак) холӣ шудани конденсатор пайдо мешаванд. Ларзишҳои маҷбуриро ҚумЭ-и давртагайирёбанда ба вучуд меоварад.



1. Чиро ларзишии электромагниттй мегүянд?
2. Тафовуты ларзишхой электромагниттии озод ва маҷбурӣ дар чист?

§12. Контури ларзишзо. Табдили энергия дар ларзишхой электромагниттй.

Содатарин системае, ки дар он ларзишҳои электромагниттии озод рӯй дода метавонанд, аз конденсатор ва як галтаке иборат аст, ки ба рӯяҳои конденсатор пайваста шудааст (рас.25). Ин гуна система контури ларзишзо ном гирифтааст.




Биёд бинем, ки ларзишҳо дар ин контур ба чӣ сабаб рӯй медиҳанд. Конденсаторро муддате ба ягон батаре пайваста, онро барқаманд мекунем, яъне ба он барқа (заряди электрикӣ) медиҳем (рас.26,а). Дар ин сурат конденсатор ин қадар энергия мегирад:

$$W_p = \frac{q_m^2}{2C}, \quad (2.1)$$

ки ин чо q_m барқаи конденсатор асту C – гунчойиши электрикӣ он. Он гоҳ дар байн рӯяҳои конденсатор фарқи потенсиалҳои U_m ба вучӯд меояд.

Калидро ба ҳолати 2 мегардонем (рас. 26,б). Он гоҳ конденсатор аз барқаи худ холӣ шудан мегирад – дар натиҷа дар занҷир ҷараёни электрикӣ ба вучӯд меояд. Қувваи ин ҷараён оҳиста-



Рас. 26.

охиста меафзояд, яъне на якбора ба қимати зиёдтарини худ мера-сад. Сабаби ин дар падидаи худ-индуксия аст. Баробари пайдоши чараён майдони магнитии тағийирёбанда низ ба вучуд меояд. Ин майдон дар нокил майдони электрикии тӯфонӣ ба вучуд меоварад (дар ин бора дар боби 1 сухан рафта буд). Ана ҳамин майдони электрикии тӯфонӣ аст, ки ҳангоми «чон гирифтани»-и майдони магнитӣ муқобили чараён амал карда, монеи якбора афзудани он чараён мешавад.

Ба қадри холӣ (бебарқа) шудани конденсатор энергияи майдони электрикӣ кам мешавад, vale дар айни ҳол энергияи майдони магнитии чараён меафзояд ва ин энергия чунин ёфта мешавад:

$$W_M = \frac{Li^2}{2} \quad (2.2)$$

Ин чо i қувваи чараёни тағийирёбандада асту L – индуктивияти ғалтак.

Энергияи пурраи майдони электромагнитии контур W баробари ҳосили ҷамъи энергияи майдони магнитӣ ва энергияи майдони электрикӣ аст:

$$W = \frac{Li^2}{2} + \frac{q^2}{2C} \quad (2.3)$$

Дар лаҳзай комилан холӣ шудани конденсатор ($q=0$) энергияи майдони электрикӣ баробари сифр, vale энергияи майдони магнитии чараён мувофиқи қонуни бақои энергия зиёди зиёд мешавад. Дар ин лаҳза қувваи чараён низ ба қимати зиёдтарини худ мерасад.

Бо вучуди он ки то ин лаҳза фарқи потенсиалҳо дар нӯгҳои ғалтак баробари сифр мешавад, чараёни электрикӣ на якбора қатъ мегардад. Ба ин ҳам падидаи худ-индуксия монеъ мешавад. Ва ҳамин ки кам шудани қувваи чараёну майдони магнитии зодай он оғоз ёфт, майдони электрикии тӯфоние ба вучуд меояд, ки чараёнро зӯртар мекунад.

Дар натиҷа конденсатор то дами охиста-охиста холӣ шуда, ба сифр расидани қувваи чараён пур шудан мегирад. Дар ин лаҳза энергияи майдони магнитӣ низ сифрӣ мешавад, vale энергияи майдони электрикии конденсатор боз ба қимати зиёдтарин мерасад.

Баъди ин конденсатор аз сари нав пурбор (барқаманд) шудан мегирад ва система ба ҳолати ибтидой бозмегардад. Агар талафи

энергия вучуд намедошт, ин падида муддатхо идома меёфт, яъне ларзишҳои электрикӣ хомӯшнашаванд мебуданд ва пас аз ҳар як даври ларзиш ҳолати система айнан такрор мешуд. Энергияи пурра дар ин маврид бақо медошт ва қимати он дар ҳар лаҳзаи вақт ба энергияи зиёдтарини майдони электрикӣ ё ба энергияи зиёдтарини майдони магнитӣ баробар мебуд:

$$W = \frac{Li^2}{2} + \frac{q^2}{2C} = \frac{q_m^2}{2C} = L \frac{I_m^2}{2}$$

Аммо дар асл талафи энергия ногузир аст, зеро ғалтак ва ноқилҳои пайвасткунанда соҳиби ин ё он муқовиматанд. Ҳамин аст, ки энергияи майдони электромагнитии контур оҳиста-оҳиста ба энергияи доҳилии ноқил бадал мешавад.



Дар контури ларзишзо энергияи майдони электрикии конденсатори барқаманд (конденсатори турбор) ба таври даврӣ ба энергияи майдони магнитии ҷараён бадал мешавад. Дар сурати дар система вучуд надоштани муқовимат энергияи пурраи майдони электромагнитӣ бетагийр мемонад.



1. *Оё шумо метавонед, ки як контури ларзишзо бисозед?*
2. *Энергияи контури ларзишзо дар лаҳзаи дилҳоҳи вақт ба чӣ баробар аст?*

§13. Шабоҳати байни ларзишҳои механикӣ ва электромагнитӣ


Ларзишҳои электромагнитии дар контур пайдошаванд ба ларзишҳои механикии озод, масалан, ба ларзишҳои бори сари фарнар (пружин) монандӣ доранд. Ин монандӣ на бо табиати худи ин бузургихо (ки даврӣ тагийирёбанд мебошанд), балки бо фарояндҳои ба таври даврӣ тагийир ёфтани бузургихои гуногун алоқаманд аст.

Дар ларзишҳои механикӣ ба таври даврӣ координати чисм x ва соя-тасвир (проексия)-и суръати он v_x тагийир меёбанду дар ларзишҳои электромагнитӣ – барка (заряди электрикӣ)-и конденсатор q ва қувваи ҷараёни занҷир i .

Монанд будани тағириоти бузургихои механикӣ ва электромагнитӣ он гуна замина дорад, ки шароитҳои пайдоиши ларзишҳои механикӣ ва электромагнитӣ ба яқдигар шабоҳат доранд. Ҷисми сари фанарро ба ҳолати мувозанат қувваи чандирие (F_x) бармегардонад, ки он ба қӯчиши ҷисм (аз мавқеи мувозанат) мутаносиб аст. Ва ин ҷо ба сифати зариб (коэфисент)-и мутаносиби саҳтии фанар k меояд. Тахлия (бебарқа) шудани конденсатор, яъне пайдоиши ҷараён ба волтажи байни рӯяҳои конденсатор i , ки худ ба q мутаносиб аст, вобаста мебошад. Ин ҷо зариби мутаносиби бузургии чаппай гунчойиши конденсатор, яъне $1/C$ мебошад, зеро $i=q/C$ аст.

Монанди он ки ба сабаби вучуд доштани инерсия (шасти ҳаракат) ҷисм бо таъсири қувва суръати худро на якбора зиёд карда метавонад ва ҳангоми қатъ гардонидани таъсири қувва суръати ҷисм на якбора сифрӣ мешавад, ҳамин ҷараёни электрикӣ дар ғалтак аз ҳисоби падиди худ-индуксия (худ-илқо) бо таъсири волтаж оҳиста-оҳиста меафзояд ва ҳангоми ба қимати сифрӣ расидани волтаж на якбора нопадид мегардад. Индуктивияти контур L ин ҷо ҳамон гуна мақом дорад, ки массаи ҷисм t дар механика дорад. Ба иборати дигар, ба энергияи кинетикии ҷисм $\frac{m}{2}v_x^2$ энергияи майдони магнитии ҷараён $Lt^2/2$ мувофиқ меояд. Мисли ҳамин, аз ҳисоби энергияи ҷараёни электрикӣ батаре барқаманд (пури барқа) шудани конденсатор шабехи он аст, ки ҷисми сари фанар (пружин) дар натиҷаи аз мавқеи мувозанат ба қадри x_m қӯчонида шудан соҳиби энергияи потенсиалии $\frac{k}{2}x_m^2$ мегардад (рас. 27,а; дар ин расм мавқеҳои мувозанат бо ҳатҳои амудии ранга ишорат шудаанд). Ин ифодаро бо энергияи конденсатор $\frac{1}{2C}q_m^2$ муқоиса карда, мебинем, ки саҳтии фанар дар ларзиши механикӣ ҳамон гуна мақом дорад, ки бузургии чаппай гунчойиш (яъне $1/C$) дар ларзишҳои элекромагнитӣ дорад ва координати ибтидой x_m шабехи барқаи q_m мебошад.

Дар занчири электрикӣ аз ҳисоби фарқи потенсиалҳо ба вучуд омадани ҷараёни i шабехи мавриди дар системаи ларзандагӣ бо таъсири қувваи чандирӣ фанар суръати v_x гирифтани ҷисм мебошад (рас.27,б). Лахзае, ки конденсатор ҳолӣ мешаваду қувваи ҷараён қимати зиёдтарин мегирад, мутобиқи мавридест, ки ҷисм аз мавқеи мувозанат бо суръати зиёдтарин мегузарад (рас.27,в).



Рас. 27.

Баъд рӯяҳои конденсатор боз тағири барқа мекунанду чисми сари фанар аз мавқеи мувозанат сўйи чап мекӯчад (рас. 27, г). Пас аз ним даври ларзиш конденсатор комилан тағири барқа мекунад ва қувваи ҷараён боз сифрӣ мешавад. Ин мутобиқи ҳолати дар мавқеи канории чап қарор гирифтани чисми сари фанар аст, яъне дар ин маврид суръати чисм сифрӣ мешавад (рас. 27, д).

Мутобиқати байни баъзе бузургиҳои механикӣ ва электрикии хоси ларзишҳо дар ҷадв. 1 омадааст.

Ҷадвали 1


Бузургии механикӣ	Бузургии электрикӣ
Координат x	Барқа (бори электрикӣ) q
Суръат v_x	Қувваи ҷараён i
Масса (чиurm) m	Индуктивият (худ-илқоӣ) L
Сахтии фанар (пружин) k	Бузургии чаппаи гунҷоиши $\frac{1}{C}$
Энергияи потенциалӣ $\frac{kx^2}{2}$	Энергияи майдони электрикӣ $\frac{q^2}{2C}$
Энергияи кинетикӣ $\frac{mv_x^2}{2}$	Энергияи майдони магнитӣ $\frac{L^2}{2}$



1. Шумо дар байни ларзишҳои электромагнитии дар контур рӯйдиханда ва ҷунбишҳои ованги риёзӣ (раққосаки математики) чӣ шабоҳат мебинед?
2. Дар контури ларзишзо дар мақоми саҳтии фанар омадани бузургии чаптаи гунҷойши (яъне I/C)-ро шумо чӣ шарҳ медиҳед?

§14. Муодилаи ташхиси рӯйдодҳои контури ларзишзо

Акнун ба муоинаи назарияи миқдории падидашои дар контури ларзишзо рӯйдиханда мепардозем. Ин душвортарин баҳии боби 2 аст. Аммо агар шумо, хонандай азиз, бо қоидашои ҳосилагирӣ мусаллаҳ бошад, ин мавзӯро бо осонӣ дарк карда метавонед.



Рас.28

Контури ларзишзоеро бинем (рас.28), ки муқовимати он R -ро ба эътибор нағирифтан мумкин бошад. Муодилаи ташхиси ларзишҳои электрикии озоди дар контури ларзишзо рӯйдихандаро дар заманаи қонуни бақои энергия ҳосил кардан осон аст.

Энергияи электромагнитии пурраи контури ларзишзо W дар ҳар лаҳзаи вакт ба ҷамъи энергияҳои майдонҳои магнитӣ ва электрикӣ баробар мебошад:

$$W = \frac{Li^2}{2} + \frac{q^2}{2C}.$$

Ин энергия дар сурати сифрӣ будани муқовимати контур бо мурури замон тафийир намепазирад. Ва модом ки мо энергияро доимӣ мепиндорем, ҳосилаи замонии он баробари сифр ҳоҳад буд. Чунин ки бошад, ҷамъи ҳосилаҳои замонӣ аз энергияҳои майдонҳои магнитӣ ва электрикӣ низ баробари сифр меояд:

$$\left(\frac{Li^2}{2} \right)' + \left(\frac{q^2}{2C} \right)' = 0,$$

ё ҳуд

$$\left(\frac{Li^2}{2} \right)' = - \left(\frac{q^2}{2C} \right)' \quad (2.5)$$

Муодилаи (2.5) он гуна маъниро ифода мекунад, ки суръати тағириоти энергияи майдони магнитӣ модулан баробари тағириоти энергияи майдони электрикӣ аст ва аломати «минус» онро ифода мекунад, ки дар сурати афзудани энергияи майдони электрикӣ энергияи майдони магнитӣ мекоҳад (ва баръакс). Ва маҳз ҳамин аст, ки энергияи пурра тағири намеёбад.

Ҳосилаи ҳарду тарафи муодилаи (2.5)-ро ёфта¹, ин хел менависем:

$$\frac{L}{2} 2ii' = -\frac{1}{2C} 2qq' \quad (2.6)$$

Аммо ҳосилаи замонии барқа (бори электрикӣ) қувваи ҷараёнро ифода мекунад:

$$i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = q' \quad (2.7)$$

Бинобар ин муъодилаи (2.6)-ро чунин навиштан мумкин аст:

$$Li'i = -\frac{iq}{C} \quad (2.8)$$

Ҳосилаи замонии қувваи ҷараён чизи дигаре нест ба ҷуз ҳосилаи дуюми замонии барқа, мисли он ки ҳосилаи суръат (яъне шитоб) ҳосилаи дуюми замонии координат мебошад². Дар муодилаи (2.8) $i'=q''$ мегузорем ва тарафҳои ҷапу рости ин муодиларо ба Li таксим карда, муодилаи асосии ташхиси ларзишҳои электромагнитии дар контури ларзишзо рӯйдиҳандаро мейбем:

$$q'' = -\frac{1}{LC} q \quad (2.9)$$

Агар шумо боби «Лапишҳои механикӣ»-и китоби дарсии «Физика, 9»-ро ба ёд биёред ё онро такроран мутолиа кунед, як

1. Мо ин ҷо ҳосилаҳои замонӣ, яъне ҳосилаҳои нисбат ба вакт гирифташуда-ро дар назар дорем. Бинобар ин ҳосилаи (i^2)' на ба таври сода ба $2i$ баробар аст (чунонки дар сурати нисбат ба i ҳосила гирифтан мебуд), балки он $2i$ -ро боз ба ҳосилаи замонии қувваи ҷараён i' низ зарб задан мебояд, он тавр ки ҳосилаи функцияи мураккаб ёфта мешавад. Дар бораи ҳосилаи (q^2)' низ ҳаминро гуфтган мебояд.
2. Шитоб дар механика чун ҳосилаи замонии суръат ёфта мешавад: $a_x = v'_x$ (ниг. китоби дарсии риёзиёти синфи X). Суръат бошад, ҳосилаи замонии координат аст: $v_x = x'$. Бинобар ин шитоб ҳосилаи дуюми замонии координат мебошад: $a_x = x''$. Пас, бузургии q'' ба куллӣ ба шитоб a_x монандӣ дорад. Ин мутобикатро дар ҷадв. 1 низ инъикос кардан мумкин буд.

чизи бисёр ациб бароятон равшан мешавад. Муодилаи (2.9) гайри ишоратҳои дар он истифодашуда бо чизи дигаре аз муодилаи ташхиси ларзиши чисми сари фанар фарқ намекунад, яъне дар сурати дар муодилаи ифодакунандай ларзишҳои механикӣ иваз кардани x ба q , шитоби чисм $a_x = x''$ ба q'' , k ба $1/C$ ва t ба L ҳамин формулаи (2.9) ҳосил мешавад.



Ҳамин тариқ, мо ин чо масъалаи асосии ларзишҳои электромагнитии озодро ҳал кардем, яъне муодилае баровардем, ки ин ларзишҳоро ифода мекунад. Ин муодила низ он гуна шакли риёзӣ дорад, ки муодилаи ташхиси ларзиши чисми сари фанар ё ованги риёзӣ (ракӯсаки математикӣ) дошт.



1. Суръати тағйироти энергияи электрикӣ дар контури ларзишзо ба чӣ баробар аст?
2. Суръати тағйироти энергияи магнитӣ дар контур ба чӣ баробар аст?

§15. Ларзишҳои мавзун. Доманаи ларзиш.

Давр ва басомади ларзиш.

Дар физикаи синфи 9 муодилаи ҳаракат (яъне ифодай қонуни дуюми Ньютона) барои ташхиси ҳаракати чисми сари фанар (пружин) ва ованги риёзӣ (ракӯсаки математикӣ) оварда шуда буд. Вале мо кӯшиши ҳам накардаем, ки ба воситаи он муодила вобастагии координати чисми ларзонро ба вақт муқаррар қунем. Ин корро танҳо дар асоси таҳлили риёзӣ (таҳлили математикӣ) анҷом додан имкон дорад.

Биёед аз рӯйи вобастагии маълуми q'' ба q (муодилаи 2.9) вобастагии барқа (заряди электрикӣ)-ро ба вақт муқаррар қунем. Ин кори осон нест ва кӯшиши зиёд, ҷадал меҳоҳад, вале қариб ҳар яки шумо, хонандаҳои азиз, онро сомон дода метавонед.

Ларзишҳои мавзун (ларзишҳои ҳармоникӣ). Ҳосилаи дуюми замонии барқа мувофиқи муодилаи (2.9) ба бузургии барқа мутаносиб мебошад, вале аломати ба он муқобил дорад.

Хуб, барқа бо мурури замон чӣ тавр тағиیر мейбад? Равшан аст, ки ин вобастагӣ бояд рафтори даврӣ дошта бошад. Шумо синус ва косинус ворӣ функсияҳои давриро медонед. Чунонки маълум аст, ин функсияҳо он гуна хусусият доранд, ки ҳосилаи дуюми онҳо ба худи функсияҳо яъне ба синус ё косинус (вале бо аломати акс) мутаносиб мебошад. Дар таҳлили риёзӣ нишон дода мешавад, ки ҳеч функсияи дигар ин гуна хусусият надорад. Ин нуктаҳо имкон медиҳанд бо боварии том бигӯем, ки барқа (ё ҷараён) дар ларзишҳои озод бо мурури замон аз рӯйи қонуни синус ё косинус тағиир мейбанд.

Тағиироти замонии даврии ин ё он бузургии физикиро дар сурати аз рӯйи қонуни синус ё косинус рӯй додани он *ларзиши мавзун* мегӯянд.

Чисми сари фанар (ё ованги риёзӣ) ларзиши мавзун мекунад ва муодилаи ҳаракати он шаклан ва моҳиятан ба муодилаи (2.9) монандӣ дорад. Дар «Физика, 9» ларзишҳои мавзун маҳз чун ҳаракатҳое шарҳ ёфтаанд, ки барои онҳо шитоб ба кӯчиши «минусӣаломат» мутаносиб аст.

Доманаи ларзиши (амплитуди ларзиш). Яке аз бузургихои муҳими ташхискунандай ларзиш доманаи ларзиш мебошад. Доманаи ларзиши мавзун гуфта модули қимати зиёдтарини бузургии ларзонро мефаҳманд. Ин гуна модул модули барқа ё ҳар бузургии дигари давритағиyrёбанда буда метавонад.

Доманаи ларзиш вобаста ба он ки дар лаҳзаи аввали вақт ба конденсатор чӣ миқдор барқа дода шудааст, гуногун буда метавонад. Ба иборати дигар, доманаи ларзиш ба шароити ибтидой бастагӣ дорад. Лекин қимати зиёдтарини модули синус ва косинус 1 аст. Аз ин рӯ ҳалли муодилаи (2.9)-ро танҳо бо синус ё косинус ифода кардан носаҳех мебуд. Ҳал бояд дар шакли ҳосили зарби доманаи ларзиш q_m ва синус ё косинус ояд.

Ҳали муодилаи ташхиси ларзишҳои озод. Хуб, ҳалли муодилаи (2.9) бояд чӣ гуна шакл дошта бошад? Содагирӣ карда,

$$q = q_m \cos t \quad \text{ё ин ки} \quad q = q_m \sin t$$

пиндоштан дуруст нест, зеро дар ин сурат ба ҷойи

$$q'' = -\frac{1}{LC}q$$

таносуби

$$q'' = -q m \cos t = -q$$

ҳосил мешуд. Аммо агар шакли ҳалро каме тағиیر дихем, «лаъл ба даст меояд». Барои он ки дар ифодай ҳосилаи дуюми q'' зарibi I/LC ояд, ҳалли муъодилаи (2.9)-ро дар шакли зайл менависем:

$$q = q_m \cos \sqrt{\frac{1}{LC}} t \quad (2.10)$$

Дар ин сурат ҳосилаи якум шакли зайл мегирад:

$$q' = -\sqrt{\frac{1}{LC}} q_m \sin \sqrt{\frac{1}{LC}} t$$

Ҳосилаи дуюм

$$q'' = -\frac{1}{LC} q_m \cos \sqrt{\frac{1}{LC}} t = -\frac{1}{LC} q$$

мешавад, ки ин ҳамон муъодилаи (2.9) аст. Пас, ифодай (2.10) ҳалли муъодилаи ибтидой, яъне ҳалли муъодилаи (2.9) мебошад. Фаҳмост, ки ифодай

$$q = q_m \sin \sqrt{\frac{1}{LC}} t \quad (2.11)$$

ниز ҳалли муъодилаи аввала буда метавонад. Бузургии дойимии $\sqrt{\frac{1}{LC}}$ -ро, ки ба хусусиятҳои система бастагӣ дорад, бо ω_0 ишорат мекунем:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (2.12)$$

ки ин ифодай (2.10)-ро шакли содатар медиҳад:

$$q = q_m \cos \omega_0 t \quad (2.13)$$


Худи муъодилаи (2.9), ки ларзишҳои электромагнитии озодро ифода мекунад, дар ин сурат басе сода мешавад:

$$q'' = -\omega_0^2 q \quad (2.14)$$

Хатти вобастагии барқа ба вақт мувофиқи (2.13) косину-сишакл аст (рас.29).

Давр ва басомади ларзишҳои маевзун. Акнун ба сари мазмуни физикии бузургии ω_0 биёем.

Дар натиҷаи ларзишҳои электрикӣ қиматҳои барқаи конденсатор ба таври даврӣ такрор мешаванд. Кӯтоҳтарин муддати вақте (T), ки дар тӯли он ларзиш комилан такрор мешавад, *даври ларзии* ном гирифтааст.



Рас. 29

Даври ларзиш агар маълум бошад, *басомади ларзии*, яъне адади ларзишҳо дар воҳиди вакт рӯйдиҳандаро муайян кардан осон аст. Бигзор, барои рӯй додани як ларзиш муддати вакти T зарур ояд – ба ин шарт адади ларзишҳо дар муддати 1 с рӯйдиҳанда v -ро чунин ифода кардан мумкин аст:

$$v = \frac{1}{T} \quad (2.15)$$

Ба ёд меорем, ки дар Манзумаи байналмилалии воҳидҳо (SI) басомади ларзише ба сифати воҳид пазирӯфта шудааст, ки барои он адади ларзишҳо дар ҳар сония якстост. Ин воҳидро ҳертз меноманд ва бо X_3 (аз исми X. Ҳертз) ишорат мекунанд. Пас аз муддати вақти баробар ба як даври ларзиш T , яъне дар сурати ба қадри $\omega_0 T$ афзудани аргументи косинус қимати барқа такрор мешавад ва косинус қимати пешинаи худро соҳиб мегардад. Аз риёзиёт маълум аст, ки қўтоҳтарин даври косинус 2π аст. Пас,

$$\omega_0 T = 2\pi$$

ё аз ин чо:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi v \quad (2.16)$$

Ҳамин тариқ, бузургии ω_0 адади ларзишҳост, аммо на дар 1 с, балки дар муддати 2π с. Ин бузургӣ *басомади доиравӣ*¹ ном гирифтааст.

Басомади ларзишҳои озодро басомади хусусӣ ё басомади хоси системаи ларзишзо мегӯянд.

1. Минбайд мо дар мақоми басомади доиравӣ танҳо басомад хоҳем гуфт, ки мучазтар (қўтоҳтар) аст. Басомади доиравӣ ω_0 -ро аз басомади v фарқ кардан мушкил нест, зеро ки ишоратҳо гуногунанд.

Формулаи Томсон. Мо дидем, ки зариб (коэфисент)-и мутаносибӣ дар муодилаи (2.9) маънии квадрати басомади доиравӣ дорад:

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

Даври ларзишҳои озоди контурӣ ин аст:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC} \quad (2.17)$$

Ин ифода формулаи Томсон ном дорад (ба исми олимӣ инглис Уилям Томсон).

Афзудани даври ларзиш T -ро ба қадри зиёд шудани L ва C чунин шарҳ додан мумкин аст. Дар сурати зиёд шудани индуктивият (илқо) ҷараён бо мурури замон оҳистатар меафзояд ва то қимати сифрӣ оҳистатар кам мешавад. Ва ҳар қадре ки гунҷоиши зиёд бошад, барои тағйири барқаи рӯяҳои конденсатор ҳамон қадр вақти тӯлонитар зарур мебошад.

Ларзишҳои хомӯшишаванд. Ларзишҳои озоди барқа ва ҷараён ба сабаби имкон доштани талафоти энергия дар асл начандон мавзун (начандон ҳармоникӣ) мебошанд. Онҳо рафта-рафта хомӯш мешаванд. Густариши замонии ларзишҳои хомӯшишавандаро мадар рас.23 (дар тасвири осциллографӣ) дидар будем.

Ҳар қадре ки муқовимати контур R зиёд бошад, даври ларзиш ҳамон қадр тӯлонитар ҳоҳад буд. Дар сурати ба қадри кофӣ зиёд будани муқовимат дар контур ларзиш ба вучуд намеояд. Конденсатор ҳолӣ (бебарқа) мешавад, вале дар ин маврид аз сари нав барқаманд намешавад.




Шумо хуб меҳнат кардед. Муодилаи дифференсиалиеро ҳал кардед, ки ларзишҳои мавзунро тавсиф медиҳад. То оҳиро китоб шумо ягон масъалаи аз ҷиҳати риёзӣ душвортареро дучор намеоед.

Исбот шуд, ки ларзишҳои электромагнитии озод дар контур аз рӯйи қонуни синус ё косинус рӯй медиҳанд. Мо даври ларзии ва инчунин басомади ҳусусии ларзишҳоро муқаррар қардем.



1. Чӣ гуна ларзишҳои ларзишҳои мавзунанд?
2. Басомади доиравии ларзии бо даври ларзии чӣ алоқаманӣ дорад?

3. Дар сурати бо конденсатори гунчошиши ду мартаба камтар иваз карданы конденсатори контур даври ларзишҳои озод чӣ тағиирот мебинаад?
4. Барқаи бо кулонҳо ифодашуда бо мурури замон ҷунин тағиир меёбад: $q=3,5 \cdot 10^{-5} \cos 4\pi t$. Ларзиши ин барқа чӣ гуна домана (амплитуд) ва басомади доиравӣ дошта метавонад?
5. Дар рас.30 рафтори ҳатти ифодакунандай ларзиши мавзуне тасвир ёфтааст. Домана ва даври ларзишҳои мавзунро муайян қунед.
6. Аз рӯйи он ки муодилаҳои ташихискунандай ларзиши чисми сари фанар (пружин) ва ованги риёзӣ (ракқосаки математикӣ) ва инҷунин муодилаи ифодакунандай ларзиши барқа (2.9) монанд ҳастанд, даври ларзиши чисми сари фанар ва овангро ёбед.



Рас. 30

§16. Фази ларзиш

Мо бо бузургиҳои асосии ташихискунандай ларзишҳои мавзун, яъне бо домана (амплитуд)-и ларзиши барқа (заряди электрикӣ), даври ларзии T , басомади ларзии v ва басомади доиравии ларзии ω_0 шинос шудем. Дар ин қатор бояд бузургии дигаре бо номи **фази ларзиш** низ бошад. (Ин ном аз қалимаи юнони *phasis* баромадааст, ки маънии зуҳур, пайдоиш, марҳалаи инкишиофи ин ё он падида дорад).

Дар сурати қимати муайян доштани доманаи ларзишҳои мавзун барқаи конденсаторро аз рӯйи аргументи синус ё косинус муайян кардан мумкин аст:

$$\phi = \omega_0 t$$

Бузургии ϕ -ро, ки дар аргументи синус (ё косинус) меояд, **фази ларзишҳои** аз рӯйи қонуни синус (ё косинус) рӯйдиҳанда меноманд. Фази ларзишро бо воҳидҳои кунҷӣ – **радианҳо** ифода мекунанд.


Аз рӯйи қиматҳои фаз на танҳо барқа, балки қувваи ҷараён ва волтажро низ, ки ларзиши онҳо ҳам мавзун (хармоникӣ) мебошад, ёфтани мумкин аст. Бинобар ин гуфтани мумкин аст, ки дар сурати маълум будани доманаи ларзиш фази ларзиш ҳолати системаи ларзишзоро (барои ҳар лаҳзаи вакт) ифода мекунад. Моҳияти мағҳуми «фаз» (*phase*) маҳз дар ҳамин аст.

Ларзишҳои якдомана (яъне ҳамқад) ва ҳамбасомад аз якдигар бо фази худ фарқ карда метавонанд.

Азбаски $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ мебошад, пас:

$$\varphi = \omega_0 t = 2\pi \frac{t}{T}. \quad (2.18)$$

Нисбати $\frac{t}{T}$ нишон медиҳад, ки аз ибтидои ларзиш чӣ ҳиссаи давр гузаштааст. Ба ҳар қимати муддати вақти бо ҳиссаҳои даври ларзиш ифодашуда қимати муайяни бо радианҳо ифодашудаи фаз рост меояд. Чунончи, пас аз муддати $t=T/4$ (чаҳоряк давр) $\varphi=\pi/2$, пас аз муддати ним давр $\varphi=\pi$, пас аз як даври пурра $\varphi=2\pi$ ва ғ. мешавад. Дар нигора (график)-и ларзишҳо вобастагии барқаро на ба вақт (чун рас. 29 ва 30), балки ба фаз сохтан мумкин аст. Дар рас.31 ҳамон хатти косинусие тасвир ёфтааст, ки дар рас.29 омада буд, вале дар тири уфуқӣ ба ҷойи вақт қиматҳои фаз гузашта шудааст.



Рас. 31

Тасвири ларзишҳои мавзун ба воситаи функцияҳои синус ва косинус. Шумо аллакай медонед, ки дар ларзишҳои мавзун барқа бо мурури вақт ба қонуни синус (ё косинус) тафйир мёёбад.

Акунун, ки моҳияти фази ларзиш дарк шуд, дар ин хусус муфассалтар сухан меронем.

Синус аз косинус бо он фарқ мекунад, ки аргументаш аз аргументи он ба қадри чаҳоряк давр, яъне ба қадри $\pi/2$ пешӣ дорад:

$$\cos \varphi = \sin \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right). \quad (2.19)$$

Бинобар ин дар ташхиси ларзишҳои мавзун ба ҷойи формулаи $q=q_m \cos \omega_0 t$ формулаи зайлро истифода кардан мумкин аст:

$$q = q_m \sin \left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2} \right). \quad (2.20)$$

Аммо дар ин маврид фази ибтидой, яъне қимати фаз дар лаҳзаи $t=0$ на ба сифр, балки ба $\pi/2$ баробар мебошад.

Одатан мо ларзишҳоро бо роҳи барқаманд кардани конденсатори контур меангезем. Барқаи конденсатор дар лаҳзаи аввали вақт зиёди зиёд аст. Аз ин рӯ, барои ташхис кардани ларзишҳо формулаи (2.13)-и бакосинус назар ба формулаи басинус хубтар аст.

Аммо агар мо ларзишҳои контуриро бо роҳи дар майдони магнитии тағйирёбанда чой додани галтаки контур биангезем, гап дигар аст. Дар ин маврид конденсатор дар лаҳзаи аввали вақт холӣ аз барқа мебошад ва бинобар ҳамин ларзишҳои барқаро бо формулаи (2.11) ифода кардан матлубтар мебуд.

Гечиши фаз. Ларзишҳое, ки бо формулаҳои (2.10) ва (2.11) ташхис мешаванд, аз якдигар танҳо бо фази худ фарқ доранд. Фарқи фазҳо, ё чунон ки аксаран мегӯянд, гечиши фазҳои ин ларзишҳо $\pi/2$ аст. Дар рас. 32 ҳатҳои ифодакунандай тағйироти замонии ду ларзиши мавзуне тасвир ёфтааст, ки фазҳои ба қадри $\pi/2$ гечида доранд. Ҳатти 1 тасвири ларзишест, ки аз рӯйи қонуни синус


$$q = q_m \sin \omega_0 t$$

воқеӣ мешавад ва ҳатти 2 ларзиши мувофиқи қонуни


$$q = q_m \sin \left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2} \right) = q_m \cos \omega_0 t$$

рӯйдиҳандаро ифода мекунад. Барои ёфтани фарқи фазҳои ду ларзиш бузургии ларзонро ба воситаи ҳамон як функцияи тригонометрӣ – синус ё косинус ифода кардан мебояд.

Ларзишҳои мавзуни қувваи ҷараён. Дар сурати ба таври мавзун ларзидани қимати барқа қувваи ҷараён низ ҳамон тавр меларзад, яъне



Рас. 32



Рас. 33

$$i = q' = -q_m \sin \omega_0 t = I_m \cos\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right). \quad (2.21)$$

хоҳад буд, ки ин чо $I_m = q_m \omega_0$ домана (амплитуд)-и ларзиши қувваи چараён мебошад. Ва чунон ки аз рас.33 аён аст, ларзиши фази қувваи چараён назар ба ларзиши барқа ба қадри $\pi/2$ пеш аст.

Домана, давр ва басомади ларзиш мушахасоти мағхум ва аёни падидаи ларзиш мебошанд. Вале мағхуми «фаз» ба ин дарача аён нест. Бо вучуди ин фазро ёфтани осон аст: фаз аргументи синус ё аргументи косинус аст. Дар муоиноти физикӣ на худи фаз, балки гециши он (ё худ фарқи фазҳо) роли муҳим дорад. Шумо ба ин ҳангоми омӯзиши чанд мавзӯи минбаъда яқин ҳосил мекунед.



1. *Ларзиши барқа бо формулаи $q = 3,5 \cdot 10^{-5} \cos 4\pi t$ (бо қулонҳо) тавсиф мешавад. Фази ин ларзишҳо баъди 5 сонияи ибтидои ларзиши ба чӣ баробар мешавад?*
2. *Домана (қад, амплитуд)-и ларзишҳои барқа ва қувваи چараён дар мавриди холӣ (бебарқа) шудани конденсатор чӣ алоқамандӣ доранд?*

§17. Ҷараёни электрикӣ тағийирёбанда

Ларзишҳои электромагнитии озоди контурӣ ба сабаби зудхамӯшишаванд ба будан амалан истифода намешаванд. Дар амалия аксаран ларзишҳои маҷбурии ҳамӯшинашаванд кор меоянд.

Ларзишҳои ҷараёни тағийирёбандае, ки барои равшан гардондани хонаҳову корхонаҳо истифода мешавад, маҳз ҳамин гуна ларзиш ҳастанд. Қувваи ҷараёни ва волтаж бо мурури замон ба

таври мавзун ё (чунон ки мегүянд, ба таври ҳармоникӣ) тағиیر меёбанд.

Ларзишҳои волтажро ба воситаи осциллограф ошкор сохтан осон аст. Агар волтажи таҳқиқшавандаро ба лавҳаҳои майли амудии осциллограф «пайвандем», мебинем, ки густараи замонии он шакли синусӣ дорад (рас. 34).

Суръати экранпаймоии шуоъи осциллографро (ки он бо басомади «аррамонанд» таъйин мешавад) дониста, басомади ларзишҳои санҷиданиро муайян кардан мумкин аст.

Басомади ҷараёни тағиирёбанда гуфта аدادи ларзишҳои дар 1с рӯйдиҳандай онро мефаҳманд. Басомади стандартии ҷараёни тағиирёбандаи саноатӣ 50 Ҳз (хертз) аст. Ин он гуна маънӣ дорад, ки дар тӯли 1 с ҷараён 50 бор як сӯ ҷорӣ мешаваду 50 бори дигар – сӯйи муқобил. Дар бисёр мамлакатҳо мисли мамлакати мо ҳамин басомади 50 Ҳз басомади саноатист. Вале дар ИМА ба сифати ин гуна басомад 60 Ҳз қабул шудааст.

Агар волтажи нӯгҳои занҷир ба таври мавзун (ба таври ҳармоникӣ) тағиир ёбад, пас, шиддати майдони электрикӣ андаруни ноқилҳои занҷир низ ба ҳамон тарз тағиир мепазираад. Ин тағиироти мавзуни шиддати майдон боиси ларзиши мавзуни суръати ҳаракати мураттаби зарраҳои барқаманд ва аз ин рӯ боиси ларзиши мавзуни қувваи ҷараён мегардад.


Дуруст аст, ки ҳангоми тағиир ёфтани волтажи нӯгҳои занҷир майдони электрикӣ дар саросари занҷир онан (якбора) тағиир ёфта наметавонад. Густариши тағиироти майдон бо суръати хеле баланд рӯй медиҳад. Аммо ин суръат беинтиҳо нест.

Лекин агар муддати густариши тағиироти майдон дар занҷир назар ба даври ларзиши волтаж хеле кӯтоҳ бошад, метавон гуфт, ки ҳангоми дар нӯгҳои занҷир тағиир ёфтани волтаж майдони электрикӣ дар саросари он якбора тағиир мепазираад ва дар ин маврид қувваи ҷараён дар ҳама буришҳои занҷир (занҷири содатарин, занҷири бешоҳа) дар ин ё он лаҳзаи вақт амалан ҳамон як қимат хоҳад дошт.

Волтажи тағиирёбандаро дар шабакаи равшаной генераторҳои неругоҳи барқ (электростансия) ба вучуд меоваранд. Ба сифати намунаи содатарин генератори ҷараёни тағиирёбанда қоб



Рас.34



Рас. 35

(рамка)-и симинеро муюна кардан мүмкін аст, ки дар майдони магнитии яқцинса гардиш мөхүрад (ниг. §11). Сели индуксияи магнитие (Φ), ки ба қоби симини масоҳаташ S мезанад, ба косинуси кунчи байни нормали сатхи қоб ва вектори индуксияи магниттій мутаносиб аст (рас. 35):

$$\Phi = B \cos \alpha$$

Дар сурати мунаzzамона гардиш хүрдани қоб кунчи α мутаносибан ба вакт меафзояд:

$$\alpha = 2\pi nt$$

ки ин чо n басомади гардиши қоб аст. Бинобар ин сели индуксияи магниттій ба таври мавзун тағыйир мейбад:

$$\Phi = B S \cos 2\pi nt$$

Ин чо зариби $2\pi n$ адади ларзишқои сели магниттій дар тұли 2π с аст, ки ин ҳамон басомади доиравии $\omega = 2\pi n$ мебошад. Пас,

$$\Phi = B S \cos \omega t$$

мешавад. Мувоғиқи қонуни индуксияи электромагниттій қувваи мұхарикаи электрикій (КүМЭ)-и индуксияи дар қоб пайдошаванда ба суръати тағыйироти сели индуксияи магниттій, яғне ба ҳосилаи замонии сели индуксияи магниттій баробар аст:

$$e = -\Phi' = -B S (\cos \omega t)' = B S \sin \omega t = \varepsilon_m \sin \omega t$$

ки ин чо $u = U_m \sin \omega t$ доманаи ларзиши КүМЭ-и индуксия мебошад.

Минбаъд мо ларзишқои электрикiiи маңбуриеро меомұзем, ки дар занчир бо таъсири волтажи синусинизом ё косинусинизоми

$$u = U_m \sin \omega t \quad \text{е} \quad u = U_m \cos \omega t \quad (2.22)$$

рүй медиҳанд. Ин чо U_m доманаи волтаж, яғне қимати модулан зиёдтарини волтаж аст.

Агар волтаж дар занчир бо басомади ω тағыйир пазирад, қувваи қараён ҳам бо ҳамон басомад тағыйир мепазирад. Аммо ларзишқои қувваи қараён бо ларзишқои волтаж ҳамфраз набуда ҳам метавонанд. Бинобар ин дар мавриди умумій қувваи қараён барои лаҳзаи дилхөхі вакт, яғне қимати ой (лаҳзагій)-и қувваи қараён чунин шакл мегирад:

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_c). \quad (2.23)$$

Ин чо I_m қимати модулан зиёдтарини қувваи ҷараён асту φ_c – фарқ (гечиш)-и фазҳои ларзишҳои қувваи ҷараён ва волтаж.



Дар занҷирҳои саноатии ҷараёни тағиیرёбандада қувваи ҷараён ва волтаж ба таври мавзун бо басомади 50 Ҳз (ҳертз) тағиир меёбанд. Волтажи тағиирёбандаро дар ин гуна занҷирҳо дар марказҳои барқ ба воситаи генераторҳо ҳосил мекунанд.




1. *Дар занҷири электрикӣ дар чӣ гуна шароит ларзишии электромагнитии маҷбурий ба вучуд меояд?*
2. *Оё қимати онӣ (қимати лаҳзагӣ)-и қувваи ҷараёни тағиирёбандада дар ҳама қитъаҳои занҷири сода (занҷири бешоҳа) якхела буда метавонад?*

§18. Муқовимати фаъол. Қиматҳои самарбахши қувваи ҷараён ва волтаж


Акнун биёед ба омӯзишии муфассалтари фарояндҳое пардоzem, ки дар занҷири ҷараёни тағиирёбандада рӯй медиҳанд.

Қувваи ҷараён дар занҷири барезистор. Бигзор занҷир аз ноқилҳои пайвасткунанда ва бори дорои муқовимати муайян, vale кам-индуктивият (кам-илқо) иборат бошад (рас. 36). Ин бузургиро, ки мо онро то ҳол муқовимати электрикӣ ё муҳтасаран муқовимат ном бурдем, акнун муқовимати фаъол мегӯем.

Гап дар он аст, ки занҷири ҷараёни тағиирёбандада муқовимати навъи дигар низ дошта метавонад. Муқовимати R бошад, аз он рӯ «муқовимати фаъол» ном гирифтааст, ки дар сурати вучуд доштани он занҷир энергияи аз генератор (ба занҷир) дохилшавандаро фурӯ мебарад. Ин энергия ба энергияи дохилии ноқилҳои таркибиҳандандаи занҷир бадал мешавад – далел ин аст, ки ноқилҳо гарм мешаванд.



Рас. 36



Рас. 37.

мавриди чараёни доимй буд). Бинобар ин барои ёфтани қимати онии қувваи чараён қонуни Омро татбиқ кардан мумкин аст:

$$i = \frac{u}{R} = \frac{U_m \cos \omega t}{R} = I_m \cos \omega t \quad (2.24)$$

Дар ноқили дорои муқовимати фаъол ларзиши қувваи чараён бо ларзиши волтаж ҳамфаз меояд (рас. 37) ва доманаи қувваи чараён ин хел ёфта мешавад:

$$I_m = \frac{U_m}{R} \quad (2.25)$$

Тавон дар занцири барезистор. Дар занцири чараёни тағийрёбандай саноатӣ қувваи чараён ва волтаж басе зуд (бо басомади 50 Ҳз) тағийр меёбанд. Бинобар ин ҳангоми аз ноқил, чунончи аз сими лампаи электрикӣ ҷорӣ будани чараён микдори энергияи дар шакли гармо хориҷшаванд низ басе зуд тағийр хоҳад ёфт. Вале ин тағийроти фаврӣ аз назари мо ниҳон мемонад.

Аксаран моро лозим меояд, ки қимати миёнаи тавони чараёнро барои ин ё он қитъаи занцир ва барои муддати назар ба як даври ларзиш хеле зиёд муайян кунем. Барои ин коғист, ки тавони миёнаро барои як давр муайян кунем. Қимати миёнаи тавони яқдаврӣ (тавони ба тӯли як даври ларзиш ростоянда)-и чараёни тағийрёбанда гуфта нисбати энергияи дар муддати як давр ба занцир воридшударо бар муддати як даври ларзиш мефаҳманд.

Тавони чараёни электрикӣ дар қитъаи муқовиматаш R ҷориҷшаванд ин тавр ёфта мешавад:

$$P = I^2 R \quad (2.26)$$

Чараёни тағийрёбандаро барои фосилаи бисёр кӯтоҳи вақт сабит (доимӣ) пиндоштан мумкин аст. Бинобар ин тавони они дар занцири чараёни тағийрёбанда барои қитъаи муқовиматаш R аз рӯйи формулаи зер ёфта мешавад:

$$p = i^2 R \quad (2.27)$$

Бигзор волтаж дар нӯгҳои занцир аз рӯйи қонуни косинусӣ-низоми

$$u = U_m \cos \omega t$$

тағийр ёбад. Қимати они (лаҳзагӣ)-и қувваи чараёни тағийрёбанд ба қимати онии волтаж мутаносиб аст (чунон ки дар

Биёед, қимати тавони якдавриро ҳисоб кунем. Барои ин аввал формулаи (2.27)-ро андак тағиیر медиҳем: ифодаи барои қувваи ҷараён эҷодшудаи (2.24)-ро ба (2.27) мегузорем ва бо назардоши ин ки

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

аст, ин гуна ифода ҳосил мекунем:

$$p = \frac{I_m^2}{2} R (1 + \cos 2\omega t) = \frac{1}{2} I_m^2 R + \frac{1}{2} I_m^2 R \cos 2\omega t \quad (2.28)$$

Нигора (график)-и вобастагии замонии тавони онӣ дар рас. 38 бо хатти ранга тасвир ёфтааст. Дар тӯли чаҳоряк давр, вакте ки $\cos 2\omega t > 0$ аст, тавон дар ҳар лаҳзаи вақт назар ба бузургии $I_m^2 R / 2$ зиёд мебошад. Аммо дар тӯли чаҳоряк даври оянда, вакте ки $\cos 2\omega t < 0$ мешавад, тавон дар ҳар лаҳзаи вақт назар ба $I_m^2 R / 2$ кам ҳоҳад буд.

Қимати миёнаи бузургии $\cos 2\omega t$ барои як давр баробари сифр аст. Ин функция дар тӯли чаҳоряки давр як қатор қиматҳои мусбат мегираду дар тӯли чаҳоряки ояндаи давр соҳиби ҳамон гуна қатори қиматҳои манғӣ мегардад. Дар натиҷа тавони миёнаи якдаврии ҷараён баробари $I_m^2 R / 2$ асту энергияи дар тӯли ним давр ҳориҷшаванда ададан ҳамчени масоҳати росткунҷаи $Oabc$ мебошад.


Ҳамин тарик, тавони миёна p ба узви аввали ифодаи (2.28) баробар будааст:

$$\bar{p} = \bar{i}^2 R = \frac{i_m^2 R}{2} \quad (2.29)$$

Қиматҳои самарбахши қувваи ҷараён ва волтаж. Аз формулаи (2.29) аён аст, ки бузургии $I_m^2 / 2$ қимати миёнаи якдаврии квадрати қувваи ҷараён мебошад:

$$\bar{i}^2 = \frac{I_m^2}{2} \quad (2.30)$$

Бузургии баробар ба решай квадратии қимати миёнаи квадрати ҷараён қимати самарбахши қувваи ҷараёни тағиирёбанда ном гирифтааст. Ин бузургӣ бо ҳарфи I ишорат мешавад:



Рас.38

$$I = \sqrt{\bar{i}^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} I_m \quad (2.31)$$

Бузургии қувваи چараёни доимиро тавре интихоб кардан мумкин аст, ки энергияи дар ин ё он муддат дар қитъаи муқовиматаш R хорицкардаи ин چараён ҳамчени энергияи дар ҳамон муддати вақт хорицкардаи چараёни тағийирёбанда бوشад. Барои ин зарур аст, ки қувваи چараёни доимӣ ҳамчени қимати самарбахши қувваи چараёни тағийирёбанда бушад. *Қимати самарбахши қувваи چараёни тағийирёбанда ҳамчени ҳамон қадар қувваи چараёни доимист, ки дар ноқил дар ҳамон муддати вақт ҳамон миқдор энергия хориҷ мегардонад.*

Қимати самарбахши волтажи тағийирёбанда мисли қимати самарбахши қувваи چараён чунин ёфта мешавад:

$$U = \sqrt{\bar{u}^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} U_m. \quad (2.32)$$

Дар формулаи (2.25) қиматҳои зиёдтарини қувваи چараён ва волтажро ба қиматҳои самарбахши онҳо иваз мекунем:

$$I = \frac{U}{R}. \quad (2.33)$$

Ҳамин аст ифодаи қонуни Ом барои қитъаи резистордори занчири چараёни тағийирёбанда.

Дар муоинаи ларзишҳои электрикӣ мо аксаран бо қиматҳои барои ин ё он лаҳзай вақт муайяншудаи қувваи چараён, волтаж ва м.ин. сарукор мегирем (он сон ки дар мавриди омӯзиши ларзишҳои механикӣ буд). Муоинаи хусусиятҳои умумии ларзишҳо домана (амплитуд, қад), давр ва басомади ларзиш, қиматҳои самарбахши қувваи چараён ва волтаж ва инчунин тавони миёна бисёр муҳим аст. Амперметрҳову волтметрҳои چараёни тағийирёбанда маҳз қиматҳои самарбахши қувваи چараёну волтажро нишон медиҳанд.

Файр аз ин, муоинаи қиматҳои самарбахш боз аз он ҷиҳат матлуб аст, ки барои ёфтани қимати миёнаи тавони چараёни тағийирёбанда p ё, ҷунонки мегӯянд, барои ёфтани тавони چараёни тағийирёбанда P маҳз ҳамин қиматҳо истеъмол мешаванд:

$$P = I^2 R = UI$$



Ларзиихоу қувваи ҷараён дар занчири резистордор бо ларзиихоу волтаж ҳамфаз меоянд. Тавони ҷараён дар занчири ҷараёни тағиیرёбанд дар занчири резистордор бо ларзиихоу волтаж ёфтад мешаванд.



1. Қувваи ҷараёни тағиирёбанд дар занчири барезистор (занчири резистордор) чӣ алоқамандӣ доранд?
2. Дар шабакаҳои равшаноӣ волтажи тағиирёбандай 220В ё 127В истифода мешавад. Домана (амплитуд)-и волтаж дар ин шабакаҳо чиқадарист?
3. Мағҳумҳои «Қимати самарбахши қувваи ҷараён» ва «қимати самарбахши волтаж» чӣ маънӣ доранд?


§19. Конденсатор дар занчири ҷараёни тағиирёбанд

Ҷараёни доимӣ дар занчире, ки конденсатор дорад, вуҷуд дошта наметавонад, зеро дар ин сурат занчир кандо аст (дар байни рӯяҳои конденсатор моддаи диэлектрик мавҷуд аст, ки ҷараёниро намегузаронад).

Аммо ҷараёни тағиирёбанд дар занчири конденсатордор ҷорӣ буда метавонад. Ба ин дар таҷрибаи содае бовар ҳосил кардан осон аст.

Бигзор, манбаъҳои волтажи доимӣ ва тағиирёбанд дашта бошем. Бигзор, волтажи доимӣ дар нӯгҳои занчир ҳамчени қимати самарбахши волтажи тағиирёбанд бошад. Бигзор, занчире дашта бошем иборат аз конденсатор ва тафслампае (рас.39), ки бо яқдигар паёпай пайвастанд. Дар сурати ба занчир пайвастани манбаи волтажи дойимӣ (яъне дар сурати таҷриби чап гардондани калид) лампа дарнамегирад. Аммо агар калидро тарафи рост гардонем, яъне занчирро бо манбаи ҷараёни тағиирёбанд пайвандем, лампа дармегирад, ба шарте, албатта, ки конденсатор гунҷоиши ба қадри кофӣ зиёд дашта бошад.

Биёд мулоҳиза кунем: чӣ навъ мешавад, ки ҷараёни тағиирёбанд дар занчири кандо ҷорӣ бошад (барқаҳои электрикӣ дар фа-



Рас. 39.

зой байни рўяҳои конденсатор ин сў – он сў кўчида наметавонанду?

Гап дар он аст, ки конденсатор бо таъсири волтажи тағийр-ёбанда ба таври даврӣ пур (барқаманд) ва холӣ (бебарқа) мешавад ва ҷараёне, ки ҳангоми пур шуданҳову холӣ шуданҳои конденсатор ба вучуд меояд, мўяки лампаро метафсонад.

Акнун биёд бинем, ки қувваи ҷараён дар занчире, ки танҳо конденсатор дорад, чӣ тавр тағийр мепазираид (рас.40). Муқовимати нокилҳо ва рўяҳои конденсаторро ба эътибор намегирем.

Волтажи байни рўяҳои конденсатор баробари волтажи нӯгҳои занчир мебошад:

$$u = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{q}{C}$$

Пас,

$$\frac{q}{C} = U_m \cos \omega t \quad (2.34)$$

аст. Барқаи конденсатор бо қонуни

$$q = C U_m \cos \omega t \quad (2.35)$$


тағийр мейбад. Қувваи ҷараён, ки маънни ҳосилаи замонии барқа дорад, чунин ифода карда мешавад:

$$i = q' = -U_m C \omega \sin \omega t = U_m C \omega \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right), \quad (2.36)$$


яъне ларзииҳои қувваи ҷараён назар ба ларзииҳои волтажи рўяҳои конденсатор ба қадри $\pi/2$ пешӣ доранд (рас. 41). Ин он гуна маънӣ дорад, ки дар лаҳзай оғози барқаманд шудани конденсатор қувваи ҷараён зиёди зиёд асту волтаж қимати сифрӣ дорад. Ва гоҳи ба авҷ расидани волтаж қувваи ҷараён сифрӣ мешавад ва т.

Доманаи қувваи ҷараён чунин ифода карда мешавад:

$$I_m = U_m C \omega. \quad (2.37)$$



Рас. 40



Рас. 41

Агар

$$\frac{1}{\omega C} = X_C \quad (2.38)$$

ишорат қунем ва ба чойи қувваи ҷараёну волтаж қиматҳои са-марбахши онҳоро истифода қунем,

$$I = \frac{U}{X_C} \quad (2.39)$$

мешавад. Бузургии X_C , яъне бузургии чаппай ҳосили зарби басомади доиравӣ ва гунҷоиши конденсатор муқовимати гунҷоиши ном гирифтааст. Роли ин бузургӣ ба роли муқовимати фаъол, яъне муқовимати R дар ифодаи қонуни Ом монанд мебошад. Қимати самарбахши қувваи ҷараён ва қимати самарбахши волтажи байни рӯяҳои конденсатор айнан ҳамон тавр алоқаманданд, ки қувваи ҷараён ва волтажи қитъаи занчири ҷараёни доимӣ мувофиқи қонуни Ом алоқамандӣ доранд. Ин имкон медиҳад, ки бузургии X_C чун муқовимати ба ҷараёни тағиیرёбанда доштаи конденсатор (муқовимати гунҷоиши) муоина шавад.

Ҳар қадре ки гунҷоиши конденсатор зиёд бошад, ҷараёни барқаманд кардани он (он ки дар натиҷаи пур ва холӣ шудани конденсатор ба вучуд меояд) ҳамон қадр бештар ҳоҳад буд. Инро санҷидан душвор нест: дар сурати зиёд кардани гунҷоиши конденсатор тафси лампа зиёд мешавад. Бо вучуде ки муқовимати конденсатор ба ҷараёни доимӣ бехад зиёд аст, ҳамон муқовимат ба ҷараёни тағиирёбанд, яъне X_C қимати ниҳоӣ дорад. Ин муқовимат ба қадри афзудани гунҷоиши кам мешавад. Ба қадри афзудани басомад низ.

Инро низ мушоҳида кардан душвор нест, ба шарте ки барои ғизо додани занчири дар рас.39 тасвиршуда генератори танзимшавандабасомади ҷараёни тағиирёбанди истифода шавад. Басомади ҷараёни тағиирёбандаро оҳиста-оҳиста зиёд карда, дидан мумкин аст, ки тафси лампа зиёд мешавад, зеро дар ин маврид муқовимати X_C кам ва, аз ин ҳисоб, қувваи ҷараён зиёд мешавад.

Дар хотимаи ин банд бояд бигӯем, ки дар тӯли ҷаҳоряқ даври ларзиш, яъне гоҳи то ба ҳадди зиёдтарин пур (барқаманд) шудани конденсатор занҷир энергия мегирад ва онро дар шакли энергияи майдони электрикӣ захира мекунад; ва дар ҷаҳоряқ даври дигар, яъне ҳангоми холӣ (пардаҳт) шудани конденсатор ин энергия ба шабака бозмегардад.



Муқовимати занцири конденсатордор ба ҳосили зарби гүнчойииш ва басомад мутаносиби чаппа мебошад. Ларзишҳои қувваи ҷараён аз ларзишҳои волтажи ба қадри $\pi/2$ пешӣ доранд.




1. *Қиматҳои самарбахши қувваи ҷараён ва волтажи рӯяҳои конденсатор дар занцири ҷараёни тағйирёбандада чӣ алоқамандӣ доранд?*
2. *Оё занцире, ки танҳо конденсатор дорад, энергия хориҷ мекунад? Муқовимати худи занцирро ба назар нағиред.*
3. *Калиди занцир як навъ конденсатор аст. Пас, ҷарост, ки калид занцирро на мисли конденсатор медорад, балки онро қанда мекунад?*


§20. Фалтаки индуктивият (илқоғалтак) дар занцири ҷараёни тағйирёбандада

Фалтаки индуктивият қувваи ҷараёни тағйирёбандадо дар занцир кам мекунад. Инро дар таҷриба содае озмудан мумкин аст.

Бигзор, занцири таҷрибавии мо аз фалтаки дорои индуктивияти зиёд ва тафслампае иборат бошад (рас.42). Ин занцирро ба воситаи калиди дуқуша ба занцири ҷараёни тағйирёбандада ё ба занцири волтажи доимӣ пайвастан мумкин аст. Фаҳмост, ки дар ин маврид волтажи доимӣ ва қимати самарбахши волтажи тағйирёбандада бояд байни худ баробар бошанд. Таҷриба нишон медиҳад, ки ҷароғ дар сурати истифода шудани волтажи доимӣ равшантар мешавад. Пас, дар занцири муоинашаванда қимати самарбахши қувваи ҷараёни тағйирёбандада назар ба қувваи ҷараёни доимӣ камтар будааст.



Рас. 42.



Рас. 43.

Сабабгори ин рўйдод падидаи худ-индуksия (худ-илқо) аст. Дар боби 1 (§8) гуфта шуд, ки дар сурати ба манбаи волтажи доимӣ пайвастани фалтаки индуктивият қувваи ҷараён дар занчир на якбора, балки оҳиста-оҳиста зиёд мешавад. Майдони электрикии тӯфонии ҳангоми афзудани қувваи ҷараён пайдошаванд монеи ҳаракати электронҳо мегардад ва танҳо пас аз гузаштани муддате қувваи ҷараён то ба қимати зиёдтарини худ (қимати мутобиқ ба бузургии волтажи занчир) мерасад.

Агар волтаж зуд тағиyr ёбад, қувваи ҷараён то ба қиматҳое, ки дар сурати доимӣ будани волтаж бо мурури замон ба онҳо мерасид, расида наметавонад.


Хулоса, қимати зиёдтарини қувваи ҷараёни тағиyrёбанда (яъне доманаи он) маҳдуд аст: онро падидаи индуктивият (худ-илқо)-и занчир маҳдуд мекунад ва ҳар қадре ки индуктивият ва басомади волтажи тағиyrёбанда зиёд бошанд, қувваи ҷараёни номбурда ҳамон қадр камтар ҳоҳад буд.

Биёд, қувваи ҷараёро дар занчире муайян кунем, ки як фалтаки индуктивият (илқо-фалтак) дошта бошад ва индуктивияти фаъоли онро ба назар нағирифтсан мумкин бошад. Ин гуна занчир дар рас.43 тасвир ёфтааст. Аввал ҳамбастагии волтажи нӯгҳои фалтак ва қувваи муҳарриқаи электрикӣ (ҚуМЭ)-и худ-индуksияи дар он пайдошавандоро муқаррар мекунем.

Агар фалтак муқовимат надошта бошад ($R=0$), шиддати майдони электрикӣ низ андаруни ноқил дар ҳар лаҳзаи вақт бояд сифрӣ бошад. Дар акси ҳол қувваи ҷараён мувофиқи қонуни Ом беҳад зиёд мебуд. Сифрӣ будани шиддати майдон аз он рӯ имконпазир аст, ки шиддати майдони электрикии тӯфонӣ (\vec{E}_i)-и зодаи майдони магнитии тағиyrёбанда дар ҳар нуқта модулан баробар, valee самтан муқобили шиддати майдони кулонӣ (\vec{E}_k)-и дар ноқил оғаридаи барқаҳои қутбҳои манбаъ ва барқаҳои ноқилҳои занчир мебошад.

Аз баробарии $\vec{E}_i = -\vec{E}_k$ бармеояд, ки кори хоси майдони тӯфонӣ (яъне ҚуМЭ-и худ-индуksия e_i) модулан баробар, valee самтан муқобили кори хоси майдони кулонӣ мебошад. Азбаски кори хоси майдони кулонӣ ба волтажи нӯгҳои фалтак баробар мебошад, пас, чунин навиштан мумкин аст: $e_i = -u$.

Дар сурати ба таври мавзун (ба таври ҳармоникӣ), яъне аз рӯйи қонуни



Рас. 44.

$$i = I_m \sin \omega t$$

тағийр ёфтани қувваи چараён
КүМЭ-и худ-индуксия ин қадр
хоҳад буд:

$$e_i = -Li' = -L\omega I_m \cos \omega t. \quad (2.40)$$

Азбаски $u = -e_i$ аст, пас, волтажи нұғхой ғалтак баробари

$$u = L\omega I_m \cos \omega t = L\omega I_m \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) = U_m \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$$

мешавад, ки ин чо $U_m = L\omega I_m$ домана (амплитуд)-и волтаж аст.

Пас, ларзишхой волтажи нұғхой ғалтак аз ларзишхой қувваи چараён ба қадри $\pi/2$ пешій доранд ё худ ларзишхой қувваи چараён аз ларзишхой волтаж ба қадри $\pi/2$ ақибанд.

Дар лаҳзай ба нұктай авч (максимум) расиданы волтаж қувваи چараён сифрі мешавад (рас.44). Ва дар лаҳзай сифрі шуданы волтаж қувваи چараён модулан зиёди зиёд ҳоҳад буд.

Доманаи қувваи چараёни дар ғалтак чоришаванда

$$I_m = \frac{U_m}{\omega L} \quad (2.41)$$

аст. Агар

$$\omega L = X_L \quad (2.42)$$

ишорат кунем ва ба چойи доманахой қувваи چараёну волтаж қиматхой самарбахши онхоро бигзорем, мебинем, ки

$$I = \frac{U}{X_L} \quad (2.43)$$

мебошад. Бузургии X_L , ки ба ҳосили зарби басомади доиравій ва зарibi индуктивият баробар аст, *муқовимати индуктивій* (*муқовимати илкөй*) ном дорад.

Мувофиқи формулаи (2.43) қимати самарбахши қувваи چараён бо қимати самарбахши волтаж ва муқовимати индуктивій таносубе дорад, ки он ба ифодаи қонуни Ом барои занчири چараёни доимій монанд мебошад.

Муқовимати индуктивій ба басомади ларзиш ω вобаста аст. Чараёни доимій индуктивияти ғалтакро умуман «хис намекунад». Барои қимати $\omega = 0$ муқовимати индуктивій сифрі ($X_L = 0$) мебошад.

Хар қадре ки волтаж зудтар тағыйир пазирад, ҚұМЭ-и худ-индуксия ҳамон қадр бештар ва доманаи қувваи қараён ҳамон қадр хурдтар меоянд.

Вобастагии муқовимати индуктивиро ба басомад дар тачрибае ошкор сохтан осон аст, ки барои ғизо додани занчири дар рас. 42 тасвиршуда генератори танзимшавандабасомади қараёни тағыйирёбандаро истифода кунем. Дар ин гуна тачриба имкони тағыйир додани индуктивияти ғалтак (чунончи, имкони тағыйир додани адади печҳои он)-ро низ дар назар доштан мебояд. Дар сурати зиёд кардани басомад ё индуктивият қувваи қараён дар занчир кам мешавад ва ҷароғ хира месӯзад. Ин он гуна маънӣ дорад, ки бо зиёд шудани L ва ω муқовимати занчир меафзояд.



Галтаки индуктивият (илқогалтак) ба қараёни тағыйирёбандада муқовимат мекунад. Ин муқовимат, ки мо онро муқовимати индуктивӣ номидем, ба ҳосили зарби зарibi индуктивият ва басомад баробар аст. Дар занчири электрикии галтакдор ларзииҳои қувваи қараён аз ларзииҳои волтажс ба қадри $\pi/2$ пешӣ доранд.



1. *Қиматҳои самарбахши қувваи қараён ва волтаж дар галтаки индуктивият (илқогалтак)-и муқовимати фаъолаи назарногир чӣ тавр алоқаманданд?*
2. *Сабаб ҷист, ки ҚұМЭ-и худ-индуксия ва волтажси нӯгҳои галтак аломати муқобил доранд?*

§21. Резонанс дар занчири электрикӣ

Дар муоинай ларзииҳои механикии маҷбурий мо шуморо бо резонанс ном рӯйдоди муҳим шиносонда будем. Резонанс дар сурате рӯй медиҳад, ки басомади хусусии система ҳамчени басомади тағыйироти қувваи берунӣ (қувваи ларздиҳанда) бошад. Ва агар соиш кам бошад, доманаи ларзииҳои маҷбурии муқарраршуда як-бора меафзояд. Ҳамранг будан, ё чунонки мегӯянд, овор омадани қонунҳои ларзииҳои механикиву электромагнитӣ имкон медиҳад хулоса бигирем, ки падидай резонанс дар занчири электрикӣ низ ба вучуд омада метавонад, ба шарте ки он занчир контури ларзииҳои соҳиби ин ё он басомади хусусии ларзии бошад.

Дар ларзишҳои механикӣ резонанс барои қиматҳои ками зарibi соиш ба хубӣ зохир мегардад. Дар занчири электрикӣ роли зарibi соишро муқовимати фаъол R мебозад. Махӯз ҳамин муқовимат аст, ки боиси ба энергияи дохилии ноқил табдил ёфтани энергияи чараён мегардад (ноқил гарм мешавад). Бинобар ин дар контури ларзишзо резонанс дар сурати кам будани муқовимати фаъол хубтар зохир мешавад.

Агар муқовимати фаъол кам бошад, басомади ларзишҳои хусусии контуриро ин тавр баҳодод кардан мумкин аст:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Қувваи чараён дар ларзишҳои маҷбурий дар сурате ба авҷ мера-санд (максимум мегирад), ки басомади волтажи тағийирёбандай ба контур «васлшуда» ҳамчени басомади хусусии контури ларзишзо бошад, яъне

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \quad (2.44)$$

Резонанс (дар контури ларзишзо) – ин падидай якбора афзудани доманаи ларзишҳои маҷбурии қувваи чараён мебошад, ки дар натиҷаи ба басомади хусусии контури ларзишзо ҳамчен омадани басомади волтажи тағийирёбандай берунӣ рӯй медиҳад.

Доманаи қувваи чараён дар лаҳзаш резонанс. Ҳангоми резонанс дар контури ларзишзо (мисли мавриди резонанси механикӣ) барои аз манбаи берунӣ ба контури ларзишзо ворид гардидани энергия шароити мусоид фароҳам меояд. Тавони чараёни контурӣ дар мавриде зиёди зиёд ҳоҳад буд, ки қувваи чараён ва волтаж ҳамфаз бошанд.

Бояд фаҳмо бошад, ки баъди пайвастани волтажи тағийирёбандай берунӣ қимати резонансии қувваи чараён на якбора муқаррар мешавад. Муқаррар шудани ларзишҳо ба таври тадриҷӣ рӯй медиҳад. Доманаи ларзишҳои қувваи чараён то даме меафзояд, ки энергияи дар тӯли як давр дар резистор хориҷшаванда ба энергияи дар ҳамон муддат ба контур воридшаванда баробар ояд, яъне

$$\frac{I_m^2 R}{2} = \frac{U_m I_m}{2}.$$

Ин муодила баъди ислоҳ кардан шакли содае мегирад:

$$I_m R = U_m, \quad (2.45)$$


яъне доманаи ларзишҳои резонансии кувваи ҷараён бояд ин тавр ёфта шавад:

$$I_m = \frac{U_m}{R}. \quad (2.46)$$


Дар мавриди $R \rightarrow 0$ доштан қимати резонансии кувваи ҷараён бехад меафзояд: $(I_m)_{p_{\text{рез}}} \rightarrow \infty$. Ва баръакс, ба қадри зиёд шудани R қимати резонансии кувваи ҷараён кам мешавад. Дар сурати зиёд будани муқовимат дар бораи резонанс сухан рондан маъниен надорад. Вобастагии доманаи кувваи ҷараён ба басомад барои муқовиматҳои гуногуни $R_1 < R_2 < R_3$ дар рас. 45 тасвир ёфтааст.

Ҳангоми резонанс ҳамзамон бо кувваи ҷараён волтажи нӯгҳои ғалтаки индуктивият ва рӯяҳои конденсатор якбора меафзояд. Ин волтажҳо дар сурати кам будани муқовимати фаъол назар ба волтажи беруни қимати чандин бор зиёд гирифта метавонанд.


Барои дар занчири электрикӣ мушоҳида кардани падидай резонанс дастгоҳе истифода мешавад, ки дар рас. 46 тасвир ёфтааст. Ин ҷо ба сифати манбай волтаж манбай беруни волтажи тағиyrёбандай танзимшавандабасомад истифода шудааст. Басомади ларзишҳои волтажи беруниро тадриҷан зиёд карда, дидан мумкин аст, ки дар занчир кувваи ҷараён (ки бо амперметр чен мешавад) ва нӯгҳои ғалтаки индуктивият ё рӯяҳои конденсатор (ки ба воситаи волтметр чен мешавад) чӣ тавр тағиyr мепазираанд. Ин бузургихо ҳангоми резонанс даҳҳо ва ҳатто садҳо бор меафзоянд.



Рас. 45.



Рас. 46.



Рас.47.

Истифодаи резонанс дар радио-алоқа. Радиомавҷҳои афкандаи фиристандаҳои гуногуни мавҷҳои радио дар мавҷрабо (антен)-и радиодастгоҳи қабул ҷараёнҳои тағйирёбандай гуногунбасомад меангезанд (хар дастгоҳи мавҷфиристанда дар рӯйи басомади муайян амал мекунад). Мавҷрабои дастгоҳи қабул бо контури ларзишзо ба таври индуктивӣ пайваст (яъне илқопайваст) аст (рас.47). Ба василаи индуксияи электромагнитӣ дар ғалтаки контурӣ қувваҳои муҳаррикаи электрикии тағйирёбандай хоси басомадҳои индуксияшуда ва қувваҳои ҷараёнҳои хоси ин басомадҳо ба вучуд меоянд. Аммо ларзишҳои қувваи ҷараён дар контур ва волтаж дар нӯгҳои контур танҳо ҳангоми резонанс бузургии зиёд доранд. Ҳаминро дар назар дошта, мегӯянд, ки контур аз ҳама ларзишҳои дар мавҷрабо ангехташуда танҳо яктоашро «интихоб мекунад» – ҳамонеро, ки басомади ларзиши он ҳамчени басомади ҳусусии контур бошад. Ба басомади матлуб ω_0 ҷӯр кардани контур маъмулан бо роҳи тағйир додани гунҷойиши контур ба даст меояд. Моҳияти амали ба ин ё он радиомавҷ ҷӯр кардани радиодастгоҳи қабул низ дар ҳамин аст.

Зарурати ба назар гирифтани имкони рӯйдоди резонанс дар занчири электрикӣ. Дар баъзе мавридҳо падидай резонанс занчири электрикиро ҳароб карда метавонад (ҳусусан дар мавридҳое, ки ҳангоми эҷод кардани занҷир ин имкон аз назар дур монда бошад). Ҷараёнҳои дорои қувваи беш аз ҳадди муайян нокилҳои дастгоҳро тафсонида метавонанд, волтажҳои беш аз ҳадди муайян боиси рӯй додани раҳнаи ойикҳо (изолятсияҳо) гардида метавонанд вағ. Ин навъ ҳаробиҳо дар аспи гузашта, вақте ки на ҳама қонуниятҳои ларзишҳои электрикӣ маълум буданд ё ба назар гирифта намешуданд, борҳо рӯй додаанд.



Ҳангоми истифода кардани ларзишҳои электромагнитии маҷбурӣ рӯй додани падидай резонанс – афзоиши якбораи домана (амплитуд)-и ларзиши қувваи ҷараён ва волтаже имконпазир мебошад. Ин падида дар натиҷаи ҳамчен омадани басомади ларзишҳои волтаж

жы тагийрёбандай берунй бо басомади ларзишҳои хусусии дастгоҳи истифодакунандаи мавҷҳо рӯй медиҳад. Радиоалоқа бар истифодай падидай резонанс асос ёфтааст.



1. *Оё домана (амплитуд)-и қувваи ҷараён ҳангоми дар контури ларзишзои муқовимати фаъолаши R рӯй додани резонанс назар ба қувваи ҷараёни доимие, ки дар занчири дорои ҳамин гуна муқовимати фаъол ва волтажи доимии доманааш ҳамчени доманаи волтажи тагийрёбанди ҷорист, зиёд буда метавонад?*
2. *Фазҳои ларзишҳои қувваи ҷараён ва волтажи ҳангоми резонанс чӣ қадр фарқ меқунад?*
3. *Хусусиятҳои резонансии контури ларзишзо дар чӣ гуна шароит хубтар зоҳир мегарданд?*

§22. Генератори батранзистор. Ларзишҳои худбаҳудӣ (автоларзишҳо)

Ларзишҳои маҷбурие, ки мо то ҳол дар бораи онҳо сухан рондем, аз асари волтажи тагийрёбандай зодаи генераторҳои истоҳои барқ ба вучуд меоянд. Ин гуна генераторҳо ларзишҳои баландбасомадеро, ки барои воқеӣ гардонидани радиоалоқа заруранд, ба вучуд оварда наметавонанд. Барои ин мебояд, ки суръати гардиши ротори генератор багоят зиёд бошад. Ларзишҳои баландбасомадро ба воситаи дастгоҳҳои навъи дигар, чунончи ба воситаи **генераторҳои батранзистор** ба вучуд овардан мумкин аст. Номи ин генератор аз он ҷо пайдо шудааст, ки яке аз қисмҳои он **транзистор** ном асбоби нимноқилист (аз қалимаҳои инглисии *transfer* — интиқол додан ва *resistor* — муқовимат).

Генератор асбобест мураккаб. Вале омӯзиши соҳт ва дарки кори он барои шумо, хонандажои азиз, ҷандон душвор нест.

Системаҳои худларз. Дар занчири электрикӣ ларзишҳои маҷбурии хомӯшнашаванд ба василаи волтажи даврии берунӣ нигаҳдорӣ мешаванд. Бар иловай ин тарзҳои дигари ба вучуд овардани ларзишҳои хомӯшнашаванд низ имконпазиранд.

Бигзор, дар системае, ки ларзишҳои электромагнитии озодро нигоҳдорӣ карда метавонад, манбаи энергия мавҷуд бошад.

Агар худи система рафти ба контури ларзишзо ворид гардиши энергияро (барои пур кардани ҷойи энергияи талафшуда)

низом дода тавонад, дар ин гуна система ларзишҳои хомӯш-нашаванда пайдо шуда метавонанд.

Системаҳое, ки дар онҳо ларзишҳои хомӯшнашаванда аз ҳисоби манбаи дохилисистемии энергия нигаҳдорӣ мешаванд, системаҳои худларз ном гирифтаанд. Ларзишҳои хомӯшнашавандае, ки дар система бе ёрмандии қувваҳои даврии берунӣ вучуд дошта метавонанд, *автоларзии ё ларзии худбахудӣ* ном доранд.


Генератори батранзистор мисоли системаи худларз мебошад. Ин генератор қисмҳои таркибии зайл дорад: транзистор, манбаи энергия ва контури ларзишзои иборат аз конденсатори дорои гунҷоиши C ва ғалтаки индуктивият (яъне илқофалтак)-и соҳиби илқои L .

Тавлиди ларзишҳои хомӯшнашаванда дар контур. Чунонки дидем, агар конденсатори контури ларзишзо барқаманд (заряднок) бошад, дар контур ларзишҳои хомӯшнашаванда ба вучуд меоянд. Дар охири ҳар як даври ояндаи ларзиш барқаи рӯяҳои конденсатор назар ба аввали давр камтар мешавад. Миқдори умумии барқа бобақост, албатта, vale дар ин маврид миқдори барқаи мусбат дар яке аз рӯяҳо ва барқаи манғӣ дар рӯяи дигар ба қадри модулан баробар кам мешавад. Дар натиҷа энергияи ларзишҳо мекоҳад, зоро он ба квадрат (яъне тавони ду)-и бузургии барқаи яке аз рӯяҳо мутаносиб мебошад (ин аз формулаи 2.1 аён аст). Барои он ки ларзишҳо хамӯш нагарданд, зарур аст, ки чойи энергияи талафшуда дар ҳар даври ларзиш пур карда шавад.


Барои пур кардани чойи энергияи талафшудаи контур ба конденсатор тадриҷан энергия додан мебояд. Ин дар сурате им-конпазир аст, масалан, ки контур дар ҳар давр ба манбаи энергия пайваста шавад. Конденсаторро танҳо дар ҳамон фосилаҳои вакт ба манбаъ пайвастан мебояд, ки рӯяи ба қутби мусбати манбаъ васлшуда он мусбатбарқаманд бошад (рас.48). Танҳо дар ҳамин маврид контур аз манбаъ энергия гирифта, чойи энергияи талафшударо пур карда метавонад.

Аммо агар калидро дар лаҳзае бандем, ки рӯяи ба қутби мусбати манбаъ васлшуда манфибарқа бошад, он гоҳ конденсатор ба воситаи манбаъ холӣ (бебарқа, пардаҳт) мешавад (рас. 49), яъне дар ин маврид энергияи конденсатор мекоҳад.

Пас, дар сурати ба конденсатори контур ҳамеша пайваст будани манбаъ контур ларзишҳои хомӯшнашавандай худро нигаҳдорӣ карда наметавонад, зоро дар тӯли ним давр контур аз манбаъ




Рас.48.



Рас.49.

энергия мегираду дар муддати ним даври оянда онро «аз даст» медиҳад. Бинобар ин манбаъро ба контур танҳо дар лаҳзаҳои мусоид пайвастан мебояд. Барои ин калид (ё чунонки мегӯянд, даричаи контур)-ро худкор кардан зарур аст. Ин гуна калид бояд бағоят зудкор бошад. Транзистор маҳз ҳамин гуна калиди бешаст (бениерсия) аст.




Рас.50.

Транзистор аз се нимноқили гуногун таркиб ёфтааст: *баз (бун)*, *коллектор*, *эмиттер*. Дар эмиттер ва коллектор ҳомилони асосии барқа якхелаанд, чунончи *ҷавф* мебошанд (онхоро нимноқилҳои навъи р ё муҳтасаран *p-нимноқилҳо* мегӯянд); аммо нокiloni асосии баз аломати дигар –

аломати муқобил доранд, масалан электронанд (ва нимноқилҳои навъи n ё худ *n-нимноқилҳо* ном гирифтаанд). Тарҳи транзистор дар рас.50 омадааст.

Кори генератори батранзистор. Тарҳи содаи генератори батранзистор дар рас.51 тасвир ёфтааст. Контури ларзишзо пайдай бо манбай волтаж ва транзистор тавре пайваст шудааст, ки эмиттер потенсиали мусбат дошта бошаду коллектор – потенсиали манфи. Дар ин сурат марзи эмиттер – баз (ки гузарҷойи эмиттерӣ ном гирифтааст) гузаргоҳи ростакӣ аст, вале марзи баз – коллектор (гузарҷойи коллекторӣ) гузаргоҳи чаппа мебошад ва, аз ин рӯ, дар ин маврид ҷараён дар занҷир ҷорӣ наҳоҳад буд. Ин мутобиқи ҳолати канда (кушода) будани калид дар рас. 48 ва 49 мебошад.



Рас.51.

Барои он ки дар занцир чараён ба вучуд ояд ва ҳангоми ларзиш чойи энергияи талафшудаи конденсатори контурро пур карда тавонад, ба баз потенсиали нисбат ба эмиттер манфӣ додан мебояд ва ин кор бояд дар лаҳзаҳое сурат бигирад, ки рӯяи болои конденсатор (рас.51) дорои барқаи мусбат бошаду рӯяи поён – дорои барқаи манфӣ. Ин ҳолат мутобиқи мавриди баста будани калидест, ки дар рас. 48 омадааст.

Дар лаҳзаҳои манфӣ будани рӯяи боло ва мусбат будани рӯяи поён чараён дар занцир набояд ҷорӣ бошад. Барои ин мебояд, ки баз потенсиали нисбат ба эмиттер мусбат дошта бошад. Ҳамин тариқ, барои пур шудани чойи талафи энергияи ларзишҳои контурӣ волтаж дар гузарҷои эмиттерӣ бояд аломати худро ба таври даврӣ мунаzzамона бо ларзишҳои контурии волтажи нӯгҳои контур тағиир диҳад. Дар ин маврид, чунонки мегӯянд, бояд *робитаи акс* вучуд дошта бошад.

Робитаи акс (ё аксрорита) дар генератори мисолшуда робитаи индуктивӣ мебошад. Ба гузарҷои эмиттерӣ ғалтаке пайваста шудааст, ки индуксияи L_{rob} дорад ва бо ғалтаки контурии соҳиби индуксияи L ба таври индуктивӣ пайваст (яъне илқоппайваст) аст. Ларзишҳои контурӣ ба сабаби вучуд доштани индуксияи электромагнитӣ дар нӯгҳои ғалтаки якум ва тавассути он дар гузарҷои эмиттерӣ волтажро ларзиш медиҳанд. Агар фази ларзишҳои волтаж дар гузарҷои эмиттерӣ дуруст интихоб шуда бошад, он гоҳ «таконҳои» энергиябахши чараён дар занчири контур дар лаҳзаҳои мусоид рӯй медиҳанд ва ларзишҳои контуриро аз хомӯш шудан нигоҳ медоранд. Домана (амплитуд)-и ларзишҳои контурӣ бошад, баръакс, то даме меафзояд, ки чойи энергияи дар контур талафшуда аз ҳисоби энергияи манбаъ пур нашавад. Ҳар қадре ки волтажи манбаъ зиёд бошад, ин доманаи ларзиш ҳамон қадр зиёд ҳоҳад буд. Афзоиши волтаж боиси тақвияти «таконҳои» конденсаторпуркунанда мегардад.

Басомади ларзишҳои контурӣ мувофиқи формулаи Томсон ба индуктивияти ғалтак L ва гунҷоиши конденсатор C вобаста аст:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}},$$

яъне басомади ларзишҳо дар сурати кам будани L ва C зиёд ҳоҳад буд. Пайдоиши ларзишҳои генераторӣ (ангехтҳои генератор)-ро ба воситай осциллограф ошкор соҳтан осон аст. Барои ин рӯяҳои

конденсаторро ба лавҳаҳои амудимайлдиҳандай осциллограф пайвастан мебояд. Генераторҳои батранзистор дар бисёр олатхову дастгоҳҳои радиотехникий – дар дастгоҳҳои тақвияти радиомавҷҳо, дастгоҳҳои қабули ирсоли радиомавҷҳо ва ф. истифода мешаванд.



Рас.52.

Чузъиёти асосии системаи худларз. Ин гуна чузъиётро дар мисоли генератори батранзистор муоина кардан мумкин аст (рас.52):

1) манбай энергияе, ки ларзишҳои хомӯшнашаванд аз ҳиоби он нигаҳдорӣ мешаванд (дар генераторҳои батранзистор ин манбай волтажи доимист);

2) системаи ларзишзо, яъне ҳамон чузъи системаи худларзишдиханде, ки воситаи оғариниши ларзишҳо мебошад (ин ҳамон контури ларзишзост);

3) олати танзими вуруди энергия аз манбаъ ба системаи ларзишзо, яъне ба «дариҷа» (дар генератори батранзистор роли дарично транзистор мебозад);

4) олати таъмини робитай акс, яъне робитае, ки ба воситаи он система кори «дариҷа»-ро идора мекунад (дар генератори батранзистор ин робитай индуктивии ғалтаки контур бо ғалтаке мебошад, ки дар занчири эмиттер – баз пайваст аст).

Мисолҳои системаҳои дигари худларз. Ларзишҳои худбахудӣ (ё автоларзишҳо)-ро на танҳо дар системаҳои электрикӣ, балки инчунин дар системаҳои механикӣ низ ангехтан мумкин аст. Соатҳои ракқосакдор (чарҳаке бо фанар, ки гоҳ як сӯ ва гоҳе сӯйи муқобил гардиш меҳӯрад) ё соатҳои ованѓдор аз ҳамин навъ системаҳо ҳастанд. Манбай энергия дар ин гуна соатҳои энергиии потенсиалии сангни бардошта ё фанари фишурда аст.

Зангулаи электрикӣ (бо олати канандай занчири электрикӣ), хуштак, шайпурҳои аргунун ва амсоли инҳо ҳам навъе аз системаҳои худларз мебошанд. Дилу шӯши одамро низ чун системаҳои худларз муоина кардан мумкин аст.



Мо бо мураккабтарин навъи ларзии – бо ларзишҳои худбахудӣ шинос шудем. Дар системаҳои худларз ларзишҳои басе гуногунбасомад ба вуҷӯд оварда мешавад. Бе ин гуна системаҳо на радиоалоқа вуҷӯд медоишту на телевизион ва на олатҳои м.ин.



- 1. Системаи худларз чӣ гуна система аст?*
- 2. Ларзии худбахудӣ аз ларзии маҷбурӣ ва ларзии озод чӣ фарқ дорад?*
- 3. Хусусиятҳои р-п-гузарширо (ки дар нимноқилҳо рӯй медиҳад) баён кунед.*
- 4. Соҳти транзистор чӣ гуна аст?*
- 5. Транзистор дар тавлиди ларзишҳои худбахудӣ чӣ зарурат дорад?*
- 6. Робитаи акс дар генератори транзисторӣ (батранзистор) чӣ тавр истифода мешавад?*
- 7. Системаи худларз аз чӣ гуна ҷузъҳо маркиб ёфтааст?*
- 8. Шумо чӣ гуна мисолҳои системаҳои худларзро медонед, ки аз матни дар ин ҷо мутолиа кардаатон берун монда бошанд?*



Бо ҳамин мо омӯзиши ларзишҳои электромагнитиро хотима медиҳем. Аммо таваҷҷуҳи шуморо ба як ҷиҳати умумии ҳама рӯйдодҳои марбут ба ларзишҳо ҷалб меқунем. Дар омӯзиши падидаҳои давритакроршаванд асосан ҷиҳатҳое қобили таваҷҷуҳанд, ки хусусиятҳои такроршавандагии он рӯйдодҳоро тавсиф меқунанд, на онҳое, ки ба ҳолати системаи ларзон марбутанд. Ба иборати дигар, бузургиҳоеро донистан муҳим аст, ки падидаҳои номбурдаро умуман тавсиф медиҳанд – домана (амплитуд)-и ларзиш ва даври ларзиш маҳз ҳамин гуна бузургианд. Дар омӯзиши ларзишҳои маҷбурӣ таносуби басомадҳои волтажи берунӣ ва ларзишҳои озодро донистан муҳим аст, зеро ҷараёни ин ё он рӯйдод ва суръати он маҳз ба воситаи ҳамин таносуб дарк мешавад.

Бисёр ҷолиб аст, ки фарояндҳои гуногунтабиат як рафти умумӣ доранд ва рафтари фарояндҳои механикуву электромагнитиро бо ҳамон як навъ мудилаҳои риёзӣ (математикӣ)-и ташхисдиҳандай рӯйдодҳои механикӣ ифода кардан имконпазир аст.

Намунаи ҳалли масъалаҳо

1. Зиёдтарин қимати барқаи рӯяҳои конденсатори контури ларзишзо $q_m = 10^{-6}$ Кл ва зиёдтарин қимати қувваи ҷараён дар контур $I_m = 10^{-3}$ А аст. Даври ларзишро ёбед. Талафи энергияро дар нокилҳои пайвастқунанда ба назар нагиред.

Ҳал. Мувоғиқи қонуни бақои энергия зиёдтарин қимати энергияи майдони электрикӣ конденсатор ба қимати зиёдтарини энергияи майдони магнитии фалтаки индуктивият (илқофалтак) баробар аст, яъне

$$\frac{q^2_m}{2C} = \frac{LI^2_m}{2}.$$

Аз ин чо:

$$LC = \frac{q^2_m}{I^2_m} \quad \text{ё ки} \quad \sqrt{LC} = \frac{q_m}{I_m}.$$

Пас:

$$T = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi \frac{q_m}{I_m} \approx 6,3 \cdot 10^{-3} \text{ с.}$$

2. Қоб (рамка)-и масоҳаташ $S=3000\text{ см}^2$ $N=200$ печ дорад ва дар майдони магнитии якчинсаи дорои индуксия (илқо)-и $B=1,5 \cdot 10^{-2}$ Тл гардиш меҳӯрад. Қувваи муҳаррикаи электрикӣ (ҚумЭ)-и зиёдтарин дар қоб $\epsilon_m = 1,5\text{ В}$ аст. Муддати як давр задани қобро ёбед.

Ҳал. Домана (амплитуд)-и ҚумЭ-и индуксия барои як печи қоб ба $BS\omega$ баробар аст.

Азбаски қувваҳои муҳаррикаи электрикӣ (ҚумЭ)-и дар пеҷхои алоҳидай қоб пайдошуда зам мешаванд, пас, барои доманаи умумии ҚумЭ дар қоби дорои N печ

$$\epsilon_m = NBS\omega.$$

ҳоҳад буд. Аз ин чо:

$$\omega = \frac{\epsilon_m}{NBS}.$$

Он гоҳ муддати як гардиш хӯрдани қобро ин тавр ёфтани мебояд:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi NBS}{\epsilon_m} = 3,8 \cdot 10^{-2} \text{ с.}$$

3. Фалтаки муқовимати индуктивиаш $X_L=500$ Ом ба манбай волтажи тағийрёбандае пайваст аст, ки басомади $v=1000$ Xz (хертз) дорад. Қимати самарбахши волтажро $U=100$ В гирифта, доманаи қувваи чараёни занцир I_m ва индуктивияти галтак L-ро ёбед. Муқовимати фаъоли галтакро ба назар нагирифтан мумкин аст.

Ҳал. Муқовимати индуктивии галтакро ин тавр ифода кардан мумкин аст:

$$X_L = \omega L = 2\pi v L.$$

Аз ин чо:

$$L = \frac{X_L}{2\pi v} = 0,08 \text{ Xh.}$$

Доманаи волтаж бо қимати самарбахши он чунин алоқаманд аст: $U_m = U\sqrt{2}$. Бинобар ин барои доманаи қувваи чараён натиҷаи зайл ба даст меояд:

$$I_m = \frac{U_m}{X_L} = \frac{U\sqrt{2}}{X_L} = 0,28 \text{ A.}$$

4. Фалтаке бо индуктивияти $L=10$ м Xh ба занцири чараёни тағийрёбандаи соҳиби басомади $v=500$ Xz пайваст аст. Дар ин занцир конденсатори дорои чӣ гуна гунчойишро пайвастан мебояд, ки резонанс рӯй дода тавонад?

Ҳал. Дар шарти масъала гап дар бораи контури ларзишзо меравад – ҳамин аст занцири электрикӣ. Резонанс дар ин гуна занцир он гоҳ рӯй медиҳад, ки басомади чараёни тағийрёбанда ҳамчени басомади хусусии контури ларзишзо ($v-v_0$) шавад.

Аммо азбаски

$$v_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

мебошад, пас, v -ро низ ҳамин хел ифода кардан мумкин аст:

$$v = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

Аз ин чо:

$$C = \frac{1}{4\pi^2 L v^2} = 10^{-5} \Phi = 10 \text{ мкФ.}$$

Машки 2

1. Баъди он ки ба конденсатори контури ларзишзо барқаи $q=10^{-5}$ Кл доданд, дар контур ларзишҳои хомӯшшаванд ба вучуд омад. То дами комилан хомӯш гардидани ларзишҳо дар контур чӣ миқдор гармо хориҷ мешавад? Гунҷойиши конденсаторро $C=0,01\text{мкФ}$ гиред.

2. Контури ларзишзо аз ғалтаки индуктивие иборат аст бо индуктивияти $L=0,003 \text{ X}_\text{н}$ (ҳенрӣ) ва конденсатори ҳамвори соҳиби гунҷойиши $C=13,4 \text{ пФ}$. Даври ларзишҳои озоди контуриро ёбед. Дар сурати дар фазои байни рӯяҳои конденсатор чой додани дизлектрики нуфузпазирии дизлектрикиаш $\epsilon=4$ даври ҳамин ларзишҳо чӣ тафйирот мебинад?

3. Ҳудуди тафйироти индуксияи ғалтаки контури ларзишзо бояд чӣ қадр фароҳ бошад, ки басомади ларзишҳо дар он аз 400 то 500 $\text{X}_\text{з}$ (ҳертз) тафйир ёфта тавонад? Гунҷойиши конденсаторро 10 мкФ гиред.

4. Қоб (рамка)-и симини масоҳаташ 100 см^2 дар майдони магнитии якчинса бо басомади 50 гш/с гардиш меҳӯрад. Қувваи муҳарриқаи электрикӣ (ҚумЭ)-ро ёбед, ки дар сурати $0,2 \text{ Тл}$ будани индуксияи магнитӣ дар қоб илқо мешавад.

5. Дар қоби симини масоҳаташ $S=100 \text{ см}^2$ ҚумЭ-и индуксияе ангехта мешавад, ки домана (амплитуд)-и $\epsilon_m=1,4 \text{ В}$ дорад. Қоб $N=200$ пеҷ сим дорад ва дар майдони магнитии якчинсаи соҳиби индуксияи $B=0,15 \text{ Тл}$ гардиш меҳӯрад. Дар лаҳзаи аввали гардиши қоб ҳамвории он нисбат ба вектори \mathbf{B} мавқеи амудӣ дорад. ҚумЭ-и дар қоб индуксияшударо барои лаҳзаи $t=0,1$ сонияи баъди оғози гардиш ёбед.

6. Ғалтаки индуктивияташ $L=0,08 \text{ X}_\text{н}$ (ҳенрӣ) ба манбаи волтажи тағайирёбандай басомадаш $v=1000 \text{ X}_\text{з}$ (ҳертз) васл шудааст. Қимати самарбахши волтажро $U=100 \text{ В}$ гирифта, доманаи қувваи ҷараёни дар занҷир пайдошавандаро ёбед.

Мухимтарин хулосаҳои боби дуюм¹

1. Дар ларзишҳои электромагнитӣ барқа (заряди электрикӣ), кувваи ҷараён ва волтаж (номи пешинааш: шиддат) ба таври даврӣ тағиир меёбанд. Ларзишҳои электромагнитӣ ин гуна навъҳо дорад: озод, мачбурӣ ва худбаҳудӣ.

2. Содатарин системае, ки дар он ларзишҳои электромагнитӣ ба вучуд омада метавонанд, контури ларзишзо мебошад. Контури ларзишзо аз ғалтаки симин ва конденсатор иборат аст. Муодилаи ташхиси ларзишҳои электромагнитӣ шакли зайл дорад:

$$q'' = -\omega_0^2 q$$

ки ин ҷо q барқаи конденсатор асту q'' – ҳосилай дуюми замонии барқа ва $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ бузургии доимиест, ки ба индуктивият (илқо) ва гунҷойиши контури ларзишзо бастагӣ дорад. Айнан ҳамин гуна муодила барои ташхиси ларзишҳои ҷисми сари фанар (пружин) ва ованги риёзӣ (ракқосаки математикӣ) истифода мешавад.

3. Ҳалли муодилаи ташхискунанди ларзишҳои озод ба во-ситаи косинус ё синус ифода карда мешавад:

$$q = q_m \cos \omega_0 t \quad \text{ё} \quad q = q_m \sin \omega_0 t.$$

4. Ларзишҳои аз рӯйи қонуни косинус ё қонуни синус рӯйди-ҳанда ларзишҳои мавзун (ларзишҳои ҳармоникӣ) ном доранд. Зиёдтарин қимати барқа q_m доманаи ларзиши барқа ном дорад. Бузургии ω_0 -ро басомади доиравии ларзиш номидаанд. Ин бузургӣ бо адади ларзишҳо дар як сония v алоқамандии зайл дорад: $\omega_0 = 2\pi v$.

Кӯтоҳтарин фосилай вақте, ки дар тӯли он як ларзиши пурра рӯй медиҳад (ё ҷараёни ларзиш комилан такрор мешавад), *даври ларзии* ном гирифтааст. Даври ларзиш T бо басомади доиравӣ ω_0 ин тавр алоқаманд мебошад:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{LC}.$$

Бузургии таҳти аломати косинус (ё синус)-ро фази ларзиш мегӯянд. Фаз ҳолати системаи ларзишзоро барои ин ё он лаҳзаи вақт ва ин ё он қимати домана (амплитуд) ифода мекунад.

1. Ин ҷо аз рӯйи тавсияҳое амал кунед, ки мо дар поёни боби 1 оварда будем.

5. Ларзишҳои контурӣ ба сабаби дар контур вуҷуд доштани соиш бо мурури замон хомӯш мешаванд.


6. Ларзишҳои маҷбурий, яъне ҷараёни электрикии тағиیرёбандада дар занчири электрикӣ бо таъсири волтажи тағиирёбандада берунӣ ба вуҷуд меоянд. Дар байни ларзишҳои волтаж ва қувваи ҷараёни дар мавриди умумӣ ғешиши фаз (ϕ) вуҷуд дорад.

7. Тавони миёнаи ҷараёни электрикии тағиирёбандада бо қиматҳои самарбахши қувваи ҷараёни занчир ва волтажи нӯгҳои он таъйин мешавад.

8. Дар сурати ҳамчен омадани басомади волтажи тағиирёбандада берунӣ ва басомади контури ларзишзо доманаи ларзишҳои маҷбурии қувваи ҷараён якбора меафзояд. Ин падида резонанс ном дорад.

Баробари зиёд шудани қувваи ҷараён волтажи рӯяҳои конденсатор ва нӯгҳои ғалтак меафзояд.

9. Ларзишҳои худбаҳудӣ (автоларзишҳо) дар контури ларзишзои генератори транзисторӣ аз ҳисоби энергияи манбаи волтажи доимӣ ангехта мешаванд. Дар ин гуна генератор транзистор ном олате истифода мешавад, ки ду соҳаи $p-n$ гузариш дорад. Ларзишҳои ҷараёни контур боиси ларзиши волтажи байни эмиттеру баз мегардад ва ин ларзишҳо, дар наҷбати худ, барои идора қардани қувваи ҷараёни дар контури ларзишзо ҷоришаванда ба кор мераванд (ин гуна робита робитаи акс ном гирифтааст).



Боби 3

ИСТЕХСОЛ, ИНТИҚОЛ ВА ИСТИФОДАИ ЭНЕРГИЯИ ЭЛЕКТРИКӢ

Энергияи электрикӣ дар муқобили ҳама навъҳои дигари энергия бартарихои бисёр дорад. Онро ба воситаи сим бо талафи андак ба масофаҳои тӯлонӣ нақл кардан (интиқол додан) ва дар байни истеъмолкунандагон тақсим кардан осон аст. Аммо аз ҳама муҳим ин аст, ки энергияи электрикиро ба воситаи дастгоҳҳои начандон мураккаб ба навъҳои дигари энергия – энергияи механикӣ, энергияи дохилӣ, энергияи рӯшиноӣ ва г. табдил додан имконпазир ва осон мебошиад.

Чараёни тагийрёбанда дар муқобили ҷараёни доимӣ он гуна бартарӣ дорад, ки дар ин маврид волтажс ва қувваи ҷараёнро дар ҳудуди хеле фароҳ табдил додан мумкин аст. Ин гуна табдилот дар бисёр дастгоҳҳои электротехникиву радиотехникӣ зарурат дорад. Вале зарурати аз ҳама зиёди табдили волтажс ва қувваи ҷараён дар сурати ба масофаҳои дур интиқол додани энергияи электрикӣ ба миён меояд.

§23. Тавлиди энергияи электрикӣ

Пеш аз ҳама бо олатҳое шинос мешавем, ки ҷараёни электрикӣ ҳосил мекунанд.

Энергияи электрикӣ ба воситаи генераторҳо ба вучуд оварда мешавад. Генератор (муваллид) дастгоҳест, ки ин ё он навъи энергияро ба энергияи электрикӣ табдил медиҳад. Батареҳои галванийӣ, мошинаҳои электростатикӣ, гармобатареҳо¹, батареҳои офтобӣ ва дастгоҳҳои м.ин. – ҳама ба синфи генераторҳо мансубанд.

Имкони эҷоди навъҳои усулан нави генераторҳо таҳқиқ мешавад. Чунончи, олатҳои гармохориҷкунандае бунёд карда мешавад, ки дар онҳо энергияи дар натиҷаи оmezishi хидрогену оксиген хориҷшаванда бевосита ба энергияи электрикӣ табдил

1. Дар гармобатареҳо (батареҳои ҳароратӣ) он ҷиҳати ду тамоси нокилҳои гуногунчинс истифода мешавад, аз ҳисоби фарқи ҳароратҳои ҷойҳои тамоси нокилҳо қувваи муҳаррикаи электрикӣ (ҚўМЭ) ба вучуд меояд.

меёбад. Соҳаи истифодаи ҳар яки ин генераторҳо ба хусусиятҳои онҳо бастагӣ дорад. Чунончи, мошинаҳои электростатикӣ волтаҷи баланд ҳосил карда метавонанд, вале наметавонанд, ки дар занҷир ҷараёни камубеш пурӯзвват ба вучуд биёранд; батареҳои галваний ҷараёни пурӯзвват ҳосил карда метавонанд, вале муддати кори онҳо зиёд нест ва г.

Дар замони мо доираи татбиқи *генераторҳои индуксионии* электромеханикӣ ҷараёни тағиیرёбанда торафт васеътар мешавад. Дар ин генераторҳо энергияи механикӣ ба энергияи электрикӣ бадал мешавад. Кори онҳо бар падидай индуксияи электромагнитӣ (*иљои электромагнитӣ*) асос ёфтааст. Ин навъ генераторҳо соҳти нисбатан сода доранд ва имкон медиҳанд, ки ҷараёнҳои пурӯзвват ва волтажҳои ба қадри кофӣ баланд ҳосил карда шавад.

Минбаъд мо генератор гуфта маҳз ҳамин навъи генераторҳо – генераторҳои электромеханикӣ индуксиониро дар назар хоҳем дошт.

Генератори ҷараёни тағиирёбанда. Тарзи кори генератори ҷараёни тағиирёбандаро мо дар §17 муоина карда будем.


Генераторҳои индуксионӣ басе гуногунанд. Вале онҳо ҷузъҳои якхелаи бисёр доранд. Чунончи, дар ҳамаи онҳо барои ба вучуд овардани майдони магнитӣ магнити доимӣ ё электромагнит истифода мешавад. Ё печак (печиш)-генераторро гирем, ки дар он қувваи мухаррикаи электрикӣ (ҚумЭ)-и тағиирёбанда индуксия мешавад. (Дар модели муоинашудаи генератор ба сифати печак қоби симин (рамкаи симин) истифода шуда буд). Азбаски ҚумЭ-ҳои дар печҳои паёпай пайвастшудаи печак индуксияшаванд зам мешаванд, пас, домана (амплитуд)-и ҚумЭ-и индуксионӣ дар қоб ба адади печҳои он мутаносиб мебошад. Вай инчунин ба доманаи сели магнитии тағиирёбанда $\Phi_m = BS$, ки ҳар як печакро «буррида мегузараад», мутаносиб аст (ниг. § 17).

Барои ба вучуд овардани сели магнитии шадид дар генераторҳои индуксионӣ системаи магнитии маҳсусе истифода мешавад, ки аз ду мағза (дилак) иборат аст. Печакҳои офарандаи майдони магнитӣ дар комаҳо (холигоҳҳо)-и яке аз мағзаҳо ҷой дода мешаванду дар комаҳои мағзай дуюм печакҳое хобонда мешавад, ки дар онҳо бояд ҚумЭ илко (индуксия) шавад. Яке аз мағзаҳо (маъмулан мағзай дарунӣ) ҳамроҳи печидай худ гирди меҳвари уфуқӣ ё амудӣ гардиш меҳӯрад. Ҳамин аст, ки онро *ротор* мегӯянд (аз калимаи лотинии *rotate* – гардидан). Мағзай беҳаракат якҷо

бо печидааш *статор* ном гирифтааст (аз калимаи лотинии *stator* – қарор истода, беҳаракат истода). Фосилаи байни магзаҳои статор ва ротор бояд ҳатталимкон кам бошад, то ки сели индуксии магнитӣ ҳатталимкон шадидтар ояд.

Дар модели дар рас.24 тасвирёфтаи генератор ба сифати ротор қоби симин (бе магза) истифода шудааст. Майдони магнитии дар ин генератор истифодашавандаро магнити доимӣ ба вучуд меоварад. Фаҳмост, ки агар қобро қарор нигоҳ дорему магнитро дар гирди он гардиш дихем ҳам, худи ҳамон натиҷа ба даст меояд.

Аммо дар генераторҳои бузург (генераторҳои саноатӣ) маҳз электромагнитро, ки чун ротор хидмат мекунад, гардиш медиҳанд, valee печакҳое, ки ҚумЭ маҳз дар онҳо бояд ба вучуд ояд, дар комаҳои статор хобонда шудаанд ва беҳаракатанд, яъне дар ҳоли ноҷунбон «кор мекунанд». Гап дар он аст, ки барои бо ҷараён таъмин кардани ротор ва аз печаки ротор ба занчири берун додани ҷараён ногузир масъалаи истифодаи ҷӯткаҳои лағзон (контактҳои лағзон) пеш меояд. Барои ин нӯгҳои печаки роторро бо ҳалқаҳои тамос пайвастан мебояд (рас.53). Ҷӯткаҳо низ беҳаракатанд. Онҳоро ба тамосҳалқаҳо андак фишурда медоранд, яъне ҷӯткаҳо воситаи бо занчири беруна робита додани печаки ротор мебошанд. Қувваи ҷараёне, ки дар пеҳакҳои электромагнит (барои ба вучуд овардани майдони магнитӣ) ҷорист, назар ба қувваи ҷараёне, ки генератор ба занчири беруниӣ медиҳад, хеле кам мебошад. Бинобар



Рас.53.

ин чараёни тавлидшавандаро аз печакҳои беҳаракат гирифтан (барои истифода берун баровардан) матлуб аст.

Чӯткаҳои лағзон барои ба электромагнити гардон додани чараёни лозимӣ истифода мешаванд. Барои ба вучуд овардани ин чараён генератори алоҳидае корбаст мешавад, ки дар худи ҳамон меҳвар шинонда шудааст. (Чараёни ба ин мақсад истифодашавандаро маъмулан аз печаки статории худи ҳамон генератор мегиранд ва онро ба воситаи олати яксӯкунанда яксӯ (рост) карда, баъд ба печаки ротор медиҳанд).

Дар генераторҳои камтавон майдони магнитиро магнити доимии гардон ба вучуд меоварад. Дар ин гуна генераторчаҳо тамосҳалқаҳо ва чуткаҳо умуман лозим намешаванд.

Дар печакҳои беҳаракати статорӣ ба вучуд омадани ҚУМЭ он гуна шарҳ дорад, ки ҳангоми гардиш ҳӯрдани ротор сели магнитӣ тағиیر меёбад ва дар печакҳои статор майдони электрикии тӯфонӣ ба вучуд меоварад.



*Генераторҳои дар замони мо барои ҳосил кардани чараёни элек-
трикӣ истифодашаванд дастгоҳҳои азиме ҳастанд, ки муддати
дурудароз бефосила амал карда метавонанд ва назар ба ҳама гуна
иншиооти дигари чараёнофаранд босарфатаранд.*




1. Чараёни тағиирёбанда дар муқобили чараёни доимӣ чӣ бартарихо дорад?
2. Кори генератори чараёни тағиирёбанда бар истифодай чӣ гуна падидай физикӣ асос ёфтааст?

§24. Трансформатор

Агар чараёни электирико қарib бе талафи камтарин табдил додан имкон намедошт, майдони истифодай он ҳеч гоҳ он қадр фароҳ намебуд, ки ҳоло ҳаст.

Таъйиноти трансформаторҳо. Қувваи мухарриқаи электирикӣ (ҚУМЭ)-и генераторҳои пуртавони неругоҳҳои барқ (электростанцияҳо) хеле зиёд аст. Аммо дар амалияи зиндагонӣ дар акса-



Рас.54.


кор бурдааст.

Сохти трансформатор. Трансформатор аз мағза (дилак)-и сарбасте иборат мебошад, ки аз варакаҳои пӯлодин чида шудааст ва ба он ду (баъзан беш аз ду) ғалтаки симин – печак қашидаанд (рас.54). Яке аз ин печакҳо ба манбаи волтаж пайваста мешавад. Ин печак *печаки якум* ном дорад. Ҳама асбобҳову олатҳои барқистеъмолқунанда, яъне «бори занҷир» ба печаки дигар – *печаки дуюм* пайваста мешаванд. Ишорати шартии трансформатор дар рас.55 тасвир ёфтааст.

Кори трансформатори бебор. Кори трансформатор бар пайдай индуксияи электромагнитӣ (илкои электромагнитӣ) асос ёфтааст. Дар сурати дар печаки якум ҷорӣ будани ҷараёни тағйирёбанда дар мағза (дилак)-и трансформатор сели магнитие пайдо мешавад, ки он дар ҳар печак ҚумЭ-и индуксионӣ ҳосил мекунад. Мағзай пӯлодин майдони магнитиро тарокум медиҳад (концентратсия мекунад), он тавр ки сели магнитӣ амалан танҳо дар даруни мағза вуҷуд дорад ва дар ҳама буришҳои мағза якхела аст. ҚумЭ-и онӣ (лаҳзагӣ)-и индуксионӣ *e* дар ҳар яке аз печҳои печаки якум ё печаки дуюм ҳамон як бузургӣ дорад ва мувофиқи қонуни Фарадей ин тавр ёфта мешавад:

$$e = -\Phi' \quad (3.1)$$

Ин ҷо Φ' ҳосилаи замонии сели индуксияи магнитӣ мебошад. Агар $\Phi = \Phi_m \cos \omega t$ бошад, пас,



Рас.55.

ри мавридиҳо волтажҳои начандон баландро истифода кардан лозим меояд.

Ҷараёни тағйирёбанда ба воситаи *трансформатор* ном олат табдил дода мешавад. Трансформатор волтажи баландшавандаро бе талафи тавон чанд қарат кам ё зиёд карда метавонад.

Трасформаторро нахустин бор с.1878 олими рус П. Яблочков барои «ғизо додани» шамъҳои электрикии ҳамон вақт ихтироъкардаи худ ба

$$\Phi' = -\omega \Phi_m \sin \omega t \quad (3.2)$$

мешавад. Он гоҳ чунин навиштан мумкин аст:

$$e = \omega \Phi_m \sin \omega t$$

ё ки

$$e = \varepsilon_m \sin \omega t. \quad (3.3)$$

Дар ин ифода $\varepsilon_m = \omega \Phi_m$ домана (амплитуд)-и ҚұМЭ-и дар як печ пайдошуда мебошад.

ҚұМЭ-и индуксионӣ дар печаки якум дар сурати N_1 -то печ доштани он баробари $N_1 e$ аст. Мисли ҳамин, дар печаки дуюм ҚұМЭ-и пурра ба $N_2 e$ баробар мебошад (N_2 адади печқои ин печак аст). Аз ин чо бармеояд, ки ҚұМЭ-хой индуксионӣ дар печакхои якуму дуюм чунин нисбат доранд:

$$\frac{e_1}{e_2} = \frac{N_1}{N_2}. \quad (3.4)$$

Мүковимати фаъоли печакхои трансформатор чандон зиёд нест. Онро ба назар нагирифтап мумкин аст. Чунин ки бошад, модули волтажи нұғхой ғалтак такрибан баробари модули ҚұМЭ-и индуксионӣ хоҳад буд (ниг. § 20):

$$|u_1| \approx |e_1|. \quad (3.5)$$

Дар сурати күшода буданы печаки дуюми трансформатор چараён дар он чорый буда наметавонад. Он гоҳ

$$|u_2| \approx |e_2|. \quad (3.6)$$

хоҳад буд. Қиматҳои онии e_1 ва e_2 -и ҚұМЭ ҳамоҳангона бо як-дигар тағиyr мейбанд – дар ҳамон як лаҳза авч (максимум) мегиранду дар ҳамон як лаҳза сифрый мешаванд. Бинобар ин нисбати бо ифодай (3.4) муайяншавандай онҳоро бо нисбати қиматҳои самарбахши ин ҚұМЭ-хо ε_1 ва ε_2 ё, дар асоси ифодаҳои (3.5) ва (3.6), бо нисбати қиматҳои самарбахши волтажҳо U_1 ва U_2 иваз кардан қоиз аст:

$$\frac{U_1}{U_2} \approx \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{N_1}{N_2} = K. \quad (3.7)$$

Бузургий K зарibi табдилот (коэфисенти трансформатсия) ном гирифтааст. Дар сурати $k > 1$ будан трансформатор волтажро кам мекунаду дар сурати $k < 1$ будан онро меафзояд.

Кори трансформатори бабор. Агар нүгхөи печаки дуюмро ба занчири барқистеъмолкунанда пайвандем ё, чунонки мегүянд, трансформаторро бор кунем, қувваи чараён дар печаки дуюм дигар сифрӣ намебошад. Чараёни дар ин маврид пайдошаванда дар мағзаи трансформатор сели магнитии тағиyrёбандай ба худ хосе ба вучуд меоварад, ки он мувофиқи қоидай Ленс бояд тағиироти сели магнитиро дар мағза кам қунад.

Лекин хурд шудани доманаи ларзиши сели магнитии натичавӣ, дар навбати худ, бояд ҚумЭ-и индуксиониро дар печаки якум кам қунад. Вале ин имконнапазир аст, зеро мувофиқи (3.5) $|u_1| \approx |e_1|$ мебошад. Бинобар ин ҳангоми сарбаст кардани занчири печаки дуюм қувваи чараён дар печаки якум худбаҳуд меафзояд. Доманаи ин чараён тавре меафзояд, ки қимати пешинаи доманаи ларзишҳои сели магнитии натичавиро барқарор қунад.

Афзоиши қувваи чараён дар занчири печаки якум мувофиқи қонуни бақои энергия сурат мегирад: чойи энергияи талафдодаи печаки дуюм аз ҳисоби шабакаи барқ ба воситаи печаки якум пур мешавад. Тавони занчири печаки якум дар сурати ба бори муқаррарӣ (бори исмӣ ё номиналӣ) наздик будани бори трансформатор тақрибан баробари тавони печаки дуюм мебошад:

$$U_1 I_1 \approx U_2 I_2 \quad (3.8)$$

ё худ:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1}. \quad (3.9)$$

Ин он гуна маънӣ дорад, ки дар сурати ба воситаи трансформатор ин ё он дараҷа зиёд кардани волтаж қувваи чараён ҳамон дараҷа кам мешавад (ва баръакс).

Дар трансформаторҳои пуртавони ҳозира талафи умумии энергия аз 2-3 дарсад (%) беш нест.



Трансформатор чараёни электрикӣ тағиyrёбандаро тавре табдил медиҳад, ки ҳосили зарби қувваи чараён ба волтаж дар ҳарду печаки он тақрибан якхела мемонад.



1. Зарифи табдилот (коэфисенти трансформатсия) чист?
2. Сабаб чист, ки трансформатори бебор (он ки ба занцири истеъмолкунанда пайваст набошад) энергияи хеле кам истеъмол мекунад?

§25. Истехсол ва истифодаи энергияи электрикӣ

Дар замони мо дараҷаи истехсол ва истифодаи энергия¹ яке аз аломатҳои рушди қувваҳои истехсолкунанда гардидааст. Ва ин ҷо ҳиссаи энергияи электрикӣ аз ҳама беш аст, зоро ин навъи энергия ба маъни тоҷи қалима назар ба навъҳои дигар истеъмолбобтар аст. Умуман, истеъмоли энергия дар дунё дар ҷаҳоряк аср, вале истеъмоли энергияи электрикӣ дар ҳар даҳсола ду бор меафзояд. Ин он гуна маъни дорад, ки дар саросари ҷаҳон майдони истифодаи энергияи электрикӣ торафт фароҳтар шудан дорад.

Истехсоли энергияи электрикӣ. Энергияи электрикӣ дар неругоҳҳои ҳурду бузурги барқ асосан ба воситаи генераторҳои индуксионии электромеханикӣ (илқо-генераторҳои электромеханикӣ) ҳосил карда мешавад. Асосан ду навъи неругоҳи барқ (электростансияҳо) мавҷуд аст: нерӯгоҳҳои ҳароратӣ ва обӣ. Онҳо аз яқдигар бо он фарқ мекунанд, ки барои гардиш додани роторҳои генераторҳошон воситаҳои гуногун (гармои сӯзиш ё энергияи оби ғалтон) истифода мешавад.

Неругоҳҳои ҳароратӣ ба сифати манбаи энергия гармои сӯзиши ангишт, газ, нафт, мазут, варақсанг ва ғ.-ро истифода мекунанд. Роторҳои генераторҳои электрикӣ ба воситаи турбинҳои буҳорӣ ё газӣ ва ё ба воситаи муҳаррикҳои дарунсӯз гардиш дода мешаванд. Босарфатарин неругоҳи барқ неругоҳи буҳортурбини ҳароратӣ (НБҲ, русиаш ТЭС) мебошад. Аксари НБҲ-ҳо ба сифати сӯзишворӣ ҳокай ангиштро истифода мекунанд. Барои ҳосил кардан 1 кВт•ст энергияи электрикӣ чандсад гиром ангишт сарф мешавад. Беш аз 90 дарсади энергияи дар деги буҳор ҳориҷкардаи сӯзишворӣ ба буҳор дода мешавад. Дар турбин энергияи кине-

1. Албатта, дар ин маврид ҳуди энергия гум намешавад. Вазифаи энергетика танҳо ин аст, ки энергия истифодашавандаро дар шакли қобили истеъмол ҳосил кунад. Энергия ҳангоми истеъмол охирин асосан ба энергияи дохилӣ (яъне ба гармо) табдил мейбад.



Рас.56.

тикийни тираки бухор ба ротор дода мешавад. Наварди турбин ба наварди генератор ба таври очунбон маҳкам аст.

Турбогенераторҳои бухорӣ басе сареъчархишанд – адади гардиши онҳо дар ҳар дақиқа то ба чанд ҳазор мерасад. Аз физикии синфи 10 маълум аст, ки суд (коэфисенти кори фоиданок)-и мухаррикҳои ҳароратӣ ба қадри зиёд кардани ҳарорати ибтидоии ҷисми корӣ меафзояд. Бинобар ин бухори ба турбин равонашавандаро ҳатталимкон гармтару фишурдатар (то ҳароратҳои 550°C ва фишорҳои 25 МПа) мекунанд.

Суди НБҲ-ҳо то ба 40 дарсад мерасад. Қисми зиёди гармо (энергия) ҳамроҳи бухори корхӯрда талаф мешавад. Табдилоти дар ин гуна мавридҳо рӯйдихандай энергия дар рас.56 тасвир ёфтааст.

Неругоҳҳои ҳароратии маҳсуси барқ, ки термоэлектросентрал (ТЭС; русиаш ТЭЦ) ном гирифтаанд, имкон медиҳанд, ки ҳиссаи хеле зиёди бухори партовӣ (бухори корхӯрда) дар муассисаҳои саноатӣ ва эҳтиёҷоти рӯзгор (гарм кардан ва бо оби гарм таъмин гардондани биноҳои иқоматӣ ва ф.) истифода шавад. Ин амал суди ТЭС-ҳоро то ба 60–70% мерасонад. Ҳозирҳо қариб 40 дарсади энергияи электрикиро ТЭС-ҳо истехсол мекунанд.

Дар неругоҳҳои обии барқ (НОБ) барои гардиш додани роторҳои генераторҳо энергияи потенсиалии оби афтон (оби аз ин ё он баландӣ афтанд) истифода мешавад. Ротори генератори электрикӣ ба воситаи турбини ҳидравликӣ ба гардиш дароварда



Рас. 57.

мешавад. Тавони ин гуна неругоҳи барқ ба он вобаста мебошад, ки об аз чӣ қадр баландӣ поён меафтад ва ҳар сония чӣ миқдор об ба турбин мезанад. Табдилоти энергия дар неругоҳҳои обии барқ дар рас.57 тасвир ёфтааст.

Неругоҳҳои обии барқ қариб 20 дарсади энергияи электрикӣ истеммолиро истехсол мекунанд.

Вақтҳои охир дар энергетика ҳиссаи неругоҳҳои атомии барқ (НАБ) торафт зиёдтар мешавад. Дар замони ҳозира такрибан 15,7 дарсади энергияи электрикиро ҳамин НАБҳо ҳосил мекунанд.

Истифодаи энергияи электрикӣ. Истеммолкунандаи асосии энергияи электрикӣ саноат аст, ки қариб 70%-и тамоми энергияи истехсолшавандаро «мехӯрад». Нақлиёт низ соҳаи энергия-талаб мебошад. Адади роҳҳои оҳани истеммолкунандаи энергияи электрикӣ сол то сол афзуда истодааст.

Ҳиссаи зиёди энергияи электрикӣ истеммолшавандаро ба энергияи механикӣ табдил додан лозим меояд. Қариб ҳама механизмҳои саноатӣ тавассути муҳаррикҳо (генераторҳо)-и электрикӣ ба ҳаракат дароварда мешаванд. Ин муҳаррикҳо басе ҷогунҷанд (чойи кам мегиранд), истифодабобанд ва дар олатҳои худкор (автоматӣ) низ қобили истифода ҳастанд.

Қариб сяеки энергияи электрикӣ, ки саноат истеммол мекунад, барои амалиёти технологӣ (кафшеркории электрикӣ, гудозиши филизот, электролиз ва ғ.) сарф мешавад.



Зиндагонӣ ва умуман тамаддуни имрӯзаро бе истифодани энергияи электрикӣ тасаввур кардан муҳол аст. Фаҳмост, ки дар сурати бо ин ё он сабаб аз кор баромадани неругоҳҳои барқи шаҳри қалон тамоми муассисаҳо «фалаҷ» мешаванд.



1. *Оё шумо мисолҳое оварда метавонед, ки «дар фалон мосин ё механизм ҷараёни электрикӣ тамоман истифода нашавад»?*
2. *Сокинони шаҳри қалон аз ҳаробии шабакаи барқ чӣ зарар мебинанд?*

§26. Интиқоли энергияи электрикӣ

Истеъмолқунандагони энергияи электрикӣ дар ҳар ҷо ҳастанд. Вале ҳуди ин энергияро дар ҷойҳои наздиқ ба қонҳои сӯзишворӣ ё захираҳои об истеҳсол мекунанд. Ин энергияро ба миқдори зиёд захира кардан илоҷ надорад. Онро дарҳол баъди тавлид истеъмол кардан мебояд. Бинобар ин зарурати ба масофаҳои дур интиқол додани ин энергия ба миён меояд.

Энергияи электрикӣ гоҳи интиқол додан камобеш талаф мешавад. Гап дар он аст, ки ҷараёни электрикӣ I ҳангоми дар ноқили муқовиматаш R ҷорӣ будан дар муддати t ин миқдор гармо хориҷ мекунад:

$$Q = I^2 R t$$

Ин гармо бехуда сарф мешавад (ноқилҳоро гарм мекунад). Дар сурати бисёр дароз будани ҳатти нақли энергия ин кор фоидай иқтисодӣ намедиҳад. Ба дараҷаи назаррас кам кардани муқовимати ноқилҳо амалан басе душвор аст. Аз ин рӯ қувваи ҷараёниро кам кардан лозим меояд.

Азбаски тавони ҷараёни ба ҳосили зарби қувваи ҷараёни ва волтаж баробар мебошад, пас, барои доимӣ (собит) мондани тавони нақлшаванда волтажи ҳатти барқро зиёд кардан мебояд. Ва ҳар қадре ки ҳатти барқ дароз бошад, волтажи ҳамон қадр баландтарро истифода кардан зарур меояд. Чунончи, дар яке аз ҳатҳои баландволти неругоҳи обии барқи Маскав (дар дарёи Волга) волтажи 500 кВ истифода мешавад. Бо вучуди ин генераторҳои ҷараёни тағйирёбанда барои волтажҳои на бештар аз

20 кВ сохта мешаванд, зеро волтажи аз ин бештар барои аз ҳам ҷудо нигоҳ доштани печакҳову қисмҳои дигари генераторҳо тадбирҳои маҳсус тақозо мекунад.


Аз ин рӯ дар неругоҳҳои бузурги барк трансформаторҳои волтажбаландкунанда мешинонанд, то ки волтажи хатти интиқоли баркро ба қадри кам шудани қувваи ҷараён зиёд кунанд.

Барои бевосита дар муҳаррикҳои дастгоҳҳо, шабакаи равшанӣ ва ғ. истеъмол кардани энергияи электрикӣ волтажҳои баландро паст кардан мебояд. Ин амал ба василаи трансформаторҳои волтажпасткунанда анҷом дода мешавад.

Амали паст кардани волтаж ва зиёд кардани қувваи ҷараён ҷанд зина дорад. Дар ҳар яки он зинаҳо волтаж то рафт пасттар ва масоҳати фарогирандай шабакаи электрикӣ торафт васеътар мешавад. Речай интиқол ва тақсими энергияи электрикӣ дар рас.58 тасвир ёфтааст.

Дар сурати бисёр баланд будани волтаж дар байни ноқилҳои хатти интиқол таҳлия (пардаҳт, разряд)-и тоҷии электрикӣ рӯй медиҳад, ки он боиси талафи энергия мегардад. Дар ин мавриди домана (амплитуд)-и волтажи тағиyrёбанд бояд тавре интиҳоб шавад, ки барои ин ё он масоҳати буриши арзии ноқил талафи энергия дар натиҷаи таҳлия (пардаҳт)-и тоҷӣ ҳатталимкон кам бошад.

Неругоҳҳои баркӣ як қатор ноҳияҳо бо ҳатҳои интиқоли волтажи баланд дар як шабакаи умумӣ муттаҳид карда шудаанд, ки онро *шабакаи умумии энергия* ё мухтасаран шабакаи умумӣ меноманд (русиаш: энергосистема). Истеъмолкунандагон аз ҳамин ша-



Рас.58.

бака барқ мегиранд. Ин гуна шабака имкон медиҳад, ки бори он (яъне кори бо барқ таъмин гардондани истеъмолкунандагон) дар соатҳои «пик» – пагоҳиҳо ва бегоҳиҳо нисбатан баробар тақсим шавад. Ин боз имкон медиҳад, ки кори ба истеъмолкунандагон расондани барқ муナzzам бошад.



Энергияи электрикиро ба масофаҳои дур интиқол додан бас мушиқил аст. Вале дар сурати истифода шудани ҷараёни электрикии баландвотаҷ мурод ҳосил мегардад.



1. Энергияи электрикиро ба масофаҳои дур чӣ тавр интиқол мебиҳанд?
2. Ба воситаи ҷараёни доимӣ ба масофаҳои дур интиқол додани энергияи электрикӣ чӣ бартарӣ дорад?

Машқи 3

1. Варақаҳои пӯлодини мағза (дилак)-и ротори генератори индуксиониро чӣ тавр ҷой додан мебояд, ки ҷараёнҳои тӯфонӣ (ҷараёнҳои гирдпеч) кам бошанд?

2. Қоб (рамка)-и симини росткунча дар майдони магнитии якчинса гардиш меҳӯрад. Қувваи муҳаррикаи электрикӣ (ҚумЭ)-и дар ин қоб илқошаванда (индуксияшаванда) дар қадом маврид зиёд ҳоҳад буд – ҳангоми ба рафти ҳатҳои индуксияи магнитӣ амудан воқеъ гардидани қоб ё ҳангоми ба он ҳатҳо мувозӣ (параллел) будани он?

3. Печакҳои трансформатор аз симҳои гуногунғафсӣ печонда шудаанд. Қадоми он печакҳо печи бисёртар дорад?

4. Адади печҳои печаки трансформаторро (бе он ки ғалтак кушода шавад) чӣ тавр муайян кардан мумкин аст?

5. Агар трансформатор тасодуфан ба манбаи ҷараёни доимӣ пайваста шавад, чӣ ҳодиса рӯй дода метавонад?

6. Сабаб чист, ки агар як печаки трансформатор сарbast шавад, трансформатор аз кор мебарояд?

7. Зариби табдилот (ё худ коэфисенти трансформатсия)-и ҳама трансформаторҳои пасткунандай дар рас. 58 тасвиришударо ёбед. (Талафи энергияро ба назар нағиред). Сипас ҳамин масъаларо барои трансформаторҳои баландкунанда ҳал кунед.

Муҳимтарин хулосаҳои боби сеюм¹

1. Ҷараёни электрикӣ аксаран ба воситаи генераторҳои индуксионии электромеханикӣ ҳосил карда мешавад.

Ин генераторҳо энергияи механикро ба энергияи ҷараёни электрикӣ табдил медиҳанд. Кори онҳо бар падидай индуксияи электромагнитӣ (илқои электромагнитӣ) асос ёфтааст.

2. Ҷараёни электрикӣ тағиирёбандада ба воситаи трансформатор табдил дода мешавад. Трансформатор ду печаке дорад, ки дар мағзайи пӯлодин қашидад шудаанд. «Вазифаи» мағза бо талафи камтарин кам ё зиёд кардани волтаж мебошад. Тағиироти волтаж бо нисбати адади печҳои печаки якум N_1 бар адади печҳои печаки дуюм N_2 муайян мешавад:


$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}.$$

3. Трансформатор чанд боре ки волтажро зиёд (кам) кунад, қувваи ҷараён дар занҷир ҳамон дараҷа кам (зиёд) мешавад:

$$\frac{U_1}{U_2} \approx \frac{I_2}{I_1}.$$

4. Талафи энергия дар ноқилҳо ба дараҷаи ду (ё ҳуд тавони ду)-и қувваи ҷараён мутаносиб мебошад. Вале тавон (тавонӣ)-и интиқолшавандада ба ҳосили зарби қувваи ҷараён ба волтаж мутаносиб аст. Бинобар ин интиқоли энергия дар сурате матлуб ҳоҳад буд, ки волтаж зиёд бошаду қувваи ҷараён кам. Волтажро пеш аз интиқол додан (ба масофаҳои дур) ба воситаи трансформатор зиёд мекунанд, вале дар охирӣ ҳатти интиқол он (волтаж)-ро пеш аз он ки ба «дасти» истеъмолкунандагон бирасад, боз ҳам ба воситаи трансформатор паст мекунанд.

1. Дониши аз мутолиаи боби З андӯхтаи ҳудро ин ҷо низ ҳамон тавр хулоса-бандӣ кунед, ки дар муқаддимиаи банди «Муҳимтарин хулосаҳои боби якум» гуфта будем.



Боби 4 МАВЧХОИ ЭЛЕКТРОМАГНИТИ

Мо дар синфи IX бо мавчҳои механикӣ шинос шуда будем. Мавчҳои механикӣ дар муҳитҳои гуногун - дар газ, моеъ ё ҷисми саҳт густарии меёбанд (паҳн мегарданд). Мавчҳои наъни дигаре низ вуҷуд доранд, ки **мавчҳои электромагнитӣ** ном гирифтаанд ва барои густарии худ ба ягон наън модда эҳтиёҷ надоранд. Радиомавчҳо ва мавчҳои рӯшиноӣ маҳз ҳамин гуна мавҷанд. Майдони электромагнитӣ дар ҳало (вакуум), яъне дар ҷойи беатому бемолекула низ вуҷуд дошта метавонад. Мавчҳои электромагнитӣ бо вуҷуди аз мавчҳои механикӣ тағовути кулий доштан ҳангоми густарии ёфтани худ монанди мавчҳои механикӣ рафтор мекунанд.

Ҳоло мо ба омӯзии мавчҳои электромагнитӣ мепардозем. Аммо аввал биёed ба хотир биёrem, ки мавҷ чист ва ҳусусиятҳои асосии ҳаракати мавҷӣ чигунаанд.

§ 27. Рӯйдодҳои мавҷӣ

Падидашои мавҷӣ дар табиат багоят бисёр дучор меоянд, зеро барои пайдоии мавҷҳо шароити гуногун мавҷуд аст. Бо вуҷуди ин ҳама наъҳои мавҷҳо бо қонуниятиҳои сифатан якхела тавсиф мешаванд (он сон, ки дар омӯзии ларзишиҳо дидар будем). Бисёр масъалаҳои душвордарк дар сурате рӯшан ё рӯшантар мегарданд, ки мо мавчҳои гуногуниро бо якдигар муқоиса қунем.

Мавҷ чист? Мавҷ гуфта ларзишеро мефаҳманд, ки бо мурури замон дар фазо густариш меёбад (паҳн мешавад).

Мавчҳои механикӣ дар ҳаво, дар ҷисмҳои саҳт ва дар андаруни моеъҳо дар асари қувваҳои ҷандирӣ ба вуҷуд меоянд. Ҳамин қувваҳоанд, ки қисмҳои алоҳидай ҷисмро бо якдигар алоқаманд мегардонанд. Дар ташаккули мавчҳои рӯйи об бошад, қувваи вазнинӣ ҳиссаи муҳим дорад.


Ҳусусиятҳои асосии ҳаракати мавҷиро аёнитар аз ҳама дар мисоли мавчҳои рӯйи об дидан мумкин аст. Мавҷҳо дар ин маврид чун «хокрезҳо» гирде ба назар мерасанд, ки сӯйи пеш медаванд. Зимнан, масофаи байни «хокрезҳо» ё тегаҳои мавҷ тақрибан якхелаанд. Аммо агар ба рӯйи об ягон чизи сабук, масалан, куттии

гүгирдро партоем, вай аз паси (ё ҳамрохи) мавҷ намеравад, балки тақрибан дар ҳамон як чо болову поён (мисли об) лаппидан мегирад.

Ҳангоми густариш ёфтани мавҷ ҳолат (вазъ)-и муайяни мухити лаппон (вале на модда!) чой иваз мекунад, мекӯчад. Изтиробе, ки дар ягон чойи об, масалан ҳангоми ба об партофтани санге ба вучуд меояд, ба қитъаҳои ҳамсоя дода шуда, охиста-охиста ҳар сӯ паҳн мегардад ва зарраҳои навбанави мухитро ба ин ҳаракат ҷалб мекунад. Аммо худи об ҷорӣ намешавад – танҳо шакли сатҳи он мекӯчад.

Суръати мавҷ. Мухимтарин бузургии тавсифдиҳандай мавҷ суръати он аст. Мавҷҳо, сарфи назар аз табииати худ, дар фазо якбора, дар як он густариш ёфта (паҳн гашта) наметавонанд – онҳо бо ин ё он суръати ниҳоӣ (охирнок) густариш мейбанд. Метавон тасаввур кард, масалан, ки моҳихӯрак ҳамеша дар фазои рӯйи ҳамон як тегаи мавҷ парвоз мекунад. Дар ин сурат суръати густариши мавҷ ба суръати моҳихӯрак баробар ҳоҳад буд. Мавҷҳои рӯйи об аз он ҷиҳат мушоҳидабонанд, ки суръати густаришашон зиёд нест.


Мавҷҳои арзӣ ва тӯлий. Мавҷҳоеро ҳам, ки қад-қадди ресмони резинӣ медаванд, мушоҳида кардан осон аст. Агар як нӯги ресмонро маҳкам карда, нӯги дигарашро қадре кашида, онро чунбонем, мебинем, ки мавҷе пайдо шуда, ба



Рас. 59

қадди ресмон медавад (рас. 59). Ва ҳар қадре ки ресмон саҳттар кашида шуда бошад, суръати мавҷ ҳамон қадр зиёдтар ҳоҳад буд. Мавҷ то нуқтаи басти ресмон расида, акс мешавад ва пас мегардад. Дар ин мисол ҳангоми густариш ёфтани мавҷ шакли ресмон тағиیر мейбад. Аммо ҳар як қитъаи он нисбат ба мавқеи бетағири мувозанати худ чунбиш мекунад. Бинед, ки ҳангоми ба қадди ресмон давидани мавҷ қитъаҳои алоҳидаи ресмон амудан ба рафти мавҷ чунбиш мекунанд (рас. 60). Ин гуна мавҷҳоро **мавҷҳои арзӣ** (дурусташ: мавҷҳои ъарзӣ) меноманд.

Аммо на ҳар мавҷ мавҷи арзӣ аст. Чунбиш (ларзиш) дар самти рафти мавҷ низ рӯй дода метавонад (рас. 61). Ин навъи мавҷро **мавҷи тӯлий** мегӯянд. Пайдоиши мавҷи тӯлиро бо ёрии фанар (пуржин)-и дарози мулоими дар рас. 62 тасвиршуда мушоҳида кар-




Рас. 60




Рас. 61

дан мумкин аст. Агар як нұғи фанарро ба кафи даст андак тақон діхем, мебинем, ки фишориш (импулс) чандырй) ба қадди фанар медавад (рас.62). Бо зарбаҳои паёпай дар фанар мавче ангехтан мумкин аст, ки натицаи фишоришхову қашишхой фанар бошад. Ин фишоришхову қашишхо дар пайи яқдигар медаванд (рас.63). Ҳар як печи фанар дар самти рафти мавч қунбиш мекүрад.

Энергияи мавч. Ҳангоми густариш ёфтани мавч ҳаракат аз як қитъаи чисм ба қитъаи дигари он дода мешавад ё, қунонки мегүянд, интиқол мейбад. Интиқоли ҳаракат бо интиқоли энергия алоқаманд аст. *Хосияти асосии ҳама мавчҳо, сарфи назар аз табиатапшон, ин аст, ки онҳо энергияро бе интиқоли модда интиқол медиҳанд.* Мавч энергияро аз манбае мегирад, ки он нұғи ресмон, тор ва ғ.-ро қунбиш медиҳад. Ин энергия ҳамроҳи мавч мекүчад. Ба иборати дигар, аз ҳар гуна буриши арзии масалан, ресмон энергия бефосила «чорй» хоҳад буд. Ин энергия дар мисоли ресмон аз энергияи ҳаракат (энергияи кинетикй)-и қитъаҳои ресмон ва энергияи потенсиалии тазыйк (деформация)-и чандири он иборат мебошад. Ҳангоми ба қадди ресмон давиданхой мавч домана (амплитуд)-и қунбиш оқиста-оқиста кам мешавад – ин бо



Рас. 62



Рас. 63

он алоқаманд аст, ки дар ин маврид як қисми энергияи механикӣ ба энергияи дохили табдил меёбад.

Дарозии мавҷ. Агар нӯги озоди ресмони резинии кашидаро маҷбур созем, ки бо басомади муайяни v биларзад, мебинем, ки ин ларзишҳо ба қадди ресмон ҳаракат мекунанд ва ҳар як қитъаи ресмон бо ҳамон басомаде меларзад, ки мо нӯги ресмонро бо он ларзиш додаем. Вале дар ин маврид фази ларзишҳо нисбат ба якдигар гечида меоянд. Ин гуна мавҷҳоро *мавҷҳои якбасомад* (мавҷҳои монокроматӣ – ба маъни «якранг») мегӯянд.

Дар сурати баробари 2π будани фосилаи фазии байни фазҳои ларзиши ду нуктаи ресмон ин нуктаҳо ба куллӣ якхела ларзиш меҳӯранд, зеро

$$\cos(2\pi vt + 2\pi) = \cos 2\pi vt.$$

мебошад. Ин навъ ларзишҳоро ларзишҳои ҳамфаз мегӯянд. Масофаи байни ду нуктаи ба якдигар наздиктаринеро, ки бо фази якхела ларзиш меҳӯранд, дарозии мавҷ меноманд.

Робитаи байни дарозии мавҷ λ , басомади ларзиш v ва суръати густарииши мавҷ v . Мавҷ дар як даври ларзиш масофаи баробар ба λ -ро мепаймояд. Пас, суръати онро ин тавр ёфтани мумкин аст:

$$v = \frac{\lambda}{T}.$$

Даври ларзиш T ва басомади ларзиш v ин тавр алоқаманданд:

$$T = \frac{1}{v}.$$

Пас,


$$v = \lambda v$$

будааст, яъне суръати мавҷ ба ҳосили зарби дарозии мавҷ ва басомади ларзии баробар мебошад.

Ҳангоми ба қадди ресмон давидани мавҷ мо бо ду навъ даврият дучор меоем:

Аввалан, ҳар як зарраи ресмон ҳаракати замонан (нисбат ба вакт) даврӣ мекунад. Дар ларзишҳои мавзун ё худ ларзишҳои ҳармоникӣ (ин ларзишҳо аз рӯйи қонуни косинус ё қонуни синус рӯй медиҳанд) басомад ва доманаи ларзиш дар ҳама нуктаҳо якхелаанд; онҳо танҳо бо фази худ фарқ мекунанд.

Сониян, дар ин ё он лаҳзай вакт шакли мавҷ дар фазо пас аз ҳар порчай дарозиаш λ такрор мешавад. Дар рас.64 нимрӯйи мавҷ барои лаҳзай муайяни вакт тасвир ёфтааст (хати сиёҳ). Ин хат бо мурури замон бо суръати v сўйи рост мекӯчад. Мавҷ пас



Рас.64.

аз фосилаи вақти Δt ба мавқеे меоянд, ки он бо хатти ранга тасвир ёфтаааст.



Мо ба хотир овардем, ки мавҷ чист, басомад ва доманаи ларзиши мавҷ чӣ маънидоранд. Барои дарозии мавҷ басомади ларзии ва суръати густарииши мавҷ ин гуна таносуб муқаррар кардем: $v=\lambda\nu$. Ҳамаи ин мағҳумҳо барои мавҷҳои механикӣ ва электромагнитӣ умумианд.



1. *Мавҷ чист?*
2. *Мавҷҳои арзӣ ва тӯлий аз якдигар чӣ фарқ доранд?*
3. *Хусусиятҳои асосии ҳаракати мавҷӣ чигунаанд?*
4. *Дарозии мавҷ чӣ гуна бузургист?*
5. *Суръати мавҷ ва дарозии мавҷ чӣ алоқамандӣ доранд?*
6. *Оё ҳангоми густарии ёфтани мавҷ домана (амплитуд)-и он ҳамеша хурд мешавад?*

§28. Мавҷҳои электромагнитӣ

Мавҷҳои механикӣ ба туфайли таъсироти мутақобили байни зарраҳои модда ба вуҷуд меоянд. Ҳоло биёед бинем, ки мавҷҳои электромагнитӣ чӣ тавр пайдо мешаванд.

Таъсироти мутақобили электромагнитӣ чӣ тавр густарии меёбад? Кунунҳои бунёни (фундаменталӣ)-и табиат, аз ҷумла қонунҳои электромагнетизм (ки Максвелл қашф кардааст) аз ин ҷиҳат ҷолиби таваҷҷӯҳ ҳастанд: онҳо назар ба далелҳое, ки заминай дарк ва қашфи худи ин қонунҳо гардидаанд, мълумоти бештар дода метавонанд.

Дар байни натицаҳои сершумори басе ачибу муҳими қонунҳои максвеллии майдони электромагнитӣ якеаш шоёни таваҷҷуҳи зиёдест. Ин ҳулосаест дар бораи он, ки *таъсироти мутақобили электромагнитӣ бо суръати ниҳоӣ густариши меёбад*.

Мувофиқи назарияи таъсири дур қувваи кулонии ба зарраи барқаманд (зарраи электронк) таъсиркунанда дарҳол баъди аз ҷой ҷунбондани зарраи барқаманди ҳамсоя тағиیر меёбад. Таъсир онан (дар як он) нақл мешавад. Аз нуқтаи назарияи таъсири аз масофае таври дигар буда ҳам наметавонад: ин ҳолатро ҷӣ тавр фаҳмидан мебояд, ки як зарраи барқаманд ҳамин гуна зарраи дигарро бевосита аз тарики ҷои холӣ «хис» мекунад?

Аммо аз нигоҳи назарияи таъсири наздик гап ба кулӣ дигар ва басо мураккаб аст. Кӯчиши зарраи барқаманд майдони электрикии назди онро тағиир медиҳад ва ин майдони электрикии тағиирёбанда сабабгори пайдоиши майдони магнитии тағиирёбанда (дар фазои атрофи он зарра) мегардад. Ва майдони магнитии тағиирёбанда, дар навбати худ майдони электрикии тағиирёбанда ҳосил мекунад ва ғ.


Ҳамин тарик, ҳар як қӯчиши зарраи барқаманд (кӯчиши барқа) боиси якбора «шалаппас» кардан майдони электромагнитӣ мегардад, ки он ғоҳи густариш ёфтани соҳаҳои торафт дуртари фазои атрофи он зарраро фаро мегирад ва дар «роҳи» рафти худ майдони то лаҳзаи ҷунбиши барқа вучуддоштаро соҳтори дигар медиҳад. Ва дар охир ин «шалаппас» то ба барқаи дуюм мерасад, ки маҳз ҳамин боиси тағиир ёфтани қувваи ба барқа таъсироваранда мегардад. Аммо ин на дар лаҳзаи қӯчиши барқаи аввал рӯй медиҳад. Густариши изтироби электромагнитӣ (ки механизми онро Максвелл дарк кардааст) бо суръати ниҳоӣ рӯй медиҳад (бо вучуде ки ин суръат хеле зиёд аст). Ҳамин аст он ҳосияти асосии майдони электромагнитӣ, ки ҳама гуна шакку шубҳаи алоқаманд бо воеяти онро аз миён мебардорад.

Максвелл ба тарзи соф риёзӣ (математикӣ) нишон дод, ки суръати густариши изтироби электромагнитӣ баробари суръати вакуумии рӯшной аст.

Мавҷи электромагнитӣ. Тасаввур кунед, ки барқа (яне зарраи барқаманд) аз нуқтае ба нуқтаи дигар на умуман қӯчидааст, балки ба рафти ягон ҳатти рост ба ларзиш (ба ларзиши баландбасомад) дароварда шудааст – мисли бори сари фанар (пуржин), вале наzar ба он хеле тез ҳаракат мекунад. Он ғоҳ майдони электрикӣ

дар наздикии бевоситай барқа ба таври даврӣ тағиیر меёбад, яъне меларзад. Яқин аст, ки даври ин тағиирот ба даври ларзиши барқа баробар меояд. Майдони электрикӣ тағиирёбанда майдони давритағиирёбанда магнитӣ ҳосил мекунад – ин бошад, дар навбати худ, сабаб мешавад, ки майдони электрикӣ тағиирёбанда акнун дар масофаҳои дурттар аз барқа ба вучуд ояд ва г.

Мо ин чо ҷараёни мураккаби пайдоиши майдони электромагнитии зодаи барқаи ларзонро муоина намекунем, балки таваҷҷуҳи шуморо, хонандай азиз, танҳо ба натиҷаи ниҳоӣ ҷалб мекунем.



Рас.65.

Дар фазои атрофи барқа маҷмӯи майдонҳои даврӣ тағиирёбандаи электрикӣ ва магнитии нисбат ба якдигар амудие ба вучуд меояд, ки он соҳаҳои торафт васеътари фазоро фаро мегирад. Дар рас.65 «сурати онӣ» (сурати яклаҳзаина)-и ҳамин гуна маҷмӯи майдонҳо барои масофаҳои дур аз барқаи ларzon тасвир ёфтааст.

Дар ин маврид *мавчи электромагнитӣ* ном мавҷе ба вучуд меояд, ки аз барқаи ларzon ба ҳама тараф паҳн мешавад.

Мавчи электромагнитии дар рас.65 тасвиршуда монанди мавҷе нест, ки дар натиҷаи ғалаён (ё изтироб)-и ин ё он муҳит дар сатҳи об пайдо мешавад. Дар расм векторҳои E ва B барои лаҳзаи муайяни вақт ва нуқтаҳои гуногуни дар рӯйи тири OZ ҳобидай фазо (бо масштаби муайян) тасвир ёфтаанд. Ин чо ҳам, ҷунонки барои мавҷҳои рӯйи об буд, муҳит ҳеч гуна ҳамидагӣ ё дунгӣ надорад, яъне ҳаму нӯк доштани ҷӣ мавҷҳои рӯйи об ва ҷӣ мавҷҳои электромагнитӣ аз табиати худи онҳост¹.

Дар ҳар нуқтаи фазо майдонҳои электрикӣ ва магнитӣ бо мурури замон ба таври даврӣ тағиир меёбанд. Ҳар қадре ки нуқта аз барқа дурттар бошад, ларзиши майдонҳо то ба он ҳамон қадр дертар мерасад. Пас, ларзишҳо дар масофаҳои гуногун (аз барқа) фази гуногун доранд.

Векторҳои E ва B дар ҳама гуна нуқтаҳои фазо ҳамон гуна ларзиш мехӯранд; онҳо ҳамфазанд. Фосилаи байни наздиктарин

1. Иловай мо (С. К.).

нуқтахое, ки дар онҳо ларзишҳо ҳамфаз мебошанд, дарозии мавҷ λ -ро ифода мекунад. Барои мавриди дар рас.65 тасвиршуда метавон гуфт, ки векторҳои E ва B дар фазо бо даври λ тағиیر мёбанд.

Векторҳои шиддати майдони электрикӣ ва индуксияи майдони магнитӣ нисбат ба самти густариши мавҷ ҳамеша амудона (перпендикуларан) равонаанд. *Мавҷи электромагнитӣ мавҷи арзӣ мебошад.*

Ҳамин тарик, векторҳои E ва B дар мавҷи электромагнитӣ ҳам нисбат ба яқдигар самти амудӣ доранду ҳам нисбат ба самти густариши мавҷ. Агар пармачаи ростпечро аз вектори E сӯйи вектори B тоб диҳем, пешрафти он бо вектори суръати мавҷ с ҳамсамт меояд (ниг. рас.65).

Аfkаниши мавҷҳои электромагнитӣ. Мавҷҳои электромагнитӣ аз ларзиши барқа ба вучуд меоянд. Ин что он чиз муҳим аст, ки суръати ҳаракати ин гуна барқаҳо бо мурури замон тағиир мепазирад, яъне онҳо бо шитоб ҳаракат мекунанд. *Буди шитоб шарти асосии афканда шудани мавҷҳои электромагнитӣ аст.* Майдони электромагнитӣ на танҳо ҳангоми ларзидани барқа, балки инчунин дар ҳар гуна тағиироти тези он (барқа) низ ба вучуд меояд (афканда мешавад) ва, зимнан, ҳар қадре ки шитоби барқа зиёд бошад, шиддати мавҷи хориҷгарданда ҳамон қадр бештар хоҳад буд. Ҳуб, инро чӣ тавр тасаввур кардан мумкин аст? Гап дар он аст, ки ҳангоми бо суръати доимӣ ҳаракат кардани зарраи барқаманд майдонҳои электрикиву магнитии зодай он монанди қабои лаппишҳӯранда ҳамроҳи зарра будан мегиранд, аз он қанда намешаванд. Аммо дар сурати бо шитоб ҳаракат кардани зарра як хосияти ба ҳуд хоси майдони электромагнитӣ – хосияти инерсиядорӣ – хосияти шастдории майдони электромагнитӣ зухур мекунад. Майдон аз зарра «канда» мешавад ва аз ҳамин лаҳза саркарда дар шакли мавҷҳои электромагнитӣ вучуд доштан мегирад.

Энергияи майдони электромагнитӣ (дар ин ё он ҳамоҳангона бо тағиироти векторҳои E ва B ба таври даврӣ тағиир мёбад. Мавҷ давон бо ҳуд ин ё он миқдор энергия мебарад ва ба самти густариши мавҷ бо суръати с ҳаракат мекунад. Ба туфайли ин мавҷи электромагнитӣ бо мурури замон дар ҳар гуна соҳаи фазо ба таври даврӣ тағиир ёфта метавонад.

Максвелл ба ин ки мавҷҳои электромагнитӣ вучуд доранд, шакке надошт. Вале танҳо пас аз даҳ соли вафоти ӯ ин мавҷҳо дар таҷриба ҳосил карда шудаанд. Ин корро Ҳертз анҷом дод.



Мавчҳои электромагнитӣ дар он замина ба вуҷуд меоянд, ки майдони электрикии тағиیرёбанда майдони магнитии тағиирёбанда ҳосил карда метавонад. Ва ин майдони магнитии тағиирёбанда, дар навбати худ, майдони электрикии тағиирёбанда ба вуҷуд меоварад.



1. *Векторҳои E , B ва с дар мавчи электромагнитӣ нисбат ба якдигар чӣ гуна самт доранд?*
2. *Зарраи барқаманд бояд чӣ тавр ҳаракат кунад, ки мавчи электромагнитӣ афканда тавонад?*

§29. Кашфи таҷрибавии мавчҳои электромагнитӣ

Акнун биёд бинем, ки мавчӯи электромагнитӣ нахустин бор чӣ тавр ҳосил карда шудаанд. Ҷараёни пайдоиши ин мавҷҳо мураккаб аст. Бинобар ин мо онро танҳо ба таври умумӣ муюна мекунем.

Мавчи электромагнитӣ дар замини робитаи мутақобили майдонҳои электрикӣ ва магнитии тағиирёбанда ба вуҷуд меоянд. Тағиироти яке аз ин майдонҳо боиси пайдоиши майдони дигар мегардад. Чунонки дар §5 гуфтем, ҳар қадре ки индуксияи магнитӣ (яъне илқои магнитӣ) бо мурури замон зудтар тағиир ёбад, шиддати майдони электрикии ҳосилшаванда ҳамон қадр зиёд ҳоҳад буд ва, дар навбати худ, ҳар қадре ки шиддати майдони электрикӣ зудтар тағиир пазирад, индуксияи магнитӣ ҳамон қадр зиёдтар ҳоҳад буд. Пас, барои ба вуҷуд оварданни мавчӯи электромагнитии шадид ларзишҳои электромагнитии ба қадри коғӣ баландбасомад ҳосил кардан зарур аст. Махз ба ҳамин шарт шиддати майдони электрикӣ E ва индуксияи майдони магнитӣ B зуд тағиир ёфта метавонанд.

Ларзишҳои басомадашон назар ба басомади ҷараёни саноатӣ (50 Гц) хеле зиёдро ба воситаи контури ларзишҳо ба вуҷуд овардан мумкин аст. Ҳар қадре ки индуктивият ва гунҷоиши контур кам бошанд, басомади ларзиш ҳамон қадр зиёдтар ҳоҳад буд:


$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Контури күшодаи ларзишзо. Аммо баландбасомад будани ларзишҳои электромагнитӣ тавлиди бошиддати мавҷҳои электромагнитиро ҳанӯз таъмин намекунад. Дар контури муқаррарӣ, он ки дар рас.25 тасвир ёфтааст (онро контури *баста* номидан мумкин аст) майдони магнитӣ қариб битамом дар даруни ғалтак фароҳам омадаасту майдони электрикӣ – дар даруни конденсатор. Дур аз контур майдони электромагнитӣ амалан вучуд надорад. Ин гуна контур чун манбаи мавҷҳои электромагнитӣ басе суст аст.


Ҳ.Ҳертз барои ба вучуд овардани мавҷҳои электромагнитӣ дастгоҳи одие – контури күшодаи ларзишҳо, контури бозро истифода кард. Ин контурро холо *вибратори Ҳертз* мегӯянд.

Агар оҳиста-оҳиста рӯяҳои конденсатори контури бозро аз ҳам дур ва масоҳати онҳоро кам кардан гирему дар айни ҳол адади печҳои ғалтакро низ кам кунем, контур боз шуда охири охирон ба як сими рост табдил меёбад (рас.66). Ҳамин аст контури күшодаи ларзишҳо. Гунҷоиш ва индуктивият (яъне илко)-и вибратори Ҳертз кам аст. Аз ин рӯ басомади ларзиши он бағоят зиёд мебошад. Дар контури боз барқаҳо дар нӯгҳои ноқил ҷамъ буда наметавонанд, балки дар тамоми ноқил тақсим мешаванд. Ҷараён дар ҳамон як лаҳзаи вақт дар ҳама буришҳои ноқил як сӯ равон мебошад. Аммо қувваи он дар буришҳои гуногуни ноқил якхела нест. Дар нӯгҳои ноқил ҷараён сифрӣ асту дар мобайни он қимати зиёдтарин дорад. (Хотиррасон бод, ки дар занцирҳои муқаррарии ҷараёни тағйирёбанда қувваи ҷараён дар ҳамон як лаҳза дар ҳама буришҳои ноқил якхела аст). Майдони электромагнитӣ тамоми фазои атрофи контурро фаро мегирад.


Барои дар ин гуна контур ангехтани ларзиш дар замони Ҳертз миёни симро тавре мебуриданд, ки фосилаи нисбатан танги ҳавоӣ ё ҳуд фосилаи шарархез (фосилаи шарарзо) пайдо шавад (рас.67); баъд ҳар ду қисми ноқилро бо қимати хеле баланди фарқи потенсиалҳо барқаманд (электронок) мекарданд. Вақте ки фарқи потенсиалҳо аз қимати муайян зиёд мешуд, дар фосилаи шарархез шарора ба вучуд меомад (ё чунонки мегӯянд, аз фосила шарар



Рас.66.



Рас.67.



Рас.68.

мехест). Он гох занцир сарбаст мешуд (рас.68) ва дар контури күшода ларзиш ба вучуд меомад.

Ларзишҳои контурй хомӯшшавандаанд ва ин ду сабаб дорад: аввал ин ки контур муқовимати фаъол дорад; дуюм ин ки вибратор мавчи электромагнитӣ меафканад – дар натиҷа энергияи он талаф меёбад. Баъди қатъ гардидани ларзишҳо ҳарду ноқил то дами дар фосилаи шарархез ба вучуд омадани шарорай нав аз манбай барқа (бори электрикӣ) мегиранд ва ин падида аз сари нав такрор мешавад.

Дар замони ҳозира барои дар контури күшодай ларзишзо ҳосил кардани ларзишҳои хомӯшнашаванд онро ба таври индуктивӣ бо контури ларзишзои генератори лампагӣ ё генератори транзисторӣ ё генераторҳои навъи дигар алоқаманд мегардонанд (яъне илқопайваст мекунанд).

Таҷрибаҳои Ҳертз. Ҳертз мавҷҳои электромагнитиро дар натиҷаи дар вибратор бо ёрии манбай шиддати баланд ангехтани силсилаи импулсҳои ҷараёни зудтағириёбанд ба вучуд оварда буд. Ларзиши барқаҳои электрикӣ дар вибратор боиси пайдоиши мавчи электромагнитӣ мегардад. Аммо дар вибратор на як зарраи барқаманд, балки адади бағоят зиёди электронҳои ҳамоҳангона ҳаракаткунанда ларзиш меҳӯранд. Дар мавчи электромагнитӣ векторҳои E ва B нисбат ба якдигар самти амудӣ доранд ва зимнан вектори E дар ҳамвории аз вибратор гузаранда меҳобаду вектори B нисбат ба ин ҳамворӣ амудӣ (перпендикуляр) аст. Шиддати афканиши мавҷҳо дар самти нисбат ба меҳвари вибратор амудӣ зиёди зиёд мебошад. Ба қадди меҳвари вибратор ҳеч гуна мавҷ афкана намешавад.

Ҳертз мавҷҳои электромагнитиро бо ёрии вибратори қабул (резонатор), ки ба вибратори фиристанда монанд буд, қайд мекард. Бо таъсири майдони электрикӣ тағириёбандай мавҷ дар вибратори қабул ларзиши ҷараён рӯй медиҳад. Дар сурати бо басомади ларзиши мавчи электромагнитӣ баробар омадани басомади ху-



Хайнрих Херц (1857-1894) – олими барчастай олмонӣ, ки мавҷудияти мавҷҳои электромагнитиро бори нахуст (с.1886) ба таври таҷрибай исбот кардааст. Ў мавҷҳои электромагнитиро таҳқиқ карда ошкор соҳт, ки хосиятҳои асосии ин мавҷҳо ва мавҷҳои рӯшной айнан якхела ҳастанд. Таҷрибаҳои Херц дуруст будани назарияи майдони электромагнитӣ ва, аз ҷумла, назарияи электромагнитии рӯшноиро тасдиқ кардаанд. Херц аввалин касе буд, ки муодилаҳои Максвелро дар ҳамон шакле, ки ҳозир истифода мешаванд, навиштааст. Соли 1886 ў падидай фотоэлектрикӣ (фотоэффект)-ро мушоҳида кардааст. Мушоҳидаҳои Херц аввалин мушоҳидаи падидай номбурда буданд.

Сусии вибратори қабул резонанс мушоҳида мешавад. Ларзишҳои резонаторӣ дар сурати бо вибратори нурафкан мувозӣ (параллел) будани резонатор бо домана (амплитуда)-и зиёд рӯй медиҳанд. Херц ин ларзишҳоро аз мушоҳидаи шарорахое дарёфт, ки дар фосилаи ҳурди байни нокилҳои вибратори қабул пайдо мешуданд.

Херц мавҷҳои электромагнитиро на танҳо ба вучуд овард, балки боз ошкор соҳт, ки рафтори онҳо ба рафтори мавҷҳои дигар монандӣ дорад ва, аз ҷумла ў ошкор соҳт, ки мавҷҳои электромагнитӣ аз варақаҳои филизӣ инъикос мешаванд, интерференс мешаванд ва ғ. Дар сурати бо мавчи аз вибратор оянда зам шудани мавчи аз варақаи филизӣ инъикосшуда максимумҳо ва минимумҳои ларзиш ба вучуд меоянд. Резонатор (вибратори қабул)-ро ин ё он сӯ кӯчонда, максимумҳои мавчи истода ва аз рӯйи он дарозии мавҷро ёфтани мумкин аст.

Суръати мавҷҳои электромагнитӣ. Дар таҷрибаҳои Херц дарозии мавҷ чанд даҳяки метр буд. Херц басомади хусусии ларзиши электромагнитии вибраторро ҳисоб карда, аз рӯйи формулаи $v=\lambda\nu$ суръати мавҷи электромагнитиро ёфт. Ин суръат (с) тақрибан 300.000 км/с баромад.

Таҷрибаҳои Херц пешгӯиҳои Максвелро ба хубӣ тасдиқ кардаанд.



Барои ба вучуд оварданни мавҷҳои электромагнитӣ дар контури кушидаи ларзизо ларзишҳои электромагнитии баландбасомад ба вучуд овардан мебояд.



1. Сабаб чист, ки контури муқаррарии ларзишзо (контури сарбаст) барои хориҷ гардондани мавҷҳои электромагнитӣ ва қайд карданӣ онҳо истифода намешавад?
2. Суръати густариши (наҳнишавӣ)-и таъсироти мутақобилии электромагнитӣ чӣ қадр аст?
3. Вибраторҳои фиристанда ва қабулкунанда нисбат ба якдигар мавқеъи амудӣ доранд. Оё дар ин маврид дар вибратори қабул ларзии ба вуҷуд меояд?

§30. Зичии сели тобиши электромагнитӣ

Тобишии электромагнитӣ ҳомили ин ё он миқдори энергия мебошад. Мушаҳҳасоти энергии тобишиҳо басе муҳиманд, зоро дараҷаи ба асбобҳои сабткунанда таъсир овардани манбаи тобиширо «таъиин» мекунанд. Но ин ҷо танҳо бо яке аз ин гуна мушаҳҳасаи тобишии электромагнитӣ ошно мешавем.


Зичии сели тобиши. Сатҳеро муонна мекунем, ки масоҳати S дорад ва аз тариқи он тобиши электромагнитӣ ин ё он миқдори энергияро мегузаронад. Ин гуна масоҳат дар рас.69 тасвир шудааст. Ин ҷо ҳатҳои рост самти густариши мавҷҳои электромагнитиро ифода мекунанд. Ҳатҳои мазкур шуоъҳоеанд, ки амудан ба сатҳ мезананд, ба сатҳе, ки дар ҳама нуқтаҳои он ларзишҳо фази якхела доранд. Ин гуна сатҳҳоро сатҳҳои мавҷӣ мегӯянд.

Зичии сели тобишии электромагнитӣ I гуфта нисбати энергияи электромагнитии ΔW -и дар муддати Δt аз сатҳи ба рафти шуоъҳо амудан воқеъшудаи S гузарандаро бар ҳосили зарби масоҳати S ва муддати Δt мефаҳманд, яъне


$$I = \frac{\Delta W}{S \cdot \Delta t}. \quad (4.1).$$

Ин бузургӣ аслан тавони тобиши электромагнитӣ ё худ энергияе мебошад, ки дар воҳиди вақт аз тариқи воҳиди масоҳат мегузарад. Зичии сели тобиширо дар Манзумай байналмилалии воҳидҳо (SI) бо ватт бар метри мураббӣ ($\text{Вт}/\text{м}^2$) ифода мекунанд. Ин бузургиро *шиоддати мавҷ* (*интенсивияти мавҷ*) низ меноманд.

Бузургии I -ро ба воситаи зичии энергияи электромагнитӣ ва суръати густариши он с ифода мекунем. Сатҳи S -ро амудан ба рафти шуоъҳо ҷой дода, дар он силиндре месозем бо мабдаи



Рас.69.



Рас.70.

(ташкилдиҳанда)-и $c \cdot \Delta t$ (масоҳати S -ро ба сифати асоси силиндр интихоб мекунем) (рас.70). Ҳаҷми силиндр баробари $\Delta V = Sc\Delta t$ аст. Энергияи майдони электромагнитӣ дар даруни силиндр ба ҳосили зарби зичии энергия ва ҳаҷм баробар мебошад: $\Delta W = ws\Delta t \cdot S$.

Ҳамаи ин энергия дар муддати Δt аз асоси рости силиндр мегузарад. Бинобар ин аз (4.1) ин гуна ифода ҳосил мешавад:

$$I = \frac{wc\Delta t S}{S \cdot \Delta t} = wc, \quad (4.2)$$

яъне зичии сели тобии ба ҳосили зарби зичии энергиии электромагнитӣ w ва суръати густарии он баробар будааст.

Акнун вобастагии сели тобишро ба масофаи то манбаъ муқаррар мекунем. Барои ин боз як мағҳуми дигарро донистан мебояд.

Манбаи нуқтагии тобии. Манбаъҳои афканандай тобиши электромагнитӣ бағоят гуногун буда метавонанд. Содатарини онҳо *манбаи нуқтагӣ* (нуқтаманбаъ) мебошад.

Манбаи тобишро дар сурате манбаи нуқтагӣ ё нуқтаманбаъ мегӯянд, ки андоzaҳои он назар ба масофаи муюина шудани таъсираш хеле кӯтоҳ бошанд. Дар баробари ин, фарз карда мешавад, ки ин гуна манбаъ мавҷҳои электромагнитиро ба ҳама тараф бо шиддати якхела меафканад¹. Манбаи нуқтагӣ ҳам мисли нуқтаи моддӣ (нуқтаи материалӣ), гази хаёлӣ (гази идеалӣ) ва монанди инҳо як навъ муболига (идеализатсия) мебошад. Ин гуна моделҳо дар физика бисёр истифода мешаванд.

Ситораҳо рӯшнойӣ (мавҷи электромагнитӣ) меафкананд ва он рӯшнойӣ то ба мо низ меояд. Азбаски масофаи маскани мо то

1. Вибратори Хертз ба сифати ин гуна манбаъ хидмат карда наметавонад, зеро энергияи афкандаи он дар ҳар самт (масалан, нисбат ба меҳвари вибратор) ҳар хел аст.

ситораҳо назар ба андозаҳои ситораҳо ҳазорҳо бор зиёд аст, пас, метавон гуфт, ки ситораҳо беҳтарин модели манбаи нуқтагианд.

Вобастагии зичии сели тобиш ба масофаи то манбაъ. Энергияе, ки онро мавҷҳои электромагнитӣ бо худ доранд, ба қадри аз манбаъ дур шудани тобиш дар масоҳати торафт бештар тақсим мешавад (шуоъҳо тит мешаванд). Бинобар ин энергияе, ки онро шуоъҳо аз тариқи масоҳати воҳидӣ дар воҳиди вақт интиқол медиҳанд (яъне зичии сели тобиш), ба қадри аз манбаъ дур шудан мекоҳад.

Вобастагии зичии сели тобишро ба масофаи то манбаъ омӯхтан дар сурате осонтар аст, ки манбаъ дар маркази қӯра (сфера)-и радиусаш R ҷой дода шавад. Масоҳати сатҳи қӯра $S=4\pi R^2$ аст. Бигзор, манбаъ ба ҳама тарафҳо дар муддати Δt ба қадри Δw энергия афканад. Он гоҳ чунин навиштан мумкин аст:

$$I = \frac{\Delta w}{S\Delta t} = \frac{\Delta w}{4\pi\Delta t} \cdot \frac{1}{R^2}, \quad (4.3)$$

яъне зичии сели тобииши афкандаи манбаи нуқтагӣ чаппа мутаносибан ба квадрати масофаи то манбаъ кам мешавад¹.

Вобастагии зичии сели тобиш ба басомад. Мавҷҳои электромагнитӣ дар натиҷаи ҳаракати шитобдор кардани зарраҳои барқаманд (зарраҳои электронӣ) афканда мешаванд (ниг. §29). Шиддати майдони электрикӣ ва индуксия (яъне илқо)-и магнитии мавҷи электромагнитӣ ба шитоби зарраи нурафкан а мутаносибанд. Шитоб дар ларзишҳои мавзун (ларзишҳои ҳармоникӣ) ба квадрати басомад мутаносиб мебошад. Бинобар ин шиддати майдони электрикӣ ва индуксияи магнитӣ ба квадрати басомад мутаносибанд:

$$E \sim a \sim \omega^2, \quad B \sim a \sim \omega^2. \quad (4.4)$$

Зичии энергияи майдони электрикӣ ба квадрати шиддати майдон мутаносиб асту (ниг. «Физика, 10», §51) энергияи майдони магнитӣ – ба квадрати индуксияи магнитӣ. Зичии сели энергияи майдони электромагнитӣ ба ҷамъи зичиҳои энергияҳои майдонҳои электрикӣ магнитӣ баробар мебошад. Бинобар ин зичии сели нурҳо I -ро бар асоси (4.2) ин тавр ифода кардан мумкин аст:

$$I \sim w \sim (E_2 + B_2). \quad (4.5)$$

1. Зичии сели тобиши вибратори Ҳертз низ дар ин ё он самт ба қадри афзудани масофа айнан ҳамин тавр кам мешавад.

Азбаски мувофики (4.4) $E \sim \omega^2$ ва $B \sim \omega^2$ мебошанд, пас,

$$I \sim \omega^2, \quad (4.6)$$

янье зичии сели тобиш ба дарацаи чаҳоруми басомад мутаносиб аст. Ба иборати дигар, дар сурати ду бор зиёд шудани басомади ларзиши зарраҳои барқаманд энергияи афкандашаванда 16 бор меафзояд! Ҳамин аст, ки дар мавҷрабо (антен)-и радио ларзишҳои баландбасомад – аз даҳҳо ҳазор то даҳҳо миллион Ҳз (хertz) ангехта мешавад. Ҷараёнҳои тағйирёбандай саноатӣ (50 Ҳз) амалан нур намеафкананд.



Мавҷҳои электромагнитӣ ҳомили энергия мебошанд (энергияро нақл мекунанд). Зичии сели тобии ё худ шиддати тобии ба ҳосили зарби зичии энергия ва суръати густарии он баробар аст. Шиддати мавҷҳо ба дарацаи чаҳоруми басомад мутаносиб мебошад ва ҳамзамон ба ин мутаносибан ба дарацаи дуюми масофаи то манбаъ кам мешавад.



1. Зичии сели нури электромагнитӣ чӣ гуна бузургист?
2. Чӣ гуна манбаи нурҳоро манбаи нуқтагӣ (ё худ нуқтаманбаъ) мегӯянд?
3. Сабаб чист, ки ҷараёни тағйирёбандай шабакаи равишаноӣ амалан нур намеафканад (тобиии электромагнитӣ надорад)?

§31. Ихтирои радио (А.С.Попов, 7 майи 1895)

Таҷрибаҳои Ҳертз, ки шарҳи онҳо с. 1888 нашр шуд, таваҷҷӯҳи физикдонони тамоми ҷаҳонро ба худ ҷалб кард. Бисёр олимон ба ҷустуҷӯи роҳҳои такмили дастгоҳҳои фиристанда ва қабулкунандай мавҷҳои электромагнитӣ пардохтанд.

Дар Русия омӯзиши мавҷҳои электромагнитиро яке аз аввалин шуда омӯзгори мактаби афсарони Кронштадт А.С. Попов оғоз кард. Ӯ таҳқиқотро аз тақрори таҷрибаҳои Ҳертз сар кард ва баъдтар усули боъзимодтару ҳассостари сабти мавҷҳои электромагнитиро ба майдони истифода овард.


Попов ба сифати ҷузви бевосита «ҳисқунандаи» мавҷҳои электромагнитӣ кохерер ном найҷаи шишагинеро истифода кард,



Попов Александр Степанович (1859 – 1906) физик-дони машхури рус, ихтироъкори радио. Попов, ки ба имконияти ба воситаи мавчҳои электромагнитӣ, яъне ба имкони бе сим алоқа кардан бовар дошт, кохерер ном чузви ҳассосеро истифода карда, тавонист, ки аввалин радио бисозад.

Ҳангоми бо ёрии асбоби ихтироъкардаи Попов муқаррар кардани радиоалоқа ошкор гардид, ки радио-мавчҳо аз киштиҳо инъикос мешаванд.

ки он ду электрод дошт ва дар дарунаш оҳанреза (суниш) реҳта шуда буд. Кори ин асбоб бар таъсири тахлия (пардаҳт, разряд)-и электрикӣ ба хокай филизӣ (хокай металлӣ) асос ёфтааст. Дар шароити муқаррарӣ кохерер муқовимати зиёд дорад, зеро расиши байни зарраҳои хока хуб нест. Мавчи электромагнитӣ дар кохерер ҷараёни тағийирбандани баландбасомад ба вучуд меоварад. Дар байни оҳанрезаҳо шарорачаҳои хурд-хурде пайдо мешаванд – дар натиҷа онҳо бо яқдигар мечаспанд, ки ин муқовимати кохерерро якбора (дар таҷрибаҳои Попов аз 100 000 Ом то 1000-500 Ом, яъне 100-200 бор) кам меқунад. Барои ба ҳолати аввали (яъне ба ҳолати зиёдмуқовимат) бозвардани асбоб онро такон додан кофӣ буд. Ба мақсади ҳудкор шудани асбоби қабули мавчҳо, ки алоқаи бесимро имконпазир мегардонад, Попов баъди қабули сигнал барои такон додани кохерер зангӯлаи электрикиро ба кор бурд. Занчири зангӯла дар лаҳзаи ворид гаштани мавчи электромагнитӣ ба воситаи релеи ҳассосе сарbast мешуд. Кори зангӯла дар лаҳзаи хотима ёфтани амали қабули мавҷ қатъ мегардид, зеро болгачаи зангӯла на танҳо кулоҳаки он, балки ҳуди кохерерро низ мекӯбид. Он гоҳ кохерер барои қабули мавчи нав тайёр мешуд. Тарҳи содашуудаи дастгоҳи қабул дар рас. 71 тасвир ёфтааст.



Рас.71.

Попов барои афзудани ҳассосияти дастгоҳи ҳуд яке аз нӯгҳои кохерерро замин карду нӯги дигари онро ба порчаи сими баландпояе

пайваст. Ин аввалин мавчрабо (антен)-и қабул барои алоқаи бесим буд. Замин кардани асбоб сатҳи чараёнгузаронандай Заминро ба қисми контури кушодаи ларзиш табдил медиҳад, ки ин дурии қабули мавчҳоро меафзуд.

Радиоҳои ҳозира ба дастгоҳи Попов монандие надоранд, аммо соҳти кори онҳо аслан як аст. Радиои имрӯза низ мавчрабое дорад, ки дар он мавчи воридшаванд ларзишҳои электрикии бисёр суст ба вучуд меоварад. Ин ҷо низ мисли дастгоҳи Попов энергияи ларзишҳо барои бевосита қабул кардани онҳо корбаст намешавад. Сигналҳои суст танҳо барои танзими кори манбаъҳои энергияи ҷузъиёти дигари занчири электрикии радио истифода мешаванд. Дар аксари радиодастгоҳҳои замони мо ин гуна тарзи идора кардани кори асбобҳо ба воситаи асбобҳои нимноқилий сурат мегирад.

7 майи с.1895 дар маҷлиси Ҷамъияти физикдонону кимиёдонаи Рус Попов кори асбоби ихтироъкардаи худро, ки воқеан аввалин радио буд, намоиш дод. Рӯзи 7 май рӯзи ихтирои радиост ва ҳар сол ҷашн гирифта мешавад.

Попов дастгоҳҳои қабулкунандаву фиристандаро суботкорона такмил медод. Ў дар пеши худ вазифа гузошт, ки асбоби ихтироъкардаашро барои ба масофаҳои дур нақл кардани сигналҳои электромагнитӣ созгор гардонад.

Радиоалоқа аввал барои масофаи 250 м метр воқеӣ гардонда шуд. Попов дере нагузашта дурии алоқаро то ба 600 м расонд. Баъд, с.1899 дар манёврҳои Флоти баҳри Сиёҳ ў дар масофаи 20 км радиоалоқа муқаррар кард. Соли 1901 бошад, дурии алоқаи радиой ба 150 км расид. Дар ин дастовард роли муҳимро соҳти нави дастгоҳи фиристандай мавҷ бозид. Фосилаи шаархез дар контури ларзише интиҳоб шуд, ки он ба антени мавҷфиристанда робитай индуктивӣ (яъне илқо-робита) дошт ва бо он дар резонанс буд. Тарзҳои сабти сигнал низ моҳиятан тайир дода шуда буданд. Мувозан (параллелан) бо зангӯла дастгоҳи телеграфие пайваста буданд, ки сигналҳоро ба таври автоматӣ сабт мекард. Соли 1899 имкони бо ёрии телефон қабул кардани сигналҳо ошкор гашт. Аввали с.1900 радиоалоқа дар халичи Фин барои начот додани гаркшавандагон бомуваффақият истифода шуд. Ҳамон вақт бо иштироки А.С.Попов татбиқи радиоалоқа дар күшунҳои Русия, аз ҷумла дар амалиёти нерӯҳои баҳрӣ оғоз ёфт.

Дар хориҷа ба кори такмили ин гуна асбобҳо ширкати таъсисдодаи инженери итолиёй Г.Марконӣ машғул гашт. Таҷрибаҳои

сершумор имкон дод, ки аз фарози уқёнуси Атлас (Атлантик) алоқаи радиотелеграфӣ муқаррар карда шавад.


§32. Қоидаҳои бунлодӣ (принсипҳо)-и радиоалоқа

Инҳоанд қоидаҳои бунлодии радиоалоқа: ҷараёни тағйирёбандай баландбасомаде, ки дар антени фиристанда ба вуҷуд меояд, дар фазои атроф майдони электромагнитии зудтағйирёбанде ҳосил мекунад, ки он дар шакли мавҷҳои электромагнитӣ паҳн мегардад. Ин мавҷҳо ба мавҷрабо (антени қабул) расида, дар он ҷараёни тағйирёбанде ҳосил мекунанд бо басомади баробар ба басомади кории дастгоҳи фиристанда.

Дар тараққиёти радиоалоқа муҳимтарин марҳала бунёди генератори ларзишҳои электромагнитии хомӯшнашаванда буд (с. 1913). Дар баробари нақли сигналҳои телеграфии иборат аз импульсҳои кӯтоҳ ва импульсҳои нисбат ба онҳо тӯлонитар боз алоқаи радиотелефонии боэътиҳод ва хушсифат низ имконпазир гардид. Ин имкон фароҳам овард, ки тавассути мавҷҳои электромагнитӣ сухан ва мусиқӣ низ нақл карда шавад.

Алоқаи радиотелефонӣ. Дар алоқаи радиотелефонӣ ларзишҳои ҳаво (дар мавҷи садо ё ҳуд мавҷҳои савтӣ) бо ёрии микрофон ба ларзишҳои электрикӣ ҳамонгунашакл табдил дода мешаванд. Чунин ба назар мерасид, ки агар ин ларзишҳоро тақвият дода, ба антени фиристанда равона созем, дар он сурат ба воситаи мавҷҳои электромагнитӣ нутқ ва мусиқиро аз ҷойе ба ҷойе нақл кардан имконпазир мегардад. Вале ин тарзи интиқол (нақл)-и мавҷҳои радио қобили амалий шудан нест, зоро басомади ларзишҳои садо (ларзишҳои савтӣ) нисбатан паст аст ва мавҷҳои электромагнитии паствасомад (яъне басомадҳои мутобики мавҷҳои садо) қариб тамоман хориҷ гашта наметавонанд.

Таҳмил (модулатсия). Барои амалий гардондани алоқаи радиотелефонӣ ларзишҳои баландбасомадро истифода кардан мебояд. Ин гуна мавҷҳоро антени фиристанда бо шиддати зиёд афканда метавонад. Ларзишҳои мавзун (хармоникӣ)-и баландбасомади хомӯшнашаванда ба воситаи генератор (чунончи, ба воситаи генератори транзисторӣ) ҳосил карда мешаванд. Барои нақл кардани садо ин ларзишҳоро ба воситаи ларзишҳои электрикӣ паствасомад (садобасомад) тағиیر медиҳанд ё, чунонки мегӯянд, *таҳмил*




Рас. 72.

(модулатсия) мекунанд. Масалан, доманаи ларзишҳои баландбасомадро бо ёрии мавҷҳои садо тағийир додан мумкин аст. Ин усули тағийир додани *домана* (амплитуд)-и ларзишҳоро *доманатоҳмил* (доманамодулатсия) мегӯянд. Дар рас. 72 се нигора (график) тасвир ёфтааст: *а* – нигораи ларзишҳои баландбасомад, ки *басомади ҳомил* ном гирифтааст; *б* – нигораи ларзишҳои садобасомад, яъне ларзишҳои таҳмилкунанда ва *в* – нигораи ларзишҳое, ки доманаашон таҳмил шудааст (яъне ларзишҳои қаддан таҳмилшуда). Бе таҳмили ларзишҳо ҳатто дар мусоидтарин маврид танҳо ҳамин қадр гуфтан мумкин аст, ки дастгоҳи радио кор мекунад ё не. Бе таҳмил на намоиши телевизионӣ буда метавонаду на нақли телефонӣ ва на ирсоли телеграфӣ.

Таҳмили ларзишҳо бисёр оҳиста ҷараён мегирад. Ин ҳамон гуна тағийиротест дар дастгоҳи оғарандай ларзишҳои баландбасомад, ки дар муддати рӯй додани он тағийирот олати оғарандай ларзишҳо то лаҳзай ба дарачаи намоён тағийир ёфтани доманаи ларзишҳо ба миқдори хеле зиёд ларзиш ҳӯрда метавонад.

Детектиронии. Дар дастгоҳи қабули мавҷҳои радио ларзишҳои пастбасомад аз ларзишҳои баландбасомади таҳмилшуда



Рас.73.

чудо карда мешаванд. Ин гуна амали табдил додани сигналро **детектирониши** мегүянд.

Сигнали дар натиҷаи детектирониши ҳосилшуда мансуб ба ҳамон сигнали савтӣ аст, ки ба микрофони дастгохи фиристандай мавҷ таъсир овардааст. Ларзишҳои паствасомадро баъди тақвият додан ба ларзишҳои савтӣ (яъне ба овоз) табдил додан мумкин аст.



Қоидаҳои бунлодии радиоалоқа дар рас.73 (дар шакли блок-блок) тасвир ёфтааст.



1. Таҳмил (модулатсия) кардан ларзишҳо чӣ зарурат дорад?
2. Детектирониши ларзишҳо чӣ маънидорад?

§33. Мавҷҳо чӣ тавр таҳмил карда ва детектиронида мешаванд

Шумо акнун медонед, ки таҳмили мавҷҳо (модулатсия) ва детектирониши онҳо чистанд ва чӣ зарурат доранд. Ҳоло биёд бинем, ки ин фарояндҳоро чӣ тавр амалӣ гардондан мумкин аст.


Доманатаҳмил (модулатсияи амплитудӣ)-и ларзишҳои баландбасомад дар генератори ларзишҳои хомӯшинашаванда дар натиҷаи таъсири маҳсус воқеӣ гардонида мешавад. Аз ҷумла, волтажи оғаридаи манбаъро дар контури ларзиш тағиیر дода (ниг. § 22), домана ё ҳуд амплитуди ларзишҳоро таҳмил кардан имконпазир аст. Ҳар қадаре ки волтаж дар контури генератор

зиёд бошад, дар муддати як давр аз манбаъ ба контур ҳамон қадар энергияи бештар ворид мегардад. Дар сурати паст шудани волтаж энергияи ба контур воридшаванд низ кам мешавад – ин боиси паст шудани доманаи ларзишҳои контурӣ мегардад. Агар волтажи нӯгҳои контурро бо басомаде тафйир дихем, ки он назар ба басомади ларзишҳои зодай генератор хеле кам бошад, он гоҳ тафйироти доманаи ин ларзишҳо ба тафйироти волтаж тақрибан мутаносиб меояд. Дар содатарин олати таҳмили доманай барои амалӣ гардондани доманатаҳмил паёпай бо манбаи волтажи доимӣ манбаи иловагии волтажи тафйирёбандай пастбасомаде мепайванданд. Ба сифати ин гуна манбаъ, масалан печаки дуюми тарнсформаторро истифода кардан мумкин аст, ба шарте ки аз печаки якуми он чараёни савтибасомад ҷорӣ бошад (рас.74). Дар натиҷа доманаи ларзишҳо дар контури ларзишҳои генераторӣ ҳамоҳангона бо тафйироти волтажи транзистор тафйир меёбад. Ин он гуна маънӣ дорад, ки ларзишҳои баландбасомадро бо сигнали пастбасомад доманатаҳмил кардан мумкин аст.


Густариши замонӣ (густариши вақтона)-и ларзишҳои таҳмилшударо дар ойинаи осиллограф бевосита мушоҳида кардан мумкин аст, ба шарте ки ба он аз худи контури ларзиш волтаж дода бошем.

Дар баробари доманатаҳмил дар бъязе мавридҳо таҳмили басомадӣ, яъне тафйири басомади ларзиш ҳамоҳангона бо тафйироти сигнали идорақунанда низ истифода мешавад. Бартарии ин навъи таҳмили ларзишҳо ин аст, ки вай аз халалоти гуногун озод мебошад.


Детектиронии. Сигнали таҳмилшудаи баландбасомаде, ки ба дастгоҳи қабули радио ворид мегардад, ҳатто бъяди кувват гирифтани наметавонад, ки парда (мемброн)-и телефон ё баландгӯякро бо басомади савтий ларзиш дихад. Ин сигнал танҳо ларзишҳои баландбасомаде ба вучӯд меорад, ки онҳоро гӯши мо ҳис намекунад. Бинобар ин дар дастгоҳи қабул аввал аз ларзишҳои таҳмилшуда сигнали савтийбасомадро ҷудо кардан зарур аст.



Рас.74.



Рас.75.




Рас.76.

Сигнал ба воситаи дастгохи дорои детектор ном چуве детектиронида мешавад, ки он ноқилияти яктарафа дорад. Ба сифати ин гуна چув (элемент) лампаи электроний (диоди вакуумий) ё диоди нимноқилиро истифода кардан мумкин аст.

Биёд кори диоди нимноқилиро бинем. Бигзор ин асбоб дар занчир ба манбаи ларзишҳои таҳмилшуда (модулатсияшуда) ва бори занчир¹ паёпай пайваст бошад (рас.75). Чараён дар ин занчир асосан як сӯ (дар расм бо тирча ишорат шудааст) чорӣ мешавад, зеро муқовимати диод ба самти «роста» назар ба самти «чаппа» хеле кам аст. Мо метавонем, ки чараёни чаппаро умуман ба назар нагирем ва гӯем, ки диод ноқилияти яктарафа дорад. Мушаххаса (характеристика)-и волт-амперии тақрибии диодро дар шакли хатти шикастае тасвир кардан мумкин аст, ки аз ду порчаи рост иборат мебошад (рас. 76).

Дар занчир (рас.75) чараёне чорӣ мешавад, ки он зарабон (набзон, тапиш) дорад. Заданҳои «набз»-и ин чараён дар рас.77 тасвир ёфтааст. Чараёни зарабондор бо ёрии соғӣ (фильтр) ҳамворд карда мешавад. Содатарин соғӣ конденсаторест (рас.78), ки бо



Рас.77.


1. «Бори детектор» ин ҷо бамаъни резисторе омадааст, ки ларзишҳои савтӣ ба он ворид мегарданд.

бори занцир, яъне бо мұқовимат ба таври мувозӣ (параллелан) пайваста шудааст. Софӣ ин тавр кор мекунад. Дар лаҳзаҳои ҷараёнгузаронии диод як қисми ҷараён аз резистор (мұқовимат) мегузараду қисми дигараш сӯйи конденсатор ҷорӣ шуда, онро барқаманд (заряднок) мекунад (рас.78, тирчаҳои яклухт). Тақсим шудани ҷараён бузургии импульсҳои аз резистор гузарандаро кам мекунад. Вале дар фосилаи байні импульсҳо, яъне гоҳи пӯшида (баста) будани диод конденсатор ба воситаи резистор қисман холӣ (пардаҳт) мешавад. Пас, дар ин фосилаҳо ҳам ҷараён дар резистор ба ҳамон самти пешина ҷорӣ мебошад (рас.78 тирчаи канда-канда). Ҳар як импульси нави ҷараён конденсаторро қадре барқаманд мекунад. Дар натиҳа аз резистор ҷараёни савтибасомаде ҷорӣ мешавад, ки шакли ларзишҳои он ба шакли сигналы пастбасомади дастгоҳи фиристандаи мавҷҳо хеле монанд аст (рас.79).


Софихо (фильтрҳо)-и мураккабтар ларзишҳои баландбасомади начандон қавиро низ ҳамвор карда метавонанд – дар натиҳа ларзишҳои дар рас.79 тасвирёфта ҳамвортар меоянд.

Содатарин радио. Содатарин радио аз контури ларзишзое иборат аст, ки бо антен алокаманд мебошад ва бо контури иборат аз детектору (дар мисоли мо диоди нимноқилӣ) телефон пайваст шудааст (рас.80).


Радиомавҷ дар контури ларзишзо ларзишҳои таҳмилшуда меангезад. Фалтаки телефон вазифаи бори занцирро адо мекунад. Аз тарики ин ғалтак ҷараёни савтибасомад ҷорӣ мешавад. Набзон (пулсация)-и нисбатан сусти баландбасомади ҷараён ба ларзиши



Рас.78.



Рас.79.



Рас.80.

ларзпарда (мембран) таъсири начиз меоварад ва гўши мо онро ҳис карда наметавонад.



Ҳам домана (амплитуд)-и ларзишҳо ва ҳам басомади онҳоро таҳмил кардан мумкин аст. Аз инҳо воқеъ гардонидани таҳмили доманай осонтар аст. Ҳангоми детектиро-

ниши ҷараёни тагийрёбанда рост мешавад, зарабони баландбасомади он ба воситаи соғӣ (фильтр) ҳамвор мешавад.



1. *Доманаи автоларзишҳо дар генератори транзисторӣ ба чӣ бас-тагӣ дорад?*
2. *Радиои детектории содатарин чӣ гуна соҳт дорад?*


§34. Ҳосиятҳои мавчи электромагнитӣ

Мавҷҳои электромагнитӣ низ мисли ҳама мавҷҳои дигар фурӯй бурда мешаванд, инъикос меёбанд, мешикананд. Ва ин рӯйдодҳоро мушиҳида кардан душвор нест.

Таҷхизоти радиотехникии замони ҳозира имкон медиҳад, ки ҳосиятҳои гуногуни мавҷҳои электромагнитӣ дар таҷрибаҳои гуногун ба таври аёни намоиш дода шавад. Барои ин, зимнан, мавҷҳои сантиметриро истифода кардан хубтар аст. Ин гуна мавҷҳоро генератори маҳсуси басомадҳои абарбаланд (БАБ) ҳосил мекунад. Ларзишҳои генераториро бо басомадҳои савтӣ таҳмил мекунанд, то ки сигнали қабулшударо бъяди детектирондан ба баландгӯяк додан мумкин шавад.

Мавҷҳои электромагнитиро дар таҷрибае, ки ҳоло мо онро муойина карданием, антени карнайшакл ба самти меҳвари худ меафканад. Антени қабул низ карнайшакл аст ва мавҷҳои ба самти меҳвари худ паҳншавандаро гирифта метавонад. Шакли умумии дастгоҳи таҷриба дар рас.81 омадааст.

Фурӯйбурди мавҷҳои электромагнитӣ. Барои ошкор соҳтани мавридҳои фурӯрафт ва пароканиши мавҷҳо карнайҳои ном-




Рас.81.

бүрдаро рӯбарӯйи яқдигар тавре чой медиҳанд, ки садои баландгӯяк баланди баланд бошад. Баъд дар байни карнайҳо ҷисмҳои диэлектрикии гуногун чой дода, қобилияти садонигоҳдорандагӣ (садопасткунандагӣ)-и онҳоро месанҷанд.


Инъикоси мавҷҳои электромагнитӣ. Вале агар ба чойи моддаи диэлектрикӣ ягон варақаи филизӣ (металлӣ) гузорем, мавҷҳо аз он инъикос мегарданд ва ба карнай қабул намерасанд: садо шунида намешавад. Инъикос таҳти кунҷи баробар ба кунҷи афтиш рӯй медиҳад (он сон, ки дар мавриди омӯзиши хосиятҳои мавҷҳои механикӣ ва рӯшнӣ муҳоҳида мешавад). Барои ба ин бовар хосил кардан карнайҳоро нисбат ба варавақаи паҳни филизӣ таҳти кунҷҳои якхела чой медиҳанд (рас.82). Агар варавақаро ягон сӯ гардонанд ё онро баргиранд, садо нест мешавад.

Шикасти мавҷҳои электромагнитӣ. Мавҷҳои электромагнитӣ дар сарҳадди диэлектрик самти худро тағиیر медиҳанд (мешикананд). Инро бо ёрии призма (маншур)-и парафинии секунҷа ошкор соҳтан осон аст. Дар ин маврид карнайҳоро нисбат ба яқдигар (мисли мавриди намоиши падидай инъикоси мавҷҳо таҳти кунҷе чой медиҳанд ва варавақаи филизиро бо призма иваз мекунанд (рас.83). Агар призма қадре ин ё он сӯ гардонда шавад ё аз ҷояш гирифта шавад, садо нест мешавад.


Арзияти мавҷҳои электромагнитӣ. Мавҷҳои электромагнитӣ мавҷҳои арзӣ (дурусташ: ъарзӣ) ҳастанд. Ин он гуна маънӣ дорад, ки векторҳои E ба B -и майдони электромагнитии мавҷ ҳарду нис-



Рас.82.



Рас.83.



Рас.84.

бат ба самти густариши он мавҷ ба таврӣ амудӣ (перпендикулар) равиш доранд. Вектори шиддати майдони электрикии мавчи аз карнай хориҷшаванда дар ин ё он ҳамворӣ ларзиш меҳӯраду вектори индуксияи магнитӣ (яъне илқои магнитӣ) – дар ҳамвории нисбат ба он амудӣ. Мавҷҳоеро, ки векторҳои ташхисдиҳандай он дар самти муайян ларзиш меҳӯранд, мавҷҳои қутбида (күтбишуда, поляризасияшуда) меноманд. Дар рас.65 маҳз ҳамин гуна мавҷ тасвир ёфта буд. Карнайи мавҷгири детектордор танҳо мавчи ба самти муайян қутбишударо мепазирад (қабул мекунад). Инро ошкор соҳтан мушкил нест. Барои ба ин бовар пайдо кардан яке аз карнайҳоро ба қадри 90° ин ё он сӯ гардондан коғист – дар ин сурат садо нест мешавад.

Бо мақсади мушоҳидаи падидаи кутбӣ шудани мавҷҳои электромагнитӣ дар байнни генератор ва карнайи қабул панҷарае иборат аз милаҳои филизии нисбат ба яқдигар мувозӣ (параллелий) мегузоранд (рас.84). Панҷараро тавре ҷой медиҳанд, ки милаҳои он мавқеи амудӣ ё уфуқӣ дошта бошанд. Дар яке аз ин ҳолатҳо, вақте ки вектори электрикӣ ба милаҳо мувозӣ бошад, дар ҳар як мила ҷараён ангехта мешавад – дар натиҷа панҷара мавҷҳоро мисли варакаи яклухти филизӣ инъикос мекунад.

Вале дар сурате, ки вектори E нисбат ба милаҳо амудан равона бошад, дар милаҳо ҷараён ангехта намешавад – дар натиҷа мавчи электромагнитӣ аз панҷара мегузараад.



Мо ҳанӯз на бо ҳама хосияти мавҷҳои электромагнитӣ шинос шудаем. Тахқиқи мукаммалтари ин мавҷҳоро то давраи омӯзишии ғасли оптика мавқуф мегузорем.



1. Хосияҳои асосии мавҷҳои электромагнитиро ном баред.
2. Мавчи қутбида (күтбишуда, поляризасияшуда) чӣ гуна мавҷ аст?

§35. Густариши радиомавчҳо

Дар сурати барои радиоалоқа истифода кардан мавҷҳои электромагнитӣ ҳам манбаъ ва ҳам дастгоҳи қабули мавҷҳоро аксаран дар наздикиҳои сатҳи Замин ҷой медиҳанд. Шакл ва хосиятҳои физикии Замин ва инчунин ҳолати атмосфера ҷараёни паҳн шудани радиомавҷҳоро саҳт ҳалалдор карда метавонад.

Хусусан қабатҳои ион-ион шудаи гази соҳаҳои болоии атмосфера, ки аз сатҳи Замин дар баландии 100-300 км воқеанд, ба густариши радиомавҷҳо асари зиёд дошта метавонанд. Ин қабатҳоро *ионосфера* мегӯянд. Сабабгори ион-ион (ионизатсия) шудани ҳавои қабатҳои болоии тамосфера тобиши электромагнитии Офтоб ва сели зарраҳои барқаманди хуршедӣ мебошад.

Ионосфера, ки ноқили ҷараёни электрикӣ, радиомавҷҳои дарозиашон $\lambda > 10$ м-ро чун варақаи филизӣ (металлӣ) инъикос мекунанд. Вале ин хосияти ионосфера – инъикос кардан ва фурӯ бурдани радиомавҷҳо вобаста ба соати шабонарӯз ва фасли сол тағиیر мепазираდ. (Ҳамин аст, ки радиоалоқа хусусан барои мавҷҳои миёнадарозии $\lambda = 100-100$ м шабона ва ҳангоми зимистон боэътиимодтар мебошад).

Радиоалоқаи байни маҳалҳои дури аз якдигар нонамоёни рӯйи Замин ба он сабаб имконпазир аст, ки мавҷҳо аз ионосфера инъикос мешаванд ва маҳз дар натиҷаи дар ионосфера шикастанҳо сатҳи барҷастаи Заминро давр зада метавонанд. Ва ҳар қадаре ки дарозии ин радиомавҷҳо зиёдтар бошад, инъикоси онҳо ҳамон қадр рӯшантар зохир мегардад. Бинобар ин радиоалоқаи байни маҳалҳои дур аз ҳисоби падидай қураи Заминро давр задани мавҷҳо танҳо дар сурате қобили имкон аст, ки онҳо назар ба 100 м хеле дароз бошанд (*мавҷҳои миёна ва дароз*).

Мавҷҳои кӯтоҳ, яъне мавҷҳои фосилаи $\lambda = 10-100$ м ба масофаҳои дур танҳо дар натиҷаи аз ионосфера ва сатҳи Замин чандин бор инъикос гардиданҳо паҳн мешаванд (рас.85). Радиоалоқаи маҳалҳои масофаи байнашон дилҳоҳи рӯйи Заминро маҳз ба воситаи мавҷҳои кӯтоҳ амалӣ гардонидан имконпазир аст.



Рас.85.

Радиомавчҳои дароз барои ин чандон муносиб нестанд, зеро ионосфера ва қабатҳои рӯйинаи сатҳи Замин онҳоро осон фурӯ мебаранд. Бо вучуди ин дар сурати пуртавон будани радиодастгоҳи фиристанда радиоалоқаи пойдор дар масофаҳои начандон зиёд маҳз ба воситай мавчҳои дароз ба даст меояд.

Радиомавчҳои ултрақӯтоҳ ($\lambda < 10$ м) аз тариқи ионосфера гузашта метавонанд. Онҳо кураи Заминро «давр зада» наметавонанд. Ҳамин аст, ки ин мавчҳо дар алоқаи байни маҳалҳои барои якдигар намоён ва инчунин дар радиоалоқа бо киштиҳои кайхонӣ истифода мешаванд.



Густарии радиомавчҳо ба дарозии онҳо бастагии саҳт дорад. Мавчҳои кӯтоҳ ($\lambda \approx 10-100$ м) *аз ионосфера ва сатҳи Замин чандин бор инъикос мешаванд. Мавчҳои дароз* ($\lambda > 100$ м) *рӯрӯйи сатҳи Замин «мелагзанд». Радиомавчҳои ултрақӯтоҳ* ($\lambda < 10$ м) *аз тариқи ионосфера гузашта* (ё чунон ки мегӯянд, ионосфераро убур карда) *метавонанд.*

§36. Радиопармосиши

Падидай аз монеаҳои гуногун инъикос гардиданни радиомавчҳо дар техникаи муосир майдони фарохи татбиқ дорад. Асбобҳои басе ҳассос сигнали инъикосгардидаро қабул карда, онро қувват медиҳанд ва аз таҳлили он дар бораи чойи воқеъ гаштани монеа маълумот «ба даст» меоваранд.

Бо ёрии радиомавчҳо ошкор сохтан ва ба хубӣ муайян кардани чойи воқеъ гаштани ин ё он монеа (ё ашё)-ро *радиопармосии* (радиолокатсия) мегӯянд. Дастиғоҳи радиопармосиши – радиолокатор ё худ *радар* аз қисмҳои фиристанда ва қабулкунанда иборат аст. Дар радиопармосиши ларзишҳои электрикии абарбаландбасомад (10^8-10^{11} Ҳз) истифода мешаванд. Генератори тавонони ларзишҳои абарбаландбасомад бо антене пайваст аст, ки он мавчи яксамт мөафканад. Дар радарҳое, ки мавчҳои дарозиашон 10 см ва мавчҳои кӯтоҳтар аз инро истифода мекунанд, ин гуна мавҷро антенҳои ҳамшакли ойинаҳои параболӣ ба вучуд меоваранд. Антенҳои афканандаи мавчҳои метридарозӣ ба шакли маҷмӯи иборат аз чандин вибратор сохта мешаванд. Дар ин сурат яксамт хориҷ

гаштани мавчҳо дар натиҷаи зам шудани онҳо ба даст меояд. Антен тавре сохта шудааст, ки мавчҳои афкандаи ҳар як вибратор бо мавчҳои афкандаи вибраторҳои дигар зам мешаванд ва онҳо якдигарро танҳо дар як самт кувват медиҳанд. Дар самтҳои дигар мавчҳо якдигарро пурра ё қисман ҳомӯш мекунанд.

Мавчи инъикосшуда ба воситаи худи ҳамон антени фиристанда ё антени дигаре, ки он ҳам яксамт аст, қабул карда мешавад. Ба дараҷаи хуб яксамт будани тобиши антени радар (радиолокатор) имкон медиҳад, ки шуоъи радар шакли дастай борик дошта бошад. Ва самти ҳамин даста дар лаҳзаи қабули сигнали инъикосшуда самти ҷисми шуоъинъикоскардаро нишон медиҳад.


Барои муайян кардани мавқеи ҷисм (монаеа)-и шуоъинъикосшуда, яъне барои ёфтани масофаи то монаеа режими импулсии фиристодани сигналҳоро истифода мекунанд. Дар ин сурат дастгоҳи фиристандаи сигнал мавҷро дар шакли импулсҳои кӯтоҳмуддате мефиристад, ки тӯли ҳар яки онҳо ҳамагӣ ҷанд миллионяки сония ва фосилаи байнашон тақрибан 1000 бор зиёдтар аст. Мавчҳои инъикосшуда дар фосилаи байни импулсҳо қабул карда мешаванд.

Барои ёфтани масофаи то монаеа R муддати умумии то он монаеа расидан ва бозгаштани радиомавчҳо t -ро ҷен мекунанд. Азбаски суръати радиомавчҳо дар атмосфера амалан доимист ($c = 3 \cdot 10^8$ м/с), пас,

$$R = \frac{ct}{2}$$

Ба сабаби он ки радиомавчҳо дар атмосфера пароканда мешаванд, бинобар ин то ба ҷойи қабули мавчҳо қисми хеле ками энергияи ҳориҷкардаи дастгоҳи фиристанда бозмегардад. Ҳамин аст, ки мавҷгираки радар сигнали қабулшударо бояд миллионҳо миллион (10^{12}) бор зӯртар қунад. Равшан аст, ки ин гуна мавҷгираки хассос дар фосилаи фиристодани импулс бояд «кушта» бошад.

Барои муайян кардани лаҳзҳои рафту омади сигнал лӯлаи электронишувро истифода мекунанд. Дар лаҳзаи фиристодани сигнал нуқтаи равшане, ки дар экрани лӯлаи электронишуво (масалан, дар ойинаи осциллограф) муназзамона ҳаракат мекунад, майл меҳӯрад. Дар экран дар наздики ишорати сифри шкала (миқёс)-и асбоб нуқтаи равшан як ҳез мезанад (ё чи хеле ки мегӯянд, як қад мепараад) (рас.86). Баъд ин нуқта қадқадди шкала муназзамона ҳаракат кардан мегирад ва дар лаҳзаи қабули сигнали инъикосшуда (ки нисбатан суст мебошад) бори дигар ҳез мезанад. Масо-




Рас.86.

фай байни «хез»-ҳо (дар экран) ба муддати рафтуомади сигнал t ва аз ин рӯ, ба дурии монеа R мутаносиб аст. Ин имкон медиҳад, ки шкалаи асбоб бо километрҳо дараҷабандӣ карда шавад.

Дастгохи радар киштиҳову ҳавопаймоҳоро аз дурии садҳо километр ошкор месозад. Шароити обу ҳаво ва соатҳои шабонарӯз ба кори онҳо асари кам дорад. Дар фурудгоҳҳои бузург локаторҳо рафтуомади ҳавопаймоҳои

хезандა ва фурудояндаро назорат мекунанд. Шӯъбаи хидмати рӯизаминии фурудгоҳ сарнишинҳо (пилотҳо)-ро бо радио дастури матлуб медиҳад ва ба ин васила парвозро бехатар медорад. Шакли умумии радар (локатор)-и фурудгоҳ дар рас.87 тасвир ёфтааст. Киштиҳову ҳавопаймоҳо низ локаторе доранд, ки барои киштиронӣ истифода мешавад. Ин локаторҳо дар экрани худ манзараи чойгир шудани ҳама чисмҳои инъикоскунандай радиомавҷҳоро нишон медиҳад, шароити ҳаракатро дар пеши назари ноҳудо ё пилот бо тамоми ҷузъиёташ менамояд.

Дар замони мо майдони татбиқи локаторҳо торафт васеътар гашта истодааст. Локаторҳо барои мушоҳидай ҳаракати шиҳобҳо (метеорҳо), ҳаракати абрҳо, дар тадқиқоти қайхонӣ ва г. истифода мешаванд. Ҳар як киштии қайхонӣ ҳатман ҷанд локатор дорад. Соли 1946 дар ИМА ва Маҷористон (Венгрия) таҷрибае анҷом доданд, ки дар он сигнали аз сатҳи Моҳ инъикосшуда қабул карда шуд. Соли 1961 олимони шӯравӣ бо ҳамин усул сайёраи Зӯҳрато «пармосида», муддати гирди меҳвари худ як гардиш ҳӯрдани онро муайян карданд. Дар солҳои минбаъда ҳамин гуна «пармосиши»-и сайёраҳои дигари Манзумаи Офтоб низ анҷом дода шудааст.



Рас.87.



Радиолокаторҳо (радарҳо) барои ошкор соҳтани киштиҳову ҳавопаймоҳо, барои мушоҳида кардани абрҳо, барои «пармосии» сайёраҳо ва г. истифода мешаванд.




1. Кори радиолокатор (радар) чӣ гуна заманаи физикий дорад?
2. Бо ёрии радиолокатор сатҳи ин ё он сайёрапо «пармосидан» чӣ мазмун дорад?

§37. Тасаввуроти умумӣ дар бораи телевизион

Радиомавҷҳо на таҳҳо барои нақл кардани садо, балки инҷунин барои интиқол (нақл)-и тасвирҳо (чунончи, тасвирҳои телевизионӣ) низ истифода мешаванд.

Аз ҷойе ба ҷойи дигар интиқол додани тасвир аслан чунин аст. Дар маркази фиристандай мавҷ тасвири нақлшавандаро ба маҷмӯи сигналҳои электрикӣ пайдарҳам табдил медиҳанд. Сипас ба воситаи ин сигналҳои ларзишҳои ҳосилкардаи генератори баландбасомадро таҳмил (модулатсия) мекунанд. Мавҷи электромагнитии таҳмилшуда аҳборро ба масофаҳои дур нақл карда метавонад. Дар дастгоҳи қабули мавҷ мавҷи омадаро табдили чаппа медиҳанд: ларзишҳои баландбасомади таҳмилшударо детектиронида, сигнали ҳосилшавандаро ба тасвири намоён бадал мекунанд. Барои нақли ҳаракат тасвирҳои аз якдигар камфарқунандай объекти ҳаракаткунанда (кадрҳо)-ро, чунонки дар санъати кино истифода мешавад, сонияе ҷандҳаҳтой (дар телевизиони мо 50-борӣ) мефиристанд.

Табдили тасвири қадр ба силсилаи сигналҳои электрикӣ бо ёрии лӯла (найча)-и электронии вакуумии сигналфиристанда – иконоскоп (аз юнони *eikon – тасвир ва scopeo – назора мекунам*), ки рещааш дар рас.88 тасвир ёфтааст, анҷом дода мешавад. (Файр аз иконоскоп олатҳои дигари интиқоли тасвир низ истифода мешаванд). Дар даруни иконоскоп экрани рангобарангे шинонда шудааст, ки тасвири объект сӯйи он бо ёрии системаи оптикӣ равона карда мешавад. Ҳар як ҷашмаки экран ҳангоми кори иконоскоп барқаманд (электронок) мешавад ва бузургии барқаи ҷашмак ба шиддати нури ба он зананда вобаста мебошад. Ин барқа ҳангоми ба ҷашмаки экран задани дастаи электронӣ, ки онро тӯпи электронӣ ҳосил мекунад, тағиیر меёбад. Дастаи электронӣ паёпай ба ҳама ҷашмакҳои як сатри экран, баъд ба ҷашмакҳои сатри дигари он ва ғ. мезанад. (Экран 625 сатр дорад). Бузургии импулси қувваи ҷараёни аз резистори R ҷоришаванда ба он вобаста аст, ки барқаи ҷашмак чӣ қадар тағиир меёбад. Бинобар ин



Рас.88.

волтажи нұғхой резистори R мутаносибан ба тағиироти равшанй дар тұли сатри кадр тағиир мепазирад.

Дар дастгоҳи қабули телевизионй низ бәйди детектиронидан ҳамин гуна сигнал ҳосил мешавад. Ин видеосигнал аст ва дар экранни лұлаи электронии вакуумии сигналгир, ки *кинескоп* ном дорад, ба тасвири намоён табдил мейбад. Тұпи электронии ин гуна лұла электроде дорад, ки он агади электронхоро дар дастай электроний ва бад-ин васила нурағышонии экранро дар чой задани дастай нур идора мекунад. Мачмүй ғалтакхой майли амудй ва уфукй дастай электрониро маңбур месозад, ки тамоми чашмакхой экранро паймояд (айнан ҳамон тавре, ки дастай электроний экранни рангобарангро дар лұлаи фиристандаи сигналхо мепаймояд). Ба-рои дар лұлахой фиристанда ва қабулкунанда ҳамоҳанг омадани ҳаракати дастахои электроний онхоро бо ёрии сигналхои маҳсус ҳамоҳанг (синхронизация) мекунанд.

Радиосигналхои телевизиониро танҳо дар фосилаи мавчхой метридарозй (мавчхой ултракүтох)¹ нақл кардан мумкин аст. Ин гуна мавчхо маъмулан дар худуди диidi ростакии антен пахн ме-гарданд. Аз ин рү барои он ки намоиши телевизионй масоҳати

1. Видеосигнал назар ба сигналы савтй (сигнали садо) ахбори бештаре дар худ дорад ва фосилаи басомадии фарохтареро ишғол мекунад. Дар сурати исти-фода кардан мавчхой пастьбасомад ин соҳаҳо яқдигарро мепўшонанд, яъне дар ин маврид мавчхой афкандаи марказхой алоҳидаи пахши ахбор яқдигар-ро халалдор месозанд.

ҳарчи фарохтарро фаро бигирад, зарур аст, ки адади марказҳои ирсоли ахбори телевизионӣ ҳарчи бештар ва антенҳои онҳо ҳарчи баландтар бошанд. Манори телевизионии Останкино (ш. Москва), ки 540 м баландӣ дорад, имкон медиҳад, ки намоиши телевизионӣ аз дурии то 120 км боэътилодона гирифта шавад. Доираи қабули боэътилоди намоишҳои телевизионӣ торафт фарохтар гардида истодааст. Дар ин кор хусусан радифҳои кайҳонӣ воситаи хубанд.

Доираи истифодаи телевизиони ранга низ майли фароҳ шудан дорад. Барои ба вучуд овардани тасвири ранга се навъ видеосигнале нақл карда мешавад, ки онҳо ҳомили се ранги асосии таркибидиҳандай тасвир – сурх, сабз ва кабуд ҳастанд.

§38. Рушди воситаҳои алоқа

Барои барпо кардани Системаи ягонаи автоматишудаи алоқа воситаҳои нави алоқаро тараққӣ ва тақмил додан ва майдони истифодаи онҳоро торафт васеъ гарддондан зарур аст.

Чанде қабл алоқаи телефонии байнишаҳрӣ танҳо бо роҳҳои ҳавоии алоқа анҷом дода мешуд. Вале ин воситаи алоқа аз яхбандиҳову раъду барқ эмин набуд. Ҳозирҳо дараҷаи автоматӣ шудани ин навъи алоқа боло рафта истодааст, ҳатҳои кабелӣ ва радиорелей торафт бештар шуда истодаанд.

Дар ҳатҳои радиорелеи алоқа мавҷҳои ултракӯтоҳ (десиметрӣ ва сантиметрӣ) истифода мешаванд. Ин мавҷҳо дар ҳудуди диди ростакӣ паҳн мешаванд. Бинобар ин ҳатти нақли онҳо аз силсилаи радиодастгоҳҳои камтавоне иборат аст, ки ҳар яки онҳо сигналро ба ҳамсояи ояндаи худ гӯё «аз даст ба даст» медиҳад. (Манори ин гуна радиодастгоҳ 60-80 м баландӣ дорад ва масофаи байни онҳо 40-60 км аст).

Комёбихои соҳаи радиоалоқаи кайҳонӣ бунёди системаи нави алоқа – системаи «Орбита»-ро имконпазир гардонд. Дар ин система радифҳои радиорелей (ретранслаторӣ)-и алоқа «Молния» (ки мадори басе дарозрӯй доранд ва даври гардишашон қарib 12 соат аст) истифода мешаванд (рас.89).

Ҳоло системаҳои пуртавон ва боэътилоде бунёд шудаанд, ки намоишҳои телевизиониро барои сокинони Сибиру Шарки Дур имконпазир гардонидаанд. Алоқаи телефониву телеграфӣ бо

нохияҳои дурдасти мамлакат маҳз ба василаи ҳамин системаҳо барқарор аст.

«Радуга» ном радифҳои нави алоқа, ки дар баландии 36 000 км гирди Замин мегарданд, даври гардиши 24 с (соат) доранд ва ба ҳамин сабаб ҳамеша дар рӯйи ҳамон як нуктаи сатҳи Замин муаллақ мебошанд.


Телеграф ва фототелеграф ворӣ воситаҳои нисбатан кӯҳнаи алоқа низ такмил дид, соҳаҳои нави истеъмол ёфта истодаанд. Вусъати истеъмоли фототелеграф дар мавриди нақли тасвирҳои беҳаракат аз рақамҳои зайл аён мешавад: соле ба воситаи фототелеграф акси даҳҳо ҳазор газитсафҳа интиқол дода мешавад, ки аз рӯйи онҳо садҳо миллион нусха газит (рӯзнома) чоп мекунанд. Телевизион қариб ҳама маҳалҳои мамлакатро фаро гирифтааст.

Машқи 4


1. Дар речай дар рас. 80 тасвиршудаи радиои содатарин $L=0,0004$ Ҳн (хенрӣ) асту гунҷойиши конденсатори тагийирёбанда С аз 12 то 450 пФ тагийир мейёбад. Ин радио барои қабул кардани чӣ гуна мавҷҳо таъйин шудааст?

2. Дар рас.90 антени телевизор тасвир ёфтааст. Шумо дар бораи самтирии ларзишҳои вектори индуксияи магнитӣ (яъне илқои магнитӣ)-и мавчи аз маркази телевизионӣ оянда чӣ гуфта метавонед?

3. Оё шароити дар фазои Моҳ ва Замин паҳн гардидани радиомавҷҳо ягон тафовути куллӣ дорад?



Рас.89.



Рас.90.

Мұхиматарин хulosахои боби чахорум¹

1. Дар мавчи электромагнитті векторхои шиддати майдони электрикій E ва индуксияи майдони магниттій (илқои магниттій) B ларзиш мөхүранд. Векторхои E ва B ҳам нисбат ба яқдигар ва ҳам нисбат ба самти рафти мавч равиши амудій доранд. Мавчхои электромагниттій мавчхои арзианд.

2. Мавчхои электромагниттій дар натицаи ларзишхои зуд-зуди заррахои барқаманд (заррахои электронок)-и шитобдор афканда мешаванд. Барои тавсифи энергияи тобиши электромагниттій мағхуми зичии сели тобиш истеъмол мешавад.

3. Зичии сели тобиши электромагниттій (I) гуфта нисбати энергияи электромагниттит дар муддати Δt аз тариқи сатҳи S -и ба рафти нурхо амудан воқеъшударо бар ҳосили зарби масоҳати S ва муддати Δt мефаҳманд, яъне

$$I = \frac{\Delta W}{S \cdot \Delta t}.$$

Зичии сели тобиши электромагниттій ба дараҷаи чахоруми басомади ларзиш мутаносиби роста асту ба дараҷаи дуюми масофаи то манбаъ – мутаносиби чаппа:

$$I \sim \frac{\omega^4}{R^2}.$$

4. Мавчхои электромагнитиро бори аввал Ҳ.Ҳертз ҳосил кардааст. А.С.Попов дар заминаи истифодай таҷрибахои Ҳертз радиоро ихтироъ кард.

5. Алоқаи радиотелеграфий чунин сурат мегирад: ларзишхои баландбасомади зодаи генератор ба василаи ларзишхои пастбасомади савтӣ таҳмил (модулатсия) карда мешаванд; антени маркази фиристандаи мавчҳо мавчи электромагниттит таҳмилшуда меафканад; дар дастгохи қабули мавчхои радио ларзишхои баландбасомади таҳмилшуда ба ларзишхои пастбасомад табдил дода мешаванд – ин амал *детектировании* ном гирифтааст.

6. Мавчхои электромагниттій воситаи воқей гардонидани радиоалоқа, радиошунавой, алоқаи кайҳонӣ ва заруриёти дигари м.ин. шудаанд.

1. Ин ҷо низ ҳамон тавсияҳоеро, ки мо дар хотимаи боби якум оварда будем, ба ёд биёред ва аз ин боб ҳам 5-6 хулоса бароред.

ОПТИКА

Боби 5. Мавҷҳои рӯшнӣ

Боби 6. Ҷузъиёти назарияи нисбият

Боби 7. Тобишҳо ва тайфҳо (спектрҳо)

Дар ин фасл мо омӯзшии мавҷӯҳои электромагнитиро идома медиҳем. Аммо акнун сухан дар бораи мавҷӯҳои кӯтоҳе меравад, ки мавҷӯҳои рӯшнӣ ном гирифтаанд.

Такомули ақидаҳо дар бораи табиати рӯшнӣ. Тасаввуроти ибтидоии олимони даврони қадим дар бораи табиати рӯшнӣ бас содалавҳона буд. Ба ақидаи онҳо ҷашм аз худ тораҳои борики маҳсусе меандозад, ки онҳо то ба ашё расида, баъд дар ҷашми бинанда эҳсосоти биной ба вучуд меоваранд.


Вале ҳоло ин тасаввуротро ба таври муфассал муоина кардан ҳоҷате надорад. Биёд, такомули тасаввуроти илмиро дар бораи чӣ будани рӯшнӣ мухтасаран муоина кунем.

Ду тарзи нақли таъсир. Рӯшнӣ аз манбаъ (чунончи: аз ҷароғ) ба ҳама тараф паҳн мешавад ва ба ашё расида, онҳоро (аз ҷумла) гарм мекунад. Рӯшнӣ ба ҷашми мо зада, эҳсосоти биной ба вучуд меоварад ва мо ҷизҳоро мебинем. Метавон гуфт, ки ҳангоми паҳн гаштани рӯшнӣ таъсири як ҷисм (манбаъ) ба ҷисми дигар (ҷашми мо, ашёи атроф ва ғ.) нақл мешавад.

Аммо умуман таъсири як ҷисм ба ҷисми дигар бо ду тарз рӯй дода метавонад: ё ба воситаи *нақли модда* аз манбаъ то ҷойи қабул (масалан, то ҷашми мушоҳид) ё ба сабаби *тагийир ёфтани мухити* байнин ҷисмҳо (бе нақли модда).

Чунончи, мо зангӯлаи аз худ дурро бо сақое зада, онро водор карда метавонем, ки садо барорад (рас.91,а). Дар ин маврид модда (сақо) нақл мешавад, интиқол мейёбад. Вале садои зангӯларо бо роҳи дигар низ баровардан осон аст: ба забончай зангӯла ресмоне баста, онро мавҷ медиҳем, то ки гоҳи ларзиш ҳӯрдан зангӯларо мачбур созад, ки садо бароварад (рас.91,б). Дар ин сурат модда нақл намешавад, балки дар натиҷаи амали ба воситаи ресмон то ба зангӯла расидани мавҷи фиристодаи мо холат (шакл)-и ресмон тағиیر мейёбад.

Ҳамин тарик, таъсири як ҷисм ба ҷисми дигар ба воситаи мавҷҳо нақл шуда метавонад.



Рас.91.

Назарияи корпускулӣ ва мавҷии рӯшнӣ. Мутобиқан ба ду тарзи имконпазири аз манбаъ то ба ашё нақл шудани рӯшнӣ ва табииати он ду назарияи ба кулӣ гуногун пайдо шуда, инкишоф ёфт. Зимнан, ҳарду назария қариб дар як вақт – дар а.XVII ба миён омаданд.

Якеи ин назарияҳо бо номи Нйутон алоқаманд асту назарияи дигар – бо номи Ҳйүйгэнс.

Нйутон мойили назарияи корпускулии рӯшнӣ буд (аз калимаи лотинии corpusculum – зарра). Мувофиқи ин назария рӯшнӣ сели зарраҳое мебошад, ки аз манбаъ ҳар сӯ паҳн мегарданд (нақли модда).

Аммо дар тасаввuri Ҳйүйгэнс рӯшнӣ сели мавҷҳое буд, ки дар эфир ном муҳити маҳсуси фарзӣ (муҳити тамоми фазоро фагориранда ва ба даруни хама ҷисмҳо дохилшаванд) паҳн мешавад.

Ҳарду назария дар баробари якдигар муддати тӯлоние вучуд доштанд ва ҳеч яки онҳоро ғолибият насиб намешуд. Лекин обрӯву эътибори Нйутон аксари олимонро водор месоҳт, ки назария корпускулиро бартар бидонанд. Қонунҳои то он замон маълуми густариши рӯшниро, ки маҳсули таҷрибаҳои сершумор буданд, ҳарду назария камубеш бомуваффақият шарҳ медоданд.

Дар заминаи назарияи корпускулӣ фаҳмидан душвор буд, ки чаро дастаҳои дар фазо якдигарро бурандаи рӯшнӣ ба ҳамдигар асаре надоранд. Охир, зарраҳои рӯшнӣ дар ин маврид бояд ба якдигар барҳӯрда, пароканда шаванд. Аммо назарияи мавҷӣ инро бо осонӣ шарҳ медод. Мавҷҳо, масалан, дар сатҳи об ба ҳамдигар

таъсире нарасонда, аз дохили яқдигар озодона гузашта метавонанд.

Аммо падидаи густариши ростхаттаи рӯшноиро, ки боиси дар паси ашё пайдо шудани соя мегардад, дар чаҳорҷӯбай назарияи мавҷӣ шарҳ додан мушкил аст, ҳол он ки назарияи корпускуй густариши ростхаттаи рӯшноиро чун натиҷаи шарҳноталаби қонуни инерсия (қонуни шасти ҳаракат) медонад.

Ин гуна ҳолати номуайянӣ дар масъалаи дарки табииати рӯшной то аввалҳои а.XIX идома дошт, то даврае идома дошт, ки падидаи монеаҳоро давр зада тавонистан (яъне дифраксия шудан)-и рӯшной ва падидаи зӯр ё суст шудани равшанӣ дар сурати рӯйиҳам афтидан (яъне интерференс шудан)-и дастаҳои рӯшной кашф шуданд.

Ин ду падида танҳо ҳаракати мавҷиро хос ҳастанд¹. Онҳоро дар заминай назарияи корпускуй шарҳ додан илоҷ надорад. Бинобар ин чунин ба назар меомад, ки гӯё назарияи мавҷӣ комилан ғолиб омада бошад. Ва ин гуна боварӣ хусусан баъди он ки дар нимаи дуюми а.XIX Ч.Максвел ҳолати хусусии мавҷҳои электромагнитӣ будани рӯшноиро собит кард, пойдор гашт. Тахқиқоти Максвел заминай назарияи электромагнитии рӯшной гардид. Баъди он ки X.Хертз мавҷҳои электромагнитиро ошкор соҳт, шубҳае намонд, ки рӯшной ҳангоми густариш ёфтани чун мавҷ рафтор мекунад. Имрӯз ҳам ба ин шак нест.¹

Вале аввали а.XIX тасаввуроти мавҷуда дар бораи табииати рӯшной ба кулӣ тағиیر ёфт. Ногаҳон равшан гашт, ки назарияи радшудаи корпускуй то дараҷае ба воқеият наздикий дорад. Рӯшан гашт, ки рафтори рӯшной ҳангоми хориҷ гардидаан ва фурӯ рафтани он ба рафтори сели зарраҳо монандӣ дорад.

Баъдтар хосиятҳои номуттасилий, ё чунонки мегӯянд, хосиятҳои квантии рӯшной дарк шуданд.

Ва як ҳолати гайриодӣ рӯҳ дод: падидаҳои дифраксияву интерференсро мисли пештара дар чаҳорҷӯбай назарияи мавҷӣ ва падидаҳои афқанишу фурӯбурдро дар заминай назарияи корпускулии рӯшной шарҳ додан мумкин буд.

Баъди ин замони «дудилагӣ» равшан гашт, ки ин гуна хосияти дугунагӣ ҳама зарраҳои дигари моддиро низ хос мебошад.

1. Дар бораи падидаҳои дифраксия ва интерференси рӯшной баъдтар сухан хоҳем ронд.


Мо ин чо аввал бо хосиятҳои мавции рӯшной шинос мешавем. Дар хусуси дугунагии табиати рӯшной дертар сухан меронем. Ҳоло биёед ба ёд биёрем, ки шумо аз китоби дарсии «Физика, 8» дар бораи рӯшной чӣ маълумот андӯхта будед.

Оптикаи геометрӣ ва мавҷӣ. Дар шиносоии аввал бо рӯй-додҳои оптиқӣ мағҳуми шуоъи рӯшиноӣ истифода шуда буд. Шуоъи рӯшной самти густариши рӯшноиро нишон медиҳад. Барои муайян кардан ин самт аввал аз сели рӯшной дастаи борике чудо кардан мебояд. (Фаҳмост, ки қутри даста назар ба дарозии мавчи рӯшной хеле зиёд аст). Баъд ин гуна дастаҳоро бо ҳатҳое иваз кардан мебояд, ки онҳо меҳварҳои дастаҳои рӯшноианд. Ана ҳамин ҳатҳо шуоъҳои рӯшноиро ифода мекунанд. Нафъи истеъ-моли мағҳуми шуоъҳои рӯшной ин аст, ки рафтори ин шуоъҳоро дар фазо дар доираи қонунҳои басе сода – дар доираи қонунҳои оптикаи геометрӣ ташхис додан осон аст.

Оптикаи геометрӣ ҳамон фасли оптика аст, ки қонунҳои дар мухитҳои шаффофт пахн гаштани энергияи рӯшноиро дар заманаи истифодаи мағҳуми шуоъҳои рӯшной меомӯзад.

Ин қонуниятҳо ба таври таҷрибавӣ ҳанӯз пеш аз дарк шудани табиати рӯшной қашф шуда буданд. Зимнан, ин қонунҳо аз назарияи мавции рӯшной дар он замина ба даст омадаанд, ки монеа аз ҷойи мушоҳида начандон дур воқеъ гашта бошад ва дарозии мавҷ назар ба андозаҳои монеа хеле кӯтоҳ бошад.

Дар синфи ҳаштум барои шумо ду қонуни оптикаи геометрӣ таъриф дода шуда буд: қонуни рафти ростхатта (ё густариши ростхатта)-и рӯшной ва қонуни инъикоси он. Дар бораи шикасти рӯшной бошад, он ҷо танҳо мулоҳизаҳои сифатӣ оварда шудааст. Он ҷо қонуни шикасти рӯшной таъриф ҳам дода нашудааст. Ҳоло мо қонунҳои инъикос ва шикасти рӯшноиро дар доираи тасаввуроте ҳосил ҳоҳем кард, ки мувофиқи он рӯшной чун рӯйдоди мавҷӣ муоина мешавад.



Боби 5 МАВЧХОИ РЎШНОЙ

§39. Суръати нур (суръати рўшной)

Дар оптикаи геометрий танҳо самти рафти шуоъҳои рўшной таҳқиқ мешавад. Масъалаи ин ки ҷараёни густариии рўшной дар тири вақт (яъне дар тайи замон) чӣ тавр сурат мегирад, аз доираи оптикаи геометрий берун аст. Ҳосиятҳои рўшной ва таъсироти мутақобили он бо моддаҳо дар дараҷаи амиқтар дар оптикаи мавҷӣ (ё худ оптикаи физикий) муоина мешавад.

Омӯзии ин бобро аз он оғоз мекунем, ки суръати рўшной ба чӣ тарзҳо санҷида шудааст.


Вақте ки мо калиди ҷароғи ҳонаро мепайвандем, ҳона ҳамон дам мунаввар мешавад, пурни нур мешавад. Ҷунин ба назар мерасад, ки барои то ба деворҳо расидани рўшной ҳеч гуна вақт лозим нест.

Ба мақсади чен кардани суръати рўшной кӯшишҳои зиёде ба ҳарҷ дода шудааст. Ҷандин кас кӯшидааст, ки муддати ба масофаҳои дур (ҷанд км) паҳн гардидани сигнали рўшноиро бо соатҳои дақиқ чен қунад. Вале ин кӯшишҳо натиҷае надод. Он гоҳ ақидае ба миён омад, ки гүё барои паҳн гардидани рўшной ҳеч гуна вақт лозим нест ва рўшной ҳама гуна масофаро дар як он мепаймояд.

Баъд рўшан гашт, ки суръати рафти мавҷҳои рўшной беинтиҳо нест. Ва оқибат ин суръат чен қарда шуд.

Усули нуҷумии чен кардани суръати рўшной. Чен кардани суръати рўшной нахустин бор с.1676 олимни данмаркӣ (даниягӣ) О. Рёмерро мұяссар гардидааст. Ў ситорашинос буд ва сирри мұваффакияти ў маҳз дар он буд, ки масофаҳои барои чен кардани суръати рўшной истифода кардаш хеле зиёд (масофаҳои кайҳонӣ) буданд.

Рёмер гирифти радифҳои бузургтарин сайёраи Манзумаи Офтоб – Муштарири мушоҳида кардааст. Муштарӣ 16 радиф дорад. Ва радифи наздиктарини он – Ио мавриди мушоҳидаи Рёмер қарор гирифт. Ў дид, ки Ио чӣ тавр аз пеши сайёра гузашта, ба сояи



Рас.92.

он медарояд ва аз назар гоиб мешавад. Баъд Ио боз чун чароғи якбора фурӯзоншуда пайдо мешуд. Фосилаи байни ду афрӯзиши Ио 42 ст 28 дақ буд. Ҳамин тарик, ин «моҳ» соати азими осмоние буд, ки баъди фосилаҳои баробари вақт аз буди худ ба мо хабар ё, чӣ хеле ки мегӯянд, сигнал «медод».

Фосилаи вақти байни ду сигналӣ Ио аввал ҳангоми дар нуқтаи ба Муштарӣ наздиктарини мадори худ воқеъ гардидан Замин (рас.92) чен карда шуд. Сипас ин таҷриба пас аз чанд моҳ, яъне баъди аз Муштарӣ дур будани Замин такрор карда шуд ва нишон дод, ки Ио аз паси Муштарӣ (назар ба фосилаи вақте ки онро аз рӯи даври гардиши Ио ёфтани мумкин буд) ба қадри 22 дақ дер мебарояд.

Ин рӯйдодро Рёмер шарҳи зайл дод:


«Агар ман дар он сӯи мадори Замин буда метавонистам, Ио ҳар дағъа пас аз ҳамон муддати муайян (42 ст 28 дақ) пайдо мешуд, яъне мушоҳиди онҷои Иоро 22 дақ пештар медид. Сабаби таъхир дар ин маврид он аст, ки нури Ио муддати баробар ба 22 дақиқаро барои аз ҷои мушоҳидон аввали ман то мавқеи ҳозираам расидан сарф мекунад».

Муддати таъхирӣ пайдоиши U_0 ва масофаэро, ки сабабори ин таъхир аст, дониста, аз рӯи ҳосили тақсими ин масофа (кутри мадори Замин) бар муддати таъхир суръати омади нурро ёфтани

мүмкин аст. Ин суръат фавқулода зиёд – тақрибан 300 000 км/с будааст¹.

Хамин аст, ки муддати дар байни ду нүктаи аз яқдигар дури рўйи замин паҳн шудани рўшноиро дарк кардан осон нест, зеро рўшной дар як сония масофаи ҳафтунимчандай дарозии хатти истиво (экватор)-и Заминро мепаймояд.

Усулҳои лаборатории чен кардани суръати нур. Суръати нур (рўшной)-ро бо усули лабораторий бори аввал с.1849 физикдони фаронсавӣ И.Физо чен кард. Физо тораи нурро аз манбъ ба воситай линза (олати наскшакл, наскӣ) ба лавҳаи нимшаффи 1 равона соҳт (рас.93). Баъд ў рўшноии аз лавҳа инъикосшударо дар



Рас.93.

шакли дастай конунишуда, яъне дар шакли тораи нур ба канори ҷархӣ дандонадори гардон равона кард. Тораи нур аз фосилаи байни дандонаҳои ҷарх гузашта, ба воситай ду линзай дигар сўйи ойинаи 2 мерафт (ки он аз ҷарх ҷанд км дур воқеъ гардида буд) ва аз он инъикос шуда, боз сўйи ҷарх меомад ва бори дигар аз байни дандонаҳои он гузашта, баъд ба ҷашми мушоҳид мерасид. Ҳангоми паст будани суръати гардиши ҷарх тораи аз ойина инъикосшуда дар ҷашми мушоҳид намоён мешуд. Дар сурати афзудани суръати гардиши ҷарх рўшной оҳиста-оҳиста гойб мегашт. Сабаби ин дар чӣ буд? То лаҳзай аз байни ду дандона (чок)-и ҷарх то ба ойина рафтани аз он акс шуда, бозгаштани тораи нур ҷарх он қадр тоб ҳӯрда метавонист, ки ҷойи чокро дандона мегирифт ва рўшной ба ҷашми мушоҳид наменамуд.

1. Ҳуди Рёмер ба иллати носаҳех будани таҷрибаҳояш ва надонистани қимати дақиқи кутри мадори Замин барои суръати рўшной қимати 215000 км/с ҳосил кардааст.

Хангоми минбаъд зиёд кардани суръати гардиши чарх рӯшной боз пайдо мегашт. Яқин буд, ки то лаҳзаи ба ойина расидану аз он баргаштани рӯшной чойи як чокро чоки дигар мегирифт. Ин фосилаи вақт ва масофаи байни чарху ойинаро (ки 8,6 км буд) дониста, суръати нурро муайян кардан осон буд. Дар ин таҷриба барои суръати рӯшной қимати 313 000 км ҳосил шуд.

Баъдҳо усулҳои лаборатории дақиқтари чен кардани суръати нур қашф шуд. Аз ҷумла, олими амрикоӣ А.Майклсон усули хубе пешниҳод кард, ки дар он ба чойи чархи дандонадор ойинаҳои гардон истифода мешуд.

Суръати дар моддаҳои шаффофи гуногун паҳн гаштани нур низ чен карда шудааст. Ин суръат дар об, ки ҳанӯз с.1856 чен карда шудааст, назар ба суръати вакуумии нур $4/3$ бор кам баромад. Суръати нур дар ҳама моддаҳои дигар низ назар ба вакуум (ҳало) кам аст.

Мувофиқи маълумоти имрӯза суръати нур дар ҳало (вакуум) $299\ 792\ 458,2 \pm 1,2$ м/с мебошад¹. Аз ин рӯ ин суръатро тақрибан баробари $300\ 000\ 000$ м/с гирифтан ҷоиз аст. Ин қиматро дар хотир нигоҳ доштан мебояд.



Муайян кардани суръати нур бисёр судманӣ омад. Ин қимат дар роҳи дарк карда тавонистани табиати рӯшинӣ меъёри раҳнамое буд. Рақами мазкур ҳусусан аз он рӯ муҳим аст, ки ягон ҷисми дигари олами моддӣ бо суръати назар ба суръати нур баландтар ҳаракат карда наметавонад. Ин ҳақиқат баъди ба арсаи вуҷуд омадани назарияни нисбият дарк гардид.

Боби оянда ба муоини ҳамин назария баҳшида мешавад.




Қимати тақрибии суръати вакуумии рӯшинӣ (суръати нур) чӣ қадр аст?

1. Моҳи окт.1983 Конфронси байнамилалии метрологҳо таърифи зайлӣ метрро пазируфт: «1 м масофаест, ки онро нури лазерӣ дар ҳало (вакуум) дар муддати $1/299792458$ ҳиссаи сония мепаймояд» (ниг. қитоби С.Қодирӣ «Лӯғати русӣ-тоҷикии истилоҳоти физика», «Маориф», 1985 ва маҷаллаи «Квант», 1986, №2, с.28 – С. Қ.). Аз ин таъриф бармеояд, ки акнун қимати саҳехи суръати нур $c=299792458$ м/с пазируфта шудааст.

§40. Қоидай (бунлодии) Хйуйгенс. Қонуни инъикоси рұшной (нур)

Қонунхол иңъикос ва шикасти рұшиноиро аз як қоидай умумие баровардан мүмкін аст, ки он рафттори мавчхоро ташихис медиҳад. Ин қоидаро ҳамзамони Ньютон Кристиан Хиййгенс пеш ниҳодаааст.

Қоидай бунлодии Хиййгенс: ҳар як нұқтае (нұқтаи мұхит), ки мавч то он мерасад, худ манбаи мавч (манбаи мавчхой сонавй, манбаи мавчхой дуюмй) мегардад. Аз рұйи мавкеи дар лаҳзаи t ишғолкардаи сатхи мавчй мавкеи онро барои лаҳзаи ояндаи $t + \Delta t$ дар сурате ёфтап осон аст, ки ҳар як нұқтаи сатхи мавчй чун манбаи мавчхой сонавй пиндошта шавад. Сатхе, ки дар ин ё он лаҳзаи вақт ба ҳама мавчхой сонавй расанды мебошад, сатхи мавчй аст мутобиқ ба ҳамон лаҳзаи вақт (рас.94). Ин қоида барои тавсифи густариши ҳар гуна мавч – мавчхой садо, мавчхой механикй, мавчхой рұшной ва ғ. қобили истифода мебошад.




Рас.94.

Қоидай Хиййгенс барои мавчхой механикй таъбири аёй дорад: заррахое дар мұхит, ки ларзиш (мавч) то ба онҳо мерасад, дар навбати худ ларзиш хұрда, бо заррахой ҳамсоя таъсири мутақобил карда, онҳоро ба ҳаракат медароранд.

Қонуни инъикос. Дар заминаи қоидай Хиййгенс қонуни аз сатхи сарҳадий ду мұхит инъикос гаштани мавчро муқаррар кардан имконпазир аст.

Биёед, инъикос шудани мавчи ҳамворро муоина кунем. Мавчero мавчи ҳамвор мегүйнд, ки барои он сатххой ҳамфаз (сатххой мавчй) ҳамворанд. Дар рас. 95 MN сатхи инъикоскунанда асты

хатхой рости A_1A ва B_1B – шуоъхой мавчи ҳамвори ба сатхи MN зананда.



Рас.95.

Кунчи байни шуои афтон ва хатти амуд (перпендикуляр)-и дар нұқтаи афтиш ба сатхи инъикоскунанда кашидашуда α -ро кунчи *афтии меноманд*.

Барои ёфтани сатҳи мавҷии мавчи инъикосшуда рӯрӯйи мавҷҳои сонавӣ (ки марказҳошон дар сарҳадди муҳитҳо меҳобанд) хатти фарогир (хатти ҳовӣ) кашидан мебояд.

Қитъаҳои гуногуни сатҳи мавҷии AC ба сарҳадди инъикоскунанда на дар як вақт мерасанд. Пас, мавҷҳо дар нуқтаи A назар ба нуқтаи B ба қадри

$$\Delta t = \frac{CB}{U} (\upsilon - \text{суръати мавҷ})$$

пештар ангехта мешаванд.

Дар лаҳзае, ки мавҷ ба нуқтаи B мерасад ва дар ин нуқта ангехти мавҷҳо сар мешавад, мавчи сонавии дар нуқтаи A пайдошууда аллакай нимкурае мекашад бо радиус (шоъ)-и

$$r = AD = \upsilon \cdot \Delta t = CB.$$

Тағиироти радиусҳои мавҷҳои сонавии зодаи манбаъҳои байнинуқтаҳои A ва B дар рас.95 тасвир ёфтааст. Хатти фарогирни мавҷҳои сонавӣ ҳамвории DB аст, ки расандαι сатҳҳои кӯравӣ мебошад. Ин фарогир сатҳи мавҷии мавчи инъикосгаштаро ифода мекунад. Шуоъҳои инъикосгаштаи AA_2 ва BB_2 нисбат ба сатҳи мавҷии DB мавқеи амудӣ доранд. Кунци байни хатти амуди ба сатҳи инъикоскунанда кашидашуда ва шуоъи инъикосгашта γ -ро кунҷи инъикос меноманд.

Азбаски $AD=CB$ асту ADB ва ACB секунҷаҳои росткунчаанд, пас, $\angle DBA = \angle CAB$ мебошад. Аммо $\alpha = \angle CAB$ ва $\gamma = \angle DBA$ мебошанд (чун кунҷҳои дорои тарафи амудӣ).

Пас, кунҷи инъикос ба кунҷи афтиши баробар аст:

$$\alpha = \gamma. \quad (5.1)$$

Файр аз ин, чунонки аз тасвирҳои соҳтаи Ҳўййенс бармеояд, шуоъи афтида, *шуоъи инъикосгашта ва хатти амуде, ки ба нуқтаи афтиши шуоъ кашида шудааст, дар як ҳамворӣ меҳобанд*. Ва ҳамин аст қонуни инъикоси рӯшнойӣ.

Агар самти рафти шуоъҳоро чаппа гардонем, он гоҳ шуоъи инъикосгашта шуоъи афтанда мешаваду шуоъи афтанда ба шуоъи инъикосшуда табдил меёбад. Баргаштпазир будани шуоъҳо хосияти муҳими онҳост.

Қоидаҳои тасвирсозӣ дар ойинаи ҳамвор, ки бар қонуни инъикоси шуоъҳо бунёд ёфтааст, дар китоби «Физика, 8» баён шудааст.





Кристиан Хиййгенс (1629–95) – физикдон ва риёзидон барчастай холандӣ, эҷодкунандай нахустин назарияи мавҷии рӯшной. Ў бунёди назарияи худро дар китоби «Рисолаи рӯшной» (c.1690) баён кардааст. Хиййгенс барои мураттаб гардондани гашти соат ованг ё худ раққосакро ба кор бурд, барои ёфтани даври чунвиши овангҳои физикий ва риёзӣ формулаи муносиб эҷод кард. Ҷӯишҳои ў дар риёзиёт ба буришҳои маҳрутӣ (конусӣ), сиклоидҳо ва ҳатҳои қачи навъи дигар даҳл дошт. Яке аз асарҳои нахустин дар назарияи эҳтимолот маҳсули қалами Хиййгенс аст. Ў бо ёрии лӯлаи нуҷумии тақмилдодаи худ Титан ном радифи Зухалро кашф кардааст.

Қоидай умумии густариши мавҷҳои гуногунтабиат, ки мо муойина кардем, қоидай бунлодии Хиййгенс мебошад. Ин қоида имкон медиҳад, ки сатҳи мавҷӣ барои ин ё он лаҳзаи вакт аз рӯйи сатҳи мавҷии мутобиқ ба лаҳзаи пешинайи вакт ба воситаи соҳтмони содаи геометрий (соҳтмони ҳандасӣ) ёфта шавад. Қонуни инъикоси мавҷҳои рӯшиной аз ҳамин қоида баромадааст.



1. *Тасвири манбаи нуқтагиро дар ойшинаи ҳамвор дар асоси қонуни инъикоси чӣ тавр соҳтан мумкин аст?*
2. *Сабаб ҷист, ки ойшинаи ҳамворро ба сифати экрани кино истифода кардан номумкин аст?*

§41. Қонуни шикасти рӯшиной (нур)

Биёед, ба ёд биёрем, ки наидидаи шикасти рӯшиной (нур) чӣ маъниӣ дошт. Қонуни шикасти рӯшиноиро дар заминай қоидай бунлодии Хиййгенс ҳосил меқунем.

Мушоҳидаи шикасти рӯшиной (нур). Нур дар сарҳадди ду мухити самти рафти худро тағиیر медиҳад. Қисми энергияи он ба мухити якум бармегардад, яъне дар ин маврид инъикоси рӯшиной рӯй медиҳад. Агар мухити дуюм шаффоғ бошад, қисми дастаи ба сарҳадди мухитҳо афтидаи рӯшиной аз сарҳад гузашта метавонад ва он ҳам дар ин сурати худро тағиир медиҳад. Ин рӯйдоди шикасти рӯшиной (шикасти нур) ном гирифтааст.

Шикасти рӯшиной боиси тағиир ёфтани зоҳири андозаҳо, шакл ва мавқеи ашё мегардад. Ин аз мушоҳидаҳои одӣ бармеояд. Дар

тахи истакони холӣ як танга ё ягон чизи дигар бигзоред. Истаконро чунон ҷой дихед, ки миёнаҷои танга, лаби истакон ва ҷашми шумо дар як ҳатти рост воқеъ шаванд. Сипас мавқеъи ҷашмро тағиیر нодода, дар истакон об резед. Он гоҳ мебинед, ки ҳангоми баланд шудани сатҳи об таҳи истакон ва танга гӯё боло мебароянд. Танга, ки аввал танҳо қисман менамуд, акнун пурра намудор мегардад.

Дар ҳуди ҳамин истакони обдор қаламеро моил мегузорем. Агар ба ин зарф аз пахлу нигарем, мебинем, ки қисми дар об гӯтидаи қалам сӯе гечида менамояд. Шарҳи ин падидаҳо он аст, ки шуоъҳои рӯшнӣ дар сарҳадди ду муҳит мешикананд.


Қонуни шикасти нур мавқei нисбии шуоъи афтон AB (рас. 96), шуоъи шикаста DB ва ҳатти амуди CE -ро, ки ба сатҳи ҷудоии муҳитҳо то нуқтаи афтиш кашида шудааст, муайян мекунад. Қунчи α – қунци афтии ном дораду, қунчи β – қунци шикаст.

Шуоъҳои афтида, инъикосшуда ва шикастаро мушоҳида кардан дар сурате осон аст, ки дастаи борики рӯшнӣ дар назар намоён бошад. Рафти ин гуна даста дар ҳаво он гоҳ ба ҳубӣ намоён мешавад, ки ҳаворо қадре дудолуд қунем ё он дастаро сӯйи экран таҳти қунҷе равона созем. Ҷунончи, шуоъи шикаста дар оби флуоресseinдор баравъло менамояд (рас.97).


Бароварди қонуни шикаст. Қонуни шикаст ба роҳи таҷриба ҳанӯз а.XVII муқаррар шудааст. Мо онро дар заминаи қоидай бунлодии Ҳаййгенс ҳосил мекунем.

Шикасти шуоъҳои рӯшнӣ дар мавриди аз як муҳит ба муҳити дигар гузаштани он бо ин алоқамандӣ дорад, ки суръати рафти рӯшнӣ дар ҳар муҳит ҳар хел аст. Суръати рафти рӯшноиро барои муҳити якум бо v_1 ишорат мекунему борои муҳити дуюм – бо v_2 .

Бигзор, ба сарҳадди ду муҳит, масалан, аз ҳаво ба об мавҷи ҳамвори рӯшнӣ бизанад. Сатҳи мавҷии AC нисбат ба шуоъҳои



Рас.96 .



Рас.97.

A_1A ва B_1B мавқеи амудӣ дорад. Ба сатҳи MN аввал шуоъи A_1A мерасад. Шуоъи B_1B ба сатҳи MN пас аз муддати

$$\Delta t = \frac{CB}{U_1}$$

меояд. Бинобар ин дар лаҳзаи дар нуқтаи B сар шудани ангехти мавчи сонавӣ (мавчи дуюмӣ) мавчи нуқтаи A аллакай шакли курае мегирад бо радиуси

$$AD = U_2 \Delta t$$

Барои ёфтани сатҳи мавҷии мавчи шикаста сатҳе мекашем, ки ба ҳама мавҷҳои сонавӣ дар муҳити дуюм расида ояд (ва фаромӯш нақунем, ки марказҳои мавҷҳои сонавӣ дар сарҳадди муҳитҳо воқеанд). Дар ин маврид сатҳи мазкур BD аст. Ин сатҳ сатҳи фарогир (сатҳи ҳовӣ)-и мавҷҳои сонавӣ мебошад.

Кунчи афтиши шуоъ α ба кунчи CAB -и секунҷаи ABC баробар аст (тарафҳои якеи ин кунҷҳо ба тарафҳои кунчи дигар амудианд). Пас,

$$CB = U_1 \Delta t = AB \sin \alpha \quad (5.2)$$

Кунчи шикаст β ба кунчи ABD -и секунҷаи ABD баробар аст. Бинобар ин


$$AD = U_2 \Delta t = AB \sin \beta \quad (5.3)$$

Ифодаи (5.2)-ро узв ба узв ба (5.3) тақсим мекунем. Он гоҳ

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{U_1}{U_2} = n \quad (5.4)$$

мешавад, ки ин ҷо n бузургии событ (доимӣ) аст ва ба кунчи афтиши бастагӣ надорад.

Аз соҳтмони рас. 98 аён аст, ки **шуоъи афтида, шуоъи шикаста ва ҳатти амуди то нуқтаи афтиши қашидашуда дар ҳамон як ҳамворӣ меҳобанд**.



Рас.98.

Ин нуқта ҳамроҳи муодилаи (5.4), ки мувоғики **он нисбати синуси кунчи афтиши бар синуси кунчи шикаст барои ду муҳит бузургии событ (доимӣ) мебошад**, қонуни шикасти рӯшноиро ифода мекунад.

Дурустии қонуни шикастро дар таҷриба санҷидан мушкил

нест. Барои ин кунчҳои афтиш ва шикастро чен кардан ва нисбати синусҳои онҳоро барои қиматҳои гуногуни кунчҳои афтиш ёфтани коғист. Ин нисбати қимати доимӣ дорад.

Қобилияти шуоъшиканий (аслаш: **тавони шуоъшиканандагӣ**, **қобилияти шуоъшиканандагӣ**). Бузургии собите, ки дар ифодаи қонуни шикасти рӯшной омадааст, маънии қобилияти шуоъшиканий нисбӣ ё худ қобилияти шуоъшиканий муҳити дуюм бар муҳити якум дорад.

Аз қоидай Ҳаййгенс на танҳо қонуни шикаст бармеояд, балки бо ёрии он маънии физикии қобилияти шуоъшиканий нисбиро низ шарҳ додан мумкин аст. Ин бузургӣ ба нисбати суръатҳои рӯшной дар муҳитҳое баробар мебошад, ки рӯшной дар сарҳадди онҳо мешиканад:

$$n = \frac{U_1}{U_2} \quad (5.5)$$

Зимнан, агар кунчи шикаст β назар ба кунчи афтиш α хурд бошад, мувофиқи (5.4) суръати рӯшной дар муҳити дуюм назар ба муҳити якум кам ҳоҳад буд.

Қобилияти шуоъшиканий муҳит нисбат ба хало (вакуум) қобилияти шуоъшиканий мутлақи (ҳамин) муҳит ном гирифтааст. Ин бузургӣ дар мавриди аз хало ба муҳит задани рӯшной ба нисбати синуси кунчи афтиш бар синуси кунчи шикаст баробар мебошад.

Бо ёрии формулаи (5.5) қобилияти шуоъшиканий нисбиро ба воситаи қобилияти шуоъшиканий мутлақи муҳити якум n_1 ва муҳити дуюм n_2 ифода кардан осон аст. Дар ҳақиқат, азбаски

$$n_1 = \frac{C}{U_1} \quad \text{ва} \quad n_2 = \frac{C}{U_2}$$

мебошанд (c – суръати вакуумии рӯшной), пас, равшан аст, ки таносуби зайл ҷой дорад:

$$n = \frac{U_1}{U_2} = \frac{n_2}{n_1}. \quad (5.6)$$

Муҳити қобилияти мутлақи шуоъшиканиаш хурдтар муҳити оптикан тунуктар ном дорад.

Қобилияти мутлақи шуоъшиканий муҳит ба суръати дар ҳамин муҳит густариш ёфтани рӯшной бастагӣ дорад ва суръати ин густариш, дар навбати худ, ба ҳолати физикии муҳит, яъне ба ҳарорати модда, зичи он, шиддатҳои чандир ва г. бастагӣ до-

рад. Қобилияти шуоъшиканӣ ба мушаххасоти худи рӯшной низ вобаста аст. Вай барои нури сурх назар ба сабз ва барои нури сабз назар ба бунафш камтар аст.

Бинобар ин дар ҷадвали қиматҳои қобилияти шуоъшикани моддаҳои гуногун маъмулан ранги нури рӯшной ва ҳолати муҳит нишон дода мешавад. Агар ҷадвал ин гуна нишондод надошта бошад, ин он гуна маънӣ дорад, ки ба омилҳои номбурда вобаста будани қобилияти шуоъшиканиро ба назар нагирифтан мумкин аст.

Аксаран моро лозим меояд, ки на аз сарҳадди ҳало (вакуум) – муҳит, балки аз сарҳадди ҳаво – ҷисми саҳт ё ҳаво – моеъ гузаштани рӯшноиро муоина кунем. Аммо қобилияти мутлақи шуоъшикани моддаи саҳт ё моеъ n_2 аз қобилияти шуоъшикани ҳамин модда нисбат ба ҳаво кам фарқ мекунад. Чунончи, қобилияти мутлақи шуоъшикани ҳаво n_1 дар шароити мӯътадил барои нури зард тақрибан 1,000292 аст. Пас,

$$n = \frac{n_2}{n_1} \approx n_2 \quad (5.7)$$


Қиматҳои қобилияти шуоъшикани баъзе моддаҳо нисбат ба ҳаво дар ҷадв. 2 (барои нури зард) оварда шудааст.

Ҷадв. 2

Модда	n (нисбат ба ҳаво)
Об (дар 20°C)	1,33
Равғани ҷалғӯза (дар 20°C)	1,52
Сулфиди карбон (дар 20°C)	1,63
Яҳ	1,31
Намаксанг	1,54
Кварс	1,54
Лаъл	1,76
Алмос	2,42
Шишаҳои гуногун	1,47÷2,04

Рафти шуоъҳо дар маншури секунҷа. Қонуни шикасти рӯшной имкон медиҳад, ки рафти шуоъҳо дар олатҳои гуногуни оптикий, чунончи, дар маншур (призма)-и шишагии секунҷа баҳодод карда шавад.

Дар рас.99 як маншури шишиагин дар бўрише тасвир шудааст, ки он нисбат ба тегаҳои паҳлуии маншур мавқеи амудӣ (перпендикулярона) дорад. Шуоъ дар рӯяҳои OA ва OB сўйи асоси маншур мешиканад. Кунци байни ин рӯяҳо ϕ кунчи шуоъшикании маншур ном гирифтааст. Кунци майли шуоъ θ ба кунчи шуоъшикании маншур ϕ , қобилияти шуоъшикании моддаи маншур n ва кунчи афтиши шуоъ α бастагӣ дорад. Онро ба василаи қонуни шикасти рӯшнӣ (5.4) ёфттан мумкин аст.



Рас.99.



Қонуни шикастро хотирнишон мекунем. Ин қонун чӣ аҳамият дорад? Формулаи (5.4) дар таҳхиси мавриҷои сершумори шикасти шуоъҳо кор меояд. Вай моро аз зарурате озод мегардонад, ки дар ҳар мавриди алоҳида барои ҳар як қимати кунчи афтиши шуоъ ва қимати ба он мутобиқи кунчи шикаст таҷриба карда, натиҷа бардорем ва онро дар ёд бигирем ё дар ҷадвалҳо сабт гардонем.



1. Қобилияти шуоъшикании муҳит чӣ маънии физикро ифода мекунад?
2. Қобилияти нисбии шуоъшиканӣ аз қобилияти мутлақи шуоъшиканӣ чӣ фарқ дорад?

§42. Инъикоси пурра

Қонуни шикасти рӯшинӣ имкон медиҳад, ки рӯйдоди басе ациб ва амали муҳим – падидай инъикоси пурраи рӯшинӣ ба хубӣ маъниదод карда шавад.

Дар сурати аз ин ё он муҳити оптикан тунук, чунончи, аз ҳаво ба муҳити оптикан зичтар, масалан, ба шиша ё об гузаштани рӯшинӣ $v_1 > v_2$ мебошад ва он гоҳ мувофиқи қонуни шикасти (5.4)


$n > 1$ хоҳад буд. Бинобар ин $\alpha > \beta$ мешавад (рас. 100): шуоъи шикаста сўйи хатти амуди дар сарҳадди ҳарду муҳит қашидашуда майл меҳӯрад. Агар шуоъро самти чаппа диҳем, яъне онро ба роҳи рафти шуоъи шикастай собиқ аз муҳити оптикан зичтар ба муҳити оптикан тунуктар равона созем (рас.101) он гоҳ қонуни шикастро чинин навиштан мумкин аст:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{1}{n}. \quad (5.8)$$


Шуоъи шикаста баъди аз муҳити оптикан зичтар баромадан бо роҳи рафти шуоъи афтидаи собиқ равона мешавад. Бинобар ин дар ин маврид $\alpha < \beta$ хоҳад буд, яъне шуоъи шикаста ба самте равона мегардад, ки он аз хатти амуд дурттар аст.

Ба қадри зиёд шудани кунчи афтиш α кунчи шикаст β низ меафзояд (вале ҳамеша $\alpha < \beta$ мемонад). Ва ниҳоят, барои қимати муайяни кунчи афтиш кунчи шикаст ба 90° наздик мешавад ва он гоҳ шуоъи шикаста қариб рӯрӯйи сарҳадди чудоии ҳарду муҳит равона мегардад (рас.101, ҳати канда-канда). Ба зиёдтарин қимати имконпазири кунчи шикаст $\beta = 90^\circ$ кунчи афтиши α_0 мувофиқ меояд.


Биёед, муллоҳиза кунем, ки дар сурати $\alpha < \alpha_0$ будан чӣ падида муҳоҳида мешавад. Ҳангоми ба сарҳадди чудоии ду муҳит задани рӯшной шуоъ, чунонки дар боло зикр шуд, қисман мешиканад ва қисман инъикос мегардад. Дар сурати $\alpha > \alpha_0$ будан шикасти рӯшной имконнопазир аст. Ин он гуна маънӣ дорад, ки дар ин маврид шуоъ бояд пурра инъикос шавад. Махз ҳамин рӯйдод *инъикоси пурраи рӯшной* ном гирифтааст.



Pac.100.



Pac.101.




Pac.102.


Барои мушоҳидаи инъикоси пурра нимсилиндри шишагини девори ақибаш тирагунро истифода кардан мумкин аст. Нимсилиндрро дар рӯйи гирда (диск) чунон устувор мекунанд, ки миёнаи сатҳи ҳамвори он дар маркази гирда бихобад (рас.103). Дастан борики рӯшноиро аз поён сӯйи сатҳи паҳлуюи нимсилиндр амудан ба сатҳи он равона мекунанд. Шуоъ дар ин сатҳ намешиканад. Дар сатҳи ҳамвор шуоъ қисман мешиканаду қисман инъикос мегардад.

Мушоҳидаҳои дақиқ нишон медиҳад, ки бо зиёд кардани кунчи афтиш дурахшонӣ ё худ энергияи дастан инъикосшуда меафзояд, ҳол он ки дурахшонӣ (энергия)-и дастан шикаста кам мешавад. Энергияи дастан шикаста хусусан дар сурати ба 90° наздик омадани кунчи шикаст зуд кам мешавад. Ва ниҳоят, вакте ки дастан шикаста ба қадди сарҳадди ҷудоии муҳитҳо равона мешавад (ниг. рас.102), ҳиссаи энергияи инъикосшуда ба 100% наздик меояд.

Ҷойи манбайи рӯшноиро тағиیر дода, то мавқее расидан мумкин аст, ки кунчи афтиш α назар ба α_0 зиёд ($\alpha > \alpha_0$) шавад. Он гоҳ мебинем, ки дастан шикаста гум мешавад ва тамоми рӯшной аз



Рас.103.



Рас. 104

сарҳадди чудой инъикос мегардад, яъне дар ин маврид инъикоси пурра рӯй медиҳад.

Дар рас.104 дастаи шуоъҳои манбае тасвир шудааст, ки он дар даруни об дар наздикии сатҳ воқеъ аст. Шуоъҳои пурнур бо хатти фафс тасвир шудаанду шуоъҳои камнур – бо хатҳои борику бориктар.

Кунчи афтиш α_0 -и мутобиқ ба кунчи шикасти 90° кунчи ҳудудии инъикоси пурра ном гирифтааст. Барои қимати $\sin\beta=1$ формулаи (5.8) шакли зайл мегирад:

$$\sin \alpha_0 = \frac{1}{n}. \quad (5.9)$$


Қимати кунчи ҳудудии инъикоси пурра α_0 маҳз аз ҳамин баробарӣ ёфта мешавад. Ин кунҷ барои об ($n = 1,33$) $48^\circ 35'$, барои шиша ($n = 1,5$) $41^\circ 51'...$, барои алмос ($n = 2,42$) $24^\circ 40'$ аст. (Дар ҳамаи ин мавридҳо ба сифати муҳити дуюм ҳаво гирифта шудааст).

Инъикоси пурраи рӯшноиро дар таҷрибай содае мушоҳида кардан мумкин аст. Дар истакон об реҳта, онро то ҷои боло мебардорем, ки болотар аз ҷашми мо воқеъ шавад. Сатҳи об дар сурати ба он аз поён, аз бари истакон нигаристан дар натиҷаи инъикоси пурра нуқрагун метобад.

Инъикоси пурра барои ба воситаи найчаҳои борики нарми шаффоғ – *шуоълӯла* нақл кардан рӯшной ва тасвирҳо истифода мешавад. Шуоълӯла найчай шишагини бисёр борики силиндршаклест, ки бо моддаи шаффофе рӯйдавон, яъне пардапӯш карда шудааст ва қобилияти шуоъшиканий парда назар ба ҳамини найча камтар мебошад. Шуоъро ба воситаи ин гуна шуоълӯла (дар натиҷаи инъикоси пурраи чандкарата) бо ҳар гуна роҳи рост ё қачравона кардан мумкин аст (рас.105). Найчаҳо маъмулан дар шакли бандча истифода мешаванд. Ҳар як найча (нах)-и бандча яке аз ҷузъҳои тасвирро нақл мекунад (рас.106). Ин гуна бандчаҳо, ма-салан, дар тиб барои таҳқиқи узвҳои дарунӣ истифода мешаванд.



Рас.105.



Рас.106.

Такмили технологияи тайёр кардани бандчаҳои оптикий – шуоълӯлаҳо имкон фароҳам оварда истодааст, ки алоқаи шуоълӯлагӣ, аз ҷумла, алоқаи шуоълӯлагии телевизионӣ роҳандозӣ шавад.



Инъикоси пурраи рӯшиноӣ далели он буда метавонад, ки қонуни шикаст барои маънидод кардани падидаҳои оптикаи ҳангоми густарии рӯшиноӣ мушоҳидашаванд аз ҷараҷа имконотро дар худ ниҳон дорад. Падидаи инъикоси пурра дар ибтидои қашф як падидаи аҷиби оптикаи менамуду бас. Вале ҳоло ин падида дар ҷабҳаи нақли ахбор оҳиста-оҳиста як инқилоби замонавиро ба бор оварда истодааст.



1. Кунчи ҳудудии инъикоси пурра барои сарҳадди алмос – ҳаво ҷи гуна қимат дорад?
2. Аз мушоҳидаи инъикоси пурраи рӯшиноӣ мисолҳое биёред, ки берун аз матн монданд.

Намунаи ҳалли масъалаҳо

Биёед, дар мавзӯи густариши ростхаттаи рӯшноӣ ва қонунҳои инъикосу шикаст ҳалли чанд масъаларо бинем.

1. Бинои дар рас.107 тасвиршуда дар партави Офтоб сояе меафканад, ки он $L=36$ м дарозӣ дорад. Дар ҳамон шароит ҷӯби дарозиаш $h=2,5$ м сояи дарозиаш $l=3$ м меафканад. Баландии иморатро ёбед.

Ҳал. Шуоъҳои Офтоб ба сатҳи уфуқии Замин таҳти кунчи α мезананд. Аз расм аён аст, ки

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{L}{H} \quad \text{ва} \quad \operatorname{tg}\alpha = \frac{l}{h}$$

мебошад. Пас,

$$\frac{L}{H} = \frac{l}{h}$$

аст ва барои баландии бино ин гуна натиҷа ҳосил мешавад:

$$H = \frac{L}{l} h = 30 \text{ м.}$$

2. Дар канори ҳавз чароғпояе истодааст, ки дар нұқаш фонуси тобон дорад. Мушохиде аз канори дигари ҳавз тасвири фонусро дар об наззора мекунад. Шуоъхой афқандаи фонус аз сатҳи об инъикос гашта, ба ҷашми мушохид мерасанд. Бо усули соҳтмони геометрий мавқеи нұқтаеро дар сатҳи об ёбед, ки шуоъ аз он инъикос гашта ба ҷашми мушохид мерасад. Баландии чароғпояро бо H , қадди мушохидро бо h ва масофаи байни чароғпояву мушохидро бо l ишорат карда, масофаи нұқтаро то чароғпоя ёбед.

Ҳал. Аввал тасвири фонус S_1 -ро (дар об) месозем (рас.108). Барои ин аз нұқтаи S ба сатҳи об CD хатти амуд мекашем. Тасвири S_1 дар идомаи хатти амуд дар масофаи ҳамчени CD меҳубад, яъне $S_1D=SD$ аст. Шуоъи аз сатҳи об инъикосшуда тавре равона аст, ки идомаи он агар сўйи мүжабил давом дода шавад, аз нұқтаи S_1 мегузарад. Бинобар ин барои ёфтани самти рафти шуоъи инъикосшуда аз нұқтаи S_1 то нұқтаи B (яъне то ҷашми мушохид) хатти рост мекашем – ин хат маҳз аз ҳамон нұқтае (дар сатҳи об) мегузарад, ки мо онро чўёем.


Секунцаҳои ADS ва ACB секунцаҳои монанданд, зоро кунчи тези якеаш ҳамчени ҳамон гуна кунчи секунцаи дигар аст. Пас,

$$\frac{DA}{AC} = \frac{SD}{BC}$$


ё ки

$$\frac{x}{l-x} = \frac{H}{h},$$

яъне нұқтаи матлуб аз чароғпоя ин қадр дурӣ дорад:



Рас.107.




Рас.108.

$$x = \frac{lH}{H+h}$$

3. Ойнаи ҳамворро дар гирди меҳваре, ки дар ҳамвории ойна меҳобад, ба қунчи $\alpha=17^\circ$ гардиш медиҳем. Дар сурати доимӣ (бетагӣир) мондани самти шуоъи афтон шуоъи инъикосшаванда чӣ дараҷа гардиш меҳӯрад?

Ҳал. Бигзор, ϕ қунчи ибтидоии афтиши шуоъ бошад (рас. 109). Мувофиқи қонуни инъикос қунчи инъикос низ ба ҳамин ϕ баробар аст, яъне қунчи байни шуоъи афтон ва шуоъи инъикосшуда 2ϕ мебошад. Ҳангоми ба қунчи α гардиш додани ойна хатти амуди то нуқтаи афтиш кашидашуда низ ба ҳамин дараҷа гардиш меҳӯрад. Бинобар ин қунчи умумии гардиш дар ин маврид $\phi+\alpha$ ҳоҳад буд. Аз ин рӯ қунчи байни шуоъи афтон ва шуоъи инъикосшуда ба $2(\phi+\alpha)$ баробар меояд, яъне назар ба қунчи аввала ба қадри 2α тағиیر мебошад, яъне шуоъи инъикосшуда ба қадри $\beta=2\alpha=34^\circ$ гардиш меҳӯрад.



Рас.109.

4. Шуоъи рӯшиноӣ ҳангоми аз ҳаво ба об задан аз самти аввалаи рафти худ чӣ дараҷа майл меҳӯрад? (Қунчи майлро бо θ ишорат мекунем). Қунчи афтишро $\alpha=75^\circ$ гиред.

Ҳал. Аз рас.110 аён аст, ки $\theta=\alpha-\beta$ мебошад. Мувофиқи қонуни қискаст


$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = n$$

(n – қобилияти шуоъшиканий об) аст. Пас,


$$\sin \beta = \frac{\sin \alpha}{n} \approx 0,727.$$

мебошад, ки ин ба қимати $\beta=46^\circ 33'$ мувофиқ меояд. Модом ки чунин бошад, пас, қунчи θ ин гуна қимат дорад:

$$\theta \approx 75^\circ - 46^\circ 33' = 28^\circ 27'$$



Пас.110.



Пас.111.

5. Рафти шуоъҳои рӯшноиро дар маншур (призма)-и шишигини секунчае нишон дихед, ки асоси он секунчай росткунчаи баробарпаҳлуст. Шуоъҳои рӯшной ба рӯяи васеи маншур (амудан ба ҳамин рӯя) мезананд.

Ҳал. Шуоъҳо ҳангоми ба рӯяи васеи маншур зада, аз сарҳадди ҳаво-шиша гузаштан самти худро тағиیر намедиханд, зеро дар ин маврид кунчи афтиш сифрӣ мебошад (рас.111). Ин шуоъҳо аз рӯяи оянда пурра инъикос мешаванд, зеро дар ин маврид кунчи афтиш 45° , яъне назар ба кунчи ҳудудии инъикоси пурра барои шиша ($\alpha = 41^\circ 51'$) зиёд аст. Сипас шуоъҳо ба рӯяи тарафи рост зада, боз пурра инъикос мегарданд ва аз он ҷо амудан сӯйи рӯяи васеъ равона мешаванд. Азбаски дар ин маврид низ кунчи афтиш сифрӣ мебошад, шуоъҳо аз рӯяи васеъ бе тағиирни самти худ берун меоянд. Ҳамин тариқ, дар ин маврид самти рафти дастай шуоъҳо 180° тағиир мейёбад. Ин ҳусусияти самттағиирдиҳандагии маншурни росткунча татбиқи бисёр дорад ва масалан, дар дурбинҳои маншурӣ истифода мешавад.

6. Муайян қунед, ки чуқурии аслии ҳавз назар ба чуқурии зоҳирии он (дар мавриди аз боло амудан сӯйи поён нигаристан) ҷанд бор фарқ мекунад.

Ҳал. Аввал рафти шуоъҳоеро тасвир месозем, ки аз нуқтаи S -и қаъри ҳавз берун омада, ба ҷашми мушоҳид мезананд (рас.112). Азбаски самти назар (мушоҳида) амудӣ аст, яке аз шуоъҳо – SA -ро амудан ба сатҳи об ва шуоъи дигар – SB -ро таҳти ягон кунчи ҳурди α (нисбат ба ҳатти амуд) равона мекунем. (Дар сурати қалон будани кунчи α на ҳама шуоъҳо ба ҷашм мерасанд). Шуоъҳо баъди

он ки дар сатҳи об мешикананд, ба шакли дастаи васеъшаванд хориҷ мегарданд. Нӯки ин даста тасвири мавхуми S_1 -и нуқтаи S мебошад.

Кунчи ASB ба кунчи афтиш α баробар аст, зеро шуоъи SA ба хатти амуд мувозӣ (параллел) мебошад. Мисли ҳамин, кунчи AS_1B ба кунчи шикаст β баробар аст. Секунчаҳои росткунчаи ASB ва AS_1B як тарафи умумӣ доранд – AB . Онро ба воситаи чуқурии аслии ҳавз $SA=H$ ё ба воситаи чуқурии зоҳирӣ он $S_1A=h$ ифода кардан мумкин аст:

$$AB=Htg\alpha=htg\beta$$

Аз ин ҷо:

$$\frac{H}{h} = \frac{\operatorname{tg}\beta}{\operatorname{tg}\alpha}$$

Азбаски кунҷҳои α ва β кунҷҳои хурданд, пас, чунин навиштан ҷоиз аст:

$$\frac{\operatorname{tg}\beta}{\operatorname{tg}\alpha} \approx \frac{\sin\beta}{\sin\alpha} = n$$

ё ҳуд


$$\frac{H}{h} = n,$$

яъне чуқурии зоҳирӣ ҳавз назар ба чуқурии аслии он тақрибан 1,3 бор кам будааст.

Машқи 5

1. Дастаи рӯшнӣ ба қуттие аз сӯроҳи девори пахлу даромада, аз сӯроҳи девори муқобили он мебарояд. Агар ҳавои даруни қуттӣ соғ бошад ва шумо ба даруни қуттӣ аз сӯроҳи девори пеш нигаред, дастаи рӯшноиро дида метавонед ё не?

2. «Хонае, ки Иван Иванович ба он ворид гашт, тамоман тоҷик буд, зеро бодгона (табақаҳои таҳтагӣ ё оҳанин барои маҳкам кардани тиреза ё ба гуфти Муҳаммадҷон Раҳимӣ – роға) маҳкам



Рас.112.

буд ва шуоъи Офтоб аз сўрохи он гузашта, ранги тирукамон мегирифт ва ба девори муқобил зада, дар он манзараи рангобаранг бомҳо, дарахтҳо ва либосҳои овезони рўйи ҳавлиро ба вучуд меовард, vale онҳо ҳама вожгун менамуданд» (Н.В. Гогол, «Қиссае дар боби он ки Иван Иванович ва Иван Никифорович чӣ тавр мунокиша карданд»). Ин падидаро шарҳ дихед.

3. Сабаб чист, ки дар партави фонус сояи одам возех меояду сояи сари ў – не?


4. Дар рас.113 речай яке аз тачибаҳои муайян кардани суръати нур (суръати рӯшнӣ) – тачиби Майкелсон омадааст. Маншур (призма)-и ҳаштруяи ойинавиро бо чӣ гуна басомад гардиш додан мебояд, ки манбаи нур дар лӯлаи дид намояд? Дарозии роҳи нурдастаро 71 км гиред.

5. Дастан шуоъҳои мувозии фонуси аксандоз (фонуси проексионӣ) ба самти уфукӣ равон аст. Ойинаи ҳамворро нисбат ба ҳамвории уфукӣ таҳти кадом кунҷ устувор кардан мебояд, ки дастан рӯшнӣ баъди аз он инъикос гаштан амудан боло равона шавад? Оё он гоҳ шуоъҳои он дастан байни худ мувозӣ мемонанд?


6. Ду ойинаи ҳамвор бо якдигар таҳти кунҷи $\alpha=30^\circ$ расонда шудаанд. Дар байни онҳо дар як хел дурӣ аз сатҳи ҳарду ойина дар масофаи $l=10$ см аз хатти расиши ойинаҳо ҷисми хурде воқеъ аст. Тасвирҳои мавҳуми ин ҷисм дар ойинаҳо аз якдигар чӣ қадр дурӣ ҳоҳанд дошт?

7. Шуоъи афкандаи нуқтаманбаи S дар нуқтаи A ба ойинаи ҳамвор мезанад ва баъди инъикос шудан аз нуқтаи B мегузарад (рас.114). Исбот кунед, ки агар шуоъи афкандаи ҳамон манбаъ аз нуқтаи D -и ойина инъикос ёфта, баъд аз нуқтаи B мегузашт, он гоҳ

1) қонуни инъикос риоя намешуд;



Рас.113.



Рас.114.

2) шуоъ барои паймудани роҳи SDB назар ба роҳи SAB вақти бештар сарф мекард.

8. Баландии ойинаи ҳамвори амудан овехташуда бояд чӣ қадар бошад, ки одами қадаш H дар он сартопои худро бубинад?

9. Қобилияти шуоъшиканий обро дар нисбат бо алмос ва қобилияти шуоъшиканий карбони сулфуриро дар нисбат бо ях баҳодод кунед.¹


10. Кунчи ба сафҳачаи ҳамвори мувозирӯя (параллелрӯя) афтидан шуоъҳои мувозӣ $\alpha=60^\circ$ ва масофаи байни шуоъҳои аз тариқи сафҳача гузаштаи рӯшной $l=0,7$ см аст. Масофаи байни нуқтаҳоеро ёбед, ки дар онҳо шуоъҳои мувозӣ аз сафҳача берун меоянд.

11. Ягон чизро ба воситаи маншур (призма)-и секунча муюна карда, мебинем, ки тасвир як сӯ кӯчидан менамояд. Кадом сӯ мекӯчад он тасвир?


12. Шуоъи аз қабати гафси об бароянда дар сатҳи он пурра инъикос мешавад. Агар дар рӯйи об як қабат равғани чалғӯза резем, он шуоъ боло (ба ҳаво) мебарояд ё не?

13. Буриши маншур шакли секунчаи баробартараф дорад. Шуоъи рӯшной дар мавриди аз маншур гузаштан дар нуқтаҳое мешиканад, ки онҳо аз қуллаи секунча як хел дуранд (рас.115). Зиёдтарин қимати имконпазири қобилияти шуоъшиканий моддаи маншур п чӣ қадар аст?

14. Рафти шуоъҳоро дар маншури шишагини секунчае тасвир созед, ки асоси он секунчаи росткунчаи баробарпаҳлуст. Шуоъҳо ба маншур он тавр мезананд, ки дар рас.116 тасвир ёфтааст. Агар маншурро дар об ғӯтонем, магар рафти шуоъҳо тағиیر мейбад?



Рас.115.



Рас. 116.

1. Ҳамаи шумо дар бораи ранг камобеш тасаввурот доред. Ранг хосияти эҳсолоти муйайни биноӣбувучудоварандагии ҷисмҳоест, ки худ рӯшной меафқананд ё рӯшнои ба сатҳашон расидаро инъикос мекунанд. Ин ё он рангро одам аз рӯйи эҳсолоти биноии худ «ба ашё мебахшад».

§43. Дисперсия рұшной


Көбилияти шуоъшикании модда ба қунчи афтиши дастаи рұшной бастағы надорад, аммо ба ранги рұшной вобаста мебошад. Ин кашифи Нйутон аст.

Нйутон дар мавриди такмили телескоп (дурбини нучумй) ошкор сохт, ки канорхой обьективи асбоб¹ ба рангхой басе гуногун метобанд. Ин падида майли Нйутонро ба пажүхиши табиати он рангхо зиёд кард ва ў нахустин шуда «гуногунни шуоъҳои рұшной ва хусусиятҳои аз ин чо сарзанандаи рангхоро, ки онҳоро то он дам касе ҳатто гумон намебурд, таҳқиқ кард» (аз навиштачоти рўйи оромгоҳи Нйутон). Падидаи гуногунни рангхой тасвири ҳосилкардаи линза пеш аз Нйутон низ мушоҳида шудааст, албатта. Пеш аз Нйутон инчунин ошкор гашта буд, ки канорхой чисмҳои ба воситай линза (наскӣ) мушоҳидашаванда ранга менамоянд. Канорхой дастаи аз маншур (призма) гузаштай рұшной низ рангоранг меоянд.

Тачрибаи асосии Нйутон хеле сода буд. Ў фахмид, ки ба маншур дастаи борики рұшноиро равона кардан мебояд. Дар тачрибаи ў дастаи рұшнои Офтоб ба хонаи торик аз сўроҳи танги бодгонай тиреза медаромад. Шуоъ ба маншури шишагин зада, мешикаст ва дар девори муқобил тасвири дарозрўи рангоранг (ба тартиби рангхой тирукамон) ба вучуд меовард.

Тасвири шаклии тачрибаи Нйутон дар рас.117 омадааст. Аз рўйи расму одати дерине, ки тирукамонро аз хафт ранг иборат медонистанд, Нйутон низ шуои аз маншур гузаштаро ба хафт ранг чудо кард: бунафш, нилобй, кабуд, сабз, зард, норинчӣ ва сурх. Худи навори рангинкамонро Нйутон спектр (яъне тайф) номид.

Нйутон сўроҳи бодгонаро бо шишии сурх пўшида, дид, ки дар



Рас.117.

1. Объектив – линза дугараfabарчастаи наскшакл, линзai дукуж, ки онро бар киёси вожай «чиний» наскӣ ном додан мумкин аст. (С.Қ.).

девор танҳо дөғи сурх пайдо мешаваду ҳангоми бо шишаи нилобӣ пӯшидан – танҳо дөғи нилобӣ ва ғ. Аз ин ҷо Нйутон хулоса гирифт, ки сабабгори пайдоиши рангҳо на маншур аст, чунонки то он дам мепиндоштанд. Маншур рӯшноиро тағиیر намедиҳад, балки онро ба ҷузъҳои таркибӣ чудо мекунад (ниг. варақаи ранга, расми 1).

Рӯшноии сафед мураккаб аст. Аз ин рӯшной дастаҳои гунонранг ҳосил кардан мумкин аст ва эҳсосоти ранги сафедро дар ҷашми мо танҳо таъсири якҷояи онҳо ба вуҷуд меоварад. Дар воқеъ агар бо ёрии маншури дигаре, ки нисбат ба маншури якум 180° гардонда шудааст, ҳама дастаҳои спектр (тайф)-ро ҷамъ биёрем, мебинем, ки боз рӯшноии сафед ҳосил мешавад (ниг. варақаи ранга, рас. II). Вале агар мо ягон қисми тайф, чунончи, сабзашро ҷудо қунему қисми бокимондаашро аз маншури дигар гузаронем, ранги он дигар тағиир намепазирад.

Хулосаи муҳими дигаре, ки Нйутон аз таҷрибаи худ гирифт, дар «Оптика» ном рисолаи ў ба ин ранг омадааст: «Шуоъҳои гунонранги рӯшной аз рӯйи дараҷаи шикасташавандагии худ фарқ мекунанд» (барои онҳо шиша қобилияти шуоъшиканандагии гунонган дорад). Саҳттар аз ҳама шуоъҳои бунафш мешикананду аз ҳама камтар – шуоъҳои сурх. Нйутон вобастагии дараҷаи шикасти рӯшноиро ба ранги он dispersion номидааст¹, ки ин дар забони русӣ ба шакли дисперсия пазируфта шудааст.

Қобилияти шуоъшиканӣ ба суръати рафти рӯшной дар моддаҳои вобаста мебошад (ниг. §41). Қобилияти мутлақи шуоъшиканӣ $n = \frac{c}{v}$ аст. Шуоъи сурх аз он сабаб кам мешиканад, ки нури сурх дар модда суръати зиёдтарин дорад; ва шуои бунафш аз он сабаб саҳт мешиканад, ки рӯшноии бунафш дар модда бо суръати камтарин пахн мешавад. Маҳз ҳамин аст, ки маншур рӯшноии сафедро таҷзия (ҷузъ-ҷузъ) мекунад. Дар ҷойи холӣ (хало, вакуум) суръати шуоъҳои гунонранг ҳамон як қимат дорад. Агар чунин намебуд, он гоҳ, масалан, ҳамон радифи Муштарӣ – Ио (он ки Рёмер мушоҳида карда буд – ниг. §39) дар лаҳзаи аз паси сайёра баромадан сурх метофт. Аммо воқеяят на чунин аст.

Баъдҳо вобастагии ранг ба мушаҳҳасоти физикии мавҷи рӯшной – ба басомади ларзиш ё дарозии мавҷ таҳқиқ шуд. Дар заминаи ин гуна тадқиқот дисперсияро таърифи амиқтар додан

1. *dispersion* (аз калимаи лотинии *dispersio* – мепароканам).

мумкин аст (назар ба он ки Нйутон додааст). Дисперсия гуфта вобастагии қобилияти шуоъшиканиро ба басомади ларзиш (ё ба дарозии мавч) мефаҳманд.

Мураккаб будани рӯшноии сафедро дар мадди назар оварда, гуногуни ҳайратангези рангҳои табиатро шарҳ додан осон аст. Ин ё он чиз, масалан, варақи қоғаз агар ҳама рангҳои ба рӯйи он занандаро инъикос кунад, сафед менамояд. Агар рӯйи ҳамон варақи қоғазро як қабати тунуки ранги сурх давонем, мо бо ин кор рӯшноии соҳиби ранги нав ба вучуд намеорем, лекин як қисми рӯшноии аз сатҳи қоғаз инъикосшавандаро нигоҳ дошта метавонем: дар ин таҷриба танҳо шуоъи сурх инъикос мешавад (шуоъҳои дигарро пардаи ранг фурӯ мебарад). Алаф ва барги дараҳт дар назари мо аз он сабаб сабз метобанд, ки аз ҳама шуоъҳои ба рӯйи онҳо афтидаи Офтоб танҳо шуоъҳои сабзро инъикос мекунанд ва ҳама шуоъҳои дигарро фурӯ мебаранд. Агар ба алаф аз тариқи шиши сурх, ки танҳо шуоъҳои сурҳро мегузаронад, назар андоzem, алаф қариб сиёҳ менамояд.



Падидай дисперсия (ки кошифаи Нйутон мебошад) нахустин қадам буд дар роҳи дарки табиати рангҳо. Ва моҳияти амиқи дисперсияро танҳо он гоҳ ғаҳмидан муюссар гардид, ки вобастагии ранг ба басомад (ё дарозии мавч)-и рӯшиной дарк шуд.



1. *Дар рӯйи қоғаз баҳои «аъло» бо ранги сурх навишта шудаасту баҳои «хуб» – бо ранги сабз. Ва ду шиша дорем – яке сурху дигаре – сабз. Аз тариқи қадом шиша мебояд ба қоғаз нигарист, ки танҳо баҳои «аъло» намояд?*
2. *Чаро танҳо дастаи ба қадри коғӣ борики рӯшиной баъди аз манишур (призма) гузаштан тайф (спектр) медиҳаду (яъне ба рангҳо ҷудо мешаваду) дар суръати истифода шудани дастаи васеъ танҳо канорҳои даста ранга менамоянд?*
3. *Дисперсия рӯшиной чист?*

§ 44. Интерференс (тадохул)-и мавҷҳои механикӣ

Мо тарзҳои чен кардани суръати рӯшиноиро муоина кардем ва ғаҳмидем, ки рӯшиной дар ин ё он муҳит назар ба вакуум (хало) бо суръати пасттар густарии мейёбад. Ин дурустии қоидай бун-

лодӣ (принцип)-и Ҳаййгенсро, ки падидаҳои инъикос ва ишикасти рӯшиноиро ба хубӣ шарҳ додааст, тасдиқ мекунад.

Аммо барои исботи он ки рӯшиноӣ ҳангоми густариши ёфтани чун мавҷ рафтор мекунад, далелҳои ҷиддӣ, бурҳони қотеъ овардан зарур аст. Ҳар гуна ҳаракати мавҷиро падидаҳои интерференс (яъне тадохул) ва дифраксия (яъне парош) хос ҳастанд. Ба сифати далел дар таҷриба нишон додан мебояд, ки падидаҳои мазкур хоси мавҷҳои рӯшиноӣ низ ҳастанд.


Интерференс падидаи мураккабест. Барои хубтар дарк шудани моҳияти он, биёед, аввал интерференси мавҷҳои механикиро муоина кунем.

Замишуди мавҷҳо. Басе мешавад, ки дар як вақт дар муҳит чанд мавҷ паҳн мегардад. Чунончи, ҳангоми дар хона сӯҳбат доштани чанд одам мавҷҳои садои онҳо рӯйи ҳам меоянд, садоҳо зам мешаванд. Дар ин ҳол чӣ падида рӯй дода метавонад?


Инро равшантар аз ҳама мушоҳидаи мавҷҳои сатҳи об нишон медиҳад. Агар ба рӯйи об якбора ду санг партофта, ду ҳалқамавҷ ба вучуд биёрем, мебинем, ки ҳар як мавҷ аз тариқи мавчи дигар мегузараад ва тавре рафтор мекунад, ки гӯё он мавчи дигар тамоман вучуд надошта бошад. Айнан ҳамин тавр адади зиёди мавҷҳои садо низ дар як вақт дар ҳаво бе ҳалали яқдигар паҳн гардида метавонанд. Овози чандин сарояндаи ҳамон як даста ва садои миқдори зиёди асбобҳои мусиқӣ дар ҳаво мавҷҳои гуногун ба вучуд меоваранд, аммо ҳамаи онҳо то ба гӯш бе ҳеч гуна тағйирот мерасанд ва гӯши солим онҳоро аз яқдигар фарқ карда метавонад.

Акнун биёед амиқтар бинем, ки дар ҷойи ҷамъ омадани мавҷҳо чӣ мешавад. Мавҷҳоеро, ки дар натиҷаи ба сатҳи об партофтани ду санг пайдо мешаванд, мушоҳида карда, мебинем, ки баъзе қитъаҳои сатҳи об ором мемонанду дар баъзе қитъаҳои об ба изтироби саҳт (ба ғалаён) меоянд. Агар дар ҳамон як ҷо тегаи як мавҷ ё ҳуд нӯки як мавҷ бо нӯки мавчи дигар дучор ояд, изтироби об саҳт мешавад, вале агар нӯки як мавҷ бо ҳами мавчи дигар ба ҳам оянд, об изтироб намекунад.

Ва умуман, дар ҳар як нуқтаи муҳит лаппишҳои зодаи ду мавҷ ҷамъ мешаванд. Ҷунбиши натиҷавии ҳар як зарраи муҳит (об) аз ҷамъи алҷабрӣ (алгебравӣ)-и ҷунбишҳое иборат ҳоҳад буд, ки



Рас.118.



Рас.119.

онҳо ҳангоми паҳн гаштани танҳо як мавҷ (яъне дар набудани мавчи дигар) рӯй медоданд.

Интерференс. Падидаи дар фазо чамъ шудани ду (ё чанд) мавҷро, ки дар натиҷаи он тақсимоти (замонан) доимии домана ё худ амплитуди лаппишҳои натиҷавӣ ба вучуд меояд, интенференс (яъне тадохул) номидаанд.¹


Акнун бинем, ки интерференс дар чӣ гуна шароит ба вучуд меояд. Барои ин зам шудани мавҷҳои сатҳи обро муфассалтар муойина мекунем.

Тагорае мегирем пуроб. Барои дар рӯйи оби он ҳосил кардани ду ҳалқамавҷ ду сақоро дар шоҳаҳои ҳамон як мила тавре маҳкам мекунем, ки дар рас.118 омадааст. Сипас миларо бо як низоми муайян ҷунбиш медиҳем. Лаппишҳои ба вучуд овардаи ду мавҷ (аз манбаъҳои O_1 ва O_2 -и рас.119) дар ин ё он нуқтаи M зам шуда метавонанд. Домана (амплитуд)-и ҷунбишҳое, ки онҳоро дар нуқтаи M ҳарду манбаъ ба вучуд меоварад, умуман гӯем, фарқ доранд, зеро роҳҳои паймудаи мавҷҳо d_1 ва d_2 гуногунанд. Вале агар масофаи байни манбаъҳо l назар ба d_1 ва d_2 хеле кӯтоҳ ($l \ll d_1$ ва $l \ll d_2$) бошад, ҳарду домана амалан якхела ҳоҳанд буд.

Натиҷаи чамъи мавҷҳо дар нуқтаи M ба фарқи фазҳои онҳо вобаста аст. Мавҷҳо пас аз паймудани масофаҳои d_1 ва d_2 , чунонки мегӯянд, фарқи роҳҳои $d_2 - d_1 = \Delta d$ -ро соҳиб мешаванд.

Агар фарқи роҳҳо ба як дарозии мавҷ баробар бошад, мавчи дуюм аз мавчи якум расо як давр ақиб мемонад (мавҷ маҳз дар як давр масофаи баробар ба як дарозии мавҷ λ -ро мепаймояд). Пас, дар ин маврид нӯқҳои ҳарду мавҷ ба нуқтаи M дар як вақт мерасанд.

1. *Интерференс* (*interference*) – истилоҳи лотинитаборе, ки аз ҷузъҳои *inter* – мутақобилан, байни худ ва *ferio* – зарбат мезанам, маҳв месозам таркиб ёфтааст. Онро дар забони форсии тоҷикӣ тадохул гуфтан раво аст.



Рас.120.


Шарти пайдоиши максимумҳои равшанӣ. Дар рас. 120 мавриди бо мурури замон тафйир ёфтани ҷунбишҳои x_1 ва x_2 , ки онҳоро ду мавҷ дар сурати $\Delta d = \lambda$ шудан ба вучуд меоваранд, тасвир ёфтадаст. Фарқи фазҳои ҷунбишҳо баробари сифр (ё худ баробари 2π) аст, зеро даври синус 2π мебошад. Дар натиҷаи зам шудани ин ҷунбишҳо ҷунбиши натиҷавӣ доманаи дучанди x (ё худ баробари $2x$) ҳоҳад дошт. Ҷунбиши натиҷавӣ дар расм бо хатти канда-канда тасвир шудааст. Ҳуди ҳамин манзара (ва дар ҳамин шакл) он гоҳ ҳам ҳосил мешавад, ки дар порчай Δd на як, балки ҳар гуна адади томи дарозиҳои мавҷ ҷой гирифта тавонад.

Доманаи лаптишиҳои муҳит дар ин ё он нуқта он гоҳ зиёди зиёд меояд (ё чӣ хеле ки мегӯянд, максимум мегирад), ки фарқи роҳҳои ҳарду мавҷи дар он нуқта лаптишишангезанд ба адади томи дарозиҳои мавҷ баробар бошад:

$$\Delta d = k\lambda, \quad (5.10)$$

ки ин ҷо мувофиқи таъриф $k = 0, 1, 2, \dots$ аст. (Ин таъриф ва формула танҳо ба шарте дурустанд, ки лаптишиҳои зодаи ҳарду манбаъ ҳамфаз бошанд).

Шарти пайдоиши минимумҳои равшанӣ. Акнун биёд бинем, ки дар сурати дар порчай Δd ҷой гирифтани ним дарозии мавҷ ҷий падида мушоҳида мешавад. Равшан аст, ки дар ин маврид мавҷи дуюм аз мавҷи якӯм ба қадри ним давр ақиб мемонад. Фарқи фазҳои баробари π мешавад, яъне мавҷҳои фази муқобил ҳоҳанд дошт. Дар натиҷаи ҷамъ шудани ин лаптишиҳои доманаи натиҷавӣ баробари сифр мешавад ва дар нуқтаи мушоҳида ҳеч гуна лаптишишангезанд ба вучуд намеояд (рас.121). Дар сурати ба ҳар гуна




Рас.121.

адади тоқи нимдарозихо мавқ баробар омадани фосилаи Δd низ айнан ҳамин манзара мушоҳид мешавад.

Доманаи лаппишҳои муҳит дар ин ё он нуқта он гоҳ ками кам ҳоҳад буд (ё чунонки мегӯянд, минимум мегирад), ки фарқи роҳҳои ҳарду мавчи дар он нуқта лаппишандезанд ба адади тоқи нимдарозихо мавқ баробар бошад:

$$\Delta d = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}. \quad (5.11)$$

Агар қимати фарқи роҳҳо $d_2 - d_1$ дар байни λ ва $\frac{\lambda}{2}$ бихобад, доманаи лаппиши натиҷавӣ қимате мегирад, ки он ба байни до-



Рас.122.

манаи дучанда ва сифр рост меояд. Вале муҳимтар аз ҳама ин аст, ки доманаи лаппишҳо дар ҳама нуқтаҳо бо мурури замон сабит (бетағийир) мемонад. Дар сатҳи об тақсимоти муайян, тақсимоти замонан доимии доманаҳои лаппишҳо ба вучуд меояд, ки *манзараи интерференси* мавҷҳо (яъне манзараи тадохули мавҷҳо) ном гирифтааст. Дар рас.122 сурати фотографии яке аз ин гуна манзараҳо тасвир ёфтааст, ки онро ду ҳалқамавҷ

(мавҷҳои зодаи ду манбаъ – нуқтаҳои сиёҳ) ба вучуд овардааст. Қитъаҳои сафеди қисми мобайни расм максимумҳои замшуди лаппишҳо ҳастанду қитъаҳои тира минимумҳои он замшудро нишон медиҳанд.

Мавҷҳои ҷӯрфаз (коҳерентӣ). Барои ба вучуд оварданни манзараи пойдори интерференси ду мавҷ зарур аст, ки басомади мавҷҳои ҳосилкардаи ҳарду манбаъ якхела ва фарқи фазҳои лаппишҳои онҳо доимӣ бошанд.

Манбаъхоеро, ки ин шартҳоро қонеъ мегардонанд, *манбаъҳоу чӯрфаз* ва мавҷҳои ҳосилкардаи онҳоро *мавҷҳоу чӯрфаз* меноманд¹. Манзараи интерференсии пойдор дар мавриди зам шудани мавҷҳои маҳз чӯрфаз ба вучуд меояд.

Аммо агар фарқи фазҳои лаппиши манбаъҳо бо мурури замон событ (бетагийир) намонад, дар ҳар нуқтаи муҳит фарқи фазҳои лаппишҳои ангехтаи ин ду мавҷ тағийир меёбад ва он гоҳ доманаи лаппишҳои натиҷавӣ бо мурури замон тағийир мепазираад. Дар натиҷа максимумхову минимумҳо (дар фазо) мечунбанд ва манзараи интерференсионӣ халалдор мешавад.

Тақсимоти энергия дар падиди интерференси мавҷҳо. Мавҷҳо ҳомили энергия мебошанд. Пас, ҳангоми яқдигарро ҳомӯшондани мавҷҳо ин энергия кучо мешавад? Шояд ин энергия ба шаклҳои дигар табдил ёбад ва дар мунимумҳои манзараи интерференсионӣ гармо ҳориҷ гардад?

Не, на чунин аст. Дар ин ё он нуқтаи манзараи интерференс вучуд доштани минимум онро ифода мекунад, ки ба ин нуқта энергия ҳаргиз ворид намегардад. Дар натиҷаи интерференс энергия дар фазо ба тарзи нав тақсим мешавад. Ин энергия ба сари ҳама зарраҳои муҳит на ба тарзи баробар тақсим мешавад, балки дар соҳаҳои максимумҳо чамъ меояд (ба сабаби он ки ба соҳаҳои минимумҳо ворид намегардад).



Падид омадани манзараи интерференс далел аст, ки дар ин маврид мо бо падиди соф мавҷӣ саруқор дорем. Мавҷҳо ҳамдигарро маҳв карда метавонанд, ҳол он ки зарраҳои бо яқдигар барҳӯранда ҳеч гоҳ ҳамдигарро нест намекунанд. Танҳо мавҷҳоу чӯрфаз, яъне мавҷҳои ҳамоҳангина тағиyrёбанда манзараи интерференс ба вучуд оварда метавонанд.



1. *Мавҷҳоу чӯрфаз (коҳерентӣ) чӣ гуна мавҷанд?*
2. *Чӣ гуна рӯйдодро интерференси мавҷҳо (ё ҳуд тадохули мавҷҳо) меноманд?*

1. Бо вучуде ки калимаи «коҳерентӣ» (аз лотинии *cohaereus*) мазмуни «алоқаманд», «вобаста», «ҳамбаста» дорад ва онро ба тоҷикӣ бо калимаҳои ҳамфаз, ҳамоҳанг, ҳамсоз, ҳамсон, ҳамсими, ҳамгар, ҳамдус, мувофиқ ва г. ифода кардан мумкин аст, мо бар инем, ки ин гуна манбаъҳоро манбаъҳои чӯрфаз ва мавҷҳои зодаи онҳоро мавҷҳои чӯрфаз гӯем. (С.К.).

3. Шартхои пайдошии максимумҳову минимумҳои манзараи интерференсро баён кунед.

§45. Интерференс (тадохул)-и рӯшнӣ

Агар рӯшнӣ аз сели мавҷҳо иборат бошад, пас падидар интерференс шудани мавҷҳои рӯшнӣ бояд имконпазир бошад. Аммо ба вучуд овардани манзараи интерференс (яъне тақорори пайдарпайи максимумҳову минимумҳои равшани) ба воситаи ду манбаи бо якдигар ноалоқаманди рӯшнӣ, чунончи ба василаи ду ҷароги электрикӣ имконпазир нест, зеро даргирондани ҷароги дуюм равшанини сатҳро зиёд кунад ҳам, дар оғаринииши максимумҳову минимумҳо «ҳисса гузошта» наметавонад.

Биёёд бубинем, ки сабаби ин дар ҷист ва интерференси рӯшноиро дар ҷӣ гуна шароит мушиоҳида кардан мүяссар мегардад.

Шарти ҷӯрфаз (коҳерентӣ) будани мавҷҳои рӯшнӣ. Сабаби он, ки ду ҷароги электрикӣ манзараи интерференсро ба вучуд оварда наметавонанд, ин аст, ки мавҷҳои рӯшноии афкандаи манбаъҳои гуногун бо якдигар ҷӯр нестанд; ҳол он ки барои ба вучуд овардани манзараи устувори интерференс мавҷҳои ҳамҷӯрро истифода кардан зарур аст. Ин гуна мавҷҳо бояд дарозиҳои якхела дошта бошанд ва фарқи фазҳошон дар ҳар нуқтаи фазо собит (доимӣ) бошад. Хотиррасон бод, ки мо ин гуна мавҷҳои ҳамҷӯр, яъне мавҷҳои дарозиҳошон якхела ва фарқи фазҳошон собитро мавҷҳои ҷӯрфаз (коҳерентӣ) номида будем.

Мавҷҳои афкандаи ду манбаъро аз ҷиҳати дарозӣ бо якдигар қариб айнан баробар кардан душвор нест. Барои ин коғист, ки *нурполо* (нурбез, полароид)-ҳои хуберо истифода кунем, ки аз ҳуд танҳо рӯшноии фосилаи бисёр танги дарозиҳои мавҷро гузаронанд. Аммо агар ҳарду манбаъ бо ҳам ноалоқаманд бошанд, фарқи фазҳои онҳоро событ нигоҳ доштан мүяссар намегардад. Атомҳои манбаъ новобаста ба якдигар нур меафкананд ва он нур шадда-шаддаи синусишакл аст бо дарозиҳои қариб якметрӣ. Ва ана ҳамин гуна шаддаҳои ҳориҷкардаи ду манбаи мисолкардаи мо рӯйихам омада, зам мешавад. Дар натиҷа дар ҳар нуқтаи фазо бо мурури замон, вобаста ба он ки дар ин ё он лаҳзаи вақт шаддаҳои мавҷҳо то ҷӣ андоза ҳамфаз ҳастанд (яъне фазҳошон нисбат ба якдигар ҷӣ дарача ғечида ё ногецидаанд), доманаи лап-

пишҳо ба таври бетартибона тағиیر меёбад. Мавҷҳои афкандаи манбаъҳои гуногуни рӯшной аз он сабаб ноҷӯрфаз ҳастанд, ки фарқи фазҳои онҳо бо мурури замон собит намемонад¹ ва дар фазо ҳеч гуна манзараи пойдоре бо тақсимоти муайяни максимумхову минимумҳои равшаний ба вучуд намеояд.


Интерференси рӯшной дар пардаҳои тунук. Бо вучуди ин интерференси рӯшноиро мушоҳида кардан илоҷ дорад. Таъаҷҷубангез аст, ки интерференс дербоз мушоҳида шудааст, вале касе ба ин таваҷҷуҳ накардааст.

Шумо ҳам, вақте ки дар овони қӯдакӣ аз кафки собун пуфак месоҳтед ё мавҷ задани рангҳои мухталифи оғаридаи пардаи карасин ё нафти рӯйи обро мушоҳида мекардед, манзараи интерференсро борҳо дидад.

«Пуфаки собуний дар ҳаво парвоз карда, бо ҳама тобииҳои рангии хоси ашиёи атроф медуроҳшад. Пуфаки собуний шояд, мафтункунандатарин ва латифтарин муъчизаи табиат бошад» (Марк Твен).

Маҳз интерференси рӯшной сабаби мафтункунандагии пуфаки собунист.

Олимӣ инглisis Томас Йунг нахустин касе буд, ки ба ин фикри рангин омад: рангҳои пардаҳои тунук (рас.123) дар натиҷаи зам шудани мавҷҳои 1 ва 2, ки яке (1) аз сатҳи берунӣ ва дигаре – аз сатҳи дарунии парда инъикос мегарданд, ба вучуд меоянд². Дар ин маврид *интерференси мавҷҳо, яъне зам шудани ду мавҷе рӯй медиҳад, ки дар натиҷаи он дар нуқтаҳои гуногуни фазо ларзиши натиҷавии мавҷҳои рӯшной зӯр ё суст мешавад*. Натиҷаи интерференс (зӯр ё суст шудани ларзиши натиҷавӣ) ба кунҷи афтиши рӯшной (ба сатҳи парда), гафсии парда ва дарозии мавҷ вобаста мебошад. Рӯшной он гоҳ зӯр мешавад, ки мавҷи шикаста (2) аз мавҷи ин-



Рас.123.

1. Ба истиснои манбаъҳои квантии рӯшной, ки аввали солҳои 60-и асри гузашта соҳта шудаанд (Ниг. §75).
2. Чашми мо гоҳи ба сатҳи парда назар дӯхтан мавҷҳои 1 ва 2-ро дар шабакияи худ чамъ мевоарад.

ъикосшуда (1) ба қадри як ё чанд дарозии мавҷ (ба адади томи дарозихои мавҷ) ақиб монад. Лекин агар мавчи дуюм аз мавчи якум ба қадри ним дарозии мавҷ ё ба адади тоқи нимдарозихои мавҷ ақиб монад, рӯшной суст мешавад.

Мавҷҳои аз сатҳҳои дарунӣ ва беруни парда инъикосшаванда аз он сабаб ҷӯрфаз (кохерентӣ) меоянд, ки ҳардуди онҳо ҷузъи ҳамон як дастай рӯшноианд. Ба иборати дигар, парда шаддаи мавҷҳои афкандаи ҳар як атомро ду ҷузъ меқунаду баъд ин ҷузъҳо ҷамъ омада, манзараи интерференсионӣ ҳосил меқунанд. Йунг инчунин фаҳмид, ки тафовути рангҳо бо тафовути дарозӣ (ё басомад)-и мавҷҳои рӯшной алоқаманд аст. Дастаҳои рӯшноии гуногунранг дарозии мавчи гуногун доранд. Барои он ки ду мавчи гуногундарозии рӯшной (кунҷҳои афтиши ҳарду мавҷҳоро якхела мегирэм) дар натиҷаи ҷамъ шудан якдигарро тақвият диханд, зарур аст, ки гафсии парда гуногун бошад. Бинобар ин, агар ҳар ҷойи парда ҳар хел гафс бошад, дар сурати ба он задани рӯшноии сафед рангҳои гуногун пайдо мешавад.

Ҳалқаҳои Нйутон. Манзараи содаи интерференс дар қабати ҳавои байни, масалан, шишаи ҳамвор ва линзai ҳамвор-барҷастаи дар рӯйи он гузошташуда ба вучуд омада метавонад (ба шарте, ки радиуси қачии сатҳи куравии он ба қадри кофӣ дароз бошад). Ин гуна манзара шакли ҳалқаҳои ҳаммарказе дорад, ки онҳо ҳалқаҳои Нйутон ном гирифтаанд.

Линзai ҳамвор-барҷастае гиред, ки радиуси қачии сатҳи қуравиаш хурд бошад ва онро дар рӯйи лавҳаҷаи шишагини ҳамвор бигзоред. Агар шумо ба сатҳи линза бодиккат (хубаш ва воситаи пурбин) назар андозед, дар ҷойи расиши линзаву шиша як доги тор ва дар атрофи он маҷмӯи ҳалқаҳои рангоранг мебинед. Масофаи байни ҳалқаҳои ҳамсоя ба қадри зиёд шудани радиуси онҳо зуд кам мешавад (ниг. варақаи ранга, рас. III, 1). Ҳаминҳоанд ҳалқаҳои Нйутон.

Ин ҳалқаҳоро Нйутон на танҳо дар рӯшноии сафед, балки ҳангоми бо рӯшноии якранг (рӯшноии монокроматӣ) равшан соҳтани линза низ мушоҳида ва таҳқиқ кард. Равшан гашт, ки радиусҳои ҳалқаҳои раками тартибишон якхела дар сурати аз канори бунафши тайф (спектр) сӯйи канори сурҳи он омадан зиёд мешавад; ҳалқаҳои сурҳ радиуси зиёдтарин доранд (ниг.



Томас Йунг (1773–1829) – олими инглис, ки соҳиби истеъоди бисёрчанба ва шавқи илмии фавку-лода буд. Йунг ҳам духтури машхур буду ҳам физикдони дорои эҳсоси фавқулода, ҳам ситорашинос буду ҳам муҳандис, ҳам филизсоз (металлург) буду ҳам мисршинос, ҳам зистшинос буду ҳам забондон, ҳам навозандай мумтоз буду ҳам варзишгари болаёкат.

Комёбии асосии Йунг қашфи падидаи интерференс¹ ва шарҳи падидаи дифраксия (дар замини назарияи мавҷии рӯшнӣ) буд. Дарозии мавҷи рӯшноиро низ аввалин шуда Йунг чен кардааст.


варақаи ранга, рас. III, 2 ва 3). Шумо ин ҳалқаҳоро дар таҷрибаҳои мустақилона мушоҳида карда метавонед.

Нйутон пайдоиши ҳалқаҳоро шарҳи қобили қабул дода натавонист. Ин комёбӣ низ Йунгро муюссар гардида. Муҳокимаҳои Йунг бар он асос ёфта буд, ки рӯшнӣ табиъати мавҷӣ дорад, яъне рӯшнӣ мавҷ аст.

Биёд мавридеро бинем, ки рӯшнӣ соҳиби дарозии муайянӣ мавҷ қарип амудан ба линза (наскӣ)-и ҳамворбарҷаста мезанад (рас.124).

Мавҷи 1 дар натиҷаи аз сатҳи барҷастаи линза дар сарҳадди шиша-ҳаво ва мавҷи 2 дар натиҷаи аз шиша дар сарҳадди ҳаво-шиша инъикос ёфтани рӯшнӣ пайдо мешаванд. Ин мавҷҳо чӯрфаз (коҳерентӣ) ҳастанд: онҳо дарозии мавҷи якхела доранду фарки фазҳошон доимист ва ин доимият аз он ҷо сар мезанад, ки роҳи мавҷи 2 назар ба мавҷи 1 дарозтар аст ва агар мавҷи 2 назар ба мавҷи 1 ба қадри як ё чанд дарозии мавҷ ақиб монад, мавҷҳо дар натиҷаи зам шудан яқдигарро зӯр мекунанд (тақвият медиҳанд), зоро ларзишҳои оғаридаи онҳо ҳамфаз меоянд.

Ва баръакс, агар мавҷи дуюм назар ба яқум ба қадри ним дарозии мавҷ ё адади тоқи нимдарозиҳои мавҷ ақиб монад, фазҳои



Рас.124.

1. Истилоҳи *interference*, ки маҳз «интерференс» талаффуз мешавад, низ ҷакидаи қалами Йунг аст (С.К.).

ларзишҳои ангехтаи онҳо муқобили яқдигар хоҳад буд – дар ин маврид онҳо дар натиҷаи зам шудан ҳамдигарро барҳам мезананд.

Агар радиуси қачии сатҳи линза R маълум бошад, бо роҳи ҳисобуки тоб ёфтани мумкин аст, ки дар чӣ гуна дурӣ аз нуқтаи расиши линза бо шишаи ҳамвор фарқи роҳҳои мавҷҳои дарозиашон муайян (λ) ҳамдигарро маҳв мегардонанд. Ана ҳамин масофаҳо радиусҳои ҳалқаҳои тираи нийтонӣ мебошанд (ҳалқаҳои ҳавои баробарғасии ҳавои атрофи нуқтаи расиши линзаву шишаро чун ҳатҳои дойиравӣ мӯоянина кардан мумкин аст). Радиуси ҳалқаҳоро чен карда, дарозии мавҷро ёфтани мумкин аст.

Дарозии мавҷи рӯшнӣ. Аз санчиши дарозиҳои мавҷ барои ранги сурх қимати $\lambda_c = 8 \cdot 10^{-7}$ м ва барои ранги бунафш қимати $\lambda_b = 8 \cdot 10^{-7}$ м ҳосил шуд. Дарозиҳои мутобики мавҷҳои дигарранга дар байни ин ду қимат меҳобанд. Дарозии мавҷҳои рӯшнӣ барои ҳама рангҳо бисёр кӯтоҳ аст. Тасаввурان мавҷи дарозиаш ҷандметриро он қадр қалон қунед, ки тамоми уқёнуси Атлас (Атлантик)-ро аз соҳилҳои Аврупо то Амрико фаро бигирад. Агар дарозии мавҷи рӯшноиро ба ҳамин андоза зиёд қунем, назар ба пахнои ҳамин саҳифа танҳо андаке зиёдтар мешавад.

Ҳамин тариқ, таҳқиқи интерференс на танҳо соҳиби ҳосиятҳои мавҷӣ будани рӯшноиро ба исбот мерасонад, балки имкон низ медиҳад, ки дарозии мавҷҳо чен карда шавад. Мисли он ки ғафсии садо ба басомади ларзишҳои савтӣ вобаста аст, ранги рӯшнӣ низ ба басомади ларзиш (ё ҳуд ба дарозии мавҷ) бастагӣ дорад.

Берун аз мо дар табиат ҳеч гуна ранг вучуд надорад, танҳо мавҷҳои гуногундарозӣ мавҷуданд дар дунёи мо. Ҷашм асбоби мураккаби физикиест, ки фарқияти ноҷизи дарозиҳои мавҷи рӯшнӣ (такрибан 10^{-8} м)-ро ҳис мекунад. Ҷолиб аст, ки аксари ҳайвонҳо рангҳоро ҳис карда наметавонанд ва манзараи олами пурранги мо дар ҷашми онҳо танҳо сафедусиёҳ менамояд. Ашхоси мубталои бемории рангкӯрӣ (далтонизм) низ рангҳои гуногунро эҳсос карда наметавонанд.

Дар сурати аз як муҳити дигар гузаштани рӯшнӣ дарозии мавҷ тағиیر мепазирад. Инро ошкор соҳтан мушкил нест: фазои байни линзаву шишаро бо об ё моеъи дигари шаффофи қобилияти шуоъшиканиаш н пур мекунем – он гоҳ радиуси ҳалқаҳои интерференсӣ кӯтоҳтар меояд.

Сабаби ин дар чист? Шумо медонед, ки дар мавриди аз ҳало (вакуум) ба ягон муҳит гузаштани рӯшнӣ суръати он н бор кам


мешавад. Азбаски $v=\lambda v$ аст, пас, ё басомад ё дарозии мавҷ дар ин маврид бояд н бор кам шавад. Вале радиуси ҳалқаҳо ба дарозии мавҷ вобастаанд. Пас, гоҳи ба муҳит ворид гаштани рӯшной на басомад, балки маҳз дарозии мавҷи он н бор тағиیر меёбад.

Интерференси мавҷҳои электромагнитӣ. Бо ёрии генератори абарбаландбасомад (генератори АББ – ниг. §35) интерференси (радио)мавҷҳои электромагнитиро мушоҳида кардан мумкин аст.

Генератор ва олати қабули мавҷҳоро рӯбарӯйи яқдигар чой медиҳанд (рас.125). Баъд сафҳачаи филизи (металлӣ)-еро дар ҳолати уфукӣ аз поён ба онҳо наздиқ мебаранд ва онро оҳиста-оҳиста боло бардошта, мебинанд, ки садо гоҳ баланд мешаваду гоҳ паст.

Шарҳ ин аст. Қисме аз мавҷи афкандаи карнайи генератор бевосита ба карнайи қабул мезанаду қисми дигараш аз сафҳачаи филизи инъикос гашта, баъд ба карнайи қабул мерасад. Мо мавқеи сафҳачаи филизири тағиир дода, фарқи роҳҳои мавҷҳои ростакӣ ва инъикосшударо каму зиёд мекунем – дар натиҷа мавҷҳо якдигарро ё тақвият медиҳанд ё маҳв месозанд (вобаста ба ин, ки фарқи роҳҳо ба адади томи дарозиҳои мавҷ баробар мешавад ё ба адади тоқи нимдарозиҳои мавҷ).

Мушоҳидаи интерференси рӯшной нишон медиҳад, ки рӯшной ҳангоми густариш ёфтани хусусиятҳои мавҷӣ зохир мекунад. Таҳқиқи интерференс ва санчишиҳои алоқаманди он имкон медиҳад, ки дарозии мавҷҳои рӯшной ҷен карда шавад. Ин дарозиҳо дар фосилаи $4 \cdot 10^{-7} \div 8 \cdot 10^{-7}$ м меҳобанд.



Рас.125.

-
- ?
1. *Мавҷҳои ҷӯрфаз (коҳерентӣ)-и рӯшиноиро чӣ тавр ҳосил мекунанд?*
 2. *Падидаш интерференси рӯшиноӣ чӣ моҳият дорад?*
 3. *Тафовути рангии мавҷҳои рӯшиноӣ бо чӣ гуна бузургии физикии ташхисдиҳанди рӯшиноӣ алоқаманд аст?*
 4. *Сангери ба рӯйи яҳи шаффофф тавре мезанем, ки яҳ нашиканад, вале дар он кафҳо ба вуҷуд биёяд. Он гоҳ мебинем, ки яҳ бо рангҳои гуногун мавҷ мезанад. Сабаби ин дар ҷист?*
 5. *Дарозии мавҷ дар об н бор кам мешавад (п қобилияти шуоҷишакии об нисбат ба ҳавост). Оё ин он гуна маънидорад, ки гаввос*

дар зери об наметавонад аиёи атрофи худро дар партави табиӣ бубинад?

§46. Баъзе татбиқҳои интерференси рӯшной

Татбиқҳои интерференс басе муҳим ва сершуморанд.

Интерферометр ном асбобе мавҷуд аст, ки кори он бар истифодаи падидай интерференс асос ёфтааст. Таъйиноти интерферометрҳо гуногун буда метавонад: ба дараҷаи бисёр дақиқ чен кардани дарозии мавҷҳои рӯшной, чен кардани қобилияти шуоъшиканандагии газҳо ва ғ.

Мо ин ҷо танҳо ду татбиқи интерференсро муоина мекунем.

Санҷииши сифати пардози сатҳҳо. Ба воситаи ин асбоб сифати пардози сатҳи маснуотро бо дурустии то даҳяки дарозии мавҷ ё худ 10^{-6} см санҷидан мумкин аст. Барои ин дар байни сатҳи намунаи санҷиданий ва сатҳи лавҳачаи хубсайқалдидаи эталонӣ як қабати фонашакли тунуки ҳаво ба вучуд овардан мебояд. Он гоҳ ноҳамвориҳои сатҳ (то 10^{-6} см) боиси қаҷ омадани тасмаҳои интерференсие мегарданд, ки онҳо дар натиҷаи аз сатҳи намунаи санҷиданий ва рӯяни поёни лавҳачаи эталонӣ инъикос ёфтани рӯшной пайдо мешаванд.

Танвири асбобҳои оптикаӣ. Объективҳои олатҳои суратгириву аксандозҳо (проекторҳо), перископҳои киштиҳои зериобӣ ва асбобҳои дигари оптикаӣ адади зиёди шишаҳои оптикаӣ – линза, маншур ё худ призма ва ғ. доранд. Дар ин гуна асбобҳо рӯшной аз ҷандин сатҳ инъикос мешавад. Адади сатҳҳои нуринъикоскунанда дар дастгоҳи суратгирӣ замони ҳозира ба 10, дар перископҳои киштии зериобӣ то ба 40 мерасад. Дар сурати амудан ба сатҳи оптикаӣ задани рӯшной аз 5 то 9%-и энергияи он инъикос мешавад. Бинобар ин аз тамоми рӯшноии ба асбоб воридшаванда на бештар аз 10-20 дарсадаш то ба ҷойи мушоҳида мерасад – дар натиҷа равшанини тасвир кам мешавад ва сифати он паст меояд. Як қисми дастаи рӯшной бо вучуди инъикоси ҷандинкарата (аз сатҳҳои даруни асбоб) то ба ҷойи мушоҳида мерасад, вале ба иллати пароканишҳои зиёд дар созидани тасвирӣ возех иштирок намекунад. Ҳамин аст, масалан, ки дар тасвирҳои фотографӣ бурқаъ (вуал) пайдо мешавад.

Барои бартараф соҳтани ин асари номатлуби инъикоси рӯшной (аз сатҳҳои оптикаӣ) ҳиссаи инъикосшавандаи энергияи рӯш-

ноиро кам кардан мебояд. Он гох тасвир равшантар, нуронитар меояд, мунаавтартар мешавад. Истилоҳи танвир аз ҳамин чост ва маъни «равшан кардан», «нуронӣ кардан» дорад.

Танвири олатҳои оптикаӣ бар падидай интерференс асос ёфтааст. Сатҳи шишаи оптикаӣ, масалан, линзаро пардаи тунуке медавонанд, ки қобилияти шуоъшикани он n_n назар ба қобилияти шуоъшикани шиша n_u кам бошад. Барои осонӣ мавриди амудан ба сатҳи парда задани рӯшноиро муоина мекунем (рас.126).

Фарқи роҳҳои 1 ва 2, ки аз сатҳҳои болоӣ ва поёни парда инъикос шудаанд, ба ғафсии дучандай парда $2h$ баробар аст. Дарозии мавҷ дар парда λ_n назар ба хало n бор кам аст:


$$\lambda_n = \frac{\lambda}{n}.$$

Барои он ки мавҷҳои 1 ва 2 яқдигарро суст кунанд, фарқи роҳҳои онҳо бояд ба ним дарозии мавҷ дар парда баробар шавад:

$$2h = \frac{\lambda_n}{2} = \frac{\lambda}{2n_n}. \quad (5.12).$$

Агар доманаи мавҷҳои инъикосшуда ҳамчен ё қариб ҳамчени яқдигар бошанд, рӯшной комилан ҳомӯш мешавад. Барои ба ин муваффақ шудан қобилияти шуоъшикани пардаро қимати матлуб додан (яъне онро дуруст интихоб кардан) мебояд, зоро шиддати рӯшноии инъикосгашта ба нисбати зарибҳо (коэфисентҳо)-и шиқости ҳарду муҳити ҳамсарҳад вобаста мебошад.

Ба линза дар шароити муқаррарӣ рӯшноии сафед мезанад. Ифодаи (5.12) нишон медиҳад, ки ғафсии матлуби пардаро вобаста ба дарозии мавҷ интихоб кардан зарур меояд. Аз ин рӯ мавҷҳои инъикосгаштаи дорои ҳама басомадҳоро ҳомӯшонидан имконпазир нест. Ғафсии пардаро тавре интихоб мекунанд, ки дар сурати амудан ба сатҳи пардапӯш задани рӯшной ҳомӯшшуди пурра ба дарозихои мавҷи соҳаи миёнаи тайф (спектр), яъне ба ранги сабз $\lambda_n \approx 5,5 \cdot 10^{-5}$ см рост ояд. Ғафсии матлуби парда ба чаҳоряки дарозии мавҷ (дар парда) баробар аст:



Рас.126.

$$h = \frac{\lambda_c}{4n_n}.$$

Инъикоси рӯшнои мутобиқ ба қитъаҳои канории тайф (спектр), яъне сурх ва бунафш хеле кам суст мешавад. Ҳамин аст, ки обьективи танвиршуда дар рӯшнои инъикосшуда ранги бунафши равшан мегирад. Дар замони мо сураттиракҳои содатарин ва арзонтарин ҳам шишаҳои танвиршуда доранд.



Маҳви рӯшнӣ бо рӯшнӣ он гуна маънӣ надорад, ки гӯё энергияи рӯшнӣ ба навъҳои дигари энергия табдил меёбад. Дар ин ё он қитъаи фазо якдигарро маҳв кардан мавҷҳо он гуна маънӣ дорад, ки рӯшнӣ ба он соҳаи фазо ҳеч гуна энергия ворид намегардонад. «Хомӯши» будани мавҷҳои инъикосшуда дар наздикиҳои сатҳи обьективи танвиршуда он гуна маънӣ дорад, ки рӯшнӣ аз тариқи обьектив мегузараад.

§47. Дифраксияи мавҷҳои механикӣ

Мавҷ ғоҳи густарии ёфтани дар аксари мавридҳо бо монеаҳое дучор меояд, ки андозаҳои онҳо назар ба дарозии мавҷ начандон зиёд аст. Рафтори мавҷ асосан ба таносуби байни дарозии мавҷ ва андозаи монеа бастагӣ дорад.

Мавҷ монеаро давр зада метавонад. Дар сурати хурд будани андозаҳои монеа мавҷҳо канорҳои онро давр зада, дар паси монеа боз ба ҳам меоянд. Чунончи, мавҷи баҳр сангҳои сари роҳи худро дар сурати назар ба дарозии мавҷ хурд (ё ба он наздик) будани

андозаҳои санг озодона давр мезанад. Мавҷ дар паси санг тавре паҳн мешавад, ки гӯё он санг умуман вучуд надошта бошад (сангҳои хурди рас.127). Айнан ҳамин тавр мавҷе, ки дар натиҷаи ба ҳавз партофтани санг пайдо мешавад, чӯби нӯгаш аз об берунро озодона давр зада метавонад. Танҳо монеаи андозааш назар ба дарозии мавҷ зиёд



Рас.127.


(санги калони рас.127) дар паси худ «соя» меафканад: мавч дар ин маврид ба соҳаи ақиби санг гузашта наметавонад.

Мавҷҳои садо низ хусусияти монеаро давр задан доранд. Шумо садои монини нонамоёнро шунида метавонед. Дар ҷангал шумо барои гум накардан рафиқони дар паси дараҳтҳо нонамоёни худ онҳоро фарёд мекунед (овоз медиҳед). Мавҷҳои садо бар хилоғи мавҷҳои рӯшнӣ дараҳтҳоро озодона давр зада овози шуморо то гӯши чураҳотон мерасонанд.


Падидайи аз рафти ростхатта майл ҳӯрдани мавҷҳо (дар сурати аз канори монеаи сари роҳи худ гузаштани онҳо)-ро *дифраксия* ном додаанд (*аз қалимаи лотинии difractus – ишиқаста*). Дифраксия ҳам мисли интерференс ҳама рӯйдодҳои мавҷиро хос аст. Ҳангоми рӯй додани дифраксия сатҳи мавҷӣ дар канори садд (монеаи сари роҳи рафти мавҷ) қаҷ меояд. Дифраксия хусусан дар мавридҳое равшан зоҳир мегардад, ки андозаи садд назар ба дарозии мавҷ ҳурд ё бо он қобили муқоиса бошад.

Падидайи дифраксияи мавҷҳоро дар мавриди дар сатҳи об паҳн шудани онҳо мушоҳида кардан осон аст. Барои ин дар сари роҳи мавҷҳо садди роғдоре мегузорем, ки роғаш назар ба дарозии мавҷ ҳурд бошад (рас.128). Он гоҳ ба хубӣ аён мегардад, ки дар соҳаи паси садд мавҷи доиравие паҳн мешавад, гӯё ин ки дар роғи садд ҷисми ларзон, яъне манбаи мавҷҳо воқеъ гардида бошад. Қоидай Ҳийтгесн низ маҳз ҳамиро тақозо мекард (ниг. §41). Манбаъҳои сонавӣ (дуюмӣ) дар роғи танг ба яқдигар чунон наздик ҷой мегиранд, ки онҳоро чун як манбаи нуқтагӣ пиндоштан мумкин аст.

Агар паҳноии роғ назар ба дарозии мавҷ зиёд бошад, манзараи дар паси садд паҳн гаштани мавҷ ба куллӣ тағиیر мейбад (рас.129). Мавҷ аз роғи садд қариб бе тағиiri шакли худ мегузарад: танҳо канорҳои сатҳи мавҷӣ андак қаҷ меоянд (сабаби қисман ба фазои паси садд гузаштани мавҷ низ дар ҳамин аст).



Рас.128.



Рас.129.

Коидай бунлодии Ҳўйигенс дарки падидаи дифраксияро осон мегардонад. Мавҷҳои сонавии афкандаи ин ё он қитъаи муҳит метавонад, ки канори садди сари роҳи худро давр зада, ба соҳаи паси он бигзаранд.



1. *Аз рӯйдодҳои дифраксияи мавҷҳо мисолҳое биёред, ки дар матни ин банд зикр наёфтаанд.*
2. *Дифраксияи мавҷҳо дар чӣ гуна шароит равшантар зоҳир мегардад?*

§ 48. Дифраксияи рӯшнӣ

Агар рӯшноӣ падидаи¹ мавҷитабиат бошад, пас, гайр аз интерференс бояд падидаи дифраксияи рӯшнӣ низ рӯй дихад, зеро, чунонки болотар зикр кардем, дифраксия (яъне аз канори монеа ё садд давр зада гузаштани мавҷҳо) ҳама рӯйдодҳои мавҷиро хос аст. Аммо мушиҳида кардан дифраксияи рӯшнӣ осон нест. Ган дар он аст, ки мавҷҳо аз рафти ростхаттаи худ ба дараҷаи намоён танҳо дар сурати бо дарозии мавҷ қобили муқонса будани андозаҳои садди роҳашон майл меҳӯранд; вале мавҷҳои рӯшнӣ багоят кӯтоҳанд. Пас, онҳо чӣ тавр дифраксия дода метавонанд ва агар тавонанд, онро чӣ тавр мушиҳида кардан мебояд?

Дастаи борики рӯшноиро ба сӯрохи танге равона карда, дидан мумкин аст, ки қонуни рафти ростхаттаи рӯшнӣ вайрон шуда метавонад. Андозаи доги равшан дар муқобили сӯроҳ назар ба худи андозаи сӯроҳ калонтар меояд, ки ин хилофи қонуни рафти ростхаттаи рӯшноист.

Таҷрибаи Йунг. Соли 1802 кошифи интерференси мавҷҳо Т.Йунг дар роҳи таҳқики падидаи дифраксия таҷрибаи классикӣ анҷом дод (рас.130). Ў ду нуктаи аз яқдигар на чандон дури B ва C -и пардаи ношаффофера бо сӯзан сӯроҳ кард. Йунг ин сӯроҳиҳои тангро бо дастаи рӯшноии борике, ки аз сӯроҳи танги пардаи дигар мебаромад равшан соҳт. Маҳз ҳамин нозуқӣ, ки онро он вақтҳо фаҳм кардан осон набуд, таҷрибаро муваффақият бахшид. Танҳо мавҷҳои ҷӯрфаз (мавҷҳои коҳерентӣ) интерференс


1. Парош – аз масдари парошидан ба маънои парешон кардан, парокандан (С.Қ.)

мешаванд. Мавчи куравие, ки мувофики қоидай Ҳйуйгенс аз сўрохи *A* пайдо мешавад, дар сўроҳҳои *B* ва *C* ларзишҳои чўрфаз ба вучуд меоварад. Дар натицаи дифраксия аз сўроҳҳои *B* ва *C* дастаҳои маҳрутишакл (конусшакл)-и рӯшнӣ ба вучуд меоянд, ки якдигарро қисман мепӯшанд. Ҳамчунин дар натицаи интерференс шудани ин ду мавҷ дар пардаи намойиш (экран) раҳҳои яқдармиён равшану тира пайдо мешаванд. Йүнг яке аз сўроҳҳоро маҳкам карда, дид, ки раҳҳои интерференсӣ нопадид мегарданд.

Маҳз ҳамин гуна таҷрибаҳо Йүнгро имкон дод, ки дарозии мавҷҳои мутобик ба шуоъҳои гуногунрангро чен карда тавонад ва бояд гуфт, ки ин таҷрибаҳои пешоҳангонаи ў басе дақиқ буданд.

Назарияи Френел. Таҳқики мукамали дифраксия бо номи О. Френел алоқаманд мебошад. Ў на танҳо мавридҳои гуногуни дифраксияро дар таҷриба диқиқкорона таҳқиқ кард, балки назарияи миқдории онро низ бунёд соҳт. Ин назария имкон дод, ки манзараи дар натицаи ҳар гуна садро давр задани рӯшнӣ ҳосилшаванда баҳодод карда шавад. Падидаи дар муҳити яқчинса ба таври ростхатта густариш ёфтани рӯшноиро дар заминаи назарияи мавҷӣ низ Френел шарҳи дуруст додааст. Ў ин комёбихоро дар натицаи оmezish додани қоидай Ҳйуйгенс ва гояи интерференси мавҷҳои сонавӣ (дувумй) ба даст овардааст. Ба ақидаи Френел *сатҳи мавҷӣ дар ҳар лаҳзаи вақт танҳо ҳамти фарогир (ҳамти ҳовӣ)-и мавҷҳои сонавӣ аст, балки натицаи интерференси онҳо низ мебошад* (ва ҳамин аст қоидай бунлодии Ҳйуйгенс – Френел).

Барои ёфтани домана (амплитуд)-и мавҷи дар ин ё он нуқтаи фазо пайдошуда манбаъи рӯшноиро фикран бо сатҳи сарбасте ихота кардан мебояд. Он гоҳ интерференси мавҷҳои, ки аз манбаъҳои сонавии рӯйи ин сатҳ бармеоянд, доманаи натиҷавиро дар ҳар нуқтаи фазо шакл дода метавонад.



Рас.130.



Френел Огайустен (1788 – 1827) – физикдөн барчастай фаронсавай, ассоғузори оптикаи мавчай. Ү фояи Ҳүйгенстро дар бораи интерференси мавчхой сонавай (дувумай) такмил дода, назарияи микдории дифраксия рұшноиро ба вучуд овард.

Френел дар заминаи ин қоидა қонунхой оптикаи геометрӣ, аз чумла дар муҳити якчинса рафтори ростхатта доштани рұшноиро шархи дуруст додааст. Ү дар заминаи усули ба китъаҳои алоҳида тақсим кардан сатҳи мавчай барои хисобукитоби манзараи дифраксия усули тақрибие оғардааст.

Аввалин исботи арзияти мавчхой рұшной низ бо номи Френел алоқаманд аст.

Ин гуна баҳодод дарки онро осон мекунад, ки рұшной аз манбаи нүктагии S (ки мавчи куравий меафканад) чӣ тавр то ба нүктаи ихтиёрии B (рас.131) мерасад. Амали якҷояи манбаъҳои

сонавии сатҳи мавҷии куравии радиусаш R -ро муоина карда, нүктаи муҳимеро дарк кардан осон аст: натиҷаи интерференси мавчхой сонавии афкандаи ин манбаъҳо дар нүктаи B он гуна ҳоҳад буд, ки гүё ба ин нүкта танҳо манбаъҳои сонавии рўйи қитъаи куравии хурди ab рұшной мефиристода бошанд.


Мавчхой сонавии афкандаи манбаъҳои воқеъ дар рўйи қисми бокимондаи сатҳи муоинашаванда дар натиҷаи интенференс ҳамдигарро маҳв месозанд. Пас, ин падида чунон сурат мегирад, ки гүё рұшной танҳо ба рафти хатти рости SB (яъне ростхатта) паҳн мешуда бошад.

Дар баробари ин Френел падидаи дифраксияи рұшноиро ба рои саддҳои гуногун шарҳи микдорӣ дод.

Соли 1818 дар маҷлиси Академияи илмҳои Фаронса падидаи ҷолибе рўй дод. Олиме таваҷҷуҳи ҳозиронро ба он ҷалб кард, ки аз назарияи Френел далелҳои муҳолифи ақли солим бармеояд. Барои андозаҳои муъайянни сўроҳ ва масофаи муайянни манбаи рұшной – сўроҳ то пардаи намойиш (экран) дар маркази доги равшан бояд доги тирае ба вучуд ояд ва, ҳамчунин, дар маркази сояи гирдаи ношаффоғ, баражкс, бояд доги равшане пайдо шавад. Аммо вақте ки таҷрибаи дар ҳамон ҷо доиршуда ин хулосаҳои

«ақли солим»-ро бекамукост тасдиқ кард, ҳайрати ҳозиронро ҳадду канор набуд.

Манзараҳои дифраксионӣ аз саддҳои гуногун. Азбаски мавчи рӯшнойӣ басе кӯтоҳ аст, пас, кунчи майли рӯшнойӣ (аз самти густариши ростхатта) низ қалон наҳоҳад буд. Бинобар ин барои ба вучуд овардани манзараи возехи дифраксия ё саддҳои бисёр хурдро истифода кардан зарур аст ё ин ки масофаи байнин садди роҳи рӯшноиву пардаи намойишро ба қадри коғӣ дарозтар гирифтан мебояд. Чунончи, дар сурати тақрибан як метр будани масофаи байнин садд ва пардаи намойиш андозаҳои садд аз садяки миллиметр набояд зиёд бошад. Вале агар масофаи байнин садд ва парда чандсад метр ё чанд километр бошад, садди андозаҳояш чанд сантиметр ва ҳатто чанд метрро истифода кардан мумкин аст.



Рас.132.

Дар рас.132 фотосуратҳои манзараҳои дифраксионӣ барои саддҳои зерин тасвир шудааст: *а* – сими борик, *б* – сӯроҳи гирд ва *в* – гирда (диск). Чунонки мебинем, дар мавриди аввал ба ҷойи сояи сим чанд раҳи равшану тира пайдо мешавад; дар сурати дуюм дар маркази манзараи дифраксионии ҳосилкардаи сӯроҳи гирд як доги тирагун ба вучуд меояду дар атрофаш – ҳалқаҳои сафеду сиёҳ (кутри сӯроҳро тағиیر дода, дар маркази тасвир доги равшан ва дар атрофаш ҳалқаҳои сиёҳу сафед ҳосил кардан мумкин аст); дар сурати охирин дар маркази тасвири сояи гирда доги равшане метобад, ки дар гирдаш ҳалқаҳои тирагуни ҳаммарказ дорад.

Ҳадди татбиқпазирии оптикаи геометрий. Ҳама назарияҳои физикӣ рӯйдодҳои табииро танҳо тақрибан инъикос мекунанд. Ва барои ҳар гуна назария худуди муайянни татбиқпазир будан ё набудани он вучуд дорад. Дар ин ё он маврид қобили истифода

будан ё набудани ин ё он назария ба он вобаста аст, ки аввалан, ин назария чй гуна дарацаи дурустиро таъмин карда метавонад ва, сониян, ҳалли ин ё он масъалаи амалӣ чй гуна дарацаи дурустӣ меҳоҳад. Ҳадди татбиқи назарияро танҳо баъди бунёд соҳтани назарияи умумитаре муқаррар кардан мумкин аст, ки падидаҳои муоинашавандаро фаро бигирад.

Ҳамаи ин қоидаҳои умумӣ ба оптикаи геометрий низ таъаллук доранд. Ин назария назарияи такрибист ва аз ин рӯ интерференс ва дифраксияи рӯшноиро шарҳ дода наметавонад. Назарияи умумитар ва айни ҳол дурусттар оптикаи мавҷист. *Қонуни рафти ростхаттаи рӯшинӣ ва қонунҳои дигари оптикаи геометрий танҳо дар сурате ба қадри коғӣ дуруст риоя мешаванд, ки андозаҳои садди роҳи рӯшинӣ назар ба дарозии мавҷи рӯшинӣ хеле зиёд бошад.* Валекин ин қонунҳо ҳеч гоҳ ба дурустӣ риоя намешаванд.

Амали асбобҳои оптикаи геометрий ташхис дода мешавад. Аз рӯйи ин қонунҳо мо ҷузъиёти чизи бо микроскоп (резбин) мушоҳида карданиро, ҳар қадаре ки онҳо хурд бошанд, гӯё фарқ карда метавониста бошем; ҳамчунин, мувофиқи ин қонунҳо ба воситаи телескоп мавҷудияти ду ҷузъи ҳамон як қушаситораро, ҳар қадаре ки масофаи кунҷии байни онҳо кӯтоҳ бошад, гӯё муқаррар карда метавониста бошем. Вале дар асл чунин нест ва танҳо назарияи мавҷии рӯшной имкон медиҳад бифаҳмем, ки сабаби маҳдуд будани тавони ҷудодиди асбобҳои оптикаи дар чист.

Тавони ҷудодид (яъне ҷудо-ҷудо дидан)-и ҷизҳои хурд бо микроскоп ё телескоп. Табиати мавҷии рӯшной имкони бо микроскоп дидани ҷузъиёти ин ё он чиз ва ҷизҳои хурдро маҳдуд мегардонад. Ба сабаби мавҷудияти дифраксия тасвири ҷузъиёти рез-рез возех намеояд, зеро дастаи дар микроскоп истифодашавандай рӯшной (мисли ҳар гуна дастаи дигари рӯшной) на дақиқан ростхатта паҳн мешавад, балки канори ашёро камобеш давр ҳам мезанад. Ҳамин аст, ки тасвирҳо новозех (ё ҳуд диффузӣ) меоянд. Агар тасвирҳои новозехи ҷузъиёти мушоҳида карданӣ як шаванд, ҳеч гуна дарацаи қалонкунӣ онҳоро намудор карда наметавонад. Ин ҳолат он гоҳ рӯй медиҳад, ки андозаҳои ҳаттии ҷизҳои мушоҳидашаванда назар ба дарозии мавҷи рӯшной хурд бошанд.

Падидаи дифраксия қобилияти ҷудодиди телескопро низ маҳдуд мегардонад: тасвири ситора дар канорҳои қоби обиективи телескоп на дар шакли нуқта, балки дар шакли маҷмӯъи

ҳалқаҳои равшану тира падид меояд. Ва дар сурати хурд будани масофаи кунции байни ду ситора ин ҳалқаҳо рӯйиҳам меоянд ва ҷашми мо дида наметавонад, ки тасвир аз ҷанд (як ё ду) нуқта иборат аст. Хурдтарин масофаи кунции байни ду нуқтаи тобон бо нисбати дарозии мавҷи рӯшной бар қутри объектив таъин мешавад.

Ин мисол далел аст, ки дифраксия ҳамеша барои ҳама гуна садд вучуд дорад. Ва дар мушиҳидаҳои басе нозуқ онро барои садхое ҳам, ки андозаҳошон назар ба дарозии мавҷ хеле зиёд аст, аз мадди назар дур доштан нодуруст мебуд.



Дифраксияи рӯшинӣ ҳадди татбиқи оптикаи геометриро таъйин мекунад, ҳосияти саддҳоро давр задани рӯшинӣ, қобилияти бо микроскоп ва телескоп ҷудо-ҷудо дидани ҷизҳои хурдро маҳдуд мегардонад.




1. *Сабаб чист, ки бо микроскоп атомро дидан имкон надорад?*
2. *Қоиди Ҳийүгенс – Френелро таъриф дихед.*
3. *Бикӯшед, ки пайдои дифраксияро дар ягон таҷриба, масалан, дар тақрори таҷрибаи Йунг мушиҳида кунед.*
4. *Қонунҳои оптикаи геометрий дар қадом мавридҳо дурустанд?*

§ 49. Панчараи дифраксионӣ


Падидои дифраксия дар асбоби бисёр аҷиби оптикий – панчараи дифраксионӣ истифода мешавад.

Панчараи дифраксионӣ асбобест иборат аз адади зиёди роғҳои танге, ки аз якдигар бо фосилаҳои ношаффоф ҷудоанд (рас.133). Панчараи хубро ба воситаи мөшини маҳсусе месозанд, ки он лавҳаи шишагинро роғ-роғ мекунад. Адади роғҳо дар ҳар миллиметр то ба ҷанд ҳазор расида метавонад; адади умумии роғҳо дар як панчара одатан беш аз 100 000 аст.

Панчараи содаро маъмулан аз желатин месозанд. Барои ин дар рӯйи панчараи хуб желатин давонда, аз он нусха мебардоранд ва онро дар байни ду лавҳаи шишагин мегиранд. Аммо беҳтарин панчара панчараи инъикоскунанда мебошад, ки аз тасмаҳои



Рас.133.



Рас.134.

паёпайи инъикоскунандаву пароканандаи рӯшной иборат аст. Роғҳои рӯшнопароканандаро ба воситаи ранда дар лавҳаи филизӣ (металлӣ)-и сайқалӣ «мекананд».

Агар бари роғҳои шаффоғ (ё тасмаҳои инъикоскунанда) ба a ва бари фосилаҳои ношаффоғ (ё тасмаҳои рӯшнопарокананда) ба b баробар бошад, бузургии $d=a+b$ даври панҷараро ифода мекунад.

Биёед, чузъиёти асосии назарияи содатарини панҷараи дифраксиониро бинем. Бигзор, ба панҷара мавҷи якранг (монохроматӣ)-и ҳамвори дарозиаш λ бизанд (рас.134). Манбаъҳои сонавӣ дар роғҳо мавҷҳои ба вучуд меоранд, ки онҳо ҳар сӯ паҳн мешаванд. Мавридеро муоина мекунем, ки ин мавҷҳо яқдигарро тақвият дидҳанд. Барои ин мавҷҳоеро мегирем, ки таҳти кунҷи ϕ паҳн мегарданд. Фарқи роҳҳои мавҷҳои канории роғҳои ҳамсоя ба дарозии порчай AC баробар аст. Агар дар ин порча адади томи дарозиҳои мавҷ гунҷад, он гоҳ мавҷҳои ҳамаи роғҳо чамъ шуда, яқдигарро тақвият медиҳанд. Дарозии порчай AC -ро аз секунҷай ACB ёфтани мумкин аст:

$$AC = AB \sin \phi = ds \sin \phi.$$

Максимумҳо таҳти кунҷҳои (ϕ) мушоҳида мешаванд, ки барои онҳо шарти зайл риоя шавад:

$$ds \sin \phi = k\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad (5.13)$$

Дар назар доштан зарур аст, ки дар сурати риоя шудани шарти (5.13) на танҳо мавҷҳои зӯр мегиранд, ки аз канорҳои поёни роғҳо (аз рӯйи расм) мебароянд, балки мавҷҳои аз ҳамаи нуқтаҳои дигари роғҳо оянда низ яқдигарро қувват мебахшанд. Ба ҳар нуқтаи роғи якум дар роғи дуюм нуқтае рост меояд, ки

масофааш аз нүктаи якум d аст. Бинобар ин фарқи роҳҳои мавҷҳои сонавии афкандаи ин нүктаҳо $k\lambda$ мебошад ва онҳо ҳамдигарро зўр мебахшанд.

Дар паси панчара линзаи чамъоваранд ва дар ҳамвории конунии он пардаи намойиш мегузорем.

Линза шуоъҳои мувозӣ (шуоъҳои параллелӣ)-ро дар як нүкта чамъ меоварад. Мавҷҳо маҳз дар ҳамин нүкта чамъ омада, ҳамдигарро тақвият медиҳанд. Кунче (ϕ), ки шарти (5.13)-ро қонеъ мегардонад, мавқеи максимумҳоро дар пардаи намоиш таъйин мекунад.

АЗбаски мавқеи максимумҳо (гайр аз максимуми марказӣ, ки барояш $k = 0$ аст) ба дарозии мавҷ бастагӣ дорад, пас, панчара рӯшноии сафедро таҷзия (чузъ-чузъ) мекунад, яъне онро ба чузъҳои таркибӣ тақсим мекунад (ниг. варақаи ранга, рас. IV, 1). Ҳар қадре ки λ зиёд бошад, ин ё он максимуми мутобиқ ба ин ё он қимати λ аз максимуми марказӣ ҳамон қадр дурттар чой мегирад (ниг. варақаи ранга, рас. IV, 2, 3). Барои ҳар як қимати k тайф (спектр)-и ба худ хос пайдо мешавад.

Дар байни максимумҳо минимумҳои равшаний воқеъ мегарданд. Ҳар қадре ки адади роғҳо зиёд бошад, максимумҳо ҳамон қадр равшантар ва минимумҳои байни онҳо ҳамон қадр васеътар меоянд. Энергияи рӯшноии ба панчара зананда дар он тавре тақсим мешавад, ки қариб ҳамаи он ба максимумҳо рост меояд (ба соҳаҳои мунимумҳо бошад, ҳиссаи бағоят ками ин энергия мерасад).

Ба воситай панчараи дифраксионӣ дарозии мавҷро басе дақиқ чен кардан мумкин аст. Агар даври панчара маълум бошад, мульайян кардани дарозии мавҷ аз чен кардани кунци ϕ -и мутобиқ ба самти максимуми муонишаванда иборат мешавад.

Мижҳои мо низ то дараҷае панчараи дифраксионӣ будан метавонанд: агар мо ҷашми худро нимпӯш карда, сӯйи манбаи дурахшони рӯшной нигарем, ранҳои рангинкамон ба назарамон мерасад, зеро рӯшноии сафед дар натиҳаи дар мӯйҳои милки ҷашм дифраксия шудан ба рангҳо чудо мешавад. Сафҳаи дербози граммофон бо «ҷӯяк»-ҳои рӯяш, ки ба ҳамдигар бисёр наздиқанд, ба панчараи дифраксионии инъикоскунанда монандӣ дорад. Рӯшноии аз ин гуна панчара инъикосгаштаи, масалан, ҷароғи электрикӣ низ ба рангҳо чудо мешавад. Бо ин асбоб якбора чанд тайф (спектр)-и ба қиматҳои гуногуни k мутобиқро мушоҳида кардан мумкин аст.

Ин манзара дар сурате возех меояд, ки рӯшноии чароғ ба сатҳи сафҳа (пластина) таҳти кунҷи калон бизанад.



Маҷмӯи рогҳои начандон дур аз якдигар бо низоми муъайян воқеъгашта панҷараи дифраксионӣ (ё худ шабакаи дифраксионӣ) ном асбоби оптикае мебошад, ки он рӯшиноро таҷзия карда метавонад. Панҷараи дифраксионӣ имкон медиҳад, ки дарозии мавҷҳои рӯшиноӣ басе дақиқ ҷен карда шавад.



1. *Оё мавқеи максимумҳои ҳосилкардаи панҷараи дифраксионӣ ба адади рогҳои он баstagӣ дорад?*
2. *Агар шумо аз тариқи пари кабки дарӣ ё пари мург сӯйи ҷароғи электрикӣ фурӯзон нигаред, чӣ мебинед?*
3. *Тайфҳо (спектрҳо)-и ҳосилкардаи манишур (призма) аз тайфҳои дифраксионӣ чӣ фарқ доранд?*

§50. Арзияти мавҷҳои рӯшиноӣ. Қутбиш (поларизатсия)-и рӯшиноӣ


Падидоҳои интерференс ва дифраксия, бешак, далеланд, ки рӯшиноӣ ҳосиятҳои мавҷӣ зоҳир мекунаад. Аммо инҳо чӣ гуна мавҷанд – арзӣ ё тӯлӣ?

Бунёдгузорони оптикаи мавҷӣ Йунг ва Френел муддати дуру дароз мавҷҳои рӯшиноиро мавҷи тӯлӣ (яъне мони мавҷҳои садо) мепиндоштанд. Он вақтҳо мавҷҳои рӯшиноиро чун мавҷҳои ҷандире муоина мекарданд, ки гӯё дар эфир ном мухити фарзӣ паҳн мешуда бошанд ва гӯё он эфир тамоми фазоро пур карда, ба даруни ҳама ҷисмҳо нуфуз карда метавониста бошад. Тавре ба назар мерасид, ки ин гуна мавҷҳо арзӣ буда наметавонанд, зеро мавҷҳои арзӣ танҳо дар ҷисми саҳт вуҷуд дошта метавонанд, вале равшан на-буд, ки ҷисмҳо дар эфири саҳт чӣ тавр муқовимат нодида ҳаракат мекарда бошанд. Охир, эфир набояд ҳаракати ҷисмҳоро монеъ шавад?! Дар акси ҳол қонуни инерсия (дурусташ: *инертия*, яъне шастри ҳаракат) риоя намешуд.


Лекин охиста-охиста шумораи далелҳои таҷрибавие меафзуд, ки онҳоро дар заминаи ақидаи тӯлӣ будани мавҷҳои рӯшнӣ шарҳ додан имкон надошт.

Таҷрибаҳо бо қаҳрабои асл (турмалин). Мо муғассалан танҳо таҷрибаero мӯони мекунем, ки басе сода, вале бағоят ҷолиб аст. Ин таҷрибаest бо қаҳрабои асл ном булӯр (кристалл)-и шаффофи сабзранг. Ин булӯр меҳвари симметрия дорад ва ба гурӯхи булӯрҳои ба истилоҳ якмехвара доҳил мешавад. Аз ин булӯр як лавҳаи росткунҷаро тавре мебурер, ки як тарафи он ба меҳвари булӯр мувозӣ (параллел) ояд. Агар дастаи рӯшнои Офтоб ё ҷароғи электрикиро амудан ба сатҳи ин лавҳа равона соzem ва лавҳаро гирди меҳвари дастаи рӯшноӣ гардиш дихем, шиддати дастаи аз лавҳа гузаштаи рӯшнӣ тамоман тағиیر намеёбад (рас.135). Метавон гумон бурд, ки рӯшнӣ дар қаҳрабо танҳо қисман фурӯ бурда шуда, ранги сабзтоб гирифтааст ва дигар чизе рӯй надодааст. Аммо воқеяят на ҷунун аст, балки гуфтан мумкин аст, ки мавҷи рӯшнӣ хосиятҳои наъ гирифтааст.

Ин хосиятҳоро дар сурате метавон ошкор соҳт, ки дастаи рӯшнои аз лавҳаи қаҳрабо гузаштаро ба ҳамин гуна лавҳаи дигаре, ки ба лавҳаи якум мувозӣ аст, равона соzem (рас.136,а). Дар сурати ҳамсамт будани меҳварҳои булӯрҳо боз ҳам ягон чизи ачиб мушоҳида намешавад: дастаи рӯшнӣ дар натиҷаи дар лавҳаи дуюм фурӯ рафтани боз қадре сусттар мешаваду бас. Вале агар булӯри якумро қарор монда, булӯри дуюмро гардиш дихем (рас.136,б), хомӯшшуди ҳайратангезе мушоҳида мешавад: ба қадри афзоиши кунҷи байнӣ меҳварҳои булӯрҳо шиддати рӯшнӣ кам мешавад ва вақте ки меҳварҳо нисбат ба якдигар мавқei амудӣ бигиранд, рӯшнӣ аз булӯри дуюм тамоман гузашта



Рас.135.




Рас.136.

наметавонад (рас. 136, в), зеро булўри дуюм онро комилан фурӯ мебарад. Сабаби ин дар чист? Инро чӣ шарҳ додан мумкин аст?

Арзияти мавҷҳои рӯшноӣ. Аз таҷрибаҳои муоинашуда ду хулоса сар мезанад: аввалан, мавҷҳои рӯшноии аз манбаъ оянда нисбат ба самти рафти худ ба куллӣ симметрий мебошад (дар таҷрибаи якум ҳангоми гардиш додани булӯр шиддати рӯшноии гузашта тағийир намеёбад), ва, сониян, мавҷҳои аз булӯри якум хориҷшуда симметрияни меҳварӣ надорад, зеро шиддати рӯшноии аз булӯри дуюм гузаранд вобаста ба кунҷи гардиши ин булӯр нисбат ба меҳвари шуоъ ин ё он бузургӣ хоҳад дошт.

Мавҷҳои тӯлӣ нисбат ба самти рафти худ симметрияни комил доранд (мавҷҳо ба рафти ҳамин самт ларзиш меҳӯранд ва меҳвари симметрияни мавҷ дар ҳамин самт меҳобад). Бино бар ин агар мавҷҳои рӯшноиро мавҷҳои тӯлӣ пиндорем, таҷриба гардиш додани булӯри дуюмро маънидод кардан иlöч намедошт.

Таҷриборо дар заминаи ду фарз шарҳи қаноатбахш додан мумкин аст.



Рас.137.

Фарзи аввал ба худи рӯшноӣ алоқаманд аст. Мавҷҳои рӯшноӣ мавҷҳои арзӣ мебошад. Аммо дар дастаи рӯшноии афқандай манбаъи муқаррарӣ ларзишҳои ҳамасамтае мавҷуданд, ки нисбат ба самти рафти мавҷҳо амудианд (рас.137).

Ба ин фарз мавҷҳои рӯшноӣ симметрияни меҳварӣ дорад ва дар айни ҳол арзӣ аст. Мавҷҳои рӯйи об, масалаң, ин гуна симметрия надоранд, зеро зарраҳои об танҳо дар самти амуди чунбиш меҳӯранд.

Мавҷҳои рӯшноии ларзишҳояш ҳамасамтаеро, ки ба самти рафти мавҷ амуди мебошанд, мавҷҳои табиӣ мегӯянд. Ин ном саҳҳ аст, зеро дар шароити муқаррарӣ манбаъҳои рӯшноӣ маҳз ҳамин гуна мавҷ меафкананд. Ин фарз натиҷаи таҷрибаи якумро шарҳ дода метавонад. Гардиши булӯри каҳрабо шиддати рӯшноии аз он гузаштаро тағийир намедиҳад, зеро мавҷҳо ба он зананда (бо вучуди арзӣ будан) симметрияни меҳварӣ дорад.


Фарзи дуюме, ки ин ҷо зарурат дорад, ба булӯр тааллукдор аст. *Булӯри каҳрабо (турмалин) қобилиятие дорад, ки мавҷҳои рӯшноии ларзишҳояш танҳо дар ҳамвории муайян хобидаро аз худ*

мегузаронад (ин ҳамворй дар рас.138 бо P ишорат шудааст). Ин гуна рӯшноиро бар хилофи рӯшноии табий *rӯшнои қутбишуда* (поларизатсияшуда) ё, саҳеҳтараш, *rӯшнои қутбид* (ҳамворполаризатсия) номидан мумкин аст¹. Аз ин нүктаи назар *rӯшнои табииро rӯшнои нокутбид* номидан низ мумкин аст. Ин фарз натиҷаи таҷрибаи дуюмро ба хубӣ маънидод мекунад.


Аз булӯри якум мавчи қутбида бармеояд. Дар сурати 90° будани кунци байни меҳварҳои булӯрҳо рӯшной аз булӯри дуюм на-мегузарad.

Агар ин кунҷ аз 90° фарқ дошта бошад, аз булӯри дуюм танҳо ларзишҳое мегузаранд, ки доманаашон баробар аст ба соя-тасвир (проексия)-и дар самти меҳвари булӯри дуюм афкандаи доманаи мавчи убуркардаи булӯри якум. Пас, булӯри қаҳрабои асл рӯшноиро қутбӣ (саҳеҳтараш: ҳамворқутбӣ) мекунад.

Модели механикии чанд таҷриба бо қаҳрабои асл. Модели механикии содаву аёни ин падидаро сохтан мушкил нест. Дар таноби резинӣ тавре мавчи арзӣ ба вучуд овардан мумкин аст, ки ларзишҳои он самти худро дар фазо зуд тағиیر дода тавонанд. Ин мушобехи мавчи рӯшноии табиист. Акнун танобро аз қуттии ҷӯбини тунуке мегузаронем (рас.139). Ин қуттӣ аз ларзишҳои ҳамасамта ларзишҳои дар ҳамвории муайян рӯйдиҳандаро «ҷудо» мекунад, яъне аз қуттӣ мавчи қутбида берун меояд. Ва агар дар роҳи ин мавҷ айнан ҳамин гуна қуттии дигаре бигзорему онро



Рас.138.



Рас.139.

1. Эзоҳ. Ин ҷо сифатҳои «қутбид», «қутбишуда» ва «поларизатсияшуда» ҳамон як маънидоранд; монанди ҳамин, мағҳумҳои «рӯшнои табиӣ» ва «рӯшнои нокутбид» ё «рӯшнои қутбиношуда» як мазмун доранд. (С.Қ.).

нисбат ба қуттии якум 90° гардонем, ларзишҳо (мавҷҳои таноб) аз он намегузаранд: мавҷ ҳомӯш мешавад.

Нурполо ё мавҷполо (полароид). Хосияти кутбиятдиҳандагӣ танҳо хоси булӯрҳои каҳрабо нест. Нурполо ё мавҷполо ном парда низ ин гуна хосият дорад. Нурполо пардаи тунук, пардаи тақрибан 0,1-миллиметраи булӯри ҳерапатитӣ (*herapathite*) аст, ки дар сатҳи селлулоид ё шиша давонда шудааст. Таҷрибаҳои муоинашударо бо нурполо низ анҷом додан мумкин аст. Бартарии нурполо ин аст, ки ба воситаи он сатҳҳои васеи рӯшиноқутбиятдиҳанда созидан душвор нест (мутаассифона, нурполо камбудӣ низ дорад, ки рӯшинои сафедро тобиши бунафшранг медиҳад – ин номатлуб аст).



Таҷрибаҳои сершумор ниишон дод, ки мавҷҳои рӯшиноӣ арзианд. Дар мавҷи қутбида (қутбиишуда)-и рӯшиноӣ ларзишҳо дар як самти муайян рӯй медиҳанд.



Рӯшинои табииӣ аз рӯшинои қутбида (поларизатсияшуда) чӣ тафовут дорад?

§51. Арзияти мавҷҳои рӯшнойӣ ва назарияи электромагнитии рӯшнойӣ

Назарияи электромагнитии рӯшнойӣ аз ҷӯшиҳои Максвелл оғоз шудааст. Максвелл ба таври соғӣ назарӣ исбот кард, ки мавҷҳои электромагнитӣ мавҷҳои арзианд. Ӯ инчунин дарёфт, ки суръати густарии ин мавҷҳо дар ҳало (вакуум) бояд баробари суръати рӯшнойӣ (ки то он дам ҷен шуда буд) бошад.

Бунёди назарияи электромагнитиро он далели событшуда ташкил медиҳад, ки суръати густарии мавҷҳои электромагнитӣ ҳамчени суръати вакуумии рӯшиноист. Файр аз ин, мувофиқи назарияи Максвелл мавҷҳои электромагнитӣ мавҷҳои арзианд. То замони дар бораи арзияти мавҷҳои электромагнитӣ хулоса гирифтани Максвелл арзияти мавҷҳои рӯшнойӣ дар таҷриба ба исбот расида буд. Бинобар ин Максвелл ҳақ буд, ки арзияти мавҷҳои электромагнитиро яке аз муҳимтарин далелҳои дурустии назарияи электромагнитии рӯшнойӣ мепиндошт.

Пас аз он ки Ҳертз мавҷҳои электромагнитиро бо роҳи таҷрибавӣ ба вуҷуд овард ва суръати густариши онҳоро чен кард, назарияи электромагнитии рӯшной аввалин тасдиқи таҷрибавии ҳудро ёфт. Исбот шуд, ки мавҷҳои электромагнитӣ низ ҳангоми густариш ёфтанд маҳз ҳамон хусусиятҳоеро зоҳир меқунанд, ки онҳо хоси мавҷҳои рӯшной мебошанд: мавҷҳои электромагнитӣ инъикос мешаванд, мешикананд, интерференс мешаванд, қутбӣ (поларизатсия) мешаванд ва г. (ниг. §35). Охири а.XIX ба таври боварибахш муқаррар шуд, ки мавҷҳои рӯшноиро зарраҳои дарҳаракати атомӣ ба вуҷуд меоваранд.

Эътироф шудани назарияи электромагнитии рӯшной ҳама душвориҳоеро, ки бо зарурати истифода шудани муҳити фарзӣ – эфир (онро чун ҷисми саҳт пиндоштан лозим меомад) алоқаманд буданд, аз миён бурд. Мавҷҳои рӯшной на мавҷҳои механикӣ-анд, ки гӯё дар муҳити маҳсуси ба ҳама ҷиз нуғузкунанда – эфир паҳн мешаванд; не, онҳо мавҷҳои электромагнитианд. Рӯйдодҳои электромагнитӣ бошанд, на тобеи қонуниятҳои механикианд, балки қонунҳои ба ҳуд ҳос доранд. Максвелл маҳз ҳамин қонунҳоро шакли матлуб дод. Дар мавчи электромагнитӣ, векторҳои E ва B нисбат ба яқдигар амудан равонанд (ниг. боби 4). Дар рӯшноии табии ларзишҳои шиддати майдони электрикӣ E ва индуксияи магнитӣ (яъне илқои магнитӣ)-и B дар ҳама самтҳои нисбат ба рафти мавҷ амудӣ рӯй медиҳанд. Агар рӯшной қутбӣ шуда бошад, ларзиши чи E ва чи B на дар ҳама самтҳо, балки дар ду ҳамвории муайян рӯй медиҳад. Мавчи электромагнитии дар рас.65 тасвир-шуда мавчи қутбида (қутбишуда) аст.

Ин гуна пурсиш табиист: вақте ки дар бораи самти ларзишҳои дар мавчи рӯшной рӯйдиханда сухан мерафт, мо, умуман, ларзишҳои қадом вектор (E ё B)-ро дар назар дошта будем? Таҷрибаҳои маҳсус нишон дод, ки ба шабакияи ҷашм ё фотомулсия маҳз майдони электрикӣ мавчи рӯшной таъсир меоварад. Бинобар ин ба сифати самти ларзишҳои дар мавчи рӯшной рӯйдиханда самти вектори шиддати майдони электрикӣ пазируфта шудааст.




Кашифи назарияи электромагнитии рӯшной яке аз кашифҳои камшумори «зодай нӯки қалам», яъне кашифиёти назарӣ мебошиад.

Аммо ба дурустии назарияи электромагнитті он гоҳ эътимод пайдо ғашт, ки вай масдиқи таҷрибавӣ ёфт.

Намунаи ҳалли масъалаҳо

1. Дар таҷрибаи Йунг (дар боби дифраксия) фосилаи байнин роғҳо $d = 0,07$ мм асту масофаи байнин пардаи дусуроҳа то пардаи намойиш (экран) $D = 2$ м. Дар сурати бо нури сабз нурборон карданни пардаи дусуроҳа рахҳои дифраксионии ҳамсоя дар масофаи $\Delta h = 16$ мм дур аз якдигар пайдо шуданд. Дарозии мавҷҳои рӯшиноии ба парда зананда чӣ қадар будааст?



Рас.140.

Ҳал. Дар ягон нуқтаи экран (рас.140), масалан, дар нуқтаи C он гоҳ максимуми равшани мушоҳида мешавад, ки шарти зайл ба ҷо ояд: $d_2 - d_1 = k\lambda$, ки ин ҷо $k (=0, 1, 2, \dots)$ адади том аст.

Қазия (теорема)-и Пифагорро барои секунҷаҳои S_1CE ва S_2CB

татбиқ мекунем:

$$d_2^2 = D^2 + (h_k + \frac{d}{2})^2, \quad d_1^2 = D^2 + (h_k - \frac{d}{2})^2.$$

Аз баробарии якум баробарии дуюмро узв ба узв тарҳ карда, ин хел хулоса мегирем:

$$d_2^2 - d_1^2 = 2h_k d$$

ё ин ки

$$(d_1 + d_2)(d_2 - d_1) = 2h_k d.$$

Азбаски $d \ll D$ аст, пас, $d_1 + d_2 \approx 2D$ ҳоҳад буд. Бино бар ин

$$d_2 - d_1 \approx \frac{h_k d}{D}$$

мебошад. Азбаски $d_2 - d_1 = k\lambda$ аст, пас,

$$k\lambda \approx \frac{h_k d}{D}$$

ҳоҳад буд, ки аз ин ҷо масофаи рахи рӯшани k -умро то маркази экран ёфтанд мумкин аст:

$$h_k \approx \frac{k\lambda D}{d}$$

Масофаи байни рахҳои ҳамсоя ин қадар меояд:

$$\Delta h = h_{k+1} - h_k \approx \frac{\lambda D}{d}.$$

Дарозии мавчи матлуб аз ҳамин ҷо ёфта мешавад:

$$\lambda \approx \frac{d\Delta h}{D} \approx 5,6 \cdot 10^{-5} \text{ см}$$

2. Мавчи якранг (мавчи монокроматӣ)-и ҳамвори дарозиаш $\lambda = 5,6 \cdot 10^{-5}$ ба панҷараи дифраксионие мезанад, ки дар ҳар миллиметр 500 роф дорад. Тартиби зиёдтарини тайф (спектр) k -ро барои мавриде ёбед, ки рӯшноӣ ба панҷара амудан бизанад.

Ҳал. Ба зиёдтарин қимати k бузургии $\sin\phi=1$ рост меояд (ниг. формулаи 5.13). Пас, $k = \frac{d}{\lambda} = 4$ мебошад.

Машки 6


1. Ду манбаи чӯрфаз (кохерентӣ)-и S_1 ва S_2 , ки масофаи байнашон $d = 0,3$ см аст, рӯшноии дарозии мавҷаш $\lambda = 5 \cdot 10^{-7}$ м меафкананд. Масофаи байни манбаъҳо то пардаи намойиш (экран) 9 м аст. Дар нуқтаи A-и экран ҷо гуна дод ба вучуд меояд – доғи равшан ё тира? (ниг. рас. 141).

2. Манзараи тақрибии рахҳои интерференсиеро тасвир соzed, ки дар пардаи собунии фароги-рифтai қоби сегӯша пайдо мешавад. Қоби пардадор мавқеи амудӣ дорад (рас.142).

3. Васеъ кардани сӯроҳи рафти рӯшноӣ дар пардаи намойиш (экран) боиси кам шудани равшании нуқтаи марказии даста гардида метавонад. Инро бо қонуни бақои энергия ҷо тавр мутобиқат додан мумкин аст? (Дар сурати васеъ кардани сӯроҳ то ба экран миқдори бештари энергия расида метавонад).



Рас.141.



Рас.142.

4. Амудан ба панчараи дифраксионии давраш $d = 1,2 \cdot 10^{-3}$ см мавчи якранг мезанад. Кунчи байни тайфҳо (спектрҳо)-и тартиби дуюм ва сеюмро $\Delta\phi = 2^{\circ}30'$ гирифта, дарозии мавҷро ёбед.

Муҳимтарин хулосаҳои боби панҷум

1. Суръати рӯшной дар хало (вакуум) ба таври таҷрибай ёфта (чен карда) шудааст. Ин суръат тақрибан 300 000 км/с баромад. Суръати рӯшной дар ҳама муҳитҳо назар ба вакуум кам аст.

2. Шикасти рӯшной дар сарҳадди ду муҳит натиҷаи он аст, ки ҳангоми аз як муҳит ба муҳити дигар гузаштани рӯшной суръати он тағиیر меёбад. Қобилияти шуоъшиканӣ нисбии ду муҳит ба нисбати суръати рӯшной дар ин муҳитҳо баробар аст.

3. Қобилияти шуоъшиканӣ ба ранги рӯшноии шикананда бастагӣ дорад (инро бори нахуст Нйутон дарк кардааст). Ранги рӯшной бошад, ба басомади ларзиш (ё дарозии мавҷ) вобаста аст. Вобастагии қобилияти шуоъшиканӣ муҳит ба басомад *дисперсия* ном гирифтааст. Дисперсия боиси он мегардад, ки маншур (призма) рӯшноии сафедро таҷзия мекунад, яъне онро ба рангҳои таркибиаш чудо мекунад. Суръат ва дарозии мавчи рӯшной дар сурати аз хало ба ин ё он муҳит гузаштани он кам мешавад, вале басомади ларзиш дар ин маврид сабит мемонад.

4. Мавҷҳои ҳамдарозии рӯшной дар сурати сабит (доимӣ) будани фарқи фазҳошон *мавҷҳои ҷӯрфаз* (мавҷҳои коҳерентӣ) номида шудаанд. Дар сурати баҳам омадан (зам шудан)-и мавҷҳои ҷӯрфаз падидаи интерференси рӯшной мушоҳида мешавад. Мавҷҳои замшаванда вобаста ба фарқи роҳҳои рафташон ҳамдигарро тақвият медиҳанд ё маҳв мекунанд. Мавҷҳои ҷӯрфаз дар натиҷаи аз ҳарду сатҳи пардаи тунук инъикос гардидани мавҷҳои рӯшной ба вучуд меоянд. Азбаски фарқи фазҳои ларзиши мавҷҳои интерференс-кунанда на танҳо ба ғафсии парда, балки инчунин ба дарозии мавҷ низ бастагӣ дорад, пас, дар сурати бо нури сафед равшан гардонидани парда манзараи рангаи интерференс ба вучуд меояд.

5. Мавҷҳои рӯшной саддҳои андозаҳошон бо дарозии мавҷ қобили муқоисаро давр зада метавонанд – ин моҳияти падидаи дифраксияро ташкил медиҳад. Мушоҳидаи дифраксия ба сабаби ба ғоят қӯтоҳмавҷ будани мавҷҳои рӯшной мушкилот дорад ва олоти маҳсус меҳоҳад. Мавҷудияти дифраксияи рӯшной қобилияти

бо микроскоп, телескоп ва асбобҳои дигари оптикӣ чудо-чудо дидани чизҳои хурд (чизҳои рез)-ро маҳдуд мегардонад.

6. Қонунҳои оптикаи геометрӣ дар сурати назар ба дарозии мавҷҳои рӯшнӣ зиёд будани андозаҳои садди сари роҳи рӯшнӣ танҳо тақрибан риоя мешаванд.

7. Падидай дифраксия дар панҷараи дифраксионӣ ном асбобе истифода мешавад, ки он аз маҷмӯи роғҳои сершумори бо тартиби муайян воқеъшуда иборат мебошад. Қимати қунҷҳоеро (ϕ), ки самтҳои максимумҳои дифраксионии тайф (спектр)-и ба воситай панҷара ҳосилшударо нишон медиҳанд, аз баробарии


$$dsin\phi = k\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots - \text{даври панҷара})$$

ёфтани мумкин аст.

Панҷара нури сафедро ба рангҳо чудо (яъне таҷзия) мекунад. Ба воситай панҷара дарозии мавҷҳои рӯшниро ҷен кардан осон аст.

8. Мавҷҳои рӯшнӣ мавҷҳои арзианд. Инро мушоҳидаи падидай аз тариқи муҳитҳои анизотропӣ – булӯрҳо (кристаллҳо) гузаштани рӯшнӣ тасдиқ кард. Мавҷеро аз мавҷҳои рӯшнӣ, ки дар он ларзишҳо дар ҳамвории муайян рӯй медиҳанд, мавҷи қутбида (қутбишуда, поларизатсияшуда) меноманд. Рӯшнони зодай манбаъҳои табии рӯшнони қутбида нест. Дар мавҷи рӯшнӣ ларзиши вектори шиддати майдони электрикӣ E ва вектори индуксияи магнитӣ (яъне илқои магнитӣ) B ба ҳама самтҳо дар ҳамворие рӯй медиҳанд, ки он амудан ба рафти мавҷ воқеъ аст.

9. Мавҷҳои рӯшнӣ аз нигоҳи назарияи электромагнитии рӯшнӣ мавҷҳои арзӣ мебошанд. Исботи таҷрибавии арзияти мавҷҳои рӯшнӣ марҳалайи мухиме буд дар роҳи эътироф шудани назарияи электромагнитии рӯшнӣ.



Боби 6 ЧУЗЬИЁТИ НАЗАРИЯИ НИСБИЯТ

Пешрафти электродинамика муҳаққиқонро водор соҳт, ки ба заминаи тасаввуроти мавҷуда дар бораи вақту фазо назари нав андозанд.

Мувоғиқи тасаввуроти классикӣ дар бораи вақту фазо, ки асрҳо пойдор доноста мешуданд, ҳаракат ба ҷараёни вақт гӯё таъсире надорад (мазмун: вақт мутлақ аст) ва андозаи ҳаттии ҳар гуна ҷисм гӯё ба он бастагӣ надорад, ки ҷисм қарор аст ё ҳаракат мекунад (мазмун: дарозӣ мутлақ аст).

Назарияи маҳсуси нисбияти Эйнштейн таълимоти навест дар бораи вақту фазо, ки ба ҷоии тасаввуроти кухна, яъне ба ҷоии тасаввуроти классикӣ ба майдон омадааст.

§52. Қонунҳои электродинамика ва қоиди бунлодии нисбият (принципи нисбият)

Пас аз бунёди электродинамика ба дурустии қоиди нисбияти Галилей дар рӯйдодҳои электромагнитӣ шакк ба миён омад.

Қоиди бунлодии нисбият дар механика ва электродинамика. Баъди он ки дар нимаи дуюми а. XIX Максвелл қонунҳои асосии электродинамикаро таъриф дод, пурсиш ба миён омад, ки қоиди бунлодии нисбият (ки барои падидаҳои механикӣ дуруст аст) барои падидаҳои электромагнитӣ низ қобили истифода ҳаст ё не. Ба иборати дигар, оё рӯйдодҳои электромагнитӣ, яъне таъсироти мутакобили зарраҳои барқаманд (электрон) ва ҷараёнҳо, падидаи индуксияи электромагнитӣ, густариши мавҷҳои электромагнитӣ ва ғ. дар ҳама системаҳои шастии сарҳисоб (ё ҳуд системаҳои инерсиалии сарҳисоб) як хел ҷараён мегиранд? Ё шояд, ҳаракати ростхаттаи муназзам, ки дар падидаҳои механикӣ асаре надорад, ба ҷараёни рӯйдодҳои электромагнитӣ ягон навъ асар дошта бошад?

Барои ба ин пурсиш посух додан равшан кардан зарур буд, ки оё қонунҳои асосии электродинамика дар сурати аз як системаи шастиӣ ба ҳамин гуна системаи дигар гузаштан тағйир меёбанд ё мисли қонунҳои Ньютон барҷой мемонанд. Танҳо дар


мавриди охирин мо метавонем, ки дурустии қоидай нисбиятро дар рӯйдодҳои электромагнитӣ бе ҳеч шак эътироф кунем ва қоидай мазкурро чун қонуни умумии табий бупазирем.

Қонунҳои электродинамика мураккабанд ва ҳалли ҷиддии ин масъала кори осон нест. Лекин мулоҳизаҳои сода гӯё имкон медиҳад, ки ба ин пурсиш посухи дуруст ёбем. Аз рӯйи қонунҳои электродинамика суръати рафти мавҷҳои электромагнитӣ дар ҳало (вакуум) дар ҳама самтҳо якхелаи $c = 3 \cdot 10^8$ м/с аст. Вале, аз тарафи дигар, мувоғики қонуни ҷамъбандии суръатҳо дар меҳаникаи Ньютон суръат ба c танҳо дар як системаи сарҳисоби интиҳоӣ баробар буда метавонад. Дар ҳар гуна системаи сарҳисоби дигаре, ки нисбат ба ин системаи интиҳоӣ бо суръати v дарҳаракат аст, суръати рӯшнойӣ бояд акнун ба $c - v$ баробар бошад. Ин он гуна маънӣ дорад, ки агар қонуни номбурдаи ҷамъбандии суръатҳо дуруст бошад, дар мавриди аз як системаи шастӣ (инерсиалий) ба системаи дигар гузаштан қонунҳои электродинамика бояд тавре тағиیر дода шаванд, ки дар ин системаи нав суръати рӯшнойӣ на ба c , балки ба $c - v$ баробар бошад.

Ҳамин тариқ, дар байнни электродинамика ва меҳаникаи Ньютон (ки қонунҳои он ба қоидай нисбият ҳамоҳангӣ доранд), як навъ зиддият ба миён омад. Ин душвориҳоро бо се тарзи зайл бартараф соҳтаний буданд.

Имкони яқум ин буд, ки қоидай нисбият барои рӯйдодҳои электромагнитӣ татбиқнапазир дониста шавад. Ин нуқтаи назарро физикдони бузурги ҳуландӣ, бунёдгузори назарияи электронӣ Х.Лоренс тарафдор шуд. Падидаҳои электромагнитиро ҳанӯз аз замони Фарадей ба ин сӯ чун падидаҳое муюина мекарданд, ки гӯё дар муҳити махсуси нуфузкунанда – «эфири ҷаҳонӣ» воқеӣ мешуда бошанд. Системаи шастӣ (инерсиалий)-и сарҳисоби нисбат ба эфир қарор – ин ба ақидаи Лоренс, системаи махсуси бартариятдорест, ки дар он қонунҳои электродинамикаи Максвелл дурустанд ва шакли содатарин доранд. Танҳо дар ҳамин системаи сарҳисоб суръати рӯшнойӣ дар ҳало (вакуум) барои ҳама самтҳо як аст.

Имкони дуюм ин буд, ки худи қонунҳои Максвеллро нодуруст шуморида, онҳоро (дар заминай тасаввуроти муқаррарии классикӣ дар бораи вакту фазо) тавре тағиир диханд, ки дар сурати аз як системаи шастии сарҳисоб ба системаи дигар гузаштан тағиир напазиранд. Соҳиби ин гуна қӯшиш, аз ҷумла, X.Ҳертз буд. Ба ақидаи ӯ ҷисмҳои дарҳаракат эфирро комилан (яъне ба пуррагӣ)



Эйнштейн Алберт (1879–1955) – физикдони бузурги а.ХХ. Таълимоти нави физикӣ дар бораи вакту фазо – назарияи маҳсуси нисбият маҳсули заковати ўст. Ўин назарияро барои системаҳои гайришастӣ (гайри инерсиалӣ)-и сархисоб умумият дода, назария умумии нисбиятро, ки назарияи муосири ҷозиба мебошад, бунёд кард.

Бунёдгузори тасаввуроти навин дар бораи зарраҳои рӯшной – фотонҳо низ Эйнштейн аст. Асари ўдар бораи назарияи ҳаракати браунӣ боиси галабаи қатъии назарияи чунбишҳои молекулии модда гардид.

Чалб мекунанд ва бинобар ин падидаҳои элпектромагнитии дар эфир рӯйдиханда новобаста ба ҳолати ҳаракат ё оромиши ҷисмҳо ҳамон як хел ҷараён мегиранд. Қоиди аслии нисбият дуруст аст.

Ниҳоят, *имкони сеюми* аз миён бардоштани душвориҳои номбурда даст қашидан буд аз тасаввуроти классикий дар бораи вакту фазо, то ки ҳам қоиди бунлодии нисбият бар ҷой бимонаду ҳам қонунҳои Максвелл. **Иложи бехтарин ҳамин аст**, зоро талаб мекунад, ки тасаввуроти амиқтарину асостарини физикӣ аз сари нав муоина шавад. Аз ин нигоҳ на муодилаҳои майдони элекстромагнитӣ, балки муодилаҳои механикаи Ньютон (ки дар заманаи тасаввуроти кухна дар бораи вакту фазо ба майдон омаданд) носаҳеханд, яъне барои аз миён бурдани душвориҳои зикршуда на қонунҳои элекстродинамикаи Максвелл, балки қонунҳои механикаи Ньютонро тағиیر додан мебояд.

Имкони хуб, чунонки гуфтем, маҳз имкони сеюм буд. А. Эйнштейн онро суботкорона инкишоф дода, дар бораи вакту фазо тасаввуроти навин бунёд соҳт. Ду «имкон»-и аввалро, чунонки маълум шуд, таҷриба рад мекунад.

Ҳ.Ҳертз дар натиҷаи кӯшишҳои тағиир додани қонунҳои элекстродинамикаи Максвелл ошкор соҳт, ки муодилаҳои нав дар шарҳи як қатор далелҳои таҷрибавӣ очизанд: чунончи, ба ақидаи Ҳертз оби равон рӯшноии дар он паҳншавандаро бояд комилан бо ҳуд барад, зоро он об эфирро бо ҳуд мебарад. Ва рӯшной бошад, гӯё дар ҳамин эфир паҳн мегардад. Аммо таҷриба инро рад кард.

Нуктаи назари Лоренс низ (ки аз нигоҳи ўбояд системаи сархисоби интихобие вучуд дошта бошад, ки бо эфири ҷаҳонии мутлақо қарор алоқаманд аст) дар таҷрибаҳои бевосита рад шуд.

Агар суръати рӯшной танҳо дар системаи сарҳисоби алоқаманд бо эфир 300 000 км/с мебуд, онро дар ҳар гуна системаи шастии сарҳисоб чен карда, ҳаракати ин системаро нисбат ба эфир ошкор соҳтган ва суръати ин ҳаракатро ёфтани имконпазир мешуд. Мисли он ки дар системаи сарҳисоби нисбат ба ҳаво ҳаракаткунанда шамол ба вучуд меояд, ҳангоми нисбат ба эфир (албатта, агар эфир вучуд дошта бошад) ҳаракат кардан низ бояд «шамоли эфирӣ» пайдо шавад. Таҷрибаи доир ба ошкор соҳтани «шамоли эфирӣ»-ро аз рӯйи ақидаи 12 сол муқаддам баёнкардаи Макслел с. 1881 олимони амрикӣ А. Майклсон ва Э. Морлӣ анҷом додаанд.

Дар ин таҷриба суръати нисбии рӯшной дар самти ҳаракати Замин ва дар самти нисбат ба он амудӣ муқоиса карда шудааст. Таҷриба ба воситаи асбоби бисёр дақиқ интерферометри Майклсон бо камоли дақиқкорӣ сомон дода шудааст. Таҷриба дар соатҳои гуногуни шабонарӯз ва дар фаслҳои гуногуни сол борҳо тақрор карда шуда бошад ҳам, ҳамеша натиҷаи манғӣ додааст, яъне нисбат ба эфир ҳаракат доштани Заминро ошкор кардан мусъассар нагардид.

Ҳамаи ин ба он монанд мебуд, ки шумо сари худро аз тирезаи мөшини бо суръати 100 км/ст ҳаракаткунанда берун бароварда, шамоли пешорӯро ҳис накунед.

Хулоса, ғояи мавҷудияти системаи сарҳисоби бартариятдор аз санчиши таҷрибавӣ нагузашт, ҳеч гуна муҳити маҳсус – «эфир рӯшноибаре», ки ин гуна системаи бартариятдорро бо он алоқаманд кардан мумкин бошад, вучуд надорад.



Қоидай бунлодии нисбиятро бо электродинамикаи Макслел мутобиқат додан танҳо дар сурате имконпазир буд, ки аз таъсвуроти классикӣ дар бораи вақту фазо (ки аз рӯйи онҳо гӯё дарозиҳо ва ҷараёни вақт ё худ мурури замон ба системаи сарҳисоб бастагӣ надоранд) даст кашида шавад.

§53. Постулатҳои¹ назарияи нисбият

Назарияи нисбият дар заманаи ду постулат бунёд шудааст.

Барои шарҳи натиҷаҳои манғии таҷрибаи Майкелсон ва таҷрибаҳои дигаре, ки мебоист мавҷудияти ҳаракати Замиро нисбат ба эфир сабит мекарданд, фарзияҳои гуногун пешниҳод мешуд. Мурод аз ин таҷрибаҳо дарёғти шарҳи ин буд, ки чаро мавҷудияти системаи бартариятдори сарҳисобро ошкор кардан мусассар намегардад (гӯё ин гуна система ҳақиқатан вучуд дошта бошад).

Ҳалли ба кулӣ дигаргуни ин масъаларо Эйнштейн нишон дод: дар шарҳи натиҷаҳои манғии ҳама кӯшишҳое, ки барои дидани тағовути байнӣ системаҳои шастии сарҳисоб (системаҳои инерсиалий) дода шудаанд, фарзияҳои гуногун пеш овардан зарурат надорад. Қонуни табиат аст, ки ҳама системаҳои шастии сарҳисоб на танҳо барои падидаҳои меҳаникӣ, балки барои рӯйдодҳои электромагнитӣ низ комилан баробархуқуқ ҳастанд; дигар ин ки ҳолати оромӣ (оромиш) аз ҳолати ҳаракати ростхаттаи мунаzzам тағовути надорад.

Қоиди бунлодии нисбият постулати асосии назарияи Эйнштейн мебошад. Онро чунин таъриф додаанд: ҳама рӯйдодҳои табиӣ дар ҳама системаҳои шастии сарҳисоб (системаҳои инерсиалии сарҳисоб) ҳамон як хел ҷараён мегиранд.

Ин нукта чунин маънӣ дорад, ки дар ҳама системаҳои шасти қонунҳои физикӣ ҳамон як шакл доранд. Ҳамин тариқ, қоиди нисбияти меҳаникаи классикий ҳама рӯйдодҳои табиӣ ва, аз ҷумла, рӯйдодҳои электромагнитиро низ фаро мегирад.

Аммо назарияи нисбият на танҳо бар қоиди бунлодии нисбият асос ёфтааст. Вай постулати дигаре низ дорад, ки ин аст: *суръати рафти рӯшнӣ дар ҳало (вакуум) барои ҳама системаҳои шастии сарҳисоб як аст; вай на ба суръати манбаъ бастаӣ дораду на ба суръати ҳаракати асбоби сабти сигналӣ рӯшнӣ.*


Ҳамин тариқ, суръати рӯшнӣ ин ҷо мақоми маҳсус дорад. Гӯзашта аз ин, чунонки аз постулатҳои назарияи нисбият бармеояд,

1. Постулат дар назарияи физикӣ он гуна мақом дорад, ки аксиома дар риёзиёт дорад. Постулат нуктаи бунёдиест, ки исботи мантиқӣ надорад. Дар физика постулат натиҷаи умумият додани далелҳои таҷрибавист.

суръати рӯшной дар чойи холӣ зиёдтарин суръати имконпазири нақли ҳамтаъсирот аст дар табиат.

Барои бочуръатона таъриф додани постулатҳои назарияи нисбият часорати бузурги илмӣ зарур буд, зеро ин постулатҳо хилофи тасаввуроти классикӣ (дар бораи вакъту фазо) буданд.

Дарвоқеъ, бигзор дар лаҳзай ҳамҷо будани сари координатҳои системаҳои сарҳисоби K ва K_1 , ки нисбат ба якдигар бо суръати v дарҳаракат ҳастанд, дар сари координатҳо шуълаи кӯтоҳмуддате рӯй дихад. Дар муддати t системаҳо нисбат ба якдигар ба масофаи vt мекӯчанд ва сатҳи мавҷии куравӣ радиуси ct мегирад (рас.143).



Рас.143.

Системаҳои K ва K_1 баробархӯкуканд ва суръати рӯшной дар ҳардӯи онҳо як аст; пас, дар назари мушоҳиде, ки бо системаи K алоқаманд аст, маркази кура дар нуқтаи O дар назари мушоҳиди алоқаманд бо системаи K_1 он марказ дар нуқтаи O_1 воқеъ мегардад. Валекин маркази ҳамон як сатҳи куравӣ дар ҳамон як лаҳза ҳам дар нуқтаи O ва ҳам дар нуқтаи O_1 воқеъ гашта наметавонад (!). Ин зиддияти ошкоро аз ақидаҳое бармехезад, ки онҳо дар чаҳорҷӯбаи постулатҳои назарияи нисбият бунёд шудаанд.

Ин чо ҳақиқатан зиддият ҳаст. Вале зиддият на дар дохили назарияи нисбият аст. Моҳияти ин назария бо тасаввуроти классикӣ дар бораи вакъту фазо, ки барои суръатҳои баланди ҳаракат нодурустанд, зиддият дорад.



Ҳарду постулати назарияи нисбиятро дар ёд доштан мебояд. Инчунин таърифи системаи шастӣ (системаи инерсиали) -и сарҳисобро фаромӯши накунед: системаи шастӣ системаест, ки ҷисмҳои озод¹ нисбат ба он бо суръати доимӣ ҳаракат мекунанд.

1. Яъне ҷисмҳои, ки бо чизе таъсири мутақобил надоранд.



1. *Назарияи нисбият чӣ замина дорад (яъне асоси онро чӣ тасдиқот ташкил медиҳанд)?*
2. *Тафовути байни постулати яқуми назарияи нисбият ва қоидаш бунёдии нисбият (принципи нисбият)-и механикӣ дар чист?*

§54. Нисбияти ҳамзамонӣ

То ибтидои а.ХХ касе шакк намеовард, ки вақт (замон) мутлақ аст: ду ҳодисае, ки барои сокинони Замин ҳамзамонанд, барои сокинони ҳар гуна нишемангоҳи дигари кайҳонӣ низ ҳамзамон мебошанд. Назарияи нисбият нишон дод, ки ин тиндошт дуруст нест.

Сабаби беасос будани тасаввуроти классикӣ дар бораи вақту фазо ин аст, ки дар онҳо дар хусуси имкони дар як он (дар як лаҳзai бағоят кӯтоҳ) аз як нуқтаи фазо ба нуқтаи дигари он расидани таъсироти мутақобил ва сигналҳо фарзи нодурусте пазируфта шудааст. Ниҳоӣ (охирнок) будани суръати густариши таъсироти мутақобил зарурати ба дараҷаи хеле амиқ тағиیر додани тасаввуроти муқаррариро дар бораи вақту фазо ба миён меорад. Тараввуроти дерина дар бораи мутлақ будани вақт, ки гӯё ҳамеша бо ҳамон як оҳанг, тамоман новобаста ба ҳайуло (материя) ва ҳаракати он ҷорӣ бошад, ғалат будааст. Агар фарз кунем, ки сигналҳо дар як он паҳн мешаванд, изҳори он ки ин сигналҳо ба ду нуқтаи ҷудогонаи фазо *A* ва *B* дар як вақт мерасанд, маънни мутлақ ҳоҳад дошт. Дар нуқтаҳои *A* ва *B* ду соат гузошта, онҳоро ба воситаи сигналҳои онӣ (лаҳзагӣ) ҳамзамон (ё чӣ хеле ки мегӯянд, синхронӣ) гардонидан мумкин аст. Агар ин сигнал аз нуқтаи *A* дар лаҳзаи, масалан, 0 ст 45 дақ фиристода шавад ва он ҳамон лаҳза (аз рӯйи соати *B*) ба нуқтаи *B* ояд, пас, ҳарду соат ҳамон як вақтро нишон медиҳанд, яъне гашти онҳо ҳамзамон мебошад. Вале агар соатҳо ҳамзамон (синхронӣ) набошанд, соати ақибмондаро ба қадри зарурат пеш бурда, онҳоро ҳамзамон кардан мумкин аст, то ки дар лаҳзai фиристодани сигнал ҳамон як вақтро нишон диҳанд.

Ду падида, чунончи, ду рӯйдоди барқ он гоҳ ҳамзамонанд, ки дар лаҳзai рӯй додани онҳо соатҳои ҳамоҳанг ҳамон як вақтро нишон диҳанд.


Дар хусуси ҳамзамон будан ё набудани ду ҳодисаи дар нүктаҳои A ва B рӯйдиҳанда он гоҳ хулоса гирифтан мумкин аст, ки дар он нүктаҳо соатҳои ҳамоҳангона коркунанд мавҷуд бошад. Лекин агар суръати густариши сигналҳо на беинтиҳо зиёд бошад, пас, соатҳои аз якдигар дар ин ё он дурӣ воқеъгардидаро чӣ тавр ҳамоҳангӣ додан имконпазир аст?

Табий мебуд, ки барои ҳамоҳанг гардонидани гашти соатҳо сигналҳои рӯшной ё умуман сигналҳои электромагнитӣ истифода шавад, зоро ки суръати рафти мавҷҳои электромагнитӣ дар хало (вакуум) дақиқкорона чен карда шудааст ва дақиқан маълум аст.


Дар санчиши соатҳо аз рӯйи сигналҳои радиоӣ маҳз ҳамин усул истифода мешавад. Сигнали радиоӣ имкон медиҳад, ки шумо соати худро бо соати дақиқи намунавӣ (соати этalonӣ) ҳамзамон гардонед. Масофаи байни маркази радио (радиостансия) ва хонаи худро дониста муддати таъхирӣ сигналро муайян кардан осон аст. Ин фосилаи вақт (ислоҳ) хеле ноҷиз аст ва дар ҳаёти ҳамарӯзai мо роле намебозад, вале барои масофаҳои дури кайҳонӣ хеле бузург буда метавонад.

Биёд, усули содаеро муфасалтар бинем, ки барои ҳамзамон гардондани соатҳо ҳеч гуна хисбукитоб талаб накунад. Бигзор, кайҳоннавард донистан ҳоҳад, ки соатҳои A ва B -и воқеъ дар қисми пеш ва қисми ақиби қиштии кайҳонӣ (рас.144) чӣ дараҷа ҳамзамон ҳастанд. Бо ин

мақсад ў ба воситаи мањбай нисбат ба танаи қиштӣ беҳарракати рӯшной дар миёнҷаҷои қиштӣ як шуълаи кӯтоҳмуддати рӯшной ба вучуд меорад. Рӯшной то ҳарду соат дар як вақт мерасад. Агар ҳарду соат дар ҳамон як лаҳза ҳамон як вақтро нишон диханд, метавон гуфт, ки гашти онҳо ҳамоҳанг аст. Аммо ин танҳо нисбат ба системаи сарҳисоби бо қиштӣ алоқаманди K_1 дуруст аст. Вале дар системаи сарҳисоби K , ки қиштӣ нисбат ба он дарҳарракат мебошад, сурати ҳол дигар аст. Соати A аз ҷойи пайдоиши шуъла (нүктаи C) бо мурури замон дур мешавад ва, аз ин рӯ, рӯшной барои то ба соати A расидан бояд масофаи назар ба нисфи дарозии қиштӣ бештареро паймояд (рас.145, а, б). Соати қисми ақиби қиштӣ – соати B бошад, баръакс сӯйи шуъла ҳаракат мекунад,



Рас.144.



Рас.145.

янье дар ин маврид роҳи сигнал рӯшной назар ба ними дарозии киштӣ қӯтоҳтар аст. (Дар рас.145,а координатҳои x ва x_1 гоҳи пайдоиши шуъла баробари якдигаранд: дар рас.145,б лаҳзае тасвир ёфтааст, ки дар он рӯшной то ба соати B мерасад). Бинобар ин мушоҳиди алоқаманд бо системаи K хулоса мегирад, ки сигнал то ҳарду соат на дар як вақт мерасад.

Ду ҳодисаи дар нуқтаҳои A ва B рӯйдиҳандае, ки дар системаи K_1 ҳамзамонанд, дар системаи K ҳамзамон нестанд. Аммо ҳарду система ба тақозои қоиди нисбият комилан баробархукуқ ҳастанд. Ва ҳеч яки онҳо дар муқобили дигарӣ бартарӣ надорад. Пас, мо маҷбурем хулоса бигирем, ки **ҳамзамон будани ҳодисаҳои фазоан ҷудо нисбӣ аст**. Сабаби нисбияти ҳамзамонӣ, чунонки мебинем, ниҳоӣ будани суръати рафти сигналҳо мебошад.

Ҳалли парадокси алоқаманд бо сигналҳои куравии рӯшной, ки дар §54 муоина шуданд, маҳз дар нисбияти ҳамзамонӣ ниҳон аст. Расидани рӯшной ба нуқтаҳои сатҳи куравии маркази 0 танҳо дар ҷашми мушоҳиде ҳамзамон менамояд, ки ў нисбат ба системаи K қарор бошад. Вале дар назари мушоҳиди алоқаманд бо системаи K_1 рӯшной ба он нуқтаҳо дар лаҳзаҳои гуногун мерасад.

Пайдост, ки мавриди акси ин низ дуруст аст: дар системаи K рӯшной ба нуқтаҳои сатҳи курае, ки марказаш дар нуқтаи O_1 аст, на дар як вақт (чунонки дар ҷашми мушоҳиди алоқаманд бо системаи K_1 менамояд), балки дар лаҳзаҳои гуногун мерасад.

Пас, ин ҷо ҳеч гуна парадокс ҷой надорад.



Ҳамзамонии ҳодисот нисбӣ аст. Ипро ба таври аёни тасаввур кардан, «эҳсос кардан» аз доираи имкони мо берун аст, зоро суръ-

ати рўшиной назар ба суръатҳое, ки хоси ҳаракатҳои мост, садҳо бор зиёд мебошад.



Чӣ гуна рўйдоҳоро рўйдоҳои ҳамзамон мегўянд?

§55. Натиҷаҳои асосие, ки аз постулатҳои назарияи нисбият бармеоянд

Аз постулатҳои назарияи нисбият чанд натиҷаи ачибе сар мезанад, ки хосиятҳои вақту фазоро ифода мекунанд. Дарёғти ин натиҷаҳо то дараҷае мураккаб аст. Бинобар ин мо заминай тавлиди ин натиҷаҳоро муоина накарда, танҳо бо тавсифи мухтасари онҳо иктифо мекунем.

Нисбияти масофаҳо. Масофа бузургии мутлақ нест. Масофаи тайшуда ба суръати ҳаракати чисм (нисбат ба ин ё он системаи сархисоб) бастагӣ дорад.

Бигзор, милае дар системаи сархисоби K қарор бошад. Дарозии миларо бо l_0 ишорат мекунем. Назарияи нисбият барои дарозии ин мила дар системаи K_1 , ки мила нисбат ба он бо суръати ў дарҳаракат аст, ин гуна формула муқаррар кардааст:

$$l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}, \quad (6.1)$$

яъне ба гуфти назарияи нисбият $l < l_0$ мебошад. Ин хulosса кўтоҳшуди релативии андозаи чисм (дарозии чисм)-ро дар системаи ҳаракатманди сархисоб ифода мекунад. (Калимаи «релативӣ» барои ифода кардани мавридҳое истифода мешавад, ки дар онҳо ҳаракати муоинашаванда бо суръати наздик ба суръати рўшной рўй медиҳад).

Нисбияти фосилаҳои вақт. Бигзор, фосилаи вақти байни ду ҳодисаи дар ҳамон як нуқтаи системаи шастӣ (системаи инерсиалий)-и сархисоб K рўйдиҳанда τ_0 бошад. Инҳо ду ҳодисае, масалан, ду зарби пайдарпайи метрономе буда метавонанд, ки баъди ҳар сония садо медиҳад.

Дар ин маврид фосилаи вақти байни ин ҳодисаҳо т дар системаи сархисоби K_1 (ки нисбат ба K бо суръати v дарҳаракат аст), ин хел ифода карда мешавад:

$$\tau = \tau_0 \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (6.2)$$


Пайдост, ки $\tau > \tau_0$ аст. Ин мавриди кӯтоҳшуди релативии фосилаи вақти байни ду рӯйдоди паёпай аст дар системаи сархисоби ҳаракаткунанда.

Дар суръати $v < c$ будан дар формулаҳои (6.1) ва (6.2) бузургии v^2/c^2 -ро ба эътибор нағирифттан раво аст. Он гоҳ $l \approx l_0$ ва $\tau \approx \tau_0$ мешавад, яъне дар ин маврид кӯтоҳшуди релативии андозаҳои чисм ва кӯтоҳшуди вақтро дар системаи сархисоби ҳаракаткунанда ба эътибор нағирифттан ҷоиз аст.

Қонуни релативии ҷамъбандӣ (ҷамъшуд)-и суръатҳо. Тасаввуроти нави релативӣ дар бораи вақту фазо фаҳм кардани қонуни нави ҷамъ шудани суръатҳоро талаб мекунад. Равшан аст, ки қонуни классикии ҷамъбандии суръатҳо дар ин маврид нодуруст мебуд, зеро он муҳолифи ҳулосаи доимӣ будани суръати вакуумии рӯшной аст.

Агар вагоне бо суръати v дарҳаракат бошад ва дар даруни он ба самти ҳаракат мавчи рӯшной паҳн шавад, суръати он нисбат ба замин бояд боз ҳам ба c баробар бошад, на ба $c+v$. Қонуни нави ҷамъбандии суръатҳо бояд маҳз ҳамин натиҷаро ифода кунад.

Мо қонуни ҷамъбандии суръатҳоро барои мавриди хусусие



Рас.146.

менависем, ки чисм ба қадди тири X_1 -и системаи сархисоби K_1 (ки, дар навбати худ, нисбат ба системаи K бо суръати v ҳаракат мекунад) дарҳаракат бошад. Зимнан, гоҳи ҳаракат тирҳои координатии Ox ва Ox_1 ҳамеша рӯйи ҳам меоянду тирҳои Oy ва Oy_1 ва инчунин Oz ва Oz_1 нисбат ба худ дар ҳоли мувозӣ мемонанд (рас.146).

Суръати ҳамон як чисмро нисбат ба K_1 бо v_1 ва нисбат ба K бо v_2 ишорат мекунем. Он гох қонуни релативии чамъбандии суръатхо шакли зайл мегирад:

$$v_2 = \frac{v_1 + v}{1 + \frac{v_1 v}{c^2}} \quad (6.3)$$

Дар сурати $v < c$ ва $v_1 < c$ будан узви $\frac{v_1 v}{c^2}$ -ро дар маҳрачи (6.3) ба эътибор нагирифта, боз ҳамон қонуни классикии чамъбандии суръатхоро ҳосил мекунем:

$$v_2 = v_1 + v$$

Агар $v_1 = c$ бошад, суръати v_2 низ баробари c хоҳад буд, чунонки инро постулати дуюми назарияи нисбият тақозо мекунад. Дар ҳакиқат,

$$v_2 = \frac{c + v}{1 + \frac{cv}{c^2}} = c \frac{v + c}{v + c} = c$$

Хосияти ациби қонуни релативии чамъшуди суръатхо ин аст, ки барои ҳама гуна суръатҳои v_1 ва v (ки, ба яқин, аз c зиёд нестанд) суръати натиҷавӣ v_2 аз c зиёд буда наметавонад.



Қонуни релативии чамъбандӣ (чамъшуҷ)-и суръатхо дуруст аст, vale аёнӣ нест. Мушаки қайҳонии бузургера то саввур қунед, ки нисбат ба Замин бо суръати наздик ба суръати рӯшиноӣ с дарҳаракат бошад. Бигзор, аз ин мушаки бузург мушаки хурде ҷудо шавад ва нисбат ба мушаки бузург суръатеро соҳиб гардад, ки он ба суръати с наздик бошад. Аммо нисбат ба Замин суръати мушаки хурд қариб ҳамчени суръати мушаки бузург хоҳад буд, на бештар.



1. Дар чӣ гуна суръатҳои ҳаракат қонуни релативии чамъшуди суръатхо (ё ҳуд қонуни чамъбандии суръатҳо) ба ҳамин гуна қонуни классикий (қонуни Галилей) бадал мешавад?
2. Суръати рӯшиноӣ аз суръатҳои ҳаракати ҳамаи чисмҳои дигар чӣ тавофути қуллӣ дорад?

§56. Бастагии масса (чиrm) ба суръат.

Динамикаи релативӣ

Қонунҳои механикаи Нйутон дар суръатҳои баланди ҳаракат бо тасаввуроти нав дар бораи вақту фазо ноҷӯрӣ пайдо мекунанд. Танҳо дар мавриди наст будани суръати ҳаракат, яъне дар мавриди дуруст будани тасаввуроти классикӣ дар бораи вақту фазо шакли қонуни дуюми Нйутон

$$m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \vec{F} \quad (6.4)$$

ҳангоми аз як системаи шастии сарҳисоб (системаи инерсиалиӣ) ба ҳамин гуна системаи дигар гузаштани тағиیر намеёбад (қоиди нисбият риоя мешавад).

Вале дар соҳаи суръатҳои баланд ин қонун дар шакли маъмулии худ (яъне дар шакли классикӣ) номукаммал аст.

Мувофики қонуни дуюми Нйутон (6.4) қувваи доимии ба чисм муддати тӯлонӣ таъсиркунанда чисмро суръати баланди дилҳоҳ бахшида метавонад. Аммо дарвоқеъ суръати рӯшной дар хало (вакуум) суръати ниҳоӣ аст ва дар ҳеч гуна шароит чисм бо суръати бештар аз он ҳаракат кардан наметавонад.

Тағиӣи андаке мебояд, ки муодилаи ҳаракати чисм барои суръатҳои баланд шакли дақиқ бигирад.

Биёед, аввал қонуни дуюми динамикаро дар шакле нависем, ки онро худи Нйутон истифода кардааст:

$$\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \vec{F} \quad (6.5)$$

Ин чо $\vec{p} = m\vec{v}$ импулси чисм аст. Дар ин муодила массаи чисм аз нигоҳи физикаи Нйутон ба суръат новобаста пиндошта мешавад.

Ачаб аст, ки барои суръатҳои баланд низ шакли муодилаи (6.5) барҷои мемонад – дар ин маврид танҳо массаи чисм тағиир меёбад. Ҳангоми зиёд кардани суръати чисм массаи он доимӣ (собит) намемонад, балки меафзояд.

Вобастагии массаро ба суръат дар заминаи фарзе метавон ёфт, ки қонуни бақои импулс аз нуктаи назари тасаввуроти нав дар бораи вақту фазо низ дуруст аст. Вале мо ба сабаби мураккаб будани ин ҳисобукитоб ин чо танҳо натиҷаи онро меорем.

Массаи чисми қарорро бо т ишорат мекунем¹. Он гоҳ массаи ҳамон чисм дар мавриди бо суръати v ҳаракат карданаш ин қадар хоҳад буд:


$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (6.6)$$

Вобастагии масса ба суръати ҳаракати он дар рас. 147 тасвир ёфтааст. Чунонки мебинем, ҳар қадре ки суръати чисм ба суръати рӯшной наздик бошад, афзоиши массаи он ҳамон қадр зиёдтар хоҳад буд.

Дар суръатҳои назар ба суръати рӯшной хеле кам қимати ифодай $1 - \frac{v^2}{c^2}$ аз як кам фарқ мекунад. Чунончи, барои суръати хоси мушаки кайхонӣ, ки $v \approx 10$ км/с аст, решай мазкур ин гуна қимат дорад:

$$\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 0,999\,999\,99944.$$

Аз ин рӯ ҷойи тааҷҷуб нест, ки афзоиши массаро ҳангоми зиёд шудани суръат дар мавриди ин қадр кам будани v ошкор соҳтан муҳол аст. Аммо зарраҳои бунёдӣ (зарраҳои элементарӣ) дар мошинҳои суръатфизои муосир то ба суръатҳои хеле баланд шитоб дода мешаванд. Чунончи, агар электрон бо суръати ҳаракат кунад, ки он аз суръати рӯшной танҳо 90 км/с кам (яъне 299 910 км/с) бошад, массааш 40 бор меафзояд. Мошини суръатфизои электронҳо ин зарраҳоро он қадр тезонда метавонад, ки суръати онҳо аз суръати рӯшной ҳамагӣ 40-50 м/с камӣ мекунад. Массаи ин гуна электрон назар ба массаи электрони қарор тақрибан 2000 бор зиёд меояд. Барои дар мадори доиравӣ устуворона ҳаракат кардани ин гуна электрон майдони магнитӣ ба электрон бояд бо



Рас. 147

1. Дар физикии назарии муосир тамоюле вучуд дорад, ки танҳо бузургии m_0 -ро, яъне массаи оромишро масса гӯянду мағҳуми массаи релативии (6.6)-ро истеъмол накунанд.

куввае таъсир бахшад, ки он аз қувваи зарурии мутобики мавриди ба ҳисоб нагирифтани вобастагии масса ба суръат тақрибан 2000 бор зиёд бошад. Барои ҳисоби масир (траектория)-и зарраи баландсуръат механикаи Нйутон натиҷаи галат медиҳад. Ба иборати дигар, дар ҳама мавридҳои бо суръати баланд ҳаракат кардани зарраҳо формулаи (6.6)-ро ба эътибор гирифтани мебояд. Дар ин сурат импулси чисм бояд чунин ёфта шавад:

$$\vec{p} = \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (6.7)$$

Вале қонуни асосии динамикаи релативӣ бояд дар ҳамон шакли пешина навишта шавад:

$$\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \vec{F} \quad (6.8).$$

Аммо импулси чисм дар ин маврид аз ҳосили зарби $m_0 \vec{v}$ фарқ мекунад ва бояд аз рӯйи формулаи (6.7) ёфта шавад.

Ҳамин тарик, масса ки дар тӯли дуним аспи баъди сари Нйутон сабит (доимӣ) пиндошта мешуд, дарвоқеъ ба суръат вобаста будааст: ба андозаи афзудани суръати ҳаракат массаи чисм, ки ҳосиятҳои шастдорӣ (инерсиядорӣ)-и онро таъйин мекунад, зиёд мешавад.

Дар сурати $v \rightarrow c$ будан массаи чисм мувофиқи (6.6) бехад ме-афзояд ($t \rightarrow \infty$); бинобар ин шитоби чисм ба сифр майл мекунад ва бо вучуди муддати дуру дароз таъсир доштани қувва суръати чисм дигар амалан намеафзояд.

Зарурати дар ҳисобуки тоби суръатфизоҳои зарраҳои баркаманд (зарраҳои электронӣ) истифода кардани муодилаи релативии ҳаракат далели он аст, ки назарияи нисбият дар замони мо ба илми муҳандисӣ (илми инженерӣ) табдил ёфтааст.

Қоиди аслии мутобиқат (монандагӣ). Қонунҳои механикаи Нйутон ва тасаввуроти классикиро дар бораи вақту фазо чун мавриди хусусии механикаи релативӣ (ки барои суръатҳои назар ба суръати рӯшнӣ хеле паст дуруст аст) муоина кардан мумкин аст. Ин хулоса натиҷаи зуҳуроти қонуниятест, ки он *қоиди аслии мутобиқат* ном дорад. Аз рӯйи ин қоида ҳар гуна назарияе, ки рӯйдодҳои табиатро нисбат ба назарияи пешина амиқтар ва фарохтар ифода карданӣ бошад, ҳамон навиро бояд чун ҳадди охири имконоти назарӣ фаро бигирад.

Зарурати эчоди қоидай мутобиқатро барои ифода кардани алоқамандии назарияҳои квантӣ ва классикӣ пеш аз ҳама олими бузург Нилс Бор дарк кардааст ва онро шакл додааст.

Қонунҳои механикаи Нйутонро чун мавриди хусусии меҳаникаи релативӣ (ки барои суръатҳои назар ба суръати рӯшнӣ хеле кам дуруст мебошад) муоина кардан мебояд.



Муодилаи релативии ҳаракат (ки дар он вобастагии масса ба суръат ба назар гирифта шудааст) дар бунёди суръатфизоҳои зарраҳои барқаманд ба асбобҳои дигари релативӣ истифода мешавад.



1. *Формулаи вобастагии массаи чисмо ба суръати ҳаракати он наисед.*
2. *Ба чӣ шарт метавон ғуфт, ки массаи чисм ба суръати ҳаракати он вобастагӣ надорад.*

§57. Робитаи байни масса ва энергия

Биёем акнун ба сари яке аз муҳимтарин ҳулосаҳои назарияи нисбият – робитаи умумии байни масса ва энергия, ки дар физикаи ҳастаи атом ва физикаи зарраҳои бунёдӣ (зарраҳои элементарӣ) мақоми муҳим дорад.

Робитаи байни масса ва энергия бевосита аз қонуни баҳои энергия ва аз он далел бармеояд, ки массаи чисм ба суръати ҳаракати он бастагӣ дорад. Ин аз мисоли содаи зайл аён аст. Дар сурати дар ягон зарф гарм кардани газ ба он энергияи муайяне дода мешавад. Суръати ҳаракати бетартибонаи молекулаҳо ба ҳарорат вобаста мебошад ва ба қадри гарм шудани газ меафзояд. Афзоиши суръати ҳаракати молекулаҳо мувофиқи формулаи (6.6) аз афзудани массаи ҳамаи он молекулаҳо далолат мекунад. Пас, массаи гази даруни зарф дар натиҷаи афзудани энергияи дохилии он зиёд мешавад, яъне дар байни массаи газ ва энергияи он алоқамандие вучӯд дорад.

Формулаи Эйнштейн. Эйнштейн бо ёрии назарияи нисбият дар байни масса ва энергия формулае муқаррар кард дар ниҳояти содагӣ ва умумият, ки ин аст:

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (6.9)$$

Энергияи чизм ё маңмұи чисмұо ба ҳосили зарби масса ва дараңаи дуюми суръати рүшнәй баробар мебошад.

Дар сурати тағыйир ёфтани энергияи системаи физик қардасын низ тағыйир мепазираңыз:

$$\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2} \quad (6.10)$$

Азбаски зариб (коэфисент)-и $1/c$ басе хурд аст, бинобар ин тағыйироти намоёни масса танхो дар сурати хеле зиёд будани тағыйироти энергия имконпазир мебошад. Дар вокунишқои кимиёй (реаксияхои химиявй) ё ҳангоми гарм карданы чисмұо дар шароити муқаррары тағыйироти энергия он қадр кам аст, ки тағыйироти ба он мутобиқи массаро дар тачриба ошкор сохтан мұхол аст. Чойнаки гарм назар ба чойнаки сард массай бештар дорад; аммо ин тағыйироти ҳастай ва зарраҳои бунёдій тағыйироти бо он алоқаманди масса хеле зиёд аст.

Дар натиҷаи таркиши бомбай хидроренжидтік энергияи бағоят зиёд – қарыб 10^{17} Ҙ ба вучуд меояд, ки ин аз энергияи электрикки дар тамоми кураи Замин дар муддати чанд рұз истекшесолшаванда зиёд аст. Ин энергия (энергияи таркиш)-ро зарраҳо ва тобиши дар ин маврид ҳосилшаванда бо худ мебаранд.

Энергияи оромии (энергияи сокин). Мувофиқи формулаи (6.9) чисм дар сурати сифрі (=0) будани суръаташ низ соҳиби энергия мебошад. Ин энергияи оромии ном энергия аст, ки ин тавр ифода карда мешавад:

$$E_0 = m_0 c^2 \quad (6.11)$$

Ин натиҷаи шоистаи таҳсину тавағчұх аст. *Ҳар гуна чизм танхо ба сабаби маңудияти худ аллакай соҳиби энергия мебошад ва миқдори ин энергия ба массаи оромии m_0 мутаносиб аст.*

Аёнитарин исботи мавчудияти энергияи оромиш ин аст, ки дар табдилоти зарраҳои бунёдии дорои массаи оромиш ($m_0 \neq 0$) ба зарраҳои бемассаи оромиш ($m_0 = 0$) энергияи оромиш комилан ба энергияи кинетикии зарраҳои «навзод» мубаддал мешавад.



Дар физика танҳо ду «формулаи бузурге» ҳаст, ки бо вучуди шакли бисёр сода доштан багоят фарогиранд. Якеи онҳо формулаи Эйнштейн $E=mc^2$ асту дигаре – формулаи Планк, ки бо он шумо дар фасли «Физикаи квантӣ» шинос хоҳед шуд.



1. Қонуни робитаи мутақобили масса ва энергия чӣ моҳият дорад?
2. Энергияи оромии (энергияи сокин) чист?
3. Чаро ҳангоми гарм карданни чисм афзоши массаи онро ошкор сохтан муюссар намегардад?

Машқи 7

1. Дар назари мушоҳиди савори қатора барқ дар нуқтаҳои A (пеши қатора) ва B (паси он) дар як вақт рӯй дод. Дар назари мушоҳиде, ки дар рӯйи Замин қарор истодааст, кадом барқ зудтар ба Замин мерасад?
2. Массаи электрони дарҳаракат назар ба массаи электрони қарор 40 000 бор зиёд аст. Электрони дарҳаракат чӣ гуна суръат дорад?
3. Агар як килограмм об 50 К гарм карда шавад, массааш чӣ қадар меафзояд?
4. Оё электрон дар ин ё он мухит бо суръате ҳаракат карда метавонад, ки он назар ба суръати рӯшной дар ҳамон мухит зиёд бошад?

Муҳимтарин хулосаҳои боби шашум

1. Назарияи маҳсуси нисбияти Эйнштейн бар ду постулат асос ёфтааст.

Қоидай аслии нисбият (принципи нисбият) постулати асосии ин назария мебошад. Ва ин аст моҳияташ: ҳама рӯйдодҳои олам дар ҳама системаҳои шастӣ (инерсиалӣ)-и сарҳисоб ҳамон як хел ҷараён мегиранд.

2. Мувофиқи постулати дуюм, суръати рӯшной дар хало (вакуум) барои ҳама системаҳои шастии сарҳисоб ҳамон як қимат дорад ва на ба суръати манбаъ вобаста асту на ба суръати асбоби сабти сигнали рӯшной.

3. Назарияи нисбият таълимоти навест дар бораи вақту фазо, ки бар ивази тасаввуроти кӯҳнаи классикӣ ба майдон омадааст. Мувофиқи назарияи нисбият ҳамзамонии рӯйдодҳо, масофаҳо ва фосилаҳои вақт на мутлак, балки нисбист. Онҳо ба системаи сарҳисоб вобастаанд.

4. Аз назарияи нисбият бармеояд, ки суръати рӯшнӣ дар хало (вакуум) зиёдтарин суръати имконпазири интиқоли таъсироти мутақобил мебошад.

5. Дар мавриди зиёд шудани суръати ҳаракати чисм массай он событ (доимӣ) намемонад, балки ба ин тарз меафзояд:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}},$$

ки ин ҷо m_0 массай чисм барои мавриди қарор будани он аст. Импулси релативии чисм ин тавр ифода карда мешавад:

$$\bar{p} = \frac{m_0 \bar{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Бар ҳамин асос қонуни асосии динамикаи релативиро ҳам дар ҳамон шакле навиштан мумкин аст, ки қонуни дуюми Ньютон навишта шудааст:


$$\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \vec{F}$$

6. Натиҷаи барои физикаи ҳастаи атом ва физикаи зарраҳои бунёдӣ муҳимтарини назарияи нисбият хulosает, ки массаву энергияро ба ҳам робита медиҳад. Энергияи чисм ё системаи чисмҳо E ба ҳосили зарби массаву дараҷаи дуюми суръати рӯшнӣ баробар аст:

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Бузургии $E_0 = m_0 c^2$ энергияи оромиши зарраро ифода мекунад.

7. Дар соҳаи суръатҳои назар ба суръати рӯшнӣ хеле ками ҳаракат тасаввуроти классикӣ дар бораи вақту фазо ва қонунҳои механикаи Ньютон дурустанд.



Боби 7

ТОБИШХО ВА ТАЙФИ ОНХО

То ҳол мо густарииши мавҷҳои рӯшиноиро муойина кардем. Акнун, биёед, бубинем, ки ҷисмҳо чӣ гуна нур меафкананд.

§58. Навъҳои тобиш. Манбаъҳои рӯшной

Шумо то ин дам бо манбаъҳои рӯшной каму беш шиносой пайдо карда будед. Акнун масъалаэро равшан мекунем, ки кори он манбаъҳо чӣ заминай физикий дорад ва тобииши онҳо чӣ гуна тайф (спектр) дорад.

Манбаи рӯшной энергия «мехӯрад». Рӯшной мавчи электромагнитие мебошад, ки аз $4 \cdot 10^{-7}$ то $8 \cdot 10^{-7}$ м дарозӣ дорад.

Мавҷҳои электромагнитӣ дар натиҷаи ҳаракати шитобдор кардани зарраҳои барқаманд (зарраҳои электронок) афканда мешаванд. Ин зарраҳо онҳоанд, ки атомҳои моддаҳо аз онҳо таркиб ёфтаанд. Бинобар ин соҳти атомро надониста, дар бораи механизми тобиш (ё худ нурафканиш) ба таври боварбахш ҷизе гуфтан душвор аст. Танҳо ҳаминаш равшан аст, ки андаруни атом рӯшной нест – мисли он ки андаруни рубоб садое вучуд надорад. Монанди он ки тори асбоби мусикӣ танҳо бо зарби мизроб садо медиҳад, атомҳо ҳам танҳо баъди ангехта шудани худ нур (рӯшной) меафкананд, тобон мешаванд.

Барои он ки атом нур афканда тавонад, ба он энергияи муайян додан мебояд. Ҳангоми нур афкандан атом энергияи гирифтаи худро гум мекунад, яъне барои бефосила нурафшонӣ кардани модда атомҳои он бояд аз берун мудом энергия бигиранд.

Тобииши ҳароратӣ. Содатарин ва маъмултарин навъи тобиш тобииши ҳароратӣ аст, ки дар он энергияи дар шакли тобиш талафдодаи атомҳо аз ҳисоби энергияи ҳаракатии он атомхову молекулаҳои ҷисми нурафкан пур мешавад. Содатар гӯем, дар ин сурат ҷойи энергияи барои афканиши рӯшной сарфшуда аз ҳисоби энергияи ҳаракати ҳароратии атомҳо (ё молекулаҳо)-и ҷисми нурбор пур мешавад. Ҳар қадре ки ҳарорати ҷисм зиёд бошад, атомҳо ҳамон қадр тезтар ҳаракат карда метавонанд. Дар барҳӯрди атомҳо (ё молекулаҳо)-и баландсуръат бо яқдигар

Вавилов Сергей Иванович (1891-1951) – физикдони рус, ходими давлатӣ ва ҷамъиятӣ, раиси Академияи улуми Шӯравии собиқ дар солҳои 1945-1951. Тахқиқоти асосии Вавилов ба соҳаи оптикаи физикий ва пеш аз ҳама ба фотолуминесценс тааллук доранд. Бо роҳбарии ўти технологияи соҳти ҷароғҳои равшаноии табии роҳандозӣ шуд ва усули таҳлили луминесценсии таркиби кимиёни модда вусъат гирифт.

П. А. Черенков с. 1934 таҳти роҳбарии Вавилов ходисаи рӯшнӣ афқандани электронҳои дар ин ё он мухит бо суръати бештар аз суръати рӯшнӣ (дар ҳамин мухит) ҳаракаткунандаро қашғ кард.



як қисми энергияи кинетикии онҳо барои ангехтани атомҳо сарф мешавад. Махз ҳамин атомҳо рӯшнӣ меафкананд.

Офтоб ва тағслампай муқаррарӣ манбаъҳои маъмули нур-афкан мебошанд. Тағслампай электрикӣ манбаи бас истифодабоб ва камсарф аст. Танҳо қариб 12%-и энергияи дар мӯяки лампа ҳориҷкардаи ҷараёни электрикӣ ба энергияи рӯшнӣ табдил мёёбад. Ва ниҳоят, маъмултарин манбаи нурҳои ҳароратӣ шуълаи оташ аст. Энергияи аз сӯзиши ҳезум, қарасин ё газ ҳориҷшавандা зарраҳои носӯҳтаи сӯзишвориро метафсонад ва онҳо низ рӯшнӣ меафкананд.

Электролуминесценс. Атомҳо энергияи барои нурафканиш заруриро аз манбаъҳои ғайриҳароратӣ низ гирифта метавонанд. Дар пардаҳти газӣ¹ майдони электрикӣ электронҳоро энергияи зиёди кинетикӣ мебахшад. Электронҳои баландсуръат бо атомҳо барҳӯди ғайричандир карда метавонанд. Қисми энергияи электронҳо барои ангехти атомҳо сарф мешавад. Атомҳои ангехта энергияи зиёдатии ҳудро дар шакли мавҷҳои рӯшнӣ ҳориҷ мегардонанд. Ҳамин аст, ки газ дар натиҷаи пардаҳти электрикӣ нур меафканад. Ин падида электролуминесценс² ном гирифтааст. Фаҷри шимолӣ натиҷаи зуҳороти ҳамин электролуминесценс мебошад. Сели зарраҳои барқаманди ҳурӯшии аз тарафи майдони магнитии Замин рабудашуда дар қутҳои магнитии Замин атомҳои қабатҳои болоии атмосфераро ангехта, боиси нурафшонии онҳо мегарданд. Падидаи электролуминесценс дар найчаҳои реклами бисёр истифода мешавад.

1. Тахлияи газӣ (разряди газӣ).

2. Луминесценс (*luminescence; люминесценция*) - нурафшонӣ.

Луминесценс (нуррафшонӣ)-и катодӣ – ин падидай бо таъсири электронҳо нуррафшонӣ кардани ҷисмҳои саҳт мебошад. Ҳамин падидай аст, ки экрани лӯлаи электронӣ-шуоъи телевизорҳо нур меафканад.

Луминесценс (нуррафшонӣ)-и кимиёй. Як қисми энергияи дар натиҷаи баъзе вокунишҳои кимиёй ҳориҷшаванд ғарбосита ба энергияи рӯшной табдил мейбад. Ҷанбаи ин гуна тобиш сард аст (ҳарораташ баробари ҳарорати муҳит мебошад) ва сард мемонад. Ин падидаро кимиёйлуминесценс ном додан мумкин аст (дар русӣ онро хемилуминесценс мегӯянд).

Ин падидай шояд ба ҳар яки шумо маълум бошад. Шаби то-бистон дар ҷангал дар тани ҷонзоди ачибе – кирми шабтоб «чароғак» метавон дид, ки шӯълаи сабзтоб дорад. Ба он агар даст расонед, дастатон намесӯзад. Ҳарорати ин «чароғак» баробари ҳарорати ҳавои атроф аст. Бактерияҳо, ҳашарот, аксари моҳиёни сокини ҷойҳои чуқури рӯшноинораси оби баҳру уқёнус низ ҳосијати партавфишонӣ доранд. Баъзе пораҳои ҷӯби пӯсида ҳам (дар торикий) нур меафшонанд.

Фотолуминесценс. Рӯшноие, ки ба сатҳи модда мезанад, қисман дар он фурӯй мераваду қисман инъикос мегардад. Энергияи рӯшноии фурӯрафта дар аксари мавридиҳо ҷисмҳоро гарм мекунаду бас. Аммо баъзе моддаҳо бо таъсири нурҳои гуногун ҳудашон нурфишон мешаванд. Ин падидай *фотолуминесценс* номиде шудааст. Рӯшной атомҳои моддаро мянгезад (энергияи дохилии онҳоро зиёд мекунад) – баъди ин онҳо нурфишон мешаванд. Чунончи, рангубори тобоне, ки шумо дар рӯйи бозичаҳои солинавӣ мебинад, баъди нурборон кардан нурфишон мешаванд.

Рӯшноии дар натиҷаи фотолуминесценс пайдошавандагӣ назар ба рӯшноие, ки боиси нуррафшонӣ мегардад, умуман мавҷи дарозтардорад. Инро дар таҷриба санҷидан мумкин аст. Агар дастай рӯшноиро аз *нурполо* (филтри рӯшной)-и бунафш гузаронда, ба зарфи пури флуорессенс (моддаи органикӣ рангуборӣ) равона созем, ин моеъ бо ранги сабзи зардтоб медураҳшад ва рӯшноиаш назар ба нури бунафш дарозмавҷтар меояд.

Фотолуминесценс дар ҷароғҳои табий-рӯшной истифодаӣ бисёрдорад. Олими шӯравӣ С. Вавилов пешниҳод кард, ки сатҳи дарунии пардаҳтнайча¹ моддаҳои луминессенсӣ давонда шавад –

1. Тахлияниайча – «найчаи разрядӣ».

ин имкон медиҳад, ки он найчаҳо бо таъсири шуоъҳои кӯтоҳмавчи пардаҳти газӣ бидураҳшанд. Чароғҳои табиӣ-рӯшнӣ назар ба тафслампай электрикӣ се-чаҳор бор босарфатаранд.



Мо дар ин банд навъҳои асосии манбаъҳои рӯшнӣ ва барь-зе хусусиятҳои нурҳои афкандаи онҳоро ба таври басе мухтасар муоина кардем. Маъмултарини ин гуна манбаъҳо манбаъҳои ҳароратианд.



1. *Рӯшнӣ чӣ гуна манбаъҳо дорад?*
2. *Шабонарӯзи гузашта ба шумо чӣ гуна нурҳо таъсир бахшид?*

§59. Тайфҳо (спектрҳо) ва асбобҳои тайфсанҷӣ

Акнун бинем, ки тобииши манбаъҳои гуногун чӣ тавр таҳқиқ карда мешавад.

Тақсими энергия дар тайф (спектр). Ҳеч манбаъ рӯшнои ияранга (ё худ яқдарозӣ) ё, чунонки маъмулан мегӯянд, рӯшнои монохроматӣ намеафканад. Ин аз таҷрибаҳои таҷзия кардани рӯшнӣ (ниг. § 44) ва инчунин мушоҳидаи падидаҳои интерференс ва дифраксия аён аст.

Энергияи аз манбаъ бо худ гирифтаи рӯшнӣ бо тарзи муайян ба мавҷҳои гуногундарозие тақсим мешаванд, ки онҳо дар таркиби дастаи рӯшнӣ мавҷуданд. Ҳамчунин метавон гуфт, ки энергия вобаста ба басомадҳо тақсим мешавад, зоро дарозии мавҷ ва басомад бо ҳам алоқаманд ҳастанд:

$$\lambda v = c$$

Зичи сели тобиши электромагнитӣ ё худ шиддат (интенсивият)-и ин гуна тобиш I (ки дар бораи он дар § 31 сухан рафта буд) бо энергияи «ফарогиранда»-и ҳама басомадҳо ΔW таъйин мешавад. Барои ташхиси тақсимоти басомадии тобиш ин гуна мағҳуми нав ҷорӣ кардан мебояд: *тобииши мутобиқ ба фосилаи воҳидии басомад*. Ин бузургӣ зичи тайфӣ (зичи спектрӣ)-и шиддати тобиш ном гирифтааст. Онро бо $I(v)$ ишорат мекунем. Он гоҳ, шиддати мутобиқ ба фосилаи басомадии Δv -ро дар шакли


$I(v)\Delta v$ ифода кардан өоз истифада чамъ карда, зичии сели тобиш I -ро мейбем.

Зичии тайфии сели тобишро бо рохи тачрибай ёфтган мумкин аст. Барои ин бо ёрии маншур (призма) тайфи тобиши таркиби дастаи рӯшноии, масалан, камони электрикиро ба вучуд оварда, зичии сели тобиши мутобик ба фосилаи басомадии паҳноиаш Δv -ро чен кардан мебояд. Дар баҳододи (ҳатто тақрибии) тақсимоти энергия ба ҷашми худ ҳътимод доштан нораво мебуд. Ҷаро? Ҷунки ҷашм ҳар соҳаи тайфро ҳар хел ҳис мекунад ва ҳассосияти зиёдтарини он ба соҳаи зардусабзи тайф рост меояд. Беҳтар ин аст, ки ҷисми сип-сиёҳ истифода шавад: ин гуна ҷисм рӯшноии ҳама дарозиҳои мавҷро қариб пурра фурӯ бурда, гарм мешавад. Пас, ҳарорати ин ҷисмро чен карда, дар бораи миқдори энергияи дар воҳиди вакт фурӯбурдаи он ҳулоса баровардан мумкин аст.


Дар ин гуна тачриба ҳароратсанчи муқаррариро истифода кардан натиҷаи матлуб намедиҳад, ҷаро ки ҳассосияти он зиёд нест. Барои чен кардани ҳарорат асбобҳои ҳассостар заруранд. Ин ҷо ҳароратсанчи электрикӣ мӯковиматро (ниг. қитоби дарсии «Физика, 10», § 69) истифода кардан беҳтар аст. Ҷузъи ҳассоси ин ҳароратсанҷ лавҳачаи филизиест, ки рӯяш қабати тунуки дуда давонда шудааст. Дуда рӯшноии соҳиби ҳама дарозиҳои мавҷро қариб пурра фурӯ мебарад.

Лавҳачаи гармоҳискунандай асбобро дар ин ё он ҷойи тайфи маншурӣ (он ки бо ёрии маншур – призма ҳосил шудааст) ҷой додан мебояд (рас. 148). Тамоми соҳаи намоёни тайфи дарозиаш I -ро аз шуоъҳои сурх то бунафш фосилаи басомадии $v_c \div v_b$, вале паҳноиаш Δl лавҳачаи сиёҳро фосилаи танги Δv мувофиқ меояд. Аз рӯйи ҳарорати лавҳачаи сиёҳ миқдори энергияро ёфтган мумкин аст, ки ба фосилаи басомадҳои Δv мансуб аст. Ҷойи лавҳачаро ба рафти тайф тағиир дода, энергияи ба ҳар фосилаи басомадӣ ростояндаро чен карда, мебинем, ки қисми зиёди энергия на ба соҳаи зардусабзи тайф, ҷунонки дар ҷашм менамояд, балки ба соҳаи сурҳи он рост меояд.

Аз рӯйи натиҷаи ин тачрибаҳо нигора (график)-и вобастагии зичии тайфии шиддати тобишро ба басомад месозанд. Зичии тайфии шиддати тобиши таҳқиқшавандаро, ҷунонки гуфтем, аз рӯйи ҳарорати лавҳачаи сиёҳи асбоб мейбанд. Басомадро бошад, ёфтган дар сурате осон аст, ки асбоби барои таҷзия кардани тайф



Рас. 148




Рас. 149

истифодашаванда дараачабандй шуда бошад, яъне маълум бошад, ки ин ё он қитъай тайф ба кадом қимати басомад мутобиқ аст.

Дар тири уфукии нигора қиматҳои басомадҳои мутобиқ ба мобайни фосилаҳои Δv ва дар тири амудӣ зичии тайфии шиддати тобишро гузошта, чанд нуқтае ҳосил мекунем, ки аз пайвастани онҳо як хати каци равон ба вучуд меояд (рас. 149). Ин хати кач дар бораи таксимоти энергия дар қисми намоёни тайфи камони электрикӣ тасаввури аёни медиҳад.

Асбобҳои тайфсанҷӣ (спектрсанҷӣ). Барои таҳқиқи амиқи тайфҳо роги танги маҳдудкунандай дастай рӯшнӣ ва маншур (призма) ворӣ олатҳои сода кофӣ нестанд. Асбобҳое заруранд, ки тайфи возех дода тавонанд, яъне мавҷҳои гуногундарозиро нағз чудо карда тавонанд, то ки қитъаҳои алоҳидаи тайф яқдигарро напӯшонанд (ё қариб напӯшонанд). Ин гуна асбобҳои *тайфсанҷӣ* (асбобҳои спектрсанҷӣ) ном гирифтаанд. Қисми асосии ин гуна асбобро маъмулан маншур ё панчараи дифраксионӣ ташкил медиҳад.

Соҳти асбоби тайфсанҷии маншурдорро бинем (рас. 150). Дастаи шуоъи таҳқиқшаванда аввал ба *коллиматор* ном ҷузъи асбоб



Рас. 150

дохил мегардад. Коллиматор лўлаест, ки дар як нўгаш пардаи роғдор ва дар нўғи дигараши линза (наскӣ)-и чамъоваранд (L_1) дорад. Роғи номбурда дар конуни линза воқеъ аст. Бинобар ин дастаи титшавандай рӯшнои аз роғ ба линза зананда аз линза дар шакли дастаи мувозӣ (параллелӣ) берун омада, ба маншури P мезанад.

Азбаски басомадҳои гуногуно қобилиятҳои шуоъшиканий гуногун мувофиқ меояд, бинобар ин аз маншур дастаи шуоъҳои мувозие мебарояд, ки яксамт нестанд. Онҳо ба линзай L_2 мезананд. Дар ҳамвории конунии ин линза экран – шиши тор (ношаффоф) ё фотолавҳа мегузоранд. Линзай L_2 дастаҳои мувозӣ (параллелӣ)-и шуоъҳоро дар экран ҷамъ меоварад – дар натиҷа ба ҷойи тасвири ягонаи роғ як қатор тасвирҳо пайдо мешаванд: ба ҳар басомад (саҳехтар гӯем, ба ҳар фосилаи танги тайфӣ) як тасвири ба худ хос мувофиқ меояд. Ҳамаи ин тасвирҳо тайфи таҳқиқшавандаро ба вучуд меоваранд.

Асбоби тавсифшуда *спектрограф* (тайфнигор) ном гирифтааст. Агар ба ҷойи линзай дуюм ва экран барои мушоҳидон басарӣ (визуалиӣ)-и тайфҳо *лӯлаи дид* истифода шавад, асбобро *спектроскоп* (тайфнамо) мегӯянд.

Шишагин будани маншурҳо ва дигар ҷузъҳои асбобҳои тайфсанҷӣ ҳатмӣ нест. Ба ҷойи шиша маводи дигари шаффоф – кварс, намаксанг ва ғ.-ро низ истифода кардан мумкин аст.



Шумо дар ин банд бо мағҳуми нав – зичии тайфии шиддати тобишҳо шинос шудед. Бикӯшед, ки можияти онро хубтар дарк бикунед.



1. Соҳти асбоби тайфсанҷие, ки дар он ба ҷойи маншур (призма) панҷараи дифраксионӣ истифода мешавад, бояд ҷӣ гуна бошад?
2. Таркиби тайфии ин ё он наёни тобишро таҳқиқ кардан ҷӣ зарурат дорад? (Агар инро ҳозир фахм карда намавонед, рӯҳафтода нашавад – бандҳои оянда роҳи шуморо рӯшантар мегардонанд).

§60. Навъхой тайфҳо (спектрҳо)

Таркиби тайфи (спектрӣ)-и тобии моддаҳо басе гуногун мебошад. Бо вучуди ин ҳама тайфҳоро ба се навъ тақсим кардан равост.



Тайфҳои бефосила (пайваста). Тайфи Офтоб ё тайфи фонуси камонӣ тайфи пайваста (бефосила) мебошад. Ин нишони он аст, ки тайф аз мавҷҳои соҳиби ҳама дарозиҳо таркиб ёфтаасту фосила надорад, пайваста мебошад. Ин гуна тайф дар экрани спектро-граф ба шакли тасмаи рангоранги пайваста пайдо мешавад (ниг. варақаи ранга, рас. V, I, саҳ. 276).

Тақсимоти басомадии энергия, яъне зичии тайфии шиддати тобиш барои ҳар ҷисм ҳар хел аст. Ҷунончи, ҷисми сатҳаш бисёр сиёҳ мавҷҳои электромагнитии ҳамадарозӣ (ҳамабасомад) меаф-канад, аммо дар ин маврид ҳатти қаҷи вобастагии зичии тайфии шиддати тобиш ба басомад дар басомади муайянни v_{max} максимум дорад (рас. 151). Энергияи ба басомадҳои ҳеле паст ($v \rightarrow 0$) ва ҳеле баланд ($v \rightarrow \infty$) ростояндаи тобиш басе кам аст. Дар сурати зиёд кардани ҳарорат максимуми энергияи тобиш сӯйи мавҷҳои кӯтоҳ мекӯчад.

Тайфи бефосила, ҷунонки таҷриба нишон дод, ҳоси ҷисмҳоест, ки саҳт ё моеъанд. Ин гуна тайфро газҳои саҳтишиурда низ ҳориҷ мекунанд. Барои ҳосил кардани тайфи бефосила ҷисмро то ҳароратҳои баланд гарм кардан мебояд.

Соҳти тайфи бефосила ва ҳуди далели маҷудияти он на танҳо ба ҳосиятҳои атомҳои алоҳидай нурафкан, балки ба андозаи зиёд ба таъсироти мутакобили атомҳо (бо яқдигар) бастагӣ дорад.

Плазмаи баландҳарорат низ тайфи бефосила дорад. Мавҷҳои электромагнитие, ки плазма меафканад, асосан дар натиҷаи барҳӯрдҳои электронҳо бо ионҳо ба вучуд меоянд.



Тайфҳои раҳраҳ. Агар дар шуълаи газчароф порчаи асбести намакоболударо андозем, дар спектроскоп дар замини базӯр на-моёни тайфи бефосилаи шуъла раҳи зарди дурахшоне пайдо мешавад (ниг. варакаи ранга, рас. V, 2). Онро бухори натрий, ки дар натиҷаи дар шуъла таҷзия шудани молекулаҳои намаки ошӣ ба вучуд омадаанд, ҳосил мекунад. Дар ҳамон варакаи ранга тайфҳои хидротен ва ҳелий (гелий) низ оварда шудааст. Ҳар яки онҳо силсилаи ҳатҳои рангаи гуногундураҳшест, ки бо тасмаҳои васеи тира чудоанд. Ин гуна тайфро *тайфи раҳраҳ* мегӯянд. Буди тайфи раҳраҳ нишони он аст, ки модда рӯшнои дарозии мавҷаш ба куллӣ муайян (саҳехтар гӯем – дар фосилаҳои тайфии бағоят танг) меафканад. Дар рас. 152 тақсимоти такрибии зичии тайфии шиддати тобиш дар тайфи раҳраҳ тасвир ёфтааст. Ҳар як раҳ паҳноии муайян (паҳноии маҳдуд) дорад.

Тайфи раҳраҳ ҳоси ҳама ҷисмҳоест, ки дар ҳолати газии атом-атом (ҳолати газӣ, аммо на ҳолати молекулий!) мебошанд. Дар ин маврид рӯшной аз тарафи атомҳои афканда мешавад, ки онҳо бо яқдигар амалан таъсири мутақобили намекунанд. Ин асоситарин навъи тайфҳост.

Атомҳои ҷудогонаи ҳар як унсури кимиёй мавҷҳои дарозиашон ба куллӣ муайян меафкананд.

Барои мушоҳидай тайфҳои раҳраҳ маъмулан нурафшонии бухори модда (дар рӯйи шуъла) ё нурафшонии пардаҳти газиро (дар ягон лӯлаи пурӣ гази таҳқиқшаванда) истифода мекунанд.

Дар сурати афзудани зичии гази атомӣ ҳатҳои алоҳидай тайф васеъ мешаванд ва баъд, ҳангоми хеле зиёд кардани зичии газ (яъне ҳангоми фишурдани он), вакте ки таъсири мутақобили атомҳо роли мухим пайдо мекунад, раҳҳо яқдигарро қисман пӯшонда, тайфи пайваста ба вучуд меоваранд.

Тайфҳои наворӣ. Тайфи наворӣ (ё тасма-тасма) аз наворҳои ҷудогонае таркиб мейбад, ки фосилаҳои байнашон тира ҳастанд. Бо ёрии асбоби тайфсанҷии бисёр хуб метавон дид, ки ҳар як на-вор аз маҷмӯи адади зиёди ҳатҳои басо ҷафс иборат аст. Тайфи навориро, бар хилоғи тайфи раҳраҳ на атомҳо, балки молекулаҳои бо яқдигар ноалоқаманд ё сусталоқаманд ба вучуд меоваранд.

Барои мушоҳидай кардани тайфҳои молекулий низ мисли мавриди мушоҳидай тайфҳои раҳраҳ маъмулан нурафшонии бухори моддаҳо (дар шуъла) ё нурафшонии пардаҳти газӣ истифода мешавад.

Тайфҳоу фурӯбурд. Ҳама моддаҳое, ки атомҳошон дар ҳолатҳои ангехта воеанд, мавчи рӯшной меафкананд. Энергияи ин мавҷҳо аз рӯйи дарозихои худ бо тарзи муайян тақсим мешавад. Дар ин ё он модда фурӯ рафтани рӯшной низ ба дарозии мавҷ вобаста мебошад. Чунончи, шишаи сурх мавҷҳои мутобиқи рӯшнои сурх ($\lambda \approx 8 \cdot 10^{-7}$)-ро аз худ мегузаронаду ҳама мавҷҳои дигарро фурӯ мебарад.

Агар рӯшнои сафедро аз даруни гази сарди нурафкан гузаронем, дар замини тайфи пайвастаи манбаъ раҳҳои тирагун (тирик) пайдо мешавад (ниг. варакаи ранга, рас. V, 5-8). Газ бештар аз ҳама рӯшнои соҳиби ҳамон дарозихои мавҷро фурӯ мебарад, ки онро худ дар ҳолати саҳт тафсида будан меафканад. Рахҳои торик дар замини тайфи пайваста – инҳо ҳатҳои фурӯбурди рӯшноианд. Мачмӯи онҳо тайфи фурӯбурдро ташкил медиҳад.



Тайфҳо гуногунанд – тайфҳоу пайваста (бефосила), раҳрах ва наворӣ. Ҳамин миқдор тайфи фурӯбурд низ вуҷуд дорад.



1. *Оё тайф (спектр)-и тафсламта тайфи пайваста (бефосила) аст?*
2. *Тайфи раҳрах аз тайфҳоу пайваста ва наворӣ чӣ тафовути асосӣ дорад?*

§61. Таҳлили тайфӣ

Тайфҳоу раҳрах роли багоят муҳум доранд, зеро соҳтори онҳо бевосита бо соҳти атом алоқаманд аст ва онҳоро атомҳое ба вуҷуд меоваранд, ки аз беруни худ таъсире намебинанд. Аз ин рӯ, таҳқиқи тайфи раҳрах нахустин қадами шумо хоҷад буд дар роҳи омӯзииши соҳти атомҳо. Мушоҳидай ин тайфҳо имкон дод, ки олимон ба қаъри атомҳо «назар андозанд». Ин ҷо оптика бо физикии атом тамом дорад.

Хосияти асосии тайфи раҳрах ин аст, ки дарозихои мавҷҳо (ё басомадҳо)-и хоси ин гуна тайфи ягон модда танҳо ба хосиятҳои атомҳои ҳамин модда вобаста асту ба тарзи ангезиши атомҳо

тамоман бастагӣ надорад. Атомҳои ин ё он унсури кимиёй тайфи ба худ хос доранд; онҳо маҷмӯи мавҷҳои дарозиашон қатъиан муайян мебошанд.

Усули аз рӯи тайфи модда муайян кардани таркиби кимиёни он, яъне *таҳлили тайфӣ* бар ҳамин хосият асос ёфтааст. Тайфҳои раҳраҳ мисли нақши ангуштони одамон сифати хусусии нотакрор доранд. Нотакрор будани нақши рӯйи пӯсти ангушт ёфтани шахси чинояткардаро осон мегардонад. Мисли ҳамин, тайфи хоси атомҳо имкон медиҳад, ки ба ҷисми таҳқиқшаванд даст нарасонда, таркиби кимиёни онро муайян кунем.

Ба воситаи таҳлили тайфӣ унсури матлуби таркиби намунаи мураккаби таҳқиқшавандаро ҳатто дар сурати хеле ноҷиз будани миқдори он унсур ошкор соҳтан мумкин аст. Барои ин дар таркиби намуна мавҷуд будани ҳамагӣ 10^{-10} г унсури матлуб коғӣ аст, ки таҳлили тайфӣ онро «ҳис» кунад, яъне ин усули бағоят баландхассосият мебошад.

Таҳлили миқдории таркиби модда аз рӯи тайфи он мушкилтар аст, зоро дараҷаи дураҳшонии ҳатҳои тайф на танҳо ба массаи модда, балки ба тарзи ангезиши атомҳо (ё худ нурафшонии онҳо) низ вобастагӣ дорад. Чунончи, дар ҳароратҳои паст баъзе ҳатҳои тайф умуман пайдо намешаванд. Бо вучуди ин дар сурати истифода шудани тарзҳои самарбахши ангезиши атомҳо таҳлили тайфии миқдорӣ натиҷаи матлуб дода метавонад.

Дар замони ҳозира тайфи ҳама атомҳо ҷадвал карда шудааст. Бо ёрии таҳлили тайфӣ ҷанд унсури нав – рубидий, сезий ва ғ. қашғ шудаанд. Унсурҳои навро аксаран аз рӯи ранги дураҳшон-тарин раҳи тайфи онҳо ном мениҳоданд. Ранги ҳатҳои рубидий сурҳи ҷигарӣ, лаългун аст; қалимаи сезий бошад, маъни нишгун дорад – ҳатҳои асосии тайфи сезий маҳз ҳамин гуна ранг доранд.

Таркиби кимиёни Офтобу ситораҳо низ маҳз ба воситаи ҳамин усул дарк шудааст. (Дар ин маврид усулҳои дигар қобили истифода нестанд). Маълум гашт, ки ситораҳо ҳам аз унсурҳои кимиёни моной унсурҳои заминӣ таркиб ёфтаанд.

Басе ҷолиб аст, ки ҳелий аввал аз рӯи тайфи Офтоб ва баъд аз он дар атмосфераи Замин ошкор шудааст. Номи ин унсур ҳелий (лотиниаш *Helium* - аз қалимаи юнонӣ *helios* – Офтоб) таърихи қашфи онро ба ёд меорад: қалимаи ҳелий маъни «офтобӣ» дорад.

Таҳлили тайфӣ ба сабаби содаву ҳамаҷониба будани худ дар металлургия (филизсозӣ), мошинсозӣ, саноати атомӣ усули асо-

сии назорати таркиби моддаҳост. Бо ин усул таркиби кимиёни намунаҳои маъданҳово минералҳоро низ муайян мекунанд.

Таркиби омехтаҳои мураккаб, хусусан омехтаҳои органикоро одатан аз рӯйи тайфҳои молекулии онҳо муайян мекунанд.

Таҳлили тайфири на танҳо аз рӯйи тайфҳои афқаниш (яъне аз рӯйи нурҳои афқандашаванда), балки инчунин аз рӯйи тайфҳои фурӯбурд (хатҳои фурӯбурд) низ анҷом додан имконпазир аст. Махз хатҳои фурӯбурд дар тайфи Офтобу ситораҳо имкон медиҳад, ки таркиби кимиёни онҳоро таҳқиқ қунем. Сатҳи дураҳшони Офтоб (фотосфераи он) тайфи пайваста дорад. Атмосфераи Офтоб рӯшноии афқандай фотосфераро интихобан фурӯ мебарад – дар натиҷа, дар замини тайфи пайвастаи фотосфера хатҳои фурӯбурд пайдо мешаванд.

Худи атмосфераи Офтоб ҳам нур меафканад. Дар лаҳзаҳои гирифти Офтоб, вакте ки Моҳ курси Офтобро панаҳ мекунад, хатҳои тайфи Офтоб «чаппа» мешаванд: дар ҷойи хатҳои фурӯбурд хатҳои афқаниш пайдо мешаванд.

Доирави таҳлили тайфи дар астрофизика бо муайян кардани таркиби кимиёни ситораҳову «абрҳои» газии онҳо ва монанди инҳо маҳдуд намешавад, балки амали аз рӯйи тайфҳо муайян кардани ҳарорат, фишор, суръати ҳаракат, индуксияи магнитиро низ дарбар мегирад.



Бисёр муҳим аст бидонем, ки ҷисмҳои олами атрофи мо аз чӣ иборатанд. Ва барои муайян кардани таркиби онҳо тарзҳои гуногун истифода мешавад. Аммо таркиби ситораҳову Каҳкашонҳо (Галактикаҳо)-ро танҳо бо ёрии таҳлили тайфи муайян кардан имконпазир аст.



1. *Барои бо ёрии таҳлили тайфи (таҳлили спектрӣ) муайян карданни таркиби кимиёни пораи модда чӣ гуна амалҳоро анҷом додан мебояд?*
2. *Ҳатҳои фурӯбурди тайфи Офтоб чиро иншион медиҳанд – таркиби атмосфераи Офтоб ё таркиби моддаҳои қабатҳои ҷукури онро?*

§62. Тобиши инфрасурх ва ултрабунафш

Нури намоён (бо дарозиҳои мавчи ба худ хос) соҳаи ягонаи мавҷҳои электромагнитӣ нест, балки аз «пасу» «пеши» худ бо нурҳои инфрасурх ва ултрабунафши «иҳома» шудааст (ниг. ба рӯи дарунии муқоваи китоб).

Тобиши инфрасурх. Ба таҷрибае бармегардем, ки дар §60 баён шуда буд. Он ҷо сухан дар бораи таҳқиқи тақсимоти энергия дар тайф (спектр)-и камони электрикӣ андар миён буд. Дар сурати сӯйи канори сурхӣ тайф бурдани ҷузъи ҳассоси асбоби тайфсанҷӣ (яъне лавҳачаи сиёҳ) дидан мумкин аст, ки ҳарорати лавҳача меафзояд. Агар лавҳачаро аз канори сурх ҳам, ки ҷашм дар он ҷизеро дидад наметавонад, онсӯтар барем, ҳарорати лавҳача боз ҳам зиёдтар мешавад. Мавҷҳои электромагнитиеро, ки сабаби ин гуна афзоиши ҳарорат мебошанд, *мавҷӯи инфрасурх* мегӯянд. Онҳоро ҳар гуна ҷисми тафсида (ҳатто дар мавриди рӯшноӣ наафкандани худ) ҳориҷ карда метавонад. Чунончи, пеҳи тафсон ё батареи гармоши хона мавҷҳои инфрасурхе меафкананд, ки онҳо ҷисмҳои атрофро гарм мекунанд. Ҳамин аст, ки ин мавҷҳоро *мавҷӯи ҳароратӣ* низ меноманд.

Мавҷҳои инфрасурх, ки барои ҷашм ҳиснапазиранд, назар ба рӯшноии сурх дарозии зиёдтар доранд. Максимуми энергияи тобиши камони электрикӣ ва ҷароғи электрикӣ ба соҳаи шуоъҳои инфрасурх рост меояд. Тобиши инфрасурх барои хушкондани пӯшишҳои рангуборӣ, сабзавот, мева ва ф. истифода мешавад.

Асбобҳое соҳта шудаанд, ки тасвири инфрасурхи нонамоёни ҷойи мушоҳидашаванд аз обиекtro ба тасвири намоён табдил медиҳанд. Дурбинҳо ва асбобҳои нишонагирие мавҷуданд, ки бинишро дар торикӣ ҳам имконпазир мегардонанд.

Тобиши ултрабунафши. Аз канори бунафши тайф ҳам дур кардани лавҳачаи сиёҳи асбоби тайфсанҷӣ боиси афзудани ҳарорати лавҳача мегардад, ҳарчанд ки ин афзоиш хеле кам аст. Пас, мавҷҳое ҳам мавҷуданд, ки назар ба дарозии мавчи рӯшноии бунафш кӯтоҳтаранд. Онҳоро мавҷҳои ултрабунафш меноманд.

Тобиши ултрабунафшро бо ёрии экране метавон ошкор соҳт, ки он рӯкаши луминессенсӣ дорад. Ин гуна экран бо таъсири нурҳои ултрабунафш рӯшноии сабзи кабудтоб меафшонад.

Тобиши ултрабунафш «фаъолияти» зиёди кимиёй дорад. Ин тобишро фотоэмулсия хуб ҳис мекунад; агар дастаи шуоъҳои ултрабунафшро дар хонаи торик ба қофази суратгирий (ҳамон фотоэмулсия) равона кунем, байди падид овардани қофаз мебинем, ки соҳаи паси канори бунафши тайф назар ба соҳаи таъсири нури сафед бештар тира мешавад.

Тобиши ултрабунафш тасвири аён ба вучуд намеоварад. Ин тобиши нонамоён бошад ҳам, ба шабакияи чашм ва пӯсти одам таъсири саҳт ва ҳаробиовар рассонда метавонад. Дар қабатҳои болоии атмосфера на ҳама тобиши ултрабунафши Офтоб ба пуррагӣ фурӯ бурда мешавад. Бинобар ин дар кӯҳҳои баланд ё дар рӯйи барф бе айнаки тира ва муддати дурудароз бе либос будан нашояд. Шиша тобиши ултрабунафшро хуб фурӯ мебараад. Пас, айнаки муқаррарии шишагин чашмро аз таъсири зааровари тобиши ултрабунафш ба хубӣ ҳифз мекунад.

Лек миқдори ками шуоъҳои ултрабунафш шифобахш низ буда метавонад. Бадани худро таҳти тобиши Офтоб қарор додан (хусусан дар овони кӯдакӣ) судманд аст; тобиши ултрабунафш барои сабзидан ва бақувват гардидан вучуди одам мусоидат мекунад. Ин тобиши гайр аз таъсири бевосита ба организм (пайдоиши пигменти ҳимоятӣ, офтобхӯрди пӯст, витамини D₂), ба системаи марказии асаб асар карда, тақвият гирифтани як қатор ҷараёнҳои ҳаётан мухимро боис мегардад. Ин тобиши қобилияти бактериякушӣ низ дорад, бактерияҳои касалиоварро нобуд мекунад ва бо ин мақсад дар тиб истифода мешавад.



Чисми тафсон аксаран тобиши инфрасурҳ дорад ва ин тобиши назар ба нури намоён (нури сафед) дарозмавҷтар аст. Вале тобиши ултрабунафи кӯтоҳмавҷ аст ва бинобар ин дар афзоии додани фаъолияти кимиёии моддаҳо ҳиссаи зиёдтар дошта метавонад.



1. Сабаб чист, ки шуоъҳои аз шиши тиреза гузаштаи Офтоб пӯсти бадани одамро намесӯзонанд?
2. Оё шумо ягон манбаи тобиши ултрабунафири додаед?

§63. Тобиши рентгенӣ

Баъзеи шумо дар бораи тобиши инфрасурх ва ултрабунафи шояд чизе нашунида бошад, вале мавҷудияти шуоъҳои рентгениро ҳама медонад. Ин шуоъҳои аҷоиб аз тариқи ҷисмҳои барои рӯшинои муқаррарӣ ношаффофт гузашта метавонанд.


Дараҷаи фурӯбурди тобиши рентгенӣ ба зичи модда вобаста (мутаносиб) мебошад. Бинобар ин бо ёрии тобиши рентгенӣ сурати соҳти узвҳои даруни одамро ҳосил кардан имкон-пазир аст. Дар ин гуна суратҳо усту-хонҳо (рас. 153) ва ҷойҳои дигаргуншу-даи бофтаҳои мулоим басе возех намудор мешаванд.

Кашфи тобиши рентгенӣ. Ин то-бишро с. 1895 олими олмонӣ В. Рент-ген кашф кардааст. Дар ҷойе, ки бисёр олимон ҳеч чизи ҷолиб дида наметавонистанд, Рентген бо ҷашми таҳқиқ нигариста, чизи навро дид. Ӯро ба сари ин кашфиёти шо-ёни таҳсин низ ҳамин истеъдоди фавқулода овард.

Охири а. XIX таваҷҷуҳи муҳаққиқонро пардаҳт (тахлия)-и газие ҷалб кард, ки дар фишорҳои паст рӯй медиҳад. Дар ин ша-роит дар найчай пардаҳти газӣ сели электронҳои баландсуръате ба вуҷуд меомад, ки онҳо *тобиши катодӣ* ном гирифта буданд. Он вакът табиати тобиши катодӣ омӯхта нашуда буд, танҳо ҳамин қадар гуфтан мумкин буд, ки ин тобиши катодӣ найча пайдо мешавад.

Рентген бо таҳқиқи тобиши катодӣ машғул шуда, ошкор соҳт, ки фотоловҳа дар наздикии пардаҳтнайча сиёҳ мешавад; фотоловҳа он гоҳ ҳам сиёҳ мешуд, ки дар коғази сиёҳи рӯшноногузар пе-чонда шуда бошад.

Баъдтар Рентгенро муюссар гардид, ки падидай басе тааҷҷуб-ангезро мушоҳида кунад. Ӯ коғазеро дар маҳлули $Ba[Pt(CN)_4]$ (платиносионати барий) тар карда, пардаҳтнайчаро дар он печонд ва ҳангоми кори ояндаи найча дид, ки коғаз рӯшнӣ медиҳад. Зимнан, вакте ки Рентген дасти худро дар байни найча ва коғази номбурда ҷой дод, дид, ки дар он коғази барийолуд (экран) дар



Рас. 153

Рентген Вилхелм (1845-1923) – физикдони барчастаи олмонӣ, ки с. 1895 як навъи тобиши электромагнитиро кашф кард – он тобиш ба шарафи кошифаш тобиши рентгенӣ ном гирифт.

Худи Рентген он тобиширо «тобиши икс» (X-rays, яъне X-тобиши) ном дода буд.

Рентген барои дар соҳаи тиб татбиқи амалӣ ёфтани усули рентгенини таҳқиқот мадади зиёде кард.

Наҳустин мукофоти нобелии соҳаи физика ба Рентген насиб гардидааст.



замини нисбатан равшантари суроби панҷа сояи гафси устуҳонҳои даст пайдо мешавад. Рентген пай бурд, ки ҳангоми кор кардани пардаҳтнайча тобиши то он вақт номаълуми зиёднуғузе ба вучуд меояд. Ў ин тобиширо *X-rays* (*X-тобии*) номид. Ин навъи тобиши дар мамлакати мо номи «тобиши рентгенӣ» гирифт (бар хилофи он ки дар аксари мамлакатҳои Фарб бо ҳамон номи додай Рентген – «*X-тобии*» ном бурда мешавад).

Рентген ошкор соҳт, ки тобиши нав дар ҷойи ба девори шишигини найча задани тобиши катодӣ (яъне сели электронҳои баландсуръат) ба вучуд меояд. Ин ҷойи шишига рӯшноии сабзтоб медод. Таҷрибаҳои баъдина нишон дод, ки тобиши рентгенӣ дар натиҷаи дар ҳар гуна садд (монеа), масалан, дар электроди филизӣ тормоз ҳӯрдани электронҳои баландсуръат ҳосил мешавад.

Ҳосиятҳои тобиши рентгенӣ. Тобиши рентгенӣ фотолавҳа-ро тирагун ва ҳаворо ион-ион (ионизатсия) мекард, вале аз ин ё он модда ба дарачаи намоён инъикос намегашт ва намешикаст.

Майдони электромагнитӣ ба самти рафти тобиши рентгенӣ ҳеч гуна таъсир надошт.

Он гоҳ ин гуна гумон рафт: тобиши рентгенӣ мавҷҳои электромагнитие ҳастанд, ки дар натиҷаи якбора тормоз ҳӯрдани электронҳо ба вучуд меоянд. Бар хилофи рӯшноии қитъаи на-моёни тайф (спектр) ва шуоъҳои ултрабунафш тобиши рентгенӣ хеле қӯтоҳмавҷ аст. Ҳар қадре ки энергияи электронҳои ба катод зананда бештар бошад, тобиши рентгенини дар ин мавриди ҳосилшаванда ҳамон қадр қӯтоҳмавҷтар (яъне баландэнергиятар) меояд. Соҳиби қобилияти баланди нуфуз будани тобиши рентгенӣ ва ҳусусиятҳои дигари ин тобиш маҳз бо қӯтоҳии мавҷҳои он


алоқаманд дониста мешуд. Вале ин тахмин исбот меҳост. Исбот баъди 15 соли даргузашти Рентген мүяссар гашт.

Дифраксияи тобиши рентгенӣ. Агар тобиши рентгенӣ мавчи электромагнитӣ бошад, вай бояд дифраксия шавад, зеро падидай дифраксия ҳама мавҷҳоро хос аст. Дар ин роҳ тобиши рентгенниро аз рофҳои танги лавҳаҳои сурбӣ гузаронданд. Аммо ҳеч падидай ба дифраксия монанд рӯй надод. Олими олмонӣ Макс Лауэ изҳори ақида кард, ки тобиши рентгенӣ басе кӯтоҳмавҷ аст ва бинобар ин дар монеаҳои сунъӣ дифраксия дода наметавонад. Дар ҳақиқат, роги андозаҳош 10^{-8} см соҳтан имкон надорад, зеро андозаи худи атомҳо ҳамин қадр аст. Хуб, агар дарозии мавҷҳои рентгенӣ тақрибан ҳамин қадр бошад-ҷӣ?

Он гоҳ танҳо як имкон боқӣ мемонд – истифодаи булӯрҳо (кристаллҳо). Булӯр сохтор (структурă)-и мураттабе аст, ки дар он масофаи байни атомҳои алоҳида аз ҷиҳати бузургӣ ба андозаи худи атомҳо, яъне тақрибан ба 10^{-8} см баробар аст. Маҳз ҳамин гуна булӯр ҳамон «ассоби» табииест, ки дар он тобиши рентгенӣ бояд дифраксия диҳад, ба шарте, албатта, ки дарозии мавчи онҳо тақрибан 10^{-8} см бошад.

Ва биёем ба сари таҷриба. Дастаи борики тобиши рентгенӣ сӯйи порчай булӯр равона карда шуд. Дар паси булӯр фотоловаҳа воқеъ буд. Натиҷаи таҷриба пешғӯҳои ҳатто хушбинонатаринро тасдик кард. Дар баробари доги қалони марказӣ, ки онро шуоъҳои ростакӣ (шуоъҳои ростраванда) ҳосил мекарданд, доғчаҳое пайдо мешуданд, ки дар атрофи доги марказӣ бо як тартиби муайян ҷой мегирифтанд (рас. 154). Сабаби пайдоиши ин доғчаҳо танҳо падидай дифраксияи тобиши рентгенӣ буда метавонист, ки дар соҳтори мураттаби булӯр ба вучуд меомад.

Таҳқиқи манзараи дифраксия имкон дод, ки дарозии мавчи тобиши рентгенӣ муайян карда шавад. Дарозии ин мавҷҳо назар ба мавҷҳои ултрабунафш кӯтоҳтар ва аз ҷиҳати бузургӣ ба андозаи атом (10^{-8} см) баробар баромад.



Рас. 154

Истифодаи тобиши рентгенӣ. Тобиши рентгенӣ бисёр нуқтаҳои муҳими истифода дорад:

д а р т и б – барои ташхиси беморӣ ва муолиҷаи саратон;


д а р т а х қ и қ о т и и л м ӣ – ин ҷо нуқтаҳои истифода бешуморанд; чунончи: аз рӯйи манзараи дифраксияе, ки дар сурати аз тариқи булӯр гузаштани тобиши рентгенӣ пайдо мешавад, тартиби ҷой гирифтани атомҳоро дар фазо, яъне соҳти булӯрро дарк кардан мумкин аст – ин барои моддаҳои булӯрии гайриорганикӣ начандон мушкил будааст; гайр аз ин ба воситай таҳлили рентгени дифраксионӣ (ё ҳуд таҳлили соҳтори рентгенӣ) соҳти пайвастагиҳои мураккабтарини органикӣ, аз ҷумла соҳти сафедаҳо муайян карда шуд – чунончи, соҳти молекулаи ҳемоглобин, ки даҳҳо ҳазор атом дорад, бо ҳамин усул ташхис шудааст ва ғ.

Ин комёбихо дар он замина ба даст омад, ки тобиши рентгенӣ ба дараҷаи зарурӣ кӯтоҳмавҷ аст – маҳз ҳамин буд, ки «дидани» соҳтори молекулий мусассар гардид. Аммо ин «дидан» на ба маънои аслии калима аст. Гап ин ҷо дар бораи ҳосил кардани манзараи дифраксионист, ки баъди бо машаққати зиёд «хондану» шарҳ додани он мавқеи фазоии атомҳоро муайян кардан мумкин аст.

Аз татбиқҳои дигари тобиши рентгенӣ нуқсшиносӣ (дефектоскопия)-и рентгениро ном бурдан мумкин аст. Ин усули ошкор сохтани ковокиҳои реҳтаҳои филизӣ (металлӣ), ёфтани кафи релсҳо ё тафтиши сифати дарзҳои ҷӯшкориҳо ва ғ. мебошад. Нуқсшиносии рентгенӣ бар санҷиши тағиироти фурӯбурди тобиши рентгение асос ёфтааст, ки он аз тариқи маснуоти бенуқсу нуқсдор мегузарад.

Соҳти лӯлаи рентгенӣ. Дар замони ҳозира барои ҳосил кардани шуоъҳои рентгенӣ асбобҳои мукаммале бунёд шудааст, ки лӯлаи рентгенӣ (ё найчаи рентгенӣ) ном гирифтаанд.

Дар рас. 155 тарҳи содашуудаи лӯлаи рентгенӣ тасвир ёфта-



Рас. 155

аст. Катоди 1 сими волфрамии морпечест, ки дар натиҷаи эмиссияи термоэлектронӣ электрон мебафканад. Силиндр (устувона)-и 3 сели электронҳоро конунӣ (даста) карда, сӯйи аноди филизии 2 равона месозад – дар натиҷаи ба анод задани онҳо тобиши рентгенӣ ҳосил мешавад.

Шиддати байни катоду анод даҳҳо киловолт буда метавонад. Ҳавои даруни найча то дарацае кашида мешавад, ки фишори газ дар он на бештар аз 10^{-5} мм Нг (мм сут. сим.) бошад.

Дар лӯлаҳои рентгении пуртавон анодро бо об хунук кардан лозим меояд, зеро ба анод задани сели электронҳо боиси тафсидани он мегардад. Танҳо се дарсади энергияи электронҳо ба тобиши рентгенӣ «табдил» мейбад.



Дарозии тобиши рентгенӣ дар фосилаи 10^{-9} – 10^{-10} м меҳобад. Қобилияти нуфузи ин тобиши хеле зиёд аст. Тобиши рентгенӣ дар тиб, дар таҳқиқи соҳтори булӯрҳо (структураси кристаллҳо)-гу молекулаҳои органикӣ мураккаб ва г. истифода мешаванд.



1. Соҳти лӯлаи рентгенӣ чӣ гуна аст?
2. Сабаб чист, ки микроскопи рентгенӣ бунёд нашуудааст?

§64. Миқёс (шකала)-и тобиши электромагнитӣ

Мо дидем, ки дарозии мавҷҳои электромагнитӣ гуногун буда метавонад – аз радиомавҷҳои километридарозӣ то тобиши рентгении дарозии мавҷашон тақрибан 10^{-10} м. Рӯшинои намоён ҳиссаи багоят ноҷизи тайф (спектр)-и мавҷҳои электромагнитиро ташкил медиҳад. Бо вучуди ин аз таҳқиқи маҳз ҳамин ҳиссаи тайф тобишиҳои дигари гайриодӣ қашф шудаанд.

Дар рӯяҳои дарунии муқоваи ин китоб шкалаи пурраи мавҷҳои электромагнитӣ тасвир ёфтааст ва дар он дарозии мавҷҳову басомади тобишиҳои гуногун ва инчунин дастгоҳҳои ҳосилкунандай онҳо нишон дода шудааст. Ин мавҷҳо ба соҳаҳои зайл тақсим шудаанд: тобиши пастбасомад, тобиши инфрасурх, рӯшнойӣ (яъне тобиши намоён), тобиши ултрабунафш, тобиши рентгенӣ ва гамма-тобиши. Шумо бо ҳамаи ин тобишиҳо (ба истиснои гамма-тобиши) шинос ҳастед. Кӯтоҳмавҷтарин гамма-тобиширо ҳастаҳои атомӣ ба вучуд меоваранд.

Дар байни ин ё он навъи тобишиҳо тафовути аслӣ нест. Ҳамаи онҳо мавҷҳои электромагнитие ҳастанд, ки аз тарафи зарраҳои барқаманд (зарраҳои электронӣ) афканда мешаванд. Мавҷҳои

электромагнитӣ аз рӯйи хосияти ба зарраҳои барқаманд таъсир оварданашон ошкор карда мешаванд. Дар хало (вакуум) нури соҳиби ҳар гуна дарозии мавҷ бо суръати сабти 300 000 км/с паҳн мегардад.

Тобишҳои гуногундарозӣ аз яқдигар бо тарзи тавлиди худ фарқ мекунанд: тобиши антен, тобиши ҳароратӣ, тобиши дар натиҷаи тормоз ҳӯрдани электронҳои баландсуръат пайдошаванда ва г. Ҳама навъҳои номбурдаи мавҷҳои электромагнитиро ҷирмҳои кайҳонӣ низ афканда метавонанд. Мавҷҳои кайҳонӣ ба воситаи мушакҳо (*ракетаҳо*), радифҳои маснӯӣ Замин ва киштиҳои кайҳонӣ таҳқиқ карда мешаванд. Истифодаи ин тарзи санчиш хусусан дар таҳқиқи тобиши рентгенӣ ва гамма-тобиши муҳим аст, зеро атмосфераи Замин ин навъи тобиши аз осмон ояндаро зиёд фурӯ мебараад.

Ба андозаи кӯтоҳ шудани дарозии мавҷ тафовути миқдории дарозиҳои мавҷ боиси ба миён омадани тафовути басе муҳими сифатӣ мегардад.

Тобишҳои гуногундарозӣ аз рӯйи натиҷаи фурӯ рафтанишон дар моддаҳо аз яқдигар тафовути зиёд доранд. Нурҳои кӯтоҳ-мавҷ (тобиши рентгенӣ ва хусусан гамма-тобиши) кам фурӯ бурда мешаванд. Моддаҳои барои соҳаи оптикаӣ ношаффоф барои ин нурҳо шаффофонд. Зариф (коэфисент)-и инъикоси мавҷҳои электромагнитӣ низ ба дарозии мавҷ бастагӣ дорад. Аммо фарқи асосии тобиши кӯтоҳмавҷ ва дарозмавҷ ин аст, ки тобиши кӯтоҳмавҷ хосияти заррагӣ зоҳир мекунад. (Аз ин хусус дар боби 8 сухан меронем).



1. *Радиомавҷҳоро чӣ тавр сабт (қайд) мекунанд? тобиши соҳаи оптикаро чӣ? тобиши рентгениро чӣ?*
2. *Тасвирҳоеро, ки дар рӯяҳои дарунии муқоваи китоб оварда шудаанд, муоина карда, фосилаҳои ҳама навъҳои тобишро низондид (кадом фосила аз кӯҷо то ба кӯҷост).*

Муҳимтарин хуносахои боби ҳафтум

1. Рӯшнойӣ зодаи зарраҳои барқаманд (зарраҳои электронок) – электронҳо мебошад, электронҳое, ки дар атомҳо гирди ҳастаҳои атомӣ гадонанд. Барои он ки атом нур афканда тавонад, зарур аст, ки аз берун энергия бигирад.

Бештар аз ҳама манбаъҳои ҳароратии рӯшной маъмуланд: Офтоб, ҷароги электрикӣ (тафслампаи электрикӣ), шуълаи оташ ва г.

2. Муҳимтарин бузургии ташхисдиҳандай тобишҳо тақсимоти басомадии энергияи онҳо (яъне дарозиҳои мавчи онҳо) аст. Ин тақсимот бо зичии тайфӣ (спектрӣ)-и шиддати тобиш таъйин мешавад.

3. Тайфҳои афканиш ба воситаи асбобҳои тайфсанҷӣ таҳқик карда мешаванд. Ҷузъи асосии асбоби тайфсанҷӣ маншур (призма) ё панҷараи дифраксионӣ мебошад.

4. Тобиши чисмҳои саҳт ва моеъ ва инчунин тобиши плазма тайфи бефосила (спектри пайваста) доранд. Дар ин гуна тайф ҳама дарозиҳои мавҷ (бо шиддати гуногун, албатта) мавҷуданд.

Нуре, ки газҳои атомитаркиб (газҳои атом-атом) меафканад, тайфи раҳраҳ дорад. Дарозиҳои мавчи тайфи раҳраҳ ба тарзи ангезиши атомҳои моддаи нурафкан вобаста нестанд, балки танҳо ба хосиятҳои физикии атомҳо бастагӣ доранд. Таҳлили тайфӣ (таҳлили спектрӣ) маҳз бар ҳамин хусусияти моддаҳо асос ёфтааст.

Тайфи тобиши молекулаҳо аз наворҳои алоҳидае иборат мебошанд, ки онҳо аз ҳам бо фосилаҳои тирагун чудоанд.

Ин гуна тайфро *тайфи наворӣ* мегӯянд.

5. Фурӯрафти рӯшной дар ин ё он модда ба дарозии мавҷ (ё басомад) бастагӣ дорад. Модда хубтар аз ҳама рӯшноии соҳиби дарозиҳои мавҷчро фурӯ мебарад, ки худ дар ҳолати тафсон будан маҳз мавҷҳои ҳамон гуна дарозиро бештар хориҷ мекунад. Аз рӯйи ҳатҳои фурӯбурди рӯшной таркиби кимиёни Офтобу ситораҳоро муайян кардан мумкин аст ва ин усул татбиқи бисёр дорад.

6. Рӯшной мавчи электромагнитист, ки дарозиҳои фосилии $4 \cdot 10^{-7} \div 8 \cdot 10^{-7}$ м-ро фаро мегирад. Тобиши соҳиби дарозиҳои кӯтоҳтар аз дарозиҳои мавҷҳои сурҳ ($8 \cdot 10^{-7}$) тобии инфрасурҳ ном гирифтаанд. Ҳар гуна чисми тафсида манбаи тобиши инфрасурҳ буда метавонад.

Мавҷҳои электромагнитие, ки дарозии кӯтоҳтар аз $4 \cdot 10^{-7}$ м доранд, тобии инфрасурҳ ном доранд. Ин навъи тобиши фольяни кимиёни моддаҳоро афзоиш медиҳад.

7. Тобиши назар ба тобиши ултрабунафш кӯтоҳмавҷтар тобии рентгенӣ аст. Дарозии мавҷи тобиши рентгенӣ такрибан ҳамчени андозаҳои атомист. Ин тобиш дар натиҷаи якбора тор-моз ҳӯрдани электронҳое ба вучуд меояд, ки онҳоро волтажи

электрикii чанд киловолт шитоб дода бошад. Моддаҳо тобиши рентгениро кам фурӯ мебаранд. Тобиши рентгенӣ дар тиб барои ташхис ва муолиҷаи бемориҳо, дар техника барои нуқсшиносӣ, дар татқиқоти илмӣ ва ғ. истифода мешаванд.

8. Шкалаи мавҷҳои электромагнитӣ аз радиомавҷҳои дароз ($\lambda > 1$ км) то гамма-тобиш ҳама дарозиҳои мавҷро фаро мегирад. Мавҷҳои электромагнитии гуногундарозиро вобаста ба хосиятҳо ва тарзи ҳосил карданашон шартан ба фосилаҳои алоҳида тақсимбандӣ мекунанд. Тафовути микдорӣ дар дарозии мавҷҳо сабабгори тафовути муҳими сифатӣ гардида метавонад. Тобишиҳои қӯтоҳмавҷ хосиятҳои заррагӣ зоҳир мекунанд.

ФИЗИКАИ КВАНТӢ

Боби 8. Квантҳои рӯшнӣ

Боби 9. Физикаи атом.

Боби 10. Физикаи ҳастаи атом

Боби 11. Зарраҳои бунёдӣ

Пайдоиши назарияи квантӣ


Бузургтарин инқилоб дар илми физика ба ибтидои а. XX рост омад. Саъю қӯшиши шарҳ додани қонуниятиҳое дар тайф (спектр)-и тобиши ҳароратӣ (тобиши электромагнитии ҷисмҳои тафсида) тақсим шудани энергия, ки аз таҷриба бармеомаданд, беҳуда менамуд, балки беҳуда буд. Қонунҳои ҷандин бор санҷидашудаи электромагнетизми Максвелл дар сурати дар ҳалли маъсалаи аfkаниши мавҷҳои электромагнитии кӯтоҳ истифода шудан якбора «корпартой» мекарданд. Ин боз аз он ҷиҳат тааҷҷубангез буд, ки ин қонунҳо ҷараёни радиомавҷ аfkанданҳои антенҳоро дуруст тавсиф медиҳанд ва дар вақташ мавҷудияти худи мавҷҳои электромагнитӣ дар асоси ҳамин қонунҳо пешгӯй шуда буд.

Электродинамикаи Максвелл муҳаққиқонро ба ҳулосаи бемаъни мебурд, ки мувофиқи он ҷисми гарм дар натиҷаи бефосила ҳориҷ кардани мавҷҳои электромагнитӣ энергияи ҳудро гум карда, мебоист то ҳарорати сифри мутлак сард мешуд. Мувофиқи назарияи классикӣ мувозанати ҳароратӣ дар байнӣ модда ва нури аfkандай он имконпазир нест. Аммо таҷрибаҳои маъмулӣ нишон медиҳанд, ки воқеият ҳаргиз чунин набудааст. Ҷисми гарм на ҳамаи энергияи ҳудро барои аfkаниши мавҷҳои электромагнитӣ сарф мекунад.

Дар ҷустуҷӯи роҳи ҳалли ин зиддияти назария ва таҷриба олими олмонӣ Макс **Планк** ақидае изҳор кард, ки атомҳо энергияи электромагнитиро ҳисса-ҳисса ё ҳуд квант-квант меафкананд. Энергияи ҳар як ҳисса ё ҳуд квант Е ба басомади ларзиши мавҷи электромагнитӣ в мутаносиб аст:

$$E = h\nu$$

Зарib (коэфисент)-и мутаносибӣ h событии **Планк** ном дорад. Фарзи Планк амалан ифодай он буд, ки қонунҳои физикаи классикӣ дар падидаҳои микроолам қобили истифода нестанд.



Планк Макс (1858-1947) – физикдони бузурги олмонӣ, бунёдгузори назарияи квантӣ – назарияи мусосири харакат, таъсироти мутакобил ва табдилоти мутақобили зарраҳои микроскопӣ. Соли 1900 Планк дар асари ба тобиши мувозанатии ҳароратӣ бахшидааш фарзе ба миён овард, ки энергияи осцилатор (системаи физикии ба оҳанги мавзун ларзишҳӯранда) қиматҳои ба басомади ларзишҳо v мутаносиби дискретӣ мегирад. Осцилатор энергияи электромагнитиро хисса-хисса ё квант-квант меафканад. Планк дар арсаи термодинамика низ саҳми зиёд дорад.


Назарияи тобиши ҳароратие, ки Планк бунёд кард, бо таҷриба мутобиқати аъло дошт. Аз рӯйи қиматҳои таҷрибавии тақсимоти басомадии энергия қимати событи Планк муайян карда шуд, ки басе хурд будааст:

$$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Ч}\cdot\text{с.}$$

Дар банди оянда мо падидай дигари физикиеро мӯоина ҳоҳем кард, ки бо ёрии он событи Планкро бо роҳи нисбатан осонтар ёфтани мумкин аст.

Баъди қашфиёти Планк назарияи ба қуллӣ нав ва амиқи физикие ба вуҷуд омада, тараққӣ кард, ки назарияи квантӣ ном гирифтааст. Ин назария ҳоло ҳам дар ҳоли инкишоф мебошад.

Планк чораи бартараф соҳтани мушкилоти назарияи тобиши ҳароратиро нишон дод. Аммо ин комёбӣ бар ивази он ба даст омад, ки қонунҳои физикаи классикӣ дар доираи системаҳои микроскопӣ истифоданопазир пиндошта шаванд.



Боби 8 КВАНТХОИ РЎШНОЙ

Қонунҳои физикаи квантӣ барои таҳсис додани рафтари микрозарраҳо эҷод шудаанд. Аммо хосиятҳои квантии модда бори нахуст маҳз дар таҳқиқи падидаҳои афканиши ва фурӯбурди рӯшиной ошкор гардидаанд.


§65. Падидаи фотоэлектрикӣ (фотопадида)

Қадами қатъӣ дар инкишифи тасаввуроти алоқаманд бо табиити рӯшиной омӯзииши падидаи аҷибе буд, ки онро олими олмонӣ Ҳ.Ҳертз ошкор соҳт ва олими рус А.Г.Столетов онро ҳаматарафа таҳқиқ кард. Ин падида **фотопадида** ё худ **падидаи фотоэлектрикӣ** (эфекти фотоэлектрикӣ) ном гирифтааст.

Фотопадида гуфта падидаи бо таъсири рӯшиной аз модда қанда шудани электронҳоро мефаҳманд.

Мушиқидаи фотопадида. Барои ошкор соҳтани фотопадида электрометреро истифода кардан мумкин аст, ки бо лавҳаи рӯҳӣ пайваст бошад (рас.156). Агар ба лавҳа аввал барқаи мусбат дихему баъд рӯшнои, масалан, камони электрикиро сӯйи он равона созем, суръати аз барқа холӣ (яъне бебарқа) шудани электрометр тафсир намеёбад. Аммо агар лавҳаро манғӣ-барқаманд кунем, такрори таҷриба нишон медиҳад, ки сели рӯшнои камони электрикӣ онро басе зуд холӣ (аз барқа) мекунад.


Ин танҳо як шарҳ дорад. Рӯшиной электронҳоро аз сатҳи лавҳа зада мебарорад; агар лавҳа барқаи манғӣ дошта бошад, электронҳои кандашуда аз сатҳи он тела меҳӯранд ва электрометр аз барқа холӣ мешавад. Лекин агар лавҳа барқаи мусбат дошта бошад, вай электронҳои кандашударо ҳамон дам ба худ мекашад ва, аз ин рӯ, электрометр холӣ намешавад.



Рас.156.

Столетов Александр Григорьевич (1839-96) – физикони рус. Таҳқиқи фотопадида Столетовро шуҳрати чаҳонӣ дод. Ў имкони истифодаи амалии фотопадидаро низ нишон дод. Столетов дар рисолаи худ «Таҳқиқи чараённи магнитнок шудани оҳани нарм» усули тадқики ферромагнетикҳоро таҳия кард ва шакли ҳатти қаҷи магнитнок шудани моддаҳоро муқаррар соҳт. Ин асари ў дар амалияни оғариниши мошинҳои электрикӣ истифода шудааст.

Столетов барои дар Русия инкишофт додани физика кӯшиши бисёр ба ҳарҷ додааст. Ў ташаббускори барпо карданни Пажӯҳишгоҳи физикии назди Донишгоҳи Масқав буд.



Аммо агар дар роҳи сели рӯшнӣ шишаи муқаррарӣ бигзорем, сарфи назар аз шиддати дастаи рӯшнӣ лавҳаи дорои барқаи манғӣ электронҳои худро дигар намеафканад. Азбаски шиша тобиши ултрабунафшро фурӯ мебарад, пас, метавон гуфт, ки сабабгори падидаи фотоэлектрикӣ маҳз ҳамин шуоъҳои ултрабунафш ҳастанд. Ин далели ба ҳудии худ номураккабро дар чаҳорҷӯбай назарияи мавҷии рӯшнӣ шарҳ додан илож надорад. Фаҳмо нест, ки ҷаро мавҷҳои паствасомади рӯшнӣ ҳатто дар сурати бузург будани домана (амплитуд)-и мавҷ (яъне бузург будани қувваи ба электронҳо таъсирикунанд) электрон қанда наметавонанд.


Қонунҳои падидаи фотозэлектрикӣ. Барои дар бораи фотопадида мульумоти пурратар ба даст овардан дарк кардан зарур аст, ки адади электронҳои бо таъсири рӯшнӣ аз сатҳи модда қандашуда, яъне *фотозэлектронҳо* ва суръат ё энергияи кинетикии онҳо ба чӣ вобаста аст.

Барои рӯшнӣ андохтан дар ин масъала таҷрибаҳое анҷом дода шудаанд, ки якеи онҳо дар рас. 157 тасвир ёфтааст. Ҳавои баллони шишагинеро, ки андарунаш ду электрод дорад, мекашанд. Баллон равзанаи квартсие дорад, ки на танҳо барои рӯшноии сафед, балки инчунин барои тобиши ултрабунафш шаффофт аст. Потенсиал (ё худ волтаж)-и ба электродҳо додашавандаро бо ёрии потенсиометр тағиیر додан ва ба воситаи волтметр чен кардан мумкин аст. Электроди номбурдаро бо қутби манғии батаре мепайванданд. Ин электрод бо таъсири рӯшнӣ электрон меафканад. Электронҳо ҳангоми дар майдони электрикӣ ҳаракат кардан ҷараён ба вучуд меоваранд. Дар сурати кам будани потенсиали байни электродҳо на ҳама электронҳои қандашуда то ба электроди дигар мерасанд. Агар фарқи потенсиалҳои байни электродҳоро

зиёд қунем, бо вучуди бетағийр мондани сели рӯшной қувваи ҷараён меафзояд ва дар ягон қимати волтаж максимум гирифта, баъд доимӣ мемонад (рас.158). Зиёдтарин қимати қувваи ҷараён I_c ҷараёни сер ном гирифтааст. Бузургии ҷараёни сер ба адади электронҳое вобаста мебошад, ки аз электрод дар муддати 1 с қанда мешаванд.


Дар ин таҷриба тағиیر додани шиддати рӯшнои ба электрод зананда имкон дод, ки ин гуна вобастагӣ мукаррар карда шавад: *адади электронҳои дар 1 с аз сатҳи электрод қандашаванд ба миқдори дар ин муддат фурӯрафтаи энергияи мавҷи рӯшиной мутаносиб мебошад*. Ин ҳеч ҷойи гайричашмдошт надорад: ҳар қадре ки энергияи дастаи рӯшной зиёд бошад, таъсири он ҳамон қадр бештар аст.

Акнун тарзи ҷен кардани энергияи кинетикӣ ё суръати электронҳоро бинем. Аз рас.158 бармеояд, ки қувваи фоточараён дар сурати ҳеч будани фарқи потенциалҳои байни электродҳо низ аз сифр фарқ дорад. Ин нишони он аст, ки қисме аз электронҳои қандашуда то ба электроди дигар дар мавриди сифрӣ будани фарқи потенциалҳо низ мерасад (ниг. рас.157). Агар кутбҳои батареро тағиир дижем, қувваи ҷараён кам мешавад ва дар ягон қимати U_b -и қутбияти чаппа ҷараён қатъ мегардад: дар ин мавриди майдони электрикӣ ҳама электронҳоро аввал бозмедорад ва баъд ақиб мегардонад.



Рас.157.

Бузургии волтаж (фарқи потенциалҳо)-и боздоранд U_b ба энергияи кинетикии зиёдтарини электронҳои қандашуда вобаста аст. Волтажи боздорандаро чен карда, дар асоси теорема (казия)-и энергияи кинетикӣ (ниг.



Рас.158.

китоби дарсии «Физика, 9», §44) қимати зиёдтарини энергияи кинетикии электронҳоро ёфтани мумкин аст:

$$\frac{mv^2}{2} = eU_\delta$$

Чунонки таҷрибаҳо нишон дод, дар сурати тағиیر ёфтани шиддати рӯшной (ё худ зичи сели рӯшной) қимати волтажи боздоранда тағиир намеёбад. Ин нишони он аст, ки энергияи кинетикии электронҳо тағиир намеёбад.

Ин далел аз нигоҳи назарияи мавчи рӯшной нофаҳмост: тавре ба назар мерасад, ки гӯё шиддати рӯшной ҳарчи зиёдтар бошад, аз тарафи майдони электромагнитии мавчи рӯшной ба электронҳо кувваи ҳамон қадр бештар таъсир меоварад ва гӯё онҳо энергияи ҳамон қадр бештарро соҳиб мешуда бошанд.

Аммо таҷриба нишон дод, ки энергияи кинетикии фотоэлектронҳо танҳо ба басомади мавчи рӯшной вобаста аст. Қимати зиёдтарини энергияи кинетикии фотоэлектронҳо дар сурати афзуҷани басомади мавчи рӯшной ба таври хаттӣ зиёд мешавад ва ба шиддати дастай рӯшной бастагӣ надорад. Агар басомади мавчи рӯшной аз басомади камтарини барои ҳар модда хоси v_{min} хурд бошад, падидаи фотоэлектрикӣ рӯй намедиҳад.



Қонунҳои падидаи фотоэлектрикӣ (фотопадида) шаклан басе сода ҳастанд. Аммо вобастагии энергияи кинетикии фотоэлектронҳо ба басомад асроромез менамояд.



1. Собити Планк чӣ қимат дорад?
2. Қонунҳои асосии падидаи фотоэлектрикӣ чигунаанд?

§66. Пояи назарии падидаи фотоэлектрикӣ

Ҳама саъю кӯшиши дар замини қонунҳои электродинамикаи Максвелл (ки мувоғиҳи онҳо рӯшной мавчи электромагнитии дар фазо бефосила паҳнишуда мебошад) шарҳ додани падидаи фотоэлектрикӣ бенатиҷа баромад. Нофаҳмо буд, ки чаро энергияи фотоэлектронҳо танҳо ба басомади рӯшной вобаста аст ва чаро электронҳо фақат ҳангоми кӯтоҳ будани дарозии мавҷ қанда мешаванд.

Ин падидаро с.1905 А.Эйнштейн шарх дод. Шархи ў бар ақидаи Планк дар хусуси квант-квант, зарра-зарра афканда шудани рӯшной асос ёфта буд. Дар зуҳури қонунҳои таҷрибавии падидай фотоэлектрикӣ Эйнштейн исботи бешакки онро медид, ки рӯшной соҳти зарра-зарра дорад ва бо ҳиссаҳои алоҳида, яъне *зарра-зарра фурӯ бурда мешавад*.

Энергияи ҳар як ҳиссаи рӯшной E (дар мутобиқати комил бо фарзияи Планк) ба басомад мутаносиб мебошад:

$$E = h\nu, \quad (8.1)$$

ки ин ҷо h событии Планк аст.

Аз он ки рӯшной, чунонки Планк нишон дод, квант-квант (яъне зарра-зарра) ҳориҷ мегардад, ҳанӯз барнамеояд, ки рӯшной соҳти заррагӣ дорад. Дарвоқеъ, оби даруни шиша ҳаргиз ифодай он нест, ки гӯё об соҳтори зарра-зарра дошта ва аз ҳиссаҳои тақсимназар таркиб ёфта бошад.

Танҳо падидай фотоэлектрикӣ нишон дод, ки рӯшной соҳтори канда-канда дорад: ҳиссаи афкандашудаи энергияи рӯшной $E = h\nu$ минбаъд – дар ҷараёни паҳн гаштани рӯшной низ сифати хусусии ҳудро нигоҳ медорад. Ҳиссаҳо танҳо том-том фурӯ бурда мешаванд.

Энергияи кинетикии фотоэлектронро бо ёрии қонуни бақои энергия ёфтани мумкин аст. Энергияи ҳиссаи рӯшной $h\nu$ барои иҷро кардани кори баровард A (яъне коре, ки барои аз сатҳи филиз канда баровардани электрон бояд иҷро шавад) ва барои ба он электрон баҳшидани энергияи кинетикӣ сарф мешавад:

$$h\nu = A + \frac{mv^2}{2} \quad (8.2)$$

Ин муодила мушкилиҳои асосии алоқаманд бо падидай фотоэлектрико шарҳ медиҳад. Шиддати рӯшной, ба гуфти Эйнштейн, ба адади квантҳо (ҳиссаҳо)-и энергия (дар дастаи рӯшной мутаносиб мебошад ва, аз ин рӯ, адади электронҳои аз сатҳи филиз кандашударо ифода мекунад. Суръати электронҳо бошад, мувофиқи (8.2) танҳо ба басомади мавҷи рӯшной ва кори баровард бастагӣ дорад, вале ба шиддати рӯшной вобаста нест. (Кори баровард, дар навбати ҳуд ба навъи филиз ва ҳолати сатҳи он вобаста мебошад).

Барои ин ё он модда падидай фотоэлектрикӣ дар сурате муҳоҳида мешавад, ки басомади мавҷи рӯшной назар ба қимати камтарини v_{min} зиёд бошад, зеро барои аз сатҳи филиз кандани

электрон ҳатто дар мавриди ба он набахшидани энергияи кинетикий кори бароварди А-ро ичро кардан мебояд. Пас, энергияи квант бояд бештар аз А бошад, яъне

$$h\nu > A.$$

Басомади сарҳадии ν_{min} сарҳадди сурхи фотопадида ном гирифтааст ва чунин ифода карда мешавад:

$$\nu_{min} = \frac{A}{h}$$

Кори баровард ба навъи модда алоқаманд мебошад. Бинобар ин сарҳадди сурхи фотопадида ν_{min} низ барои ҳар модда ҳар хел аст. Чунончи, барои рух сарҳадди сурх ба дарозии мавчи $\lambda_{max} = 3 \cdot 10^{-7}$ м (тобиши ултрабунафш) рост меояд. Сабаби қатъ гаштани фотопадида дар сурати дар роҳи рӯшнӣ гузоштани лавҳаи шишагин, ки нурҳои ултрабунафшро фурӯ мебарарад, низ ҳамин аст.

Кори баровард барои алюмин ё оҳан назар ба рух зиёдтар аст. Ҳамин буд, ки дар таҷрибаи дар §65 баёншуда лавҳаи рӯҳӣ истифода шудааст. Барои филизоти ишқорӣ кори баровард, баръакс, кам, vale дарозии мавчи мутобики сарҳадди сурх λ_{max} – зиёд аст. Чунончи, барои натрий $\lambda_{max} = 6,8 \cdot 10^{-7}$ м мебошад.

Bo ёрии муодилаи Эйнштейн (8.2) событи Планк h -ро ёфтани осон аст. Барои ин дар таҷриба басомади мавчи рӯшноиву кори баровард ва баъд энергияи кинетикии фотоэлектронҳоро муайян кардан мебояд. Аз ин гуна таҷрибаҳо қимати $h=6,626 \cdot 10^{-34}$ Ҷ·с ҳосил мешавад, ки ба қимати аз таҳқики назарии падидай тамоман дигар – тобиши ҳарорати ҳосилкардаи Планк айнан баробар аст. Ҳамчен омадани қиматҳои бо усулҳои гуногун ёфтшудаи событи Планк дурустии фарзи дар масъалаи квантирафтор будани ҷараёни афқаниш ва фурӯбурди рӯшнӣ ба миён омадаро ба куллӣ тасдиқ мекунад.



Муодилаи Эйнштейн (8.2) бо вучуди басе сода будан қонуниятиҳои падидай фотоэлектрикиро шарҳи дуруст медиҳад. Ҳамин буд, ки Эйнштейн барои эҷоди назарии ин падидай сазовори мукофоти нобелӣ гардидааст.



1. *Кадом далелҳо шаҳодат медиҳанд, ки рӯшнӣ ҳосиятҳои заррагӣ зоҳир мекунад?*

2. Сарҳадди сурхи падидай фотозелектрикӣ чист ва чиро ифода мекунад?

§67. Фотонҳо

Дар физикии муосир фотон чун яке аз зарраҳои бунёдӣ муоина мешавад. Ҷанд даҳсола аст, ки ҷадвали зарраҳои бунёдӣ (зарраҳои элементарӣ) аз фотон сар мешавад.

Энергия ва импулси фотон. Рӯшной ҳам ҳангоми тавлид ёфтани ва ҳам ҳангоми фурӯ рафтани чун сели зарраҳое рафтор мекунад, ки энергияи $E=hv$ доранд, яъне энергияи онҳо ба басомад во-баста аст. «Ҳисса»-и рӯшной гайричашмдошт ба ҷизе монандӣ пайдо кард, ки зарра ном гирифтааст. Ҳосиятҳои ҳангоми афқаниш ва фурӯбурд зоҳиршавандай рӯшноиро ҳосиятҳои заррагӣ (ё корпускулӣ) ва худи зарраи рӯшноиро *фотон* ё *кванти* тобиши электромагнитӣ мегӯянд.

Фотон мисли зарраҳо энергияи муайян – энергияи hv дорад. Энергияи фотонро маъмулан на бо басомади v , балки бо басомади доиравии $\omega=2\pi v$ ифода мекунанд. Дар ин сурат ба сифати зариб (коэфисент)-и мутаносибӣ ба ҷойи бузургии h бузургии $\hbar=\frac{h}{2\pi}$ (яъне «ҳе»-и миёнбаста)-ро истифода мекунанд, ки тибқи маълумоти ҳозира қимати зайл дорад:

$$h = 1,0545887 \cdot 10^{-34} \text{ Ч.с}$$

Пас, энергияи фотонро ин хел ифода кардан мумкин аст:

$$E = h\omega \quad (8.4)$$

Мувофиқи назарияи нисбият энергия ва масса чунин ҳамбастагӣ доранд:

$$E = mc^2$$

Азбаски энергияи фотон ба hv баробар аст, пас, массаи онро ин тавр ёфтани мебояд:

$$m = \frac{hv}{c^2} \quad (8.5)$$

Фотон массаи оромиш (m_0) надорад, яъне дар ҳолати оромӣ (қарор) вучуд дошта наметавонад. Ин «зарра» гоҳи тавлид ёфтани соҳиби суръати с мешавад. Массаи бо формулаи (8.5) муайяншаванда массаест, ки онро фотон дар ҳолати ҳаракат соҳиб мебошад. Аз рӯйи массаву суръати муайян импулси фотонро ёфтани осон аст:

$$p = mc = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} \quad (8.6)$$

Импулси фотон ба самти шуоъи рӯшной равона мебошад.

Ҳар қадре ки басомад зиёд бошад, энергияву импулси фотон ҳамон қадр зиёданд ва хосиятҳои заррагии «зарраҳои» рӯшной ҳамон қадр равшантар зохир мегарданд. Энергияи фотонҳои рӯшнони намоён бафоят кам аст. Чунончи, фотонҳои рӯшнони сабз энергияи $4 \cdot 10^{-19}$ Ч доранд.

Бо вучуди ин С.Вавилов дар таҷрибаҳои бисёр хуби худ муқаррар кард, ки чашми одам – ин «асбоби» нозуктарин, фарқи равшаниҳои оғаридаи қвантҳои алоҳидаро ҳис карда метавонад.

Дугунагӣ (дуализм)-и «зарра–мавҷ». Ҳамин тариқ, зарур омад, ки рӯшной чун сели зарраҳо пиндошта шавад. Ба назар омада метавонад, ки ин гӯё бозгашт ба назарияи заррагии Нйутон бошад. Аммо набояд фаромӯш соҳт, ки падидаҳои интерференс ва дифраксияи рӯшной шаҳодати равшани хосияти мавҷӣ доштани рӯшной ҳастанд. Рӯшной дугунагии ба худ хос дорад. Ҳангоми густариш ёфтани рӯшной хосиятҳои мавҷии он зохир мешаванду дар сурати бо моддаҳо таъсири мутақобил кардан (яъне ҳангоми афкана шудан ва фурӯ рафтани рӯшной) – хосиятҳои заррагии он.

Ин гайриодӣ ва тааҷҷубангез аст. Бо вучуде ки мо ииро ба таври аёни тасаввур карда наметавонем, vale ин далел аст, далели қотеъ аст. Мо имкон надорем, ки рӯйдодҳои микрооламро ба таври аёни ва мукаммал тасаввур кунем, зоро онҳо аз рӯйдодҳои хоси макроолам, падидаҳое, ки инсон дар тӯли асрҳо мушоҳида кардааст (ва қонунҳои асосии онҳо дар охири а.XIX шакл гирифтаанд), ба кулӣ фарқ доранд.

Бо мурури замон ошкор гашт, ки электрон ва дигар зарраҳои бунёдӣ (зарраҳои элементарӣ) низ хосияти дугунагӣ доранд. Аз ҷумла электрон дар баробари хосиятҳои заррагии худ хосиятҳои мавҷӣ низ зохир мекунад. Чунончи, дастаи электронҳо интерференс ва дифраксия ба вучуд оварда метавонад.

Ин хосиятҳои гайриодии микрозарраҳо ба воситаи назарияи ҳаракати ин навъ зарраҳо, ба воситаи *механикаи қвантӣ* шарҳ дода мешавад. Равшан гашт, ки дар ин гуна мавридҳо механикаи Нйутон қобили истифода нест. Аммо омӯзиши механикаи қвантӣ аз доираи физикай мактабӣ берун аст.



Фотон зарраи бунёдист, ки аз массаи оромии ва барқа (заряди электрикӣ) маҳрум мебошад, вали энергияву импулс дорад. Фотон кванти майдони электромагнитӣ ё, чӣ навъе ки мегӯянд, пайки майдони электромагнитӣ мебошад ва таъсироти мутақобили байни зарраҳои барқамандро воқеӣ мегардонад. Ҳисса-ҳисса ё квант-квант афканда ва фурӯ бурда шудани мавҷҳои электромагнитӣ зуҳуроти хусусиятҳои заррагии майдони электромагнитӣ мебошад.

Дугунагии «зарра-мавҷ» хусусияти умумии модда аст, ки дар дараҷаи микроскопӣ зоҳир мегардад.




1. Аз рӯйи қимати маълуми басомади (ларзиши) мавҷи рӯшиной энергияи фотон ва массаву импулси онро чӣ тавр ёфтан мумкин аст?
2. Мағҳуми дугунагии зарра-мавҷ чӣ маъниро ифода мекунад?

§68. Истифодаи падидай фотоэлектрикӣ

Кашфи падидай фотоэлектрикӣ барои дарки амиқтари табииати рӯшиной аҳамияти зиёд дошт. Аммо арзии ин на танҳо ин аст, ки соҳтори мураккабу рангоронги олами моддиро равишан соزاد, балки ин ҳам ҳаст, ки вай моро дар паймоии роҳи тақмили истеҳсолот ва беҳтар кардан шароити моддиву маънавии чомеа муктадиртар гардонад.

Бо мадади фотопадида кино «ба гап даромад», бо ёрии он нақл кардан тасвирҳои гуногун дар ҳоли ҳаракат имконпазир гашт. Истифодаи асбобҳои фотоэлектронӣ оваридани дастгоҳҳоеро имконпазир гардонд, ки аз рӯйи нақшай муайян бе даҳолати одам ҳар гуна маснуот тайёр мекунад. Асбобҳое, ки бар падидай фотоэлектрикӣ асос ёфтаанд, андозаҳои маснуотро беҳтар аз ҳар гуна одам назорат мекунанд, ҷароғҳои кӯчаву биноҳоро сари вақт дармегиронанд ва ғ. Ҳамаи ин дар натиҷаи ихтирои *фотоолат* ё худ фотоэлемент ном асбобе имконпазир гардид, ки дар он энергияи рӯшиной энергияи ҷараёни электрикиро идора мекунад ё ба он табдил меёбад.

Фотоолатҳои вакуумӣ (фотоэлементҳои вакуумӣ). Фотоолат колба (қаръ)-и шишагинест (рас.159), ки қисми сатҳи дарунии он



Рас.159.

бо қабати тунуки филизии кори баровардаш кам пүшонда шудааст. Ин қисми фотоолат катоди он (1) мебошад. Рүшной ба даруни колба аз «равзани» шаффофф медарояд. Дар мобайни он ҳалқаи симин ё гирдаи 2 шинонда шудааст, ки чун аноди асбоб хидмат мекунад. Анод ба қутби мусбати батаре пайваста мешавад. Фотоолатҳои ҳозира рӯшнои намоён ва ҳатто тобиши инфрасурхро хис мекунанд. Дар сурати ба катоди фотоолат задани рӯшной дар занҷир ҷараёни электрикӣ ба вучуд меояд, ки ин ё он релеро ба кор медарорад ё кори онро қатъ мегардонад. Якъо бо реле кор фармудани фотоолатҳо имкон медиҳад, ки автоматҳои гуногуни «бинанда» сохта шавад.

Якеи онҳо автомати метро мебошад. Агар пешакӣ ҳаққи гузар, масалан як панҷтина – ба роғи маҳсус андохта нашавад, автомат роҳи гузарро мебандад.

Ин гуна фотоолат фалокатҳои гуногунро низ пешгирӣ карда метавонад. Чунончи, агар дasti одам тасодуфанд дар ҷойи хавфнонки преср дарояд, фотоолат прессро қариб дафъатан қарор медиҳад.

Бо ёрии фотоолатҳо садои дар навори кино сабтшударо бозгӯй кардан мумкин аст.


Фотоолатҳои нимноқилӣ. Дар баробари падидай фотоэлектрикӣ дар ин боб муоинашуда, ки *фотопадидай берунӣ* низ номида шудааст, *фотопадидай дарунӣ* низ ҷой дорад, ки дар нимноқилҳо, аз ҷумла дар фотомуқовиматҳо (олатҳое, ки муқовимати онҳо ба равшани вобаста аст) истифода мешавад (ниг. китоби дарсии «Физика, 10», §76). Файр аз ин, фотоолатҳои нимноқилие сохта шудаанд, ки энергияи рӯшноиро бевосита ба энергияи ҷараёни электрикӣ табдил медиҳанд ва қувваи *муҳаррикаи электрикӣ*¹ (ҚўМЭ) ба вучуд меоваранд. ҚўМЭ-и дар ин маврид мушоҳидашаванда дар *p-n*-соҳаи ду нимноқил дар мавриди рӯшноборон кардани ин соҳа ба вучуд меояд (ниг. «Физика, 10», §73). Ин ҚўМЭ-ро ҚўМЭ-и *фотоэлектрикӣ* номидан мумкин аст. Бо таъсири рӯшной дар соҳаи номбурда ҷуфтҳои иборат аз як электрону як *ҷавф* (ковокӣ, ҷойи холӣ) ба вучуд мео-

1. Номи пешинаи ин мағхум «қувваи электроҳаракатдиҳанда» (ҚЭХ) буд, ки мазмунро дуруст ифода намекунад. (С.К.).


яд. Дар соҳаи $p-n$ -гузариш майдони электрикӣ вучуд дорад. Ин майдон нокилони ғайриасосии моддаи нимноқилҳоро маҷбур мекунад, ки аз тарики чойи тамоси ҳарду нимноқил бигзаранд. Ҷавфҳои нимноқили навъи n ба нимноқили навъи p мегузаранду электронҳо аз нимноқили навъи p ба соҳаи навъи n мекӯчанд – дар натиҷа дар нимноқилҳои p ва n микдори нокилони асосӣ меафзояд. Ин, дар навбати худ, он гуна маънӣ дорад, ки дар натиҷаи гузаришҳои номбурда потенсиали нимноқили навъи p зиёд, valee потенсиали нимноқили навъи n кам мешавад. Ин то даме идома мейбад, ки ҷараёни нокилони ғайриасосии аз тарики $p-n$ соҳаи нимноқил ҷоришаванд ба ҷараёни нокилони асосии аз ҳамин соҳа ҷоришаванд барабар ояд. Дар натиҷа дар байни нимноқилҳо фарқи потенциалҳои барабар ба қувваи муҳаррикаи фотоэлектрикӣ муқаррар мегардад.

Агар занҷир бо ягон воситаи берунӣ, масалан, ба василаи муқовимати R -и рас.160 сарбаст карда шавад, дар занҷир ҷараёне ҷорӣ мегардад, ки қимати он ба фарқи ҷараёнҳои нокилони ғайриасосӣ ва асосӣ барабар меояд. Қувваи ҷараён дар ин маврид ба шиддати тобиши ба фотоолат зананда ва муқовимати R бастагӣ дорад.

Фотоолатҳое, ки дар онҳо $p-n$ -гузариш истифода мешавад, КумЭ-и барабар ба 1-2 В ба вучуд оварда метавонанд. Тавони ҳурӯҷии ин олатҳо (яъне тавон дар баромадгоҳи фотоолатҳо) дар сурати тақрибан 20% будани суд (ё худ коэфисенти кори фоиданок)-и онҳо то ба садҳо ватт мерасад. Фотоолатҳои камтавон дар нурсанҷҳо (фотоэкспонометрҳо) ис-



Рас.160.



Рас.161.

тифода мешаванд. Фотоолатҳои нимноқилӣ хусусан дар батареҳои офтобие (рас.161) майдони васеи татбик ёфтаанд, ки онҳо дар киштиҳои кайҳонӣ кор медиҳанд. Мутаассифона, ин навъи фотоолатҳо нарҳи бас гарондоранд.




Фотоолатҳои вакуумӣ ва нимноқилӣ ҷои истифода бисёр доранд. Фотоолатҳои нимноқилӣ қувваи муҳаррикаи фотозэлектрикӣ ҳосил карда метавонанд.

§69. Фишори рӯшнӣ

Максвелл дар заманаи назарияи электромагнитии худ пешгӯй кард, ки рӯшнӣ бояд ба садд (монаеа)-и сари роҳи худ фишор биёрад. Ин фишорро П.Н.Лебедев чен кардааст.

Бо таъсири майдони электрикии мавҷи рӯшнӣ электронҳо




Рас.162.

дар ҷисм ларзиш меҳӯранд. Ҷараёни электрикие ба вучуд меояд, ки он ба самти шиддати майдони электрикӣ равона аст (рас. 162). Ба электронҳои ботартибона харакаткунанда аз тарафи майдони магнитӣ қувваи лоренсии F таъсир меоварад. Ин қувва ба рафти мавҷ равона мебошад. Ҳамин аст қувваи фишори рӯшнӣ.

Барои ба исбот расондани дурустии назарияи Максвелл чен кардани фишори рӯшнӣ зарур буд. Аммо бисёр муҳаққиқон ба чен кардани фишори рӯшнӣ муваффақ нагаштанд, зоро ин фишор бағоят кам аст: ҳатто дар рӯзи офтобӣ ба сатҳи масоҳаташ 1 m^2 қувваи ҳамагӣ $4 \cdot 10^{-8} \text{ Н}$ таъсир меоварад.

Чен кардани фишори рӯшнӣ бори аввал с.1900 ба олими рус П.Н.Лебедев муюссар гашт. Асбоби Лебедев аз милаи бағоят борике иборат буд, ки он дар риштаи борики шишагин оvezon буд ва канорҳои мила болчаҳои сабуке дошт (рас.163). Асбобро дар зарфе ҷой дода, ҳавои онро мекашидаанд. Рӯшнӣ ба сатҳи болчаҳои як тарафи мила



Рас.163.



Лебедев Пётр Николаевич (1866-1912) – физикдони рус, он ки бори нахуст фишори ба чисмҳои саҳт ва газҳо овардаи рӯшноиро чен кардааст. Ин таҷрибаи Лебедев назарияи Максвеллро миқдоран тасдик кард.

Лебедев дар роҳи ҷустуҷӯи исботи таҷрибавии назарияи электромагнитии рӯшной мавҷҳои электромагнитии миллиметридарозӣ ҳосил кард ва ҳама ҳосиятҳои онҳоро омӯҳт.

Наҳустин мактаби физикиро дар Русия Лебедев қушодааст. Бисёр олимони барҷастаи даврони шӯравии рус дастпарварони ҳамон мактабанд. Пажӯҳишгоҳи физикии Академияи улуми Русия (собиқ ИЧШС) ба номи Лебедев гузошта шудааст.

зада, ба он фишор меоварад. Бузургии фишор аз рӯйи кунҷи тобхӯрди ришта ёфта мешуд. Аммо зарфро аз ҳаво тамоман холӣ кардан имкон надошт. Он ҷо молекулаҳои ҳаво камубеш боқӣ меноманданд, ки онҳо дар натиҷаи на якхела гарм шудани болчаҳову деворҳои зарф ба ҳаракат даромада, боиси тобхӯрди ришта гардида метавонистанд. Файр аз ин, ноякхела гарм шудани рӯяҳои болчаҳо (рӯяи рӯшноираси болча назар ба рӯяи дигари он бештар гарм мешавад) низ боиси тобхӯрди ришта мегардад. Молекулаҳои аз рӯяи гармтари болча инъикосшаванда назар ба молекулаҳои аз рӯяи сардтар инъикосшаванда болчаро импулси зиёдтар мебахшанд.

Лебедев бо вучуди паст будани дараҷаи техникаи таҷрибавии он давра ҳамаи ин душвориҳоро бартараф соҳта тавонист: ў зарфро хеле калон ва болчаҳоро хеле тунук гирифта, тавонист исбот кунад, ки рӯшной ба чисмҳои саҳт фишор меоварад. Лебедев ин фишорро чен кард. Қимати ҳосилкардаи ў ба қимати пешғӯйкардаи Максвелл мувоғикат дошт. Баъдтар, пас аз се соли таҳқиқот Лебедевро мұяссар гашт, ки таҷрибаи боз ҳам нозуктаре анҷом дидад: ў фишори ба газҳо овардаи рӯшноиро чен кард.

Пайдоиши назарияи квантии рӯшной имкон дод, ки сабаби фишоровар будани рӯшной шарҳи сода дода шавад. Фотонҳо мисли зарраҳои дорои массаи оромиш соҳиби импулс мебошанд. Онҳо дар сурати дар чисм фурӯ рафтани импулси худро ба он чисм медиҳанд. Мувоғики қонуни бақои импулс импулси чисм ба ҷамъи импулсҳои фотонҳои фурӯбурдааш баробар аст. Бинобар ин чисми қарор дар натиҷаи фурӯ бурдани фотонҳо бояд ба ҳаракат дарояд;

ва медарояд (!). Тағириоти импулси чисм мувофиқи қонуни дуюми Нйутон нишони он хоҳад буд, ки ба чисм қувва таъсир овардааст.

Тачрибаҳои Лебедевро чун исботи тачрибавии он метавон донист, ки фотонҳо импулс доранд.

Бо вучуде ки фишори рӯшной дар шароити муқаррарӣ хеле кам аст, таъсири он ба назар намоён низ буда метавонад. Андаруни ситораҳо, ки дар онҳо ҳарорат ба даҳҳо миллион кельвин мерасад, фишори тобиши электромагнитӣ бояд бағоят бузург бошад. Қувваи фишори рӯшной дар баробари қувваҳои ҷозиба дар падидаҳои дохилиситорагӣ ҳиссаи зиёд дошта метавонад.



Фишиори рӯшной аз нигоҳи электродинамикаи Максвел ба сабаби ба электронҳои муҳит (ки бо таъсири майдони электрикӣ мавҷи электромагнитӣ ларзиши меҳӯранд) таъсир оварданӣ қувваи лоренсӣ ба вуҷуд меояд. Аз нигоҳи назарияи квантӣ фишиори рӯшной он гуна сабаби пайдоии дорад, ки фотонҳо ҳангоми дар чисм фурӯ рафтани импулси худро ба он чисм медиҳанд.



1. *(Иловаи тарҷумон). Фотон массаси оромии надорад. Импулси ин гуна зарраи бемасса (яъне зарраи бечирм)-ро чӣ тавр ифода кардан мумкин аст?*
2. *Фишиори рӯшной дар қадом маврид зиёдтар аст – дар сурати ба сатҳи ойинавӣ задани рӯшной ё ҳангоми ба сатҳи сиёҳ задани он?*

§70. Асари кимиёии рӯшной. Суратгирий (аккосӣ)

Молекулаҳои алоҳида энергияи рӯшиноиро квант-квант (зарра-зарра) фурӯ мебаранд. Энергияи ҳар як квант $h\nu$ аст. Ин энергия дар мавриди истифода шудани рӯшиноии намоён ва тобииши ултрабунафши барои таҷзияи бисёр молекулаҳо коғист. Асари кимиёии рӯшной дар ҳамин зоҳир мегардад.

Ҳар гуна табдилоти молекулий рӯйдоди кимиёй аст. Аксаран дар падидаҳои бо таъсири рӯшной таҷзия шудани молекулаҳо як силсила табдилоти кимиёй рӯй медиҳад. Паридани ранги либос аз асари шуоъҳои Офтоб ва офтоб ҳӯрдани пӯст мисолҳои таъсироти кимиёии рӯшиноианд.

Мухимтарин вокунишҳои кимиёй дар асари рӯшной дар баргҳои сабзи дараҳтҳову гиёҳҳо, дар баргҳои дараҳтҳои сӯзанбарг ва бисёр микроорганизмҳо рӯй медиҳанд. Дар «вучуди» барги сабз аз асари тобиши Офтоб падидаҳое воқеӣ мешаванд, ки барои тамоми ҳаёти рӯйи Замин басе мухиманд. Онҳо мороғизо медиҳанд ва маҳз ҳаминҳоанд, ки барои нафас гирифтани мо оксиген (туршизо) ба вучуд меоваранд.

Барги дараҳтони сабз гази карбонати ҳаворо фурӯ бурда, молекулаҳои онро ба қисмҳои таркибӣ – оксиген ва карбон чудо мекунанд. Ин, чунонки гиёҳшиноси рус К.А. Тимирязев исбот карда буд, дар молекулаҳои хлорофилл бо таъсири нури сурхи тайф (спектр)-и хуршедӣ рӯй медиҳад. Рустаниҳо ба воситай решашои ҳуд атомҳои унсурҳои дигарро аз хок гирифта, ба занчири карбонӣ пайваста, сафеда, ҷарбу ва карбоҳидрат ҳосил мекунанд.

Ҳамаи ин аз ҳисоби энергияи тобиши Офтоб рӯй медиҳад. Зимнан, ин ҷо на танҳо ҳуди энергия, балки ҳусусан шакли он мухим аст. Ин рӯйдод, ки *фотосинтез* ном гирифтааст, танҳо бо таъсири рӯшноии таркиби тайфӣ (таркиби спектрӣ)-аш муайян воқеӣ мешавад. Механизми фотосинтез ҳанӯз на ба пуррагӣ рӯшан аст. Кашифи ин асрор барои инсоният шояд оғози давраи наве гардад.

Он гоҳ сафедаҳову моддаҳои мураккаби органикӣ дигарро дар фабрикҳои рӯкушод (дар зери гунбади нилғун) тайёр кардан имконпазир мебуд.

Асари кимиёии рӯшной асоси амали суратгирӣ мебошад.

Суратгирӣ (аккосӣ). Қабати ҳассоси фотоловҳа аз булӯракҳои ҳурд-хурди бромиди нукра *AgBr* иборат аст, ки онҳо ба таркиби желатин¹ дохиланд. Дар натиҷаи ба булӯракҳо задани қвантҳои рӯшной электронҳои ионҳои алоҳидай бром қанда мешаванд. Ин электронҳоро ионҳои нукра мерабоянд ва дар булӯракҳо қадре атомҳои ҳунсой нукра ба вучуд меояд. Аммо умуман миқдори нукраи филизии дар ин ҷараён ҳосилшаванда кам аст.

Дар ҳақиқат, метавон дид, ки фотоловҳа (ё фотонавор) аз асари рӯшной бо мурури замон қадре тира мешавад – ин ба пайдоиши нукраи филизӣ алоқаманд мебошад. Аз ин рӯ, тасвири дар фотоловҳа бо таъсири рӯшной ҳосилшударо тасвири ниҳон (ё тасвири ниҳонӣ) меноманд.

1. Аз қалимаи фаронсавии *gelatine* – омехтаи сафедамонанде, ки маҳлули ба ҳам ҷӯшонидай устухонҳову рагу пайи ҳайвонот мебошад. (С.К.).



а



б

Рас.164.

Барои зохир гардондани тасвири ниҳон фотолавҳаро аввал ба маҳлули ҳидрохинон, метол ё моддаҳои дигаре меғӯтонанд, ки аз асари онҳо дар тамоми ҳаҷми булӯракҳои рӯшнохӯрда нуқраи филизӣ чудо мешавад. Он гоҳ дар лавҳача тасвири негативии обӣект ҳосил мешавад – дар ин гуна тасвир ҷойи қитъаҳои сафеду сиёҳ ивазшуда меояд (рас.164,а).

Амали оянда – событгардонӣ – иборат аз ин аст, ки лавҳаро бо маҳлули ҳипосулфит (*аз қалимаи юн. hupo* – зер, *таҳт*) мешӯянд, то ки булӯракҳои бокимондаи бромиди нуқра аз лавҳа бирезанд – он гоҳ фотолавҳа ба асари рӯшной ноҳассос мешавад. Баъд негативро дар об шуста хушк мекунанд.

Пас аз ин негативи хушкидаро дар рӯйи фотокоғаз (коғази одие, ки рӯяш қабати рӯшноҳискунанда давонда шудааст) гузошта, онро бо нури ҷароғи нисбатан пуртавон рӯшан месозанд ва баъди ҳамон гуна пардаҳти кимиёй тасвири позитивӣ (позитив) ҳосил мекунанд (рас. 164, б). Дар позитив рангҳои сиёҳу сафеди обӣект акнун бетабдил (дар шакли табиӣ) падид меоянд.

Тасвири фотографӣ нақши воқеии ашёву рӯйдодҳои гузаронро муддати дурудароз бетагӣир (событ) нигоҳ медорад. Ин навъ суратҳо дар пажӯхишҳои илмӣ низ аҳамияти муҳим доранд. Чунончи, барқ ворӣ рӯйдодҳои онӣ (бағоят зудгузар)-ро дар фотолавҳа сабт карда, баъд онро бафурҷа омӯхтан мумкин аст.

Обӣектҳоеро ҳам, ки тобиши суст доранд ва барои ҷашм ҳиснопазиранд, дар фотолавҳа сабт гардондан душвор нест. Баърои ин муддати вобуд (экспозитсия)-и дастгоҳи суратгириро ба

қадри кофӣ зиёд гирифтан мебояд. Ҳамин аст, ки Галаахтарҳо (Галактикаҳо) ворӣ чирмҳои осмонии дур аз рӯйи фотосуратҳо таҳқиқ карда мешаванд.

Техникаи мусосир имкон медиҳад, ки ин навъ суратҳо на танҳо дар рӯшноии намоён, балки дар партави инфрасурх низ гирифта шавад. Амали суратгирӣ (аккосӣ, фотография) дар кино барои сабти овоз низ истифода мешавад.

Машқи 8

1. Рафтори такрибии нигора (график)-и ба басомади мавчи рӯшной вобаста будани энергияи кинетикии фотоэлектронҳоро тасвир созед ва бигӯед, ки аз рӯйи ин гуна нигора собити Планкро чӣ тавр муайян кардан мумкин аст?

2. Қобилияти шуоъшикании мутлақи муҳитеро ёбед, ки дар он рӯшноии энергияи фотонҳош $4,4 \cdot 10^{-19}$ Ч дарозии мавчи $3 \cdot 10^{-7}$ м дорад.

3. Энергияи фотонеро ёбед, ки дарозии мавчи $5,0 \cdot 10^{-7}$ м дорад.

4. Дарозии мавчи рӯшной (λ)-ро ёбед, ки дар сурати ба сатҳи филиз (металл)-и кори баровардаш $A=7,6 \cdot 10^{-19}$ Ч задани он фотоэлектронҳо бо энергияи кинетикии $W_k=4,5 \cdot 10^{-20}$ Ч хориҷ мегарданд.

5. Кори бароварди электрон аз сатҳи филиз $A=3,3 \cdot 10^{-19}$ Ч аст. Сарҳадди сурхи фотопадида (фотоэффект) v_{min} -ро ёбед.

6. Нури дарозии мавҷаш $\lambda=3,0 \cdot 10^{-7}$ м ба моддае мезанад, ки барои он сарҳадди сурхи фотопадида $\lambda_{min}=4,3 \cdot 10^{14}$ Ҳз (хертз) аст. Фотоэлектронҳо дар ин маврид чӣ гуна энергияи кинетикӣ мегиранд?

7. Дарозии мавчи рӯшной $\lambda=0,5 \cdot 10^{-7}$ м аст. Фотонҳо дар ин маврид чӣ қадар импулс доранд?

Муҳимтарин ҳуносаҳои боби ҳаштум

1. Дар ибтидои а.ХХ назарияи квантӣ, яъне назарияи ҳаракат ва таъсироти мутақобили зарраҳои бунёдиву зарраҳои аз онҳо таркибёftа ба майдони вучуд омад.

2. М.Планк барои шарҳ додани қонуниятҳои тобиши ҳароратӣ ин гуна ақида изҳор кард: атомҳо энергияи зиёдатии худро на бефосила, балки бо ҳиссаҳои алоҳида, яъне квант-квант хориҷ

мегардонанд ва энергияи он ҳиссаҳо (квантҳо) E бо басомади тобиш v чунин алоқаманд аст:

$$E = h\nu,$$

ки ин чо $h = 6,626 \cdot 10^{-34}$ Ч·с событии Планк аст.

3. Энергияи электромагнитӣ низ ба таври ҳисса-ҳисса (квант-квант) фурӯ бурда мешавад. Инро рӯйдоди падидай фотоэлектрикӣ (яъне падидай бо таъсири рӯшной кандашуда ба шиддати рӯшной мутаносиб асту энергияи кинетикии фотоэлектронҳо танҳо ба басомади рӯшной бастагӣ дорад. Ба гуфти Эйнштейн ҳиссаи фурӯрафтаи энергияи рӯшной $h\nu$ барои кори аз сатҳи филиз (металл) кандани электрон А ва барои ба он электрон бахшидани энергияи кинетикии $\frac{mv^2}{2}$ сарф мешавад, яъне

$$h\nu = A + \frac{mv^2}{2}$$

Агар басомади рӯшной $v < v_{\min} = \frac{A}{h}$ бошад, падидай фотоэлектрикӣ рӯй дода наметавонад.

4. Рӯшной дар ҷараёни афканиш ва фурӯбурд ҳосиятҳои заррагӣ (ҳосиятҳои корпускулӣ) зохир мекунад. Зарраи рӯшной *кванти рӯшиной* ё худ *фотон* ном гирифтааст. Энергияи фотон ин таври ифода карда мешавад:

$$E = kv = \hbar\omega$$

Ин чо $\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1,05 \cdot 10^{-34}$ Ч·с событии «миёнбаста»-и Планк асту

ω - басомади доиравӣ.

Фотон импулси $p = \frac{\hbar}{\lambda}$ дорад (λ дарозии мавҷ аст).

5. Рӯшной ҳангоми густариш ёфтани ҳосиятҳои мавҷӣ низ зохир мекунад (падидаҳои интерференс ва дифраксияи рӯшной ба ин далеланд).


6. Рӯшной ҳосияти дугунагӣ (дуализм) дорад. Баъдҳо рӯшан гашт, ки ҳосияти дугунагии рафтори зарраҳои микроскопӣ на танҳо зарраҳои рӯшной, балки ҳама зарраҳои бунёдиро хос будааст.

7. Падидай фотоэлектрикӣ (фотоэффект) дар техника ҷойи истифода бисёр дорад. Ба воситаи асбоби маҳсус – *фотоолат*

(фотоэлемент) – энергияи рӯшноиро бо ёрии энергияи чараёни электрикӣ идора кардан (ё ба энергияи чараёни электрикӣ табдил додан) имконпазир аст. Фотоолатҳо дар автоматҳои гуногуни «бинанда» низ истифода мешаванд. Кори батареҳои офтобӣ низ бар истифодаи ҳамин падида асос ёфтааст.

8. Аз назарияи Максвелл хуносae бармеояд, ки рӯшной ба садд (монаеа)-и сари роҳи худ фишор меорад. Ин фишор бағоят кам аст. Онро бори аввал П.Н.Лебедев чен кардааст.

9. Дар ин ё он модда фурӯ рафтани рӯшной боиси афзудани фаъолияти кимиёи он модда мегардад. Дар барги дараҳтони сабз ва дар бисёр микроорганизмҳо мухимтарин вокунишҳои кимиёй бо таъсири рӯшной чараён мегиранд. Баргҳо гази карбонати атмосфераро фурӯ бурда, онро ба ҷузъҳои таркибӣ – карбону оксиген таҷзия мекунанд. Моҳияти падидаи *фотосинтез* дар ҳамин аст.



Боби 9 ФИЗИКАИ АТОМ

Дарки он ки атом сохти мұрakkab дорад, мұхимтарин маржалай шаклгүрии физикаи мүосир гардид ва дар тамоми давраҳои инкишофи минбаъдаи он нақши равишан дошт. Дар қараёни оғаринииши назарияи миқдории сохти атом, ки шарҳи тайфҳо (спектрҳо)-и атомири имконпазир гардонд, қонунҳои нави ҳаракати микрозарраҳо – қонунҳои механикаи квантӣ қашф шуданд.

§71. Сохти атом. Таҷрибাহои Резерфорд


Олими машҳури инглис Э.Резерфорд ба таҳқиқи масъалаи аз моддаҳо пареи хӯрдани алфа-зарраҳо пардохта, с.1911 ҳастаи атомро қашф кард; ў дарёфт, ки 1) андозаҳои ҳастаи атом назар ба андозаҳои худи атом даҳҳо ҳазор бор хурд аст ва 2) қарib ҳамаи массаси атому тамоми барқаи мусбати он (яъне бори электрикӣ ҳастаи атом) дар ҳамин ҳаста ҷамъ омадаанд.

Модели Томсон. Тасаввуроти дуруст дар бораи сохти атом на якбора ба даст омад. Нахустин модели атомро олим инглис кошифи электрон Ҷ.Ч.Томсон пешниҳод кардааст. Ба ақидаи Томсон барқаи мусбати атом тамоми ҳаҷми онро фаро гирифта, дар ин ҳаҷм бо зичи якхела тақсим шудааст. Содатарин атом атоми ҳидроген аст; ин атом кураи мусбатбарқаест, ки радиусаш қарib 10^{-8} см аст ва як электрон дорад; атомҳои мұрakkabтар дар даруни кураи мусбатбарқаи худ чанд электрон доранд, яъне умуман атом нони мавиздореро мемонад, ки дар он ба ҷойи донаҳои мавиз электронҳо воқеанд. Ҳамин гуна шакл дошт модели томсонии атом.

Вале модели атоми Томсон бо таҷрибাহои онвақтаи таҳқиқи тақсимоти барқаи мусбат дар ҳаҷми атом мухолифат дошт. Ин таҷрибাহо, ки онҳоро бори аввал Резерфорд анҷом дод, дар дарки сохти атом нақши бағоят бузург доштанд.

Таҷрибাহои Резерфорд. Массаси электрон (чирми электрон) назар ба массаси атом чанд ҳазор бор кам аст. Азбаски атом ҷамъян хунсо (яъне сифрӣбарқа) мебошад, пас, қисми асосии массаси онро массаси қисми мусбатбарқаи он ташкил медиҳад.

Барои таҳқиқи таҷрибавии тақсимоти барқаи мусбат ва бар ҳамин асос, тақсимоти масса (яъне чирм) дар ҳаҷми атом Резерфорд с.1906 тарҳи таҷ-



Рас.165.

рибаеро пеш ниҳод, ки мувофиқи он атом бояд ба воситаи алфа-зарраҳо гумона (зонд) зада шавад. Ин гуна зарраҳо дар натиҷаи коҳиши радиоактивии ҳастаҳои радий ва баъзе унсурҳои дигар ба вучуд меоянд. Массаи α -зарра назар ба массаи электрон қариб 8000 бор зиёд аст; барқаи α -зарра ба қимати дучандай барқаи электрон баробар мебошад, вале аломати муқобил (аломати мусбат) дорад. Алфа-зарраҳо атомҳои комилан ионшудаи ҳелий (гелий) мебошанд. Ба иборати дигар, α -зарраҳо атомҳои парткардаи ҳелий ҳастанд. Суръати онҳо бағоят зиёд – тақрибан понздаҳяки суръати нур (рӯшнӣ) аст.

Резерфорд атомҳои унсурҳои вазнинро бо ҳамин алфаҳо зарраборон кард. Электронҳо ба сабаби сабук будани худ самти ҳаракати α -зарраҳо тағиیر дода наметавонанд, мисли он ки сангчай ҷандгиromӣ дар сурати бо мошини боркаш бархӯрдан суръати онро ба дараҷаи намоён тағиیر намедиҳад.

Алфа-зарраҳоро танҳо қисми мусбатбарқаи атом пароканда (яъне самти парвози онҳоро тағиир дода) метавонад. Ҳамин тарик, аз рӯйи манзараи пароканиши α -зарраҳо манзараи тақсимоти барқаи мусбат ва массаро андаруни атом дарк кардан мумкин аст.

Тарҳи таҷрибаҳои Резерфорд дар рас.165 тасвир ёфтааст.

Манбаи радиоактив (масалан, каме радий) андаруни силиндр сурбии 1 гузашта шудааст. Силиндр барои берун омадани α -зарраҳо сӯроҳе дорад. Дастай α -зарраҳо аз ин сӯроҳ баромада, ба варакаи тунуки (2)-и иборат аз моддаи таҳқиқшаванда (тилло, нукра, мис ва ғ.) мезананд. Ин зарраҳо баъди пароканиш ба пардае (3) мезананд, ки нимшаффоф аст ва дар рӯяш сулфиди рух давонда шудааст. Дар натиҷаи ба парда задани ҳар як зарра ҳамон нуқтаи экран шуълавар мешавад (ё ҷунонки мегӯянд, милт-милт мекунанд). Шуълаҳои дар ин мавридҳо рӯйдиҳандаро бо микроскопи 4 мушоҳида кардан мумкин буд. Ҳама ҷузъиёти таҷриба (ғайри микроскоп) дар зарфе ҷой дода шуда буд, ки ҳавояш ҳатталимкон тунук карда мешуд.

Агар ҳавои даруни асбоб тунук бошад, дар набудани варақаи таҳқиқшаванд дар экран аз асари α -зарраҳо доираҷаи рӯшане пайдо мешавад, ки мисли дастаи α -зарраҳо борик аст. Вале агар дар роҳи α -зарраҳо варақа бошад, онҳо дар натиҷаи пареш ҳӯрдан дар моддаи парда (экран) доираҷаи васеътар ба вуҷуд меоваранд.

Резерфорд дастгоҳи таҷрибари такмил дода, кӯшид, ки мавриди ҳои ба кунҷҳои қалон пареш ҳӯрдани α -зарраҳоро ошкор созад. Ва ногаҳон ӯ дарёфт, ки баъзе α -зарраҳо (тақрибан яке аз ду ҳазор) ба кунҷҳои бештар аз 90° майл меҳӯранд. Ин падида тамоман гайричашмдошт буд. Баъдҳо Резерфорд иқрор кард, ки шогирдонашро ба санчиши падидаи ба кунҷҳои қалон пареш ҳӯрдани α -зарраҳо раҳнамунӣ карда, худ ба натиҷаи мусбат гирифтани онҳо бовар надошт. «Ин қарниб ба дараҷае дур аз эҳтимол аст, – гуфтааст ӯ, – ки гӯё тири 15-дюймии сӯйи варақи қофази тунук паррондаи шумо аз он қоғаз инъикос гашта, боз сӯйи шумо биёд».

Дар ҳақиқат, дар сурати дар тамоми ҳаҷми атом паҳн будани барқаи мусбати атом, чунонки аз модели Томсон бармеомад, ин гуна натиҷаро ҷашм доштан берун аз имкон менамуд: дар ин сурат майдони электрикӣ барқаи мусбати атом он қадр пурзӯр намебуд, ки α -зарраро ақиб гардонда тавонад. Қувваи зиёдтарини телаҳӯрди α -зарра аз рӯйи қонуни Кулон ин тавр ёфта мешавад:

$$F_{\max} = \frac{q_a q}{4\pi\epsilon_0 R^2}, \quad (9.1)$$


ки ин ҷо q_a барқаи α -зарра асту q барқаи мусбати атом, R – радиуси атом ва ϵ_0 – собити электрикӣ. Шиддати майдони электрикӣ кураи мунаzzамона барқамандшуда дар сатҳи он қимати зиёдтарин дорад ва ба андозаи сӯйи маркази кура рафтани то ба сифр кам мешавад.

Аз ин рӯ ҳар қадаре, ки масофаи байни α -зарраву қисми марказии атом кӯтоҳтар бошад, зарра ҳамон қадр сахттар тела меҳӯрад.

Муайян кардани андозаи ҳастаи атом. Резерфорд пай бурд, ки танҳо дар мавриди дар соҳаи бағоят ҳурдандозаи фазо ҷамъ будани қарниб ҳамаи масса (чирм) ва тамоми барқаи мусбати атом α -зарра аз он инъикос шуда метавонад. Бар ҳамин асос *Резерфорд ба гояи ҳастаи атом омад: ҳастаи атом ҷисми ҳурдандозаест, ки дар он тамоми барқаи мусбати атом ва қарниб ҳамаи массаи он ҷамъ омадааст.*

Резерфорд Эрнест (1871-1937) - физикдони бузурги инглис, зодай Зеландия Нав. Кашифиёти таҷрибавии Резерфорд заминаи таълимоти имрӯзаи соҳти атом ва падидан радиоактивият гаштанд. Ў нахустин касе буд, ки таркиби тобиши унсурҳои радиоактивиро таҳқиқ кард. Резерфорд атомро ба воситаи алфа-зарраҳо «рентген» карда, ошкор соҳт, ки атом ҳаста (ядро) дорад. Резерфорд инчунин аввалин муҳаққиқе буд, ки табдили сунъии ҳастаҳои атоми-ро воеъ гардонд. Ҳама таҷрибаҳои ў таҷрибаҳои бунёй (фундаменталӣ) ва бағоят сода буданд.

Дар тавсифи Резерфорд бас аст бигёум, ки ў узви ҳама академияҳои олам буд.




Дар рас.166 масир (траектория)-и парвози α -зарраҳои тасвир ёфтааст, ки аз ҳаста дар масофаҳои гуногун мегузаранд.

Резерфорд адади α -зарраҳои таҳти кунҷҳои гуногун пареш-хӯрдaro ба ҳисоб оварда, андозai ҳастаро баҳодод кард. Маълум шуд, ки қутри ҳаста 10^{-12} – 10^{-13} см будааст (қутри ҳастаҳои гуногун ҳар хел аст). Ин назар ба андозai ҳуди атом (яъне назар ба қутри атом, ки 10^{-8} см аст) 10^4 – 10^5 бор хурд аст. Баъдҳо муайян кардани барқаи ҳаста низ муюссар гардид. Агар барқаи электронро шартан чун воҳид қабул кунем, барқаи ҳаста айнан ба рақами атомии унсури кимиёй дар ҷадвали Д.И. Менделеев баробар ҳоҳад буд.


Модели сайёравии атом. Аз таҷрибаҳои Резерфорд бевосита модели сайёравии атом бармеояд. Дар маркази атом ҳастаи он ҷой гирифтааст, ки қариб тамоми массаи атомро дарбар мегирад. Атом ҷамъян хунсо (яъне сифрибарқа) мебошад. Пас, адади электронҳои атом низ мисли барқаи ҳаста ба рақами атомии унсур (дар системи даврии унсурҳо) баробар аст.

Равшан аст, ки электрон андаруни атом қарор буда наметавонад, вагарна ба рӯйи ҳаста меафтад. Электронҳо гирди ҳаста дар гардишанд – мисли он ки сайёраҳо гирди Офтоб гардонанд. Ин гуна рафтори электронҳо бо асари кувваҳои кулонии таъсири мутақобили ҳаставу электронҳои атрофи он таъйин мешавад.

Дар атоми ҳидроген дар гирди ҳаста танҳо як электрон гардиш мекӯрад. Ҳастаи ин атом барқаи мусбате дорад, ки он модулан баробари барқаи электрон аст. Массаи ҳастаи атоми ҳидроген ба $1836,1$ -ҷонди массаи электрон баробар мебошад. Ин ҳаста *протон* ном гирифтааст ва то ҳамин



Рас.166.



Рас.167.

қарибихо чун зарраи бунёдӣ (чун зарраи элементарӣ) пиндошта мешуд. *Андозаи атом* гуфта радиуси мадори ҳаракати электрони онро фахмидан мебояд (рас.167).


Модели сайёравии атом бо ҳама содагиву аёнияти худ бунёди қавии таҷрибавӣ дорад. Вай дар шарҳи таҷрибаҳои таҳқиқи пароканиши алфа-зарраҳо ҳатман зарур менамояд. Лекин ин модел дар шарҳи худи мавҷудияти атом, дар шарҳи пойдории атом та- моман очиз монд. Дарвоқеъ, электрон дар гирди ҳаста бо шитоб ҳаракат мекунад ва ин шитоб басе бузург аст. Аз нигоҳи қонунҳои электродинамикаи Максвелл барқаи бо шитоб ҳаракаткунанда бояд мавҷҳои электромагнитие афканад, ки басомади онҳо ба басомади гирди ҳаста гардидани барқа баробар аст. Ин афқаниш боиси кам шудани энергия мегардад. Ва модом ки энергияи электрон кам шавад, вай бояд ба ҳаста торафт наздик ояд, мисли он ки радифи маснӯъ ҳангоми тормоз ҳӯрдан (дар қабатҳои болоии атмосфера) ба Замин наздик меояд. Чунонки ҳисобуқитоби дақиқ дар заминаи механикаи Нйутон ва электродинамикаи Максвелл нишон медиҳад, электрон дар муддати бағоят қӯтоҳ (такрибан $\sim 10^{-8}$ с) бояд ба сатҳи ҳаста биафтад, яъне гӯё атом набояд системи физикии пойдор бошад.

Аммо ҳақиқат на чунин аст. Атомҳо пойдоранд ва дар ҳолати ноангехта муддати номаҳдуд вучуд дошта метавонанд, бе он ки мавҷи электромагнитӣ афкананд.


Хулосаи зиддитаҷрибавии зикршуда дар бораи он ки атом дар натиҷаи нурафқаниӣ (энергияафқаниӣ) ногузир вайрон мешавад, оқибати он аст, ки қонунҳои физикаи классикӣ бе ҳеч асос дар шарҳи рӯйдодҳои дохилиатомӣ корбаст шудаанд. Аз ин ҷо бар- меояд, ки қонунҳои физикаи классикӣ барои маънидод кардани рӯйдодҳои атомӣ қобили истифода нестанд.



Резерфорд модели сайёравии атомро бунёд кард, моделе бунёд кард, ки дар он электронҳо дар гирди ҳаста гардиши меҳӯранд, мисли он ки сайёраҳо дар гирди Офтоб гардонанд. Ин модел бисёр сода аст ва заминаи таҷрибавӣ дорад, vale пойдории атомҳоро маънидод карда наметавонад.



Рас. I. Тархи таczияи нури сафед ба воситай маншур (призма).
Рангҳои гуногунро мавҷҳои гуногундарозӣ рост меояд.



Рас. II. Таczияи нури сафед ва яккард (синтез)-и он ба
воситай ду маншур (призма).






Рис. III. Халкахой Нийтон дар паргави инъикосшудай сафед (1), сабз (2) ва сурх (3).



Рас. IV. Тайфхо (спектрхо)-е, ки ба воситай панчарал дифракционный хосил карда шудаанд:
1 - нури сафед; 2 - нури сурхи якбасомад; 3 - нури бунафши якбасомад.



Рас. V. Тайфхо (спектрхо)-и афканиш: 1 - бефосила;
2 - натрий; 3 - хидроген; 4 - ҳелий (гелий).

Тайфхой фурӯбурд: 5 - партави Офтоб; 6 - натрий;
7 - хидроген; 8 - ҳелий.



1. Сабаб чист, ки зарраҳоу манфибарқаи таркиби атом ба пароканиши алфа-зарраҳо таъсири намоён расонда наметавонанд?
2. Дар чӣ асос гуфтан мумкин аст, ки агар барқаи мусбати атом дар тамоми ҳаҷми он паҳнишуда мебуд, алфа-зарраҳо ба кунҷҳои калон пареш ҳӯрда наметавонистанд?
3. Ҷарост, ки модели сайёравии атом бо қонунҳои физикии классикӣ мутобиқат надорад?

§72. Постулатҳои квантии Бор. Модели бории атом

Ҳали муаммои дар §72 зикришударо с. 1913 олими бузурги дамаркӣ (даниягӣ) Н. Бор дар натиҷаи инкишиоф додани тасаввуроти квантии роҷеъ ба рӯйдодҳои табии ёфт.

Эйништейн ин кӯшиши Борро «чун як хушоҳангии олии тафаккур» мешумурд ва ин ўро ҳамеша мафтун медошт. Бор дар заминаи далелҳои таҷрибавии пароканда тавонист, ки моҳияти масъаларо дарёбад.

Постулатҳои Бор. Вале Бор назарияи мукаммал оғарида наставонист. Ў моҳияти асосии назарияи навро дар шакли ду постулат баён кард. Зимнан, Бор дар постулатҳои худ қонунҳои физикии классикиро бечунучаро рад накардааст. Постулатҳои нав танҳо баъзе маҳдудиятҳои физикиро аз миён мебардоштанд.

Бо вуҷуди ин, назарияи Бор ба комёбихои ҳайратангез ноиломад. Ахли илм яқин кард, ки Бор роҳи дурусти пеш бурдани назарияро ёфтааст. Ин роҳ баъдҳо заминаи пайдоиши назарияи мавзуни ҳаракати микрозарраҳо – заминаи пайдоиши механикаи квантӣ гардид.

Постулати якуми Бор ин аст: манзумаи атомӣ (системаи атомӣ) танҳо дар ҳолатҳои маҳсуси муқимие (ҳолатҳои статсионарӣ) ё ҳолатҳои маҳсуси квантие вуҷуд дошта метавонад, ки ҳар яки онҳоро энергияи муайянӣ E_n рост меояд. Атом дар ҳолатҳои муқимиӣ нур намеафканад.

Ин постулат бо механикаи классикӣ мухолифати ошкоро додар, зеро аз нигоҳи механикаи классикӣ электрон энергияи дилҳоҳ дошта метавонад. Ин постулат ба электродинамикаи Максвелл низ мухолиф аст, зеро мегӯяд, ки электрони бо шитоб ҳаракаткунанда метавонад мавчи электромагнитӣ наафканад.



Бор Нилс (1885-1962) - физикдөні бузурғи данмарқй (даниягй), ки науустин назарияи квантті атомро бунёд кард ва баъд дар таҳияи бунёди механикаи квантті басе фаъолона ширкат варзид. Бор ҳамчунин дар оғарниши назарияи ҳастай атом ва вокунишхой ҳастай (реаксияҳои ҳастай) саҳми бузург дорад. Ўз чумла, назарияи пора шудани ҳастаҳои атомиро бунёд соҳт ва нишон дод, ки дар натиҷа ин падида энергияи бағоят зиёд хорич мегардад.

Бор дар Копенхаген мактаби байналмилалии физикй күшпәд ва барои ишқишиф ҳамкории физикдөнхой дүнё хидмати шоистаи таҳсин кард. Бор яке аз муборизони фаъоли зидди истифодаи силоҳи атомй буд.

Мувофиқи постулати дуюми Бор атом он гоҳ нур (энергия) ме-афканад, ки аз ҳолати муқимии зиёдэнергия (E_k) ба ҳолати муқимии камэнергия (E_n) ояд. Энергияи фотони дар ин маврид хориҷиашавандада ба фарқи энергияҳои ҳолатҳои муқимӣ баробар аст:

$$hv_{kn} = E_k - E_n. \quad (9.2)$$

Пас, басомади нури афкандашавандаро чунин ифода кардан мебояд:

$$\nu_{kn} = \frac{E_k - E_n}{h} = \frac{E_k}{h} - \frac{E_n}{h}. \quad (9.3)$$

Дар натиҷаи фурӯ бурдани энергия атом аз ҳолати муқимии камэнергия ба ҳолати муқимии зиёдэнергия мегузарад.

Постулати дуюм низ мухолифи электродинамикаи Максвелл мебошад, зеро мувофиқи ин постулат басомади нури хориҷшуда на аз хусусиятҳои ҳаракати электрон далолат мекунад, балки танҳо аз тағијироти энергияи атом гувоҳӣ медиҳад.

Бор постулатҳои худро барои бунёд соҳтани назарияи содатарин системаси атомй – атоми хидроген ба кор бурд. Вазифаи асосий ёфтани басомади мавҷҳои электромагниттиси афкандаи атомҳои хидроген буд. Ин басомадхоро дар заминаи постулати дуюм ёфтани осон аст, ба шарте ки қоидай муайян кардани қиматҳои энергияи ҳолатҳои муқимии атом маълум бошад. Ин қоидаро низ, ки қоидай квантониш аст, Бор дар шакли постулат баён кард.

Модели бории атоми ҳидроген. Бор заминаи қонунҳои механикаи Ньютон ва қоидай квантониш (ки ҳолатҳои имконпазири муқимири чудо мекунад)-и радиуси мадорҳои ҷоизи электрон ва энергияи ҳолатҳои муқимири ёфта тавонист. Хурдтарин радиуси мадор андозаи атомро ифода мекунад. Дар рас. 168, а,б қиматҳои

энергияи ҳолатҳои муқимии атом¹ дар тирҳои амудӣ тасвир ёфтаанд².

Постулати дуюми Бор имкон медиҳад, ки аз рӯйи қиматҳои мурдайяни энегияи ҳолатҳои муқимӣ басомади тобиши атоми ҳидроген ёфта шавад.

Қиматҳои дар асоси назарияи Бор ёфтшудаи ин басомадҳо бо таҷриба мутобиқати миқдорӣ низ доранд. Ҳама басомадҳои тобиши ҳидрогенӣ ҷанд силсилае (гуруҳи ҳатҳои спектри тобиши) ба вучуд меоранд, ки ҳар яки онҳо дар натиҷаи аз ҳама ҳолатҳои боло (ҳолатҳои зиёдэнергия) ба яке аз ҳолатҳои поёни гузаштани атом пайдо мешавад.


Гузаришҳое, ки дар сурати аз ҳолатҳои боло ба ҳолати якуми ангехта (яъне ба савияи дуюми энергӣ) ҷаҳидани система рӯй медиҳанд, силсилаи Балмер (яъне силсилаи ҳатҳои балмерӣ)-ро ташкил медиҳанд. Ин гузаришҳо дар рас.168,а бо тирчаҳо ишорат шудаанд. Ҳатти сурх, ҳатти сабз ва ду ҳатти қабуди қисми намоёни спектр (тайф)-и ҳидроген (ниг. варагаи ранга, рас. V, З саҳ. 264) дар натиҷаи гузаришҳои зайл ба вучуд меоянд:

$$E_3 \rightarrow E_2, \quad E_4 \rightarrow E_2, \quad E_5 \rightarrow E_2, \quad E_6 \rightarrow E_2.$$

Номи ин силсилаи тайфӣ аз исми омӯзгори сусӣ (швейтсариягӣ) Иоҳанн Балмер бармеояд, ки ҳанӯз с.1885 бо роҳи таҷрибавӣ барои басомадҳои қисми намоёни тайф (спектр)-и ҳидроген формулаи содае ёфта буд.

Фурӯбурди рӯшнойӣ. Фурӯбурди рӯшнойӣ падидаест нисбат ба падидаи афқаниш чаппа. Атом дар натиҷаи фурӯ бурдани рӯшнойӣ

1. Дар физикии атом, физикии ҳаста ва зарраҳои бунёдӣ энегия маъмулан бо эВ (электронволт) ифода карда мешавад. 1 эВ энегияест, ки электрон ба он дар натиҷаи «паймудан»-и фарқи потенциалҳои баробари 1 В соҳиб мегардад; $1\text{эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19}\text{Ч.}$
2. Шарҳи мағҳумҳои «ҳолати муқимӣ» (ҳолати статсионарӣ) ва «савияи энегия»-ро аз китоби мо (С. Қодирӣ «Лӯгати русӣ-тоҷикии истилоҳоти физика», «Маориф», 1985, с. 333, 378) мутолиа кардан мумкин аст.



Рас.168.

аз ҳолати поёни энергия ба яке аз ҳолатҳо (савияҳо)-и боло мегузарад (рас.168,б: ин чо тирчаҳо гузаришҳои атомро аз як ҳолат ба ҳолати дигар ифода мекунанд). Дар ин маврид атом тобиши соҳиби ҳамон басомадхоро фурӯ мебарарад, ки онгунаҳоро худ ҳангоми аз савияҳои боло ба ҳолатҳои поёнӣ гузаштан меафканад.



Бор дар асоси ду постулати эҷодкардаи худ ва қоидай квантии радиуси атоми ҳидроген ва энергияи ҳолатҳои муқимӣ (ҳолатҳои статсионарӣ)-и атомро муайян кард. Ин имкон дод, ки ў басомади мавҷҳои электромагнитии афкандашаванда ва фурӯравандаро ёбад.



1. *Постулатҳои Бор ва қонунҳои механикаи классикику электродинамикаи классикӣ чӣ муҳолифат доранд?*
2. *Дар сурати ба савияи поёнтарини энергия гузаштани электрон (дар атоми ҳидроген) чӣ гуна тобии мушоҳида мешавад? Ин гузаришҳоро дар речаси гузаришҳои квантии дар рас.168 тасвиршууда бо тирчаҳо сабт қунед.*

§73. Мушкилоти назарияи Бор. Механикаи квантӣ

Бузургтарин комёбии назарияи Бор дар муоинаи атоми ҳидроген ба даст омадааст, зоро дар замини назарияи Бор бунёд соҳтани назарияи миқдории спектр (тайф)-и ҳидроген имконпазир гашт.

Лекин оғаринииши ҳамин гуна назарияи миқдорӣ барои атоми ояндаи ҷадвали унсурҳо, яъне барои ҳелий (гелий) дар асоси назарияи Бор номумкин буд. Дар бораи атоми ҳелий ва атомҳои назар ба он мурракбатар назарияи Бор танҳо ин қадар имкон дод, ки ҳулосаҳои танҳо сифатӣ (вале бас муҳим) гирифта шавад.

Ин ҷойи тааҷҷуб надорад. Назарияи Бор номукаммал ва зиддиятнок буд. Аз як тараф, ҷунонки дидем, назарияи Бор барои бунёд соҳтани назарияи атоми ҳидроген қонунҳои муқаррарии механикаи Ньютон ва қонуни Кулонро истифода мекарду аз тарафи дигар – постулатҳои квантиро, ки онҳо бо механикаи Ньютон ва электродинамикаи Максвелл ҳеч гуна алоқамандӣ наёштанд. Дар физика роиҷ гардондани тасаввуроти квантӣ такозо мекард,

ки бунёди механика ва электродинамика нав шавад. Ин бозсозӣ он гоҳ имконпазир гашт, ки дар аввали чаҳоряки дуюми а.ХХ назарияҳои нави физикӣ – *механикаи квантӣ* ва *электродинамикаи квантӣ* ба вучуд омаданд.

Постулатҳои Бор комилан дуруст баромаданд. Вале онҳо акнун на чун постулат, балки чун натиҷаи қоидаҳои бунлодӣ (принципҳои асосӣ)-и ин назарияҳо пазируфта мешуданд. Вале чунонки равшан гашт, қоидаи квантониши Бор на ҳамеша қобили истифода будааст.

Маълум гашт, ки тасаввуроти пешина дар бораи мадорҳои электронӣ (дар атоми Бор) шартианд. Дарвоҷеъ, ҳаракати электрон дар атом ба ҳаракати сайёраҳо дар гирди Офтоб басе кам монандӣ дорад. Агар сурати атоми хидрогенро дар ҳолати поёнтари ни энергӣ (бо муддати зиёди сабт) гирифтан имкон медошт, дар он (сурат) абре ҳувайдо мегашт, ки дар масофаи муайян аз ҳаста як зичӣ дораду қадре дурттар ё наздиктар аз он – зичии дигар. Ба иборати дигар, дар ин маврид абри гуногунзичӣ мушоҳида мешуд. Он гоҳ равшан мегашт, ки электрон қисми зиёди вақтро дар масофаи муайян аз ҳаста мегузаронад. Ин масофаро дар тақриби аввал чун радиуси мадори электрон пазируфттан ҷоиз мебуд. Сурати атом ба сурати маъмулии манзумаи сайёраҳо ҳаргиз монанд намебуд, балки ба доги новозеҳе монанд мебуд, ки ҳангоми ба сурат гирифтани ҳаракати парвонаи гирди ҷароғ бетартибона парвозкунанда ҳосил мешавад¹.



Дар замони мо дар замони механикаи квантӣ ба ҳама гуна суюли содаву мураккаб дар бораи соҳти атомҳо ва ҳосиятҳои қабатҳои электронии онҳо ҷавоби қаноатбахӣ додан имконпазир аст. Вале назарияи миқдории дар ин маврид истифодашаванда басе мураккаб аст – бинобар ин мо онро ин ҷо мӯошина намекунем. (Тавсифи сифатии қабатҳои электронии атомҳоро шумо, хонандай азиз, аз китоби дарсии кимиё пайдо карда метавонед).

1. Ин ҷо шабоҳати манзараҳоро танҳо барои муддати муайянӣ вақт, муддати ба қадри кофӣ зиёди сабти суратҳо дар назар доштан мебояд. Ҳаракати электронро бо парвари парвонаи ҷароғ бо ҳаракати ҳар гуна ҷисми дигари макроскопӣ монанд кардан носаҳех аст.

§75. Лазерҳо

Ба турсии ин ки лазер¹ чист, олими машхури рус Н. Басов чүнин посух дод: «Лазер олатест, ки дар он энергия, масалан энергияи ҳароратӣ, кимиёй ё электрикӣ ба энергияи майдони электромагнитӣ – ба шуоъи лазерӣ табдил меёбад. Дар ин гуна табдилот як қисми энергия ногузир талаф мешавад. Вале дар ин маврид ҳаминаш муҳим аст, ки энергияи лазерии дар натиҷаи табдилот ҳосилишуда сифати хубтар мебошад. Сифати энергияи лазерӣ бо дараҷаи баланди тарокум (концентратсия) ва имкони ба масофаҳои зиёд нақл кардан он таъян мешавад. Шуоъи лазериро дар шакли нуқтае конундод кардан мумкин аст, ки андозаҳои он тақрибан ҳамчени дарозии мавҷи рӯшиной бошад – дар ин сурат зичи энергияро он қадр зиёд кардан мумкин аст, ки назар ба зичи энергияи маркишиҳои атомӣ бештар бошад. Бо ёрии шуоъҳои лазерӣ аллакай ҳарорат, физиор ва индуksияи магнитӣ (илқои магнитӣ)-и баландтарин ба даст оварда шудааст. Ва филохир, шуоъи лазер пургунҷоӣштарин ҳомили ахбор ва дар ин «ҷода» воситаи аслан нави нақли ахбор ва корбасти он мебошад».

Тобиши илқоушуда (нурофканиши индусиронида). Соли 1917 Эйнштейн имкони тобиши ба истилоҳ маҷбурий ё илқоушудаи рӯшноиро пешгӯй кард. **Тобиши маҷбурий** гуфта ҷараёни пайдоиши мавҷҳоеро мефаҳманд, ки онҳо бо таъсири рӯшиной аз атомҳои ангехта афканда мешаванд. Ҳусусияти ачиби ин гуна афқаниш он аст, ки мавҷи рӯшинои дар ин маврид пайдошаванда аз мавҷи ба атом зананда **на** бо басомад фарқ мекунаду **на** бо фази худ ва **на** бо қутбии (*поларизатсия*)-и худ.

Дар забони назарияи квантӣ тобиши маҷбурий нишони он аст, ки атом аз савияи баланди энергия ба савияи поёнӣ мегузарад, аммо на худбаҳуд (чунонки дар ҷараёни нурофканиши муқаррарӣ ба назар мерасад), балки бо таъсири омили берунӣ (чунончи: рӯшиной).

Лазерҳо. Ҳанӯз с.1940 физикдони рус В.А. Фабрикант сабит карда буд, ки падидай тобиши маҷбуриро барои тақвият додани мавҷҳои электромагнитӣ ба кор бурдан имконпазир аст. Соли

1. Лазер – истилоҳе, ки аз сарҳарфҳои ибораи инглисии Light Amplification by stimulated Emission of Radiation (тақвияти тобиши тавассути тобиши илқоӣ) ҳосил мешавад.

1954 олимони рус Н.Г. Басов ва А.М. Прохоров ва бехабар аз онҳо олими амрикӣ Ч. Таунс падидаи тобиши маҷбуриро барои бунёд соҳтани генератори микромавҷии радиомавҷҳо бо дарозии $\lambda = 1,27$ см истифода карданд. Барои эҷоди тарзи нави тавлид ва тақвияти радиомавҷҳо Н. Г. Басов ва А. М. Прохоров с.1959 бо Мукофоти ленинӣ ва с.1963 (ҳамроҳи Ч. Таунс) бо Мукофоти нобелӣ сарфароз гардонда шуданд.

Соли 1960 дар ИМА нахустин генератори квантии мавҷҳои электромагнитии соҳаи намоёни спектр (тайф), яъне лазер соҳта шуд.

Ҳосиятҳои нури лазерӣ. Манбаъҳои лазерии рӯшной дар муқобили манбаъҳои навъи дигар чанд бартарӣ доранд:

1. Ба воситаи лазер дастаи рӯшнои бағоят борике метавон ҳосил кард, ки барои он кунҷи титшуд (ё худ кунҷи vogaroyi) на бештар аз 10^{-5} rad бошад. Ин гуна дастаро агар аз Замин сӯйи Моҳ равона кунем, он то доғе ба вучуд меоварад, ки кутраш на бештар аз 3 км меояд.

2. Нури лазер ба дараҷаи фавқулода яқранг (монохроматӣ) аст. Бар хилофи манбаъҳои муқаррарии рӯшной, ки дар онҳо атомҳо новобаста ба яқдигар нур меафкананд, тобиши атомҳои лазерӣ ҳамоҳанг аст. Ҳамин аст, ки тағиироти фази мавҷҳои лазерӣ ҳеч гуна номураттабӣ надорад.

3. Лазерҳо манбаъҳои пуриқтидортарини рӯшноианд. Тавон (тавонӣ)-и нурҳои лазерӣ барои фосилаи танги спектр (тайф) ва муддати кӯтоҳи тобиши (10^{-13} с) то ба 10^{17} Вт/см² мерасад, ҳол он ки тавони тобиши Офтоб ҳатто барои ҳама соҳаҳои спектр ҳамагӣ $7 \cdot 10^3$ Вт/см² аст. Дар фосилаи танги $\Delta\lambda = 10^{-6}$ см (паҳнони ҳати спектри нури лазер), тобиши Офтоб ҳамагӣ 0,2 Вт/см² аст. Шиддати майдони электрикӣ дар мавҷи электромагнитии лазерӣ аз шиддати майдони даруниатомӣ низ зиёд мебошад.

Тарзи кори лазерҳо. Дар шароити муқаррарӣ аксари кулли атомҳо дар савияҳои поёntарини энергӣ воқеанд. Ҳамин аст, ки дар ҳарорати паст моддаҳо нур намеафкананд.

Ҳангоми аз тариқи модда гузаштани мавҷи электромагнитӣ модда ин ё он миқдори энергияи электромагнитиро фурӯ мебарад ва аз хисоби ҳамин энергия қисме аз атомҳо ангехта мешавад, яъне ин атомҳо ба савияҳои баландтари энергӣ мегузаранд. Дар ин сурат энергияи дастаи рӯшной ба бузургие (hv) кам мешавад,

ки он ба фарқи энергияҳои савияи боло (2) ва савияи поён (1) (рас.169,а) баробар аст:

$$h\nu = E_2 - E_1.$$

Дар ин расм (169,а) тасвири шартии атоми ноангехта ва мавчи электромагнитӣ дар шакли порчай синусоида оварда шудааст. Электрон дар савияи поёнист. Дар рас.169,б атоми ангехта, яъне атоми энергияҳӯрда тасвир ёфтааст. Атоми ангехта метавонад, ки энергияи худро дар натиҷаи бархӯрдҳо ба атомҳои ҳамсоя диҳад ё ба самти дилҳоҳ фотон афканад.

Акунун биёед, тасаввур кунем, ки мо бо ин ё он тарз қисми зиёди атомҳои муҳитро ангехта бошем. Он гоҳ дар сурати аз доҳили модда гузаштани мавчи электромагнитии басомадаш


$$\nu = \frac{E_2 - E_1}{h}$$

ин мавҷ суст намешавад, балки аз ҳисоби тобиши илқошуда тақвият меёбад (зӯр мешавад). Бо таъсири ин мавҷ атомҳо ҳамоҳангона бо яқдигар ба савияҳои поёнии энергия мегузаранд ва дар ин гузариш мавҷе меафкананд, ки бо мавчи атомангез ҳамбасомад ва ҳамфаз мебошад. Дар рас.170,а атоми ангехта ва мавҷ тасвир шудааст. Мисли ҳамин, дар рас.170,б мавриде тасвир шудааст, ки атом ба савияи поёнӣ (яъне ба ҳолати асосӣ) гузаштаасту мавҷ тақвият гирифтааст (зӯртар шудааст).


Системаи сесавияӣ. Атомҳои муҳитро бо тарзҳои гуногун ангехтан мумкин аст. Барои ин дар лазери ёқутӣ лампаи маҳсуси пуртавоне истифода мешавад. Атомҳои муҳит дар натиҷаи фурӯй бурдани рӯшнойӣ ангехта мешаванд.

Аммо барои кори лазер ду савияи энергия кофӣ нест. Ҳар қадре ки лампа пуртавон бошад, адади атомҳои ангехта аз адади атомҳои ноангехта зиёд шуда наметавонад, зоро рӯшнойӣ дар як вақт атомҳоро ҳам меангезаду ҳам гузарishҳои илқошударо (аз ҳолати боло ба ҳолати поёнӣ) боис мегардад.


Муҳаққиқон илочи инро дар истифодаи се савияи энергия диданд (адади умумии савияҳо ҳамеша зиёд аст, вале ин ҷо гап дар



Рас.169.



Рас.170.




Рас.171.

сари савияҳои корӣ мебошад). Дар рас.171 се савияи энергия тасвир ёфтааст. Он чиз муҳим аст, ки дар набудани таъсири берунӣ муддати мавҷудият (ё худ «умр»)-и система дар савияҳои гуногуни энергия нобарobar меояд. Система дар савияи 3 басе кам – тақрибан 10^{-8} с «мезияд» ва баъд худбаҳуд бе афқаниши рӯшнойӣ ба ҳолати 2 мегузарад. Дар ин сурат энергия ба панҷараи булӯр (панҷараи кристалл) дода мешавад. Умри система дар савияи 2 сад ҳазор бор зиёд, яъне қарib 10^{-3} с аст. Гузариш аз ҳолати 1 бо таъсири мавҷи электромагнитии берунӣ боиси нурафқаниш мегардад. Дар лазерҳо маҳз ҳамин ҳусусияти ин гуна система истифода мешавад. Баъди шуълавар шудани лампа система ба ҳолати 3 мегузарад ва пас аз муддати тақрибан 10^{-8} с ба ҳолати 2 меояд. Дар ин ҳолат система нисбатан дер мезияд. Савияи ангҳетаи 2 нисбат ба савияи ноангехтаи 1 маҳз ба ҳамин тарз пуртар карда мешавад.

Ин гуна савияҳои короянд дар булӯри ёқут (кристалли рубин) мавҷуданд. Ёқут булӯри лаълфоми оксиди алюмин Al_2O_3 аст, ки 0,05% ғафи хромӣ (атомҳои хром) дорад. Маҳз савияҳои ионҳои хром (андар булӯр) соҳиби хосиятҳои матлубанд.

Соҳти лазери ёқутӣ. Аз булӯри ёқут милае месозанд, ки нӯѓоҳ ҳамвори сайқалӣ ва нисбат ба яқдигар мувозӣ (параллел) бошанд. Лампаи газпардаҳтӣ (газтахлия)-и морпешшакл (рас.172) рӯшноии қабуди сабзранг медиҳад. Импулси кӯтоҳмуддати ҷараёни электрикии силсилаи конденсаторҳо (бо гунҷойиши ҷанд ҳазор микрофарад) лампаро саҳт фурӯзон мекунад. Пас аз муддати кӯтоҳе савияи 2 беш аз ҳад пури атоми ангҳета мешавад.

Дар натиҷаи гузаришҳои худбаҳудии $2 \rightarrow 1$ афқаниши мавҷҳои ҳамасамта оғоз меёбад. Мавҷҳое, ки нисбат ба меҳвари булӯр таҳти ин ё он кунҷ равонаанд, аз он берун мебароянд ва дар кори минбаъдаи лазер ҳисса намегузоранд. Вале мавҷе, ки ба қадди меҳвари булӯр равон аст, аз нӯѓои он ҷандин бор



Рас.172.

инъикос мешавад. Ин мавҷ тобиши илқой (тобиши маҷбурий)-и ионҳои ангехтаи хромро боис мегардад ва хеле зуд зӯр мегирад.

Як нӯги милаи ёқутӣ ойинавӣ асту нӯги дигараш – нимшаф-фоф. Импулси кӯтоҳмуддати бағоят қавии рӯшноии сурх (бо тӯли қариб сад микросония), ки дар бораи хосиятҳои фавқулодай он дар оғози ҳамин банд сухан рафт, аз ҳамин нӯги мила берун меояд. Мавҷ ҳамҷӯр (коҳерентӣ) аст, зоро ҳама атомҳо ҳамоҳангона нур меафкананд. Ин мавҷ бағоят пурзӯр низ ҳаст, зоро дар тобиши илқой ҳама энергияи захирашуда дар муддати басе кӯтоҳ афканда мешавад.

Навъҳои дигари лазерҳо. Лазери ёқутӣ режими импулсӣ дорад. Лазерҳое низ мавҷуданд, ки режимшон бефосила аст.

Дар ин навъни лазерҳо моддаи корӣ газ аст. Атомҳои моддаи корӣ ба воситай пардаҳт (тахлия)-и электрикӣ ангехта мешаванд.

Лазерҳои бефосилакори нимноқилий низ мавҷуданд. Онҳо пеш аз ҳама дар Русия сохта шудаанд. Дар ин қабил лазерҳо энергияи «ғизоӣ» аз ҷараёни электрикӣ гирифта мешавад.

Лазерҳои газодинамикии бефосилакоре низ сохта шудаанд, ки тавонашон ба садҳо киловатт мерасад. Дар онҳо савияҳои энергии болӣ дар натиҷаи васеъ кардан ва ба таври адиабатӣ сард гардондани селҳои газии фавқуссадое пурбор мешаванд, ки ҳарораташон ба чанд ҳазор кельвин мерасад.

Татбиқи лазерҳо. Истифодаи нури лазерӣ дар алоқа, хусусан дар алоқаи кайҳонӣ ояндаи хуб дорад (зеро фазои Кайҳон абрҳои рӯшинофурӯбаранд надорад).

Тавони фавқулодай шуоъҳои лазерӣ барои дар ҷойи беҳаво (вакуум) бухор кардани моддаҳо, барои кафшер кардани ашё ва ғ. истифода мешавад. Ба воситай шуоъҳои лазерӣ ҷарроҳӣ кардан, чунончи, шабакаи аз таҳи ҷашм ҷудошударо «кафшер» кардан ё тасвири ҳаммии ашёро ҳосил кардан (дар он замина ки нурҳои лазерӣ ҳамҷӯр ҳастанд) имконпазир аст.

Ба воситай лазерҳо бунёд соҳтани *шуоълокатор* ном дастгоҳе имконпазир гашт, ки дурии ашёро ба дурустии то чанд миллиметр ҷен карда метавонад – ин гуна дараҷаи дурустӣ барои радиолокаторҳо дастнорас аст.

Шуоъи лазерӣ атомҳои молекулаҳоро ангехта, вонунишҳои кимиёие ба вуҷуд оварда метавонад, ки онҳо дар шароити муқаррарӣ вонҷӣ шуда наметавонанд.

Истифодаи шуоъҳои лазерӣ дар кори воқеӣ гардонидани вокунишҳои гармоҳастаии идорашаванда низ ояндаи умебахш дорад.

Дар замони мо лазерҳо то он ҷо татбиқи бисёр ёфтаанд, ки ҳамаи онҳоро ҳатто ном бурдан муҳол аст.



Бунёд кардани лазерҳо мисоли равшани он аст, ки инкишиоф додани назарияи квантӣ ворӣ як соҳаи бунёни (фундаментали)‐и илм соҳаҳои гуногуни техникаву технологияро то кӯҷо равнақ дода метавонад.



1. *Тобии лазерӣ аз тобии тафсламта чӣ фарқ дорад?*
2. *Лазер чӣ гуна татбиқҳо дорад?*

Машки 9

1. Суръат ва шитоби электрон дар мадори якуми борӣ ҷиҳадарианд?

Нишиондод: Радиуси мадори борӣ ин тавр ёфта мешавад:

$$r_0 = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{me^2}.$$

Ин ҷо m ва e масса (ҷирм) ва барқаи электрон ҳастанду $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ Кл/(Н·м²) – сабити электрикӣ.

2. Алфа‐зарраи суръаташ 10^9 см/с (массааш $6,7 \cdot 10^{24}$ г) ба ҳастаи қарори арзиз (қалъагӣ) дар сурати марказӣ будани бархӯрд то қадом масофаи наздик рафта метавонад?

3. Дарозии мавҷи рӯшноиеро ёбед, ки онро атоми ҳидроген дар сурати аз ҳолати муқими (статсионарӣ)‐и энергияаш $E_4 = -1,7$ эВ ($k = 4$) ба ҳолати энергияаш $E_2 = -6,8$ эВ ($n = 2$) гузаштан меафканад.

4. Аз рӯйи рас.168 энергияи иониш (потенсиали ионизатсия)‐и атоми ҳидрогенро муайян кунед.

Мұхимтарин хulosахои боби нұхум

1. Резерфорд падидай аз моддақо пареш хұрданы алфа-заррақор таҳқик карда, мавчудияти ҳастай атомро ошкор сохт. Ү дарёфт, ки тамоми барқаи электрикій (бори электрикій)-и мусабат ва қаріб ҳамаи массаи атом дар ҳамин ҳаста гирд омадаанд ва андозақои ҳастай атом ҳамағай $10^{-12} - 10^{-13}$ см аст, ки назар ба андозақои худи атом $10^4 - 10^5$ бор хурд мебошад. Барқаи ҳастай атом ба ҳосили зарби рақами атомии унсури кимиёй дар қадвали даврии Менделеев ва қимати барқаи электрон баробар аст.

Ҳастай атоми хидротен аз як протон иборат аст.

2. Резерфорд дар замана таңрибақои худ модели сайёравии атомро ба миён овард. Дар ин модел электронхо гирди ҳастай атом гардиш мекұранд, мисли он ки сайёрахो гирди Офтоб гардонанд. Вале мувофиқи қонунхои физикаи классикій ин гуна атом пойдор буда наметавонад, зеро электронхо бояд (тибқи қонунхои номбурда) энергияи худро охиста-охиста гум карда, ба сатқи ҳаста биафтанд. Аммо атомхо бар хилофи ин хулоса пойдоранд.

3. Ин муамморо Бор шикофт. Ү күшши гиреҳро дар ин-кишофі минбаъдаи назарияи квантті дид. Бор ду постулате пеш ниҳод, ки ҳарду хилофи механикаи классикии Ньютон ва электродинамикаи Максвелл буданд.

Постулати якуми Бор мегүяд: манзу маи атомі (системаи атомі) танҳо дар ҳолатхои мұқимій (ҳолатхои статсионарі) ё худ ҳолатхои кванттіе вөкөй мегардад, ки ҳар яки онҳо бо энергияи мұайяни E_n тавсиф мешавад; атом дар ҳолатхои мұқимій нур (энергия) намеафканад.

Мувофиқи постулати дуюми Бор афканиш ва фурұбурды рұшноти он гоҳ рүй медиҳад, ки атом аз як ҳолати мұқимій ба ҳолати мұқимии дигар гузарад. Дар ин маврид энергияи фотони афкандашаванда ё фурұраванда бо фарқи энергияхои ҳолатхои мұқимие таъйин мешавад, ки гузарыш дар байни онҳо рүй медиҳад, яне

$$h\nu_{kn} = E_k - E_n.$$

4. Назарияи Бор барои ҳама басомадхои спектр (тайф)-и тобиғи хидротен қиматхои саҳеҳ пешгүй кард; имкон дод, ки қимати назарии радиуси атоми хидротен ёфта шавад.

Бо вучуди ин назарияи Бор аз мухолифатҳои дохилӣ холӣ на-
буд. Дар заминаи ин назария бунёд соҳтани назарияи миқдории
атомҳои ҳелий (гелий) ва атомҳои назар ба он мураккабтар илоҷ
надошт.

Роиҷ гардондани тасаввуроти квантий бозсозии қатъии ме-
ханика ва электродинамикаро тақозо мекард. Ин гуна бозсозӣ
солҳои бистуми а. XX сурат гирифт. Маҳз дар тайи ҳамон солҳо
механикаи квантий ва электродинамикаи квантий ба арсаи вучуд
қадам ниҳоданд.

5. Дар заминаи назарияи квантии нурафканиш генераторҳои
квантии радиомавҷҳо ва генераторҳои квантии соҳаи рӯшноии
намоён – лазерҳо соҳта шудаанд. Лазерҳо шуоъҳои чӯрбасомади
бағоят пуртавон ҳосил карда метавонанд. Нурҳои лазерӣ дар
соҳаҳои гуногуни илму амалия татбиқӣ бисёр доранд.



Боби 10

ФИЗИКАИ ҲАСТАИ АТОМ

Ибораҳои ҳастаи атом ва зарраҳои бунёдӣ (зарраҳои элементарӣ)-ро мо аллакай чанд бор истеъмол кардем. Шумо медонед, ки атом аз ҳаста ва электронҳо таркиб ёфтааст. Фасле аз фаслҳои физика, ки соҳт ва табдилоти ҳастаҳои атомиро меомӯзад, физикаи ҳастаи атом ном гирифтааст.

Дар ибтидо физикаи зарраҳои бунёдӣ аз физикаи ҳастаи атом ҷудо набуд. Пажӯҳандагони соҳаи физика бо гуногуни олами зарраҳои бунёдӣ ғоҳи таҳқиқи рӯйдодҳои ҳастаӣ дучор омаданд. Физикаи зарраҳои бунёдӣ соҳаи нисбатан ҷавони пажӯҳишҳост – вай қарибиҳои с. 1950 ба вуҷуд омадааст. Акнун ду соҳаи мустақили илмӣ мавҷуд аст: якеи онҳо бо соҳт ва табдилоти ҳастаӣ саруқор дораду дигаре – бо табииат, ҳосиятҳо ва табдилоти зарраҳои бунёдӣ. Аммо дар ҳаллу фасли масъалаҳои дар ин ҷо муоинашавандა ва усулҳои таҳқиқ ин ду соҳа умумияти бисёре доранд.

Мо ин ҷо қисми зиёди вақти омӯзиширо ба муоинай масъалаҳои асосии физикаи ҳаста мебахшему дар бораи ҳосиятҳои зарраҳои бунёдӣ дар охир, ба таври бисёр муҳтасар, сухан меронем.

§75. Усулҳои мушоҳида ва сабти зарраҳои бунёдӣ

Аввал, биёед, бо асбобҳое шинос шавем, ки умуман пайдоиии ва тараққиёти физикаи ҳаста ва зарраҳои бунёдиро имконпазир гардонданд. Инҳо асбобҳои сабт ва омӯзиши барҳӯрдҳову табдилоти ҳастаҳо ва зарраҳои бунёдӣ мебошанд. Маҳз ба воситаи ҳамин гуна асбобҳою мо дар бораи рӯйдодҳои микроолам маълумот ба даст меорем.

Тарзи кори асбобҳои сабти зарраҳо. Ҳама гуна асбоби сабти зарраҳо ё ҳастаҳои дарҳаракат ба туфанги пуртире монанд аст, ки кулангаш кашида шуда бошад. Чангаки туфандро бо қувваи андаке кашидан коғист, ки натиҷаи ҳазорҳо бор пуртасиртар – части тир воқеъ шавад.

Асбоби сабтқунанда – ин дастгоҳи макроскопии камобеш мураккабест, ки дар ҳолати ноустувор (нотойдор) буда метавонад. Дар ин гуна дастгоҳ баъди аз тарафи зарраи сабтшаванда


ба вүчүд оварда шудани ин ё он изтироб марҳалаи ба ҳолати нав – ба ҳолати устувортар гузаштани чүзъи сабткунанда оғоз мешавад. Ана ҳамин ҷараёни гузариш ба ҳолати нав имкон медиҳад, ки зарра сабт карда шавад. Дар замони ҳозира чанд тарзи сабт карданы зарраҳо истифода мешавад.

Вобаста ба мақсади таҷриба ва шароити кор ин ё он асбоби сабткунандаро истифода мекунанд.

Ҳисобгираки газпардахтӣ (газтахлиягӣ)-и Гейгер. Ҳисобгираки Гейгер барои ҳисоби автоматии зарраҳо яке аз асбобҳои асоси-тарин аст.

Ин ҳисобгирак (рас.173) аз найчайши шишагини сатҳи даруниаш филизандуд (катод) ва сими борике (анод), ки дар маркази найча ба қадди он қашидан шудааст, иборат мебошад. Найчаро пурни газ, масалан, пурни аргон мекунанд. Кори ҳисобгирак бар падидан иониш (ионизатсия)-и зарбатӣ асос ёфтааст. Зарраи баркаманд (электрон, протон ва ғ.) ба найчай зада, аз девори шишагини он мегузарад ва дар муҳити газии даруни найчай ҳаракат карда, аз атомҳо электронҳои сари роҳи худро бармеканад – дар натиҷа ионҳои мусбат ва электронҳои озод ба вүчүд меоянд. Майдони электрикии байни аноду катод (ки ба манбаи волтажи баланд пайвастанд) электронҳоро то дараҷае шитоб мебахшад, ки онҳо бо зарбаи худ атомҳои газро ион-ион карда (ионизатсия карда) тавонанд. Он гоҳ «тармаи» ионӣ ба вүчүд меояд ва дар занчири ҳисобгирак ҷараён пайдо мешавад – дар натиҷа дар муковимати R (бори занҷир) импулси волтаж ҳосил мешавад. Ин импулсро асбоби сабткунанда сабт мекунад.

Барои он ки ҳисобгирак зарраи ояндаро низ «ҳис» карда тавонад, тармай номбурдоро хомӯшондан зарур аст. Ин ба таври автоматӣ рӯй медиҳад. Азбаски дар лаҳзай пайдоиши импулси ҷараён дар муковимати R афтиши зиёди волтаж рӯй медиҳад, пас, волтажи байни аноду катод якбора кам мешавад, ба дараҷае кам мешавад, ки аз задухӯрдҳои пешина нишоне намемонад.



Рас.173.

Хисобгираки Гейгер асосан барои сабт кардани электронҳо ва гамма-квантҳо (яъне фотонҳои баландэнергия) истифода мешавад. Аммо гамма-квантҳо ба сабаби қобилияти ками ионофарӣ дошта ни худ бевосита сабт шуда наметавонанд. Барои ошкор сохтани онҳо сатҳи даруни найчай ҳисобгиракро моддае медавонанд, ки гамма-квантҳо аз он электрон бароварда тавонанд.

Ҳисобгираки Гейгер қариб ҳама электронҳо ба даруни найчай даромадаро сабт мекунад. Вале барои гамма-квантҳо сурати ҳол дигар аст: аз ҳар сад кванте, ки ба ҳачми кории ҳисобгирак (найча) ворид мешавад, тақрибан яктоаш сабт мегардад. Сабт кардани зарраҳои вазнин (чун алфа-зарраҳо) душвортар аст, зеро дар ҳисобгирак «даричае» («тирезае») шинондан мушкил аст, ки барои алфа-зарраҳо шаффофт бошад.

Дар замони ҳозира ҳисобгиракҳое низ сохта шудаанд, ки тарзи корашон дигар аст.

Камераи Вилсон. Ҳисобгираки Гейгер имкон медиҳад, ки факти аз дохили он гузаштани зарра ва байзе мушаххасот (характеристикаҳо)-и он сабт шавад. Дар камераи Вилсон бошад, зарраи барқаманди баландсуръат радд (из, пай) мегузорад, ки онро бевосита мушоҳида кардан ё сураташро гирифтан мумкин аст. Ин камера ихтирои Ч. Вилсон (с.1912) мебошад. Онро «равзана»-и микроолам, яъне «равзана»-и олами зарраҳои бунёдӣ ва манзумаҳо (системаҳо)-и физикии иборат аз онҳо номидан ҷоиз аст.

Кори камераи Вилсон бар он асос ёфтааст, ки бухори фавкуссер дар ионҳои дар ҳачми кории камера ҳосилгашта конденсатсия мешаванд - дар натиҷа дар ин марказчаҳои конденсатсия (ионҳо) чакракчаҳои об ба вучуд меояд. Ин ионҳоро зарраи барқаманди дар бухори сер ҳаракаткунанда дар роҳи рафти худ ба вучуд меовоарад.




Рис.174.


Камераи Вилсон зарфи маҳкаме мебошад (рас.174), ки бо бухори қариб сери об ё алкул (спирт) пур аст. Дар сурати якбора поён ҳаракат додани сунба (поршн)-и камера, яъне дар натиҷаи якбора кам кардани фишори зери он бухори даруни камера ба таври адиабатӣ (яъне бе мубодилаи гармо) васеъ мешавад. Он гоҳ бухор сард

мешавад ва ба ҳолати фавқуссерӣ меояд. Ин ҳолати бухор нопойдор аст, ҳолатест, ки дар он газ бо осонӣ конденсатсия мешавад. Ин ҷо ба сифати марказҳои конденсатсия ионҳое хидмат мекунанд, ки онҳоро зарраи аз даруни бухор гузаранда ба вучуд меоварад. Агар зарра ба камера бевосита пеш аз лаҳзай ва сеъ шудан ё фавран баъди он ворид гардад, ионҳои ҳосилкардаи он, чунонки гуфтем, чун марказҳои конденсатсия хидмат мекунанд ва дар атрофи онҳо ҷакраҳаҳои об ҳосил мешаванд. Ин ҷакраҳаҳо радди зарраи «муоинашаванд»-ро ба вучуд меоваранд (рас.175). Сипас, камера ба ҳолати ибтидоиаш меояд ва майдони маҳсуси «тозакунанда» ионҳои акнун нодаркорро маҳв месозад. Фосилиаи вакти барқарор гаштани режими кори камераро вобаста ба андозаҳои он аз ҷанд сония то даҳҳо дақиқа тағиیر додан имконпазир аст.

Маълумоте, ки ба воситаи камераи Вилсон ба даст меояд, назар ба он ки ҳисобгираки Гейгер медиҳад, пурратар аст. Аз рӯйи дарозии радди «пой»-и зарра энергияи он ва аз рӯйи адади ҷакраҳаҳои воҳиди дарозии радд суръати ҳаракати зарраро муайян кардан мумкин аст.

Ҳар қадре ки радди зарра дарозтар бошад, маълум мешавад, ки энергияи он ҳамон қадр зиёдтар будааст. Ва ҳар қадре, ки адади ҷакраҳаҳои об дар воҳиди дарозии радди зарра бештар бошад, маълум мешавад, ки суръати он ҳамон дараҷа камтар будааст. Ва ҳамчунин, заррае, ки барқаи бештар дошта бошад, радди гафтар ба вучуд меорад.

Олимони рус П.Капитса ва Д.Скобелсин пешниҳод карданд, ки камераи Вилсон дар майдони магнитии яқчинса ҷой дода шавад. Майдони магнитӣ ба зарраи ҳаракаткунанда бо қувваи муайян (бо қувваи лоренсӣ) таъсир меоварад. Ин қувва масир (траектория)-и зарраро қаҷ мекунад (бе он ки модули суръати онро тағиیر дихад). Ҳар қадре ки барқаи зарра зиёд ва массаи он кам бошад, радди он дар майдони магнитӣ ҳамон қадр қаҷтар меояд. Аз рӯйи қаҷии радд нисбати барқаи зарраро бар массаи он (яъне барқаи ҳоси зарраро) ёфтани имконпазир аст. Дар сурати маълум будани якеи ин бузургихо бузургии дигарро ёфтани осон мешавад.



Рас.175.


Хубобкамера. Соли 1952 олими амрикай Д.Глейзер пешниход кард, ки барои ошкор соҳтани радди зарраҳо моеи фавқуттафсон истифода шавад. Дар ин гуна моеъ дар рӯйи ионҳои ҳосилкардаи зарраи барқаманди баландсуръат хубобчаҳое пайдо мешавад, ки радди зарраро менамоянд (яъне онро аён мегардонанд). Ин гуна камераро хубобкамера ном до-даанд.

Дар ҳолати ибтидой моеъро дар камера таҳти фишори баланд нигоҳ медоранд, то ки чӯш наояд, бо вуҷуде ки ҳарорати моеъ назар ба ҳарорати чӯшиши он (дар фишори атмосферӣ) баланд бошад. Дар сурати якбора паст кардани фишор моеъ фавқуттафсон мешавад ва муддати кӯтоҳе дар ҳолати нопойдор воқеъ мегардад. Зарраи барқаманде, ки маҳз дар ҳамин лаҳза аз даруни камера мегузарад, радде ҳосил мекунад (рас.176), ки он аз хубобҳои бухорӣ иборат мебошад. Ба сифати моеъ аксаран ҳидрогени моеъ ва пропанро ба кор мебаранд. Тӯли як сикли кори хубобкамера тақрибан 0,1 с аст.

Бартарии хубобкамера дар пеши камераи Вилсон ин аст, ки моддаи кории хубобкамера зичии зиёд дорад. Аз ин рӯ дави¹ зарраҳо дар хубобкамера кӯтоҳтар меояд ва дигар ин, ки дави зарраҳои баландэнергия ҳам дар он «гунчида» метавонад. Ин ҳусусияти хубобкамера мушоҳиди табдилоти паёпайи зарра ва вокунишҳо (реаксияҳо)-и ҳосилкардаи онро инконпазир мегарданад. Камераи Вилсон ва хубобкамера муҳимтарин воситаҳои ба даст овардани маълумот дар бораи рафтор ва ҳосиятҳои зарраҳо ба шумор мераванд.


Мушоҳиди изи зарраҳо багоят ачиб аст ва бинандаро як ҳиссиёти шавқангези бо микроолам бархӯрдан мебахшад.

Усули фотоэмулсияҳои гафсқабат. Барои мушоҳида кардани зарраҳо дар баробари камераи Вилсон ва хубобкамера фотоэмулсияҳои гафсқабат низ истифода мешаванд. Таъсири ионофарандагии зарраҳои барқаманди баландсуръат ба эмулси-



Рас.176.

1. Дави зарра зиёдтарин масофаест, ки онро зарра то дами битамом сарф шудани энергияи худ мепаймояд (С.К.).



Рас.177.

яи фотолавҳа олими фаронсавӣ Андрӣ Беккирелро с.1896 ба сари қашфи падидай радиоактивият (партавзойӣ)-и моддаҳо овард.

Фотоэмулсия миқдори зиёди булӯракҳо (кристаллчаҳо)-и микроскопии бромиди нукра дорад. Зарраи барқаманди баландсуръат ҳангоми аз дохили булӯракҳо гузаштан чанде аз электронҳои атомҳои алоҳидай бромро меканад. Занчири ин гуна булӯракҳо тасвири ниҳоние ба вуҷуд меорад. Ҳангоми падид овардани тасвир дар ин булӯракҳо нукраи филизӣ барқарор мешавад ва силсилаи нуқрадонаҳо радди зарраро зоҳир мегардонад (рас.177). Аз рӯйи дарозӣ ва ғафсии радди зарра энергия ва массаи онро ёфтсан осон аст.

Азбаски зичи моддаи фотоэмулсия зиёд аст, радди зарраҳо кӯтоҳ меоянӣ (тақрибан 0,001 см барои алфа-зарраҳои афкандаи манбаъҳои радиоактив); аммо онҳоро дар тасвирҳои фотографӣ калон кардан душвор нест.

Бартарии фотоэмулсияҳо ин аст, ки онҳо таъсири зарраро бо модда «захира» мекунанд, яъне муддати «вобуд» (муддати экспозитсия)-и онҳо ба дараҷаи матлуб зиёд буда метавонад. Ин имкон медиҳад, ки падидоҳои нодир низ сабт карда шаванд. Ин хам муҳим аст, ки ба сабаби зиёд будани қобилияти боздорӣ (тормоздод)-и фотоэмулсия адади вокунишҳои байни зарраҳо ва ҳастаҳо меафзояд.

Мо ин ҷо дар бораи на ҳама асбобҳои сабтқунандай зарраҳо сухан рондем. Асбобҳое, ки дар замони ҳозира барои сабт кардани зарраҳои камдучороянда ва бағоят кӯтоҳумр истифода мешаванд, бисёр мураккабанд. Барои корбаст ва истифода кардани онҳо садҳо одамро машгули кор доштан мебояд.



1. *Оё ба воситаи камераи Вилсон зарраҳои ҳунсо (бебарқа)-ро сабт кардан имконпазир ҳаст?*
2. *Хубобкамера дар неши камераи Вилсон чӣ бартарӣ дорад?*

§ 76. Кашфи радиоактивият (партавзойӣ)

Нопойдор будани атомҳо охири а. XIX ошкор гардида буд. Баъди 46 сол нахустин реактори атомӣ бунёд карда шуд. Мо ин ҷо ин гуна инкишифи пурвчи физикаи ҳастаи атомро ба тартиби воқеъ шудани кашфиёти марбути ин ҷабҳа хоҳем омӯҳт.

Падидай радиоактивият – падидай, ки мураккаб будани соҳти ҳастаи атомро сабит кард, дар натиҷаи тасодуфи хушбахтонае кашф шуд. Тобиши рентгенӣ, ҷунонки шумо аллакай медонед, бори аввал дар натиҷаи ба девори шишагини пардаҳтлӯла (найчаи разрядӣ) барҳӯрдани электронҳои баландсуръат ба вучуд меоянд. Дар айни ҳол деворҳои найча низ нур меафкананд.

Олимӣ фаронсавӣ А. Беккирел муддати тӯлоние ба таҳқиқи падидай монанди радиоактивият – нурағшонии баъдинаи моддаҳое машғул гашт, ки пеш аз таҷриба таҳти тобиши Офтоб қарор дода мешуданд. Аз ҷумла, намакҳои уран, ки Беккирел истифода мекард, аз ҷумлаи ҳамин моддаҳо буданд.

Ва дар сари ў суол пайдо шуд, ки оё баъди офтоб додани намакҳои уран дар баробари рӯшноии намоён нурҳои рентгенӣ низ ба вучуд намеоянд?

Беккирел фотоловҳаеро дар қоғази сиёҳи гафс печонда, дар рӯйи он ҷанд гуруша (дона)-и намаки уран гузошт ва онро дар ҷойи офтобрас ниҳод. Баъди падид овардани тасвир маълум шуд, ки ҷойҳои гурӯшадори фотоловҳа тира (сиёҳ) гаштаанд. Пас, фаҳмост, ки намакҳои уран ягон навъ нуре афкандаанд, ки мисли тобиши рентгенӣ аз ҷисмҳои ношаффоғ гузаштаанд ва фотоловҳаро тирагун кардаанд. Беккирел гумон кард, ки ин тобиши бо таъсири тобиши Офтоб ба вучуд меояд. Аммо боре, феврали 1896, вакте ки абр Офтобро панаҳ мекард, ў имкони таҷриба кардан наёфт ва фотоловҳаро дар даруни миз гузошта, дар рӯяш як ҷалипо (салиб)-и мисини уранолуд ниҳод. Ва ў пас аз ду рӯз фотоловҳаро падид оварда, дид, ки сатҳи он ба шакли ҷалипо тирагун аст. Ин нишони он буд, ки *намакҳои уран* худбахуд, *бетаъсири ягон омили берунӣ* ким-чӣ хел нур афкандаанд.

Пажӯҳиши бесаброна, вале пурмаҳсул оғоз ёфт. Албатта, агар ин тасодуфи дилපазир рӯй намедод ҳам, падидай радиоактивият ба яқин ошкор карда мешуд. Аммо, аз афташ, ин хеле дер муяс-сар мегардид.

Дере нагузашта, Беккирел ошкор сохт, ки тобиши уранй мисли тобиши рентгенй ҳаворо ион-ион (ионизатсия) ва электроскопро хунсо (бебарқа) мекунад. Ў пайвастагихои гуногуни кимиёни уранро санчида, ба ин гуна хулосаи муҳим омад: шиддати тобиши танҳо ба микдори урани таркиби намакҳо вобаста асту ба навъи пайвастагихо тамоман бастагӣ надорад. Пас, хулоса гирифт Беккирел, ин хусусият на хоси пайвастагихо, балки хоси уран, хоси атомҳои уран мебошад.

Баъди ин кашфиёт ба миён овардани суоли зайл табиӣ буд: оё унсурҳои кимиёни дигар низ қобилияти худбахуд нур афкандан надоранд? Соли 1898 Мария Склодовская Кийурӣ дар Фаронса ва муҳаққиқони дигар тобиши торийро ошкор сохтанд. Дар давраи минбаъда дар роҳи ҷустуҷӯи унсурҳои нав М.Склодовская-Кийурӣ ва ҳамсари ў.П.Кийурӣ қӯшиши зиёде кардаанд. Тадқики мураттаби маъданҳои урандор ва торийдор онҳоро имкон дод, ки унсури то он дам номаълумеро ошкор созанд. Ин унсур ба шарафи ватани М.Склодовская-Кийурӣ – Полша (Лаҳистон) полоний ном гирифт. Онҳо унсури дигаре низ кашф карданд, ки сели тобиашаш басе шадид буд. Онро *радий* (яъне тобон) ном ниҳоданд. Худи падидай худбахуд нур афкандани моддаҳоро Кийуриҳо *радиоактивият* номиданд, ки маънои **партавзойӣ** дорад.

Радий соҳиби массаи атомии нисбии 226 аст ва дар хонаи 88-уми ҷадвали унсурҳои кимиёни Менделеев ҷой дорад. Ин хонаи ҷадвал то рӯзи кашфи унсури номбурда холӣ буд. Радий аз рӯйи хосиятҳои кимиёни худ ба унсурҳои ишқорзамини мансуб мебошад.


Дар давраи минбаъда маълум шуд, ки ҳама унсурҳои кимиёни раками тартибиашон $Z > 82$ радиоактив, яъне партавзо ҳастанд.



Дар охири а. XIX падидай нави физикӣ – падидай радиоактивият қашф гардид. Ва маълум шуд, ки баъзе унсурҳои кимиёй худбахуд, бе таъсироти беруни нур (нурҳои гуногун) меафкананд.

§77. Алфа-, бета- ва гамма-тобиши

Баъди қашфи унсурҳои кимиёни радиоактив тадқиқи табииати физикии нурҳои афкандаи онҳо оғоз ёфт. Гайр аз Беккирел ва Кийуриҳо ба ин ҷустуҷӯи Резерфорд низ ҳамроҳ шуд.



Рас.178.

Таркиби мураккаб доштани тобиши радиоактивӣ дар таҷрибаи классикии зайл ба исбот расид. Манбаи радиоактиви радийдорро дар қаъри сӯроҳи борики хоначаи сурбӣ ҷой дода, дар муқобили он сӯроҳ фотолавҳа гузоштанд. Дастай зарраҳои аз сӯроҳ бароянда ба майдони магнитии пурзӯре дохил мегашт, ки ҳатҳои индуксия (яъне ҳатҳои илқо)-и он нисбат ба самти даста амудона равона буд (рас.178). Дастгоҳи таҷриба дар ҷойи беҳаво (вакуум) ҷойгир буд.

Маълум шуд, ки дар сурати вучуд надоштани майдони магнитӣ

дар фотолавҳа (баъди падид овардани тасвир) танҳо як доф (дар ростои даҳони сӯроҳ) пайдо мешавад. Аммо дар майдони магнитӣ дастаи нурҳо се тақсим мешавад. Ду ҷузъи даста ба тарафҳои муқобили якдигар майл меҳӯранд. Ин далел буд, ки он ҷузъҳо аз зарраҳои гуногунбарка (гуногунзаряд) иборатанд. (Зимнан, ҷузъи манфии даста назар ба ҷузъи мусбат зиёдтар майл медиҳ). Ҷузъи сеюми даста дар майдони магнитӣ майлे надид. Ҷузъи мусбати дастаро алфа-тобиш (α -тобиш), ҷузъи манфии онро бета-тобиш (β -тобиш) ва ҷузъи хунсоро гамма-тобиш (γ -тобиш) номиданд.

Ин нурҳо аз ҷиҳати қобилияти нуфуз, яъне қобилияти аз доҳили моддаҳои гуногун гузарандагии худ фарқи куллӣ доранд. Алфа-тобиш соҳиби камтарин қобилияти нуфуз аст. Коғази гафсиаш ҳамагӣ 0,1 мм барои алфа-тобиш ношаффоф аст. Агар дар роҳи нурҳои аз сӯроҳи хоначаи сурбӣ бароянда як варак коғази муқаррарӣ гузошта шавад, дар фотолавҳа доди хоси α -тобиш ба вучуд намеояд.

Бета-тобиш дар мавриди аз доҳили моддаҳо гузаштан назар ба алфа-тобиш хеле кам фурӯр бурда мешавад. Лавҳаи алюминӣ онҳоро танҳо дар сурати чанд миллиметр будани гафсиаш пурра фурӯр мебарад.

Гамма-тобиш қобилияти нуфузи зиёдтарин дорад. Дараҷаи фурӯрбурди γ -тобиш ба андозаи афзудани раками атомии моддаи фурӯбараんだ зиёд мешавад. Аммо қабати сурбии гафсиаш як сан-

Склодовская-Кіурй Мария (1867-1934) – физикдон ва кимиёдени барчаста. Дар Лахистон, дар оилаи омӯзгор зода шудааст. Дар Фаронса кор кардааст. Ў нахустин професорзани Донишгоҳи Париж буд.

М.Склодовская-Кіурй хамроҳи хамсараш П.Кіурй ду үнсури нави радиоактив – радий ва полонийро қашф карда, хосиятҳои онҳоро омӯҳтааст. Тахияи нахустин усули класикии корқард ва таҳлили конҳои уран, таҳқиқи нахустин изотопҳои радиоактив, хосиятҳои тобиши радиоактивӣ ва таъсири онҳо ба ҳуҷайраҳои зинда ва г. бо номи ў алокаманданд.

Склодовская-Кіурй бо ду мукофоти нобелӣ – аз физика ва кимиё сарфароз гардонда шудааст.



Тиметр барои гамма-тобиши садди ногузаштани буда наметавонад. Дар сурати аз ин гуна садд гузаштани γ -тобиши шиддати онҳо ин ё он дараҷа кам мешаваду бас.

Табииати физикии алфа-, бета- ва гамма-тобиши гуногун аст, албаттa.

Гамма-тобиши. Хосиятҳои гамма-тобиши ба хосиятҳои тобиши рентгенӣ бисёр монандӣ доранд, аммо қобилияти нуғузи гамма-тобиши назар ба тобиши рентгенӣ хеле баланд аст. Ин он гуна фикрро пеш меорад, ки γ -тобиши мавҷҳои электромагнитианд. Ҳамаи ин шакку шубҳа он гоҳ аз байн рафт, ки дифраксияи γ -тобиши ошкор гардид ва дарозии мавҷи ин тобиши дар таҷриба чен карда шуд. Дарозии мавҷи гамма-тобиши $10^{-8} - 10^{-11}$ см баромад, яъне гамма-тобиши назар ба тобиши рентгенӣ ҳам кӯтоҳмавҷтаранд.

Дар шкала (миқёс)-и мавҷҳои электромагнитӣ γ -тобиши бевосита пас аз тобиши рентгенӣ меояд. Суръати густариши γ -тобиши баробари суръати густариши мавҷҳои электромагнитӣ, яъне 300 000 км/с аст.

Бета-зарраҳо. Аз ибтидои тадқиқот алфа- ва бета-тобиши чун сели зарраҳои барқаманд муюина мешуданд. Омӯзиши таҷрибавии бета-зарраҳо осонтар буд, зеро онҳо ҳам дар майдони магнитӣ ва ҳам дар майдони электрикӣ саҳт майл меҳӯрданд.

Масъалаи асосӣ чен кардани барқа (бори электрикӣ) ва массаи зарраҳо буд. Таҳқиқи падидай дар майдонҳои электрикӣ ва магнитӣ майл ҳӯрдани β -зарраҳо нишон дод, ки онҳо ба чуз электронҳо чизи дигаре нестанд ва бо суръатҳои наздики суръати вакуумии рӯшной ҳаракат мекунанд. Ҷолиби диққат аст, ки β -зарраҳои афкандаи үнсурҳои радиоактив суръати гуногун


доранд. Махз ҳамин аст, ки дастай бета-зарраҳо дар майдони магнитӣ васеъ мешавад (ниг. рас. 178).

Алфа-зарраҳо. Табииати алфа-зарраҳоро дарк кардан мушкиттар буд, зеро онҳо дар майдонҳои электрикӣ ва магнитӣ кам майл меҳӯранд.

Ин масъаларо Резерфорд ҳал кард. Ӯ нисбати барқаи зарраҳо бар масса (цирм)-и он аз рӯйи дараҷаи дар майдони магнитӣ майл хӯрдани он муайян кард. Ин нисбат барои алфа-зарра назар ба протон (ҳастаи атоми ҳидроген) тақрибан ду бор камтар баромад. Барқаи протон ҳамчени барқаи бунёдӣ, яъне ҳамчени барқаи электрон аст, вале массааш назар ба массаи электрон хеле зиёд, тақрибан як воҳиди атомии масса (ВАМ)¹ мебошад. Пас, барои алфа-зарра бар як барқаи бунёдӣ массаи баробар ба ду ВАМ рост меояд. Аммо барқа ва массаи алфа-зарра ҳанӯз маълум набуданд. Пас, дар навбати аввал барқа ё массаи α -зарраро чен кардан мебоист. Баробари пайдо шудани ҳисобгиракҳои Гейгер маҳз барқаи α -зарраҳоро чен кардан осонтар ва эътиимодноктар

буд. Агар ҳисобгирак даричае дошта бошад, ки монеи ҳаракати α -зарраҳо нагардад (яъне бағоят тунук бошад), ин зарраҳо ба даруни ҳисобгирак даромада сабт шуда метавонанд.

Резерфорд ҳисобгираки Гейгерро дар роҳи α -зарраҳо гузошта, адади зарраҳоеро чен кард, ки онҳоро манбаи радиоактив дар муддати муайян хориҷ мекунанд. Баъд Ӯ ба ҷойи ҳисобгирак силиндри филизие гузошта, онро бо электрометри ҳассосе пайваст (рас.179). Резерфорд ба воситаи электрометр адади α -зарраҳоеро чен кард, ки онҳоро манбаъ дар ҳамон муддат ба даруни силиндр равона мекунад. (Радиоактивияти бисёр моддаҳои дар ин маврид истифодашуда



Рас.179.

1. Массаи зарраҳо, атомҳо ва молекулаҳоро бо воҳидҳои атомии масса (ВАМ) ифода мекунанд. 1ВАМ ба $1/12$ ҳиссаи массаи изотопи ^{12}C ё худ ба $(1,66043 \pm 0,00031) \cdot 10^{-27}$ кг баробар аст. (С. К.).

бо муури замон қарыб тағыйир намепазируфт). Барқаи умумии зарраҳо ва адади онхоро дониста, Резерфорд нисбати ин бузургихо, яъне барқаи як α-зарраро ёфт. Ин барқа ҳамчени ду барқаи бунёдӣ (барқаи элементарӣ) баромад.

Ҳамин тариқ, Резерфорд дарёфт, ки ба сари ҳар яке аз ду барқаи воҳидии α-зарра массаи баробар ба ду воҳиди атомии масса рост меояд. Ба иборати дигар, α-зарра ду воҳид барка (бори электрикӣ) дораду чаҳор воҳид масса (такрибан 4 ВАМ). Ҳамин гуна барқа ва ҳамин гуна массаро ҳастаи атоми ҳелий соҳиб аст. Аз ин чо бармеояд, ки α-зарра ҳастаи атоми ҳелий будааст¹.

Ин бурҳон қотеъ буд. Аммо Резерфорд бо он қонеъ нашуда, баъдтар бо таҷрибаҳои бевосита сабит соҳт, ки ҳангоми рӯй додани α-коҳиши радиоактивӣ (ниг. §79) ҳелий ҳосил мешавад. Ӯ дар бадали чанд рӯз α-зарраҳоро дар зарфи маҳсусе захира карда, ба воситай таҳлили тайфӣ (таҳлили спектрӣ) дарёфт, ки дар зарф ҳелий чамъ мешавад (ҳар як α-зарра ду электрон рабуда, ба атоми хунсой ҳелий табдил мёёбад).



Дар коҳии радиоактивӣ α-зарраҳо (ҳастаҳои атоми ҳелий), β-зарраҳо (электронҳо) ва γ-тобии (тобиии электромагнитии кӯтоҳмавҷ) афканда мешаванд.



1. *Табиати α-зарраҳоро дарк кардан назар ба дарки хосиятҳои β-зарраҳо душвортар буд. Сабаби ин дар чӣ буд?*
2. *(Иловайи тарҷумон). Резерфорд барқаи α-зарраҳоро чӣ тавр муайян кард?*

§78. Табдилоти радиоактивӣ

Хуб, модда дар коҳии радиоактивӣ чӣ тагиирот мебинад? Дар ибтидои а. XX ба ин пурсии посух додан осон набуд. Ҳанӯз дар оғози таҳқиқи падидаш радиоактивият бисёр чиз ачиб ва гайриодӣ менамуд.

1. Он вакт (даҳсолаи аввали а.ХХ) ҳастаи атом ҳанӯз қашф нашуда буд. Аз ин рӯ Резерфорд ба ҷойи ҳастаи атоми ҳелий истилоҳи «иони атоми ҳелий»-ро истеъмол мекард.

Аввалан, суръати коҳиши нурафкани уран, торий ва радий ба дараҷаи тааҷҷубангез событ (доимӣ) буд. Шиддати тобиши онҳо дар тӯли шаборӯзҳо, моҳҳову солҳо ба қадри назаррас тағиیر намеёфт. Гарм кардан ё зиёд кардани фишор ворӣ омилҳои муқаррарӣ ба шиддати тобиш асаре надошт. Вокунишҳои кимиёне ҳам, ки бо иштироки ин моддаҳои радиоактив рӯй медоданд, ба шиддати тобиш дигаргуние ворид намесохт.

Сониян, пас аз қашфи радиоактивият дере нагузашта равшан гашт, ки дар ин маврид гайри тобишҳои гуногун энергияи зиёде низ хориҷ мешавад. П.Кийурӣ ампули пури хлориди радийро дар калориметр ҷой дода, муайян кард, ки дар натиҷаи дар калориметр фурӯ рафтани энергияи алфа- ва бета-зарраҳову гамма-квантҳои афкандаи 1Г радиј ҳар соат тақрибан 582 Ҷ энергия чудо мешавад. Ва ин микдор энергия дар тӯли солҳо бефосила чудо шудан мегирад.

Ин энергия, ки пайдоиши он ба асари омилҳои беруна бастагии надорад, аз қадомин сарчашма ба вучуд меояд? Аз афташ, моддаи радиоактив дар натиҷаи коҳиши радиоактивӣ ким-ҷӣ хел тағиироти чукуре мебинад, ки он аз табдилоти муқаррарии кимиёй ба куллӣ фарқ мекунад. Ва таҳмине ба миён омад, ки табдилот бо «ташаббус»-и худи атомҳо рӯй медиҳад.

Ҳозир ин фикр қасеро дар вартаи ҳайронӣ намеандозад, зеро ҳар хонандай мактаб дар бораи он ҳанӯз пеш аз омӯҳтани ҳатхонӣ огоҳӣ ёфта метавонад. Аммо дар ибтидои а.ХХ ин фикр ғайриодӣ менамуд ва барои изҳор кардани он ҷуръати беҳамто доштан мебоист. Он вақтҳо мавҷудияти атомҳо навакак ба таври радиопазир событ гардида буд. Таҳмини ҷандин аср пеш аз замони мо изҳоркардаи Демокрит дар бораи соҳти атомӣ доштани модда тантана кард.

Вале якбора баъди ин тантана масъалаи тағиирназарии атомҳо мавриди шакк қарор гирифт.

Мо ин ҷо ҳама таҷрибаҳоеро, ки охири охирон муҳакқиконро ба ҳулосаи дуруст оварданд - ин ки дар натиҷаи коҳиши радиоактивӣ атомҳо силсилаи табдилоти гуногунро «аз сар мегузаронанд», баён накарда, танҳо дар сари нахустин таҷрибаҳое таваққуф мекунем, ки онҳоро Резерфорд оғоз карда, баъдҳо ҳамроҳи кимиёдонаи инглис Ф. Соддӣ идома додааст.

Резерфорд ошкор соҳт, ки фаъолияти торий (яъне адади алфа-зарраҳои дар воҳиди вақт афкандаи торий) дар ампули маҳкам

собит мемонад. Вале агар макони тачриба таҳти сели ҳатто сусти ҳаво қарор дода шавад, радиоактивияти торий хеле кам мешавад. Резерфорд гумон бурд, ки торий дар баробари α -зарраҳо газе низ хориҷ мекунад, ки он ҳам радиоактив аст.

Баъд Резерфорд ҳавои ампули торийдорро қашида, гази радиоактивро чудо кард. Ўз таҳқиқи фаъолияти ионофарандагии ин газ хулоса гирифт, ки фаъолияти ин газ (бар хилоти фаъолияти уран ва радий) хеле зуд кам мешавад: адади коҳишҳои он (дар воҳиди вақт) ҳар дақиқа ду баробар кам мешавад ва баъди даҳ дақиқа аз он амалан асаре намемонад. Ф. Соддӣ хосиятҳои кимиёни ин газро таҳқиқ карда, дарёфт, ки он дар ҳеч гуна вокуниши кимиёй иштирок намекунад, яъне гази нофаъол (гази инертӣ) мебошад. Баъдҳо ин газро *радон* номиданд. Ҷойи он хонаи 86-уми ҷадвали Менделеев аст.

Унсурҳои радиоактиви дигар – уран, актиний ва радий ҳам паёпай табдил мёeftанд. Хулосаи умумии пажӯҳишро Резерфорд ин гуна шакли дақиқ дод: «Атомҳои моддаи радиоактив қобили *тагијироти ҳудбахуд* мебошанд. Дар ҳар лаҳзаи вақт қисми муайяни атомҳо нопойдор шуда, таркишсон коҳиш мёёбад. Дар аксари кулли мавридҳо як пораи атом – алфа-зарра бо суръати хеле баланд берун андохта мешавад. Дар баъзе мавридҳои дигар дар натиҷаи таркиш электрони баландсуръат ҳориҷ мегардад ва тобише ба вучуд меояд, ки мисли тобиши рентгенӣ қобилияти баланди нуфуз дорад – ин тобиши *гамма-тобии* ном гирифт.

Хулоса, дар натиҷаи табдилоти атомӣ моддаи наве ба вучуд меояд, ки бо хосиятҳои физикиву кимиёни худ аз моддаи ибтидой ба куллӣ фарқ мекунад. Аммо худи ин моддаи нав нопойдор аст ва тобиши ба худ хосе дорад¹.

Яқин гашт, ки атомҳои баъзе унсурҳо ҳудбахуд коҳиш ёфта, он микдор энергия меафкананд, ки он назар ба энергияи дар натиҷаи тагијироти муқаррарии молекулӣ ҳориҷшаванда бағоят зиёд мебошад».


Ҳамоно, баъди қашфи ҳастаи атом равшан гашт, ки *сабабгори табдилоти радиоактивӣ* маҳз ҳамин ҳаста мебошад. Дарвоҷеъ, дар қишири электронии атом α -зарра мавҷуд нест ва ба як воҳид кам шудани адади электронҳо атомро на ба унсури кимиёни нав, балки

1. Дар ин маврид ҳастаҳои пойдор низ ба вучуд омада метавонанд.

ба ион табдил медиҳад. Вале аз ҳаста хориҷ гаштани электрон барқаи ҳастаро як воҳид тафйир медиҳад (зиёд мекунад).


Хулоса, радиоактивият падидай худбахудии табдили ҳастаҳои радиоактив ба ҳастаҳои навъи дигар аст, ҳодисаест, ки дар натиҷаи он ҳаста ин ё он навъ зарра меафканад.

Қоидай қўчиши. Табдилоти ҳастаҳо тобеи қоидай қўчиш ном қоидаест, ки онро бори нахуст Соддӣ баён кардааст: дар α -кохиш барқаи ҳаста ба қадри $2e$ ва массааш ба қадри тақрибан чаҳор воҳиди атомии масса кам мешавад – дар натиҷа унсурни маҳсул ду хона сўйи ибтидиои ҷадвали даврӣ мекӯчад. Ин нуктаро ба вситаи рамзҳо чунин ифода кардан мумкин аст:



Ин чо унсур бо рамзҳои маъмулии кимиёй ишорат шудааст: дар тарафи чапи рамзи унсур дар шакли шохис (индекс)-и поёни барқаи ҳаста сабт мешаваду дар шакли шохиси болоӣ – массаи атомӣ. Чунончи, хидроген рамзи ${}_1^1 H$ дорад. Барои α -зарра (ҳастаи атоми ҳелий) ишорати ${}_2^4 He$ қабул шудааст ва ғ.

Дар бета-кохиш ҳаста электрон меафканад – дар натиҷа барқаи ҳаста як воҳид меафзояд, вале массааш қариб бетафйир мемонад:



Ин чо ${}_{-1}^0 e$ ишорати электрон аст: шохиси «0» нишон медиҳад, ки массаи электрон назар ба як воҳиди атомии масса ноҷиз аст. Баъди β -кохиш унсур як хона сўйи поёни ҷадвали даврии унсурҳо мекӯчад.

Дар афқаниши гамма-квант барқаи ҳаста тафйир намеёбад; массаи ҳаста низ дар ин маврид хеле кам тафйир меёбад.

Қоидаҳои қўчиш нишон медиҳанд, ки дар кохиши радиоактивӣ барқа ба дурустӣ бобақо аст ва массаи атомии нисбии ҳаста тақрибан бақо дорад.

Ҳастаҳои нави дар натиҷаи кохиши радиоактивӣ пайдошууда (дар навбати худ) низ радиоактив буда метавонанд.



Дар коҳии радиоактивӣ табдили ҳастаҳои атомӣ рӯй медиҳад.



1. Дар коҳиши радиоактивӣ қадом қонунҳои ба шумо маълуми бақо риоя мешаванд?
2. (Иловай тарҷумон). Дар сурати аз ҳастаи атом хориҷ гардиданни электрон барқаи ҳаста як воҳид зиёд мешавад. Шумо инро чӣ шарҳ медиҳед?

§79. Қонуни коҳиши радиоактивӣ. Даври нимкоҳиши


Падидай коҳиши радиоактивӣ тобеи қонуни оморӣ (қонуни статистики) мебошад.

Резерфорд табдилоти ҳастаҳои радиоактивро таҳқиқ карда, бо роҳи таҷрибай дарёфт, ки фаъолияти он моддаҳо бо мурури замон тағйир меёбад. (Аз ин ҳусус дар банди пешина сухан рафт). Чунончи, фаъолияти радон пас аз 1 дақ аллакай ду бор кам мешавад¹.Faъолияти уран, торий ва радий ворӣ унсурҳои радиоактив низ бо мурури замон мекоҳад (кам мешавад), аммо ин коҳиш бағоят оҳиста аст. Барои ҳар як моддаи радиоактив фосилаи муайяни вақте вуҷуд дорад, ки дар он фаъолият ду бор кам мешавад. Ин фосила даври нимкоҳиши ном гирифтааст.

Даври нимкоҳиши Т фосилаи вақтест, ки дар тӯли он нисфи адади мавҷудаи атомҳои радиоактив мекоҳад. Дарвоқеъ, фаъолияти манбаъро дар натиҷаи ду тақсимӣ баробар кардани он ҳам ду бор кам кардан мумкин аст.

Коҳиши фаъолият, яъне кам шудани адади коҳишҳо дар воҳиди вақт барои яке аз моддаҳои радиоактив дар рас. 180 тасвир ёфтааст. Даври нимкоҳиши ин модда 5 шабонарӯз аст.

Акнун бубинем, ки қонуни коҳиши радиоактивиро чӣ тавр ифода кардан мумкин аст. Бигзор,



1. Аслан ин ҷо гап на дараи худи радон, балки дар бораи торон ном изотопи он меравад, ки ишорати ^{220}Rn дорад ва даври нимкоҳишаш қариб 1 дақ (55,6 с) аст. (С.К.).

адади атомҳои радиоактив дар лаҳзаи аввали вақт ($t = 0$) N_0 бошад. Он гоҳ, пас аз муддати баробар ба як даври нимкоҳиш ин адад баробари $N_0/2$ мешавад. Пас аз як даври дигар ин адад баробари

$$\frac{1}{2} \frac{N_0}{2} = \frac{N_0}{4} = \frac{N_0}{2^2}$$

мешавад. Пас аз муддати $t=nT$, яъне пас аз n даври нимкоҳиш ин микдор атоми радиоактив бокӣ мемонад:

$$N = N_0 \frac{1}{2^n}$$

ё ин ки азбаски $n=t/T$ аст, пас

$$N = N_0 2^{-\frac{t}{T}}. \quad (10.1)$$

Ҳамин аст ифодаи риёзии қонуни коҳиши радиоактивӣ. Аз рӯйи ин ифода адади атомҳои то ин ё он лаҳза нокоҳидаи радиоактивро муайян мекунанд.

Даври нимкоҳиш бузургии асосиест, ки суръати коҳиши радиоактивиро ифода мекунад. Ҳар қадре ки даври нимкоҳиш кам бошад, атомҳо муддати ҳамон қадр кӯтоҳтар мезиянд (нокоҳида бокӣ мемонанд), яъне коҳиш ҳамон қадр зудтар рӯй медиҳад. Даври нимкоҳиш барои моддаҳои радиоактиви гуногун қиматҳои басе гуногун дорад. Мисол, даври нимкоҳиши уранӣ $^{238}_{92}U$ тақрибан $4.5 \cdot 10^9$ сол аст. Маҳз ҳамин аст, ки фаъолияти уран солҳои сол қариб бетагиҳир мемонад. Даври нимкоҳиши радий ^{226}Ra назар ба уран хеле кам – ҳамагӣ 1600 сол аст. Ҳамин аст, ки радиј назар ба ҳамон микдори уран фаъолияти хеле зиёд дорад. Үнсурҳои радиоактиве низ мавҷуданд, ки даври нимкоҳиши миллионяки сония ё камтар аз он мезиянд.

Барои аз рӯйи формулаи (10.1) муайян кардани даври нимкоҳиш адади ибтидоии атомҳои N_0 -ро дониста, адади атомҳои нокоҳида N -ро барои ин ё он фосилаи вақти t ёфтани мебояд.

Худи қонуни коҳиши радиоактивӣ басе сода аст. Вале маънои физикии онро фаҳм кардан осон нест. Дарвоқеъ, мувофиқи ин қонун дар ҳар яке аз фосилаҳои вақти ҳамон як ҳиссаи атомҳои мавҷуда (дар муддати як даври нимкоҳиш нисфи атомҳо) мекоҳад. Пас, бо мурури замон суръати коҳиш ҳеч тағиҳир намеёбад.

Атомҳои радиоактив «пир» намешаванд. Масалан, атомҳои радион, ки аз коҳиши радий ба вучуд меоянд, чӣ дар лаҳзаи пайдоиши

худ ва чӣ баъди 10 дақиқаи тавлиди худ имкони якхелай коҳиш ёфтанд доранд. Коҳиши ҳар як ҳаста – ин, содатар гӯем, на «марг аз пирӣ», балки «фалокати ногаҳониест» дар «ҳаёти» он. Мағҳуми синн барои атомҳо (саҳеҳтар гӯем, барои ҳастаҳо)-и радиоактив маънӣ надорад. Барои онҳо танҳо умри миёнаи атомҳои радиоактив таъмишӣ мебошад.

Муддати мавҷудияти атомҳои алоҳида аз хиссаҳои сония то миллиардҳо сол буда метавонад. Масалан, атоми уран метавонад, ки миллиардҳо сол қарор ҳобидар, ногаҳон битаркад, бо вуҷуде, ки атомҳои ҳамсояҳои он метавонанд, ки миллиардҳо соли дигар қарор бихобанд. Умри миёна т – ин қимати миёнаи арифметикий (ҳисобӣ), умри адади ба қадри кофӣ зиёди ҳамон як навъи атомҳост ва бо даври нимкоҳиш T чунин алоқаманд аст:

$$\tau \approx 1,4T. \quad (10.2)$$

Лаҳзаи коҳиши атоми алоҳидаро пешгӯй кардан имконнапазир аст. Танҳо дар бораи умри миёнаи атомҳои таркиби маҷмӯи сератом сухан рондан маънии муайян дорад. Қонуни коҳиши радиоактивӣ адади атомҳои маҳз ба ҳисоби миёна дар ин ё он фосилаи вақт коҳандаро муайян мекунад. Вале майл аз қимати миёна ба ин ё он дараҷа ҳамеша вуҷуд дорад ва ҳар қадре ки адади атомҳои маҷмӯй (чунончи, адади атомҳои радиоактиви манбаъ) кам бошад, ин майл ҳамон қадр зиёд ҳоҳад буд. Қонуни коҳиши радиоактивӣ қонуни оморӣ (қонуни статистикий) мебошад¹.



Дар бораи қонуни коҳии радиоактивии адади ками атомҳо ба таври муайян муҳокима рондан беҳуда аст, зоро ин қонун танҳо барои маҷмӯи иборат аз адади зиёди атомҳои таҳқиқиаванда риоя мешавад.



1. *Ҳисобгирак бета-зарраҳои манбаъи радиоактиви камфаъолиятиро сабт мекунад. Оё фосилаҳои байни импулсҳои сабткардаи ҳисобгирак баробар меоянд?*
2. *(Иловайи тарҷумон). Мо гуфтем, ки атомҳои радиоактив «пир» намешаванд. Ин чӣ маънӣ дорад?*

1. Яъне танҳо барои адади зиёди атомҳои радиоактив риоя мешавад (С.К.).

§80. Изотопҳо

Омӯзииши падидаи радиоактивият қашифиёти мухимеро боис гардид, ки он бо табиати ҳастаҳои атомӣ алоқаманд аст.

Чунонки аз мушохидай адади зиёди табдилоти радиоактивӣ оҳиста-оҳиста равшан гашт, моддаҳое мавҷуданд, ки бо вучуди хосиятҳои кимиёни комилан якхела доштан соҳиби хосиятҳои ба куллӣ гуногуни радиоактиванд (яъне бо тарзҳои гуногун коҳиш меёбанд). Онҳоро бо ҳама усулҳои мавҷудайи кимиёй чудо кардан мусассар нагардид. Дар ҳамин замина с.1911 Соддӣ таҳмин кард, ки атомҳои аз ҷиҳати кимиёй ҳамхосият, вале аз ҷиҳати дигар (масалан) аз ҷиҳати радиоактивият гуногунхосият мавҷуданд – ин унсурҳоро дар ҳамон як хонаи ҷадвали даврии Менделеев ҷой додан мебояд. Соддӣ онҳоро *изотоп* номид (аз юн. *isos* – баробар, монанд ва *topos* – ҷой, яъне унсурҳое, ки ҳамон як ҷойро ишғол мекунанд).

Баъди як сол, вақте ки Ҷ.Ҷ.Томсон массаи ионҳои неонро бо усули дар майдонҳои магнитӣ ва электрикӣ майл додани онҳо ҷен кард, гуфтаи Соддӣ ба куллӣ тасдиқ гашт ва шарҳ ёфт. Қисми зиёди онҳо массаи атомии нисбии 20 ва қисми хеле камашон массаи 22 доранд. Ҳамин аст, ки массаи атомии нисбии омехта 20,2 мешавад. Атомҳои соҳиби ҳамон як хосиятҳои кимиёй дорон массаи гуногун буда метавонистанд. Табиист, ки ҳарду навъи неон дар ҷадвали Менделеев ҳамон як хонаро ишғол мекунанд, яъне изотоп мебошанд.

Ҳамин тариқ, изотопҳо на танҳо бо хосиятҳои радиоактивӣ, балки *бо массаи ҳуд низ фарқ мекунанд*. Зимнан, равшан гашт, ки маҳз фарқи массаҳо мухим аст. Барқаи ҳастаҳои атомҳои изотопҳо, ки адади электронҳои атомӣ ва аз ин рӯ хосиятҳои кимиёни атомҳоро ифода мекунанд, баробаранд. Вале массаи ҳастаҳои изотопҳо аз якдигар фарқ доранд.

Ҳастаҳо устувор ҳам буда метавонанду ноустувор ҳам. Тафовути хосиятҳои радиоактивии изотопҳо бо он алоқаманд аст, ки ҳастаҳои онҳо массаи гуногун доранд.

Холо сабит шудааст, ки ҳама унсурҳо изотоп доранд. Аммо на ҳама унсурҳо изотопи устувор доранд. Баъзеи онҳо танҳо изотопҳои нопойдор (яъне изотопҳои радиоактив) доранд. Вазнинтарин унсури табиӣ – уран ҳам чанд изотоп дораду (массаи

атомии нисбиашон 238, 235, 234) сабуктарин унсур – хидроген ҳам (массаи атомии нисбиашон 1, 2, 3).

Изотопҳои хидроген шоёни таваҷҷуҳанд, зеро массаи онҳо аз яқдигар ду ё се бор фарқ мекунанд. Изотопи массаи атомии нисбиаш 2 дайтерий ном гирифтааст. Дайтерий устувор аст (яъне радиоактив нест). Микдори он дар омехтаи изотопҳои хидроген басе кам – ҳамагӣ 1:4500 мебошад.

Дар натиҷаи бо оксиген омезиш ёфтани дайтерий *оби вазнин* ном обе ҳосил мешавад, ки ҳосиятҳои физикии он аз ҳосиятҳои оби муқаррарӣ фарқи намоён доранд. Дар фишори атмосферии муътадил ин об дар ҳарорати $101,2^{\circ}\text{C}$ мечӯшаду дар ҳарорати $3,8^{\circ}\text{C}$ ях мебандад.

Изотопи дигари хидрогено, ки массаи атомии нисбиаш 3 аст, *тритий* мегӯянд. Ин изотоп бета-радиоактив мебошад (яъне электрон меафканад) ва даври нимкоҳиши тақрибан 12,3 сол дорад.

Мавҷудияти изотопҳо нишон медиҳад, ки барқаи ҳастаи атом на ҳама ҳосиятҳои он, балки танҳо ҳосиятҳои кимиёй ва ҳамон ҳосиятҳои физикии атомро таъйин мекунад, ки онҳо (чунончи, андозаҳои атом) ба сарҳадди қишири электронӣ вобастаанд. Вале қимати саҳҳои масса ва ҳосиятҳои радиоактивии атомро аз рӯйи рақами тартибии он (дар ҷадвали унсурҳо) муайян кардан муҳол аст.

Дакиқкорона чен кардани массаи атомии изотопҳо нишон дод, ки массаи атомии нисбии изотопҳо ба ададҳои том наздиқанд. Аммо массаи атомии унсурҳои кимиёй дар баязе мавридиҳо аз ададҳои том хеле фарқ мекунанд. Чунончи, массаи атомии хлор 35,5 аст. Ин он гуна маънӣ дорад, ки дар ҳолати табиӣ моддаи (аз ҷиҳати кимиёй) пок иборат аз омехтаи изотопҳоест, ки ҳиссаи онҳо дар оғариниши масса гуногун мебошад. Ба адади том наздиқӣ доштани массаи атомии нисбии изотопҳо барои равшан кардани соҳти ҳастаи атом басе муҳим буд.



Ҳама унсурҳои кимиёй изотоп доранд. Ҳастаҳои атомии изотопҳо барқаи якхела, вале массаи гуногун доранд.

-
- ?
1. (*Иловай тарҷумон*). Изотопҳои хидроген аз яқдигар бо қадом ҷиҳати худ фарқ мекунанд?
 2. Оё барӣ, ки массаи атомии нисбиаш 137,34 аст, изотоп дорад?

§81. Кашиф нейтрон


Дар роҳи инкишифи физикаи ҳастаи атом кашиф нейтрон (с. 1932) оғози марҳалаи муҳиме буд.

Табдили сунъии ҳастаҳои атомӣ. Ҳастаи атомро ба таври сунъӣ бори нахуст с.1919 Э.Резерфорд табдил додааст. Ин акнун кашиф тасодуфӣ набуд.

Азбаски ҳастаи атом манзума (система)-и басе пойдор мебошад ва азбаски **на** ҳароратҳои баланду **на** фишорҳои баланд ва на майдонҳои электрикӣ магнитӣ ба ҷараёни табдили унсурҳо ва ба суръати коҳиши радиоактивӣ асаре надоранд, Резерфорд пай бурда тавонист, ки барои ҳароб кардан ё табдил додани ҳаста энергияи зиёде зарур аст. Он вактҳо воситаи бехтарин α -зарраҳое буданд, ки дар натиҷаи коҳиши радиоактивӣ ба вучуд меомаданд.

Нахустин ҳастае, ки ба таври сунъӣ табдил дода шуд, ҳастаи атоми нитроген $^{14}_7N$ буд. Резерфорд нитрогенро бо α -зарраҳои афкандаи радијал алфаборон карда, ошкор соҳт, ки дар натиҷаи ин ҳастаҳои атоми хидроген – протонҳо ба вучуд меоянд.

Дар таҷрибаҳои нахустин протонҳо бо усули шарапшуморӣ (усули синтиллатсияҳо) ба ҳисоб гирифта мешуданд. Бинобар ин санчишҳо ҷандон сахҳо набуданд. Аммо бъяди ҷанд сол табдили нитроген дар камераи Вилсон мушоҳида карда шуд. Ҳастаҳои нитроген тақрибан ҳар як α -зарраи 50 000-уми афкандаи манбаи радиоактивро (ки дар даруни камера чой дошт) фурӯ бурда, ба ҳастаи оксиген табдил меёфтанд:



Дар рас.181 яке аз фотосуратҳои ин рӯйдодҳо тасвир ёфтааст. Дар тарафи чали сурат душоҳагие ба назар мерасад, ки шоҳаи гафси он хоси ҳастаи оксиген асту шоҳаи борикаш – хоси протон.

Радд (пай, из)-и алфа-зарраҳои дигаре, ки дар расм падид омадаанд, ростхаттаанд, зоро онҳо бо ҳастаҳои нитроген барнаҳӯрдаанд.

Бо таъсири α -зарраҳо табдил ёфтани ҳастаҳои фтор, натрий, алюмин ва ғ.-ро муҳаққиқони дигар ошкор кардаанд. Аз ҳамаи ин ҳастаҳо бо таъсири α -зарраҳо



Рас.181.


протон хориҷ мегардад. Вале ҳастаҳои вазнин (ҳастаҳои охири ҷадвали унсурҳо) бо таъсири α -зарраҳо табдил намёфтанд. Равшан буд, ки барқаи бузурги онҳо α -зарраҳои истифодашавандаро ба ҳаста наздик шудан намемонд.

Кашфи нейтрон. Соли 1932 дар таърихи физикаи ҳастаи атом воқеаи басе муҳим ба вуқӯй пайваст – он сол Ч.Чэдвик (ҳамкори Резерфорд) заррае қашф кард, ки он *нейтрон* ном гирифт.

Дар сурати алфаборон карданӣ бериллий протон ба вучуд намеомад. Вале дар ин маврид тобише мушоҳида мешуд, ки қобилияти зиёди нуфуз дошт ва аз варақаҳои сурбии гафсиашон 10-20 см гузашта метавонист. Гумон рафт, ки ин тобиш гӯё гамма-квантҳои баландэнергия бошанд. Ирен Жолио-Кийурӣ (духтари Мария ва Пьер Кийурӣ) ва ҳамсари ў Фредерик Жолио-Кийурӣ ошкор карданӣ), ки агар дар роҳи тобиши бериллий лавҳаи парафинӣ гузошта шавад, қобилияти ионофарии он нурҳо якбора меафзояд. Онон дуруст таҳмин карданӣ, ки тобиши бериллийӣ аз паравин (ки моддаи серҳидротен аст) протонҳоро зада мебаранд. Жолио-Кийуриҳо ба воситаи камераи Вилсон (тарҳи таҷриба дар рас.182 омадааст) ин протонҳоро ошкор соҳта, аз рӯйи дарозии дави онҳо энергияшонро баҳодод карданӣ. Агар гӯем, ки протонҳо дар натиҷаи ба онҳо задани гамма-квантҳо шитоб гирифтаанд, пас, энергияи ин квантҳо мебоист басе зиёд – қариб 55 МэВ (миллион электронволт) мебуд. Ҳамон с.1932 Чэдвик дар камераи Вилсон радд (пай)-и ҳастаҳои бо зарраҳои бериллийӣ барҳӯрдаи нитрогенро мушоҳида кард.

Аз рӯйи баҳододи ў энергияи гамма-кванте, ки ҳастаи нитрогенро суръати мутобиқ ба суръати мушоҳидашуда мебахшад, бояд камаш 90 МэВ бошад. Мушоҳидаи ҳастаҳои ақибрафтай аргон дар ҳамон гуна шароит рақами боз ҳам зиёдтар – 150 МэВ дод.

Ҳамин тарик, муҳаққиқон пайдоиши ин ҳастаҳоро натиҷаи барҳӯрди онҳо ва зарраҳои маҳрум аз массаи оромиши (гамма-квантҳо) пиндошта, ба муҳоли-




Рас.182.

фати ошкоро бархұрданд: тавре ба назар мерасид, ки гүё ҳамон як навъи гамма-квантқо дар ҳар маврид энергияи ҳархела дошта бошанд.

Равшан гашт, ки тахмини муҳаққикон дар бораи он ки гүё беррилий гамма-квант меафканда бошад, заминаи мантиқиі надорад. Ҳамчунин равшан гашт, ки бериллий бо таъсири α -зарраҳо ким-чай хел зарраҳои вазнин меафканад, зеро протонқо ё ҳастаҳои нитроген ва аргон маҳз дар натичаи бо зарраҳои вазнин бархұрдан соҳиби энергияи зиёд гардида метавонанд. Азбаски ин зарраҳо қобилияти баланди нуғуз доштанду газро бевосита ионида (ионизатсия карда) наметавонистанд, хулоса гирифта шуд, ки онҳо зарраҳои хунсо (яъне бебарқа) мебошанд. Ин фаҳмост, зеро агар онҳо хунсо намебуданд, бо моддаҳо таъсири мутақобили зүр мештанд ва аз ин рү, энергияи худро басе зуд сарф мекарданд.

Зарраи нав *нейтрон* ном гирифт. Бури онро ҳанұз с. 1920 Резерфорд пешгүй карда буд. Массаи нейтронхоро аз рүйи энергия ва импулси ҳастаҳои бо онҳо бархұрда муайян кардаанд. Массаи ин зарра назар ба массаи протон, ки 1836,1 m_e аст (m_e - массаи электрон) андак зиёдтар – 1838,6 m_e баромад.

Дар натичаи дар ҳастаи бериллий фурӯ рафтани α -зарра воқуниши зайл рүй медиҳад:



Ин чо ${}_0^1n$ рамзи нейтрон аст; массаи нисбии нейтрон тақрибан як воҳиди атомии масса асту барқаи он баробари сифр.

Нейтрон зарраи нопойдор аст: нейтрони озод (он ки аз ҳастаи атом берун аст) бо даври нимкоҳиши 11,3 дақ мекоҳад ва як протону як электрону як нейтрино ном зарраи бемассаи оромиш ба вучуд меоварад.



Нейтрон зарраест, ки барқа (бори электрикӣ, заряди электрикӣ) надорад. Массаи нейтрон назар ба массаи протон ба қадри 2,5 массаи электрон афзунтар аст. Ин зарра нопойдор мебошаад ва бо даври нимкоҳиши тақрибан 11,3 дақ мекоҳад.



1. Чарост, ки нейтрон дар натичаи бархұрди ростакиі бо протон энергияи худро битамом ба он медиҳаду дар бархұрд бо ҳастаи нитроген – танҳо қисми онро?
2. (Иловайи тарғумон). Нейтрон чӣ тавр қашф шудааст?

§82. Сохти ҳастаи атом. Қувваҳои ҳастай

Дафъатан пас аз қашфи нейтрон олими рус Д.Иваненко ва олими олмонӣ В.Хайзенберг бехабар аз якдигар модели протонӣ-нейтронии ҳастаҳои атомиро пешниҳод карданд, ки он дар тадқиқоти ояндаи табдилоти ҳастай тасдиқ гардид ва ҳоло ҷойи шакӯ шубҳа надорад.

Модели протонӣ-нейтронии ҳастаи атом. Мувофиқи модели протонӣ-нейтронӣ ҳаста аз ду навъ зарра – аз протонҳо ва нейтронҳо таркиб мейбад.

Адади протонҳои таркиби ҳаста ба адади электронҳои қишири электронии атом баробар аст, зоро атом ҷамъан хунсо (яъне сифрӣбарка) мебошад. Пас, адади протонҳои ҳаста ба рақами атомии унсури кимиёй (дар ҷадвали Менделеев) Z баробар аст.

Ҷамъи адади протонҳои ҳаста Z ва нейтронҳои он N , яъне

$$Z+N=A \quad (10.3)$$

адади массавӣ (яъне адади ҷирмӣ) ном гирифтааст. Азбаски массаи протон ба массаи нейтрон наздик аст ва ҳар яки онҳо тақрибан баробари як воҳиди атомии масса мебошад, пас, адади массавӣ ба массаи атомии нисбии то адади том яклухтшудаи унсур баробар меояд (массаи электронҳои таркиби атомро дар ин муқоиса ба эътибор нағирифтани мумкин аст, зоро он назар ба массаи ҳаста ҳазорҳо бор кам аст). Барои муайян кардани ададҳои массавӣ асбобҳои массасанҷии маҳсусе истифода мешаванд, ки саҳехияти баланд доштани онҳо ҳатмӣ нест.

Изотопҳо гуфта ҳастаҳоеро мефаҳманд, ки миқдори протонҳошон Z баробар асту миқдори нейтронҳошон N (ё адади масавиашон A) гуногун.

Қувваҳои ҳастай. Азбаски ҳастаҳо басе пойдоранд, пас, протонҳову нейтронҳо андаруни ҳаста бояд бо қувваҳои пурзӯр алоқаманд бошанд. Чигунаанд ин қувваҳо?

Пешакӣ метавон гуфт, ки қувваҳои ҳастай қувваҳои ҷозиба нестанд (қувваҳои ҷозиба бағоят сустанд). Ин қувваҳо қувваҳои электромагнитӣ низ нестанд, зоро онҳо дар байни зарраҳои ҳамбарка – протонҳо ҳам вучуд доранду дар байни зарраҳои аз ҷиҳати электрикӣ хунсо – нейтронҳо ҳам.

Пас, дар байни зарраҳои даруниҳастай – протонҳову нейтронҳо (онхоро нуклон низ мегӯянд) қувваҳои маҳсус амал меқунанд. Номи онҳо худбахуд ёфт шуд – қувваҳои ҳастай.

Хуб, хосиятҳои асосии қувваҳои ҳастай чигунаанд?

Қувваҳои ҳастай назар ба қувваҳои электрикӣ (ё худ қувваҳои кулонӣ) тақрибан сад бор қавитаранд. Ва умуман, онҳо пурзӯртарин қувваҳои табиатанд. Ҳамин аст, ки *таъсироти мутақобили зарраҳои ҳастаиро* таъсироти мутақобили зӯр меноманд.

Таъсироти мутақобили зӯр бо таъсироти мутақобили нуклонҳои таркиби ҳаста маҳдуд намешавад. Ин навъи маҳсуси таъсироти мутақобил аст ва дар баробари *таъсироти мутақобили электромагнитӣ* бисёр зарраҳои бунёдиро хос мебошад.

Хосияти дигари муҳими қувваҳои ҳастай ин аст, ки онҳо кӯтоҳтаъсиранд. Қувваҳои электромагнитӣ бо афзоиши масофа нисбатан оҳиста кам мешаванд ва доираи зуҳуроти онҳо номаҳдуд мебошад, ҳол он ки қувваҳои ҳастай (чунонки ҳанӯз аз таҷрибаҳои Резерфорд рӯшан буд – ниг. §72) танҳо дар масофаҳои ҳамчени андозаи ҳаста, яъне дар масофаҳои 10^{-12} – 10^{-13} см зоҳир мегарданд. Ҳаста, маҷозан гӯем, «паҳлавонест бағоят кӯтоҳдаст».

Назарияи микдории қувваҳои ҳастай ҳанӯз чандон мукаммал нест. Бисёр ҷиҳатҳои соҳтмони ин назария дар ҳамин 10–15 соли охир равшан гаштааст.



Ҳастаҳои атомӣ аз протонҳо ва нейтронҳо таркиб ёфтанд. Ин зарраҳо дар ҳаста бо қувваҳои қавитарини табиат – бо қувваҳои ҳастай нигаҳдорӣ мешаванд.



1. (*Иловай тарҷумон*). Кӯтоҳтаъсир будани қувваҳои ҳастай зуҳуроти чист?
2. Шумо боз чӣ гуна хосиятҳои асосии қувваҳои ҳастаиро медонед?
3. (*Иловай тарҷумон*). Оё мавҷудияти дейтрон (ҳастаи атоми дейтерий) бурҳони қотее буда метавонад, ки дараҷаи зӯрии қувваҳои ҳастай ба барқаи нуклонҳои мутақобилтаъсиркунанда вобастагӣ надоранд?

§83. Энергияи бандиши ҳастаҳои атомӣ

Мафҳуми энергияи бандиши ҳаста дар саросари физикии ҳаста мақоми багоят муҳим дорад. Энергияи бандиши шарҳи пойдории ҳастаҳоро осон мегардонад, имкон медиҳад, ки сабаби хориҷ гардидани энергияи дохилиҳастай ба хубӣ дарк шавад.

Нуклонҳоро андаруни ҳаста қувваҳои тавони ҳастай нигоҳ медоранд. Барои аз ҳаста қандани нуклон (протон ё нейтрон) кори зиёде ичро кардан, яъне ба ҳаста энергияи зиёде додан мебояд.

Энергияи бандиши ҳаста гуфта энергияро фаҳмидан мебояд, ки барои ба нуклонҳои алоҳида таҷзия (ҷузъ-ҷузъ) кардан ҳаста зарур аст. Дар заминай қонуни бақои энергия инҷунин метавон гуфт, ки энергияи бандиши ба энергияе баробар мебошад, ки дар натиҷаи аз нуклонҳои алоҳида таркиб ёфтани ҳаста хориҷ мегардад.

Энергияи бандиши ҳастаҳо басе бузург аст. Хуб, онро чӣ тавр муайян кардан мумкин аст?

Дар замони ҳозира, ки назарияи микдории қувваҳои ҳастай мукаммал нест, ба таври назарӣ ҳисоб кардан энергияи бандиши (мисли он ки энергияи бандиши электронҳову ҳаста ёфта мешавад) бас душвор аст. Бо вучуди ин, ҳисобҳои тақрибӣ имконпазиранд, ба шарте ки массаи ҳаста камубеш дақиқ муайян бошад. Он гоҳ дар сурати истифода кардан таносуби эйнштейни байни масса ва энергия, яъне

$$E = mc^2 \quad (10.4)$$

энергияи бандиши ҳар гуна ҳастаро ёфтани (ба маънои баҳодод кардан) имконпазир ва осон аст.

Дакиқтарин санчишҳои массаи ҳастаҳо нишон медиҳад, ки *massai оромииши ҳаста M_x назар ба ҷамъи массаҳои оромииши протонҳову нейтронҳои таркибидиҳандай он ҳамеша кам аст:*

$$M_x < Zm_p + Nm_n \quad (10.5)$$

Дар ин маврид, чунонки мегӯянд, камомади масса вучуд дорад: фарқи массаҳои $\Delta M = Zm_p + Nm_n - M_x$ мусбат мебошад. Аз ҷумла барои ҳелий 4He массаи ҳаста назар ба массаи ду протону ду нейтрон ба қадри 0,75% кам аст. Пас, барои як мол ҳелий $\Delta M = 0,03$ г хоҳад буд.

Кам шудани масса гоҳи аз протонҳову нейтронҳо ташкил ёфтани ҳаста он гуна маънӣ дорад, ки дар ин маврид энергияи ин

манзу маи нуклонҳо ба қадри энергияи бандиш E_δ кам мешавад, яъне:

$$E_\delta = \Delta M c^2 = (Zm_p + Nm_n - M_x)c^2 \quad (10.6)$$


хоҳад буд. Аммо энергияи E_δ ё массаи ΔM дар ин сурат кучо мешаванд?

Дар мавриди аз нуклонҳо ташкил ёфтани ҳаста ба сабаби танҳо дар масофаҳои кӯтоҳ вучуд доштани қувваҳои ҳастай ин зарраҳо бо шитоби хеле зиёд сўйи яқдигар меоянди. Гамма-квантҳои дар ин маврид хориҷшаванда соҳиби энергияи маҳз E_δ ва ин миқдор масса мешаванд:

$$\Delta M = \frac{E_\delta}{c^2}.$$

Дар бораи он ки энергияи бандиш бағоят бузург аст, мисоли зайл шаҳодат медиҳад: аз ташаккули 4 г ҳелий он қадр энергия чудо мешавад, ки ҳангоми сўхтани 1,5–2 вагон ангиштсанг хориҷ мегардад.

Маълумоти басе муҳим дар бораи хосиятҳои ҳастаҳо аз таҳқики вобастагии энергияи бандииши хос ё, хубтараш, энергияи бандииши



Рас.183.

вежса (энергияи бандише, ки ба сари як зарраи ҳастай рост меояд) ба адади массавӣ A ба даст меояд. Онро бо роҳи таҷрибавӣ муйян мекунанд.

Аз рас.183 ба хубӣ аён аст, ки сарфи назар аз ҳастаҳои сабуктарин энергияи бандиши хос барои аксари кулли ҳастаҳо тақрибан доимӣ ва баробари 8 МэВ/нуклон мебошад. Ин аз энергияи бандиши электрону ҳастаи ҳидроген, ки ба энергияи иониш (ионизатсия) баробар аст, қарib миллион бор зиёд аст.

Хатти қачи дар ин расм тасвиришуда дар соҳаи ададҳои массавии $A = 50\text{--}60$, яъне дар соҳаи оҳан ва унсурҳои ба он наздик максимуми норавшане дорад. Энергияи бандиши хоси баъзе ҳастаҳои ин соҳа ба $8,5\text{--}8,6$ МэВ/нуклон мерасад. Ҳастаҳои атомҳои ин соҳа пойдортаринанд.

Энергияи бандиши хоси як нуклони ҳастаҳои вазнин бо зиёд шудани адади нуклонҳо А аз он сабаб кам мешавад, ки баробари зиёд шудани адади нуклонҳо адади протонҳои ҳаста низ меафзояд – дар натиҷа қувваҳои телаҳӯрди кулонии байнӣ протонҳо афзуда, энергияи бандишро кам мекунанд, зеро қувваҳои кулонӣ зидди қувваҳои ҳастай равонаанд ва ҳастаро майли пора кардан доранд.



Нуклонҳо андаруни ҳастаи атом ба воситаи қувваҳои пурзӯри ҳастай алоқаманданд. Энергияи бандииши хоси як зарраи ҳастаиро аз рӯи камомади массаи ҳаста ёфтани мумкин аст.



1. Энергияи бандииши ҳаста чӣ гуна энергия аст?
2. Сабаб чист, ки ҳастаи мис пойдор асту ҳастаи уран – нопойдор?

§84. Вокунишҳои ҳастай

Ҳастаҳои атомӣ дар натиҷаи таъсироти мутақобил кардан табдил ёфта метавонанд. Дар ин гуна табдилот энергияи кинетикии зарраҳои вокунишкунанда кам ё зиёд шуда метавонад.


Вокунишши ҳастай гуфта тағйиротеро мефаҳманд, ки дар таъсироти мутақобили онҳо бо зарраҳо ё бо ҳастаҳои дигар рӯй медихад. Мисолҳои вокунишҳои ҳастаиро шумо дар §82 дида будед.

Вокунишҳои ҳастай он гоҳ рӯй медиҳанд, ки зарраҳо ба ҳаста хеле наздик рафта, ба доираи таъсири қувваҳои ҳастай даромада тавонанд. Зарраҳои соҳиби барқаи якхела аз ҳамдигар тела меҳӯранд. Аз ин рӯ зарраи дорои барқаи мусбат ба ҳаста ё як ҳаста ба ҳастай дигар дар сурате наздик рафта метавонанд, ки ба онҳо энергияи кинетикии зиёде бахшида шуда бошад. Ин гуна энергияро, масалан, ба протонҳо ё зарраҳои дигар ё ба ҳастаҳои сабук ба воситаи суръатфизоҳои зарраҳои барқаманд бахшидан мумкин аст. Ин усули шитоб бахшидани зарраҳо назар ба истифодай алфа-зарраҳои афкандаи ҳастаҳои радиоактиви изотопҳои табий пурсамартгар аст. Дарвоқеъ, бо ёрии суръатфизоҳо ин зарраҳоро энергияе (тақрибан 10^5 МэВ) бахшидан имконпазир аст, ки он назар ба энергияи алфа-зарраҳо (ба чавраш 9 МэВ) даҳҳо ҳазор бор зиёд аст; дигар ин ки протонҳоро низ истифода кардан мумкин аст (ин зарраҳо дар коҳишҳои радиоактивӣ зоҳир намешаванд ва гайр аз ин, барқаи протонҳо назар ба барқаи алфа-зарраҳо ду бор кам аст; пас, қувваи телаҳӯрди онҳо аз ҳаста низ ду бор кам аст); сеом ин ки ба воситаи суръатфизоҳои зарраҳои назар ба ҳастаи ҳелий вазнинтарро низ энергияи зиёд бахшидан мумкин аст.

Воқеъ гардондани нахустин вокуниши ҳастай бо таъсири протонҳои шитобдодаи баландэнергия с.1932 муюссар гашт. Он вақт ҳастай литий ба ду α -зарраҳо таҷзия карда шуд:



Чунонки аз фотосурати ин зарраҳо (дар камераи Вилсон)



Рас.184.

аён аст (рас.184), ҳастаҳои ҳелий мувофиқи қонуни бақои импулс аз рӯйи як ҳатти рост муқобили якдигар мечаянд (импулси протон назар ба импулси α -зарраҳои тавлидшаванда хеле хурд аст ва дар расм «радди по»-и протонҳо зоҳир нагардидааст).

Ҳосили энергии вокунишҳои ҳастай. Дар вокуниши ҳастаии (*) энергияи кинетикии ҳастаҳои дар ин маврид пайдошуудаи ҳелий назар ба энергияи кинетикии протони ба ҳастай литий зананда ба қадри 7,3 МэВ зиёд аст. Гоҳи табдил ёфтани ҳастаҳо энергияи дохилии онҳо (энергияи бандиш) тағиیر мейёбад. Дар вокуниши мисолшуда энергияи бандиши ҳоси нуклонҳо дар ҳастай ҳелий назар ба ҳастай литий зиёд аст. Бинобар ин қисми энергияи дохилии

ҳастай литий ба энергияи кинетикии α-зарраҳои ҳосилшаванда табдил меёбад.


Тағиیر ёфтани энергияи бандиши ҳастаҳо нишони он аст, ки энергияи оромиши натиҷавии зарраҳову ҳастаҳои вокунишкунанда бетағиир намемонад. Дарвөкөъ, энергияи оромиши ҳаста $M_x c^2$ мувофиқи формулаи (10.6) бевосита бо энергияи бандиш ифода карда шудааст. *Мувофиқи қонуни бақои энергия тағиироти энергии кинетикӣ дар ҷараёни вокуниши ҳастай ба тағиироти энергии оромии зарраҳову ҳастаҳои вокунишкунанда баробар мебошад.*

Ҳосили энергии вокуниши ҳастай ба фарки энергияҳои оромиши ҳастаҳову зарраҳо то ва байди вокуниш баробар аст. Мувофиқи гуфтаҳои пешинаи мо ҳосили энергии вокуниши ҳастай инчунин ба тағиироти энергияи кинетикии зарраҳои вокунишкунанда баробар мебошад.

Агар энергияи кинетикии зарраҳову ҳастаҳо байди вокуниш назар ба энергияи кинетикии то вокуниш доштаи онҳо зиёд бошад, дар натиҷаи вокуниш ин ё он микдор энергия хориҷ мегардад. Дар акси ҳол барои воқеъ гардондани вокуниш энергия сарф кардан лозим меояд – ба иборати дигар, дар ин маврид вокуниш дар натиҷаи фурӯ бурдани ин ё он микдори энергия рӯй дода метавонад. Дар сурати алфаборон кардан ҳастаҳои нитроген (ниг. §81) маҳз ҳамин гуна вокуниш рӯй медиҳад. Дар ҷараёни ин вокуниш як қисми энергияи кинетикӣ (такрибан 1,2 МэВ) ба энергияи дохилии ҳастаи маҳсул (ҳастае, ки дар натиҷаи вокуниш ҳосил мешавад) табдил меёбад.

Энергияи дар натиҷаи вокуниши ҳастай хориҷшаванда хеле зиёд буда метавонад. Вале онро бо роҳи бо ҳастаҳои таркиби ин ё он ҳадафи бехаракат бархӯрд додани зарраҳо ё ҳастаҳои шитобгирифта истифода кардан амалан бефоида аст, зоро аксари кулли зарраҳои шитобдида ба ҳастаи ҳадаф норасида, аз паҳлуи он гузашта мераванд.

Вокунишҳои ҳастай бо шитирохи нейтронҳо. Каффи нейтрон дар роҳи таҳқиқи вокунишҳои ҳастай табаддулоти куллӣ ворид соҳт. Нейтрон барқа надорад ва, аз ин рӯ, ба ҳастаи ҳар гуна атом озодона даромада, дар он ҳар гуна тағиирот ба вучуд оварда метавонад. Чунончи, ин гуна вокуниш имконпазир аст:



Физикдони бузурги итолиёй Э. Фермӣ нахустин муҳаққиқи вокунишҳои нейтронӣ буд. Ў ошкор соҳт, ки табдилоти ҳастаиро на танҳо нейтронҳои баландэнергия, балки нейтронҳои сустҳаракат низ воқеӣ гардонда метавонанд. Зимнан, нейтронҳои сустҳаракат дар аксари мавриҷҳо назар ба нейтронҳои баландэнергия (ё чунонки мегӯянд, нейтронҳои сареъ) ҳатто пурсамартаранд. Аз ин рӯ, дар баъзе мавриҷҳо нейтронҳои сареъро суст кардан зарур меояд. Онҳоро то энергияҳои ҳароратӣ (яъне нейтронҳои энергияшон мутобики энергияи ҳаракати ҳароратӣ барои ҳарорати ҳона, яъне 300 К) дар оби муқаррарӣ суст кардан осон аст, зеро об дорои адади зиёди ҳастаҳои ҳидроген – протонҳост; массаи протон ба массаи нейтрон қарib баробар аст; ин ҷиҳат аз он рӯ муҳим аст, ки дар барҳӯрди зарраҳои баробармасса додугирифти пурсамартарини энергияи кинетикӣ рӯй медиҳад: дар барҳӯрди марказии нейтрон бо протони қарор тамоми энергияи кинетикии нейтрон ба протон дода мешавад.



Вокунишҳои бо шитироки ҳастаҳои атомӣ рӯйдиҳанда басе гуногунанд. Ҳастаҳо нейтронҳоро аз худ намеронанд (тела намедиҳанд) ва, аз ин рӯ, нейтронҳо ба даруни ҳастаҳо озодона даромада, табдилоти гуногун ба вучӯд оварда метавонанд.

1. *Рас.183-ро бодиққат муюна карда, бигёд, ки чаро вокуниши $^3Li + ^1H \rightarrow ^4He + ^4He$ бе фурӯбурди энергия на танҳо рӯй дода метавонад, балки боз миқдори мӯайянни энергия ҳориҷ мегардонад.*
2. *Хосили энергии вокуниши ҳастай чист?*
3. *Тафовути вокунишҳои нейтронӣ аз вокунишҳое, ки бо таъсири зарраҳои барқаманд (зарраҳои электронӣ) рӯй медиҳанд, дар чист?*

§85. Пора шудани ҳастаҳои уран

Падидай пора (ё худ 2-3 тақсим) шудан хоси танҳо баъзе ҳастаҳои вазнин аст. Гоҳи пора шудани ҳар як ҳаста ду-се нейтрон ва чанд гамма-квант афканда мешавад ва энергияи зиёде ҳориҷ мегардад.

Кашфи падидай пора шудани уран. Порашуди ҳастаҳои уранро с.1938 олимони олмонӣ О.Ҳан ва Ф.Штрасман кашф кардаанд.

Онҳо собит карданد, ки дар сурати нейтронборон кардани уран унсурҳои қисми миёнаи ҷадвали даврӣ – барий, криптон, лантан ва г. ҳосил мешаванд. Аммо шарҳи дурусти ин падидашро маҳз чун падидашро пора шудани ҳастаи уран аввали с.1939 ба олими инглisis O.Фриш ҳамроҳи олими австриягӣ Л.Мейтнер мусассар гаштааст.


Пора шудани ҳастаи вазнин аз он сабаб имконпазир аст, ки массаи оромиши ин гуна ҳаста (ҳастаи вазнин) назар ба ҷамъи массаҳои оромиши ҳастапораҳои ҳосилшаванд заиде мебошад. Аз ин рӯ, энергияе хориҷ мегардад, ки ба микдори дар натиҷаи порашуд костаи массаи оромиш баробар (муодил) аст. Аммо дар ин мавриди массаи пурра бобако аст; ҳастапораҳо баробари ба вучуд омадан бо суръатҳои баланд ҳаракат мекунанд ва назар ба ҳолати оромиши худ массаи бештар доранд.

Имкони порашуди ҳастаҳои вазнинро инчунин бо ёрии ҳатти қачи вобастагии энергияи бандиши ҳоси як нуклон ба адади массавӣ A (ниг. рас.183) шарҳ додан осон аст. Энергияи бандиши ҳоси ҳастаҳои атомҳои охири ҷадвали даврӣ ($A \approx 200$) назар ба ҳамин гуна энергияи ҳастаҳои миёнаи системаи даврӣ ($A \approx 100$) тақрибан 1 МэВ камтар мебошад. Аз ин рӯ падидашро ба ҳастаҳои миёнамасса тақсим шудани ҳастаи вазнин «аз ҷиҳати энергӣ босарфа» аст. Ҳаста пас аз пора шудан ба ҳолате мегузарад, ки дар он энергияи камтарин бигирад. Дарвоҷеъ, ҳар қадре ки энергияи бандиши ҳаста зиёдтар бошад, дар ташаккули он бояд энергияи ҳамон қадр бештар хориҷ шавад ва аз ин рӯ, энергияи дохилии ҳастаи навташкил бояд ҳамон қадр камтар шавад.

Дар натиҷаи пора шудани ҳаста энергияи бандиши ба сари як нуклон ростоянда тақрибан 1 МэВ меафзояд. Пас, энергияи умумии дар ин мавриди хориҷшаванд заиде – тақрибан 200 МэВ бошад. Дар ҳеч вокуниши дигари ҳастай (вокунишҳои бо падидашро порашуд ноалоқаманд) ин микдор энергияи зиёд хориҷ намегардад.

Санчиши бевоситаи энергияи дар натиҷаи пора шудани ҳастаи $^{235}_{92}U$ хориҷшаванд нишон дод, ки дар ин сурат воқеан, энергияи баробар ба ≈ 200 МэВ хориҷ мегардад ва қисми зиёди ин энергия (тақрибан 168 МэВ)-ро ҳастапораҳо дар шакли энергияи кинетикий бо худ мебаранд.

Дар рас.185 «радди по»-и ҳастаҳои порашудаи уран (дар камераи Вилсон) тасвир ёфтааст.



Рас.185.


Энергияе, ки дар натичаи пора шудани ҳастаҳо хориҷ мегардад, табииати электростатикӣ дорад, на ҳастай. Энергияи кинетикии бағоят зиёде, ки ҳастапораҳо соҳиб мегарданд, дар натичаи телаҳӯрди кулонии онҳо пайдо мешавад.

Механизми пора шудани ҳаста. Ҷараёни пора шудани ҳастаро дар заминай чакрамодели ҳаста метавон шарҳ дод. Мувофиқи ин модел лаҳти нуклонӣ ба чакраи мои барқаманд монандӣ дорад

(рас.186,а). Қувваҳои ҳастаии байни нуклонҳо мисли қувваҳои дар байни молекулаҳои моёъ амалкунанда кӯтоҳтаъсиранд. Андаруни ҳаста дар баробари қувваҳои бузурги электростатикии телаҳӯрди байни протонҳо, ки ҳамеша ҳастаро майли пора кардан доранд, қувваҳои назар ба онҳо хеле пурзӯри ҳастай низ амал мекунанд, ки хосияти ҷозибавӣ доранд. Маҳз ҳамин қувваҳо ҳастаро аз вайрон шудан нигоҳ медоранд.

Ҳастаи уран-235 курашакл аст. Ин ҳаста дар натичаи фурӯй бурдани нейтрон ангехта мешавад ва тазийк ёфта (ё чунонки мегӯянд, деформатсия шуда), меёзад ва шакли дарозрӯ мегирад (рас. 186,б). Ёзиши ин «чакра» то даме давом мекунад, ки қувваҳои телаҳӯрди байни ҳиссаҳои ёзидаи он назар ба қувваҳои дар гарданаи «чакра» (рас.186,в) амалкунандай кашиш зиёд шаванд. Баъд гарданаи чакра меканад – ҳаста ду пора мешавад (рас.186,г). Ин қисмҳо, ки ҳастапора ном гирифтаанд, бо таъсири қувваҳои кулонии телаҳӯрд аз якдигар бо суръати тақрибан сияки суръати рӯшной дур мешаванд.

Аfkаниши нейтронҳо ғоҳи пора шудани ҳаста. Дар ҷараёни пора шудани ҳаста, чунонки гуфтем, дуссе нейтрон ба вучуд меояд. Ин басе



Рас.186.

мухим аст, зеро истифодаи амалии энергияи дохилиҳастай маҳз дар ҳамин замина имконпазир гашт.

Сабаби чанд нейтрони озод афкандани ҳастаи порашавандаро дарк кардан душвор нест. Биёед, якчоя мулоҳиза кунем: маълум аст, ки дар ҳастаҳои устувор нисбати адади нейтронҳо бар адади протонҳо (ё худ адади нисбии нейтронҳо) бо зиёд шудани рақами атомӣ меафзояд. Бинобар ин дар ҳастапораҳо адади нисбии нейтронҳо назар ба ҳамин гуна нисбати хоси ҳастаҳои мобайнии ҷадвали даврӣ қадре зиёдтар меояд. Ҳамин аст, ки ҳаста гоҳи пора шудан чанд нейтрон хориҷ карда, адади нисбии нейтронҳои хурдро муътадил мегардонад. Онҳо дорои энергияҳои гуногун – аз чанд МэВ то ададҳои хеле хурди наздики сифр буда метавонанд.

Ҳастапораҳо аксаран массаи нобаробар мегиранд. Онҳо саҳт радиоактиванд, зеро чанд нейтрони зиёдатӣ доранд. Бинобар ин онҳо коҳиш ёфта, дар натиҷаи чанд бета-коҳиш ба изотопҳои устувор табдил мейбанд.

Ҳастаҳои уран (ва баъзе ҳастаҳои дигар) бе таъсири нейтрон, худбаҳуд низ пора мешаванд. Ин падидаро с.1940 олимони рус Г.Н.Флеров ва К.А.Петржак кашф кардаанд. Даври нимкоҳиши ҳастаҳои уран барои порашуди худбаҳуд тақрибан 10^{16} сол аст, ки ин назар ба даври нимкоҳиши онҳо бо роҳи алфафиканӣ қариб ду миллион бор тӯлонитар аст.



Пора шудани ҳастаҳои атомии унсурҳои вазнин аз он рӯ имконпазир мебошиад, ки энергияи бандииши хоси ин ҳастаҳо назар ба ҳамин гуна энергияи ҳастаҳои дар натиҷаи ин падида ҳосилшавандӣ камтар аст.

§86. Вокунишҳои ҳастаии занҷирӣ

Дар натиҷаи пора шудани ҳар як ҳастаи уран ду-се нейтрон ба вучӯд меояд. Ин имкон дод, ки вокуниши занҷирии порашуди уран амалӣ гардонда шавад.

Ҳар як нейтроне, ки аз ҳастаи порашаванда хориҷ мегардад, дар навбати худ дар ҳастаи ҳамсоя фурӯ рафта, онро пора карда ва аз он боз ду-се нейтрони дигар ба вучӯд оварда метавонад;

нейтронҳои хоричкардаи ин ҳастаҳо ҳастаҳои дигарро пора карда метавонанд ва ғ. Дар натиҷа адади ҳастаҳои порашаванда басе зуд меафзояд ва вокуниши занчирий рӯй медиҳад.

Вокуниши ҳастаии занчирий вокунишест, ки дар он зарраҳои вокунишовар (нейтронҳо) чун маҳсули худи ҳамин вокуниш ба вучуд меоянд.

Дар натиҷаи вокуниши ҳастаии занчирий энергияи зиёде – аз ҳар ҳаста қариб 200 МэВ хориҷ мегардад. Дар натиҷаи пора шудани ҳама ҳастаҳои таркиби 1 г (1 гиром!) уран 23000 кВт/с² энергия хориҷ мешавад – ин баробари миқдори энергияист, ки goҳи сӯхтани 3 т ангишт ё 2,5 т нафт хориҷ мегардад.

Аммо барои амалӣ гардондани вокуниши занчирий на ҳама гуна ҳастаҳои бо таъсири нейтронҳо порашавандаро метавон истифода кард. Ба ҷанд сабаб аз ҳама ҳастаҳои атомҳои табии танҳо ҳастаҳои атомҳои изотопи уран-235 ($^{235}_{92}U$) қобили истифода ҳастанд.

Изотопҳои уран. Урани табии асосан аз ду изотоп – ^{238}U ва ^{235}U иборат аст. Изотопи ^{235}U ҳамагӣ 1/140 ҳиссаи изотопи якумро ташкил медиҳад.

Ҳастаҳои ^{235}U ҳам бо таъсири нейтронҳои сареъ (нейтронҳои баландэнергия) пора мешаваду ҳам бо таъсири нейтронҳои ҳароратӣ (онҳое, ки энергияи ҳамагӣ 0,025 эВ доранд). Вале ҳастаҳои ^{238}U танҳо бо таъсири нейтронҳои дорои энергияи камаш 1,1 МэВ пора мешаванд. Такрибан 60%-и нейтронҳои дар ин маврид ҳосилшаванда ҳамин гуна энергия доранд. Ва такрибан ҳар як нейтрони панҷум ҳастаи ^{238}U -ро пора мекунаду нейтронҳои боқимондаро ҳастаҳои ҳамин изотоп фурӯ мебаранд, вале пора намешаванд. Аз ин рӯ, дар сурати истифода кардани танҳо изотопи ^{238}U воқеъ гардондани вокуниши занчирий имконпазир буда наметавонад.

Зариф (коэфисент)-и афзошии нейтронҳо. Барои воқеъ гардидани вокуниши занчирий шарт нест, ки ҳар як нейтрон як ҳастаро пора кунад. Барои ин танҳо зарур аст, ки адади миёнаи нейтронҳои дар миқдори муайяни уран пайдошуда бо мурури замон кам нашавад.

Ин шарт дар сурате риоя мешавад, ки зарифи афзошии нейтронҳо бештар аз як ё ақаллан баробари як бошад. *Зарифи афзошии нейтронҳо* гуфта нисбати адади нейтронҳои ин ё он «насли» нейтронҳоро бар адади нейтронҳои «насли» пешина мефаҳманд.

Ин чо иваз шудани наслҳои нейтронӣ маҷмӯи падидаҳои пора шуданҳоеро ифода мекунад, ки дар онҳо нейтронҳои насли кухна фурӯ бурда мешаванду ба ҷойи онҳо нейтронҳои насли нав ба вуҷуд меоянд.

Агар зариби афзоиши нейтронҳо $k \geq 1$ бошад, адади нейтронҳо бо мурури замон меафзояд ё собит (бетагайир) мемонад ва воқуниши занцирӣ қатъ намегардад. Барои $k < 1$ адади нейтронҳо бо мурури замон кам мешавад – дар ин сурат воқуниши занцирӣ имконпазир буда наметавонад.

Бузургии зариби афзоиши нейтронҳо бо чаҳор омили зайл таъйин мешавад.

1) дар ҳастаҳои ^{235}U фурӯ рафтани нейтронҳои оҳиста ва пора шудани ин ҳастаҳо; дар ҳастаҳои ^{235}U ва ^{238}U фурӯ рафтани нейтронҳои сареъ (баландсуръат) ва пора шудани ин ҳастаҳо;

2) фурӯ рафтани нейтронҳо дар ҳастаҳои ^{235}U ва ^{238}U , вале пора нашудани онҳо;


3) аз тарафи ҳастаҳои таркиби маҳсулоти порашуд, моддаи нейтронҳистакунанда (дар бораи ин сухан дар пеш аст) ва ҷузъиёти соҳтмонии дастгоҳ рабуда шудани нейтронҳо, ва

4) аз моддаи порашаванда берун рафтани нейтронҳо.

Адади нейтронҳо танҳо дар натиҷаи падидаи навъи якум меафзояд (ин асосан аз ҳисоби пора шудани ҳастаҳои ^{235}U рӯй медиҳад). Се падидаи бокимонда боиси кам шудани адади нейтронҳо мегарданд. Вокуниши занцирӣ дар моддаи иборат аз ҳастаҳои танҳо ^{238}U , ҷунонки гуфтем, имконпазир нест, зоро дар ин маврид $k < 1$ мебошад (адади нейтронҳои тавлидшаванда назар ба адади нейтронҳои фурӯраванда кам аст).


Барои ҷараёни муътадил гирифтани воқуниши занцирӣ мебояд, ки зариби афзоиши нейтронҳо дар дараҷаи $k = 1$ нигоҳ дошта шавад. Ин баробариро ба дурустӣ нигоҳ доштан зарур аст, зоро дар сурати ҳатто $k = 1,01$ шудан қариб дафъатан таркиш рӯй медиҳад.

Ҳосил шудани плутоний. Падидаи нейтронро фурӯ бурдан, вале пора нашудани ҳастаи ^{238}U басе муҳим аст. Ин рабоиш боиси ба вуҷуд омадани изотопи радиоактиви ^{239}U мегардад, ки даври нимкоҳишаш 23 дақ аст ва як электрон афканда, нептуний (нахустин унсури трансуранӣ) ҳосил мекунад:



Ин чо *v* рамзи *антинейтрино* ном зарраи сабукест, ки ҳамроҳи электрон ба вучуд меояд ва антизарраи нейтрино мебошад.

Нептуний низ устувор нест ва бо даври нимкоҳиши тақрибан 2 рӯз мекоҳад. Дар ҷараёни ин коҳиши үнсури дуюми транс-урани (яъне үнсури байдиурани дар ҷадвали даврии үнсурҳо) ҳосил мешавад, ки *плутоний* ном гирифтааст. Ин аст вокуниши коҳиши нептуний ва пайдоиши плутоний:



Плутоний устувор аст ва даври нимкоҳиши 24 000 сол дорад. Ҳосияти муҳими ин изотопи плутоний ин аст, ки вай мисли ^{235}U бо таъсири нейтронҳои ҳароратӣ пора мешавад. Пас, плутоний низ чун сӯзишвории ҳастай хидмат карда метавонад: дар натиҷаи вокуниши ҳастаии занчирии плутонийӣ низ энергияи тақрибан 200 МэВ/ҳаста хориҷ мешавад.



Дар натиҷаи вокунишиҳои ҳастаии занчирий энергияи зиёде хориҷ мегардад. Ин гуна вокуниши ба он сабаб имконпазир аст, ки дар натиҷаи пора шудани ҳар як ҳаста беш аз як нейтрон, дақиқтар гӯем, ду-се нейтрон ба вучуд меояд (яъне аدادи нейтронҳои тавлидишуда назар ба аدادи нейтронҳои маҳвишуда зиёдтар аст). Қисми зиёди энергияи дар натиҷаи пора шудани ҳаста хориҷгашиштаро дар шакли энергияи кинетикий ҳастапораҳо бо худ мебаранд.



1. Зариб (коэфисент)-и афзошии нейтронҳо ба ҷӣ бастагӣ дорад?
2. Барои воқеӣ гардондани вокуниши ҳастаии занчирий қадом изотопҳо истифода мешаванд?

§87. Реактори атомӣ

Реактори атомӣ (ё реактори ҳастаӣ) дастгоҳест, ки дар он вокуниши ҳастаии занчирии идорапазир воқеӣ гардонида мешавад.

Ҳастаҳои уран, хусусан ҳастаҳои изотопи ^{235}U , аз ҳама хубтар нейтронҳои оҳиста (нейтронҳои ҳароратӣ)-ро мерабоянд. Эҳтимоли рабоиши нейтронҳои оҳиста ва порашуди минбаъдаи ҳастаи нейтронҳӯрда назар ба ҳамини нейтронҳои сареъ садҳо бор


зиёд аст. Аз ин рӯ дар реакторҳои бо уранӣ табиӣ коркунанд ба рои зиёд кардани зарби афзоиши нейтронҳо моддаҳои нейтронохистакунандаро ба кор мебаранд. Рӯйдодҳое, ки дар реактори атомӣ сурат мегиранд, дар рас. 187 тасвир ёфтаанд.

Чузъиёти асосии реактори атомӣ. Дар рас. 188 речай дастигоҳи энергиядихандае омадааст, ки «дилаш» реактори атомист. Инҳоанд чузъиёти асосии реактор: сӯзишвории ҳастай (^{235}U , ^{239}Pu , ^{238}U ва ғ.), моддаи нейтронохистакунанда (оби вазнин, оби муқаррарӣ, графит ва ғ.), моддаи ҳомили гармо барои аз кӯраи реактор (зонаи фаъоли реактор) берун баровардани гармо (об, натрий моеъ ва ғ.) ва олати танзими суръати вокуниш (милаҳои дорои кадмий ё бор ворӣ моддаҳои хубфурӯбараандай нейтронҳо).

Реактор аз берун бо пӯшиши маҳсусе чун девори бетонии баоҳан пӯшида мешавад, то ки нейтронҳову гамма-квантҳоро боздошта тавонад.

Моддаи нейтронохистакунандай хуб оби вазнин аст (ниг. §80). Оби муқаррарӣ (одӣ) худ нейтронҳоро рабуда, ба оби вазнин табдил меёбад. Графит низ моддаи нейтронохистакунандай хуб аст, зеро ҳастаҳои таркиби он нейтронҳоро фурӯ намебаранд.

Массаи буҳронӣ. Зарив (коэфисент)-и афзоиши нейтронҳо к танҳо он гоҳ баробари як мешавад, ки андозаҳои реактор ва мувофиқан ба он массаи сӯзишвории ҳастай аз хадди муайян – андозаҳои буҳронӣ ва массаи буҳронӣ зиёд бошанд. Массаи



Рас.187.




Рис.188.

бухронй ҳамон миқдори камтарини моддаи порашаванд аст, ки ҷараён гирифтани вокуниши ҳастаии занчирии худнигоҳдорандаро имконпазир мегардонад.

Дар сурати хурд будани андозаҳои реактор таровиши нейтронҳо аз тариқи сатҳи кӯраи реактор (зонаи фаъоли реактор, яъне ҷойе, ки дар он моддаи сўзишвории ҳастай воқеъ аст) аз ҳад зиёд мешавад. Ба қадри зиёд кардани андозаҳои реактор адади ҳастаҳои порашаванд мутаносибан ба ҳаҷм меафзояду адади нейтронҳои тарованд – мутаносибан ба масоҳати сатҳ. Бинобар ин андозаҳои реакторро зиёд карда, зарibi афзоиши нейтронҳоро ба $k=1$ расондан мумкин аст. Андозаҳои реактор дар сурате бухронй мебошанд, ки адади нейтронҳои дар натиҷаи работиши таровиш гумшууда ба адади нейтронҳои дар натиҷаи пора шудани ҳастаҳои сўзишворӣ ҳосилшуда баробар ояд. Андозаҳои бухронй ва мувофиқан ба он массаси бухронй ба навъи сўзишвории ҳастай, ба навъи моддаи нейтроноҳистакунанда ва соҳти реактор бастагӣ доранд.

Барои порчаи курашакли урани тозаи ^{235}U массаси бухронй (бе моддаи нейтроноҳистакунанда) қарib 50 кг аст. Дар ин сурат радиуси кура бояд тақрибан 9 см бошад (зичии уран $19,1 \text{ g/cm}^3$ аст). Истифодаи моддаи нейтроноҳистакунанда ва пӯшиши нейтронинъикоскунанда бериллийӣ имкон медиҳад, ки массаси бухронй то ба 250 г оварда шавад.

Кори реактор ба воситаи милаҳои бакадмий ё бabor (милаҳои дорои унсурҳои кимиёи кадмий ё бор) идора карда мешавад. Агар милаҳо аз кӯраи реактор берун кашида шаванд, $k > 1$ ме-

шаваду агар онҳо ба даруни қўра дароварда шаванд, $k < 1$ меояд, яъне милаҳоро ба даруни қўраи реактор дароварда, дар ҳар лаҳза вокуниши занчириро қатъ гардондан мумкин аст. Реактор ба воситаи компьютер аз дур идора карда мешавад.

Реактори сареънейтрон. Реакторхое ҳам сохта шудаанд, ки бе моддаи нейтроноҳистакунанда ва бо нейтронҳои сареъ (нейтронҳои баландсуръат) амал мекунанд. Эҳтимоли бо таъсири нейтронҳои сареъ пора шудани ҳаста кам аст. Ҳамин аст, ки реактори сареънейтрон (реактори мутобиқ ба истеъмоли нейтронҳои баландэнергия) бо истифодай урани табий кор намекунад.

Вокуниш дар ин гуна реактор он гоҳ занчирий мешавад, ки урани истифодашаванда камаш 15% изотопи ^{235}U дошта бошад. Бартарии реактори сареънейтрон ин аст, ки гоҳи кор карданি он ба миқдори зиёд плутоний (яъне моддаи нави сўзишвории ҳастай) ҳосил мешавад ва хосиятҳои ҳастаи он ба ҳамин гуна хосиятҳои ^{235}U хеле наздиканд. Ин гуна реакторро *реактори бозтавлидӣ* меноманд, зеро дар он моддаи порашаванда тавлид мейбад. Реакторхое бунёд ёфта истодаанд, ки зариби бозтавлиди онҳо ба 1,5 мерасад, яъне дар онҳо дар натиҷаи «сўхтан»-и 1 кг ^{235}U то 1,5 кг плутоний ҳосил мешавад, ҳол он ки дар реакторҳои одӣ зариби бозтавлид ҳамагӣ 0,6–0,7 аст.

Нахустин реакторҳои атомӣ. Вокуниши ҳастаи занчирии пора шудани уран бори нахуст 22 декабри соли 1942 дар ШМА таҳти роҳбарии Э.Фермӣ амалӣ гардонида шудааст.

Дар Русия нахустин реактори атомӣ 26 декабри соли 1946 таҳти роҳбарии олимӣ шуҳратманд И.В.Курчатов ба кор дароварда шуда буд.



Дар қўраи реактор (зонаи фаъоли реактор) гайр аз сўзишвории ҳастай боз моддаи нейтроноҳистакунанда ва милаҳои танзими кори реактор ҷой дода мешаванд. Энергияи дар қўраи реактор ҳосилишавандаро ба воситаи моддаи ноқили гармо берун мебароранд.



1. *Массаи буҳронӣ чист?*
2. *Истифодаш моддаи нейтроноҳистакунанда дар реактори атомӣ чӣ зарурат дорад?*
3. *(Иловай тарҷумон) Реактори сареънейтрон дар баробари реактори атомии одӣ чӣ бартарӣ дорад?*

§88. Вокунишҳои гармоҳастай (термоҳастай)

Як шудани ҳастаҳои сабук боиси хориҷ гардиданни энергияи зиёде мегардад.

Массаи оромиши ҳастаи уран-235 назар ба ҷамъи массаҳои оромиши ҳастапораҳои ҳосилшаванда бештар аст. Аммо барои ҳастаҳои сабук кор ранги тамоман дигар дорад. Ҷунончи, массаи оромиши ҳастаи ҳелий назар ба ҷамъи массаҳои оромиши ду ҳастаи дейтерий (ки онҳоро ҷузъҳои таркибии ҳастаи ҳелий пиндоштан мумкин аст) қадре кам аст.

Ин он гуна маънӣ дорад, ки дар сурати як шудани ҳастаҳои сабук массаи оромиш кам мешавад ва, пас, дар ин маврид бояд энергияи зиёде хориҷ гардад. Ин навъ вокунишҳои як шудани ҳастаҳои сабук *вокунишҳои гармоҳастай* ном гирифтаанд, зеро онҳо танҳо дар ҳароратҳои баланд рӯй медиҳанд.

Вокуниши гармоҳастай як шудани ҳастаҳои сабук дар ҳароратҳои бисёр баланд аст.

Барои як шудани ду ҳаста зарур аст, ки онҳо ба яқдигар то масофаҳои такрибан 10^{-12} см наздик карда шаванд, яъне ба соҳаи зуҳуроти қувваҳои ҳастай дароянд. Телаҳӯрди кулонии ҳастаҳо аз яқдигар монеи ин наздикӣ мегардад. Ин телаҳӯрдро дар натиҷаи, масалан, зиёд кардани энергияи кинетикии ҳаракати ҳароратии ҳастаҳо метавон бартараф соҳт.


Энергияи дар вокуниши гармоҳастай ба сари ҳар як нуклон чудошаванда назар ба энергияи хоси дар вокуниши занцирий чудошаванда зиёд аст. Ҷунончи, дар сурати як шудани дейтрон (ҳастай изотопи вазнини ҳидроген – дейтерий) ва тритон (ҳастай изотопи абарвазнини ҳидроген – тритий) ба сари ҳар нуклон тақрибан 3,5 МэВ чудо мешавад, ҳол он ки ҳамин гуна энергия барои вокуниши занцирии уран ҳамагӣ 0,8 МэВ/нуклон аст.

Вокунишҳои гармоҳастай дар такомули тадриции Коинот роли муҳим доранд. Энергияи тобиши Офтобу ситораҳо табии гармоҳастай дорад. Аз нигоҳи физикаи мусоир ситора дар марҳалай ибтидоии инкишоф асосан аз ҳидроген иборат мебошад. Ҳарорати даруни ситора ба дараҷае баланд аст, ки рӯй додани вокунишҳои гармоҳастаиро имконпазир мегардонад – ҳамин аст, ки андаруни ситора протонҳо як шуда, ҳастаи ҳелий ҳосил карда

метавонанд. Баъд, дар натицаи як шудани ҳастаҳои ҳелий унсурҳои вазнинтар низ ба вучуд меоянд.

Вокунишҳои гармоҳастай дар такомули унсурҳои кимиёй дар Коинот роли ҳалкунанда доранд. Ин вокунишҳо он қадр энергия хориҷ мегардонанд, ки он ситораҳоро миллиардҳо сол тобон медорад.

Амалӣ гардонидани вокунишҳои гармоҳастаии идорашаванда дар шароити Замин инсониятро манбаи амалан бепоёни энергия ҳоҳад дод. Аз ин ҷиҳат вокуниши умебахштарин вокуниши як шудани ҳастаҳои атомҳои изотопҳои хидроген – дейtron ва три-ton аст:



Дар натицаи ин вокуниш энергияи багоят зиёд – 17,6 МэВ хориҷ мегардад. Азбаски тритий дар табиат вучуд надорад, вай бояд дар худи реактори гармоҳастай аз литий ҳосил шавад.

Чунонки ҳисобуқитоб нишон медиҳад, вокуниш дар сурате босарфа ҳоҳад буд, ки маводи вокуниш ҳарорати садҳо миллион келвин ва зичии на камтар аз 10^{14} – 10^{15} зарра дар 1 см^3 дошта бошад. Ин гуна ҳароратхоро усулан дар натицаи дар плазма ба вучуд овардани пардаҳт (тахлия, разряд)-и электрикии пурзӯр воқеӣ гардондан имкон дорад. Ин ҷо душвории асосӣ дар тӯли 0,1–1 с нигоҳ дошта тавонистани плазмаи баландҳарорат аст.

Барои ин ҳеч гуна «зарфи» моддӣ кор намеояд, зеро дар ин гуна ҳарорат деворҳои он дафъатан бухор мешаванд. Усули ягонаи имконпазир усули дар ҳаҷми маҳдуд ба воситаи майдонҳои магнитии шадид нигоҳ доштани плазма мебошад. Аммо ҳалли ин масъала ба сабаби нопойдор будани плазма то ҳол муяссар нагардидааст. Нопойдории плазма боиси он мегардад, ки қисме аз зарраҳои он дар натицаи диффуз аз «деворҳои» магнитӣ берун мезаҳад.

Имрӯз хушбинона метавон умед баст, ки дер ё зуд реакторҳои гармоҳастай мавриди истифода қарор мегиранд. Муҳаққиқони кунунӣ дар роҳи ба даст гирифтани «лаҷом»-и вокунишҳои гармоҳастай комёбиҳо бисёр доранд. Ин гуна тадқиқот таҳти раҳбарии Л.Арсимович ва М.Леонтович оғоз ёфтааст ва ҳоло ба қӯшиши шогирдони онҳо идома дорад.

Холо бошад, танҳо ҳамин мұяссар гаштааст, ки вокуниши як-шуд (синтез)-и идоранопазири таркишсон дар бомбаи хидрогенӣ (бомбаи гармоҳастай) амалӣ гардонида шудааст.



Воқеӣ гардондани вокунишиҳои гармоҳастаии идорапазир ҳалли масъалаи бо гармо (кормоя, энергия) таъмин кардани инсониятро равшан месозад. Вале вокунишиҳои гармоҳастаии идоранопазир (дар бомбаҳои хидрогенӣ), марги инсониятро боис гардида метавонанд. Худо нишон надиҳад!



1. *Сабаб чист, ки як шудани ҳастаҳои сабук танҳо дар ҳароратҳои абарбаланд имконпазир буда метавонад?*
2. *Ҳам дар натиҷаи пора шудани як ҳастаи вазнин ва ҳам дар натиҷаи як шудани ду ҳастаи сабук энергия хориҷ мегардад. Шумо инро чӣ шарҳ медиҳед?*

§89. Татбиқи энергияи атомӣ

Энергияи ҳастаи атом ба мақсадҳои нек бори аввал дар Рӯсия истифода шудааст: соли 1954 дар ш. Обнинск неругоҳи атомии барӯ (НАБ) бо иқтиидори 5 000 кВт ба кор даромад. Гармои дар реактор ҷудошаванд ба барои ба ҳаракат даровардани турбини бухорӣ истифода мешавад.

Рушди энергетикаи атомӣ. Неругоҳҳои атомии Нововоронеж, Санкт-Петербург, Курск, Чернобил ва ф. низ ҳамин тавр амал мекунанд. Реакторҳои ин неругоҳҳо тавони 500–1000 МВт доранд.

Неругоҳҳои атомӣ пеш аз ҳама дар қисми аврупоии мамлакат сохта мешаванд. Ин бо он алоқаманд аст, ки дар қисми гарбии мамлакат неругоҳҳои атомӣ назар ба неругоҳҳои ҳароратӣ (ки моддаҳои органикӣ месӯзанд) фоидаовартаранд. Реакторҳои атомӣ сӯзишвории органикиро, ки торафт камчинтар шуда истодааст, истифода намекунанд ва роҳи оҳанро бо вагонҳои пури ангишт банд намекунанд, оксигени ҳаворо «намехӯранд» ва ҳаворо хо-кистаролуд намекунанд. Аммо дар маҳалҳои серодам ҷой додани неругоҳҳои атомӣ ҳавфи бузурге дар худ ниҳон дорад. Реакто-ри ҳароратинейtron танҳо 1-2 дарсади урани истифодашаван-

Фермий Энрико (1901-54) - физикдони итолиёй, ки дар инкишоф додани физикий назарий ва таҷрибавӣ саҳми зиёд дорад. Соли 1938 ў ба ШМА фирор кардааст. Фермий дар як вақт бо Дирак назарияи квантии оморӣ (статистикӣ)-и электрон ва зарраҳои дигарро оғарид, ки он омори Фермий – Дирак (ё статистикаи Фермий – Дирак) ном гирифтааст. Ў назарияи микдории бета-кохишро низ бунёд кардааст, ки онро нахустназарияи таъсироти мутакобили зарраҳои бунёдӣ пиндоштан мумкин аст. Фермий дар соҳаи омӯзиши физикии нейтрон чанд қашфиёт дорад.

Таҳти роҳбарии Фермий с.1942 бори нахуст вокуниши ҳастаии идорашаванда амалӣ гардонда шуд.



даро «месӯзонад». Истифодаи пурраи сӯзишвории ҳастай дар реакторҳои сареънейтрон имконпазир аст (ин навъи реакторҳо дар шакли плутоний сӯзишвории нав низ истехсол мекунанд). Соли 1980 дар неругоҳи атомии Белоярск нахустин дар ҷаҳон реактори сареънейтрон бо тавони 600 МВт ба кор андохта шуд.

Энергетикаи атомӣ низ мисли бисёр соҳаҳои дигари саноат барои муҳити атроф ҳавфу ҳатар дорад, ки номатлубтарини он гаждии радиоактивист. Масъалаи «дағғи»-и партовҳои радиоактивӣ ва аз ҳам чидани неругоҳҳои аз кор афтода мушкилоти зиёде пеш мёёрад.

НАБ (неругоҳи атомии барқ) тавре бунёд мешавад, ки барои кормандон ва аҳолии атроф то ҷойе, ки имкон дорад, беҳавф бошад. Таҷрибаи истифодаи НАБҳо дар тамоми ҷаҳон нишон медиҳад, ки муҳити зист аз ҳавфи гаждиҳои радиоактивии муассисаҳои энергетикаи атомӣ эмин мемонад, ба шарте ки онҳо бо режими муътадил амал кунанд. Аммо таркиши блоки ҷаҳоруми НАБ-и Чернобил нишон дод, ки дар соҳтмони реакторҳои атомӣ ва истифодаи онҳо беътиноӣ кардан чӣ бадбаҳтиҳо пеш оварда метавонад.

Реакторҳои атомӣ дар киштиҳои яҳшикан ва киштиҳои зери-обӣ низ истифода мешаванд.

Силоҳи атомӣ (силоҳи ҳастай). Вокуниши занчирии идоранопазир дар бомбаи атомӣ воқеӣ гардонда шудааст ва дар ин маврид зариб (коэфисент)-и афзоиши нейтронҳо басе бузург мебошад.

Барои он ки адади ҳарчи бештари ҳастаҳои уран якбора энергия хориҷ кунанд, яъне барои он ки таркиш рӯй дихад, нейтронҳои сареъ (баландэнергия)-ро бе моддаҳои нейтронҳоистакунанда истифодаи кардан мебояд. Дар бомбаи атомӣ ба сифати моддаи



Курчатов Игор Васильевич (1903-60) - физикдо-ни рус. Курчатов аз с.1943 сарвари тадқиқоти атомй буд. Тахти роҳбарии ў нахустин реактори атомии Аврупо (1946) ва нахустин бомбаи атомии шӯравӣ (1949) сохта шудааст. Курчатов пеш аз он ки бо соҳтмони реактори атомий машғул гашт, хосиятҳои диэлектрикҳо (сегнетоэлектрикҳо), вокунишҳои бо таъсири нейтронҳо рӯйдиханда, радиоактивияти сунъӣ ва г.-ро тадқик мекард. Кашфи ҳолатҳои ангехтаи нисбатан дарозумри ҳастаҳо (ё, чи навъе ки мегӯянд, изомерияи ҳастай) низ бо номи Курчатов алоқаманд мебошад.

тарканда урани ^{235}U -и тоза ё плутонийи ^{238}Pu -и тоза истифода мешавад.

Барои вοкεй гардондани таркиш шароите фароҳам овардан мебояд, ки андозаҳои маводи тарканда аз андозаҳои буҳронӣ зиёд бошад. Барои ин ё ду порчай андозаҳошон тобуҳронии маводи таркандаро зуд якҷо мекунанд ё як порчаро якбора то андозаҳое мефишоранд, ки таровиши нейтронҳо аз сатҳи хурдшу-даи он бағоят кам шавад, он қадр кам шавад, ки андозаҳои порча абарбуҳронӣ шаванд. Ҳарду тарзро бо ёрии моддаҳои таркандаи муқаррарӣ амалӣ мегардонанд.

Дар натиҷаи таркиши бомба ҳарорат то ба даҳҳо миллион келвин мерасад. Ин афзоиши ҳарорат боиси бағоят зиёд шуда-ни фишор ва пайдоиши мавҷи пурзӯри таркиш мегардад. Дар айни ҳол тобиши шадиде низ рӯй медиҳад. Махсулоти вокуниши занҷирии ҷараённи таркиш саҳт радиоактиванд ва барои мавҷудоти зинда ҳавфи зиёд доранд.

Бомбаҳои атомиро ИМА дар охири ҷанги дуюми ҷаҳон бар зидди Ҷопон (Япония) истифода карданд. ИМА с.1945 дар шаҳрҳои Нагасаки ва Хирошима Ҷопон бомбаи атомӣ тарконданд. Ин амалиёти нобуд соҳтани одамон ҳеч гуна зарурати ҳарбӣ надошт, зеро он вақт дар таслим шудани Ҷопон шакке набуд.

Дар бомбаи ҳидрогенӣ (гармоҳастай) ба сифати манбаи ҳарорати баланд (ки барои як кардани ҳастаҳо зарур мебошад) бомбаи атомии уранӣ ё плутонийиеро ба кор мебаранд, ки ан-даруни бомбаи ҳидрогенӣ ҷой дода мешавад. Имкони техникии зиёд кардани энергияи таркиши ин навъ бомбаҳо маҳдуд нест. Фояҳои асосии таркиши гармоҳастаиро бâъди ҷанги дуюми ҷаҳонӣ А.Сахаров ба майдони истифода овардааст.

Ҳаминро низ бояд хотирнишон қунем, ки чанги ҳастай кардан баробари худкушист. Бинобар ин мебояд, ки чи сохибони силохи атомй ва чий мамлакатҳои бесилоҳ барои манъу маҳв кардани воситаҳои атомии қатли ом бо қатъияти тамом ҷадал дошта бошанд.

§90. Ҳосил кардани изотопҳои радиоактив ва корбурди онҳо

Изотопҳои радиоактив дар саноат (индустрия)-и атомӣ ҳарчи бештар корбаст шуда истодаанд.

Унсурҳои кимиёие, ки дар табиат вуҷуд надоранд. Бо ёрии реакторҳои атомӣ изотопҳои радиоактиви ҳама унсурҳои кимиёиеро, ки дар табиат дар шакли пойдор (устувор) мавҷуданд, ҳосил кардан имконпазир аст. Унсурҳои рақами атомиашон $Z = 43, 61, 85$ ва 87 изотопи устувор надоранд. Чунончи, дарозумртариин изотопи унсури 43 -ум (технетсий) даври нимкоҳиши $2,6 \cdot 10^6$ сол дорад (^{97}Tc), ки ин назар ба синни геологии Замин ($4,6 \cdot 10^9$ сол) қарib 1800 бор кӯтоҳтар мебошад – ҳамин аст, ки технетсий дар моддаи Замин боқӣ намондааст ва дучор намоеяд.

Дар натиҷаи вокунишҳои ҳастай унсурҳои трансураний (унсурҳои баъдиураний) низ ба вуҷуд оварда шудаанд. Мо дар бораи ду унсури аввали трансураний – нептуний ва плутоний аллакай камубеш сухан кардем. Файр аз инҳо боз унсурҳои зайл ҳосил карда шудаанд:

америтсий ($Z=95$),	резерфордий (104),	унунтрий (113),
кйурий (96),	дубний (105),	унунквадрий (114),
берклий (97),	сиборгий (106),	унунпентрий (115),
калифорний (98),	борий (107),	унунхексий (116),
эйнштейний (99),	ҳассий (108),	унунсептий (117),
фермий (100),	мейтнерий (109),	унуноктий (118),
менделевий (101),	дармштадтий (110),	унунбинилий (119),
нобелий (102),	рентгений (111),	унуненний (120), ...
лоуренсий (103),	копернисий (112),	

Нишионаатомҳо. Дар замони ҳозира чи дар илм ва чи дар истехсолот доираи истифодаи изотопҳои радиоактиви гуногун

торафт васеъ шудан дорад. Аз ин ҷиҳат усули нишонаатомҳо ҷолиб аст. Ин усул бар он асос ёфтааст, ки хосиятҳои кимиёни изотопҳои радиоактив аз хосиятҳои изотопҳои норадиоактиви ҳамон унсурҳо фарқе надоранд.

Изотопҳои радиоактивро аз таҳқиқи партави онҳо – тобиш ё зарраҳои афкандашон ошкор соҳтан осон аст. Радиоактивият нишонаи маҳсусест, ки бо ёрии он рафтори унсури кимиёро дар вокунишҳои гуногуни кимиёй ва табдилоти физикии моддаҳо таҳқиқ кардан мумкин аст. Усули нишонаатомҳо яке аз пурсамартарин тарзҳои ҳалли масъалаҳои гуногуни биологӣ, физиологӣ, тиббӣ ва г. гардид.

Изотопҳои радиоактив – манбаи тобииҳо. Изотопҳои радиоактив дар соҳаҳои гуногуни илм, тиб ва техника чун манбаи гамма-квантҳо истифода мешаванд. Дар ин гуна мавридҳо асосан кобалти радиоактиви $^{60}_{27}Co$ корбаст мешавад, ки он квантҳои дорои энергияҳои 1,17 МэВ ва 1,33 МэВ меафканад.

Тавлиди изотопҳои радиоактив. Ин гуна изотопҳоро дар реакторҳои атомӣ ва суръатфизоҳои зарраҳои барқаманд ба вучуд меоваранд. Дар замони ҳозира ба ин кор як соҳаи бузурги саноат машғул аст.

Изотопҳои радиоактив дар биология ва тиб. Яке аз тарзҳои пажӯҳиши илмие, ки ба воситай нишонаатомҳо анҷом дода мешавад, тадқиқи мубодилаи моддаҳо дар организм мебошад. Исбот шудааст, ки дар муддати нисбатан кӯтоҳ организм қариб комилан нав мешавад, яъне атомҳои таркиби он бо атомҳои нав иваз мешаванд.

Аз ин қоида, чунонки санчиши таркиби изотопии хун нишон дод, танҳо оҳан истисност. Оҳан дар таркиби ҳемоглобин (гемоглобин)-и доначаҳои сурҳи хун дохил аст. Санчиши миқдори атомҳои ҳамроҳи хӯрок ба организм воридкардаи $^{59}_{26}Fe$ нишон дод, ки атомҳои оҳан ба хун қариб намегузаранд. Танҳо дар сурати дар организм кам шудани миқдори оҳан организм ин атомҳоро ҳазм мекунад (мегирад).

Дар мавриди вучуд надоштани изотопҳои радиоактиви ба қадри кофӣ дарозумр (чунончи, оксиген ва нитроген ин гуна изотоп надоранд) таркиби изотопии унсурҳои пойдорро тағиیر медиҳанд. Масалан, ба оксиген изотопи ^{18}O омехта, муқаррар

карданد, ки оксигени озоди дар натицаи фотосинтез ҷудошаванда сараввал на дар таркиби гази карбонат, балки дар об дохил будааст.

Изотопҳои радиоактив дар тиб ҳам барои ташхиси беморӣ (муайян кардани беморӣ) ва ҳам барои табобат истифода мешаванд. Ба хун қадре натрий радиоактив ворид карда, гардиши хунро санчидан осон аст.

Йод дар ғадуди сипаршакл (хусусан дар бемории Базедов) бисёр босуръят ҷамъ меояд. Мушоҳидаи ҷараёни дар ин ғадуд ҷамъ омадани ѹоди радиоактив ба воситаи ҳисобгираки нурҳои афкандаи ѹод имкон медиҳад, ки беморӣ ба зудӣ муайян карда шавад. Вояҳо (дозаҳо)-и зиёди ѹод бофтаҳои номуътадилинкишиф-ӯбандаро қисман ҳароб мекунад. Аз ин рӯ, ѹоди радиоактивро дар муолиҷаи бемории Базедов низ метавон истифодаи кард.

Изотопҳои радиоактив дар саноат. Изотопҳо дар саноат низ ҷойи истифода бисёр доранд. Як мисол. Назорат кардани фарсоиши маснуот: ҳалқаҳои сунба (поршен)-и муҳаррик (мотор)-и автомобилро нейтронборон мекунанд; ҳалқаҳо дар натицаи вокунишҳои ҳастай радиоактив мешаванд; ҳангоми кор кардани мотор зарраҳои аз ҳалқа ва деворҳои силиндр қандашудаи филиз ба равғани молидани мегузарад; баъд радиоактивияти ҳамин равғани корхӯрдаро санчида, дараҷаи фарсоиши ҳалқаро муайян мекунанд.

Бо ёрии изотопҳои радиоактив дар бораи диффузи филизот, рӯйдодҳои даруни печҳои домна ва ғ. мальумоти дақиқ ба даст овардан осон аст. Дастай ба қадри кофӣ шадиди гамма-тобиши манбаи радиоактив дар таҳқиқи соҳти даруни реҳтаҳои филизи – барои ошкор соҳтани нуқси онҳо истифода мешавад.

Изотопҳои радиоактив дар қишоварзӣ. Майдони истифодаи изотопҳо дар қишоварзӣ низ торафт фароҳтар шудан дорад. Қадре гаммаборон кардани тухми рустаниҳо (пахта, қарам, шалғамча ва ғ.) ҳосили онҳоро фаровонтар мегардонад.

Вояҳо (дозаҳо)-и зиёди тобиши радиоактивӣ ҷаҳиши сифатӣ (мутатсия)-и рустаниҳову микроорганизмҳоро боис гардида метавонад – ин дар баъзе мавридҳо пайдоиши рустаниҳои дорони ҳосиятҳои нави муҳимро боис мегардад. Бо ин усул навъҳои хуби гандум, лӯбиё ва ғ. ба вучуд оварда шудааст, микроорганизмҳои

пурмаҳсуле ҳосил карда шудааст, ки дар истехсоли антибиотикҳо ба кор мераванд. Гамма-тобиши изотопҳо барои нобуд сохтани ҳашароти зиёнвар ва барои нигаҳдошти маводи хӯрока низ истифода мешаванд.

Нишонаатомҳо дар кори зироат низ татбиқ ёфтаанд. Чунончи, барои донистани ин ки рустаниҳо кадом навъи поруҳои фосфориро беҳтар ба худ мегиранд, ба таркиби поруҳои гуногун фосфори радиоактивии $^{32}_{15}P$ илова карда, баъд радиоактивияти рустаниҳоро санҷида, микдори фосфор ва, аз рӯйи он, микдори поруҳои аз таркибҳои гуногун гирифтай рустаниҳоро муайян кардан мумкин аст.

Изотопҳои радиоактив дар бостоншиносӣ (археология). Барои муайян кардан синни ашёи органикӣ бостонӣ – чӯб, ангишти чӯб, матоъ, устухонҳои одаму ҳайвонот ва ғ. усули радиокарбонӣ татбики ачиб ёфтааст. Дар таркиби рустаниҳо ҳамеша изотопи радиоактиви $^{14}_6C$ (даври нимкоҳишаш $T=5700$ сол) мавҷуд аст, ки он ба микдори начандон зиёд дар ҳаво бо таъсири нейтронҳо аз нитроген ба вучуд меояд. Нейтронҳо бошанд, дар натиҷаи вокунишҳои ҳастаии дар атмосфера ҳосилкардаи зарраҳои сареи кайҳонӣ ба вучуд меоянд. Ин карбон бо оксиген пайваст шуда, гази карбонат ($^{14}CO_2$) ҳосил мекунад. Гази карбонат ба воситаи рустаниҳо (ғизо) ба ҷисми одамону ҳайвонот ворид мегардад. Ҳар гиром карбони таркиби намунаҳои дараҳти навбурида сонияе қариб 15 бета-зарра меафканад.

Рустаниӣ пас аз бурида шудан ва вучуди зинда пас аз марг дигар карбони радиоактив «хӯрда» наметавонанд. Микдори мавҷудаи ин изотоп дар ҷисми онҳо бо мурури замон мекоҳад. Микдори карбони радиоактиви таркиби намунаҳоро ҷен карда, синни онҳоро ёфтани осон аст. Ин усул барои муайян кардан синни намунаҳои то 50–60-ҳазорсола натиҷаи хуб медиҳад. Усули радиокарбонӣ дар муайян кардан синни мумиёҳои мисрӣ, бокимондаҳои гулханҳои замонҳои тотаъриҳӣ истифода шудааст. Барои муайян кардан синни минералҳою дигар намунаҳои миллионсолаву миллиардсола изотопҳои дигари радиоактив - ^{238}U , ^{235}U , ^{87}Rb ва ғ. истифода мешаванд, зеро ки умри дароз доранд.



Изотопҳои радиоактив дар зистшиносӣ, тиб, саноат, кишиварзӣ, бостоншиносӣ ва ғ. доирави васеи татбиқ доранд.



1. *Изотопҳои радиоактив чистанд ва чӣ татбиқҳо доранд?*
2. *(Иловай тарҷумон). Нишионаатомҳоро бо чӣ мақсад ва чӣ тавр истифода мекунанд?*

§ 91. Асари биологии тобиши радиоактивӣ

Тобиши моддаҳои радиоактив ба мавҷудоти зинда асари номатлуб дорад. Ҳатто ҳамон миқдор нуре, ки энергияи дар сурати пурра фурӯ бурда шудан ҳарорати бадани одамро ҳамагӣ $0,001^{\circ}\text{C}$ зиёд мекунад, фаъолияти ҳиссае аз ҳуҷайраҳои организмро қатъ гардонда метавонад.

Ҳуҷайраи зинда як чизи мураккабест, ки дар сурати ҳатто зарари андак дидани қитъаҳои алоҳидааш фаъолияти худро идома дода наметавонад. Зимнан, тобиши радиоактивӣ ҳатто дар сурати суст будан ба ҳуҷайраҳо зарари ҷиддӣ расонда, бемориҳои хавфноке падид оварда (чунончи, боиси пайдоиши *шуюъбеморӣ* гардида метавонанд) ва агар воя (доза)-и тобиши зиёд бошад, организми зинда ҷони худро аз даст медиҳад. Тобиши радиоактивӣ боз аз он ҷиҳат ҳавфнок аст, ки вояи ҳатто марговари он ҳеч гуна ҳиссиёти дардманӣ ба вучуд намеоварад.

Механизми таъсири ҳуҷайракушандагии тобиши радиоактивӣ ҳанӯз ҳаматарафа таҳқиқ нашудааст. Вале аён аст, ки ин таъсириот боиси ион-ион (ионизатсия) шудани атому молекулаҳои мухит мегардад – дар натиҷа фаъолияти кимиёни он атому молекулаҳо тағиیر меёбад. Таъсири тобиши радиоактивиро бештар аз ҳама мағзи ҳуҷайраҳо, ҳусусан мағзи ҳуҷайраҳои зудтаксимшаванда ҳис мекунанд. Ҳамин аст, ки ин тобиши пеш аз ҳама мағзи устухонро ҳароб мекунад – ин бошад, вайрон шудани ҷараёни пайдоиши ҳунро сабаб мешавад. Пас аз ин ҳуҷайраҳои узви ҳазми ҳӯрок ва узвҳои дигар ҳароб мешаванд.

Тобиши радиоактивӣ ба ирсият низ таъсири бад дорад. Дар бисёр мавридҳо ин асар номатлуб аст.

Нурборон кардани вучуди зинда фоида низ оварда метавонад. Ҳуҷайраҳои зудафзоишёбандаи варами хabis ё худ варами бадсифат (саратон) назар ба ҳуҷайраҳои солим асари тобиши радиоактивиро хубтар ҳис мекунанд. Ҳамин аст, ки варами хabisро бо таъсири гамма-тобиши манбаъҳои радиоактив фурӯ менишонанд

(дар ин кор гамма-тобиш назар ба тобиши рентгеній, ки пеш аз ин истифода мешуд, босамартар аст).

Воя (доза)-и тобиши радиоактивій. Барои ташхис додани да-рааи асари тобиш ба организмҳо зинда мағұхуми вояи тобиши истифода мешавад. Нисбати энергияи тобиши радиоактивій E -и фурӯбурдаи моддаи нурбороншаванда бар массай он модда m -ро вояи тобиши истифодашаванда мегүяңд ва онро чунин ифода мекунанд:

$$D = \frac{E}{m}. \quad (10.6)$$

Дар Манзумаи байналмилалии воҳидҳо (*SI*) вояи тобишро бо грэйҳо (Гр) ифода мекунанд. 1 Гр он гуна *воя (доза)-и тобиши аст, ки ба 1 кг массаи моддаи нурбороншаванда 1 Ч энергияи ҳар гуна тобиши ионана (тобиши ионзо) дода мешавад, яъне*

$$1 \text{ Гр} = 1 \text{ Ч/кг}.$$

Фони табиӣ – тобишҳои гуногун (тобиши кайҳонӣ, тобиши ашёи атроф ва ҷисми одам) дар тӯли як сол вояи баробар ба 0,002 Гр бар як одам дорад. Ҳайати байналмилалии ҳимоят аз тобишҳо барои ашҳоси бо тобишҳои гуногун коркунанда ба сифати *вояи ҳаддан* ҷоиз вояе муқаррар кардааст баробари 0,05 Гр. Вояи ба-робар ба 3-10 Гр агар дар муддати кӯтоҳ «хӯрда» шуда бошад, одамро ҷаҳаннам мебарад.

Рентген. Дар амалия, маъмулан, *рентген* (*P*) ном воҳиди вояи водоштӣ (дозаи экспозитсионӣ)-и тобиши истеъмол мешавад. Ин воҳид меъёри қобилияти ионофарандагии гамма-тобиши ва тобиши рентгенист. 1Р он гуна вояи гамма-тобиши ё тобиши рентгенист, ки он дар ҳачми 1 см^3 -и ҳавои хушк дар ҳарорати 0°C ва фишори мұйтадил такрибан $2 \cdot 10^9$ ҷуфт ион ҳосил мекунад (ҳар ҷуфт ион аз як иони мусбат иборат асту як электрон). Ба иборати дигар, барқаи умумии ҳар яке аз ин ду навъи ионҳо (мусбат ва манғай) дар алоҳидагӣ такрибан $3 \cdot 10^{-10}$ Кл аст. Адади ионҳои ҳосилшаванда бо энергияе алоқаманд мебошад, ки онро модда фурӯ мебарад. Дар амалияи воясанҷӣ (дозиметрия) 1Р-ро муодили вояи баробар ба 0,01 Гр гирифтан мумкин аст.

Ҳимояти организм аз тобишиҳои гуногун. Дар истифодаси ҳар гуна манбаи тобиши (изотопҳои радиоактив, реакторҳо ва ғ.) ҳамаи онҳоеро, ки аз рӯйи зарурат ба доираи таъсири тобишиҳо ворид мегарданд, ҳимоят кардан мебояд.

Содатарин тарзи ин гуна ҳимоят аз доираи хатарнок ба қадри кофӣ дур нигоҳ доштани одамон аст. Дар ин сурат ҳатто агар қобилияти тобишсусткунандагии ҳаворо ба эътибор нагирем ҳам, шиддати тобиш чаппа мутаносибан ба дараҷаи дуи масофаи то манбаъ кам мешавад. Бинобар ин ампулҳои дорои моддаҳои радиоактивро бо даст гирифтан ҳаргиз раво нест. Барои ин кор «дастҳои» маҳсуси механикӣ – манипулаторҳо истифода мешаванд.

Дар мавридҳое, ки дар қарибихои манбаи тобиш будани одамон (масалан, муҳаққиқон) зарур бошад, барои ҳимоят кардани онҳо дар роҳи рафти тобиш садҳои иборат аз моддаҳои тобиш фурӯбаранда мегузоранд.

Мушкилтар аз ҳама ҳимоят аз гамма-тобиш ва сели нейтронҳост, зеро онҳо қобилияти нуфузи зиёд доранд. Гамма-тобишро хубтар аз ҳама сурб фурӯ мебараду нейтронҳои ҳароратиро – бор ва қадмий. Нейтронҳои сареъро бошад, пешакӣ ба воситай графит суст кардан мумкин аст.

Фалокате, ки дар НАБ (неругоҳи атомии барқ)-и Чернобил рӯй дод, ҳақиқатеро равшан соҳт, ки тобиши радиоактивӣ чӣ дараҷа хавфбор аст. Бинобар ин ҳама мардумро мебояд, ки аз ин гуна хатар оғаҳӣ дошта бошанд ва роҳҳои ҳимоятро ба хубӣ бидонанд.



1. *Воя (доза)-и тобии чист?*
2. *Фони табиии тобии чӣ миқдор аст? Натиҷаро бо рентгенҳо ифода кунед.*
3. *Вояи ҳаддан ҷоизи солонаро барои онҳое, ки бо моддаҳои радиоактив кор мекунанд, бо рентгенҳо ифода кунед.*

Машқи 10

1. Урани ^{92}U дар натиҷаи чанд алфа- ва чанд бета-коҳиш ба сурби ^{82}Pb табдил меёбад?
2. Даври нимкоҳиши радий Ra 1600 сол аст. Пас аз чанд вақт адади атомҳои ин изотоп 4 бор кам мешавад?
3. Адади атомҳои яке аз изотопҳои радон дар муддати 1,91 шир (шаборӯз) чанд бор кам мешавад? Даври нимкоҳиши ин изотопро 3,82 шир (шабонарӯз) гиред.

4. Аз рўйи ҷадвали унсурҳои кимиёй (ҷадвали Д.Менделеев) адади протонҳову нейтронҳои ҳастаҳои баъзе изотопҳои фтор, аргон, бром, сезий ва тиллоро ёбед.

5. Энергияи бандиши ҳастай хидрогени вазнин – дейтрон чӣ қадар аст? Массаи дейтронро 2,014102 гиреду массаи протонро (ҳамроҳи як электрон) 1,00728 ва массаи нейтронро 1,00866; массаи атоми карбон $1,995 \cdot 10^{-26}$ кг аст.

6. Дар сурати протонборон ҷаддани ҳастаҳои ^{11}B ҳастаҳои ^{8}Be ба вучуд меоянд. Дар ин маврид боз чӣ гуна ҳаста ҳосил мешавад?

7. Дар натиҷаи падидаи нейтронро фурӯ бурда пора шудани ҳастаи $_{92}U$ ҳастаҳои $_{56}Ba$ ва $_{36}Kr$ ва инчунин З нейтрони озод ҳосил мешавад. Энергияи бандиши ҳоси барийро 8,38 МэВ/нуклон, ҳамини криптонро 8,55 МэВ/нуклон ва уранро 7,59 МэВ/нуклон гирифта, ёбед ки дар натиҷаи пора шудани як ҳастаи уран чӣ қадар энергия хориҷ мегардад.

Муҳимтарин ҳулосаҳои боби даҳум

1. Дар физикаи ҳаста соҳти ҳастаҳо ва табдилоти онҳо мавриди омӯзиш қарор мегирад. Барои сабт (қайд) ҷаддани зарраҳои бунёдиву ҳастаҳои атомӣ ва инчунин барои омӯхтани бархӯрдҳову табдилоти онҳо олатҳои маҳсус истифода мешавад. Ҳисобигираки Гейгер, камераи Вилсон, хубобкамера ва фотоэмулсияҳо ҳамин гуна олатанд.

2. Дар интиҳои а.XIX А. Беккирел падидаи радиоактивият-ро қашғ қард. Ҳастаҳои уран, торий ва баъзе унсурҳои дигар худбаҳуд (бе таъсироти берунӣ) алфа-зарра, бета-зарра ва гамма-квант меафкананд, ки онҳо басе гуногунтабиатанд: гамма-квантҳо мавҷҳои электромагнитии кӯтоҳ (10^{-10} – 10^{-13} м), бета-зарраҳо сели электронҳо ва алфа-зарраҳо ҳастаҳои атомии ҳелий мебошанд.

3. Э.Резерфорд фахмида тавонист, ки коҳиши ҳастаҳои радиоактив табдилоти худбаҳудиест, ки дар он зарраҳои гуногун афкана-да мешавад. Мувофиқи қонуни коҳиши радиоактивӣ барои ҳар як моддаи радиоактив фосилаи муайяни вақте вучуд дорад, ки дар тӯли он фаъолияти он модда ду бор кам мешавад. Ин фосилаи вақт даври нимкоҳиши ном гирифтааст. Даври нимкоҳиши барои моддаҳои радиоактиви гуногун басе гуногун – аз хиссаҳои сония то миллиардҳо сол буда метавонад.

4. Резерфорд ҳастаҳои атомиро бо алфа-зарраҳои афкандаи моддаҳои радиоактив алфаборон карда, ҳастаҳоро ба таври сунъӣ табдил дод. Ҳамкори ў Ч.Чедвик дар ҳамин гуна таҷрибаҳо зарраи таркибии атом – *нейтронро* кашф кард. Барқа (заряди электрикӣ)-и нейтрон сифрӣ асту массааш назар ба массаи протон андак бешӣ дорад.

5. В.Хайзенберг ва Д.Иваненко модели протонӣ-нейтронии ҳастаҳои атомиро пеш ниҳоданд. Мувофиқи ин модел ҳастаи атом аз протонҳову нейтронҳо иборат мебошад. Адади массавии ҳаста A ба ҷамъи адади протонҳо Z ва адади нейтронҳо N баробар аст:

$$A = Z + N.$$

Ҳастаҳое, ки адади протонҳошон баробар, вале адади нейтронҳошон гуногун аст, *изотоп* ном гирифтаанд. Изотопҳо хосиятҳои кимиёии якхела доранд.

6. Протонҳову нейтронҳо андаруни ҳаста ба василаи қувваҳои бағоят пурӯзи кӯтоҳтаъсир нигаҳдорӣ мешаванд. Ин қувваҳо қувваҳои ҳастай номида шудаанд.

7. Мағҳуми *энергияи бандии* барои тамоми физики ҳаста басе муҳим мебошад. Энергияи бандиш ададан баробари корест, ки барои ба нуклонҳои алоҳида тақсим кардан ҳаста сарф мешавад. Энергияи бандиш назар ба энергияи иониши атомҳо (ионизатсияи атомҳо) миллионҳо бор зиёд аст.

8. Тағйироти ҳастаҳоро дар сурати бо яқдигар ё бо зарраҳои бунёдӣ, таъсири мутақобил карданашон *вокуниши ҳастай* (реаксияи ҳастай) меноманд. Дар вокунишҳои ҳастай энергия ҳам фурӯ бурда шуда метавонаду ҳам хориҷ гашта. Аксари вокунишҳои ҳастай дар натиҷаи ба ҳаста задани зарраҳои барқаманд ё ҳастаҳои сабуки баландэнергия рӯй медиҳанд.

9. Ҳастаҳои уран, торий ва баъзе дигар унсурҳои вазнин бо таъсири нейтронҳо пора шуда метавонанд. Дар натиҷаи пора шудани ҳар як ҳаста тақрибан 200 МэВ энергия хориҷ мегардад; илова бар ин ҳангоми пора шудани ҳар як ҳаста ду-се нейтрони озод ба вучуд меояд. Ин имкон медиҳад, ки дар реактори атомӣ *вокуниши ҳасташи занҷирӣ* вокӣ гардонда шавад. Вокуниши идора-ранашавандай порашуди ҳастаҳо дар бомбаҳои атомӣ амалӣ гардонда шудааст.

10. Дар сурати ба яқдигар барҳӯрдани ду ҳастаи сабук онҳо як шуда, энергияи зиёде хориҷ карда метавонанд. Ин гуна вокунишҳо

танҳо дар ҳароратҳои баланд рӯй дода метавонанд – ҳамин аст, ки онҳо *вокунишҳои гармоҳастай* (реаксияҳои термоҳастай) ном гирифтаанд. Ҳамин вокунишҳои гармоҳастай ва энергияҳои зиёди зодаи онҳост, ки Офтобу ситораҳоро миллиардҳо сол тобон медорад. Идора кардани вокунишҳои гармоҳастай ҳанӯз муюссар нагардидааст.

11. Нахустин неругоҳи атомии барқ (НАБ) дар Русия бунёд шудааст. Баъди дучори фалокат гардидан НАБи Чернобил (дар Украина) ва НАБи Фукушима (дар Ҷопон) барои камтар кардани эҳтимоли рӯйдоди ин гуна фалокатҳои мудхиш тадбирҳои иловагӣ андешида мешаванд.

12. Изотопҳои радиоактив, ки бо ёрии реакторҳои атомӣ ва суръатфизоҳои зарраҳои барқаманд ҳосил карда мешаванд, дар соҳаҳои гуногуни илм, тиб, кишоварзӣ ва саноат татбиқҳои бисёр доранд.

13. Тобиши радиоактивӣ барои мавҷудоти зинда хавфи зиёд дорад. Бинобар ин гоҳи бо онҳо сарукор гирифтан тадбирҳои маҳсуси ҳимоятӣ андешидан мебояд.



Боби 11. ЗАРРАХОИ БУНЁДӢ

§92. Се марҳала дар инкишофи физикаи зарраҳои бунёдӣ

Марҳалаи якум. Аз электрон то позитрон: солҳои 1897–1932.
Зарраҳои бунёдӣ (зарраҳои элементарӣ) – инҳо ҳамон «атомҳои»
Демокрит мебошианд дар дараҷаи ҷуқурттар.

Шумо акнун бо электрон, протон, фотон ва нейтрон камобеш шиносой доред.

Хуб, зарраи бунёдӣ чист?

Вақте ки файласуфи юонӣ Демокрит зарраҳои содатарини «дигар тақсимнопазир»-ро атом номид (хотирнишон бод, ки атом «тақсимнопазир» гуфтан аст), дар назари ў шояд ҳама чиз начандон мураккаб намуда бошад: «Ҳама ашё, ҳайвоноту наботот аз зарраҳои тақсимнопазиру тағийрнопазир таркиб ёфтаанд. Ҳама табдилоти дар олам рӯйдиханда – ин тағиири ҷои атомҳо ҳасту бас. Ҳама чизи олам ҷорист, ҳама чиз тағийрпазир аст, ба ҷуз атомҳо, ки тағийрнопазиранд».

Аммо охири а.ХІХ ошкор гашт, ки соҳти атом басе мураккаб аст ва электрон чун ҷузъи таркибии атомҳо дар ҳоли ҷудоӣ «дида» шуд. Баъд (дар а.ХХ) зарраҳои таркибии ҳастаи атом – протон ва нейтрон қашф шуданд. Аввалҳо ин зарраҳоро хиштҳои асосии олами мoddӣ, яъне мабдаъ (аввал, ибтидо)-и тақсимнопазиру тағийрнопазир мепиндоштанд – он сон, ки атомҳо дар назари Демокрит менамуданд.

Марҳалаи дуюм. Аз позитрон то кваркҳо: солҳои 1932-64. Ҳама зарраҳои бунёдӣ ба якдигар табдил ёфта метавонанд.

Аммо вазъи муайянӣ ва ҷолиб дер напоист, зеро олами зарраҳо начандон сода будаст, ки менамудааст: ин дафъа ҳам (вале акнун дар дараҷаи ҷуқурттар) равшан гашт, ки зарраи тағийрнопазир умуман вучуд надорад. Худи қалимаи «элементарӣ», ки мо чун сифати зарраҳо истеъмол кардаем, духӯра аст. Аз як тараф, элементарӣ – ин ба ҳудии ҳуд маълум, ҷизи содатарин асту аз тарафи дигар, «элементарӣ» гуфта як ҷизи асосӣ, бунёди ҳама ҷизҳоро мефаҳманд

ва маҳз дар ҳамин маънӣ ҳозир зарраҳои зератомӣ (яъне зарраҳои назар ба атом хурдтар, ба маънии «зарраҳое, ки атом аз онҳо таркиб ёфта метавонад»)-ро зарраҳои «элементарӣ» меноманд¹.

Зарраҳои бунёдии маълумро мисли атомҳои Демокрит тағиیرнопазир донистан муҳолифи далеле мебуд, ки «Ҳеч зарра абадӣ нест». Аксари зарраҳое, ки ҳоло «зарраи бунёдӣ» номида мешаванд, ҳатто дар сурати вучуд надоштани таъсироти беруни бештар аз миллионяки сония умр мебинанд. Чунончи, умри нейтрони озод (яъне нейтрони беруни ҳаста) тақрибан 16 дақ аст.

Танҳо чаҳор зарра – *фотон*, *электрон*, *протон* ва *нейтрино* – тағиирнопазирӣ худро нигоҳ дошта метавонанд, ба шарте ки ҳар яки онҳо дар дунёи том тоқаву танҳо бошад (нейтрино аз барка маҳрум аст, массай оромишаш, шояд, бағоят ноҷиз ё ҳатто сифрӣ бошад).

Электрону протон «бародарони» бисёр ҳавфноке доранд, ки дар барҳӯрд бо онҳо маҳв мешаванд (ва ба ҷойи онҳо зарраҳои нав ба вучуд меоянд).

Фотони афкандаи ҷароғи рӯйи миз на бештар аз 10^{-8} с мезияд – ин муддатест, ки барои то ба рӯйи миз расидан ва фурӯ рафтани он фотон зарур аст.

Танҳо нейтриноҳо қариб безаволанд, зеро таъсири мутақобили онҳо бо зарраҳои дигар бағоят суст аст. Аммо нейтриноҳо ҳам дар сурати бо зарраҳои дигар барҳӯрдан маҳв мешаванд, бо вучуде ки ин гуна барҳӯрдҳо басе кам воқеъ мегарданд.

Ҳамин тарик, пажӯҳандагони олами микрозарраҳо дар қӯшиши ҷустуҷӯи дар олами тағиирпазир ёфтани бунёди тағиирнопазир худро на дар рӯйи «хорои пойдор», балки дар рӯйи «реги равон» диданд.

Ҳама зарраҳои бунёдӣ ба якдигар табдил мейбанд ва маҳз ҳамин табдилоти мутақобил тарзи асосии вучуд доштани онҳост.

Равшан гашт, ки тасаввуроти маъмулӣ дар бораи тағиирнопазир будани зарраҳои бунёдӣ пояи устувор надоштааст. Ҳамин буд, ки ин тасаввурот аз байн рафт. Вале ғояи таҷзиянопазирӣ зарраҳо барҷой монд.


1. Маҳз ҳамин буд, ки мо мағҳуми «зарраҳои бунёдӣ»-ро истифода кардаем, ҷаро ки духӯра нест, яъне назар ба «зарраҳои элементарӣ» саҳехтар мебошад. (С.Қ.)

Зарраҳои бунёдӣ то он ҷо «бунёдӣ» мебошанд, ки дигар тақсим намешаванд, аммо хосиятҳои онҳо бепоён аст. Ин аст пои чунин ҳулоса. Бигзор, дар сари мо ҳоҳиши таҳқиқи масъалаи аз қадом зарраҳои суббунёдӣ (яъне зарраҳое, ки зарраҳои бунёдӣ аз онҳо таркиб ёфта метавонанд, зарраҳои зербунёдӣ) иборат будани, масалан, электрон пайдо шавад. Ҷӣ бояд кард, ки электрон ҷузъ-ҷузъ шавад? Дар ин роҳ танҳо як тарз вучуд дорад. Ин маҳз ҳамон тарзест – зарбаи саҳт, ки онро қӯдак барои донистани чигунағии даруни бозича ба кор мебарад.

Равшан аст, ки электронро бо путк задан моро ба мурод намерасонад – онро бо электрони дигари баландсуръат ё бо ягон зарраи дигари баландсуръат задан мебояд (!). Мошинҳои суръатфизои ҳозира зарраҳои барқамандро суръатҳои ба суръати рӯшной басе наздик бахшида метавонанд.

Хуб, дар барҳӯрди зарраҳои баландэнергия چӣ падидар рӯй медиҳад? Ин зарраҳо ҳаргиз он тавр майда-майда намешаванд, ки онҳоро ҷузъҳои таркибии он зарраҳо пиндоштан мумкин бошад. Не, онҳо зарраҳои наве тавлид месозанд, ки дар рӯйхати зарраҳои бунёдӣ мавҷуданд. Ҳар қадре ки энергияи зарраҳои барҳӯранда зиёд бошад, адади зарраҳои зодаи онҳо ҳамон қадр бештар ва зимнан, массаи онҳо ҳамон қадр зиёдтар хоҳад буд, зеро дар суръати афзудани суръати зарра массаи он зиёд мешавад. Аслан ҳамагӣ аз як ҷуфт зарраи афзудамасса ҳама зарраҳои маълумро ҳосил кардан имконпазир аст.

Дар рас. 189 натиҷаи бо ҳас-
таи нуқраи таркиби фотоэмулсия
барҳӯрдани ҳастаи карбони дори
энергияи 60 ГэВ (гигаэлектрон-
волт, яъне 10^9 эВ) тасвир ёфта-
аст. Ҷӣ навъе, ки аён аст, ҳастаи
нуқра пора-пора мешавад ва ин
пораҳо ҳар сӯ пош меҳӯранд. Дар
айни ҳол ҷандин зарраи нав ҳосил
мешавад – *пионҳо* ном зарраҳо (ё
худ π -мезонҳо) ба вучуд меоянд.
Ин гуна вокунишҳо дар барҳӯрди
ҳастаҳои тавассути суръатфизо
шитобирифтai релативӣ бори ав-
вал дар Лабораторияи энергияҳои



Рас. 189

баланди Пажӯҳишгоҳи муттаҳидаи тадқиқоти ҳастай (ПМТҲ)-и ш. Дубна таҳти роҳбарии А.М.Балдин ба вучуд оварда шудаанд. Дар ин таҷрибаҳо «ҷомаи электронӣ»-и ҳастаҳои карбон ба воситаи нури лазерӣ қанда шуда буд.

Эҳтимол дорад, албатта, ки дар барҳӯрди зарраҳои соҳиби энергияҳои басе баланди ҳанӯз дастнорас ягон навъ зарраҳои нав муноҳида шавад. Вале ин моҳияти масъаларо тағйир намедиҳад. Зарраҳои дар натиҷаи барҳӯрд тавлидёftai навро ба ҳеч ваҷҳ қисми таркибии «модарони» онҳо донистан дуруст нест. Чаро? Чунки зарраҳои «фарзанд», агар шитоб дода шаванд, ниҳоди худро тағйир надода, балки танҳо массаашонро афзуда, дар навбати худ, дар натиҷаи барҳӯрд якбора чанд зарраи айнан монанди «модари» худ ва боз ҷандин зарраи дигар тавлид карда метавонанд.

Ҳамин тарик, аз рӯйи тасаввуроти имрӯза зарраҳои бунёдӣ зарраҳои аввалия, зарраҳои «дигар тақсимназири» мебошанд, ки тамоми олами моддӣ аз онҳо таркиб меёбад. Аммо тақсимназирии зарраҳои бунёдӣ ҳаргиз он гуна маънӣ надорад, ки онҳо гӯё соҳтори дарунӣ (яъне дарун) надошта бошанд.

*Марҳалаи сеом. Аз фарзияни кваркҳо (с.1964) то рӯзҳои мо.
Аксари зарраҳои бунёдӣ соҳти мураккаб доранд.*

Аввали солҳои 60-ум бар ин ки ҳама зарраҳои ба истилоҳ «зарраҳои бунёдӣ» дар ҳақиқат бунёдианд, шакку шубҳа пайдо шуд. Заминаи ин гумон басе сода буд: адади ин зарраҳо хеле зиёд буд.

Кашфи зарраи бунёдии нав ҳамеша музофарияти бузурги илм буд ва ҳаст. Вале дер боз ҳар як комёбии навбатӣ ин ё он дарача ташвиш ба миён меовараад. Ва ин комёбихо, бе муболига, яке дар пайи дигар ба даст меомаданд.

Охири солҳои ҷиҳилуми асри XX гурӯҳи зарраҳое кашф шуд, ки зарраҳои «аҷиб» ном гирифтанд. Ин гурӯҳ аз *каонҳо* (ё худ К-мезонҳо) ва *ҳиперонҳо* иборат мебошад. Ҳиперонҳо зарраҳоианд, ки массаи назар ба нуқлонҳо (яъне зарраҳои ҳастай) бештар доранд. Номашон ҳам аз ҳамин ҷост. Солҳои ҳафтодум ба ин гурӯҳ гурӯҳи зарраҳое зам шуд, ки *зарраҳои «малек»* ном гирифтаанд. Ҳамон вақтҳо зарраҳои бағоят кӯтоҳумре низ кашф шудаанд, ки ҳамагӣ 10^{-22} – 10^{-23} с умр мебинанд. Ин зарраҳо, ки ададашон аз 200 беш аст, *резонансҳо* ном гирифтаанд.

Ана ҳамон вақт (с.1964) М.Гелл-Манн ва Ч.Свейг ин гуна ақида изҳор карданд: ҳама зарраҳои дар *таъсироти мутақобили*

зұр (ё худ таъсироти мутақобили ҳастай) иштироккунанда, ки ҳадрон ном гирифтаанд (аз калимаи юнонии hadros - қавй, бузург), аз зарраҳои бунёнитар, аз кваркхо таркиб ёфтаанд.

Кваркхо барқай касрй доранд: $+\frac{2}{3}e$ ва $-\frac{1}{3}e$. Протон аз се кварк таркиб мейбад. Нейtron ҳам.

Дар замони ҳозира ба вөкей будани кваркхо кассе шак надорад, бо вүчде ки онхоро дар ҳолати озод ошкор кардан мүяссар нашудааст ва шояд ҳеч гоҳ мүяссар нагардад. Мавчудияти кваркхоро таҷрибаҳое собит мекунанд, ки дар онҳо аз протонҳо ва нейтронҳо пареш ҳўрдани электронҳои бағоят баландэнергия мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Адади кваркхои гуногун шаштост.

Кваркхо, то чойе, ки ҳоло равшан аст, сохтори дарунй (ё содатар гўем, дарун) надоранд ва дар ин маънӣ зарраҳои ҳақиқатан бунёдӣ мебошанд.

Зарраҳои сабуке, ки дар *таъсироти мутақобили зұр* иштирок намекунанд, *лептон* ном доранд (аз калимаи юнонии leptos - сабук). Лептонҳо низ мисли кваркхо шаштоанд (электрон, се навъ нейтрино ва боз ду зарраи дигар – мюон ё худ мю-мезон ва тау-лептон, ки назар ба электрон массаи зиёдтар доранд).

Кваркхо ва лептонҳо зарраҳои ҳақиқатан бунёдӣ мебошанд.

§93. Кашфи позитрон. Антизарраҳо

Мавчудияти *позитронро*, ки дугоники электрон мебошад, ҳанӯз с.1928 олимни инглис П.Дирак ба таври назарӣ пешгӯй кардааст. Дирак инчунин пешгӯй карда буд, ки дар мавриди бо яқдигар бархўрдани электрону позитрон ҳардуи онҳо бояд маҳв шаванд ва дар натиҷа ба чойи онҳо фотонҳои баландэнергия ба вүчуд биёянд. Падидай акс – тавлиди ҷуфтни электрону позитрон, масалан, дар натиҷаи бо ҳастай атом бархўрдани фотони баландэнергия низ имконпазир аст (энергияи фотон ё худ массаи он бояд аз ҷамъи массаҳои зарраҳои пайдошаванда, яъне электрону позитрон зиёд бошад).

Позитрон с. 1932 ба василаи камераи дар майдони магнитӣ ҷододашудаи Вилсон ошкор карда шуд. Аломати барқай позитрон аз рӯйи самти ҳамиши «радди по» (пай)-и он маълум шуд. Аз рӯйи радиуси қачӣ ва энергияи позитрон нисбати барқай он бар массааш ёфта шудааст. Ин нисбат модулан ҳамчени ҳамин


гуну бузургии ташхисдиҳандай электрон будааст. Дар рас. 190 нахустин сурате тасвир ёфтааст, ки мавҷудияти позитронро сабит мекунад. Позитрон аз поён сӯйи боло ҳаракат кардааст ва дар варақаи сурбии сари роҳаш қисми энергияшро гум кардааст. Ҳамин аст, ки қачии роҳи рафти он афзудааст.

Падидай дар варақаи сурбӣ бо таъсири гамма-квант пайдо шудани ҷуфтни электрон-позитрон дар рас. 191 тасвир ёфтааст. Ин сурат ба воситаи камераи Вилсон гирифта шудааст.


Ин ки маҳви як навъи зарраҳо ва тавлиди зарраҳои дигар дар вокунишҳои байни зарраҳои бунёдӣ на пайдоиши таркибҳои нави ҷузъиёти зарраҳои кухна, балки маҳз падидай табдил мебошад, аёнитар аз ҳама дар ҷараёни барҳӯрдан ва маҳв гардидан (ё, чӣ навъе ки мегӯянд, дар сурати анниҳилатсия, яъне маҳв шудан, ҳеч шудан)-и ҷуфтни электрон-позитрон зоҳир мегардад. Ҳардуи ин зарраҳо барқаи муайян ва дар ҳолати оромӣ массаи муайян доранд. Аммо фотонҳои дар ин маврид тавлидшаванд ба барқа на-доранд; онҳо соҳиби массаи оромиш низ нестанд: онҳо дар ҳоли оромида вучуд дошта наметавонанд.

Дар вақташ қашф, тавлид ва маҳви ҷуфтни электрон-позитрон дар байни муҳаққиқон боиси сар задани ҳаяҷони илмии зиёде гардида буд. То он дам касе гумон намебурд, ки «пиртарин» зарра, муҳимтарин маводи соҳтмони атомҳо – электрон нопойдор буда метавонад.

Баъдҳо дугоникҳо (ба маънои антизарраҳо)-и ҳама зарраҳо қашф шуданд. Антизарраҳо (ё, ба оҳангӣ тоҷикӣ гӯем, *подзарраҳо*) ба зарраҳошон аз он сабаб муқобил гузошта мешаванд, ки гоҳи



Рас.190



Рас.191

дучор омадан ба зарраи худ онҳо якдигарро маҳв месозанд, ҳарду зарра нест мешаванд ва ба қвантҳо ё зарраҳои дигар табдил мебанд.

Соли 1955 *антинейtron* ва с. 1956 *антинейtron* ошкор шуданд. Барқаи антипротон манғист. Ҳозир равшан аст, ки тавлиди ҷуфтӣ *зарра-антизарра* ва гоҳи воҳӯрд маҳв гардиданӣ онҳо дар баробари электрону позитрон зарраҳои дигарро низ хос мебошад.

Атомҳое, ки ҳастаҳошон аз антинуклонҳо (яъне аз антипротонҳо ва антинейtronҳо) таркиб ёфтаанду қишир (чома)-ашон аз позитронҳо иборат аст, *антимодда* (подмодда) ба вучуд меоваранд. Соли 1969 дар Иттиҳоди Шӯравиии собиқ бори аввал дар дунё ҳастай *антихелий* ҳосил карда шудааст.

Дар лаҳзаи ба ҳам барҳӯрдани модда ва антимодда энергияи оромиши онҳо ба энергияи қвантҳои тавлидшаванд мубаддал мегардад.

Энергияи оромиш дар Кайҳон бузургтарин ва марказиятёфтатарин маҳзани энергия мебошад. Ва танҳо дар натиҷаи падидай ҳечциуд (анниҳилатсия) ин энергия пурра хориҷ гашта, ба навъҳои дигар табдил мешавад. Аз ин рӯ, антимодда мукаммалтарин манбаи энергия, «серғизотарин» сӯзишворист. Ҳоло гуфтан муҳол аст, ки инсон тарзи истифодаи ин «сӯзишворӣ»-ро кай дармейбад.



Метавон умед баст, ки дар ояндаи начандон дур муаммои асосии физикии зарраҳои бунёдӣ (ва умуман муаммои асосии илми физика) шикофта мешавад: тайф (спектр)-и массаҳои зарраҳои бунёдӣ ба даст оварда мешавад, масъалаи пайдоииши барқа ва дигар событҳои таъсироти мутақобилии зарраҳо дарк мешавад.



1. *Се марҳалай инкишифи физикии зарраҳои бунёдӣ, ки дар ин банд овардем, чӣ тафовут доранд?*
2. *Электрон сабуктарин зарраи барқаманд мебошад. Кадом қонуни ба шумо маълуми бақо ба фотонҳо табдил ёфтани электронро манъ меқунад?*
3. *Ҳамаи зарраҳои бунёдии устуворро номбар қунед.*
4. *Басомади гамма-қвантҳои дар натиҷаи барҳӯрд ва ҳечциуд (анниҳилатсия)-и электрону позитрону тавлидёфта чанд аст?*

5. *Оё дар ҳубобкамера радд (пай)-и зарраи барқаманди умраши 10^{-23} с-ро мушиҳида кардан имконпазир ҳаст?*
6. *Кварк чист?*
7. *(Иловаи тарҷумон) Ифодаш $\frac{1}{2}mv^2 = evB$ чӣ галат дорад ва онро чӣ тавр ислоҳ кардан мебояд?*

Муҳимтарин хуносахои боби ёздахум

1. Зарраҳои бунёдӣ ҳамон зарраҳои аввалия, ҳамон зарраҳои содатарине ҳастанд, ки дар ҷараёни «шикастанҳо»-и оянда дигар намешикананд, дигар ба ҷузъҳои таркибӣ тақсим намешаванд. Ҳама буди олами моддӣ аз ҳамин зарраҳо таркиб ёфтааст.

2. Зарраҳои бунёдӣ ҷизҳои қарору беҳаракат нестанд. Ҳама зарраҳои бунёдӣ ба яқдигар табдил ёфта метавонанд ва ин табдилоти мутақобил тарзи асосии вучуд доштани онҳост.

Аксари зарраҳои бунёдӣ нопойдоранд ва бо мурури замон ҳудбаҳуд ба зарраҳои дигар мубаддал мешаванд. Аз ин «қоида» фотон, электрон, протон нейтрино истисно ҳастанд.

3. Ҳама зарраҳо дугоник – антизарра доранд. Чунончи, *позитрон* антизарра (подзарра)-и электрон мебошад. Зарра ва антизарра массаҳои баробар доранд; барқаҳои онҳо низ баробар, вале аломатшон ғуногун аст. Дар сурати ба ҳам барҳӯрдани зарраву антизарра онҳо яқдигарро маҳв мекунанд, ҳеч (анниҳилатсия) мешаванд, ба зарраҳои дигар табдил меёбанд. Дар натиҷаи ҳеч шудани электрону позитрон ду (ё се) гамма-квант ба вучуд меояд.

4. Аввали солҳои 60-уми асри гузашта адади зарраҳое, ки «зарраҳои бунёдӣ» номида мешуданд, ҳамроҳи резонансҳо ном зарраҳои бағоят қӯтоҳумр (умрашон 10^{-23} с) ба 300-400 расид. Бинобар ин фарзияе ба миён омад, ки ҳама зарраҳои зӯртаъсир (ба иборати дигар – ҳадронҳо) аз зарраҳои бунёдитар – аз *кваркҳо* таркиб меёбанд. Нишони мавҷудияти кваркҳо андаруни протонҳо ва нейтронҳо дар таҷрибаҳое ба даст омад, ки дар онҳо пароканиши электронҳову нейтриноҳои баландэнергия ва нуклон таҳқиқ шудааст. Валекин кваркҳоро дар ҳоли озод ошкор кардан мусассар нагардидааст. Аз афташ, нуклонҳо ва дигар зарраҳои кваркдорро ҷузъ-ҷузъ, яъне кварк-кварк кардан илоч надорад, зеро қувваи таъсиroti мутақобили кваркҳо ба қадри дур шудани онҳо аз яқдигар кам не, балки, баръакс, зиёд мешавад.

АҲАМИЯТИ ФИЗИКА ДАР ШАРХИ БУНЁДИ ФИЗИКИИ ОЛАМ ВА ПЕШБУРДИ ИСТЕҲСОЛОТ

§94. Манзараи физикии ягонаи олам

Ҳамин тариқ, шумо, хонандай азиз, омӯзиши физикаи мактабиро ба поён овардед. Ҳар яки шумо камубеш бо дурдонаҳои илмии маҳсули омӯзиши шаклҳои гуногуни ҳаракати ҳайуло (материя), соҳт ва хусусиятҳои чисмҳои гуногун шиносой пайдо кардед. Ин дурдонаҳоро дар тӯли асрҳо олимони тамоми дунё андӯхтаанд.

Илми физика моро бо умумитарин қонунҳое ошно мегардонад, ки онҳо ҷараёни ҳодисоти дар олами атрофи мо ва умуман дар Коинот воқеишавандаро идора мекунанд.

Мақсади физика дарки қонунҳои умумии табиат ва дар замини онҳо шарҳ додани рӯйдодҳои табиӣ мебошад. Ба андозаи ба ин қулла ҳар ҷӣ наздиктар шудан дар пеши назари пажӯҳандагон оҳиста-оҳиста манзараи бошукуҳ ва мураккаби ягонагии табиат ҳувайдо гашт. Олам на маҷмӯи рӯйдодҳои чудогонаи бе назму низом, балки зуҳуроти гуногунрангу сершумори ҳамон ягонагии ҷудонопазир мебошад.

Манзараи механикии олам. Манзараи бошукуҳ ва ягонаи дар заминаи меҳаникаи Нйутон бунёдшудаи олам бисёр наслҳои олимонро ба гирдоби ҳайрат андоҳтааст ва ҳоло ҳам ҳайрон медорад. Ба ақидаи Нйутон тамоми олам «аз зарраҳои саҳт, зарраҳои дорои вазн, нуғузнопазир ва ҳаракатманд» иборат мебошад. Ин «зарраҳои аввалия мутлақо саҳтанд: онҳо назар ба чисмҳои аз ҳамин зарраҳо маркибёфта беандоза саҳтанд, ки ҳаргиз фарсуда намешаванд ва намешикананд». Онҳо аз яқдигар асосан бо сифати ҳуд, бо массаи ҳуд (яъне аз ҷиҳати миқдорӣ) фарқ мекунанд. Ҳама шукуҳ, ҳама рангорангии олам – ин натиҷаи гуногуни ҳаракати зарраҳо мебошад ва моҳияти доҳилии зарраҳо дар дараҷаи дуюми аҳамият қарор мегирад.

Заминаи ин гуна манзараи ягонаи олам хусусияти ҳамафарогирандагии қонунҳои нйутонии ҳаракати чисмҳо мебошад. Ҷӣ цирмҳои азими кайҳонӣ ва ҷӣ хурдтарин гардонаҳои бодсавор дар оромишу ҳаракати ҳуд тобеи ҳамин қонунҳо мебошанд. Ва ҳатто

шамол, яъне ҳаракати дар чашм нонамоёни зарраҳои ҳаво низ тобеи ҳамин қонунҳо мебошанд. Дар тӯли асрҳо муҳаққиқон бовар доштанд, ки қонунҳои асосӣ ва ягонаи табиат қонунҳои Нйутонанд. Чунончи, олими фаронсавӣ Лагранж меуфт, ки «*касе дар олам хушбахттар аз Нйутон нест, зеро танҳо як бор, танҳо як одамро муюссар мегардад, ки манзараи оламро бунёд бигзорад*».

Вале инкишофи минбаъдаи илм нишон дод, ки манзараи одии механикии олам номукаммал будааст. Таҳқиқи рӯйдодҳои электромагнитӣ нишон дод, ки онҳо тобеи механикаи Нйутон нестанд. Максвелл навъи нави қонунҳои бунёйӣ, қонунҳои асосиеро қашф кард – қонунҳои ифодакунандаи рафтори майдони электромагнитӣ, ки аз қонунҳои механикаи Нйутон ба қуллӣ фарқ доранд.

Манзараи электромагнитии олам. Дар чаҳорҷӯбай механикаи Нйутон чунин тасаввур мешуд, ки ҷисмҳо аз тариқи ҷойи ҳолӣ, аз тариқи ҳало (вакуум) ба яқдигар бевосита таъсир мекунанд ва ин таъсирот (таъсироти мутақобил) мувоғиҷан ба нуктаҳои назарияи таъсири дур дар як они воҳид сурат мегирад. Баъди бунёд шудани электродинамика тасаввуроти пажӯҳандагон дар бораи қувваҳо моҳиятган тағиیر ёфт. Ҳар яке аз ҷисмҳои мутақобилан таъсиркунанда майдони электромагнитие ба вучуд меоварад, ки он дар фазо бо суръати ниҳоӣ густариш мёбад. Таъсироти мутақобил ба воситаи ана ҳамин майдон сурат мегирад (ва ин талаби назарияи таъсири наздик аст).

Қувваҳои электромагнитӣ дар табиат басе зиёд дучор меоянд. Онҳо дар ҳастаи атомӣ, дар худи атом, дар молекула, дар байнини молекулаҳои ҷудогонаи ҷисмҳои макроскопӣ амал мекунанд. Сабаб он аст, ки дар таркиби ҳама атомҳои зарраҳои дорои барқа, зарраҳои барқаманд вучуд доранд. Асари қувваҳои электромагнитӣ ҳам дар масофаҳои бағоят кӯтоҳ (чунончи: дар ҳастаи атом) ва ҳам дар масофаҳои қайҳонӣ (тобиши электромагнитии ситораҳо) зоҳир мегардад.

Иникишофи электродинамика боиси ба миён омадани кӯшишҳои бунёдгузории манзараи электромагнитии ягонаи олам гардид ва, аз ин рӯ, ҳама рӯйдодҳои олам тобеи қонунҳои таъсироти мутақобили электромагнитӣ пиндошта мешаванд.

Манзараи электромагнитии олам пас аз бунёди назарияи маҳсуси нисбият ба авчи худ расид. Маънии аслии ниҳоӣ будани суръати густариши таъсироти мутақобили электромагнитӣ дарк шуд,

дар бораи вақт ва фазо таълимоти нав ба вучуд омад, муодилаҳои релативие эҷод шуд, ки муодилаҳои нийтонии ҳаракатро барои суръатҳои баланд иваз мекунанд.

Дар замони равнақи манзараи механики олам мекӯшиданд, ки рӯйдодҳои электромагнитиро дар ҷаҳорчӯбай механики дар муҳити маҳсус – эфири ҷаҳонӣ рӯйдиҳанда (ё ҳуд ҳодисшаванда) шарҳ диханд. Дар манзараи нав, барьакс, кӯшиданд, ки қонунҳои ҳаракатро бо назарияи электромагнитӣ алоқаманд гардонанд, кӯшиданд, ки зарраҳои моддаро чун «лаҳтаҳои» майдони электромагнитӣ муоина кунанд.

Аммо дар замини манзараи электромагнитӣ шарҳ додани на ҳама рӯйдодҳои электромагнитӣ мусассар гардид. Муодилаҳои ҳаракати зарраҳо ва қонуни *таъсироти мутақобили ҷозибавиро* дар ҷаҳорчӯбай назарияи майдони электромагнитӣ ҳосил кардан имкон надорад. Файр аз ин, зарраҳои нави хунсо ва навъҳои нави таъсироти мутақобил ошкор гардиранд. Табиат назар ба он ки дар ибтидо тасаввур мерафт, хеле мураккаб будааст: на қонуни ягонаи ҳаракат ва на қувваи ягона қодир нестанд, ки ҳама гуногунии рӯйдодҳои оламро фаро бигиранд.

Ягонаи соҳти ҳайуло (материя). Олам бағоят рангоранг аст. Бо вучуди ин, моддаи ситораҳову моддаи Замин якранганд, монандӣ доранд. Атомҳои таркибидҳандаи ҳама ҷирмҳои Кайхон мутлақо якхеланд. Чӣ мавҷудоти зинда ва чӣ ҷизҳои бечон аз ҳамон як атомҳо таркиб ёфтаанд.

Ҳама атомҳо соҳтори якхела доранд ва аз як навъ зарраҳо иборатанд. Ҳастаи атом аз протонҳову нейтронҳо таркиб ёфтаасту ҷома (қишир)-и он – аз электронҳо. Таъсири мутақобили ҳаставу электронҳо ба воситаи майдони электромагнитӣ (ки пайкҳои он фотонҳоанд) сурат мегирад.

Андаруни ҳаста протонҳову нейтронҳо ба воситаи *пионҳо* (ё ҳуд пӣ-мезонҳо) таъсири мутақобил мекунанд. (Ба иборати дигар, пионҳо чун пайкҳои майдони ҳастай муоина мешаванд). Ҳангоми коҳидани нейтрон нейтрино¹ ба вучуд меояд.

Файр аз ин, бисёр зарраҳои дигари бунёдӣ ва таркиби кашф шудаанд. Вале нақши камобеш муҳим доштани онҳо танҳо дар соҳаи энергияҳои баланд зоҳир мегардад.

1. Ин ҷо *нейтрино* гуфтан ҷандон сахҳ нест, зоро ҳангоми коҳидани нейтрон (*n*) як протон (*p*), як электрон (*e-*) ва як антинейтрино (\bar{v}) ба вучуд меояд: $n \rightarrow p + e^- + \bar{v}$. (С. К.).

Дар нимаи аввали а.ХХ муҳаққиқони олами микрозарраҳо ин гуна хулосай бағоят мухим гирифтанд: *ҳама зарраҳои бунёдӣ ба яқдигар табдил ёфта метавонанд*.

Солҳои ҳафтодум дарк шуд, ки ҳадронҳо (яъне зарраҳои зӯртасир) аз кваркҳо ном зарраҳои зербунёдӣ таркиб меёбанд. *Кваркҳо* мисли *лептонҳо* (зарраҳои сабук) зарраҳои ҳақиқатан бунёдӣ мебошанд.

Пас аз кашфи зарраҳои бунёдӣ ва табдилоти онҳо дар манзараи ягонаи олам, пеш аз ҳама масъалаи ягонагии соҳти ҳайуло дар мадди назар меояд. Заминаи ин ягонагӣ моддӣ (материалий) будани ҳамаи зарраҳои бунёдӣ аст. Зарраҳои бунёдии гуногун шаклҳои муайян ва гуногуни мавҷудияти ҳайуло ҳастанд.

Манзараи физикии олам аз нигоҳи физикаи мусир. Ягонагии олам танҳо бо ягонагии соҳти ҳайуло (материя) маҳдуд нест, балки ҳам дар қонунҳои ҳаракати зарраҳову ҳам дар қонунҳои таъсироти мутақобили онҳо зоҳир мегардад.

Бо вучуди гуногуни ҳайратангези таъсироти мутақобили ҷисмҳо аз рӯйи маълумоти ҳозираи илмӣ дар табиат танҳо чаҳор навъ қувва ҳаст: қувваҳои ҷозиба, қувваҳои электромагнитӣ, қувваҳои ҳастай ва қувваҳои суст (ё таъсироти мутақобили суст). Таъсироти мутақобили суст асосан дар мавридиҳои ба яқдигар табдил ёфтани зарраҳои бунёдӣ зоҳир мегардад. Ин чаҳор навъ қувва дар фазои беканори Кайхон, дар ҳар гуна ҷисми заминӣ (аз ҷумла дар мавҷудоти зинда), дар атому ҳастаи он ва дар ҳама табдилоти зарраҳои бунёдӣ зоҳир гардида метавонанд.

Тағйироти инқилобии тасаввуроти классикӣ дар бораи манзараи физикии олам пас аз кашфи ҳосиятҳои қвантии микрозарраҳо ва дарки табиати онҳо рӯй дод. Ҳамқадамона бо пайдоиши физикии қвантӣ, ки ҳаракати микрозарраҳоро тавсиф медиҳад, ҷузъиёти нави манзараи физикии олам паёпай ба майдон омадаанд.

Ба модда (ки соҳти канда-канда ё ҳуд мунфасила дорад) ва майдони бефосила (муттасила) тақсим кардани ҳайуло маънии мутлаки ҳудро гум кард. Ҳар як майдон пайкҳо (қвантҳо)-и ба ҳуд ҳос дорад: майдони электромагнитӣ ба воситаи *фотонҳо* мавҷудият пайдо мекунаду майдони ҳастай – ба воситаи *пионҳо* (пий-мезонҳо) ва дар дараҷаи чуқуртар – ба воситаи *глюонҳо* ном зарраҳое, ки кваркҳоро бо яқдигар алоқаманд мегардонанд.

Дар навбати ҳуд, ҳама зарраҳо ҳосиятҳои мавҷӣ зоҳир мекунанд. Дугунагӣ (дуализм)-и «зарра-мавҷ» ҳама шаклҳои ҳайулоро

хос мебошад. Зоҳиран, дар чаҳорҷӯбай як назария тавсиф додани хосиятҳои яқдигарро гӯё истиснокунандай заррагӣ ва мавҷӣ аз он ҷиҳат имконпазир мебошад, ки қонунҳои ҳаракати ҳама микрозарраҳо рафтори оморӣ (ё худ рафтори эҳтимолотӣ, рафтори статистикий) доранд. Ин далел ба таври «мутлақ» пешгӯй кардани рафтори ин ё он микрозарраро имконнозизир мегардонад.

Қонуниятҳои назарияи квантӣ комилан умунианд: онҳо барои тавсифи ҳаракату таъсироти мутақобил ва табдилоти мутақобили ҳама зарраҳо қобили истифода мебошанд.

Ҳамин тариқ, физикаи мусосир хусусиятҳои ягонагии табиатро дар пеши назари мо басе равшан чилвагар месозад. Бо вучуди ин, мо бисёр ҷиҳатҳо ё, шояд, ҳатто ҳуди моҳияти физикии ягонагии оламро ҳанӯз ҳам то умқ дарк накарда бошем. Маълум нест, ки ҷаро адади зарраҳои бунёдӣ хеле зиёд аст, ҷаро онҳо маҳз ҳамон гуна массаву барқа ва дигар мушаххасот доранд, ки доранд. То ҳол ҳамаи ин бузургихо ба таври таҷрибавӣ ёфта мешаванд.

Хушбахтона, вақтҳои охир дар байни навъҳои гуногуни таъсироти мутақобил алоқамандии муайянे ба назар расидан дорад. Аллакай таъсироти мутақобили электромагнитӣ ва суст як карда шудааст ва назарияи ин ягонагӣ назарияи *таъсироти мутақобили электросуст* ном гирифтааст. Соҳтори аксари зарраҳои бунёдӣ, метавон гуфт, умуман дарк шудааст.

«Ин ҷо он қадр сурру асрор, он қадр фикрҳои оли ниҳон аст, ки сарфи назар аз кӯшиши садҳо мутафаккири зарифтарини ҳазорсолаҳои охир ҳанӯз ҳам шикофта нашуудаанд ва ҳисси фараҳангези қашифиёту ҷустуҷӯҳои амиқ ҳанӯз ҳам барҷой мебошад». Ин гуфтаи Галилей бо вучуди умри севунимасра доштан ҳанӯз ҳам қимати ҳудро гум накардааст.

Ҷаҳонбинии илмӣ. Қонунҳои бунёние, ки дар ҷабҳаи табиатшиносӣ ва хусусан илми физика дарк шудаанд, аз ҷиҳати печидагӣ ва умумияти худ назар ба далелҳое, ки тадқики ҳар гуна рӯйдоди табиӣ аз онҳо сар мешавад, мураккабтару умумитар мебошанд. Бо вучуди ин, қонунҳои физикий ба дараҷаи рӯйдодҳои содаи бевосита мушохидашавандай табиӣ боварибахш ва воқеианд. Ин қонунҳо дар ягон маврид, ба ҳеч ваҷҳ вайрон намешаванд.

Шумораи ҳарчи бештари одамон дарк мекунанд, ки қонунҳои физикий, қонунҳои идоракунандай табиат барои мӯъчиза ҷой на-

мемонанд. Дарки ин қонунҳо инсониятро имкон медиҳад, ки зинда бимонад¹.

§95. Физика ва инқилоби илмиву техникӣ

Дар замони ҳозира бузургтарин инқилоби илмиву техникӣ рӯй дода истодааст. Беш аз ним аср аст, ки ин инқилоб оғоз шуда ва аллакай бисёр соҳаҳои илму техникаро ба қуллӣ тафйир додааст. Яке аз қадимтарин илмҳо – нуҷум (астрономия) ҳоло инқилоберо аз сар мегузаронад, ки он бо воқеаи ба фазои Кайҳон баромадани одам алоқаманд аст. Тавлиди кибернетика ва ҳисобмошинҳои электронӣ (роёнаҳо, компьютерҳо) симои илми риёзиётро ба қуллӣ тафйир дод, сӯйи соҳаи нави фаъолияти инсонӣ, сӯйи информатика роҳ қушод. Пайдоиши биологияи молекулӣ ва генетика дар илми зистшиносӣ (биология) инқилоб ангехт. Тавлиди соҳаи ба истилоҳ Кимиёи бузург бошад, маҳсули инқилобест, ки дар илми кимиё чараён гирифтааст. Ҳамин гуна пешрафт дар заминшиносӣ (геология), ҳавошиносӣ (метеорология), укёнусшиносӣ (океанология) ва бисёр соҳаҳои илмии дигари муосир низ рӯй додан дорад.

Дар замони мо ҳама соҳаҳои асосии техника низ тафйироти чукури сифатӣ дидан дорад. Инқилоби энергетика, аз ҷумла, бо он алоқаманд аст, ки ба ҷойи неругоҳҳои ҳароратии барқ (ки бо сӯзишвории органикӣ кор мекунанд) неругоҳҳои атомии барқ бунёд карда шавад. Дар соҳаи маводшиносӣ ин инқилоб аз амали тараккӣ додани саноеъ (индустрия)-и маводи сунъии дорои ҳосиятҳои ғайриодӣ, vale барои амалия бағоят муҳим иборат аст.

Ҳамаҷониба автоматӣ ва механикӣ гардондани саноат ва қишоварзӣ ин соҳаҳоро дар маҷрои инқилоб меандозад. Нақлиёт, бинокорӣ, алоқа ба соҳаҳои усулан нави пуриқтидортар ва муқаммалтари техникаи муосир табдил ҳоҳанд ёфт. Аз ҷамъбости ҳамаи ин гуфтаҳо ҳулосаи муҳиме сар мезанд: инқилоби илмиву техникӣ (ИИТ) дар ҷабҳаи қувваҳои истеҳсолкунанда инқилобе ба

1. Ба андешаи мо, як имконе, ки бузургоне чун А.Эйнштейн, В.Хайзенберг ва дигарон онро ҳеч гоҳ дур аз назар намедоштанд, аз доираи муоинаи муаллифҳои китоби «Физика, 11» (ки, мутаассифона, аз олам гузаштаанд) берун мондааст – ин ки он абармардони ҷодай илм дар паси таносуби номуайянҳои «импулс-координат» (ё худ «энергия-вакт») номуайяниш алоқаманд бо Ҳудованди Бузург эҳсос кардаанд. (С.Қ.).

вучуд овардан дорад, ки барои минбаъд равнақ додани он шумо-раи ҳарчи бештари мутахассисони баландихтисостар зарур меояд.

ИИТ мақоми илмро дар ҳаёти чомеа ба қуллӣ тағиyr дод. *Илм қувваи бевоситаи истеҳсолкунанда гардиd*. Бадехӣ аст, ки дар оянда низ истеҳсоли воситаҳои зиндагонӣ танҳо вобаста ба дараҷаи корбаст шудани комёбихои илмӣ афзуда метавонад.

ИИТ инсониятро ногузир сӯйи бозсозиҳои азим ва такмили ҳама ҷабҳаҳои истеҳсолот мебарад. Дар айни ҳол ИИТ масъалаи ҳифзи муҳити зистро ба як масъалаи бағоят муҳими замон табдил медиҳад.

Физика ва нуҷум. Дар табииатшиносии мусоир физика илми пешоҳанг аст ва ба соҳаҳои гуногуни дигари илмӣ, ба техника ва истеҳсолот таъсири бузурги инқилобӣ мерасонад.

Дар тӯли ҳазорҳо сол донандагони илми нуҷум (мунаҷҷимон, астрономҳо) дар бораи рӯйдодҳои қайҳонӣ танҳо бо маълумоте қонеъ мебуданд, ки ба воситаи рӯшнӣ ба даст меомад. Метавон гуфт, ки онҳо барои омӯзиши ин рӯйдодҳо танҳо як «роғи танги» тайф (спектр)-и нурҳои электромагнитиро истифода мекарданд. Ҷаҳор даҳсола пеш дар рафти инкишофи радиофизика илми радиоастрономия ба вучуд омад, ки он тасаввуроти мавҷударо дар бораи Коинот хеле васеъ гардонд. Вай имкон дод, ки мавҷудияти бисёр ҷирмҳои то ин дам номаълуми қайҳонӣ ошкор карда шавад. Қитъаи нави дар фосилаи мавҷҳои детсиметрӣ ва сантиметрӣ хобидай мавҷҳои электромагнитӣ манбаи иловагии донишҳои нуҷумӣ гардиd.

Ахбори зиёди илмие, ки аз Коинот ба воситаи навъҳои дигари тобиши электромагнитӣ меояд, ба Замин норасида, дар атмосфераи он гум мешавад. Пас аз он ки одам ба фазои Коинот баромад, шоҳаҳои нави илмӣ – астрономияи тобиши ултрабунафш (фаробунафш) ва инфрасурҳ (фурӯсурҳ), астрономияи рентгенӣ, гамма-астрономия ба вучуд омаданд, ки имконоти онро афзуданд, доираи таҳқиқи тобишҳои қайҳонии аввалиеро, ки то ба сарҳадди атмосфераи Замин мерасид, бағоят васеъ гардонданд: пажӯҳандагон акнун имкон пайдо карданд, ки ҳама навъи тобишҳову зарраҳои қайҳониро таҳқиқ кунанд. Ҳамин буд, ки дар даҳсолаҳои охир назар ба тамоми таърихи нуҷум бештар ахбори илмӣ ба даст омад. Бояд гуфт, ки нуҷумдонон дар ин гуна таҳқиқот усулҳо ва

асбобхой физикиро истифода мекунанд. Нучуми қадимй ба илми чавони зудинкишофёбанда – ба астрофизика табдил ёфт.

Холо *астрономияи нейтриной* ном шоҳаи илмие бунёд ёфта истодааст, ки дар заминаи комёбиҳои физикаи ҳаста ва физикаи зарраҳои бунёдӣ ба майдони вучуд омадааст, имкон медиҳад, ки дар бораи падидаҳои дар қаъри ҷирмҳои кайҳонӣ, аз ҷумла падидаҳои дар қаъри Офтоб рӯйдиҳанда маълумоти пурқимат ба даст оварда шавад.

Физика ва биология (зистшиносӣ). Инқилоби илмиву технико дар ҷабҳаи биология одатан бо пайдоиши биологияи молекули ҳаётро дар дараҷаи хурдтарин зарраҳои вучуди зинда – молекулаҳо меомӯзанд, алоқаманд месозанд. Воситаҳову усулҳое, ки биологияи молекули истифода мекунад – микроскопҳои электронӣ ва протонӣ, таҳлили рентгении соҳтори модда, электронография, таҳлили фаъолсозона (таҳлили активатсионӣ)-и нейтронӣ, усули нишонаатомҳо ва г. ҳама воситаҳову усулҳои физикианд. Ва мутахассисҳои соҳаи зистшиносӣ бе истифодай ин воситаҳову усулҳои соғ физикий ба дараҷаи сифатан нави таҳқиқи падидаҳои биологӣ даст ёфта наметавонанд.

Мақоми физикаи муосир дар кори бозсозии инқилобии илмҳои кимиё, заминшиносӣ, уқёнусшиносӣ ва як қатор илмҳои дигари табиатшиносӣ на камтар муҳим аст.

Физика ва техника. Физика инчунин дар сари сарчашмай навсозиҳои инқилобии ҳама риштаҳои техника карор дорад. Дар заминаи комёбиҳои техникий энергетика, алоқа, нақлиёт, соҳтмон, истеҳсолоти саноатӣ ва кишоварзӣ амалияи худро равнақ медиҳанд.

Энергетика. Инқилоби энергетика бо пайдоиши энергетикаи атомӣ алоқаманд мебошад. Захираи энергияи сӯзишвории атомӣ аз захираи энергияи сӯзишвории муқаррарии ҳанӯз носӯхта ҷандин бор зиёд аст. Ангишт, нафт ва гази табиий ҳоло барои кимиёи бузург ашёи гаронбаҳое гардидаанд. Онҳоро ба миқдори зиёд сӯзонидан ба ин соҳаи муҳими истеҳсолот зарари ислоҳнапазир мерасонад. Бинобар ин истифодай сӯзишвории атомӣ (уран, плутоний ва г.) ба мақсад мувоғиктар мебуд. Неругоҳҳои ҳароратии барқ ба миқдори зиёд гази карбонат ба вучуд меоваранд, ки он муҳити зистро ғажд мегардонад, ҳол он ки неругоҳҳои атомии

барк (НАБ) дар сурати назорати хуб доштан аз ин нүктай назар бехавф буда метавонанд.

Неругоҳдо гармоҳастаии оянда чомеаро аз ташвиши рӯзаф-зуни чӯиши манбаъҳои энергия озод хоҳад гардонд. Бунёди илмии энергетикии атомӣ ва гармоҳастай, чунонки маълум аст, битамом бар комёбиҳои физикаи ҳаста такя мекунад.

Тавлид гардонидани маводи матбуҷ. Техникаи оянда на маводи тайёри табиӣ (ки аллакай талаботи пойдорӣ ва бақодориро қонеъ гардонда наметавонанд), балки маводи таркибӣ (маводи синтезӣ)-ро бо хосиятҳои муайян истифода мекунад. Дар тавлиди ин гуна мавод дар баробари кимиёи бузург истифодаи таъсироти гуногуни физикӣ (дастаҳои электронӣ, ионӣ ва лазерӣ, майдонҳои магнитии басе шадид, фишору ҳароратҳои абарбаланд, ултраса-до (фаросадо) макоми ҳарчи бештар пайдо карда истодаанд. Ин усулҳо имкони ҳосил кардан маводи вежахосият ва эҷоди тарзҳои усулан нави коркарди моддаро дарбар мегиранд. Истифодаи ин усулҳо технологияи истеҳсолотро ба куллӣ тағиیر дода метавонад.

Худкор (автоматӣ) гардонидани истеҳсолот. Дар оянда дар ҷабҳаи эҷоди истеҳсолоти ҳамаҷониба худкоре, ки ҳатҳои автоматии табдилпазир, роботҳои саноатии ба воситаи микрокомпьютерҳо идорашаванда ва инчунин дастгоҳҳои электронии санчишу назоратро дарбар мегирад, кӯшиши бисёре ба ҳарҷ додан мебояд. Бунёди илмии ин гуна истеҳсолот бар комёбиҳои радиоэлектроника, физикаи ҷисмҳои саҳт, физикаи ҳастаи атом ва ҷанд шоҳаи дигари физикаи муосир такя мекунад, бо ин соҳаҳо робитаи ботинӣ дорад.

Физика ва информатика. Физика дар бунёди техникаи ҳисоббарории ҳозира саҳми муҳим дорад. Ҳама наслҳои ҳисобмошинҳои электроние (бо лампаҳои вакуумӣ, нимноқилҳо ва речаҳо (моделҳо)-и интегралӣ, ки то ҳол бунёд шудаанд, дар лабораторияҳои физикӣ ба вучуд омаданд.


Физикаи муосир дар роҳи боз ҳам хурдтар гардонидани ҳисобмошинҳои электронӣ ва афзудани дараҷаи зудкориву эътиими онҳо ояндаи хуб дорад. Татбиқи лазерҳо ва бо ёрии онҳо инкишоф додани ҳолография (голография) дар такмили воситаҳои ҳисоббарорӣ имконоти зиёде дорад.

Интернет. Солҳои 60-и а. XX дар ИМА компьютерҳои бисёро ба василаи сими телефон бо яқдигар алоқаманд гардонданд – дар натиҷа чандин шабакаи компьютерӣ ба вучӯд омад.

Солҳои 70-и а. XX «Интернет» (Internet) ном шабакаи ҷаҳоние пайдо шуд, ки ҳама навъи компьютерҳоро (новобаста ба сарҳадҳои давлатӣ) муттаҳид мекард. Солҳои 80-уми а. XX ин шабака бисёр рушд кард, садҳо, баъдтар ҳазорҳо донишгоҳ, муассиса ва ниҳодҳо компьютерҳои худро ба ин шабака пайвастанд. Интернет беш аз 40 000 шабакаи хурду бузургро муттаҳид кард. Ҳама имкон пайдо кард, ки ба василаи компьютери худ ба ин шабака ворид шавад.



Мо ин ҷо дар бораи ҳама ҷиҳатҳои робитаи ботинии илми физикаву техника ва дигар ришиҳаи илмии замонавӣ сухан рондем. Аммо ҳамин мисолҳо кофианд, то бидонем, ки физика дар равнақ додани инқилоби илмиву техникӣ чӣ мақом дорад.



КОРХОИ ЛАБОРАТОРИ

1. Омӯзиши падидаи индуксияи электромагнитӣ (илқои электромагнитӣ)

Лавозимот: Миллиамперметр, манбаи барқ, галтакҳои дорои мағза (дилак), магнити камоншакл, тугмақалиди электрикӣ, симҳои пайвасткунанда, қутбнамо (ё ақрабаки магнитӣ), реостат.

Омода кардани асбоҳо

1. Ба яке аз галтакҳо мағзай оҳанин ворид созед ва онро бо ягон винт маҳкам кунед. Ин галтакро ба василаи миллиамперметр, реостат ва калид ба манбаи ҷараён пайвандед. Калидро пайваста, ба воситаи қутбнамо қутбҳои магнитии галтаки ҷараёндорро муайян кунед. Бинед, ки ақрабаки миллиамперметр қадом сӯ майл меҳӯрад. Минбаъд дар бораи мавқеи қутбҳои магнитии галтак аз рӯйи майли ақрабаки ин асбоб хулоса гирифта метавонед.

2. Реостат ва калидро аз занҷир чудо кунед. Миллиамперметрро бо галтак ба ҳамон тартиби пешинаи пайвастани шоҳаҳои занҷир пайвандед.

Тартиби кор

1. Мағзай оҳанинеро ба яке аз қутбҳои магнити камоншакл наздик баред ва онро дар галтак дароред ва дар айни замон рафтари ақрабаки миллиамперметрро мушоҳида кунед.

2. Мушоҳидаро барои мавриди аз галтак берун кашидани мағза ва мавриди иваз кардани қутби магнит такрор қунед.

3. Дар дафтари лабораторӣ тарҳи таҷрибаро тасвир созед ва шарти риоя шудани қоидai Ленсро барои ҳарду маврид бисанҷед.

4. Галтаки дуюмро дар назди галтаки якум тавре бигзоред, ки онҳо ҳаммеҷвар оянд.

5. Мағзахои оҳанинро дар даруни галтакҳо ҷой дихед ва галтаки дуюмро ба воситаи калид ба манбаи барқ пайвандед.

6. Калидро пайваставу кушода, майлхӯрди ақрабаки миллиамперметрро мушоҳида кунед.

7. Аз речайи таҷриба шарти риоя шудани қоидai Ленсро бисанҷед.

2. Муайян кардани қобилияти шуоъшикании шиша

Лавозимот, санчиҳои зарурӣ, воситаҳои санҷии

Қобилияти шуоъшиканий лавҳаи шишагинеро муайян кардан мебояд, ки шакли трапесия (зузанақа) дорад.

Мойилан ба яке аз рӯяҳои лавҳа дастаи борики рӯшной равона мекунанд. Ин даста дар сурати аз лавҳа гузаштанд ду бор мешиканад. Ба сифати манбаи рӯшной ҷароғи электрикие истифода мешавад, ки ба василаи қалид ба ягон манбаи ҷараён пайваст аст. Дастаи борики рӯшной аз нури ҷароғ ба воситаи варакаи ношаффофе ҷудо карда мешавад, ки он ягон сӯроҳ (ё ҷағ) дорад. Ҷағи дастаи рӯшноиро аз ҳисоби каму зиёд кардани масофаи байни ҷароғ ва лавҳаи сӯроҳдор тағийир додан мумкин аст.


Қобилияти шуоъшиканий шиша n нисбат ба ҳаво чунин ёфта мешавад:

$$n = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$$


ин ҷо α қунҷест, ки рӯшной таҳти он аз ҳаво ба шиша мезанад; β қунҷи шикасти рӯшной (дар шиша) аст.

Нисбати синусҳоро ин хел мейбанд. Пеш аз он ки дастаи рӯшной ба лавҳаи шишагин равона карда шавад, лавҳаро дар рӯйи варакаи когази миллиметритақсимот ё вараки хона-хона тавре мегузоранд, ки яке аз рӯяҳои мувозӣ (параллелӣ)-и он бо ҳатти пешакӣ нишонашудаи рӯйи когаз ҳамчо ояд. Ин ҳатти сарҳадди ҷудои ҳарду муҳит (ҳаво – шиша)-ро ифода мекунад. Баъд бо қалами тез баробари рӯяни дуюми мувозӣ ҳатти мекашанд – ин ҳатти сарҳадди ҷудои шиша – ҳаворо ифода мекунад.

Баъд шишаро дар ҳамин ҳолат нигоҳ дошта (яъне онро начун-бонда), ба рӯяни аввали он дастаи борики рӯшноиро таҳти ин ё он қунҷ равона месозанд. Дар роҳи рафти дастаи ба шиша занандай рӯшной ва шуоъи аз он бароянда бо қалами тез ҷанд нуқта мегузоранд (нуқтаҳои 1, 2, 3, 4 дар рас.192). Ҷароғро ҳамӯш карда, шишаро аз рӯйи когаз мегиранд ва бо ёрии ҳаткашак шуоъҳои ба шиша зананда, аз он бароянда ва шикастаро дар рӯйи когаз тасвир месозанд (рас.193). Аз тариқи нуқтаи B -и сарҳадди ҳаво – шиша ҳатти амудӣ мекашанд ва қунҷҳои афтишу шикаст (α ва β)-ро сабт мекунанд. Сипас ба воситаи паргор дар гирди нуқтаи B (марказ) давра мекашанд ва ду секунҷаи росткунҷа месозанд – ABE ва CBD .



Пас. 192



Пас. 193

Азбаски $\sin \alpha = \frac{AE}{AB}$, $\sin \beta = \frac{CD}{BC}$ ва $AB = BC$ ҳастанд, пас, формулаи муайян кардани n -и шиша шакли зайл мегирад:

$$n = \frac{AE}{DC}. \quad (1)$$

Дарозии порчаҳои AE ва DC -ро ё аз рӯйи когази миллиметрӣ меёбанд ё онҳоро бо хаткашак чен мекунанд (дар ин маврид хатои асбоби таҷрибари 1 мм мегиранд). Хатои хисоби мавқеи хаткашакро нисбат ба канори дастаи рӯшной низ баробари 1 мм гирифтанд зарур аст.

Зиёдтарин қимати хатои нисбии санчиши қобилияти шуоъши-каниро ба ин тарз ҳисоб кардан мебояд:

$$\varepsilon = \frac{\Delta AE}{AE} + \frac{\Delta DC}{DC}.$$

Мисли ҳамин, зиёдтарин қимати хатои мутлақ ин тавр ёфта мешавад:

$$\Delta n = n_{max} \varepsilon.$$

(Ин чо n_{max} қимати тақрибии аз рӯйи формулаи 1 ёфташудаи қобилияти шуоъшиканӣ мебошад).

Ҳамин тарик, натиҷаи чен кардани қобилияти шуоъшиканӣ бояд ин тавр сабт карда шавад:

$$n = n_{max} \pm \Delta n.$$

Омода сохтани лавозимот

1. Барои сабти натицаҳои санчиш ва ҳисобукитоби онҳо варақе тайёр кунед бо ин гуна ҷадвал:

Натицаи санчиш		Натицаи ҳисобукитоб				
AE , мм	DC , мм	$n_{ma\kappa r}$	ΔAE , мм	ΔDC , мм	ε , %	Δn

2. Ҷароғи электрикиро ба воситаи калид ба манбаи ҷараён пайвандед. Баъд ба воситаи варақа (ё лавҳа)-и ношаффофи сӯроҳдор дастаи борики рӯшнӣ ҳосил (чудо) кунед.

Натиҷагирий ва ҳисобукитоби натицаҳо

1. Қимати қобилияти шуоъшикании шишаро нисбат ба ҳаво барои ягон кунҷи афтиш муайян кунед. Натицаи санчишро бо хатоҳои ёфтаатон дар дафтари лабораторӣ сабт кунед.

2. Таҷрибаро барои қимати дигари кунҷи афтиш тақрор кунед.
3. Натицаҳои аз рӯйи формулаҳои

$$n_{1ma\kappa r} - \Delta n_1 < n_1 < \Delta n_1 + n_{1ma\kappa r}$$

$$n_{2ma\kappa r} - \Delta n_2 < n_2 < \Delta n_2 + n_{2ma\kappa r}$$

ҳосилшударо муқоиса кунед.

4. Дар бораи қимати афтиш вобаста будан ё набудани қобилияти шуоъшиканандагии шиша хулоса бароред. (Усули муқоисаи натицаҳои санчишҳои гуногун дар муқаддимаи фасли «Корҳои лабораторӣ»-и «Физика, 10» баён шудааст).

Пурсиши

Барои муайян кардани қобилияти шуоъшикании шиша ба воситаи зовиясанҷ (транспортир) кунҷҳои α ва β -ро (ниг. рас.193) чен кардан ва нисбати синусҳои онҳоро ёфтани коғист (ниг. формулаи 1). Кадомин усул беҳтар аст: ҳамин усул ё усули дар боло баёншуда?

3. Чен кардани дарозии мавчи рӯшнӣ

Лавозимот, санчишҳои зарурӣ, воситаҳои санчиши

Барои муайян кардани дарозии мавчи рӯшнӣ панҷараи дифракционии давраш $1/100$ мм ё $1/50$ мм истифода мешавад (даври панҷара дар рӯйи он сабт аст). Панҷараи дифракционӣ ҷузъи асосии дастгоҳи дар рас.194 тасвирёфта мебошад. Панҷараи 1 дар пояи 2

ва ин поя, дар навбати худ, дар нүги чадвали 3 маҳкаманд. Лавҳай сиёхи роғдор низ дар рӯйи ҳамин чадвал чой дода мешавад. Дар рас.194 лавҳай мазкур бо рақами 4 ишорат шудаасту роги он бо рақами 5. Лавҳай сиёҳро ба қадди чадвал пасу пеш ҳаракат додан мумкин аст – ин имкон медиҳад, ки масофаи байні лавҳа то панҷара тағйир дода шавад. Чадвал ва лавҳай сиёҳ шкала (микёс)-и миллиметритақсимот доранд. Ин дастгоҳ дар пояи 6 «овезон» аст.

Агар аз тариқи панҷара ва рог ба манбаи рӯшной (чароги электрикӣ ё шамъ) нигарем, дар замини сиёхи лавҳай роғдор (ки дар ин маврид чун экран хидмат мекунад) мебинем, ки дар ҳарду тарафи рог тайфҳо (спектрҳо)-и тартиби якум, дуюм ва г. ба вучуд меоянд.


Дарозии мавчи λ ин тавр ёфта мешавад:

$$\lambda = \frac{ds \sin \varphi}{k},$$


ки ин чо d даври панҷара асту k -тартиби тайф (спектр) ва φ -кунҷе, ки таҳти он максимуми рӯшноии дорои ин ё он ранг менамояд.

АЗбаски кунҷҳои биниши максимумҳои тартиби 1 ва 2 на бештар аз 5° ҳастанд, пас, ба чойи синуси ин кунҷҳо тангенсҳои онҳоро истифода кардан ҷоиз аст. Аз рӯйи рас.195

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}$$



Рас. 194



Рас. 195

аст. Масофаи *a*-ро, ки фосилаи байни панҷараву экран аст, аз рӯйи ҷадвал ба ҳисоб мегиранду масофаи байни роф ва максимуми интихобшуда (*b*)-ро – аз рӯйи ҷадвали дутарафай экран.

Бинобар ин, формулаи ниҳоии муайян кардани дарозии мавҷ шакли зайл мегирад:

$$\lambda = \frac{db}{ak}$$

Дар ин кори лабораторӣ ба сабаби то дараҷае номуайян будани интихоби миёначои чузъи тайф (спектр)-и ин ё он ранг ҳисобу-китоби ҳатои санчиши дарозии мавҷ ҳатмӣ нест.

Омода соҳтани лавозимот

1. Барои сабти натиҷаҳои санчиши ва ҳисобу-китоби онҳо варакे омода созед.

2. Дастигоҳи таҷрибари омода созед; пардаи намоиш (экран)-ро тақрибан 50 см дур аз панҷара қарор дихед.

3. Аз тарики панҷара ва роги лавҳаи сиёҳ сӯйи манбаи рӯшной нигариста, панҷарапо дар ҷойи худ тавре лағзонед, ки тайфҳои дифраксионӣ мувозан (параллелан) ба шкалаи пардаи намоиш воқеъ шаванд.

Натиҷагирий ва ҳисобу-китоби натиҷаҳо

1. Дарозии мавҷи нури сурҳро дар тайфи тартиби якум барои ҳарду тарафи роги экран ҳисоб кунед. Қимати миёнаи натиҷаҳои санчишро муайян кунед.

2. Ҳамин амалро барои нури бунафш тақрор кунед.

3. Натиҷаҳои ҳосилшударо бо дарозии мавҷи нурҳои сурҳ ва бунафше, ки дар вараки рангаи V, I оварда шудааст, муқоиса кунед.

4. Мушохидаи тайфҳо (спектрҳо)-и бефосила ва раҳҳаҳо

Таҷхизот: Дастигоҳи аксандоз (проектор), найҷаҳои тайфии пурҳидрогон (пурнеон, пурҳелий), индуктори баландволтаж, манбаи барқ, поя, ноқилҳои пайвасткунанда (ин лавозимот барои ҳама хонандагони гурӯҳи лабораторӣ умумианд), лавҳачаи шишагини лаббурида (ба ҳар кас дода мешавад).

Натиҷагирий (таҷриба)

1. Лавҳачаро дар ростои ҷашми худ мавқеи уфуқӣ дихед. Аз тарики рӯяҳое, ки байни худ кунҷи 45° ташкил медиҳанд, дар пардаи

намоиш рахи равшани амудиеро мушохида кунед, ки тасвири роги дастгоҳи аксандоз бошад.

2. Рангҳои асосии тайфи ҳосилшударо дар дафтари лабораторӣ бо ҳамон тартибе, ки мушохида мешаванд, сабт кунед.

3. Тачрибаро барои мавриди истифода шудани рӯяҳое такрор кунед, ки кунҷи байнашон 60° аст. Тайфи ҳосилшударо бо тайфи пешина муқоиса кунед.

4. Найчайи пурхидрогенро даргиронда, нури онро аз тарики рӯяҳои лавҳаҷаи шишагин мушохида карда, равшантарин раҳҳои тайфи ҳосилшударо дар дафтар сабт гардонед.

5. Ин амалро барои найчаҳои ҳелийдор ва неондор такрор кунед.

5. Омӯзиши «радди по»-и зарраҳои барқаманд

Дар ин кори лабораторӣ барои «шинохтан»-и зарраи номаълум «радди по» (ё худ изи пой)-и онро бо радди зарраи маълум (дар ин кори лабораторӣ бо радди протон) муқоиса кардан мебояд.

Лавозимот, санчишҳои зарурӣ, воситаҳои санчиш

Барои иҷро кардани кори лабораторӣ сурати фотографии тайёре (рас.196) истифода мешавад, ки дар он радди протон (хати I) ва радди зарраи номаълум (хати II) тасвир ёфтааст. Ин сурат бо камераи дар майдони магнитӣ ҷододи Вилсон гирифта шудааст. Хатҳои индуксияи майдони магнитӣ амудан ба ҳамвории сурат равонаанд. Суръатҳои ибтидоии ҳарду зарра якхелаанд ва онҳо амудан ба канори сурат равона мебошанд.


Барои шинохтани зарраи номаълум барқаи хоси он $\frac{q}{m}$ -ро бо

барқаи хоси протон муқоиса кардан мебояд. Ин дар мавриде осон аст, ки радиуси радҳои ҳарду зарраро барои қитъаҳои аввали радҳо чен ва муқоиса кунем.


Заминаи назарӣ. Барои зарраи барқаманде, ки амудан ба вектори индуксияи майдони магнитӣ дарҳаракат аст, чунин навиштан мумкин аст (ниг. «Физика, 10», формулаи 9.6):

$$qB = \frac{mv^2}{R} \quad \text{ё} \quad \frac{q}{m} = \frac{v}{BR}.$$

Фаҳмост, ки нисбати барқаҳои хоси зарраҳо ба нисбати чаппай радиусҳои масирҳо (траекторияҳо)-и онҳо баробар мебошад. Радиуси қачии радди зарраро ба ин тарз муайян кардан мумкин аст. Дар рӯйи сурати рас.196 когази шаффоғ ё нимшаффоғе гузошта,



Рас. 196



Рас. 197

тасвири раддхоро ба он мегузаронанд (эҳтиёт кунед, ки фотосурат осеб набинад). Баъд, чунонки дар рас.197 омадааст, аввал ду ватар (хорда) ва баъд аз мобайни ҳар яки онҳо хатти амудӣ (перпендикулар) мекашанд. Нуқтаи бўриши ин хатҳо маркази давраро ифода мекунад. Радиуси давраро бо хаткашак чен мекунанд.

Омода соҳтани лавозимот

1. Барои сабти натиҷаҳои мушоҳида ва ҳисобукитоби онҳо варақе омода кунед бо «Ҷадвали натиҷаҳо» (он сон, ки барои сабти натиҷаҳои кори лаборатории №2 карда будед).
2. Радди зарраҳоро аз сурати фотографӣ ба когази шаффофт (ё нимшаффофт) гузаронед.

Таҷриба (натиҷагирий) ва ҳисобукитоби натиҷаҳои он

1. Радиус (шуоъ)-и қачии қитъаҳои аввали ради зарраҳоро аз рӯйи когази шаффофт чен кунед.
2. Барқаҳои хоси зарраи номаълум ва протонро муқоиса кунед. Зарраи номаълумро «бишносед».

Пурсиш

1. Вектори индуксияи магнитӣ (илқои магнитӣ) нисбат ба ҳамвории сурати фотографӣ чӣ гуна самт дорад?
2. Сабаб чист, ки радиуси қачии ради зарра дар ҳар қитъаи ҳамон як радд қимати гуногун дорад?

ЧАВОБИ МАШҚХО

Машқи 1. 6. Дар галтаки дуюм пас аз муддате ҷараёни доимӣ мукаррар мешавад. 8. 0,2 А. 9. 0,15В. 10. 1,2 Ҷ.

Машқи 2. 1. 0,005 Ҷ. 2. $\approx 1,26 \cdot 10^{-6}$ с; $\approx 2,52 \cdot 10^{-6}$ с. 3. Аз 16 то 10 мХн (миллихенрӣ), 4. $\approx 0,63$ В. 5. $\approx 0,63$ В. 6. $\approx 0,28$ А.

Машқи 3. 1. Қабатҳои байни лавҳаҳо бояд амудан ба меҳвари на-вард воеъ шаванд. 2. Қувваи мухарриқаи электрикӣ (КуМЭ) дар сурате зиёди зиёд ҳоҳад буд, ки ҳамвории қоб (рамка) нисбат ба ҳатҳои индук-сия (ҳатҳои илқо)-и магнитӣ мавқеи мувозӣ (параллелӣ) дошта бошад. 4. Як имкон ин аст, масалан, ки дар рӯйи яке аз печакҳои трансформатор печаки иловагии иборат аз ҷанд печ сим (адади муайян) пеҷонанд ва ба печаки дигар волтажи муайян дода, волтажи дар нӯгҳои печаки иловагӣ ҳосилшударо чен қунанд. 5. Трансформатор метавонад бисӯзад, зеро муқовимати печак ба ҷараёни доимӣ (дар муқоиса бо ҷараёни тағйирёбанд) хеле кам аст. 6. Муқовимати як печак бағоят кам аст. Бинобар ин дар он печак ҷараёни индуксионӣ (ҷараёни илқоӣ)-и зиёде ба вучӯд меояд ва гармои зиёде ҳориҷ мегардад – ин боиси ҳароб шудани трансформатор гардида метавонад. 7. 1/10; 22/7; 35/6; 300/11.

Машқи 4. 1. Аз $\lambda_1 \approx 92$ м то $\lambda_2 \approx 565$ м. 2. Азбаски антен мавқеи уфуқӣ дорад, пас, маълум мешавад, ки вектори шиддати майдони электрикӣ низ уфуқан равона аст. Ин он гуна маънӣ дорад, ки вектори индуксияи магнитӣ (илқои магнитӣ) амудан равона аст. 3. Моҳ ионосфера (ионин-кура) надорад.

Машқи 5. 1. Дастан рӯшноӣ дила намешавад. 2. Ин падида натиҷаи аз сӯроҳи ҳурди бодгона ростхатта паҳн шудани рӯшноист. 3. Андозаҳои нимсоя ба масофаи байни садди ношафтоф ва пардаи намоиш (экран) бастагӣ мебошад. Барои масофаҳои кӯтоҳ (пойҳо) нимсоя ҳурд асту барои масофаҳои зиёд (сар) – бузург. Агар фонус манбаи нуқтагӣ мебуд, сояи пову сар як ҳел возеҳ меомад. 4. $\approx k \cdot 528$ ғш/с ($k = 1, 2, 3, \dots$). 6. $x = 2lsina = 10$ см. 8. $H/2$. Қанори поёни оина аз замин бояд дар баландии баробар ба нисфи масофаи байни замин то ҷашм воеъ бошад; қанори болои оина бояд дар баландие воеъ бошад, ки он назар ба қадди одам ба қадри нисфи масофаи байни ҷашм то фарқи сар кам аст. 9. 0,05; 1,24. 10. 1,4 см. 11. Сӯйи қуллаи кунчи шуоъшиканандай призма (маншур). 12. Не, намебарояд. 13. $n=2$.

Машқи 6. 1. Доғи равшан. 4. $5,2 \cdot 10^{-7}$ м.

Машқи 7. 1. Аз нуқтаи назари мушоҳиди заминӣ барқ дар нуқтаи В (яъне дар паси қатора) пештар рӯй додааст. 2. Суръати электрон назар ба суръати рӯшноӣ тақрибан 10 см/с кам аст. 3. Ба қадри тақрибан $2,3 \cdot 10^{-12}$ кг.

Машқи 8. 2. $\approx 1,5$. 3. $4 \cdot 10^{-19}$ Ҷ. 4. $\approx 2,5 \cdot 10^{-7}$ м. 5. $\approx 5 \cdot 10^{14}$ Ҳз (хертз). 6. $\approx 3,8 \cdot 10^{-19}$ Ҷ. 7. $\approx 1,325 \cdot 10^{-27}$ кг·м/с.

Машқи 9. 1. $v \approx 2 \cdot 10^6$ м/с; $a = 10^{23}$ м/с². 2. $\approx 6,9 \cdot 10^{14}$ м. $\approx 4,9 \cdot 10^{-7}$ м. 4. $E_i = 13,55$ эВ.

Машқи 10. 1. Ҳашт алфа-табдилот ва шаш бета-табдилот. 2. ≈ 3200 сол. 3. Тақрибан 1,41 бор. 5. $\approx 2,2$ МэВ. 7. ≈ 200 МэВ.

САНЧИШ (тест)

- 1 Кори генераторҳои ҷараваи электрикӣ бар ҷой падидар индуksияи электромагнитӣ.
- А) – бар падидар индуksияи электромагнитӣ.
Б) – бар падидар индуksияи магнитӣ.
В) – бар падидар индуksияи электрикӣ.
Г) – бар падидар афзоишни ҷараваи индуksионӣ.
- 2 Қадоми ин формулаҳо барои ифода қардани қонуни индуksияи электромагнитӣ мувофиқ аст?
- А) $\varepsilon_i = -\Delta\Phi/\Delta t$. В) $\varepsilon_i = -(\Delta\Phi/\Delta t)^2$.
Б) $\varepsilon_i = +\Delta\Phi/\Delta t$. Г) $\varepsilon_i = \Delta\Phi/\Delta t + const$.
- 3 Дар Манзумаи байналмилалии воҳидҳо (*SI*) қадоми ин ифодаҳо барои таърифи воҳиди индуктивият, яъне барои ҳенрӣ (*Xn*) дуруст аст?
- (A – ампер, B – волт, с – сония)*
- А) $1 X_n = 1 B \cdot c/A$. В) $1 X_n = 1 B \cdot c^2/A$.
Б) $1 X_n = 1 B \cdot c/A^2$. Г) $1 X_n = 1 B/A \cdot c$
- 4 Майдони электрикӣ тӯғонӣ зодаи майдони магнитии тағиирёбанд аст. Оёй ин ҳулоса дуруст аст?
- А) Оре, дуруст аст.
Б) Дуруст нест.
В) Майдони электрикӣ тӯғонӣ зодаи майдони электрикӣ муқаррарӣ аст.
Г) Майдони электрикӣ тӯғонӣ зодаи майдони магнитӣ аст.
- 5 Содатарин контури ларзишзо аз ҷой гуна ҷузъҳо иборат аст?
- А) – аз як конденсатор ва як галтаки симин.
Б) – аз як конденсатор ва нокилҳои сарбасткунандай занчири электрикӣ.
В) – аз як конденсатор ва як диоди нимноқилий.
Г) – аз конденсатор, галтаки симин ва диоди нимноқилий.
- 6 Ҷаври ларзиши ҷой гуна бузургии физикӣ аст?
- А) кӯтоҳтарин фосилаи вактест, ки дар тӯли он дар занчири электрикӣ як ларзиш рӯй медиҳад.
Б) кӯтоҳтарин фосилаи вактест, ки дар тӯли он дар занчири электрикӣ 10^6 ларзиш рӯй медиҳад.
В) кӯтоҳтарин фосилаи вактест, ки дар тӯли он дар занчири электрикӣ 10^9 ларзиш рӯй медиҳад.
Г) фосилаи вактест, ки дар он дар занчири электрикӣ 2π ларзиш рӯй медиҳад.
- 7 Ларзишҳои электрикии озодона дар контури ларзишзо дар асари ҷой гуна қувваҳо ба вучуд меоянд?
- А) – дар асари қувваҳои дохилии системи ларзишзо.
Б) – дар асари қувваҳои берунӣ.

- В) – дар асари қувваҳои гайриэлектрикӣ.
Г) – дар асари қувваҳои магнитӣ.
- 8 Чӣ чиз аст, ки дар контури ларзишзо ларзишро бо мурури замон ҳомӯш мегардонад?
А) вучуд доштани муқовимати электрикӣ дар занчири контур.
Б) ҷаравии электрикии контурӣ.
В) қувваи ҷозиба.
Г) майдони магнитии зодаи худи контур.
- 9 Кадоми ин формулаҳо басомади доиравӣ ω_0 -ро ифода мекунанд?
А) $\omega_0 = 2\pi v$ (v – басомади ларзиш). Б) $\omega_0 = 4\pi v$.
Б) $\omega_0 = 2\pi/v$. Г) $\omega_0 = 1/v$.
- 10 *Ларзиши мавзун* (ё *ларзиши ҳармоникӣ*) чӣ гуна ларзиш аст?
А) ларзишет, ки аз рӯйи қонуни синус (ё қонуни косинус) рӯй медиҳад.
Б) ларзишест, ки дар асари ҷозибаи Замин рӯй медиҳад.
В) ларзишест, ки ба қонуни ҷунбиши раккосаки одӣ рӯй медиҳад.
Г) ларзишест, ки дар асари қувваи ҷандирӣ ба вучуд меояд.
- 11 Генератори электромеханикӣ индуksионӣ чӣ вазифаро адо мекунад?
А) Ҷараёни электрикӣ ҳосил мекунад.
Б) Системаи механикиро ҷунбиш медиҳад.
В) Ҷараёни электрикиро ларзиш медиҳад.
Г) Волтажи нӯгҳои занчири электрикиро зиёд мекунад.
- 12 Трансформатор чӣ олат аст ва чӣ вазифа дорад?
А) Ҷараёни электрикӣ тагирёбандаро табдил медиҳад.
Б) Волтажро кам мекунад (онро зиёд карда наметавонад).
В) Волтажро зиёд мекунад (онро кам карда наметавонад).
Г) Ҷараёни электрикиро ба ҷараёни дойимиӣ бадал мекунад.
- 13 Кадоми ин рақамҳо барои суръати нур (рӯшной) дуруст аст?
А) 300 000 $\text{км}/\text{s}$. Б) 225 000 $\text{км}/\text{s}$.
Б) 100 000 $\text{км}/\text{s}$. Г) 500 000 $\text{км}/\text{s}$.
- 14 Ба чӣ сабаб нур (рӯшной) дар мавриди аз як мухит ба мухити дигар гузаштан мешиканад?
А) – ба сабаби тагиир ёфтани суръати он мухитҳо.
Б) – ба сабаби гуногун будани ҳарорати мухитҳо.
В) – ба сабаби гуногунранг будани мухитҳо.
Г) – ба сабаби ба сатҳ мойил уфтодани дастаи рӯшной.
- 15 Қобилияти шуоъшикании ин ё он мухит ба чӣ гуна омилҳо бастагӣ дорад?
А) – ба ранги нури шикананда.
Б) – ба кунчи афтиши нур.

- В) – ба күнчи инъикоси нур.
 Г) – ба энергияи нури шикананда.

- 16** Кадоми ин ифодаҳо формулаи линза тунук аст?
 $(d$ – масофаи чиз то линза, f – фосилаи линза то тасвир, F – фосилаи конунии линза)
 А) $1/d = 1/f + 1/F$. В) $1/d^2 = 1/f^2 - 1/F^2$.
 Б) $1/d^2 = 1/f^2 + 1/F^2$. Г) $1/d = 1/f - 1/F$.
- 17** Нури афкандаи газҳои атомитаркиб (атомитаркиб), яъне газҳои атом-атом чӣ гуна спектр (тайф) дорад?
 А) спектри рах-рах. В) спектри наворӣ.
 Б) спектри бефосила. Г) спектри омехта.
- 18** Фотон аз гамма-квант чӣ фарқ дорад?
 А) Харду як зарраанд, аммо фотонҳо энергияи то 100 кэВ доранду гамма-квантҳо – энергияи беш аз он.
 Б) Фарқе надоранд.
 В) Фотон зарраи рӯшной асту гамма-квант – зарраи атомӣ.
 Г) Фотон зарра асту гамма-квант – мавҷ.
- 19** Фотони соҳиби дарозии мавҷи $5 \cdot 10^{-7} \text{ м}$ чӣ қадар энергия дорад?
 А) $4 \cdot 10^{-19} \text{ э.}$ В) $5 \cdot 10^{-12} \text{ э.}$
 Б) $1,5 \cdot 10^{-20} \text{ э.}$ Г) $2 \cdot 10^{-12} \text{ э.}$
- 20** Собити Планк, ки дар ҳама китобҳо тоҷикӣ ва ғайри тоҷикӣ бо $h \in h$ ишорат шудааст қимати аддиаш такрибан $h=6,62 \cdot 10^{-34}$ (ё $h=1,05 \cdot 10^{-34}$) аст, чӣ гуна ченак дорад?
 А) $\text{Э} \cdot c$. Б) $\text{Э} / c$. В) $\text{Э} / c^2$. Г) $\text{Э} \cdot c^2$.
- 21** Кадоми ин бузургиҳо импулси фотонро ифода мекунад?
 А) $p = h/\lambda$. Б) $p = hv$.
 Б) $p = mv$. Г) $p = h\lambda$.
- 22** Дастан рӯшной бо дарозии мавҷи $3 \cdot 10^{-7} \text{ м}$ ба сатҳи моддае мезанад, ки барои он сарҳадди сурҳи падидай фотоэлектрикӣ $v_{min} = 4,3 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$ аст. Фотоэлектронҳое, ки дар ин маврид ба вучӯд меоянд, чӣ қадар энергия доранд?
 А) $3,8 \cdot 10^{-19} \text{ э.}$ В) $3,8 \cdot 10^{-17} \text{ э.}$
 Б) $3,8 \cdot 10^{-18} \text{ э.}$ Г) $3,8 \cdot 10^{-16} \text{ э.}$
- 23** Энергияи фотонеро ёбед, ки дарозии мавҷаш $5 \cdot 10^{-7} \text{ м}$ аст.
 А) $3,8 \cdot 10^{-19} \text{ э.}$ В) $5 \cdot 10^{-18} \text{ э.}$
 Б) $3 \cdot 10^{-17} \text{ э.}$ Г) $3,8 \cdot 10^{-15} \text{ э.}$

- 24** Нур (рўшной) табиати дугуна ё, чунонки мегўянд, дуализм дорад. Ин дугунагй дар он зохир мешавад, ки рўшной ҳам заррафтор асту (масалан, дар *пайдай фотозлектрикӣ* ва ғ.) ҳам мавчрафтор (дар *интерференсия* ва ғ.). Оёз заррахой дигар ҳам рафтори дугуна (дуализм) доранд?
- А) Ҳама зарраҳо ин гуна хусусият доранд.
 Б) На ҳама зарраҳо ин гуна хусусият доранд.
 В) Танҳо атомҳо ин гуна хусусият доранд.
 Г) Танҳо молекулаҳо ин гуна хусусият доранд.
- 25** Донаи арзан назар ба атоми хидроген чанд бор бузургтар аст? Андозаи донаи арзанро 2 mm гиред.
- А) Тақрибан $4 \cdot 10^8$ бор. В) Тақр. $1,5 \cdot 10^7$ бор.
 Б) Тақр. $2 \cdot 10^7$ бор. Г) Тақр. $1,8 \cdot 10^6$ бор.
- 26** Дарозии мавчи нуреро ёбед, ки онро атоми хидроген дар мавриди аз ҳолати $E_4 = -0,85 \text{ eV}$ ($\kappa = 4$) ба ҳолати $E_2 = -3,4 \text{ eV}$ ($n = 2$) гузаштан меафканад.
- А) $4,9 \cdot 10^{-7} \text{ м.}$ В) $3,2 \cdot 10^{-6} \text{ м.}$
 Б) $3,0 \cdot 10^{-7} \text{ м.}$ Г) $2,6 \cdot 10^{-6} \text{ м.}$
- 27** Атоми ^{238}U пас аз чанд α - ва чанд β -коҳиш ба ^{206}Pb бадал мешавад?
- А) 8 α - ва 6 β -коҳиш. В) 6 α - ва 7 β -коҳиш.
 Б) 6 α - ва 6 β -коҳиш. Г) 8 α - ва 5 β -коҳиш.
- 28** Дар сурати протонборон кардани ҳастай ^{11}B ҳастай 8Be ба вучуд меояд. Дар ин маврид боз чӣ гуна ҳаста ҳосил мешавад?
- А) 4He . Б) 3He . В) 2H . Г) 7Be .
- 29** Дар муддати баробар ба се *даври нимкоҳии T* (период полураспада; half-life) адади атомҳои ^{226}Ra , ки барояш $T = 1600$ сол аст. чанд бор кам мешавад?
- А) 8 бор. Б) 6 бор. В) 4,4 бор. Г) 3,5 бор.
- 30** Ҳастай атоми ^{235}U як нейтрон ҳӯрда, ба ^{142}Ba ва ^{91}Kr тақсим мешавад ва 3 нейтрон (n) меафканад. Дар натиҷаи ин вокуниш ҳастай ^{235}U чӣ қадар энергия хориҷ мегардонад?
- А) 200 МэВ. Б) 300 МэВ. В) 276 МэВ. Г) 246 МэВ.
- 31** Зарраи барқаманде, ки умри 10^{-23} с дорад, дар *ҳубобкамера* (пузырковая камера; bubble chamber) изи чӣ қадар дароз мегузорад?
- А) $3 \cdot 10^{-13} \text{ см.}$ Б) $2 \cdot 10^{-13} \text{ см.}$ В) $1,5 \cdot 10^{-12} \text{ см.}$ Г) $3 \cdot 10^{-12} \text{ см.}$
- 32** Электрон аз позитрон бо чӣ хусусияти худ фарқ мекунад?
- А) бо аломати барқаи худ.
 Б) бо массааш.
 В) бо спини худ.
 Г) бо гаштовари магнитӣ (моменти магнитӣ)-аш.

*Таҳияи Бароти Мақсуд ва
Йунуси Хоҷазод.*

М У Н Д А Р И Ч А

Андарз	3
--------------	---

(ИДОМАЙ) ЭЛЕКТРОДИНАМИКА.

Боби 1. Индуксияи электромагнитӣ

§1. Каши индуксияи электромагнитӣ	4
§2. Сели магнитӣ	8
§3. Самти ҷараёни индуксионӣ. Қоидай Ленс	9
§4. Қонуни индуксияи электромагнитӣ	12
§5. Майдони электрикии тӯфонӣ	14
§6. Қувваи муҳаррикаи электрикӣ (КуМЭ)-и индуксия дар нокили ҳаракатманд	18
§7. Микрофони электродинамикӣ	20
§8. Ҳуд-индуксия (ҳуд-илко)	22
§9. Энергияи майдони магнитии ҷараён	25
§10. Майдони электромагнитӣ	27
Намунаи ҳалли ду масъала	30
Машқи 1	31
Муҳимтарин хулосаҳои боби якум	33

Боби 2. Ларзишҳои электромагнитӣ

§11. Ларзишҳои электромагнитии озод ва маҷбурӣ	36
§12. Контури ларзишзо. Табдили энергия дар ларзишҳои электромагнитӣ	39
§13. Шабоҳати байни ларзишҳои механикӣ ва электромагнитӣ	41
§14. Муодилаи ташхиси рӯйдодҳои контури ларзишзо	44
§15. Ларзишҳои мавзун. Ҷомона (аплитуд)-и ларзиш. Давр ва басомади ларзиш	46
§16. Фази ларзиш	51
§17. Ҷараёни электрикии тағийирёбанд	54
§18. Муқовимати фаъол. Қиматҳои самарбахши қувваи ҷараён ва волтаж	57
§19. Конденсатор дар занчири ҷараёни тағийирёбанд	61
§20. Ғалтаки индуктивият (илқоғалтак) дар занчири ҷараёни тағийирёбанд	64
§21. Резонанс дар занчири электрикӣ	67
§22. Генератори батранзистор. Ларзишҳои ҳудбаҳудӣ (автоларзишҳо).	71
Намунаи ҳалли масъалаҳо	77
Машқи 2	79
Муҳимтарин хулосаҳои боби дуюм	80

Боби 3. Истехсол, интикол ва истифодаи энергияи электрикӣ	
§23. Тавлиди энергияи электрикӣ	82
§24. Трансформатор	85
§25. Истехсол ва истифодаи энергияи электрикӣ	89
§26. Интиқоли энергияи электрикӣ	92
Машқи 3	94
Мухимтарин хулосаҳои боби сеом.....	95
Боби 4. Мавҷҳои электромагнитӣ	
§27. Рӯйдодҳои мавҷӣ	96
§28. Мавҷҳои электромагнитӣ	100
§29. Кашфи таҷрибавии мавҷҳои электромагнитӣ	104
§30. Зичии сели тобиши электромагнитӣ.....	108
§31. Ихтирои радио.....	111
§32. Қоидаҳои бунлодӣ (принципҳо)-и радиоалоқа	114
§33. Мавҷҳо чӣ тавр тахмил карда ва детектиронида мешаванд	116
§34. Ҳосиятҳои мавҷи электромагнитӣ	120
§35. Густариши радиомавҷҳо	123
§36. Радиопармосиш	124
§37. Тасаввуроти умумӣ дар бораи телевизион.....	127
§38. Рушди воситаҳои алоқа.....	129
Машқи 4	130
Мухимтарин хулосаҳои боби чаҳорум	131
ОПТИКА	
Такомули ақидаҳо дар бораи табииати рӯшнӣ.....	132
Боби 5. Мавҷҳои рӯшнӣ	
§39. Суръати нур (суръати рӯшнӣ)	136
§40. Қоидай (бунлодии) Ҳаййгенс. Қонуни инъикоси рӯшнӣ.....	140
§41. Қонуни шикасти рӯшнӣ (нур)	142
§42. Инъикоси пурра.....	147
Намунаи ҳалли масъалаҳо	151
Машқи 5	155
§43. Дисперсияи рӯшнӣ.....	158
§44. Интерференс (тадохул)-и мавҷҳои механикӣ	160
§45. Интерференс (тадохул)-и рӯшнӣ	166
§46. Баъзе татбикҳои интерференси рӯшнӣ	172
§47. Дифраксияи мавҷҳои механикӣ.....	174
§48. Дифраксияи рӯшнӣ.....	176
§49. Панҷараи дифраксионӣ.....	181
§50. Арзияти мавҷҳои рӯшнӣ. Қутбиш (поларизатсия)-и рӯшнӣ ..	184
§51. Арзияти мавҷҳои рӯшнӣ ва назарияи электромагнитии рӯшнӣ.....	188

Намунаи ҳалли масъалаҳо	190
Машқи 6	191
Мухимтарин хулосаҳо боби панҷум	192

Боби 6. Ҷузъиёти назарияи нисбият

§52. Конунҳои электродинамика ва қоидай бунлодии нисбият (принсили нисбият).....	194
§53. Постулатҳои назарияи нисбият.....	198
§54. Нисбияти ҳамзамонӣ	200
§55. Натиҷаҳои асосие, ки аз постулатҳои назарияи нисбият бармеоянд	203
§56. Бастагии масса (чирм) ба суръат. Динамикаи релативӣ.....	206
§57. Робитаи байни масса ва энергия.....	209
Машқи 7	211
Мухимтарин хулосаҳои боби шашум	211

Боби 7. Тобишҳо ва тайфи онҳо

§58. Навъҳои тобиш. Манбаъҳои рӯшнӣ	213
§59. Тайфҳо (спектрҳо) ва асбобҳои тайфсанҷӣ	216
§60. Навъҳои тайфҳо (спектрҳо)	220
§61. Таҳлили тайфӣ (спектрӣ)	222
§62. Тобиши инфрасурҳ ва ултрабунафш	225
§63. Тобиши рентгенӣ	227
§64. Микёс (шкала)-и тобиши электромагнитӣ	231
Мухимтарин хулосаҳои боби ҳафтум	232

ФИЗИКАИ КВАНТӢ

Пайдоиши назарияи квантӣ	235
--------------------------------	-----

Боби 8. Квантҳои рӯшнӣ

§65. Падидаи фотоэлектрикӣ (фотопадида).....	237
§66. Пояи назарии падидаи фотоэлектрикӣ	240
§67. Фотонҳо	243
§68. Истифодаи падидаи фотоэлектрикӣ	245
§69. Фишори рӯшнӣ	248
§70. Асари кимиёии рӯшнӣ. Суратгирӣ (аккосӣ)	250
Машқи 8	253
Мухимтарин хулосаҳои боби ҳаштум	253

Боби 9. Физикаи атом

§71. Сохти атом. Таҷрибаҳои Резерфорд	256
§72. Постулатҳои квантии Бор. Модели бории атом	265
§73. Мушкилоти назарияи Бор. Механикаи квантӣ	268

§74. Лазерҳо	270
Машқи 9	275
Мухимтарин хулосаҳои боби нӯхум	276

Боби 10. Физикаи ҳастай атом

§75. Усулҳои мушоҳида ва сабти зарраҳои бунёдӣ	278
§76. Кашфи радиоактивият	284
§77. Алфа-, бета- ва гамма-тобиш	285
§78. Табдилоти радиоактивӣ	289
§79. Қонуни коҳиши радиоактивӣ. Даври нимкоҳиши	293
§80. Изотопҳо	296
§81. Кашфи нейтрон	298
§82. Соҳти ҳастай атом. Қувваҳои ҳастаҳои атомӣ	301
§83. Энергияи бандиши ҳастаҳои атомӣ	303
§84. Вокунишҳои ҳастай	305
§85. Пора шудани ҳастаҳои уран	308
§86. Вокунишҳои ҳастаии занҷирӣ	311
§87. Реактори атомӣ	314
§88. Вокунишҳои гармоҳастай (термоҳастай)	318
§89. Татбиқи энергияи атомӣ	320
§90. Ҳосил кардан изотопҳои радиоактив ва корбурди онҳо	323
§91. Асари биологии тобиши радиоактивӣ	327
Машқи 10	329
Мухимтарин хулосаҳои боби даҳум	330

Боби 11. Зарраҳои бунёдӣ

§92. Се марҳала дар инкишофи физикаи зарраҳои бунёдӣ	333
§93. Кашфи позитрон. Антизарраҳо	337
Мухимтарин хулосаҳои боби ёздаҳум	340

АҲАМИЯТИ ФИЗИКА ДАР ШАРҲИ БУНЁДИ ФИЗИКИИ ОЛАМ ВА ПЕШБУРДИ ИСТЕҲСОЛОТ

§94. Манзараи физикии ягонаи олам	341
§95. Физика ва инқилоби илмиву техникӣ	346

Корҳои лабораторӣ

1. Омӯзиши падидай индуксияи электромагнитӣ (илқои электромагнитӣ)	351
2. Муайян кардан қобилияти шуоъшиканияни шиша	352
3. Чен кардан дарозии мавҷи рӯшной	354
4. Мушоҳидаи тайфҳо (спектрҳо)-и бефосила ва раҳраҳ	356
5. Омӯзиши «радди по»-и зарраҳои барқаманд	357
Ҷавоби машқҳо	359
Санчиш (тест)	360

**МЯКИШЕВ Геннадий Яковлевич
БУХОВСЕВ Борис Борисович**

ФИЗИКА

**Китоби дарсӣ барои хонандагони синфи 11-уми
мактабҳои таҳсилоти умумӣ**

Сахифабанд: *Фарҳоди Раҳим*

Ороиши: *Нигораи Насим*

Мусаххех: *Қ. Қушион*

Ба чоп 14.04.2015 иҷозат дода шуд. Андозаи 60x90^{1/16}. Когази оғсет.
Чопи оғсет. Гарнитураи Times New Roman Тj. Ҷузъи чопии шартӣ 23,0.
Теъдоди нашр 73 000 нусха. Супориши №11.

ЧДММ «ЭР-граф».
734036, ш. Душанбе, кӯчаи Р. Набиев, 218.
Тел: (+992 37) 233-50-16. E-mail: r-graph@mail.ru